

*ISSN 2616-5260*

ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ КЎЛОБ БА НОМИ  
АБУАБДУЛЛОҶИ РЎДАКӢ

КУЛЯБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ АБУАБДУЛЛОХ РУДАКИ

## ПАЁМИ

ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ КЎЛОБ БА НОМИ  
АБУАБДУЛЛОҶИ РЎДАКӢ

Бахши илмҳои таърих ва бостоншиносӣ, педагогика ва филология  
1 (26) 2022

## ВЕСТНИК

КУЛЯБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ  
АБУАБДУЛЛОХ РУДАКИ

Серия исторические и археологические, педагогические  
и филологические науки  
1 (26) 2022

## BULLETIN

OF KULOB STATE UNIVERSITY NAMED AFTER  
ABUABDULLO RUDAKI

Series of historical and archaeological, pedagogical  
and philological sciences  
1 (26) 2022

ДУШАНБЕ – 2022

**ПАЁМИ  
ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ КҶҶЛОБ БА НОМИ  
АБУАБДУЛЛОҶИ РҶДАКӢ**

Бахши илмҳои таърих ва бостоншиносӣ, педагогика ва филология

**Муассиси маҷалла:**

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ  
Маҷалла соли 2009 таъсис дода шудааст. Дар як сол 4 шумора нашр мегардад.

**Сармуҳаррир:**

**Раҳмон Дилшод Сафарбек** Доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Муовини сармуҳаррир:**

**Рафиев Сафархон Аюбович** Номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Котиби масъул:**

**Сафарзода Манучехри Наҷот** Муовини сардори раёсати илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

**Ҳайати таҳририя:**

**07.00.00 – Илмҳои таърих ва бостоншиносӣ**

**Абдуллоев Маҳмуд Холович** Доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърихи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Искандаров Қосимшо** Доктори илмҳои таърих, профессор, саркотиби илми Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Абдуназаров Хушвахт** Доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав.

**Юнусов Сайдаҳтам Сайдалиевич** Номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърихи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Азамов Хурсанд Саидович** Номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи сиёсатиносии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**13.00.00 – Илмҳои педагогӣ**

**Мирзоев Салим Сайдалиевич** Доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи биологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Ғуломов Ислои** Доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи математика ва методикаи таълими они Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Иззатова Муҳаббат Инноятовна** Доктори илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Иброҳимов Грез** Номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Ғайзуллоева Ғирӯза Мадохировна** Номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири кафедраи умумидонишгоҳии забони русии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**10.00.00 – Илмҳои филологӣ**

**Ҷумъахон Алимӣ** Доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири кафедраи забониносии ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Ҳоҷаев Давлатбек** Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

**Мухторов Зайниддин Мухторович** Доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатии Донишқадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Худойдодова Шарофат Зардовна** Номзади илмҳои филологӣ, дотсент, ноиби ректор оид ба робитаҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Ҳолиқова Зайналбӣ** Номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

**Муродов Баҳриддин Раҳмонович** Номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забониносии ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

Маҷалла дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ барои нашр таҳия мегардад.  
Нисшонӣ: 735360, ҶТ, ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16.  
Сомонаи расми маҷалла: [vestnik.kgu.tj](http://vestnik.kgu.tj), **E-mail:** [rayot@kgu.tj](mailto:rayot@kgu.tj) Тел.: 8(3322) 2-41-06

Қабули мақолаҳо вобаста ба соҳаҳои илм: 07.00.00 – Илмҳои таърих ва бостоншиносӣ, 13.00.00 – Илмҳои педагогӣ, 10.00.00 – Илмҳои филологӣ.  
Маҷалла дар Индекси иқтибосҳои илми Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст. Маҷалла бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ нашр мешавад.

**ВЕСТНИК  
КУЛЯБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ  
АБУАБДУЛЛОХ РУДАКИ**

Раздел исторические и археологические, педагогические и филологические науки

**Учредитель журнала:**

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки  
Журнал основан в 2009 году. Выходит 4 раза в год.

**Главный редактор:**

**Рахмон Дилишод Сафарбек** Доктор юридических наук, профессор, ректор Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Заместитель главного редактора:**

**Рафиев Сафархон Аюбович** Кандидат педагогических наук, доцент, проректор по науке и инновациям Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Ответственный секретарь:**

**Сафарзода Манучехри Наджот** Заместитель председателя управления науки и инноваций Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Члены редколлегии:**

**07.00.00 – Исторические и археологические науки**

**Абдуллоев Махмуд Холович** Доктор исторических наук, профессор кафедры общей истории и методики преподавания истории Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Искандаров Косимишо** Доктор исторических наук, профессор, главный ученый секретарь Академии наук Республики Таджикистан.

**Абдуназаров Хушвахт** Доктор исторических наук, профессор кафедры общей истории Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.

**Юнусов Сайдахтам Сайдалиевич** Кандидат исторических наук, доцент кафедры общей истории и методики преподавания истории Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Азамов Хурсанд Саидович** Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**13.00.00 – Педагогические науки**

**Мирзоев Салим Сайдалиевич** Доктор педагогических наук, профессор кафедры биологии Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Гуломов Исло** Доктор педагогических наук, профессор кафедры математики и методики преподавания Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Изатова Мухаббат Инноятовна** Доктор педагогических наук, доцент кафедры дошкольного обучения и социального дела Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Иброхимов Грез** Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Файзуллоева Фируза Мадохировна** Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой общеуниверситетского русского языка Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**10.00.00 – Филологические науки**

**Джумъахон Алими** Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой лингвистики и истории языка Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Ходжаев Давлатбек** Доктор филологических наук, профессор кафедры истории языка и типологии Таджикского национального университета.

**Мухторов Зайниддин Мухторович** Доктор филологических наук, профессор, директор научно – исследовательского центра государственного управления и государственной службы Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

**Худойдодова Шарофат Зардовна** Кандидат филологических наук, доцент, проректор по международным отношениям Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Холикова Зайналби** Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой таджикской литературы Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

**Муродов Бахриддин Рахмонович** Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой языкознания и сравнительной типологии Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки.

Журнал готовится к печати в Кулябском государственном университете имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360, РТ г. Куляб, улица С. Сафарова 16, официальный сайт журнала: [vestnik.kgu.tj](http://vestnik.kgu.tj)  
E-mail: [rayot@kgu.tj](mailto:rayot@kgu.tj). Тел.: 8(3322)2-41-06

Прием статей по разделам науки: 07.00.00 – Исторические и археологические науки, 13.00.00 – Педагогические науки, 10.00.00 – Филологические науки.  
Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Журнал печатается на таджикском и русском языках.

**BULLETIN**  
OF KULOB STATE UNIVERSITY NAMED AFTER  
ABUABDULLOH RUDAKI  
Series of historical, pedagogical and philological sciences

**The founder of the magazine:**

Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki  
The magazine was founded in 2009. Issued 4 times a year.

**Chief editor:**

**Rahmon Dilshod Safarbek** *Doctor of juridical Sciences, Professor, Rector of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Deputy chief editor:**

**Rafiev Safarkhon Aubovich** *Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation, Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Executive secretary:**

**Safarzoda Manuchehri Najot** *Vice- chairman of Science and Innovation Management of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki*

**Members of editorial board:**

**07.00.00 - Historical and archaeological sciences**

**Abdulloev Mahmud Kholovich** *Doctor of Historical Sciences, Professor of the chair of General History and Methods of History Teaching of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Iskandarov Kosimsho** *Doctor of Historical Sciences, Professor, Chief Scientific Secretary of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan.*

**Abdunazarov Khushvakht** *Doctor of Historical Sciences, Professor, of the chair of General History, Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav.*

**Yunusov Saidatam Saidalievich** *Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the chair of General History and Methods of History Teaching of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Azamov Khursand Saidovich** *Candidate of Political Sciences, Associate Professor of the chair of History, Law and Political Science of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**13.00.00 - Pedagogical Sciences**

**Mirzoev Salim Saidalievich** *Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the chair of Biology of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Gulomov Islom Nazarovich** *Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the chair Mathematics and its teaching methods of in Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Izzatova Muhabbat Innovatovna** *Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the chair of Preschool Education and Social Affairs of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Ibrohimov Grez** *Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the chair of Pedagogy of Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Faizulloeva Firuza Madokhirovna** *Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of the General University Russian Language of the Kulyab State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**10.00.00 - Philological Sciences**

**Jumakhon Alimi** *Doctor of Philological Sciences, professor, holder of the chair of linguistics and history of language in Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Khojaev Davlatbek** *Doctor of Philological Sciences, Professor at the chair of History of Language and Typology of the Tajik National University.*

**Mukhtorov Zainiddin Mukhtorovich** *Doctor of Philological Sciences, Professor, Director of the Research Center for Public Administration and Civil Service, Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan.*

**Khudoidodova Sharofat Zardovna** *Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Vice-Rector International Relations, Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki.*

**Kholiqova Zaynalbi** *Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the chair of Tajik Literature and Journalism Department, Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki .*

**Murodov Bahriddin Rahmonovich** *Candidate of Philological Sciences, Head of the chair of linguistics and comparative typology, Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki .*

The journal is being prepared for publication in Kulob State University named after Abuabdullo Rudaki. Address: 735360, RT Kulob city, S. Safarov street 16, the official website of the magazine: [vestnik.kgu.tj](http://vestnik.kgu.tj), **E-mail:** [payom@kgu.tj](mailto:payom@kgu.tj) Тел.: 8(3322) 2-41-06

Reception of articles on sections of science: 07.00.00 - Historical and archaeological sciences, 13.00.00 - Pedagogical sciences, 10.00.00 - Philological sciences. The journal is included in the database of the Russian Science Citation Index (RSCI). The magazine is printed in Tajik and Russian.

## ФИЛОЛОГИЯ

ТДУ-81.111 (2 тоҷ)

ТКТ-81 (2 тоҷ)

X-66

### **ВИЖАГИҲОИ СОХТОРИИ ҶОНИШИНҲОИ НАФСӢ-ТАЪКИДӢ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ**

Холиқзода А. н.и.ф, дотсент, Қурбонов К. А.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Масъалаи асосии сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ва баррасии илми забоншиносӣ буда, барои муайян намудани мақом ва манзалати он дар охири асри XVII ва ибтидои асри XVIII олимони соҳаи забоншиносии англисро ба худ ҷалб намудааст. Ин мавқеъ хусусияти хоси таҳлилии худро дошта, вобаста ба манзалат ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ ба олимони англисзабон аз қабили, M.Y. Sipson, T.N.Toller, James Marion, R.E. Asher, Ogura, P.G. Eberhard, C.L. Baker, D. Biber, S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, J.A. Edmondson, L.M. Faltz, E. Reuland, E.V. Gelderen ва дигарон маҳз дар доираи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ таҳқиқотҳои илмии худро анҷом додаанд.

Вобаста ба вижагиҳои сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар забони англисӣ таҳқиқотҳои ин пажӯҳишгарон назаррас буда, самтҳои сохтори онро ба таври гуногуншаклӣ пажӯҳиши илмӣ дар забоншиносии забони англисӣ намудаанд.

Саҳми бузургро олими англис E.V. Gelderen дар омӯзиши вижагиҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ гузоштааст. Ӯ дар ин самт ҳамчун вижагиҳои мантиқӣ-грамматикиро таҳлил намуда, воситаҳои онҳоро дар забони англисӣ ба таври гуногунсاختор ҷудо намуда, шаклҳои онҳоро муайян намуд. Маҳз ба масъалаҳое, ки доир ба рушд намудани раванди пажӯҳишгар дар рафти таҳлилу баррасӣ рӯ оварда, ба сохтори омӯзиши ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ гуногунадавириро ба миён гузошта, ин масъалаҳоро ҷиҳати муайян намудани мафҳумҳои сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар забони англисӣ ва муносибати байни онҳо дар хусуси омӯхтани вазифаҳои онҳо дар забонҳои гуногун, инчунин таҳқиқи мавқеи сохтори мазкурро дар муқаррар кардани сохти вазифаи вижагиҳои онҳо дар забони англисӣ муайян намудааст.

Ҳангоми таҳлилу баррасии вижагиҳо, хусусиятҳои грамматикӣ забони англисӣ метавон ба инкишофи сохтори забон дар доираи баррасии вижагиҳои семантикаи онҳо, ки асоси он се давраи маъноии шаклҳои тасрифшавандаи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидиро дар бар мегирад, пажӯҳиши илмӣ намуд.

- 1) Давраи забони англисии қухан «Old English»;
- 2) Давраи забони англисии миёна «Middle English»;
- 3) Давраи забони англисии муосир «Modern English» маҳсуб донист, ки дар доираи ин се давраҳо ҷиҳати муайян намудани инкишофи семантикаи онҳоро фаҳмид, ки натиҷаи асоснокӣ ин давраҳо сохтори грамматикӣ ҷонишинҳои нафсиро маҳз аз нигоҳи вижагиҳои грамматикӣ натиҷагирӣ кард.

Вобаста ба муайян намудани хусусиятҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ забони англисӣ, маҳз ба вижагиҳои грамматикӣ забоншиносони англис ба таври гуногун тафсир ёфтаанд. Дар натиҷа маълум мегардад, ки барои мавҷудият ва муайян намудани вижагиҳои грамматикӣ зарур меафтад, ки дар ин се самт меъёри тавсифкунандаи онҳоро дар доираи маъноҳои грамматикӣ ва шаклҳои семантикаи грамматикаи онҳо баррасӣ намуд. Дар инҷо барои ошкор намудани моҳияти дутарафи вижагиҳои грамматикӣ ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ таҳлилу андешаронӣ намуда, лозим мепиндорем, ки дар бораи он масъалагузорӣ намоем, то ин ки ҳар тарафи он дар забони англисӣ тарафҳои асоснокӣ ва муайянкунандаи худро дар бар гиранд. Чунин масъала, асоси ҷанбаҳои маъноии ҷонишинҳои нафсиро барои боз ҳам равшантар ва дақиқтар

муайян карда тавониста бошем. Дар шакли дигаргунии сохтори категорияи грамматикии ҷонишинҳо метавон фаҳмид, ки барои ошкор намудани масъалаи сохтори семантика ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ ба таври умум натиҷагирӣ кард. Дар зухуроти дигаргун шудани онҳо мо метавонем ба андешаҳои олимони забоншиносони англис, ки дар доираи мулоҳизарониҳои сохтори семантикаи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидии забони англисӣ сухан гуфтаанд, бипардозем. Дар асоси ин гуфтаҳо андешаҳои олими забони англис Ker Neal қобили қайд ҳаст, ки ӯ чунин таъкид менамояд. «...функсияи сохтори грамматикии забони англисро дар дилхоҳ забон бо мавҷудияташ дарёфт намуд, ки он натавонанд барои рушди таърихи ҷонишинҳои нафсӣ дар давраи куҳан ошкор намуд, балки сохтори категорияи ҷонишинҳои нафсиро ба таври дақиқ муайян сохт» [9, с.4].

Ин гуфтаҳои Ker Neal–ро Elly van Gelderen ҷонибдорӣ намуда, барои ба таври таҳлилии семантикаи категорияи грамматикии ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидиرو дар китоби худ «*A History of English Reflexive Pronouns-Таърихи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидии забони англисӣ*» мавриди хулосабарориҳои дақиқ нашр намуд, ки ин самт барои мукаммал намудани хусусиятҳои семантикаи вижагиҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ як маводи арзишманд барои нигоҳе ба таърихи ҷонишинҳои нафсӣ дар забони англисӣ хоҳад буд. Равшан ва возеҳ ҳаст, Elly van Gelderen барои мукаммал намудани вижагиҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ ба назарияи морфологияи онҳо диққати бештар равона намуда, дар ин самт, ба тақвияти суханони Ker Neal назарияпардозӣ намудааст. Elly van Gelderen қайд менамояд, ки «....ҳангоми рӯ овардан ба таърихи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ моро зарур аст, ки аз қадима будани анафорӣ ин ҷонишинҳо на танҳо бо хусусияти вижагиҳои грамматикии он фақат қорбарӣ намоем, балки ҷиҳати ошкор намудани семантикаи анафорӣ он тавачҷуҳ низ зохир намуда, нозуқиҳо ва паҳлуҳо дигари *self*-ро дар илми забоншиносии муосири забони англисӣ дақиқ намоем». [3, с.19]

Мусаллам аст, ки ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидии забони англисии давраи куҳан ё давраи бостон низ маънидод менамоянд, ки дар ин аём сарчашмаҳои илмӣ зиёде низ маҳфузанд. Дар ин давра шакли навишти алифбои забон низ умуман дигар буд. Мисол *Lo, parlo di \*se/me*, [3, с.19] ҳангоми таҳлил ва баррасии он маълум мегардад, ки ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ *me/self-буда*, тарҷумаи он *ман барои худам мекунам*. .....*æt ic ænigra me weana ne wende-* .....*ки ман ягон орзу барои худам надоштам. Ic on earde bad /..... ne me swor fela-* *ман дар кураи замин будам, ки ман худамро ҳечгоҳ гунаҳкор намеҳисобам* [3, с.34]. *syðran he hine to gide gegured hæfde-*барои ҳамин вай *хударо* барои ин мубориза омода кард. [3, с.36]. *Reste hine ra gumheort-*қалби бузургаширо *худро* ором кард [3,с.36]. *Hurte hune hordweard-*носбон *худаширо* аз ҷавоҳирот қувва меод [3,с.53]. .....*ac he hune gewyrpte-*вай *худаширо* аз нигоҳи саломати барқарор кард. [3, с.53]. *Summe swymed teron tat saue hem trawed* ‘Some swim in it that hope to save themselves’-*кесе дар он шиноварӣ мекардааст, ки бо умеди худашонро наҷот медиҳанд*.

Вобаста ба самти семантикаи маъноии вожаҳои *me-худамро, hune-худаширо, hine-худро, hem/him* - *худашионро* барои сохтори муқобилгузории семантикаи куҳани бостонии забони англисиро нишон дода, шаклҳои танҳо ва ҷамъ дар ин ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ бо тасвири парадигмаҳои тасрифи вижагиҳои семантикаи забони англисии бостон амалӣ карда шудаанд. Маҳз дар доираи пажӯҳиши илмӣ дар ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар ҷонишини шахси якуми шакли танҳо семантикаи *me-худамро* ҳамчун муқобилгузории шаклҳои падежии *tu, me, myself*-ро дорад;

Маҳз дар натиҷаи пайдо шудани давраи миёна «Middle English» баррасии ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ аз мавқеи таҳлилии ишғолнамудаи худ аз давраи кӯҳан баромада, ҷойивазкунӣ махсусияти маъноии ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидиرو дар давраи куҳан «Old English» ифода намекунанд. Барои ошкор намудани хусусияти семантикаи ҷонишинҳои нафсӣ барои мо лозим ба миён меояд, ки самтҳои ошкор намудани вазифавии худашон дар ҷонишинҳои нафсӣ дошта бошанд, то ки мавҷудияти вижагиҳои қорбарии сохтори таҳлилии баҳспазирро ба миён биёрад. Ошкор намудани хусусияти онҳо дар давраи миёна аз рӯйи нуқтаи назари Elly van Gelderen фаҳмида мешавад, ки «Ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар давраи миёна, ҳамчун яке аз падидаи

илмии баҳснок дар забони англисӣ доништа шуда, мақом ва ҳифзу баррасӣ намудани шаклҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидро дар ин давра ба миён гузоштааст» [3, с.384]. Ин маъноии муколамаи ақидаи Elly van Gelderen моро ба он водор менамояд, ки вожаҳои сохторӣ-маъноии онҳоро ба қалами таҳлил бурда, мавқеи онҳоро бо аломатҳои семантикии ба ҷонишинҳои нафсӣ хос мебошанд, баррасӣ намоем. Масалан, дар замони куҳан *те-худамро* тафсир ва маънидод менамуд, ки дар давраи миёна шакли *те* бо ҷойивазкунии *selfne/selfum-po* дар баргирифта, барои ошкор ва возеҳ намудани он дар сохтори грамматикӣ давраи миёнаро муайян намудааст, ки дар он давра низ ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ як ҷойгоҳи махсуси худро дар таҳлилу баррасии семантикаи ҷонишинҳо нақши баҳснокии илмиро ташкил намудааст. Дар натиҷаи таҳлилу баррасии дигар ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ чунин шакли сохторӣ-семантикаи онҳо баррасӣ мегарданд, ки *selfes, seoluen, seolf, selfra, selfne, seolue, selfne, selfum* дар сохтори грамматикаи забони англисӣ ба сифати қисми алоҳидаи мустақилмаъноии сохтори вожаҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидие, ки ба раванди ташбеҳдиханда ва амалинокии мафҳумҳои категорияи феълиро низ баррасӣ гардонид, андешаҳои амалинокиро ҳам ифода менамояд. Ин самтро олими забоншиноси хориҷӣ Joseph Greenberg дар китоби илмии худ «Функсия ва шаклҳои ҷонишинҳои нафсӣ-reflexives form and function» ба таври возеҳ шарҳ додааст [4, с.452].

Новобаста ба самтҳои тадқиқотҳо мо тавонистем самтҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидро аз рӯи сохторӣ-семантика бифаҳмем. Дар масъалаи гуногуншаклӣ будани ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар давраи миёна ҳам дар шакли тасдиқӣ ва ҳам дар шакли муайяни ифода кард. Масалан: *he seolf him wolden specken wid- вай мехост худаи бо вай гап занад. and he himself wanted to speak with him. [3, с.65]. I then soon me self answered- ман худам ба зудӣ ҷавоб додам. I soon answered myself [3,с.51]. tu seolf wurd al hisund – шумо худатон саломат бошед. you yourself be healthy .....and wrade hine sulfn- .....ва вай худаи ро хаимгин кард. and he angered himself. [3, с.65].*

Мисолҳои боло аз он гувоҳи медиҳанд, ки раванди ҷонишинҳои нафсӣ дар забонҳои англисии давраи миёна фарқи назаррасе дар давраи бостон ва муосир доранд, ки ҳангоми омӯхтани забони англисӣ метавонанд ба раванди омӯзиши мушкилиҳои гуногуни сохтори грамматикиву лексикиро мувоҷеҳ бошанд. Ҳангоми ошкор намудани ин сохторӣ-семантика як қатор мушкилоти грамматикӣ ба миён меояд, ки аз сохти ҷумлаҳо дар замони муосир дида метавонем. Аз ин рӯ, бояд қабул намуд, ки сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ аз лиҳози лексикология ва морфологияи грамматикӣ ҳамон давра дар ҳамин шакл қабул гардид, ки ин воситаи шакли сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидро дар калима ё таркиби ҷумла ифода меёбад, яъне сохтори ҷумла ба воситаи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар давраи бостон ё миёна амалӣ мешавад. Масалан: дар давраи бостони забони англисӣ .....*and te leo i tan ulode. iwende wid me seolue- ..... ва шер дар об маро бо худаи гирифта рафт.* Дар давраи миёнаи забони англисӣ .....*and the lion in the water went with me self-ва шеър дар об худамро гирифта рафт.* ....дар давраи муосири забони англисӣ .....*and the lion went into the water, taking me with her- .... ва шеър ба об рафта, маро бо худ гирифт.* дар давраи бостони забони англисӣ *a wolden he me laiden. and lai mid me seoluen-* аммо *вай мехост манро хобонад ва худамро худаи хобонд.* Дар давраи миёнаи забони англисӣ *but wanted he me lay and laid with me self* –аммо *вай хост маро монад ва маро худаи монд.* дар давраи муосири забони англисӣ *but he wanted to lay me and he lay with me-* аммо *ва мехост маро хобонад ва ӯ бо ман хоб кард.*

Аз таҳлилу баррасӣ ва тарҷумаи дастрасии он мушоҳида кардан мумкин аст, ки масъалаҳои гуногуни ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар давраи бостон ва миёна бо хусусияти сохторӣ-семантика чандон алоқаи илмиро ба таври воситаҳои ифодаи замони муосири забони англисӣ тасвир наёфтаанд ва ин шакли сохтори ҷонишинҳои нафсӣ дар давраи муосир дида намешаванд ва ба ҷойивазкунии пешояди *with-бо* дар забони англисӣ мавриди таҳлили типологӣ қарор гирифтааст. Ин далел бори дигар аз он дарак медиҳад, вазифаҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ ба расмияти сохтори маъноии ҷонишинҳои нафсӣ таъкидӣ ба расмият баррасӣ нагардидаанд. Аз ҷумлаҳо, ки ин

навъи пажӯҳиш имконият медиҳанд, ки раванди хусусиятҳои ҷонишинҳои мебошанд, ки ба онҳо шабеҳ ва фарқкунандаи воситаҳои сохторӣ-семантикиро дар забонҳои бо ҳам хеш нишон дода мешавад.

Дар заминаи ин, он муаммоҳое, ки дар натиҷаи таҳқиқот ва омӯзиши сохторӣ-семантикаи мазкур дар давраи куҳан ва бостон дучор меоянд, гуногунанд. Вобаста ба ҳамин таҳқиқоти илмӣ, ба ҳамин гурӯҳ дар хусуси муайян намудани муносибати байниҳамдигарии ҷонишинҳои нафсии забонӣ ва мантиқӣ, ки омӯзиши семантикаи ҷонишинҳои нафсиро дар забони англисӣ ба таври баррасии нақши онҳо дар сохтори ҷумла мансубанд, ба таври типологияи муқоисавии илми забоншиносии муосири забони англисӣ муайян мегарданд. Илова бар ин, масоили гуногуни ҳодисаи мазкур, мисли доираи васеи татбиқи истифодаи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ ба таври назаррас гирифтани воситаҳои зиёди ифодаи онҳо дар забонҳои муқоисашавандаю-типологӣ бояд мавриди омӯзишу таҳлил қарор гиранд.

Аз таҳлили мухтасари таърихи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ, ки ба баҳши категория ва семантикаи ин маълум мегардад, ки перомуни масъалаҳои лексикаи маҳз дар доираи *self-selves* «Дар замони муосир modern English» қори алоҳидаи илмии диссертсионӣ низ ба вучуд наомадааст. Аз ин рӯ, барои ҳадаф гузоштан дар доираи тадқиқоти илмӣ мувофиқ мебошад. Хусусияти таҳлилии грамматикии ҷонишинҳо бидуни баррасии сохтори категорияҳои онҳо аз нигоҳи илми забоншиносӣ, ки асоси хусусиятҳои маъноӣ маҳсуб мешаванд ва инкишофи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ *self-selves* муайян мекунанд, имконнопазир аст, зеро асоси сохтори-семантикии грамматикаи ҳар як забонро маҳз категорияҳои грамматикии он ташкил менамояд, ки ин марҳила дар илми забоншиносии забони англисӣ низ хеле васеъ истифода карда мешавад.

Қайд кардан ба маврид ҳаст, ки қисмати асосии сохторӣ-семантикаи грамматика, ин ҷанбаи диахронии пажӯҳиши ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ мебошанд, ки ҳангоми ташаккул додани ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидиرو мефаҳмонад, боиси таваҷҷуҳи махсус аст.

Дар асоси сарчашмаҳои илмии ватанию-хориҷӣ ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ ва таснифоти *self-selves* 8 шакли вижагӣҳои грамматикиро дар риштаи тадқиқоти сохтори-семантика ва вижагӣҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидиرو фаро мегиранд:

1) Хусусияти таҳлилии *self* ба ҷонишини шахсӣ-шахси якуми шакли танҳо *myself* мансуб буда, тарҷума он «худ», «худам» ва «худам танҳо» мебошад, ки ҳар кадоми ин ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ самтҳои семантика ва категорияи грамматикии худро доро буда, дар мафҳуми риштаи тадқиқотӣ, аз рӯи маъноӣ мантиқӣ асоси амалии худро ҷун пуркунанда нишон медиҳанд.

а) шакл ва намуди таҳлили-муқоисавии сохторӣ-маъноии «*myself -худ*» ҳамчун хусусияти амалро дар шакли муайяни ҷонишини шахсӣ нишон медиҳад. Масалан; *I don't want to talk about myself- ман дар бораи худ гап задан намехоҳам* [2, с.539]. *When I found myself on my feet, I looked about me, and must confess I never beheld a more entertaining prospect.* [2, с.25]. *Вақте ки ман ба пой худ хестам, ба атрофам нигаристам ва бояд иқроф шавам, ки ҳеч гоҳ беитра аз ин манзараи аҷибро надидаам.*

б) Хусусияти ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ «*myself -худам*» шабоҳат ба ҷонишини шахсӣ якуми шакли танҳо низ вобастагӣ дошта, дар навбати худ барои муайян намудани морфологияи «*self -худ, хеш ва хешман*»-ро дар бар гирифта, хусусият ва сифати амалии ҷонишини шахсиро ишора менамояд. *I can lie on the floor, reach up in a rather contorted way and focus it myself, rather than shouting instructions to somebody else, as you have to with a more conventional one; I have other complaints to make upon this vexatious occasion; but I forbear troubling myself or you any further;*

в) Масъалаи дигаре, ки дар ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ барои мавриди баррасӣ ва таҳлилӣ қарор мегирад, ин муайян намудани сохтори категорияи грамматикии пешояндҳои «*Бу-ба, ба тарафи, аз паҳлуи ва аз тарафи*» ё ин ки пешоянди *for-* барои, ба сабабе» низ истифода мешавад, ки дар ин маврид пешоянди *Бу-тавасутро* ифода накарда шакли тарҷумаро тағйир дода ва он «танҳо» хонда ва тарҷума карда мешавад. *I read the all text by myself-ман китобро худам танҳо хондам.* Дар таҳлили сохтори



категорияи грамматикии пешоянди содда *for-барои, дар муддати, аз барои дар* ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ сохта шуда, хусусияти семантикаи амали худро нишон медиҳад. *I'll discuss this problem for myself* –ман ин масъаларо **худам** ҳал мекунам.

2) Таносуби истеъмоли категория ва истифодаи ҷонишини нафсӣ-таъкидии *self* дар ҷонишини шахсии, шахси дуҷуми шакли танҳо *yourself* –худ, *худатон ва худи шумо* қорбарӣ карда мешавад, ки раванди хусусият ва семантикаи он низ мисли дар ҷонишини шахсӣ-шахси яқуми шакли танҳо ба вучуд меояд, амалӣ карда мешавад. Ин таносубият барои амалӣ намудани ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ дар иҷрои вазифаи пурқунанда ба амал меояд, ки мантиқ ва мафҳуми он ҷиҳати пурзур намудани иҷрои ин ё он сохтори забон дар илми забоншиносӣ амалӣ карда мешавад. *You yourself said your father was concerned about the moral implications of creating such a deadly substance* –Шумо худ гуфтед, ки падари шумо аз оқибатҳои равонӣ сохтани чунин як моддаҳои марговар нигарон аст. [7, с.192]. *You are putting yourself under his wise control* –Шумо **худатонро** зери назорати оқилонаи ӯ қарор медиҳед.

3) Таҳқиқоти махсус доир ба хусусиятҳои хоси семантикӣ-синтаксисӣ ва шаклҳои асосии субъектии ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар забони англисӣ ин барои мавқеи бештар доштани объекти омӯзиши моро барои муайян сохтани сифатҳои ҷонишинҳои нафсӣ дар ҷонишинҳои шахсӣ, шахси сеҷуми шакли танҳо муайян мекунад. Дар натиҷаи ин, аҳмияти махсуси ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар омӯзиши хусусиятҳои морфологӣ-синтаксисии низоми ҷонишинҳоро дар забони англисӣ бо хусусияти сохтори семантикии онҳо, маъноӣ шахсҳо, ки бо шаклҳои субъект ифода меёбанд, баррасӣ мегардад. Ҳадафи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидиро дар мақолаи худ Letizia Verrosi дар мавзӯи «*Where himself comes from*» тадқиқот намуда, андешаҳои худро байён намудааст, ки «Маҳз дар натиҷаи омӯзиш ва таҳқиқи *himself-herself* вазифаи муқаррарсозии аломатҳои ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ барои ҳама забонҳо бо раванди хусусияти онҳо фарқ намуда, вале ба як ҳадаф марбут ҳастанд» [1, с.288]. Вобаста ба самти тадқиқоти *himself-herself* олимони англис, аз қабили Edmondson, Plank, Vickerton, Reehart ва дигарон хусусиятҳои онро дар забоншиносии англисӣ тадқиқот намудаанд. Дар натиҷаи тадқиқоти онҳо маълум мегардад, ки онҳо доир ба хусусиятҳои воридгаштаи назарияи олимони дигарро аз нигоҳи интенсификасияи ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ хулосабарорӣ намудаанд. Ҳарчанд сарфи назар намудани онҳо ба тафовути ҷонишинҳоро дар забон барои бисёр мақсадҳо амалӣ ва оқилона номидаанд, аммо воқеият боқӣ мемонад, ки якчанд ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидии забон дар дохили як суҳангӯ вучуд доранд ва ҳатто бо ҳамдигар саҳт алоқабандӣ доранд.

Вобаста ба самти вижагиҳои сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ андешаҳои низ вучуд доранд, ки моҳияти омилҳои объективӣ доранд, ки дар хусуси воситаҳои пешвандҳо, пешояндҳо, ҷонишинҳо ва зарфҳо низ ба самти мувофиқи онҳо равона шудаанд, ташкил медиҳанд. Дар ин раванд моҳияти омилҳои субъективӣ муайян карда мешавад.

#### Адабиёт:

1. Ярцева Н.В. Принципы типологического исследования родственных и неродственных языков/ В.Н. Ярцева// Проблемы языкознания. –М., 1967. – 288с..].
2. «Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ»-и А.Мамадназаров, «Матбуот» Душанбе 2007, 1079 с.
3. Gelderen, Elly van. 1993. «A History of English Reflexive Pronouns. Amsterdam: John Benjamins.
4. Greenberg, Joseph. 1986. “Some Reflections on Pronominal Systems”. In: U. Wieseemann(ed.), Pronominal Systems, xvii-xxi. Tübingen: Narr.
5. Ker, Neal. 1940. “An Eleventh-Century Old English Legend of the Cross before Christ”. Medium Ævum9: 84–5.
6. Абулқосим Фирдавсӣ. Шохнома. Китоби бадеӣ/ Ф. Абулқосим ҷилди якум, дуҷум, -Душанбе: Адиб, 2007- 480 с.

7. Сияев Б. Формирование местоимений в таджикском языке: дис. док. фил. наук: / Б. Сиев-Душанбе, 2003.-433с.
8. Сиев Б. -Таърихи ҷонишинҳои забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ/ Сиев Б.- Душанбе: Дониш, 1972. 237с.
9. «Фарҳанги тоҷикӣ ба англисӣ»-и П.Чамшедов, «Пайванд» Душанбе 2008, 978 с.
10. К.Н.Качалова,Е.Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами» Москва, 1998
11. Voynich, E.L. The Gadfly / E.L. Voynich. – М.«РАДЯНСЬКА ШКОЛА»,1973
12. Hemingway, E. The Old Man and the Sea / E. Hemingway. – Dushanbe: Bukhoro, 2013. – 168 с.
- 13.Расторгуева В.С. Основы иранского языкознания. / Расторгуева В.С.-Москва: Наука, 1979,ч.1.-337 с;1981, ч.2.-543 с; 1982, ч.3.-570 с.
- 14.Ш.Рустамов-Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Китоби дарсӣ/ Ш.Рустамов ва Р.Ғаффаров – Душанбе: Дониш,1985-356с.

### **ВИЖАГИҲОИ СОХТОРИИ ҶОНИШИНҲОИ НАФСӢ-ТАӢКИДӢ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ**

Мақолаи мазкур вижагиҳои сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидро дар забони англисӣ мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор медиҳад. Масъалаи асосии сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ва баррасии илми забоншиносӣ буда, барои муайян намудани мақом ва манзалати он дар охири асри XVII ва ибтидои асри XVIII олимони соҳаи забоншиносии англисро ба худ ҷалб намудааст. Вобаста ба самти вижагиҳои сохтори ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ андешаҳои низ вучуд доранд, ки моҳияти омилҳои объективӣ доранд, ки дар хусуси воситаҳои пешвандҳо, пешояндҳо, ҷонишинҳо ва зарфҳо низ ба самти мувофиқи онҳо равона шудаанд, ташкил медиҳанд.

Мавриди зикр аст, ки ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар грамматикаи ҳарду забон забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҷойгоҳи махсусро ташкил дода, дорои сохторҳои гуногун мебошад. Умумият дар он аст, ки дар забони англисӣ ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ бо роҳҳои гуногун махсусан бо илова кардани вожаи «self» ба дигар воситаҳои грамматикӣ сохта мешавад.

**Калидвожа:** ҷонишин, вижагиҳо, ҷонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ, ҳеш, ҳештан, муқоиса, сохтор, давраи қадима, давраи миёна ва давраи ҳозира.

### **СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНЕЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

В данной статье исследуются и анализируются структурные особенности возвратных местоимений в английском языке. Основной структурный вопрос возвратных местоимений является одним из основных вопросов и рассмотрения лингвистической науки и привлекал ученых-лингвистов английского языка для определения его статуса и назначения в конце XVII - начале XVIII века.

В зависимости от направленности признаков строения возвратных местоимений существуют также мнения, имеющие сущность объективных факторов, направленных в соответствующем направлении в средствах предлогов, приставок, местоимений и наречий. Стоит отметить, что возвратные местоимения имеют формы и особое место и разные структуры в грамматике обоих языков, таджикского и английского.

Общее дело в том, что в английском языке возвратные местоимения образуются по-разному, особенно путем добавления слова «я» к другим грамматическим средствам

**Ключевые слова:** местоимения, возвратные местоимения, себя, собой, сопоставление, общность, отличие, древний, средний и современный период.

### **STRUCTURAL FEATURES OF REFLEXIVE PRONOUNS IN ENGLISH LANGUAGE**

This article studies and analyzes the structural features of reflexive pronouns in the English language. The main structural issue of reflexive pronouns is one of the main issues and

consideration of linguistic science, and it attracted English linguistics scientists in order to determine its status and purpose in the end of the 17th century and the beginning of the 18th century.

Depending on the direction of features of the structure of reflexive pronouns, there are also opinions that have the essence of objective factors, which are directed in their appropriate direction in means of prepositions, prefixes, pronouns and adverbs.

It is worth mentioning that reflexive pronouns has the forms and a special place and different structures in the grammar of both languages, Tajik and English.

The general thing is that in the English language, reflexive pronouns are created in different ways, especially by adding the word "self" to other grammatical means.

**Keywords:** pronouns, features, structures, reflexive pronouns, self, comparison, commonness, difference, ancient, middle and present period.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Холиқзода Айниддин–номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷии факултети филологияи хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, суроға: 734065, ш. Кӯлоб, кӯчаи. С.Сафаров 16. [aynijon@mail.ru](mailto:aynijon@mail.ru), тел:+992-918-78-00-47

Қурбонов Кароматулло Абдуҳолиқович-ассистенти кафедраи забонҳои хориҷӣ ва методикаи таълими онҳо факултети филологияи хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, суроға: 734065, ш. Кӯлоб, кӯчаи. С.Сафаров 16. [kolya6293@mail.ru](mailto:kolya6293@mail.ru), тел:+992987-69-00-66

**Сведение об авторах:** Холиқзода Айниддин–к.ф.н., доцент кафедри иностранных языков и её методики преподавания факультета иностранной филологии Кулябского государственного университета им. Абуабдуллох Рудаки, Адрес: 734065, г. Куляб, ул. С.Сафаров 16. [aynijon@mail.ru](mailto:aynijon@mail.ru), тел:+992-918-78-00-47

Қурбонов Кароматулло Абдуҳолиқович–ассистент кафедри иностранных языков и её методики преподавания факультета иностранной филологии Кулябского государственного университета им. Абуабдуллох Рудаки, Адрес: 734065, г. Куляб, ул. С.Сафаров 16. [kolya6293@mail.ru](mailto:kolya6293@mail.ru), тел:+992987-69-00-66.

**Information about the authors:** Kholiqzoda Ainiddin-candidate philological sciences, dotsent of the department of foreign languages and its methods of teaching, faculty of foreign philology, Kulob State university named after Abuabdullohi Rudaki., **Address:** 734065, Kulob town , street S. Safarov 16. E-mail: [aynijon@mail.ru](mailto:aynijon@mail.ru), тел:+992-918-78-00-47

Qurbonov Karomatullo Abdukholiqovich-assistant of the department of foreign languages and its methods of teaching, faculty of foreign philology, Kulob State university named after Abuabdullohi Rudaki , **Address:** 734065, Kulob town, street S. Safarov 16. E-mail:[kolya6293@mail.ru](mailto:kolya6293@mail.ru), тел:+992987-69-00-66

УДК – 374+81.22 (2 тоҷ)

ББК – 74+81 (2 тоҷ)

Д - 11

## СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Джуракулов Б.Р.

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки

Словообразование как самостоятельная часть лексикологии имеет два ключевых значения, которые следует четко отличать от других разделов лингвистики. Во-первых, оно употребляется для выражения постоянного процесса образования новых слов в языке, и это считается его первым значением. Во-вторых, внутри самого языка при помощи продуктивных моделей создаются новые слова, которые являются наиболее оптимальным вариантом образования слов в любом языке, по-другому, язык

находится в состоянии константного формирования и развития, охватывающего установленные языковые процессы, включая и процесс построения новых лексических единиц. Этот процесс стали называть словообразованием в лингвистике.

Относительно процесса образования новых слов в языке, М. Д. Степанова отмечает следующее: «Структура каждого некорневого, а также многих в настоящее время корневых слов, представляет собой итог процесса образования этих слов» [15, с. 4].

По мнению Е. С. Кубряковой, «суть словообразовательных процессов заключается в создании новых наименований, новых вторичных единиц обозначения, и коль скоро такие наименования являются словами, термин «словообразование» раскрывается в буквальном смысле, то есть, прежде всего, как наименование процесса образования слов» [10, с. 256].

В добавление к вышеупомянутым значениям, термин «калимасозӣ (словообразование)» является разделом науки, который занимается исследованием и изучением процесса образования новых лексических единиц при помощи тех средств и способов, которые существуют в языке.

Наряду с этим, по мнению большинства лингвистов, словообразование как другие разделы лингвистики выделяется в независимую дисциплину на базе того, что сфера ее исследования и изучения соответствует особой области классификации и систематизации реальных данных, т. е. приватной подсистеме языка, отличающейся от иных участков этой системы своими существенными способами и средствами, своими личными единицами и что важно характерными видами связей между ними – своей структурой и присутствием модели словообразования как обусловленной системно сформированной совокупности средств и приемов, соединенных со строем такими сложными единицами, как производные или дериватные. Не говоря о том, что словообразование является независимым разделом науки о языке, оно непрерывно имеет отношение с другими его разделами, такими как: лексикология, морфология и синтаксис. В трудах академика В. В. Виноградова, Е. С. Кубряковой и др. подробно и обстоятельно освещены проблемы связи словообразования с этими языковыми дисциплинами [2, с. 44-46].

В состоянии постоянного изменения константно находится лексический состав таджикского и английского языков. Пополнение, обогащение и усовершенствование его новыми словами является одной из закономерностей развития словарного состава каждого языка. В основном обогащение лексического состава происходит двумя путями: способом создания новых лексических единиц и средством заимствования слов из других языков в результате экономических, политических и культурных отношений.

Особенно стоит указать, что решающую роль в развитии пополнения и обогащения лексического состава языка играет образование новых слов на базе уже существующих в нем слов.

Именно в этом русле лингвист О.Д. Мешкова отмечает следующее: «В современных развитых языках словообразование – форма функционирования языка именно это, как грамматическая система – необходимая форма организации и функционирования словаря» [12, с. 43].

На самом деле в ходе речи существует непрерывный процесс создания слов, где в большинстве случаев и создаются все новые слова. А. И. Моисеев отмечает что: «В ходе формирования слов, а также в создании фраз и предложений, говорящий (писатель) постоянно, соответствует правилам морфологии и синтаксиса, и при применении произнесенных слов он соответствует правилам формирования слов, иногда создавая единицы, которые не созданы для коллектива в целом» [13, с. 127-128].

Таким образом, правильно отметить, что словообразование – это активное явление языка, особенно его лексический слой и терминологический фонд.

Теоретический и практический материал, представленный нами, показал, что проблема словообразования представлена в работах таких выдающихся лингвистов, как И.Д. Арутюнов, Ш. Балли, Б.Н. Балин, Э. Бенвенист, Е.В. Бреус, В.В. Виноградов,

В.В. Гак, В.П. Даниленко, Ю.Рубинчик, Е. Земская, О.Д. Мешкова, Н.А. Крылов, Н. П. Кузькин, В.М. Лейчик, Д.С. Лотте, В.С. Расторгуева, Ш. Ниязи, Ш. Рустамов, М. Мухамадиева, О. Касимова и др.

Словообразовательный тип – основная единица классификации в словообразовательной системе таджикского и английского языков. Более крупная единица классификации — способ словообразования, объединяющий ряд словообразовательных типов с одним и тем же средством словообразования (приставкой, суффиксом, постфиксом и т. д.).

Формальные семантические преобразования в большинстве случаев происходят в процессе образования новых лексических единиц. В основном, их можно отмечать как между словообразовательными элементами (внутрисловные модификация) и производящими основами, так и между производными и производящими лексическими единицами (междусловные модификация).

Таким образом, два типа (семантические и формальные) словообразовательные связи существуют в рассматриваемых языках. Словообразовательный анализ лексических единиц должен охватывать анализ морфологической структуры производных или деривативных слов (морфемно-структурный анализ) и анализ семантических связей между производными и исходными лексическими единицами, между словообразующими элементами (семантический анализ) и исходными основами слов. Во-первых, когда проводится исследование в диахроническом плане, его можно называть этимологическим (генетическим) анализом, во-вторых, появляется необходимость выявить отдельные структурно-семантические особенности рассматриваемых производных при синхронном описании лексических единиц языка в целом. Однако в изучении и исследовании конверсионных производных очень важен функциональный анализ слов или терминов.

В рассматриваемых языках различаются способы словообразования такие как: морфологический, лексико-синтаксический, лексико-семантический и морфолого-синтаксический.

Исходя из того, что термины в сфере педагогики также подчиняются тем же законам и методам формирования слов, мы также разделили собранные термины на следующие основные традиционные классы:

1. Корневые термины;
2. Производные термины (суффиксация и префиксация);
3. Сложные слова (словосложение);
4. Составные термины.

#### **А) Корневые простые термины**

Корневые простые термины состоят из одного корневого слова и не имеют специальных деривационных морфем (суффиксов, префиксов и т. д.).

В собранном нами материале, корневые термины составляют небольшое количество терминологических единиц, свойственных для таджикского и английского языков. Обнаруживается, что большинство терминов, в рассматриваемых языках представляют собой заимствования из латинского, греческого и других языков: ректор [rektār] – chancellor (ректор); танзимгар [tanzimgar] – secretary (секретарь, диспетчер).

Основная часть слов в английском языке – односложные слова: significantly – пурмазмун [purmazmun] (значительно); teacher – муаллим [mualim] (учитель); literary – адаби [adabi] (литературный); career – касб [kasb] (карьера) [6, с. 119-121].

Однословные слова в таджикском языке: омӯз+гор [āmōzgār] – teacher (преподаватель); навис +анда [navisanda] – writer (писатель); хон+анда [xānanda] – reader (читатель).

#### **Морфологический способ**

Морфологический способ словообразования – наиболее продуктивный в таджикском и английском языках – это создание новых слов путем сочетания морфем: омӯзгор – омӯз+гор, донишгоҳ – дониш+гоҳ; attendance – attend+ence, elementary – element+ary.

В сопоставляемых языках новые лексические единицы создаются по форме, т. е. по образцу уже имеющихся в языке словообразовательных типов при морфологическом словообразовании. Новые слова в фонетико-морфологическом отношении, но из основ, аффиксов, уже существующих в языке появляются в результате морфологического словообразования. Такие разновидности, как аффиксация, безаффиксное словообразование, сложение, усечение производящей основы, обратное словообразование выделяются в морфологическом словообразовании современного таджикского и английского языков.

Следует отметить, что самый продуктивный вид морфологического словообразования в современном таджикском и английском языках – *аффиксация*, т.е. создание новых лексических единиц путем присоединения тех или иных словообразовательных элементов (префикса, суффикса или инфикса) к производящей основе (производящему слову).

Большое количество аффиксов как исконных, так и заимствованных встречается и в современном таджикском, и в современном английском языках в качестве словообразующих элементов, однако не все они употребляются в настоящее время. Относительно степени употребления аффиксов, академик В. В. Виноградов отмечает следующее: «Аффиксы, потерявшие свое значение, ставшие непродуктивными и воспринимающиеся лишь как примета той или иной части речи, перестают быть аффиксами и лишь потенциально сохраняют свойство выделяемости» [3, с. 91-102].

Следовательно, возникает вопрос, что следует именовать живым или продуктивным аффиксом и какими приметами или свойствами он должен обладать в современном языке. Так как сравнение и анализ словообразующих или производных аффиксов показывает, что аффиксам свойственны следующие специфические приметы:

- *аффикс должен выражать определенное значение, присоединяясь к производящей основе;*

- *как словообразующий элемент, аффикс должен легко выделяться и отчетливо осознаваться как часть слова в сознании говорящего, а при отделении данного аффикса производящая основа должна иметь способность применяться в языке без аффикса или создавать новые лексические единицы путем иных аффиксов;*

- *аффикс как словообразующий элемент должен употребляться для создания новых лексических единиц не только от основ того генезиса, с которыми он появился впервые в языке, но и от основ другого генезиса. Если это аффикс является заимствованным, то он должен давать создание на основе того языка, который его заимствовал раньше, но он играет значительную роль в грамматическом значении новых слов, которые создаются в языке.*

*Наряду со словообразованием существует другое явление по имени форманта. В лингвистике формантами называют новые слова, которые образуются с помощью словообразующих аффиксов. Из одного словообразовательного элемента или аффикса (инфикса, постфикса, префикса, суффикса,) или из нескольких словообразовательных аффиксов может состоять формант, например: бошууро́на – бо + шуур + она, беиродагӣ – бе + ирода + гӣ, беназора́тӣ – бе + назорат + иӣ; department – de + part + ment, independent – in + depend + ent, coeducational – co-education + al.*

В обоих языках различаются такие виды аффиксального словообразования в зависимости от того, какие аффиксы участвуют в образовании новых слов: префиксальный, суффиксальный, префиксально-суффиксальный. При префиксально-суффиксальном и суффиксально-постфиксальном способах словообразования аффиксы присоединяются к производящей основе. Аффиксы присоединяются к производящему слову при префиксальном, постфиксальном, префиксально-постфиксальном способах словообразования.

#### **Суффиксальный способ словообразования**

Образование новых слов путем присоединения суффиксов к производящей основе называется суффиксальным способом словообразования, т.е. суффиксацией. В словообразовании всех основных частей речи современного таджикского и английского

языков действует суффиксация как один из продуктивных способов образования лексических единиц. В сравниваемых языках слово может относиться как к той, так и к иной же части речи, что и производящее слово при суффиксальном способе образования новых слов: *омӯз* – *омӯзгор*, *ифода* – *ифоданок*, *омӯзиш* – *омӯзишгоҳ*, *хонанда* – *хонандагон*; *educate* – *education*, *manage* – *manager*, *govern* – *governor*, *teach* – *teaching*.

Суффикс – главный словообразовательный аффикс таджикского и английского языков. Каждый суффикс закреплен за определенной частью речи. Так, *-гор*, *-гон*, *-гоҳ*, *-он* – словообразовательные суффиксы имен существительных: *омӯзгор*, *талабагон*, *омӯзишгоҳ*; *examination*, *secondary*, *secretary*, *engineering*, *director*. Суффиксация наиболее активно действует в словообразовании имен существительных.

В этой части статей мы считаем необходимым, анализировать те суффиксы и префиксы, которые активно принимают участие в создании педагогических терминов в исследуемых языках.

### **Таджикский язык**

В лингвистике, сложный комплекс структурно-семантической характеристики единицы языка называется производным словом. Все аффиксальные и конверсионные образования, сложные лексические единицы, аббревиатуры, и иные типы вспомогательных словообразовательных конструкций относят к производным словам. Различительным свойством производных терминов как самостоятельных единиц словообразования считается, главным образом, их четко выраженная второстепенная черта – они как единицы зависимые, семантически связаны с исходными словами и принимаются носителями языка.

Необходимо отметить, что обусловленными структурно-семантическими особенностями (морфемным составом производного, его семантической связью с исходным и др.) характеризуется производное слово в языке. Однако эти признаки могут варьироваться время от времени. Для всех типов производных (аффиксальных, конверсионных, сложных слов, сложнопроизводных и т. д.) они не могут быть едиными. Наиболее ярко проявляются формальные признаки в одних типах производных, а в других – семантические.

На основе структуры и значения производящей базы и словообразовательных средств формируются структура и значение производных лексических единиц. При этом, единство структурной и смысловой сторон выражается в единстве формы и содержания: на общей основе, т.е. на основе данного производного слова или эквивалента слова и данного средства формируются значение и структура производного. На основе одной базы и средств формируется структура производного, а на основе другой базы и средств – значение производного.

В сравниваемых языках довольно редки производные термины, фиксируемые с одним суффиксом, чем термины с двумя суффиксами.

При образовании педагогических терминов, данную группу терминов составляют такие слова, функционирующие с одной мотивирующей основой и составляющие значительную часть конструкций. Таким образом, модели R+S и P+R являются основными моделями суффиксального и префиксального подтипов в таджикском и английском языках. Упомянутые символы в основном считаются общепринятым способом для анализа словообразовательной структуры терминологических единиц той или иной отрасли в типологическом плане.

R означает корневую морфему, S – суффикс, P – префикс в предлагаемых формулах. В книге Грамматике современного таджикского литературного языка отмечается, что «При словообразовании грамматическая функция каждого суффикса определяется его семантическим свойством. Суффиксы классифицируются исходя из вышеуказанного определения» [5, с. 10].

Следовательно, достаточно большое количество суффиксов таджикского языка анализируется в упомянутой академической грамматике таджикского литературного языка и,

во-первых, определяются смысловые оттенки суффиксов, а во-вторых, рассматривается степень продуктивности их использования. На основе вышеупомянутого определения классифицированы все суффиксы, которые непосредственно участвуют в образовании педагогических терминов исследуемых языков.

Известно, что семантических групп существительных и прилагательных в зависимости от участия много, и модель R+S является основным способом образования терминологических единиц исследуемой отрасли в таджикском и английском языках.

Данная семантическая конструкция формирует следующие словообразовательные модели в современном таджикском литературном языке. Формирование терминологических единиц при помощи формулы R + S подразделено на следующие структурно-семантические типы в общих моделях:

I. Терминологические единицы, которые непосредственно обозначают обусловленный тип занятий или профессии в сфере педагогики. Данная семантическая конструкция образует следующие модели словообразования в современном таджикском литературном языке.

1) **R + гар** *gar* (<ср. перс. – *gar//gār*<ур.- *kara*, - *kara*). Данный суффикс в таджикском языке служит для образования терминов – наименований профессий: *ороиш + гар [ārāišgar]* – *illustrator* (иллюстратор); *тарбият + гар [tarbiyatgar]* – *educator* (воспитатель, педагог); *танзимгар* (танзим+гар) [tanzimdar] – *dispatcher* (диспетчер); *лахвгар* (лахв+гар) [lahvgar] – *painter* (художник); *тахлилгар* (тахлил+гар) [tahlilgar] – *analyst* (аналитик); *ташхисгар* (ташхис+гар) [tašxisgar] – *expert* (эксперт); *коргар* (кор+гар) – [kārgar] — *worker* (рабочий).

2) **R + гор**. От основы настоящего времени глагола данный суффикс образует имя существительное, которое непосредственно указывает на род занятий, специальность, профессии, например: *омӯзгор* (омӯз+гор) [āmōzgar] – *teacher* (учитель), *талабгор* [talabgar] – *demanding* - (**требующий**). Присоединяя к основе причастия прошедшего времени, данный суффикс имеет способности создания термина, например: *мондагор* (монда+гор) [māndagar] – *eternal* (вечный). Однако, он может встречаться лишь внутри терминословосочетания типа *осори мондагор [āsāri māndagar]* – *preservative eternal* (сохраняющееся навека произведение).

С основой настоящего времени глагола и абстрактных существительных суффикс **-гор** называет понятие действительного залога, например, *созгор* [sāzgar] – *appropriate* – *соответствующий* (подходящий). В целом, этот суффикс относится к числу непродуктивных суффиксов в таджикском языке.

Отдельные терминологические единицы, построенные из абстрактных существительных при помощи суффикса **-гор**: (а) прямо указывают на специальность или профессию человека, такого как: *мададгор* [madadgar] – *assistant* (помощник), *хидматгор* [xidmatgar] – *servant* (слуга); б) устанавливает условия или состояния человека, такого как: *гунаҳгор* [gunahgar] – *party at fault* (виновный).

3) **R+ чӣ**. Терминологические единицы, относящиеся к педагогике созданы при помощи данной модели, в основном относятся к имени существительному и прилагательному: *машваратчӣ* (маслиҳат+чӣ) – [mašvaratči], [maslihatči] – *participant* (советник); *аълочӣ* (аъло+чӣ) [a'loči] – *excellent* (отличник); *навбатчӣ* (навбат+чӣ) [navbatči] – *duty* (дежурный); *иштирокчӣ* (иштирок+чӣ) [ištirākči] – *participant* (участник).

4) **R + вар** наблюдается в следующих терминах-существительных: *ҳунарвар* (ҳунар+вар) – [hunarvar] – *master*, (профессионал); *сарвар* (сар+вар) – [sarbar] – *руководитель*.

5) **R + манд** (-mand (-omand) (<ср. –перс. – omand (-'wmnd, ман. –wmnd)). Со значением владение чего-либо образованы слова и термины с помощью данного суффикса: *корманд* (кор+манд) [kārmand] (*сотрудник*); *ҳунарманд*



(хунар+манд) [hunarmand] (мастер, профессионал), донишманд (дониш-манд) [dānis-mand] (знающий, учёный).

Таким образом, малопродуктивные суффиксы –гар, –гоҳ будучи семантически связанными друг с другом и одновременно их этимологически семантическая основа «кор», означает «профессии, специальность, работу, занятие». Благодаря этому, эти терминологические единицы, а также термины построенные при помощи суффикса «-чӣ», также выражают вид работы или деятельности, занятие, профессии, обладающие синонимичным сходством. Вместе с тем необходимо отметить, что отдельные термины – новый опыт для создания педагогической терминосистемы и терминополья, где достаточное число таких терминов, на языке профессионалов, появилось в офисах и образовательных учреждениях, но, при всем том, в литературном языке они не стали использоваться широко. При всем том, эти терминообразовательные модели литературного таджикского языка с упомянутыми суффиксами становились основанием для формирования педагогической терминологии в целом.

**1) R+-гоҳ.** Данный суффикс является одним из продуктивных словообразовательных элементов в таджикском языке. М. Султон отмечает, что «Суффикс -гоҳ образует существительное, обозначающее место. Л. Пейсиков называет его полуаффиксом и высказывает мнение о том, что полуаффикс –gāh в среднеперсидском языке и в первом периоде формирования языка фарси-дари был самостоятельным словом» [14, с. 38-41].

В научных сочинениях на таджикском языке данный суффикс образует термины, присоединяясь к существительным: *паҷуҳиш+гоҳ* [paʒuhišgāh] – *scientific research institute* (научно-исследовательский институт); *парвариш + гоҳ* [parvarišgāh] – *kindergarden* (детский сад), *баромад + гоҳ* [barāmadgāh] – *exit* (вход); *дониш + гоҳ* [dānišgāh] – *university* (университет); *қабул + гоҳ* [qabulgāh] – *reception* (приёмная), *маҷлис + гоҳ* [majlisgāh] – *assembly hall* (зал заседаний).

**7) R+ӣ (гӣ)** (-i (-gi) (<ср. -перс. – ih). Образует абстрактные существительные от существительных, глаголов и прилагательных: *азёдкун+ӣ* [azyādkuni] – *memorization* (запоминание); *адабомӯз-ӣ* [adabāmōzi] – *training* (воспитание); *автомат+ӣ* [avtāmati] – *automatic* (автоматический), *хона+гӣ* [xonagi] – *homemade* (домашний), *таълимӣ* [ta'limi] – *educational* (образовательный); *зебоӣ* [zebāi] – *beauty* (красота); *назариявӣ* [nazariyavi] – *theoretical* (теоретический); *синфӣ* [sinfi] – *class* (классный); *китобӣ* [kitābi] – *bookish* (книга); *лафзӣ* [lafzi] – *verbal* (словесный); *дастурӣ* [dasturi] – *predefined* *предопределенный* (по правилам, согласно учебнику); *мактаби* [maktabi] – *school* (школьный). Знак и свойства понятий и процессов в педагогике определяется этим рядом терминов в рассматриваемых языках.

Необходимо указать, что это достаточно продуктивная, многофункциональная и часто употребительная модель с суффиксом –ӣ в таджикском языке. Эта модель определена как R +ӣ для того, чтобы различать пределы семантических отличий между разными значениями суффикса. Существительные и прилагательные по преимуществу выступают для мотивации этой модели: *зебоӣ* (зебо) – [zebā], *дастурӣ* (дастур) [dastur], *китобӣ* (китоб) [kitāb].

Эта модель создает термины, которые определяют типы занятости и некоторой деятельности. В отличие от мотивационного основания эти образцовые существительные обычно формируют относительные названия прилагательных: *муаллимӣ* – [muallimi], *кураторӣ* [kuratāri] – (куратор); *зарифӣ* – [zarifi] – (зариф).

**8) R+a** (<ср.-перс. –ag//–ak<др.-перс. –a-ka ё aka ир.-a-ka, ав. –(a)-ka [211,88]. Данный суффикс в научных сочинениях на таджикском языке образует термины, присоединяясь к:

а) существительным: нома [nām-a] letter (письмо); гӯша (gōš-a) – corner (угол); тахта – [taxt-a] board (доска);

б) к основам настоящего времени глагола: овеза [āveza] – pendant (подвеса); омӯхта [omōxt-a] – learnt (обученный).

в) к наречиям: пеша – [peš-a] profession (профессия)

**9) R+ ак** (< ир. -ака). Данный суффикс указывает на уменьшительность.

Среди сочинений современного периода таджикского языка суффикс –ак широко используется в учебниках и монографиях, относящихся к отрасли педагогики: нохунак – [nāxunak] quotation marks (кавычки); маҳак – [maħak]; харак – [ħarak] stool – (табурет); катак – [katak] cells (клетки в тетради);

**10) R +ча** [<ср.-перс. –čag//–čak – составной суффикс (из – (i) č+-ak)]. С помощью этого суффикса в педагогических сочинениях таджикского языка образованы термины со значением уменьшительности: лавҳача – [lavħača] little board (дощечка); тахтамача [taxtača] – little board – (доска маленькая); рахча – [raħča] line (строчки тетради); китобча – [kitābča] book (книжка); дафтарча – [daftarča] pocket-book (карманная книжка); варақча – [varaqča] sheet (листок).

Структурно-семантический мотивирующий базис в вышеупомянутых деривационных рядах – это, прежде всего основа существительных: дафтарча – дафтар [daftarča], [daftar] – little copy-book (маленькая тетрадь); хатча – хат [ħatča – ħat] – little line (чёрточка); китобча – китоб [kitābča – kitāb] – book (книга). Так как в этих словах суффикс -ча выделяется лишь по аналогии сравнительно с этой группой словообразования, у сложных существительных не может быть причин мотивации данного суффикса.

Тем не менее, создание новых терминов посредством суффиксов -ча, -ак, которые образуют существительные с качеством определенного эмоционального оттенка является свойством вышеназванных словообразовательных моделей в целом. Этот эмоциональный оттенок является основанием семантики лексем в терминологии. Данное свойство – главное для терминообразовательного суффикса -ча, полагая что термины, установленные этим суффиксом, представляют большую относительную связь с мотивационными существительными: дафтар – дафтарча [daftar], [daftarča] – ноутбук (ноутбук – карманная книга), китоб – китобча – [kitāb], [kitābča] – книга (книга).

**11) R +она/гона** (-āna, -gāna, -yāna). Малопродуктивный суффикс, восходит к ср.-перс. составному суффиксу – ānag//–ānak из –ān (<ир. –āna) плюс –ak (<ир. –ака). образует прилагательные и наречия: солона [sālāna] – annual (ежегодный); рӯзона [rōzāna] – daytime (дневной); боодобона [bāādābāna] – politely (вежливо), муштаракона [muštarakāna] – mutual (взаимный, совместный, интегрированный), гоибона [ğāibāna] – part-time (заочный). Для выражения качества определенного процесса и понятия педагогики эта модель используется внутри таких терминословосочетаний, как: шӯъбаи рӯзона [suba'i ġāibāna] – full-time department, таҳсили гоибона – [taħsili ġāibāna] – part-time department. Основанием мотивации для этой деривационной модели являются прилагательное и существительное. Наряду с ним происхождение корня не влияет на использование одного суффикса, поскольку этот суффикс объединен с основаниями заимствованных слов и оригинальным суффиксом.

**12) R+иш** (-iš <ср. –перс.- išn). Образует имена действия от основы настоящего времени: озмоиш [āzmāiš] – experiment (эксперимент); дониш [dāniš] – knowledge (знание); санҷиш [sanjīš] – test (зачет, проверка); супориш [supāriš] – task (задание); хониш [ħāniš] – reading (чтение); омӯзиш [āmōziš] – teaching (обучение) и др.

В педагогической терминологии таджикского языка широко используются производные слова с суффиксом -иш. Суффиксом имени глагола называют этот суффикс. Так он отмечен в книге *Грамматика современного*

литературного таджикского языка следующим образом: «Данный суффикс часто используется, но это очень непродуктивно, он формирует действие из основы глагола. Например, *созиш* (компромисс), *сузиш* – [suzish] – (горение, зуд). Существительные, созданные при помощи этого суффикса, выражают продолжительность действия. С суффиксом «иш» (за исключением слова *сарзаниш* – [sarzaniš] (упрек)) существительные созданы из оснований сложных глаголов» [4, с. 59-63].

#### Английский язык.

**1) R+er** [<Anglo-French- er-, Old French -ier <Latin – arius, -arium having to do with]. Суффикс **-er** например, в английском языке также образует термины с орудийным, следственным смыслом. Их иногда называют глаголообразующими терминами, потому, что они в основном создают термины из глагола. Поэтому, чтобы отличать семантические отношения, определяемые тем же самым суффиксом, они зафиксированы как **-er/-or**: *writer* – нависанда [navisanda] (писатель); *manner* – тарз [tarz] – (способ); *reader* – хонанда [xānanda] (читатель); *paper* – варақ [varaқ] (бумага); *chapter* – боб [bāb] (глава). В современном английском языке **словообразовательная модель R+er** является самой продуктивной в формировании педагогической терминологии этого лексико-семантического вида и в основном образует термины-существительные. К различным словам с точки зрения структурных особенностей можно соотнести термины этих моделей: простых, производных, сложных и составных: *teacher* – муаллим, омӯзгор [muallim], [āmōzgār] учитель – (педагог); *listener* – шунаванда, донишҷӯ – [šūnavanda] – слушатель – (слушатель); *lecturer* – маърузачӣ, омӯзгор, ёрдамчи профессор [ma'rōzači], [āmōzgār], [yārdamčii prāfessār] – (лектор, преподаватель, доцент); *writer* – нависанда – [navisanda] – писатель (писатель); *younger* – ҷавонтар [javāntar] – младший (моложе) [9, с. 51-60].

**2) R+tion** [<Latin–tio,-onis< -t-, stem ending of past participle + io-, a noun suffix; or alteration of Old French-cion<Lation –tio]: *preparation* – тайёрӣ, омодагӣ [tayāri], [āmādagi] – (подготовка, подкурс); *classification* – таснифот [tasnifāt] – (классификация); *impression* – таъсир [ta'sir] (действие); *discussion* – баҳс [bahs] (дискуссия); *interpretation* – тафсир [tavsir] (интерпретация); *instruction* – дастур [dastur] (инструкция) [7, с. 24-31].

Модель **R + tion** образует абстрактные существительные в семантическом смысле деривационные, которые соединяют лексико-семантический подвид по значениям действий, процесса и иных отвлеченных определений в сфере педагогики.

**3) R + y** [Middle English-ye,-ie <Old French –ie- <Latin –ia-<Greek ia]. Данный суффикс непродуктивен в английском языке. С его помощью образованы следующие термины: *harmony* – ҳамоҳангӣ – [hamāhangi] – (гармония); *calligraphy* – хушнависӣ – [хушнависи] – (каллиграфия); *academy* – академия – [akademiya] – (академия) [7,66-72].

Таким образом, интерпретация и анализ моделей в современном английском языке, где достаточно непродуктивны суффиксы с эмоциональной окраской и благодаря этому их терминологические единицы становятся их эквивалентами с другими терминообразующими суффиксами. По сравнению с другими суффиксами некоторые модели суффиксов терминообразования принимают участие реже и наблюдаются только в отдельных педагогических терминологических единицах.

Модели, образующие наименование дисциплин, разных объектов, учебных аксессуаров также существуют в сфере педагогики в современном английском языке.

В английском языке наиболее продуктивными способами создания педагогических терминов являются модели с суффиксами **-ed, -al, -ous**.

**4) R+ed**. Педагогические термины-прилагательные с суффиксом **-ed**, обладающие значением обладания чем-либо или признаком чего-либо иногда

выражаются существительным: *satisfied* – қаноатбахшишуда [*qanāatbaxššuda*] (удовлетворено); *learned* – омӯхташуда [*āmōхташуда*] (знающий).

**5) R+al.** Эта модель отличается довольно высокой эффективностью в английском современном языке и дает обобщенную ценность с некоторым отношением (на сходстве, происхождении, и т.д.), например: *educational* – тарбиявӣ [*tarbiyavi*] (образовательный); *traditional* – анъанавӣ (традиционный); *special* – хусусӣ [*xususi*] (особый);

**6) R+ous:** *famous* – машҳур [*mašhur*] (видный); *шахси conscious* – бошуур [*bāšuur*] (сознательный).

**7) R+ate.** Данная модель образует глаголы от прилагательных и существительных: *graduate* – хатм намудани донишгоҳ [*xatm namudani dānishgāh*] (выпускник университета); *certificate* – шаҳодатнома [*šahādatnāma*] (сертификат); *educate* – тарбия кардан [*tarbiya kardan*] – (давать образование, воспитывать), *estimate*, *баҳогузорӣ кардан* – [*bahāguzārī kardan*] (оценивать);

**8) R+ify.** Со значением «производить действие, обозначенное основой» данная модель в основном образует глаголы: *exemplify* – мисол гузоштан [*misāl guzoštan*] (привести, предлагать пример); *satisfy* – талаботро қонеъ кардан [*talabātrā qāne' kardan*] (удовлетворять, какое либо требование);

**9) R+ize.** Эта модель образует глаголы со значениями «приобретать качество или состояние, выраженное основой»: *realize* – дарк кардан [*dark kardan*] (реализовать); *civilize* – тарбия додан [*tarbiya kardan*] (цивилизовать, воспитать); *materialize* – таҳрезӣ кардан [*tahrezi kardan*] (материализоваться) [7, с. 55-61].

**10) R+ist.** От основы существительных, выражающих значение активно действующего лица данная полупродуктивная модель образует существительные, например: *linguist* – забонишинос [*zabānšīnās*] (лингвист, языковед); *scientist* – олим [*ālim*] (учёный).

**11) R+man.** Данная модель будучи непродуктивной в основном образует название лиц от основы существительных, например: *craftsman* – мутахассис [*mutaxassis*] (специалист); *classman* – донишҷӯӣи курси якум [*dānišjōi kursi yakum*] (студент первого курса); *gownsmān* – донишҷӯӣи донишгоҳ [*dānišjōi dānišgāh*] (студент университета); *deskman* – маъмурият [*ma'muriyat*] (администратор).

**12) R + ing** [Middle English-ing, earlier-ung, Old English -ing,-ung, Middle English-ing, variant of -ind, -end, Old English-ende]. Продуктивная модель, которая образует существительные: *questioning* – масъалагузорӣ [*mas'alaguzārī*] – (постановка вопроса, вопрос); *following* – пайҳам [*paiham*] (последователи); *training* – тарбия [*tarbiya*] (воспитание);

**13) R+age** [<Old French- age-<Gallo Romance actaticum<Latin -actas-, -atis age]. Полупродуктивная модель, которая образуется существительным, выражающим абстрактные значения: *advantage* – бартарӣ [*bartari*] (преимущество); *assemblage* – донишҳосилкунӣ [*dānišhāsilkunī*] (накопление);

**14) R+ment** [Old French ment <Latin -mentum result of]. Данная модель образует абстрактные существительные из вербального стиля, выражая состояние или процесс. Полупродуктивная модель, например: *commentment* – шарҳ [*šarh*] комментарий (комментарий); *development* – тараққиёт [*taraqqiya't*] (развитие);

**15) R+ancy/ency.** Данная модель, будучи полупродуктивной моделью образует абстрактные существительные со значением состояния, действия: *transparency* – шаффофият [*shaffāfiyat*] (прозрачность); *fancy* – майл [*mail*] (склонность); *fluency* – озодона [*āzādāna*] (плавно, свободно).

**16) R + ship.** Данная модель образует название совместного действия: *partnership* – ҳамкорӣ [*hamkārī*] (партнерство, сотрудничество); *relationship* – ҳамкорӣ [*hamkārī*] (отношения); *membership* – аъзогӣ [*a'zāgī*] (членство).

**17) R+nes.** Эта модель очень продуктивна. Она присоединяется к основам прилагательных и образует существительные, выражающие абстрактный смысл или

знак, собственности, качества. Например: *awareness* – фаҳмиш [*fahmiš*] (осведомленность); *selfishness* – худдӯст [*xuddōst*] (эгоизм).

**18) R + e.** Данная модель образует существительные со значением получателя, является довольно продуктивной: *arogee* – як нуқтаи назар барои рушд [*yak nuqtai nazar baroi rušd*] (апогей); *conferee* – иштирокчи конференция [*ištirākčii kānferensiya*] (участник переговоров, конференции); *repartee* – ҳозирҷавоб [*hāzirjavāb*] (остроумие); *foresee* – пешаки дарк кардан [*pešaki dark kardan*] (предвидеть); *committee* – кумита [*kumita*] (комитет).

**19) R+ation.** Эта модель образует существительные со значением процесса действия, например: *experimentation* – кори таҷрибавӣ [*kāri tajribavi*] (экспериментальная работа); *publication* – нашриёт [*našriyāt*] (публикация); *creation* – эҷодкорӣ [*ejādkāri*] (создание); *foundation* – замина [*zamina*] (фундамент) [10, с. 48-53].

**20) R +ity.** Суффикс -ity синонимичен суффиксу -ness по своему значению. Как правило, к основам прилагательных присоединяется суффикс -ity и выражает значение семейного состояния, признака предмета, родства, качества, условия и т.п., например: *eligibility* – ҳуқуқ барои интихоб – [*huquq baroi intixāb*] (право на выбор); *activity* – фаъолият [*fa'āliyat*] (активность); *identity* – шахсият [*šaxsiyat*] (личность); *popularity* – машҳур [*mašhur*] (популярность); *university* – донишгоҳ [*dānišgāh*] (университет).

Таким образом, всего в собранном материале выделяются 12 суффиксальных моделей образования педагогической терминологии в таджикском языке, и 21 суффиксальная модель образования педагогической терминологии в английском языке. Таким образом, стало известно, что роль суффиксов очень велика в образовании педагогических терминов английского языка по сравнению с таджикским. Если такие суффиксы, как -gar, -gor, -gox, -chī, -gox, -ī/-gī, -a, -ak, -ca продуктивны в образовании педагогических терминов таджикского языка, то в английском языке их заменяют суффиксы -er, -tion, -er, -ate, -ed, -al, -ous, -ness, -less, -ing, -ation.

Мы рассматривали суффиксацию в рамках словообразующих моделей и терминообразовательных видов. Терминообразовательные суффиксы классифицируют слова в основном на: коннотативные, разрядные, категориальные. Значительное количество суффиксов английского языка, которые непосредственно принимают участие в создании педагогических терминологических единиц и служат для образования какой-либо части речи являются категориальными.

Следующим способом образования педагогической терминологии является бисуффиксация – одновременная привязка двух суффиксов. Несмотря на то что, данный способ непродуктивен, тем не менее, некоторые педагогические термины английского языка создаются при помощи следующих моделей:

**1) R+less+ness.** Данная модель образует существительные с существительными со значением, лишенным чего-то, не имеет что-либо: *aimlessness* – бемақсад [*bemaqsad*] (бесцельность); *needlessness* – нолозимӣ [*nālāzimi*] (беззаконие); *faithlessness* – ноҳӯрмати [*nāhōrmati*] (преданность).

**2) R+al +ism.** При помощи этой модели образуются следующие термины: *nationalism* – миллатчиғӣ [*millatčigi*] (национализм); *internationalism* – интернатсионализм [*internatsionalim*] (интернационализм).

Однако в таджикском языке такого способа образования слов не существует.

#### Литература:

1. Зоҳидов, А. Влияние русского языка на словообразование современного таджикского литературного языка: автореф. дис.канд. филол. наук //А.Зоҳидов. - Душанбе, 1992. - 16 с.

2. Виноградов, В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии / В.В. Виноградов. - М.: Наука, 1975. – 220 с.

3. Виноградов, В.В. Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии//Избранные труды. Исследования по русской грамматике //В.В.Виноградов. - М., 1975 – С. 91 -102.
4. Ганиева, С.А. Ономазиологический подход к сложному словообразованию таджикского литературного языка / С.А.Ганиева. - Худжанд, 1996. – 155 с.
5. Грамматикаи забони ҳозираи тоҷик. Қисми 3. - Душанбе: Дониш, 1985 - 224 с.
6. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов // М. И. Исаев. - М.: Флинта: Наука, 2002. -200 с.
7. Карашук, П.М. Словообразование английского языка //П.М.Карашук. -М., 1972. - 154 с.
8. Касымова, М. О некоторых заимствованиях словообразовательных аффиксов в таджикском и персидском языках/ Изв. АН ТаджССР. Отд-ние обществ, наук //М.О.Касымова.- 1982 - №4 – С 48-55.
9. Крылов, Н.А. О словообразовательном анализе в вузе и терминологии словообразования//Уч. зап. Московск. обл. пед. Инта //Н.А.Крылов.- 1967.—с. 51- 60.
10. Кубрякова, Е. С. Словообразование // Общее языкознание: Внутренняя структура языка // Е.С.Кубрякова. - М., 1972. 393 с.
11. Кубрякова, Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова //Е.С.Кубрякова.- М., 1981. -214 с.
12. Мешков, О.Д. Словообразование современного английского языка //О.Д.Мешков.- М., 1976.-60 с.
13. Моисеев, А. И. О некоторых спорных вопросах морфологической структуры слова в русском языке / Морфологическая структура слова в языках различных типов //А.И.Моисеев.- М.;Л., 1963. 282 с.
14. Султон М. Становление и развитие Персидско-Таджикской научной терминологии: монография // М. Султон - Душанбе: Дониш, 2008. – 338 с.
15. Степанова, М. Д. *Аспекты синхронного словообразования.* // М. Д Степанова, *ЯИШ*, 1972, № 3, - С. 4.

### **СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ**

В статье речь идет о структурная классификация педагогических терминов таджикского и английского языков.

Словообразование как самостоятельная часть лексикологии имеет два ключевых значения, которые следует четко отличать от других разделов лингвистики. Во-первых, оно употребляется для выражения постоянного процесса образования новых слов в языке, и это считается его первым значением. Во-вторых, внутри самого языка при помощи продуктивных моделей создаются новые слова, которые являются наиболее оптимальным вариантом образования слов в любом языке, по-другому, язык находится в состоянии константного формирования и развития, охватывающего установленные языковые процессы, включая и процесс построения новых лексических единиц. Этот процесс стали называть словообразованием в лингвистике.

Также в этой статей подчеркивает, что в состоянии постоянного изменения константно находится лексический состав таджикского и английского языков. Пополнение, обогащение и усовершенствование его новыми словами является одной из закономерностей развития словарного состава каждого языка. В основном обогащение лексического состава происходит двумя путями: способом создания новых лексических единиц и средством заимствования слов из других языков в результате экономических, политических и культурных отношений.

Особенно стоит указать, что решающую роль в развитии пополнения и обогащения лексического состава языка играет образование новых слов на базе уже существующих в нем слов.

Именно в этом русле лингвист О.Д. Мешкова отмечает следующее: «В современных развитых языках словообразование – форма функционирования

языка именно это, как грамматическая система – необходимая форма организации и функционирования словаря»

Исследуя структурный анализ педагогических терминов в рассматриваемых языках, можно прийти к следующим выводам.

1. Установлено, что в грамматическом построении педагогической терминологии использовались все принципы терминопредварения и терминографии таджикского и английского языков.

2. Терминообразующие элементы, т.е. аффиксы в обоих языках являются основными и наиболее активными элементами терминотворчества. Участие 18 префиксов и 22 суффиксов различной продуктивности определено в морфологическом построении педагогической терминологии.

3. Как наиболее распространенный и продуктивный способ терминообразования в сравниваемых языках представлен синтаксико-морфологический способ, а также установлена композиция сложных терминов в четырёх композитах: а) сложные термины (копулятивные композиты (др.-инд. dvandva), состоящие из равноправных частей: *xud - āmōz*, *hamtah-sil* и др.; б) сложные термины (редупликативные композиты (др.-инд. amredita), образующиеся повторением основной части: *гурӯҳ-гурӯҳ*, *синф-синф* и т.п.; в) детерминативные композиты (др.-инд. *sarāmōsgār*)- сложноподчиненные словосочетания в которых один элемент (большой частью, первый элемент) находится в подчинении другому; г) посессивные или атрибутивные композиты (др.-инд. bahuvrīhi) - сочетания, по форме напоминающие детерминативные композиты, но с неизменным выражением собственности и обладания: *синф-хона*, *донии-омӯз* и др.

4) Педагогические терминологические единицы, примененные в научных сочинениях первого периода, и до настоящего времени образуют существенную основу педагогической терминологии таджикского и английского языков.

Определённую часть педагогических терминов, собранных в этих сочинениях, в частности, отдельные педагогические термины и терминополь, названия образовательных учреждений, учебных предметов и учебный год следует применять при составлении монографий, пособий и учебных книг для средних и высших учебных заведений.

**Ключевые слова:** педагогические термины, воспитание, образование, просвещение, лексические словари, русско-таджикский словарь, цитатные термины, биографический словарь, фразеология, педагогика.

## ТАҲЛИЛИ СОҲТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ ПЕДАГОГИИ ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Дар мақола таснифоти сохтори истилоҳоти педагогӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баррасӣ шудааст.

Калимасозӣ ҳамчун ҷузъи мустақили лексикология ду маънои асосӣ дорад, ки бояд аз дигар бахшҳои забоншиносӣ ба таври равшан фарқ кард. Аввалан, он барои ифодаи раванди доими ташаккули калимаҳои нав дар забон истифода мешавад ва ин маънои аввалини он ба ҳисоб меравад. Сониян, дар дохили ҳама забонҳо бо ёрии моделҳои истеҳсоли вожаҳои нав ба вучуд меоянд, ки онҳо муносиби варианти ташаккули калима дар ҳар забон мебошанд, ба ибораи дигар, забон дар ҳолати ташаккул ва инкишофи доими қарор дорад; процессҳои муқарраршудаи забон, аз ҷумла протесси сохтани воҳидҳои нави лексикиро фаро мегирад. Ин раванд дар забоншиносӣ бо номи калимасозӣ маълум гардид.

Инчунин дар ин мақола таъкид шудааст, ки таркиби луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пайваста дар ҳолати тағйирёбии доимӣ қарор дорад. Бо вожаҳои нав пурра қардан, ғанӣ гардонидан ва такмил додани он яке аз намунаҳои инкишофи захираи луғавии ҳар як забон аст. Аслан ғанисозии таркиби луғавӣ бо ду роҳ сурат мегирад: роҳи эҷоди воҳидҳои луғавии нав ва воситаи вожа аз забонҳои дигар дар натиҷаи муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ.

Махсусан қайд кардан бамаврид аст, ки дар заминаи вожаҳои дар он мавҷудбуда ташаккул ёфтани калимаҳои нав дар инкишофи пурра ва ғайр гардондани таркиби луғавии забон роли ҳалкунанда мебозад.

Маҳз дар ҳамин хусус забоншинос О. Мешков чунин қайд мекунад: «Дар забонҳои тараққикардаи ҳозира калимасозӣ шакли кори забон мебошад, чунон ки системаи грамматикӣ шакли зарурии ташкил ва фаъолияти луғат мебошад».

Таҳлили сохтори истилоҳоти педагогиро дар забонҳои мавриди баррасӣ қарор дода, ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст.

1. Муайян карда шудааст, ки дар сохти грамматикӣ истилоҳоти педагогӣ тамоми принципҳои истилоҳот ва истилоҳоти забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ истифода шудаанд.

2. Унсурҳои истилоҳсоз, яъне. аффиксҳо дар ҳар ду забон унсурҳои асосӣ ва фаъолтарини эҷоди истилоҳ мебошанд. Дар сохти морфологӣ истилоҳоти педагогӣ иштироки 18 префикс ва 22 пасванди ҳосилнокии гуногун муайян карда мешавад.

3. Ба сифати маъмултарин ва сермаҳсули истилоҳот дар забонҳои муқоисашаванда усули синтаксисӣ-морфологӣ пешниҳод шуда, таркиби истилоҳоти мураккаб дар чор таркиб муқаррар карда мешавад: а) истилоҳоти мураккаб (комполитҳои копулятиви (инд. dvandva)., ки аз қисмҳои баробар иборат аст: *xud -āmōz, hamtah-sil* ва ғ.; б) истилоҳҳои таркибӣ (комполитҳои такрорӣ (Old Ind. amredita), ки бо такрори қисми асосӣ сохта шудаанд: *гурӯҳ-гурӯҳ, синф- синф*, ва ғ.; в) таркибҳои муайянкунанда (аз. заб. ҳиндӣ. *sarāmōsgār*) - ибораҳои мураккабе, ки дар онҳо як унсур (асосан унсури аввал) ба дигараш тобеъ аст; г) таркибҳои соҳиби ё атрибутиви (аз. заб. ҳиндӣ. *bahuvrīhi*) - таркибҳои аз ҷиҳати шакл ба таркибҳои муайянкунанда шабоҳатдошта, вале ифодаи ногузири моликият ва соҳибият: *синфхона, дониш-омӯз* ва ғ.

4) Воҳидҳои истилоҳоти педагогӣ дар таълифоти илмӣ давраи аввал истифода шуда, то имрӯз сарчашмаи асосии истилоҳоти педагогӣ забонҳои тоҷикӣ ва англисиро ташкил медиҳанд.

Ҳангоми тартиб додани монографияҳо, дастурҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ барои мактабҳои миёна ва олии як қисми муайяни истилоҳоти педагогӣ дар ин асарҳо ҷамъоварда шуда, аз ҷумла истилоҳоти педагогӣ ва соҳаи истилоҳот, номи муассисаҳои таълимӣ, ғайрҳои таълимӣ ва соли хониш бояд истифода шавад.

**Калидвожаҳо:** истилоҳшиносон, забоншиносон, тасодуфӣ, мафҳум, вижагиҳо, пажӯҳиш, бозсозӣ, стандартикунонӣ, истилоҳгузинӣ, таҳаввулот, нимвандҳо, метадиялектҳо, фарозабонӣ, терминология.

## STRUCTURAL CLASSIFICATION OF PEDAGOGICAL TERMS OF THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

The article deals with the structural classification of pedagogical terms in Tajik and English.

Word formation as an independent part of lexicology has two key meanings that should be clearly distinguished from other sections of linguistics. First, it is used to express the constant process of the formation of new words in the language, and this is considered its first meaning. Secondly, within the language itself, with the help of productive models, new words are created, which are the most optimal option for the formation of words in any language, in other words, the language is in a state of constant formation and development, covering established language processes, including the process of building new lexical units. This process became known as word formation in linguistics.

Also in this article emphasizes that the lexical composition of the Tajik and English languages is constantly in a state of constant change. Replenishment, enrichment and improvement of it with new words is one of the patterns of development of the vocabulary of each language. Basically, the enrichment of the lexical composition occurs in two ways: the way of creating new lexical units and the means of borrowing words from other languages as a result of economic, political and cultural relations.



It is especially worth pointing out that the formation of new words on the basis of words already existing in it plays a decisive role in the development of replenishment and enrichment of the lexical composition of a language.

It is in this vein that the linguist O.D. Meshkova notes the following: “In modern developed languages, word formation is a form of language functioning, just like a grammatical system is a necessary form of organization and functioning of a dictionary”

Exploring the structural analysis of pedagogical terms in the languages under consideration, we can come to the following conclusions.

1. It has been established that in the grammatical construction of pedagogical terminology, all the principles of terminology and terminography of the Tajik and English languages were used.

2. Term-forming elements, i.e. affixes in both languages are the main and most active elements of term creation. The participation of 18 prefixes and 22 suffixes of different productivity is determined in the morphological construction of pedagogical terminology.

3. As the most common and productive way of term formation in the compared languages, a syntactic-morphological method is presented, and the composition of complex terms in four composites is established: a) complex terms (copulative composites (Old Ind. dvandva), consisting of equal parts: xud -āmōz, hamtah-sil, etc. b) complex terms (reduplicative composites (Old Ind. amredita) formed by repetition of the main part: гурӯх-гурӯх, synth-synth, etc.); c) determinative composites (Old Ind. sarāmōsgār) - complex word combinations in which one element (mostly the first element) is subordinate to another; d) possessive or attributive composites (Old Ind. bahuvrihi) - combinations resembling determinative composites in form, but with an indispensable expression of ownership and possession: синф-хона, donish-omuz, etc.

4) Pedagogical terminological units used in the scientific writings of the first period, and to this day form the essential basis of the pedagogical terminology of the Tajik and English languages.

A certain part of the pedagogical terms collected in these works, in particular, individual pedagogical terms and the term field, the names of educational institutions, academic subjects and the academic year, should be used when compiling monographs, manuals and textbooks for secondary and higher educational institutions.

**Key words:** pedagogical terms, upbringing, education, enlightenment, lexical dictionaries, Russian-Tajik dictionary, quotation terms, biographical dictionary, phraseology, pedagogy.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Ҷуракулов Б.Р.– номзоди илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. **Суроға:** 735360, ҚТ, ш.Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16. **тел:** (992)985479147

**Сведения об авторе:** Джуракулов Б.Р. – кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и сопоставительной типологии Кулябского государственного Университета имени Абуабдуллох Рудаки. **Адрес:** 735360, РТ, г.Куляб, ул. С.Сафарова 16. **тел:** (992)985479147

**Information about the author:** Jurakulov B.R. – candidate of philology science., dosent of the chair of linguistic and comparative typology of Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. **Address:** 735360, RT, Kulob, and S.Safarov St.-16. **tel:** (992) 985479147

УДК – 811.21/88 (2 точ)  
ББК – 81 (2 точ)  
И - 67

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ МЕСТОИМЕНИЙ

Искандарова М.Н.

ГОУ «Худжандский госуниверситет имени академика Б. Гафурова»

Правильное использование местоимений – одно из важных условий культуры речи. Чтобы выявить, как ученики пользуются местоимениями в различных значениях, нами было проведено такое исследование.

Учащимся шестых классов было предложено построить предложения с местоимениями, уже изученными в курсе морфологии.

Каждому учащемуся было дано задание сконструировать 10 предложений с местоимениями разных разрядов в любой грамматической форме. При этом им предоставлялось возможность построить любое простое или сложное предложение и включить в него прямую речь. Заменять данные местоимения другими словами не разрешалось. Работа выполнялась каждым учеником индивидуально в течение одного урока.

Учащимися каждого из шести классов давалась одна из следующих групп местоимений:

я	он	оно
мой	твой	ваш
себя	такой	столько
этот	всякий	сам
кто?	какой?	чей?
чей?	который?	кто?
каждый	некоторый	какой-либо
некто	кто-либо	что-нибудь
что-то	какой-нибудь	кое-что
никто	никакой	некого
ты	она	мы
наш	свой	вы
тот	таков	весь
другой	самый	иной
что?	который?	сколько?
сколько?	какой?	что?
нечто	несколько	чей-либо
кто-то	что-либо	кто-нибудь
чей-нибудь	кое-что	кое-какой
ничто	ничей	ничего

### Общая характеристика выполненной учащимися работы.

Школьники должны были составить 290 предложений с теми местоимениями, которые изучались в школе, но составлено было только 249 предложений. В 196 предложение (89,55%) ученики включили данные местоимения. В 40 случаях (1,87%) ученики совсем не сумели составить предложения с такими словами, как *себя, иной, который, некого, какой-либо, чей-либо, некто, кое-что, кое-какой* и др.

Анализ предложений показал, что не все учащиеся в одинаковой мере пользуются словами, относящимися к разным группам местоимений, и не всегда правильно умеют включить их в разнообразный по содержанию контекст речи.

В числе 249 предложений, составленных учащимися, оказалось 132 (или 69,9%) простых и 67 (или 30,1%) сложных.

Среди простых преобладают распространённые предложения с прямым порядком слов, в составе которых встречаются обращения, однородные члены, выраженные преимущественно существительными и глаголами. Первые выступают в качестве подлежащего, дополнения, а вторые – в роли сказуемого.

Единичными были примеры употребления причастных и деепричастных оборотов.

Среди сложных предложений значительное количество сложносочинённых с союзами *и, а, но* и сложноподчинённых с различными подчинительными союзами. Реже использовались конструкции бессоюзных предложений. Много предложений с прямой речью.

Исключительно редко и только очень развитые школьники пользовались конструкциями предложений смешанного типа с разными видами сочинительной и подчинительной связи

#### **Анализ ошибок, допущенных при включении местоимений в предложения.**

Обобщённо - отвлечённое значение местоимений как лексико-грамматического типа слова, составляющих особую часть речи, вызвало у учащихся значительные ими было допущено свыше 250 неправильностей, связанных с неумением самостоятельно построить предложения с местоимениями разных разрядов. По своим особенностям все эти неправильности делятся на 3 основные группы.

#### **1. Употребление одних местоимений вместо других, не сходных с ними по значению; смешение грамматических форм**

Это одна из самых распространённых неправильностей чаще всего вызывается смешением учениками семантики разных местоимений, переосмыслением трудных по значению местоимений и отсутствием необходимых навыков по конструированию предложений с местоимениями разных разрядов.

Очень интересное явление было обнаружено в тех работах, где вместо возвратного местоимения *себя* было употреблено личное местоимение первого лица *я* («Я пришел в свой класс») и *меня* - форма винительного падежа от того же местоимения («Меня зовут Наташа»). Как в первом, так и во втором случае ученики вместо возвратного местоимения *себя*, имеющего свое особое значение и грамматические признаки (не имеет лица, числа, рода и именительного падежа), употребили личные, исходя из общности их семантики. Психологически ученики восприняли это местоимение как слово соотносительное с личным местоимением, которым они и воспользовались, чтобы показать, что речь идет о самом себе (я пришел, меня зовут), а не о другом лице.

Определительное местоимение *весь* семантически отождествлялось учениками со словом *всякий* того же разряда; поэтому и составлялись предложения типа: «Всякий человек любит себя». Уловить смысловую разницу в местоимениях *весь* (т. е. «целый, полный, сколько ни есть, без остатка») и *всякий* (т. е. «любой, каждый») они не смогли. В основе замены местоимения *весь* местоимением *всякий* лежит смешение семантики слов, имеющих различное обобщенно-отвлеченное значение. Словосочетания *всякий человек* (т. е. «каждый, любой») и *все люди* (т. е. «все количество без исключения») рассматривались учениками как тождественные. Построить предложение с местоимением *весь* оказалось для них труднее, чем со словом *всякий*.

Поводом для замены вопросительного местоимения *какой* неопределенным *какой-то* послужило недопонимание учениками роли частицы *то*, которую они присоединили к данному им слову, не думая, что она внесет изменение в его семантику. Ученики писали: «Какой-то волк гнался за зайцем»; «Какой-то заяц проехал на поезде без билета»; «Он был повален каким-то существом» и т. д.

Такая замена, кроме того, была обусловлена, возможно, и тем, что ученики не сумели найти соответствующий лексический материал для построения предложения с вопросительным местоимением *какой*.

Включая в предложения вопросительные местоимения вместо требующихся по заданию относительных, учащиеся допустили 88 неправильностей. По отдельным

словам они распределились следующим образом: *какой*-14, *чей* -22, *что* - 11, *кто*- 19, *сколько*-12 и *который* — 10.

Большинство учащихся составили простые предложения, в которых местоимение фигурирует как вопросительное слово («Какого цвета небо?»: «Какого лица этот глагол?»; «Какой же все-таки игрок забил в ворота мяч?»; «Какой сегодня день?»; «Какой этот шар, зеленый или красный?»), а не как относительное.

В некоторых предложениях вместо относительного местоимения были употреблены эмоционально-оценочные слова: «Какой ясный день!»; «Какая красивая кукла!»; «Какой красивый цветок!»; «Какой дождь!»: «А какой хороший ученик был, и вежливый, и учился хорошо».

Особенно редко в роли предложениях использовалось слово *чей* (*Чей бы ты ни был, иди с нами; Никто не знал, чье гнездо*).

Основная же масса школьников заданное относительное местоимение *чей* употребила как вопросительное слово: «Чей бумажник лежал на земле?»; «Чья была машина?»; «Чей памятник?» - спросил Коля».

В отдельных примерах вместо относительного местоимения *чей* учащиеся употребили неопределенное местоимение *чей-то* («Чей-то ремень -спросил Дубровский»).

Затруднения вызвало у учащихся и конструирование предложений со словами *что* и *кто* в роли относительных местоимений.

Почти все учащиеся составили простые вопросительные предложения, в которых местоимения *кто* и *что* были употреблены в качестве вопросительных слов: «Кто попадет сегодня в кино?»; «Что ты знаешь о Карле Великом?».

Среди составленных учащимися примеров оказалось немало предложений с прямой речью, например: «Воспитатель спросил: «Кто сегодня дежурит в столовой?»; «Что тебя так волнует?» - спросил наблюдатель».

И только отдельные ученики сумели дать примеры сложноподчиненных предложений, где относительные местоимения *кто* и *что* были использованы в качестве слов, связывающих придаточное предложение с главным: *Кто получает двойки, тот плохой ученик; Кто ищет, тот с главным: всегда найдет*.

Большинство учащихся не сумели также самостоятельно сконструировать сложноподчиненные предложения с относительным местоимением *сколько*. Вместо этого ученики дали простые предложения с вопросительным словом типа: «Сколько дней осталось до Нового года?»; «Сколько холодных дней было в году?».

Только отдельные ученики показали, что знают роль этого относительного местоимения словом в сложноподчиненных предложениях, и дали соответствующие примеры: *Сколько мне нужно денег, я не знал и сам; Сколько возьмёшь, столько и отдашь*.

Из относительных местоимений со словом, который только отдельные ученики смогли самостоятельно сконструировать сложноподчиненное предложение типа: *Всякий предмет, который я видел, имел форму прямоугольника; Вот девочки, которые были в Ленинграде*.

Другие употребили местоимение *который* в качестве вопросительного слова в простом предложении («Которая книга интереснее?») или в восклицательном с неопределенно-количественным значением (Который уж год яблоня не дает плодов!»).

В нескольких работах местоимение *сколько* (как относительное) было заменено *несколько* («Несколько мальчиков и девочек ушли в поход»: «Уже несколько дней не показывалось солнце»: «Мы несколько раз были здесь») или же словом *столько* с частицей *то* в неопределенном значении: «Я получил столько-то четверок и две тройки»; «Столько - то ящиков лежало в углу».

В нескольких работах была произведена замена неопределенного местоимения *что-то*, связанного с грамматическим понятием неодушевленности, местоимением *кто-то*, выражающим одушевленность («В сенях кто-то шарит рукой по двери»), а местоимение *кое-кто* было употреблено вместо заданного *кое-что* («Кое-кто не знает правил»).

Один из слабых учеников сконструировал предложение с местоимением *какая-нибудь*, употребив его в место *кто-либо* («Какая-нибудь книга вам понравится»).

Составляя предложение с местоимением *чей-либо*, отдельные ученики отбросили не осмысливаемую ими частицу *либо* со значением неопределенности и включили в текст только вопросительное слово *чей*, например: «Чей это малыш?» - спросила подошедшая девочка»; «Чей это ребенок?» - повторила женщина».

Отрицательные местоимения *некого* и *ничего* смешивались по значению и по написанию с родительным падежом разряда *никого* и *ничего* («Некого в классе у нас нет»).

Замена отрицательного местоимения *никакой* неопределенным с отрицанием *не какой-то* («Это был не какой - то мальчик, а Володя Дубинин») произведена из-за недопонимания его семантики и неумения сконструировать отрицательное предложение.

Непонимание семантики отрицательного местоимения *ничей* («ни- кому не принадлежащий») послужило основанием для замены его не- определенным с частицей *не* («не чей-нибудь»), усиливающей значение принадлежности чего-то определенному лицу («Этот пес не чей-нибудь, а самого генерала»).

Сочетание слов *ничей-нибудь* везде было написано орфографически неправильно («ничей-нибудь»).

Местоимение *ничей* заменялось иногда неопределенным *чей-либо*, которое имеет значение, противоречащее значению данного отрицательного местоимения. Вместо того чтобы написать *Эта книга ничья*, ученик пишет: «Эта книга чья-либо из ребят».

В иных примерах местоимение *ничей* заменялось неопределенным *чей-нибудь*, *чья-нибудь*, т. е. «принадлежащий кому-то», какому-то лицу мужского или женского рода.

Использование в предложении отрицательного местоимения *никто* («Никто не остановит меня в трудный час») в место *ничто* вызвано неясным пониманием семантики отрицательного местоимения *ничто* и трудностью конструирования предложений с ним.

Местоимение *кое-какой* было заменено несходным по значению словом *кое-кто* («Кое-кто плохо выучил стихотворение Маяковского»).

Составляя предложения, отдельные ученики иногда допускали ошибки, обусловленные нечетким разграничением ими падежных и родовых форм разных местоимений. Так, например, произошло с родительным падежом личного местоимения 3-го лица единственного числа *его* от *оно*, который был произвольно заменен формой винительного падежа личного местоимения женского рода *ее* от *она*: «Ее звали товарищи в кино».

Смешение форм родительного падежа единственного числа вопросительного местоимения *чей* (*чьего*) с родительным падежом местоимения *что* (*чего*), имеющее, очевидно, орфографическую природу, было допущено в примере «Чего ты хочешь?» - спросил отец.

Замена одной падежной формы другой наблюдалась при употреблении в речи отрицательных местоимений. Так, например, в предложении «На лавке ничто не стояло» *ничто* использован вместо родительного с отрицанием: *ничего не стояло*.

Неопределённое местоимение *чей-нибудь* было заменено *чем-нибудь* («Чем-нибудь ты помог ему»).

## **2. Замена местоимений словами, относящимися к другим частям речи**

При составлении предложений с местоимениями ученики нередко прибегали к замене их разными частями речи, сходными по каким-нибудь внешним признакам, что обусловлено нечетким разграничением семантики слов, их морфологической структуры и грамматических их признаков.

Так произошло, например, с неопределенным местоимением *кое-какой*, вместо которого в предложении было использовано местоименное наречие *кое-как* («Ты сегодня уроки сделал кое-как»; «Ты сегодня пришел в школу кое-как»).

В других примерах вместо местоимения *чей-либо* был употреблен разделительный союз *либо*, соотнесенный с *или*: «Кто-то из рабочих крикнул: «Либо жизнь, или смерть». Неопределенное местоимение *какой-либо* было расчленено на вопросительное слово, *какой* и частицу *либо*, которая использовалась в качестве разделительного союза, например: «Какой ты хочешь шоколад, либо тебе дать конфет».

Во многих примерах, кроме того, неопределённое местоимение нечто механически заменялось просторечной частицей *нешто* в значении «разве» или «неужели», например: «Нешто он тебе поможет?»; «Нешто можно так поступать?».

### **3. Употребление местоимений, не подходящих для данного контекста**

Составляя предложения с местоимениями различных разрядов, учащиеся нередко употребляли их в значении, не подходящем для данного контекста, и тем самым нарушали точность и логичность высказывания.

Неуместная вставка этих слов в предложение нередко обуславливалась переосмыслением их семантики или смешением с близкими по смыслу, но не синонимичными местоимениями.

Наиболее часто эти неправильности наблюдались при включении в предложение относительных, неопределенных и отрицательных местоимений.

Многие ученики неудачно составляли предложения, в которые нужно было включить неопределенные местоимения с частицами *либо* и *нибудь*, например: «Какая-либо песня пришлась мне по вкусу».

Аналогичное явление наблюдается и в использовании неопределенного местоимения *какой-либо*, например: «Девочка купила какой-либо шар». В примере «Маме все равно, кто-либо принесет воды» слово *кто-либо* употреблено вместо относительного местоимения *кто* (Маме все равно, кто принесет воды) [2, с. 41].

Местоимение *чей-либо* иногда использовалось учениками относительного *чей* с частицами *бы*, *-то* или *-нибудь*: «Чей-либо он ни был, ты должен отдать его» (*чей-либо* вместо *чей бы*).

Судя по употреблению отрицательных местоимений, они недостаточно четко отграничиваются учащимися от неопределенных. Как те, так и другие нередко использовались неправильно вследствие недопонимания их значения. Так, например, неопределенное местоимение *нечто* при включении в предложение переосмыслилось и использовалось как отрицательное *ничего*, например: «Мне нечто скрывать».

Неправильно были употреблены учащимися и сочетания слов *нечто вероятное* и *нечто правдоподобное* в следующих предложениях: «Со мной случилось нечто вероятное»; «Со мной произошло нечто правдоподобное»; а также местоимение *некоторый* в таких предложениях, как «Некоторая птица может перелететь море»; «Некоторый из нас читает по-немецки»; «Некоторый раз мы попадали в затруднительное положение» [2, с. 42].

Книжное определительное местоимение *иной* неправильно соотносилось учащимися со словами *одни* и *первый* («Одни не понимали, догадывались». «В иной раз он мне понравился лучше, чем в первый») в то время как правильно будет соотнести их со словами *другие* (в первом), *второй* (во втором).

Слово *сколько* было неправильно употреблено в восклицательном предложении в сочетании со словом *много*: «Сколько много в лесу грибов!»; «Сколько много ягод малины и брусники растет». Контаминация *сколько много* свойственна просторечию «Иные на кустах!».

К неправильностям употребления местоимений в значении, не подходящем для данного контекста, следует отнести и лексико-стилистические ошибки учащихся, обусловленные незнанием ими существующих в русском литературном языке норм использования слов и книжной и разговорной речи [1, с.32].

Так, например, неопределенные местоимения *кто-либо* и *что-либо*. обычно используемые в книжном языке, включались учащимися в бытовую речь. Например: «Что приготовить тебе на обед»; «Что-либо», - ответил сын «Кто-либо не согласится купаться в реке?».

Проведенное нами исследование показывает, что использование местоимений в речи вызывает у учащихся очень большие затруднения. Это объясняется непониманием школьниками значения местоимений и недостаточным навыком использования их в качестве самостоятельных слов для конструирования предложений.

Ошибки, допущенные учащимися в процессе конструирования предложений с отдельными словами, относящимися к данной части речи, распространяются почти на все разряды, но особенно наблюдаются в предложениях, составленных с определительными, относительными, неопределенными и отрицательными местоимениями [4, с. 27].

Школьники нередко смешивали одни местоимения с другими значению или употребляли неверные формы, ошибочно заменяли местоимения другими частями речи или вместо данных местоимений включали другие неподходящие по смыслу для данного контекста, и тем самым нарушали лексические, лексико-грамматические и лексико-стилистические нормы употребления местоимений, принятые в русском литературном языке.

Непонимание учениками значения местоимений, слабое знание их лексико-грамматических особенностей, неумение правильно построить словосочетания с данными словами, отсутствие навыка в конструировании предложений с разными местоимениями и особенно относительными, указывает на то, что в школе слабо работают над повышением культуры речи учащихся в связи с изучением этого очень важного в речевом отношении раздела морфологии [3, с. 51].

Как правило, ученики механически выучивают склонение местоимения разных разрядов, упражняются в правописании слов, но не работают над осмыслением их значений. У них не вырабатываются навыки конструирования предложений с местоимениями в роли главных и второстепенных членов, а также в роли слова, связывающего придаточное предложение с главным [2, с. 36].

Чтобы повысить культуру устной и письменной речи учащихся в связи с изучением местоимений, целесообразно построить изучение этой части речи в школе с учетом тех ошибок, которые выявлены нами. Вот эти приемы работы.

1) Анализ устной и письменной речи, помогающий понять значение и употребление местоимений разных разрядов в широком контексте, где они указывают на предмет, лицо, признак, количество или спрашивают о них.

2) Самостоятельное конструирование учащимися предложений с местоимениями (кроме относительных).

3) Конструирование предложений с местоимениями, употребляемыми в специфически книжной речи.

4) Составление предложений с близкими по значению местоимениями одного и того же или разных грамматических разрядов.

5) Составление предложений с местоимениями, противоречащими друг другу по смыслу.

6) Отграничение местоимений от других частей речи, допускающих смешение местоимение или структурно-морфологическим по семантическим их признакам.

7) Упражнения на сочетаемость местоимений с другими словами.

8) Упражнения на разграничение личных и притяжательных, указательных и определительных местоимений, а также личного 1-го лица (я), возвратного себя и притяжательного мой.

9) Упражнения на разграничение семантики неопределенных и отрицательных местоимений, смешиваемых учащимися.

10) Составление сопоставительных предложений с вопросительными и относительными местоимениями и грамматический их разбор.

11) Конструирование сложноподчиненных предложений с относительными местоимениями в практическом плане.

12)Обобщающие упражнения типа самостоятельного конструирования предложений с отдельными местоимениями разных разрядов, употребленных в качестве подлежащих, дополнений и определений.

13) Подбор и анализ текстов, в которых используются местоимения различных разрядов, для написания изложений.

14) Подготовка и написание учащимися сочинений с целью правильного использования в них местоимений, различных по семантике, склонениям и орфографическим особенностям.

#### Литература:

1. Аллахвердиева Д.Т. Опыт применения тестов для дидактической экспертизы обучения.//Высшее образование в России. - 2008. №2.

2. Бауман Х., Карпов А.С. Обучение русскому языку и подготовка учителей к школе // ИЯШ, 1992, №1.

3. Вопросы контроля обученности учащихся русскому языку. Методическое пособие / под ред. А.А. Мирлюбова. - Обнинск. Титул, 2010. - 80с.

4. Гальская Н.Д. Современная методика обучения русскому языку: Пособие для учителя., 2-е изд., переработано и дополнено. - М.: АРКТИ, 2008.- 192

### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ МЕСТОИМЕНИЙ

В научной статье рассматриваются современные задачи использования местоимений в речи, которые вызывают у учащихся очень большие затруднения. Это объясняется недопониманием школьниками значения местоимений и недостаточным навыком использования их в качестве самостоятельных слов для конструирования предложений.

Всем известно, что школьники нередко смешивают одни местоимения с другими по значению или употребляют неверные формы, ошибочно заменяют местоимения другими частями речи или вместо данных местоимений включают другие неподходящие по смыслу для данного контекста, и тем самым нарушают лексические, лексико - грамматические и лексико - стилистические нормы употребления местоимений, принятые в русском литературном языке.

Также в статье автором рассматриваются ошибки, допущенные учащимися в процессе конструирования предложений с отдельными словами, относящимися к данной части речи, которые распространяются почти на все разряды, но особенно наблюдаются в предложениях, составленных с определительными, относительными, неопределенными и отрицательными местоимениями. Изложенный материал и его обобщение смогут оказать взаимосвязанную помощь при обучении морфологии, где особое внимание уделяется вопросам переработки смысловой информации текстов.

**Ключевые слова:** культура речи, сконструировать, индивидуально, сумели составить предложения, семантически, тождественные, сложноподчинённые предложения, фигурирует, морфологическая структура, грамматический признак, аналогичное явление.

### МАХСУСИЯТИ ХАТОҲОИ НУТҚИИ ХОНАНДАГОН ДАР АЛОҚАМАНДӢ ҲАНГОМИ ИСТИФОДАИ ЧОНИШИНҲО

Дар мақолаи илмӣ масъалаҳои муносири истифодаи чонишинҳо дар нутқ, ки барои хонандагон душворҳои зиёд ба бор меоранд, баррасӣ шудааст. Сабаби ин аз нодуруст фаҳмидани маънои чонишинҳо ва малакаи нокифояи истифодаи онҳо ба сифати калимаҳои мустақил барои сохтани ҷумлаҳо мебошад. Ба ҳама маълум аст, ки мактаббачагон аксар вақт баъзе чонишинҳоро аз ҷиҳати маъно бо дигараш омехта мекунанд ё шаклҳои нодурустро истифода мебаранд, иштибоҳан чонишинҳоро бо дигар қисмҳои нутқ иваз мекунанд ё ба ҷои ин чонишинҳо дигарро мепайванданд, ки аз ҷиҳати мазмун барои контекст номувофиқанд ва бо ин васила меъёрҳои калимаҳои лексикӣ, лексикӣю грамматикӣ ва лексикӣю услубӣ истифодаи чонишинҳои дар



забони адабии рус кабулшударо вайрон мекунад. Муаллиф, инчунин дар мақола хатогихоеро, ки донишҷӯён ҳангоми сохтани ҷумла бо калимаҳои алоҳидаи марбут ба ин қисми нутқ содир кардаанд, ки қариб ба ҳамаи категорияҳо дахл доранд, вале махсусан дар ҷумлаҳои, ки бо хосият, нисбӣ, номуайяни ва ибора сохта шудаанд, ба назар мерасад. Маводи пешниҳодшуда ва ҷамъбасти он метавонад дар таълими морфология, ки дар он ба коркарди иттилооти семантикии матнҳо диққати махсус дода мешавад, ба ҳам алоқаманд кӯмак расонад.

**Калидвожаҳо:** фарҳанги нутқ, сохтан, ба таври инфиродӣ, ҷумларо сохта тавонистанд, семантикӣ, яхела, ҷумлаҳои мураккаб, иштирок кардан, сохтори морфологӣ, хусусияти грамматикӣ, падидаи яхела.

### TYPICAL ERRORS IN STUDENT SPEECH ASSOCIATED WITH USE OF PRONOUNS

The scientific article examines the modern problems of using pronouns in speech, which cause very great difficulties for students. This is due to the students' lack of understanding of the meaning of pronouns and the insufficient skill of using them as independent words for constructing sentences.

Everyone knows that schoolchildren often confuse some pronouns with others in meaning or use incorrect forms, mistakenly replace pronouns with other parts of speech, or instead of these pronouns include other inappropriate in meaning for a given context, and thereby violate lexical, lexical - grammatical and lexical - stylistic the norms of using pronouns, accepted in the Russian literary language.

Also in the article, the author examines the mistakes made by students in the process of constructing sentences with separate words related to this part of speech, which apply to almost all categories, but are especially observed in sentences composed with definitive, relative, indefinite and negative pronouns. The presented material and its generalization will be able to provide interrelated assistance in teaching morphology, where special attention is paid to the processing of semantic information of texts.

**Key words:** culture of speech, construct, individually, were able to form sentences, semantically, identical, complex sentences, appears, morphological structure, grammatical feature, a similar phenomenon.

**Сведения об авторе:** Искандарова Мадинахон Набиджоновна кандидат филологических наук, доцент кафедры развития устной и письменной речи русского языка факультета русской филологии ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова» 735700, РТ, г. Худжанд, проспект Мавлонбекова, 1 Тел.: (+992) 92 757 27 97 saya.badalova.n.@mail.ru

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Искандарова Мадинахон Набиджоновна номзоди илмҳои филология, дотсенти кафедраи рушди нутқи шифоҳӣ ва хаттии забони русии факултети филологияи руси МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров» 735700, ҶТ, Хучанд, хиёбони Мавлонбеков, 1 Тел.: (+992) 92 757 27 97 saida.badalova.n.@mail.ru

**Information about the author:** Iskandarova Madinakhon Nabidzhonovna candidate of Philology, associate professor of the department of development of oral and written speech of the Russian language the faculty of russian philology SEI "Khujand State University named after academician B. Gafurov" 735700, RT, Khujand, Mavlonbekov avenue, 1 Tel .: (+992) 92 757 27 97 saida.badalova.n.@mail.ru

УДК – 976 (2 точ)  
ББК – 74 (2 точ)  
Х - 69

## ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА

Исломов О.А., Хомидова Ф.Л.

ГОУ "Худжандский госуниверситет имени академика Б.Гафурова"

В современных условиях, в условиях усложнения образовательных программ в сфере образования, усложнения производственных процессов в сфере профессионально-трудовой деятельности, усложнения социодинамических процессов в сфере духовно-нравственной жизни общества с одной стороны, а с другой информатизации общества, в том числе и в сфере образования большое требование предъявляется к профессионально-педагогической подготовке педагогических кадров. Решение этих задач напрямую связано с подготовкой будущих специалистов к непрерывному образованию и самообразованию. Деятельность преподавателя вуза многогранна и многоаспектна и требует огромной ответственности и самоотдачи. Исследование деятельности преподавателя вуза в связи с этим требует реализации ряда научно-исследовательских подходов, таковых как системный, комплексный, полифункциональный. Системный подход реализуется тогда, когда деятельность преподавателя вуза рассматривается как система, состоящая из конкретных элементов и их связей между ними. Комплексный подход предполагает комплексное рассмотрение функционирования элементов их связей в диалектическом единстве, в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Полифункциональный подход эффективно реализуется только тогда, когда все профессиональные функции преподавателя рассматриваются параллельно и одновременно, не как главное и второстепенное, как это имеет место при традиционном представлении, а как равноправное и равнозначное. Таковых функций три: преподавательская, учебная; воспитательная; научно-исследовательская. Без должного и достаточного уровня готовности ко всем этим трем функциям преподаватель не может эффективно работать в вузе в современных условиях. Полифункциональный подход отличается от монофункционального подхода тем, что он все эти три функции рассматривает как главное, как объективно необходимое, а монофункциональный в качестве главного рассматривает преподавательскую, учебную функцию, а воспитательную и научно-исследовательскую как бы само собой разумеющуюся, что неправильно с научно-методической точки зрения. Именно полифункциональный подход способствует формированию нового представления о преподавателе вуза, о его личностных и профессиональных качествах. «Можно предположить, что в XXI веке подавляющее большинство учителей будут людьми не только высококвалифицированными, но и пытливыми, открытыми для творческого восприятия новых идей, самостоятельно оценивающими их эффективность и состоятельность» [1, с. 5]. Преподаватель вуза в широком смысле должен стать эрудированным педагогом, воспитателем и ученым. А чтобы стать таковым он должен с ускоренным темпом пройти данный профессионально-педагогический путь: путь преодоления профессионально-педагогических трудностей, адаптации к профессионально-педагогическим условиям, оттачивания педагогического мастерства. К сожалению, как показывает наше многолетнее психолого-педагогическое наблюдение, молодые преподаватели вуза на начальном этапе своей преподавательской деятельности испытывают огромные трудности при адаптации к строгим научно-методическим требованиям вуза к квалификации преподавателя. Вместе с тем

использование профессиональной деятельности преподавателя вуза предполагает также реализацию таких подходов как деятельностный и компетентностный.

Реализация деятельностной и компетентностной подходов наряду с системной и полифункциональной создают объективно необходимые научно-методические условия для методически объективного исследования рассматриваемой проблематики. Качество и результат любого вида деятельности во многом зависит от уровня готовности к ней субъекта деятельности. Особенно это касается профессиональной деятельности. Поэтому профессионально-педагогическая подготовка молодых преподавателей должна занимать центральное место в системе деятельности вузов.

Основываясь на данную гипотезу, можно рассмотреть модель управления деятельностью молодых преподавателей вуза.

Молодые преподаватели параллельно и одновременно должны готовиться к трем видам своей профессионально-педагогической деятельности: учебной, воспитательной, научно-исследовательской.

Каждый из этих видов деятельности предполагает наличие у молодого преподавателя определенных профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, а также определенных опытов выполнения репродуктивной и творческой деятельности, связанной с их профессией. С этой точки зрения объективно необходима профессионально-педагогическая готовность молодых преподавателей вуза. Это означает, что для выполнения каждого из перечисленных видов профессионально-педагогической деятельности молодой преподаватель вуза должен быть готов функционально, поскольку уровень функциональной готовности и определяет качество выполнения деятельности. Отсюда следует вывод, что для молодого преподавателя вуза необходимо обладание научными знаниями и искусством ведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности. И здесь, как субъект деятельности, он должен быть компетентен, квалифицирован с точки зрения выполнения этих профессионально-педагогических функций, должен владеть теорией и практикой выполнения этих функций. В состав теории входят профессионально-педагогические знания, умения и навыки обучения, воспитания и ведения научно-исследовательской деятельности. Практика же начинается с теории и искусства усвоения, изучения, обобщения и творческого применения передового опыта, передового педагогического опыта обучения, передового педагогического опыта воспитания, передового педагогического опыта ведения научно-исследовательской деятельности. Эти теоретические суждения позволяют заключить, что в практике профессионально-педагогической подготовки молодых специалистов имеет место как переоценка, так и недооценка отдельных видов профессионально-педагогической деятельности, что не отвечает научно-методическим требованиям полифункциональной подготовки молодых педагогических кадров. Так часто они переоценивают роль и место профессионально-педагогической готовности к учебной работе и недооценивают роль и место воспитательной и научно-исследовательской деятельности, что приводит к их монофункциональной профессионально-педагогической подготовке. Молодым преподавателям вуза объективно необходимо осознание не только значимости учебной работы как профессионально-педагогической задачи, но и осознание необходимости решения задач, связанных с воспитательной и научно-исследовательской работой. Только такое всестороннее отношение к своей профессии, к целям и задачам функционального характера обеспечивает качественную подготовку молодых педагогических кадров для работы в вузе. Многое зависит от уровня адаптации молодых преподавателей к образовательной, профессионально-трудовой сфере вуза. В зависимости от уровня готовности к выполнению преподавательской функции молодые преподаватели по-разному адаптируются в этой среде. Несомненны роль и место профессионально-педагогической, трудовой среды в становлении молодого преподавателя вуза, ибо «среда социальная, окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его существования, формирования и деятельности...

социальная среда оказывает решающее воздействие на формирование и развитие личности» [3, с. 651].

Проблема адаптации молодых преподавателей вуза является главной ввиду того, что среда, как мы видим, оказывает решающее воздействие на формирование и развитие личности. В связи с этим возникает вопрос, а что же такое адаптация? «Адаптация (от лат. *adapto* – приспособлять) – приспособление сознания и функции организма, его органов и клеток к условиям среды» [2, с. 8]. Также «Адаптация социальная (от *socialis* – общественный): 1) процесс активного приспособления индивида к условиям новой социальной среды; 2) результат этого процесса. Социально-психологическим содержанием социальной адаптации являются сближение целей и ценностных ориентаций и входящего в него индивида, усвоение им норм, традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую структуру группы» [2, с. 10].

Учебная среда вуза как система состоит из субъектных, содержательных, процессуальных и организационных аспектов обучения. К субъектным элементам относятся профессорско-преподавательский состав и студенческий контингент вуза. К содержательным элементам вуза относятся такие элементы как: учебный план, учебные программы, силлабусы, тексты, лекции, учебно-методические пособия, технические средства обучения, интерактивные средства обучения, презентации, мультимедийные средства обучения.

К процессуальному аспекту обучения относится все многообразие и разнообразие применяемых методов обучения. Это словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемные, последовательные, индуктивные, дедуктивные и др. К организационным элементам относятся все формы организации обучения, применяемые при преподавании различных учебных предметов в данном вузе. В частности, в условиях кредитной системы обучения – это лекции, самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя, самостоятельная работа студента и др. Все элементы учебной среды образуют определенный системный комплекс на основе их единства, взаимосвязи и взаимообусловленности. Каждый элемент системы учебной среды входит в состав группы элементов того или иного аспекта обучения, и также обладает определенной дидактической и методической ценностью, которые составляют основу дидактического влияния и дидактического отношения в результате процессов преподавания и обучения, передачи и приема учебной информации. Обучение как таковое представляет процесс управления одним субъектом учебно-познавательной деятельностью другого субъекта. Преподаватель вуза осуществляет управление учебно-познавательной деятельностью студентов. Дидактическое влияние преподавателя осуществляется посредством управления учебно-познавательной деятельностью студентов, а дидактическое отражение является следствием дидактического влияния преподавателя над учебно-познавательной деятельностью студентов. Вследствие этого дидактического управленческого влияния учебно-познавательная деятельность студентов должна приобретать дидактически эффективный и качественно устойчивый характер. Дидактическая и методическая подготовленность преподавателя проявляется в его профессионально-педагогической компетентности. Однако формирование профессиональной компетентности очень сложное дело. «Следует заметить, что сложность обучения учителя, сложность приобретения профессиональной компетентности еще и в том, что профессиональное знание должно формироваться сразу на всех уровнях: методологическом (знание закономерностей развития общефилософского плана, обусловленности целей воспитания и пр.), теоретическом (законы, принципы и правила педагогики и психологии, основные формы деятельности и пр.), методическом (уровень конструирования учебно-воспитательного процесса), технологическом (уровень решения практических задач обучения и воспитания в конкретных условиях)» [4, с. 13].

Профессиональная компетентность как система включает в свое содержание профессиональное мастерство, которое, в свою очередь, включает в свое содержание несколько компонентов.

Согласно Н.Н. Тарасевичу: «Мы исходим из понимания мастерства с позиций личностно-деятельностного подхода. Мы исходим из понимания мастерства как комплекса свойств личности, обеспечивающего высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности. К таким важным свойствам мы относим: гуманистическую направленность деятельности учителя, его профессиональные знания, педагогические способности и педагогическую тактику» [4, с. 10].

В современных условиях общественной жизни, когда идет процесс гуманитаризации и демократизации общественной жизни, неотъемлемой частью указанных процессов является гуманитаризация и демократизация сферы образования. Это также проявляется в гуманистическом направлении профессии преподавателя вуза. Интересы, идеалы, ценности, ценностные ориентации должны быть направлены на реализацию указанных общественных целей, ибо образование это сознательная, творчески преобразующая сила общества. При подготовке кадров это имеет ключевое значение, ибо развитие всех сфер общественной жизни берет свое исходное начало от системы образования. Целеполагание и целереализация должны иметь в этом плане гуманистическую направленность. Строительство демократического правового общества не может быть без гуманитаризации и демократизации сферы образования. В этом деле определенную созидательную роль играет также профессорско-преподавательский состав вузов. Они подготавливают будущие профессиональные кадры для самых разнообразных сфер общественной жизнедеятельности. От качества и результата их работы во многом зависит в будущем качество общественной жизни, как материальной, так и духовной, а значит, это положение необходимо учесть при подготовке молодых кадров для работы в вузе. Будущий преподаватель вуза должен глубоко и всесторонне познать свой долг и ответственность перед обществом, честно и добросовестно выполнять свою профессионально-педагогическую миссию.

Профессионально-педагогические цели и задачи, которые он ставит перед собой, должны совпадать с социальным законом общества на специалистов, которые способны решать социальные задачи на качественно высоком уровне. Движущая сила, движущий мотив любой человеческой деятельности являются интересы. Потребности, ценности, ценностные ориентации, которые должны иметь четкую, однозначную гуманистическую направленность. В этом смысле не должно быть места для эгоистических целей и интересов, карьерных настроений и планов, которые негативно отразятся на подготовку молодых кадров. К сожалению, в вузах, хотя и незначительно, имеются и такие категории преподавателей, которые своим отрицательным примером могут негативно влиять на молодых преподавателей. При формировании профессионально-педагогического сознания и профессионально-педагогической культуры поведения молодых преподавателей вуза в ходе их обучения в магистратуре, аспирантуре, докторантуре приходится упоминать и об этих негативных факторах. Гуманистическая направленность профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза должна находить свое отражение в его профессионально-педагогических знаниях. Преподаватель вуза должен глубоко и всесторонне овладеть знаниями по своей специальности, знаниями в области педагогики и психологии высшей школы, методики преподавания своего учебного предмета в высшей школе. Однако в современных условиях и этого недостаточно, ибо различные кризисы, угрозы, вызовы глобального характера диктуют объективную необходимость овладения преподавателями вуза, независимо от их узкой специальности, экологическими, физиологическими и медицинскими знаниями. Ибо такие катаклизмы природы как потепление климата, распространение таких страшных болезней как COVID-19 диктуют острую необходимость целенаправленно и сознательно выступить за сохранение жизни на земле, за сохранение жизни каждого человека, и в этом проявляется истинный гуманизм, формирование на этом фоне чувства ответственности за будущее человеческой цивилизации.

Молодые кадры, которых готовят преподаватели вуза, независимо от своей узкой профессиональной специальности, должны быть ориентированы и на решение

этих глобальных задач, поскольку все это не только задача экологов и медиков, а имеют определенное значение и на профессиональном уровне. Каждый человек, как представитель той или иной профессии, в зависимости от самооценки своей профессии, должны вносить свой вклад в решение этих глобальных задач, связанных с сохранением жизни на Земле в целом, и в сохранении жизни каждого человека в отдельности. Преподаватель вуза не только глубоко и всесторонне должен знать свой предмет, но и любить свою профессию. Ему должно быть интересно заниматься своей наукой с одной стороны, а с другой, ему должно быть интересно и не безразлично научить этой науке студентов. Эта любовь и интерес к профессиональному делу должны создать диалектическое единство, взаимосвязь и взаимообусловленность которых обеспечивает ему успех в профессионально-педагогической деятельности. Большую роль в становлении личности преподавателя играет его самоутверждение, ибо без этого немислимо само его становление и профессиональное развитие. С этой точки зрения молодой преподаватель вуза должен представиться перед студенческой аудиторией как эрудированный педагог, знающий и любящий свое профессиональное дело, вместе с тем строгим, требовательным, но и доброжелательным, общительным, отзывчивым наставником.

#### Литература:

1. Гершунский Б.С. Философия образования. – М.: Московский психолого-социальный институт, изд-во «Флинта», 1998. – 432 с.
2. Краткий психологический словарь. /Сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского/. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.
3. Основы педагогического искусства. Учебное пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений. /Под ред. И.А. Зязюн и др./.– М.: Просвещение, 1983.–302 с.
4. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 840 с.

### ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА

В условиях информатизации сферы образования, в частности высшего образования, большую роль играет профессионально-педагогическая подготовка молодых преподавателей вуза к выполнению профессиональных и педагогических функций. Традиционный монофункциональный подход ограничивается тем, что он ориентирован на подготовку молодых преподавателей вуза к учебной работе. При таком стечении обстоятельств главной, ведущей, профессиональной и педагогической функцией считается учебная работа, а воспитательная и научно-исследовательская работа остаются второстепенными. Конечно, такой подход не удовлетворяет современные научно-методические требования к подготовке высококвалифицированных, компетентных специалистов в сфере высшего педагогического образования. В связи с этим возникает острая объективная необходимость в разработке модели полифункционального подхода к профессиональной и педагогической подготовке преподавателей вуза, когда подготовка к учебной, воспитательной и научно-исследовательской работе имеет равноправный статус. В статье рассматриваются вопросы теоретической и практической подготовки молодых преподавателей вуза к этим трем функциям на логически равноценной дидактической основе.

*Ключевые слова:* преподаватель вуза, профессионально-педагогическая подготовка, полифункциональная подготовка, подготовка к учебной работе, подготовка к воспитательной работе, подготовка к научной работе, самообразование, учебная среда, профессиональные знания, профессионально-педагогическая компетентность, профессиональное мастерство, гуманистическая направленность.

### PROBLEMS OF VOCATIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING OF YOUNG UNIVERSITY TEACHERS

In the conditions of informatization of the sphere of education, specifically, the high education the main role-plays the professional–pedagogical preparation of the young teachers of high school to fulfilment of professional–pedagogics functions. The traditional monofunctional approach is limited to orientation of the young teachers of high school to the teaching work. In the following coincidence the main, the leading professional–pedagogical function is considered the teaching work, and the functions of bringing up and scientific work are considered as secondary functions. Of course, the following approach not satisfy scientific and methodic demands to the preparation of highly skilled, competency specialists in the sphere of high pedagogics education. In connection with this, is raised a sharp objective necessity in preparing the model of polyfunctional approach to professional–pedagogical preparation of the teachers of high school, while the preparation to the teaching, to the bringing up, to the scientific – research works have an equal legal status. In the given article are considered the questions of the theoretical and practical preparation of the young teachers of high school of the given three functions in the equal and didactic base.

**Key words:** the teacher of high school, professional-pedagogical preparation, polyfunctional preparation, preparation to teaching work, preparation to bringing up work, preparation to scientific work, self-education, teaching environment, professional knowledge, professional-pedagogical competence, professional skill, humanistic purposefulness.

### МАСЪАЛАҲОИ КАСБӢ-ПЕДАГОГИИ ОМОДАСОЗИИ ОМУӢЗГОРОНИ ЧАВОНИ МАКТАБИ ОЛӢ

Дар шароити иттилоотикунонии соҳаи маориф, махсусан таҳсилоти олӣ, раванди оmodасозии омуӢзгори чавони макотиби олӣ ба иҷрои вазифаҳои касбӣ-педагогӣ нақши муҳим мебозад. Муносибати анъанавии танҳоичроқунӣ ё худ яккавазифагӣ дар доираи маҳдуд омуӢзгори чавонро ба он водор месозад, ки асосан ба кори таълим омода шаванд. Дар чунин равиши кор вазифаи аз ҳама асосӣ ва минбаъдаи омуӢзгори чавон раванди таълим маҳсуб ёфта, қору вазифаҳои самти тарбия ва илм ҳамчун фаъолияти дуҷуминдараҷа маҳсуб меёбанд. Мусаллам аст, ки чунин муносибат ва бархӯрд бар масъала талаботҳои илмӣ-методии замони муосирро қонеъ карда наметавонад, зеро мутахассисони баландпояи дорои салоҳияти касбӣ бояд ҷавобгӯи замон бошанд. Аз ин рӯ, ниёз ва зарурати воқеӣ барои таҳияву коркарди амсилаи ҳамаҷониба ва бисёрвазифагӣ дар самти оmodасозии касбӣ-педагогии омуӢзгори чавон дар макотиби олӣ, бо назардошти маърифат ва маҳорати ягона ва ҳам баробарҳуқуқии таълимӣ, тарбиявӣ ва илмӣ боқӣ мемонад.

Дар ин замина дар мақолаи мазкур масоили оmodасозии назариявӣ ва амалӣ, бо фарогирии се вазифа баёншуда, дар асоси андешаҳои мантиқӣ ва усулҳои дидактикии баробарарзиш баррасӣ гардидааст.

**Калидвожаҳо:** омуӢзгори мактаби олӣ, оmodасозии касбӣ-педагогӣ, оmodасозии бисёрвазифагӣ, оmodасозӣ ба кори таълим, оmodасозӣ ба корҳои тарбиявӣ, оmodасозӣ ба кори илмӣ, худомӯзӣ, муҳити таълимӣ, донишҳои касбӣ, салоҳиятнокии касбӣ-педагогӣ, маҳорати педагогӣ, равиши гуманистӣ.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Исломов Озод Аминович, д.и.п., профессор, мудири кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълим, Ҳомидова Фирӯза Латиповна унвонҷӯи кафедраи умумидонишгоҳии забони русии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров» Суроға: 735700, ҚТ, ш. Хучанд, хиёбони Мавлонбеков 1, Тел.: (+992) 92 791 18 81, [firuz.khomidova.72@mail.ru](mailto:firuz.khomidova.72@mail.ru)

**Сведения об авторах:** Исломов Озод Аминович д.п.н., профессор, заведующий кафедрой черчения, изобразительной геометрии и методики преподавания, Хомидова Феруза Латиповна соискатель общеуниверситетской кафедры русского языка ГОУ "Худжандский госуниверситет имени академика Б.Гафурова". Адрес: 735700, РТ, г. Хучанд, проспект Мавлонбекова 1, Тел.: (+992) 92 791 18 81, [firuz.khomidova.72@mail.ru](mailto:firuz.khomidova.72@mail.ru)

**Information about the authors:** **Islomov Ozod Aminovich**, doctor of pedagogical sciences, professor, Head of the Department of Drawing, Fine Geometry and teaching

methods, **Homidova Feruza Latipovna**, Competitor of the All-University Department of the Russian Language SEI "Khujand State University named after academician B. Gafurov" 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Mavlonbekov Avenue, 1, Tell.: (+992) 92 791 18 81, [firuza.khomidova.72@mail.ru](mailto:firuza.khomidova.72@mail.ru)

ТДУ – 81.27 (2 тоҷ)

ТКТ – 81 (2 тоҷ)

Т - 13

## ФРАЗЕОЛОГИЯ ҲАМЧУН ҚИСМАТИ МУСТАҚИЛ ДАР ЗАБОНШИНОСӢ

Табаров Б

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдулоҳи Рӯдакӣ

Фразеология яке аз муҳимтарин манбаъҳои ғанӣ гаштани таркиби луғавии ҳар як забон, аз ҷумла, забонҳои мавриди муқоиса – тоҷикӣ ва англисӣ мебошад.

Фразеологияи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хеле бой ва рангин буда, тававҷҷӯҳи ҳар як муҳаққиқ ва пажӯҳандаи забонро ба худ ҷалб менамояд. Ин ҳам бошад бесабаб нест, зеро ҳарду забони мавриди қиёс ба гурӯҳи забонҳои шакли аналитикӣ мутаалиқанд. Дар сохтори луғавии ҳар ду забон миқдори зиёд воҳидҳои фразеологияи сермаъно ва услубан гуногун мавҷуданд, ки дар услубҳои гуногуни нутқ корбаст шуда метавонанд.

Аз ин рӯ, фразеологияи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҳам барои забоншиносон, олимон, дастандаркорон, омӯзандагони ин забон ва ҳам барои мутарҷимон мушкilotи азимеро пеш меоварад. Танҳо омӯзиши жарфи фразеологияи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои хубтар фаҳмидан ва муқамалтар доништанӣ он кӯмак мерасонад.

Дар нимаи дуоми қарни XX – фразеология чун як соҳаи ҷудоғонаи забоншиносӣ бори нахуст аз ҷониби забоншиноси маъруфи фаронсавӣ Ш. Баллиф гардид. Вале омӯзиши пурвусъати фразеология дар Россия ба роҳ монда шуд. Дар омӯзиши фразеология саҳми академик, забоншиноси барҷастаи рус В. В. Виноградов бағоят қалон аст, аз ин рӯ, мавсуфро дар ин соҳа асосгузор донистаанд [7, с. 34-39].

Таснифоти гузаронидаи забоншинос В. В. Виноградов ба тарҳрезии илмии фразеологизмҳои забони тоҷикӣ асос гардид. Ҳамаи фразеологизмҳо дар ин таснифот аз нуктаи назари пайванди семантикии ҷузъҳои ба се категория – фразеологизмҳо – калимаҳои ба ҳам пайваस्तшуда, фразеологизмҳои ягона, ибораҳои фразеологӣ ҷудо карда шудаанд. Калимаҳои ба ҳам васлшуда, ки аз онҳо фразеологизмҳо ба миён омадааст, воҳидҳои баробарвазни калимаанд, воҳидҳои маънодори мутлақан тақсимнашавандаанд. Фразеологизмҳои ягона воҳидҳоеанд, ки маънои пурраи онҳо аз маънои ҷудоғонаи калимаҳои таркибашон бармеояд. Дар таркибҳои фразеологӣ як ҷузъ аз ҷиҳати маъно аз дигараш вобаста аст, аз ин рӯ, он маънои фразеологияи ғайриозоди алоқамандро мегирад.

Забоншиноси бузурги рус Н.М. Шанский ба ғайр аз фразеологизмҳои калимаҳои васлшуда, ягона ва таркибҳои боз ифодаҳои фразеологӣ ошкор кардааст, ки ба онҳо таъбириоти ба пурра аз калимаҳои аз ҷиҳати маъно озодро дохил намулдааст [15, с. 41-53].

Масъалаҳои фразеологияи забони англисӣ дар асарҳои Н.Н. Амосова, А.В. Кунин, А.И. Смирнский, И.В. Арнолд ва дигарон амиқан мавриди назар қарор гирифта, таҳрир шудаанд. Ба андешаи Н.Н. Амосова мавзӯи фразеология таҳрири захираи фразеологияи забон мебошад. Ӯ ба қатори мафҳумҳои заминавии назарияи фразеология мафҳумҳои контексти доимӣ ва намудҳои он, ҳудуд ва шаклҳои тағйирёбандаи онро дохил менамояд. Ба ақидаи Н. А. Амосова маҳз мафҳуми контексти доимӣ чун меъёри тафриқа байни ВФ ва дигар падидаҳои забон хидмат карда



метавонад. Воҳидҳои контексти доимӣ объекти фразеология мебошанд, маҳз онҳо захираи фразеологии забонро ташкил медиҳанд [10, с. 119].

Саҳми босазои А.И. Смирнский дар он аст, ки вай масъаларо оид ба сохтори навъҳои ВФ, оид ба фарқият дар таркиби ҷузъҳои онҳо, оид ба гуногунии амали намудҳои онҳо матраҳ сохт.

В.В. Виноградов фразеологияро чун соҳаи забоншиносии русӣ асосгузори намуда, масъалаҳои зиёди хусусияти умумидоштаро дар омӯзиши таркибҳои устувор дар забони русӣ пеш гузошта, ҳал намуд.

Қорҳои оид ба фразеология анҷомдодаи В.В. Виноградов таваччуҳи забоншиносро ба худ ҷалб намуданд. Пас аз интишори онҳо таъбироти фразеологӣ аз ҷиҳати сохтор, маъниҳои хоси грамматикӣ, пайдоиш ва хусусиятҳои услуби мавриди таҳқиқи ҳамачониба қарор гирифтанд.

Н. Н. Амосова ва А. В. Кунин дар асарҳои худ навъҳои таъбироти устуворро, ки ҷавҳари фразеологияро ташкил медиҳанд, инчунин ибораҳои аз васлшавии калимаҳо пайдошударо, ки падидаҳои фразеологӣ ва синтаксисӣ мебошанд, тақсимбанди карданд.

Н. Н. Амосова ду гурӯҳи ВФ – фраземаҳо ва идиомаҳо ро ҷудо намудааст, ки ҳар кадоми онҳо ба воҳидҳои контексти тағйирёбанда ва тағйирнаёбанда ҷудо мешаванд. Андешаи Н.Н. Амосова оид ба гузариши ибораҳои рехта ба ВФ аҳамияти калон дорад.

А.В. Кунин таҳқиқоти судманди дар даҳ сол оид ба ибораҳои рехта анҷомёфттаро таҳлил намуда, мафҳумҳои асосии фразеологияи забони англисиро чун соҳаи мустақили забоншиносӣ қоркард ва таснифоти ВФ-и забони муосири англисиро аз рӯи сохтор, семантика ва принсипҳои сохта шудани луғати русӣ-англисии фразеологӣ пешниҳод намуд.

Вай, махсусан, ба тавсифи намудҳои пурра омӯхтанашуда – муродифот, зарбулмасалҳо, сохторҳои ба ҳам алоқаманд, унсурҳои кӯҳнашуда (архаистӣ) аҳамият додааст, воҳидҳои устуворро, ки хусусияти фразеологӣ надоранд, мавриди назар қарор додааст.

Аз ҷониби забоншиносон дар соҳаи таҳқиқи захираи фразеологии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ қорҳои назаррасе анҷом дода шудаанд. Дар навиштаҳои онҳо мушоҳидаҳои мӯшикофона ва хулосаҳои ро доранд, ки дар ҳар як таҳқиқи нав дар соҳаи фразеология онҳоро ба назар нагирифтанд ғайриимкон аст.

Нахустин таҳқиқоти назарияви оид ба воҳидҳои фразеологӣ ба солҳои 40–50 асри ХХ дахл доранд. Омӯзиши фразеологияи тоҷик ба афзоиши пурвусъат ва густурдаи фразеологияи забони русӣ вобаста буд. Аз ин ҷост, ки дар таҳқиқоти мазкур, хусусиятҳои ҷусторҳо, таъсири масъалагузории методикаи таҳқиқи фразеологизмҳои русӣ ба назар мерасанд.

Воҳидҳои фразеологӣ ба мисли дигар категорияҳои забоншиносӣ бо рушди забони ҳар як халқ робитаи зич доранд. Дар ин ҷабил воҳидҳои устувори нутқ хусусиятҳои забони, фарҳанг, анъанаҳо ва психологияи ин ё он халқ инъикос меёбад. Дар забони тоҷикӣ ибораҳои фразеологияи зиёде мавҷуданд, ки аз онҳо дар нутқи гуфтугӯӣ ва дар осори адабӣ – бадеӣ ба таври васеъ истифода мешавад.

Солҳои 60–90 таҳқиқоти махсус оид ба фразеологияи забони тоҷикӣ пайдо шуданд, ки дар миёни онҳо қорҳои М. Ф. Фозилов, Р. Ғаффоров, С. В. Хушенова, Ҳ. Мачидов ва М. Азимова ҷолиби диққатанд [7, с. 18].

Рӯйдоди муҳим дар ин бобат нашри фарҳанги дучилдаи ибораи рехтаи М.Ф. Фозилов мебошад, ки беш аз 8 ҳазор воҳидҳои фразеологӣ сохторашон гуногунро дар бар мегирад. Дар ин асар баъзе аз масъалаҳои назариявии фразеология ва лексикологияи тоҷик инъикос ёфтаанд.

Асари С.В. Хушенова оид ба воҳидҳои фразеологияи изофаи аз нахустин таҳқиқоти назарияви дар забоншиносии тоҷик ба шумор меравад, ки дар он таъбироти устувори забони тоҷикӣ таҳқиқ шудаанд [14, с. 111].

Масоили фразеологияи тоҷик ба таври бунёдӣ дар асарҳои профессор Ҳ. Мачидов, дар мақолаҳои сершумор, суҳанронӣҳо ва рисолаҳои монографияҳои ӯ

матраҳ гардидаанд. Дар асарҳои профессор Х. Мачидов таснифоти воҳидҳои фразеологӣ аз ҷиҳати маъно, воҳидҳои фразеологӣ феълӣ, номӣ, воҳидҳои нутқ (калима-фразеологизмҳо, ибораҳои-фразеологизмҳо, ҷумла-фразеологизмҳо), хусусияти грамматикӣ ВФ, тарзи сохта шудани онҳо, таркиби морфологиашон ва ғ. ба назар мерасад. Навҳои ВФ ва маънои онҳо дар низоми (системаи) воҳидҳои нутқ дар сатҳи назарияи забоншиносии муосир дар заминаи мисолҳои муътамад аз услубҳои гуногуни забон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Рӯйдоди муҳим дар таҳқиқи ВФ-и забони тоҷикӣ наشري монографияи Х. Мачидов – «Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик» (Душанбе, 1982) гардид.

Х. Мачидов дар диссертатсияи худ «Системаи фразеологӣ забони адабии ҳозираи тоҷик» ба ҳулосае омадааст, ки воҳиди фразеологӣ бо нишонаҳои махсуси худ аз воҳидҳои дигари забон фарқ мекунад, маҷмӯи воҳидҳои фразеологӣ сатҳи махсуси забон – зерсистемаи фразеологиро ташкил менамоянд. Зерсистемае, ки маҷмуи ҳамаи ВФ-ро дар бар мегирад, дар қатори сатҳҳои дигари умумии системаи забон мақоми муайяне дорад [11, с. 12].

Бешубҳа, ин ҳама таҳқиқотҳои илмӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, фарҳангҳо, луғатҳо ва ғ. дар муайян ва барқарор намудан, ҳамчунин рушди фразеологияи тоҷик саҳми муайяне доранд. Бо вучуди инҳо бояд қайд намуд, ки хусусиятҳои структуравӣ (грамматикӣ) ва семантикии воҳидҳои фразеологӣ исми то ба имрӯз дар забоншиносии тоҷик ҳаллу фасли худро дарёфт накардааст. Аз ин рӯ, мо рағбат намудем, ки дар ин бора рисолаи магистрӣ таълиф намоем ва табиат ва моҳияти воҳидҳои фразеологӣ мазкурро баррасӣ намоем.

#### **Аз таърихи омӯзиши фразеологияи муосир дар забонҳои муқоисашаванда**

Ҷунонки маълум аст, ба омӯзиши фразеология забоншиносони хориҷӣ дар ибтидои асри XX шурӯъ кардаанд.

Дар боло тазаққур гардид, ки забоншиносии маъруф Шарл Баллиро, ки асосгузори назарияи фразеология шуморидан мумкин аст, бори аввал ба таснифи ибораҳои машғул шуд ва чор нави онҳоро нишон дод: а) ибораҳои озод; б) ибораҳои маъмулӣ; в) ибораҳои фразеологӣ; г) воҳидҳои ягонаи фразеологӣ [3, с. 119].

Ҷ бад-ин муносибат чараёни пайдоиши қаторҳои фразеологӣ ва ягонагии фразеологӣ ягонро чун натиҷаи такрори тӯлонӣ ва устуворшавии онҳо арзёбӣ намудааст. Эътиқоди Ш. Балли доир ба ин масъала баъдан замина барои тақсими калимаҳои васлшуда ба ҳамфразеологизмҳо ва муайян намудани мутобиқати воҳидҳои фразеологӣ бо калима гардид.

Ба ақидаи Ш. Балли ҷузъи собитҳои қаторҳои фразеологӣ аз ҷиҳати маъно (семантика) аз калимаҳои дар таркибашон омада вобаста нест; ҳар яке аз ин калимаҳои ба ҳам пайваस्तшуда дар унсури собит, маънои ба худ хос, вале барои ҳамашон уммийтдошта мегирад.

Дар инкишофи назарияи фразеологияи англис асарҳои забоншиносии англис Логан П. Смит мавқеи хос доранд. Ӯ ба идиомаҳои луғавӣ (лексикӣ), пеш аз ҳама, идиомаҳое, ки калимаҳои хусусияти экспрессивӣ доштаре дар бар мегиранд, таваҷҷӯҳи хос зоҳир намудааст. Вай сохтори луғавии ВФ-ро таҳқиқ кардааст. Аммо масъалаҳои маъноӣ (семантикаӣ) ВФ, типологияи семантикӣ-сохторӣ, мавҷудияти калимаҳо ва ибораҳои озод дар таркибҳои фразеологӣ, ки масъалаи хурди ин соҳа намебошанд, аз мадди назари ӯ дур мондаанд.

«Идиомаҳои луғавӣ»-еро, ки Логан П. Смит гурӯҳбандӣ кардааст, таснифоти муътамад наметавон донист, чунки онҳо мутобиқи нишонаҳои асосии фразеологизмҳо асоснок карда нашудаанд.

Қорҳои Х. Квасарес ва Логан П. Смит маводи фаровони аёниеро дар бар мегиранд ва дар заминаи онҳо андешаҳои ғолибе баён гардидаанд. Таснифоти ибораҳои фразеологӣ дар амалия санчида шудаанд. Бо вучуди арзиши баланди илмиашон ин таҳқиқот хусусияти тавсифӣ доранд.

Г. Суит ба принципҳои зерини таснифоти воҳидҳои фразеологӣ ишора кардааст: 1) зарурати фарқ кардани хусусияти релевантӣ ва ғайрирелевантии фразеологизмҳо; 2)

доштани қобилияти фарқ кардани ибораҳои тағйирёбандае, ки чузъи онҳо аз нуқтаи назари луғавӣ (лексикӣ) мустақил нестанд, инчунин ибораҳое, ки чузъи онҳо маъноӣ манбаиашро гум кардааст (релевантӣ – доштани қобилият барои фарқ кардани воҳидҳои забон); 3) дар сохтори таъбирҳои фразеологӣ вучуд доштани чузъҳои тағйирёбандае, ки сарфи назар аз тағйирёбиашон ибораҳо шакл ва маънояшонро гум намекунанд; 4) услҳои (принсипҳои) тағйирёбии воҳидҳои фразеологӣ дар ҳолати айнизамонии (синхронии) забон (фразеологияи синхронӣ) ва ғ.

Баъд аз Ш. Балли ба масъалаҳои гуногуни фразеология забоншиносии испаниё Х. Квасарес диққати махсус додааст. Дар таснифоти ӯ се навъ ибораҳои фразеологӣ ба назар мерасанд: а) ибораҳои номӣ; б) ибораҳои феълӣ; в) зарбулмасалҳо. Ақидаи Х. Квасарес дар бораи таҳқиқи зарбулмасалу мақолҳо чун яке аз навъҳои воҳидҳои фразеологӣ дар таҳқиқи фразеологияҳои забонҳои ҷудогона (албатта, дар заминаи омилҳои забон) ҷолиби диққат мебошад.

Донишманди забоншинос О. Есперсен дар таъйини масъалаи таркиботи устувори калимаҳо саҳми арзанда гузоштааст. Вай ҳамаи таркибҳои забонро ба формулаҳо ва ибораҳои озод тақсим намудааст. Ибораҳои озод дар нутқ ҳар дафъа шакли маъмулиро мегиранд, вале гурӯҳи калимаҳои устувор, аз нав ташаккул намеёбанд, дар давраҳои муайян ба шакли тайёр такроран ба кор бурда мешаванд.

Масъалаҳои ибораҳои устувор қисман дар осори Е. Крейзинг, В. Графф, А. Кеннедӣ, В. Болл ва дигар забоншиносони хориҷӣ таҳқиқ шудаанд. В. Графф ҳамаи навъҳои ибораҳои устуворро зери мафҳуми формула фароҳам овардааст. Формула ибораи устуворест, ки дар он тағйири ягон чузъ боиси гум шудани маъноӣ умумии ибора мешавад. Вай мавҷудияти аринаҳои (вариантҳои) гуногуни сершуморро дар забони англисӣ ба эътибор намегирад ва таъкид менамояд, ки то он андозае, ки формула хусусияти идиомагӣ дошта бошад, яъне то кадом андозае, ки маъноӣ алоҳидаи чузъҳо дар таъсири маъноӣ умумии формула бимонад, ба ҳамон андоза он ба калимаи мураккаб наздик мешавад.

Андешаҳо ва мушоҳидаҳои оид ба фразеология ибраз доштаи олимони хориҷии дар боло номбаршуда, хусусияти сатҳӣ доранд, дар натиҷаи таҳқиқи амиқи илмӣ ба миён наомадаанд. Танҳо корҳои баанҷомрасонидаи Ш. Балли ва Х. Квасаресе, бо вучуди баъзе камбудихо то имрӯз арзишу эътиборашонро нигоҳ доштаанд.

То замони академик В. Виноградов забоншиносони рус Потенбня А. А. (гузориши масъала оид ба шакли фразеологизмҳо), Срезневский И.И. (оид ба робитаи байни фразеология ва калимасозӣ), Фортунатов Ф.Ф. (оид ба ибораҳои навъи *роҳи оҳан*), Шахматов А.А. (таҳлили ибораҳои устувор), Поливанов Е.Д. (оид ба зарурати ҷудо кардани фразеология чун соҳаи махсуси илми забон) мушоҳидаҳову андешаҳояшонро ибраз доштаанд.

В.В. Виноградов – асосгузори фразеология чун соҳаи забоншиносӣ, – масъалаҳои зиёди умумиро дар таҳқиқи ибораҳои устувори забони русӣ ба миён гузошт ва ҳал кард.

Корҳои В.В. Виноградов оид ба фразеология диққати забоншиносонро ба худ ҷалб намуданд. Баъд аз нашри онҳо ибораҳои фразеологӣ аз ҷиҳати сохтор, маъно (семантика), хусусиятҳои грамматикӣ, пайдоиш ва хусусиятҳои услубӣ мавриди омӯзиши ҳарҷониба қарор гирифтанд. Доир ба ин масъала мақолаҳои сершумори калону хурд, рисолаҳову монографияҳо таълиф шуданд; забоншиносони ҷумҳуриҳои собиқ ИҶШС ва донишмандони хориҷӣ дар заминаи андешаҳои назариявии академик В. В. Виноградов ба омӯзиши фразеологияи забонҳои худ шурӯъ намуданд.

Забоншиносони собиқ шӯравӣ ва муосир дар тӯли солҳои 1950 – 2005 масъалаҳои тасниф, сохтор ва семантикаи фразеологизмҳо амиктар мавриди омӯзиш қарор доданд. Онҳо на танҳо андешаҳои академик В.В. Виноградовро инкишоф доданд, балки баъзе мафҳумҳо возеҳ намуданд ва тазаккур доданд, ки дар ҷараёни таҳқиқи ин ё он забон хусусиятҳои (қоидаҳои) онро ба назар бояд гирифт. Масалан, Б.А. Ларин ба таҳлили фразеологизмҳо, махсусан манбаҳои маъноӣ онҳо тавачҷуҳ намудааст [6, с. 19]. Ақоиду назарияи В.В. Виноградов дар навиштаҳои А.И. Ефимов бештар ҷамъбаст

гардидаанд. Вай воҳидҳои фразеологиро ба ду гурӯҳ тақсим намудааст: ба гурӯҳи якум он воҳидҳои фразеологиро дохил намудааст, ки В.В. Виноградов дар корҳои онҳоро тақсимбандӣ карда буд, яъне воҳидҳои фразеологии баробар ба ибораҳо; гурӯҳи дуюм доираи васеътари фразеологизмҳо: зарбулмасалу мақолаҳо, ҳикматҳо (афоризмҳо), аз он ҷумла гуфтаҳои адибон, таъбирҳои ҳикматомез, ибораҳои устувори формуламонанд ва таъбирҳои маъмулии илмӣ-техникӣ, қолабҳои маъмул дар дафтардорӣ (канселяризмҳо), ифодаҳои маъмул дар истеҳсолот ва ғ. Бархилофи А.И. Ефимов С.И. Ожегов воҳидҳои фразеологиро, ки воситаи сохтани ҷумла мебошанд, ба фразеологизмҳо ба маънои танг дохил менамояд.

А.И. Мелчук қайд менамояд, ки таснифоти мавҷуда ва таърифҳои ВФ ба пуррагӣ ташаккулёфта ва дақиқ нестанд. Ҳар як ибора дараҷаи муайяни устуворӣ дорад: дар асосаш ҳудуди устувориро муайян метавон кард. Ибораҳои устувор ба ақидаи И. А. Мельчук маҷозӣ (идиоматикӣ) ва ғайримаҷозӣ (ғайриидиоматикӣ) мебошанд. Ӯ чор навъи ибораҳоро нишон додааст: 1) ибораҳои устувори маҷозӣ (идиоматикӣ); 2) ибораҳои ноустувори маҷозӣ (идиоматикӣ); 3) ибораҳои ноустувори ғайримаҷозӣ (ғайриидиоматикӣ); 4) ҳамаи ибораҳои озоду ғайриозод: истилоҳоти таркибӣ, қолабҳои сухан, зарбулмасалҳо, мақолҳо ва ғайра [12, с. 33-39].

Ба ақидаи В.Л. Архангелский устувори ибораҳои фразеологӣ маҷмӯи маҳдудиятҳо дар интиҳоби фразеологизмҳои тағйирёбанда мебошад. Тағйири хусусияти аъзои ибораҳо ва тағйирот ба таркиби чунин ибораҳои фразеологӣ хос нест, гарчанде ба тарихи назариявӣ муодилияти аъзои он имконпазир аст. Тасреҳи мафҳуми устуворӣ аз ҷониби В.А. Архангелский имконияти фаҳмиши онро чун сохтори таҳамул фароҳам меоварад. Ба муносибатҳои дохилииборавии ВФ тақия карда, ӯ қоидаҳои аҷиби устуворӣ, аломатҳои асосӣ ва фарқкунандаи воҳидҳои фразеологиро аз ҷиҳати моҳияти онҳо пешниҳод менамояд [2, с. 39-62].

Андешаҳои забоншинос, профессор А.И. Смирнитский дар таҳқиқи масоили фразеология аҳаммияти калон доранд. Вай дар назарияи худ муқоисаи ВФ ва калимаро ба асоси гирифта, хусусиятҳои умумӣ, фарқияти маъноӣ, вазифа ва сохтори онҳоро тавзеҳ кардааст. А.И. Смирнитский фразеологизмҳоро ба гурӯҳҳои яктаркиба, дутаркиба ва бисёртаркиба, яъне пайванди калимаҳои аз як калимаи мустақил ва калимаи тобеъ ва ё ду ё зиёда аз он калимаҳои мустақил иборатбуда ҷудо намудааст. Вай фарқияти «воҳидҳои фразеологӣ»-ро аз рӯи вазифаашон, таъкид кардааст: аз ҷиҳати услубӣ нейтралӣанд, ибораҳои устуворанд, ки маънои маҷозиашон аз байн рафтааст ва ё умуман, ин маъноро надоштанд, инчунин «идиомаҳои аслӣ», ибораҳои маъмулӣ, ки хусусияти идиоматикӣ дорад ва аз ин рӯ ба қатори фразеологизмҳо дохил намешаванд.

Ба таҳқиқи фразеологияи забонҳои Бадахшон С.В. Хушенова, А. Каримова машғул шудаанд. Дар осори ба забонҳои Бадахшон ва баъзе асарҳои олимони тоҷик оид ба фразеологияи забони тоҷикӣ, муқоисаи воҳидҳои фразеологии забони адабӣ ва фразеологизмҳо дар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ба назар мерасад.

Дар омӯзиши фразеологияи забони форсӣ Л.С. Пейсиков, Ю.А. Рубинчик, Ю.Ю. Авалиани, И.А. Смирнова поягузор маҳсуб мешаванд. Бо омӯзиши ВФ забони курдӣ М.У. Ҳамоян машғул шудааст. С.В. Хушенова қайд намудааст, ки маълумоти дар асарҳои олимони мазкур дарҷ гардида қисми таркибии назарияи фразеология дар забонҳои эронӣ мебошанд [14, с. 64-71].

Баъдан корҳои ба миён омаданд, ки ҷанбаҳои гуногуни таҳқиқи ВФ-и забонҳои гуногунро дар бар мегирифтанд. Асарҳои Г.Б. Баракаева (1968), А. Аҳмадҷонова (1970), Э. Бобоева (1976), Н.М. Азимова ба масъалаи омӯзиши муқоисавии ВФ-и забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ бахшида шудаанд.

Аз тавзеҳи мухтасари таърихи омӯзиши ВФ-и забони тоҷикӣ ва баррасии онҳо бармеояд, ки забоншиносони тоҷик кӯшидаанд дар осорашон хусусиятҳои асосии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикиро фарогир бошанд.

Бешубҳа, саҳми академик В.В. Виноградов дар барқарор ва рушди фразеология арзишманд аст. Бо вучуди он ки то ба миён омадани асарҳои В.В. Виноградов дар

забоншиносӣ таваҷҷуҳи муайяне оид ба фразеология зоҳир гардида буд, қорҳои ӯ оид ба фразеологияи русӣ амалан нуқтаи гардише дар омӯзиши фразеология буданд, асоси омӯзиши воҳидҳои фразеологӣ гардиданд, ба тавассути онҳо равиҳои асосии омӯзиши онҳо ташаккул ёфт. Яке аз муҳаққиқони шинохтаи фразеологияи забони англисӣ, ки дар ташаккули назарияи муосири омӯзиши фразеология саҳми босазое гузоштааст, Н.Н. Амосова таъкид намудааст: «Консепсияи академик дар муқоиса бо он чизе, ки дар забоншиносии русӣ анҷом ёфта буд, дар инкишофи омӯзиши ибораҳои устувор қарор дорад». Дар қорҳои В. В. Виноградов маъхумҳои асосии фразеология тарҳрезӣ, оид ба ҳаҷм ва вазифаҳои он масъала ба миён гузошта шуда буд. Таълимоти В.В. Виноградов барои рушди равшани омӯзиши фразеологияи бисёр забонҳо, аз ҷумла, забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ замина муҳайё намуд. Аксар муҳаққиқон дар омӯзиши ин масъала ба андешаҳои ақоиди В.В. Виноградов таъяс кардаанд.

Ба баъзе аз андешаҳои В.В. Виноградов донишмандони соҳаи фразеология танқидан назар кардаанд. Масалан, Н.Н. Амосова қайд мекунад, ки ҷун аксиома донишмандони мафҳуми «маҷмуи таркибҳои устувор»-ро, ки таърифу дақиқсозиро тақозо наменамояд, ҷун махсусияти маводди русӣ наметавон донист. Вай инҷунин менигорад, ки мафҳуми «бесобитии воҳидҳои фразеологӣ» дар осори В.В. Виноградов дар ҳеҷ як аломатҳои мушаххас ва ба таври объективӣ муқарраргарди таъясгоҳ надоранд. Аз ин ҷост, ки на дар ҳама ҳолат ҳудуд гузоштан байни воҳидҳои фразеологӣи васлшуда ва ягона, имконпазир аст. Ин масъала то имрӯз ҳал нагардидааст.

Назари танқидӣ оид ба доираи васеи категорияҳои фразеологӣ, аз қабилӣ истилоҳоти техника ва илм, ибораҳои истиораомез, суҳанҳои тезу тунд, ҳикматҳо, зарбулмасалу мақолҳо низ вучуд дорад. Гуфта мешавад, ки ба қатори воҳидҳои фразеологӣ дохил намудани ибораҳои таҳдиди назар кардашуда ва нашуда ба мақсад мувофиқ нест. Таснифоти ВФ, ки В.В. Виноградов анҷом додааст, аз ҷониби баъзе муҳаққиқон мавриди танқид қарор гирифтааст [6, с. 19-28]. Муҳаққиқон қайд намудаанд, ки ибораҳои васлшудаи фразеологӣ ва ягонагӣҳо дар асоси аломати собитаи воҳидҳои фразеологӣ ҷудо карда мешаванд, ҳол он ки ибораҳои фразеологӣ аз рӯи аломати маҳдудияти таркибро ташкил додани калимаҳо тақсимбандӣ мешаванд.

Бояд тазаққур дод, ки бо вучуди он ки В.В. Виноградов доир ба омӯзиши ВФ дастовардҳои арзишманди назариявии умумизабоншиносӣ дорад, онҳо то андозае дастовардҳои назариявӣ доир ба як забони мушаххас – забони русӣ мебошанд, ҷунки ҳангоми таҳқиқи фразеологияи як забон дар асоси маводди ҳамон забони мушаххас муҳокима рондан лозим меояд. Аммо дар осори баъзе муҳаққиқон, ки масъалаҳои фразеологияи забонҳои дигарро таҳқиқ кардаанд, интиқоли афқору андешаҳои В.В. Виноградов ба таҳқиқоташон ба назар мерасад. Барои рафъи ин камбудӣ мебояд, ки ҳангоми таҳқиқи маводди забонҳои мушаххас баъзе ҷанбаҳои таълимоти академик В.В. Виноградов ба назар гирифта шаванд.

Бояд тазаққур дод, ки дар асарҳои В.В. Виноградов на ҳамаи масъалаҳои марбути фразеология ҳал гардидаанд ва тавзеҳ ёфтаанд. Масалан, мафҳуми устувории ВФ ҳалли пурраашро меҳаҳад, пеш аз ҳама ошқор сохтани ҳуди моҳияти ибораҳоро дарк бояд кард, ҷунки бе муайян намудани ҳудуди фразеология ва мафҳуми пайвастагии фразеологӣи калимаҳо моҳияти ВФ равшан ношуда мемонад. Мутаассифона, то имрӯз ин масъала аз мадди назари муҳаққиқон дур мондааст.

Масъалаҳое, аз қабилӣ робитаи собитӣ ва маънибарорӣ аз воҳидҳои фразеологӣ ҷихати синтаксисии онҳо, фарқиятҳои умумии васлшавии калимаҳо ва ягонагӣ дар давраи оғози омӯзиш қарор доранд.

### **Иқтибос яке аз меъёрҳои ташаккули низоми фразеология**

Дар системаи фразеологӣи забонҳои муқоисашаванда ибораҳои фразеологӣе во меҳӯранд, ки ҷун иқтибосҳо мавқеи махсус доранд. Иқтибосҳо дар забон дар натиҷаи бевосита ва ба таври умумӣ ба ҳам наздик шудани соҳибони забонҳои гуногун ба миён меоянд. Ба ҳамин тариқ, ВФ-и иқтибосӣ ибораҳои фразеологӣеанд, ки ҷун унсури забони бегона ба туфайли пайдо шудани муносибати байни забонҳо ба забони дигар гузаштаанд.

Воҳидҳои фразеологӣ иқтибосӣ натиҷаи пойдор гардидани муносибатҳои дуру дарози таърихӣ забонҳои тоҷикиву англисӣ мебошанд ва дар низоми фразеологӣ ин ду забони ба ҳам муқоисашаванда мавқеи назаррас пайдо кардаанд.

Чунон ки аз таҳлили лингвистии гузаронидаи мо бармеояд, дар тӯли давраҳои таърихӣ анъанаҳо ва равиҷҳои дар бархурди забонҳои муқоисашаванда рӯй додаанд ва онҳо барои афзудани робитаҳои фарҳангиву иқтисодии байни халқҳо ва забонҳо мусоидат намудаанд.

Иқтибосоти забони англисӣ, ба мисли дигар забонҳои аврупоӣ, калимаҳои забонҳои лотинӣ, франсавӣ ва юнонӣ мебошанд. Ин чунин баъзе иқтибосот аз забонҳои испониё, итолиёӣ ва дигар забонҳо во меҳӯранд.

Захираи асосии иқтибосоти фразеологӣ забони тоҷикӣ аз забонҳои арабӣ, туркӣ, русӣ мебошанд, чунки аз қадимулайём халқи тоҷик бо соҳибони ин забонҳо робитаҳои зичи таърихӣ фарҳанги дошт. Аксари воҳидҳои фразеологӣ иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ хусусияти китобӣ доранд.

Дар таркиби фразеологӣ забонҳои муқоисавӣ ибораҳои фразеологӣ, ки бо хусусияти лексикӣ – фразеологӣ, пайдоиш, ҳаҷм ва доираи истифодабарии худ фарқ мекунад, ҷудо карда мешаванд, ки дар байни онҳо иқтибосот ҷои асосиро ишғол менамояд.

Иқтибосот дар забон дар натиҷаи ҳамшафату ҳамзист будан аз забонҳои ғайр бевосита ва бавосита дохил мегардад. Бинобар ин, ВФ- иқтибосӣ – ин ибораҳои фразеологӣ, ки дар таркиби худ унсурҳои забонҳои бегонаро доранд ва аз як забон ба забони дигар дар натиҷаи робитаи забонӣ гузаштаанд, ба шумор мераванд.

ВФ- и иқтибосӣ дар натиҷаи робитаи дурударози таърихӣ забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ пайдо шуда, дар системаи фразеологӣ забонҳои муқоисавӣ ҷои намоёнро ишғол мекунад.

Чуноне ки аз таҳлил маълум мешавад барои забон муқоисавӣ таърихан равандҳо ва самтҳои гуногуни робита бо забонҳои дигар ташаккул ёфтанд, ки ин бешубҳа ба инкишофи забонҳои муқоисавӣ таъсири назаррас расонидааст. Омилҳои таърихӣ инкишофи забонҳои муқоисавӣ боиси он гардидаанд, ки дар сарчашмаи пайдоиши фразеологизмҳои иқтибосӣ дар ин забонҳо тафовут пайдо гардид.

Дар забони англисӣ чун дар бештари забонҳои аврупоӣ фонди асосии калимаҳои иқтибосӣ забонҳои лотинӣ франсузӣ ва юнонӣ маҳсуб меёбанд.

Калимаҳои иқтибосӣ, ки дар забони тоҷикӣ ба назар мерасад, асосан, аз забони арабӣ, туркӣ ва русӣ дохил гардидаанд. Дохил гардидани калимаҳои иқтибосӣ дар боло зикр гардида таърихи дурударози ҳамзистӣ, ҳешутабориро доро буда, бо сарчашмаҳои таърихӣ-фарҳангӣ алоқаи ногурастанӣ дорад. ВФ иқтибосӣ бештар хусусияти адабиро доро аст.

#### Адабиёт:

1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. И. В. Арнольд – М.: Высш. шк., 1986. – 295 с.
2. Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке: Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. В.Л Архангельский. – Ростов на Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1964. – С. 39–62.
3. Балли Ш. Французская стилистика. Ш.Балли – М.: Изд. иностр. лит., 1961. – 394 с.
4. Балли Ш. Французская стилистика. Ш.Балли – М.: Изд. иностр. лит., 1961. – 394 с. Ларин Б. А. Очерки по фразеологии // Б. А. Ларин. История русского языка и общее языкознание. – М.: «Просвещение», 1977. С. 125–129.
5. Виноградов В. В. Шахматов. А. А. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // А. А. Шахматов. В. В. Виноградов – М. – Л., 1957. – 297 с.
6. Виноградов В. В. “Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины” В. В. Виноградов М., 1977. С. 118-161.

7. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // В.В. Виноградов Лексикология и лексикография: Избр. Тр. - М.: Наука, 1986.-179с.
8. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. В.С Виноградов. – М., 2001. 56 с.
9. Гаффоров Р. Ибораҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ // Маориф ва маданият. Р. Гаффоров – 1963. – 237 с.
10. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. А.В. Кунин– М.: Высш.шк., 1986. – 336 с.
11. Маджидов Х. М. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка: Х. М. Маджидов Автореф. дисс. доктора филол. наук. Душанбе, 1995.– С. 12.
12. Мельчук И. А. О терминах «устойчивость» и «идиоматичность» // ВЯ,- И. А. Мельчук 1960. – № 4. – 360 с.
13. Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. Ожегов С. И.– М.: «Высш. шк.», 1974. – С. 194.
14. Хушенова С. В. Изафетные фразеологические единицы таджикского языка. С. В. Хушенова– Душанбе: «Дониш», 1971. – 246 с.
15. Шанский Н. М. Лексикология современного русского язык. Н. М.Шанский – М.: «Просвещение», 1972. – 368 с.

### **ФРАЗЕОЛОГИЯ ҲАМЧУН ҚИСМАТИ МУСТАҚИЛ ДАР ЗАБОНШИНОСӢ**

Дар мақолаи мазкур сухан роҷеъ ба масъалаҳои фразеология ҳамчун қисмати мустақил дар забоншиносӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта шудааст.

Дар мақола муаллиф қайд намудааст, ки фразеология яке аз соҳаҳои бузургу гуногунтаркиб ва ё гуногунсохтор маҳсуб ёфта, пажӯҳиши ҳар яке аз ҷанбаҳои ё худ бахшҳои ҷудоғонаи он, бешубҳа, қобили таваҷҷӯҳи алоҳидаи ҳар як забоншинос ба шумор меравад.

Инчунин фразеология амсоли дигар қисматҳои забоншиносӣ ё худ илмҳои ҷудоғонаи марбути забон - овошиносӣ, сарф, наҳв, луғатшиносӣ, луғатнигорӣ, маънишиносӣ савтиёт масоили баҳсангезу номакшуфери соҳиб аст, ки имрӯз ҳам мубрамад ва ҳалли худро аз тарафи пажӯҳандагон, олимон, забоншиносон ва муҳаққиқону донишмандон интизоранд. Фразеологизмҳо яъне воҳидҳои фразеологӣ як ҷиҳати муҳими забон мебошад, ки забон бе онҳо вучуд дошта наметавонад. Фразеологияи забони англисӣ хеле бой ва ганӣ буда, таърихи бисёрасра дорад. Забони англисии муосир забони таҳлилии мебошад. Зиёдшавии таҳлили забони англисӣ тамоми воҳидҳои фразеологии забони англисиро маҳдуд месозад.

Воҳидҳои фразеологӣ вобаста ба раванди инкишофи ҷомеа, дар давраҳои гуногуни таърихӣ ба вучуд омадаанд ва бахшҳои муҳимтарини ҳаёти мардумро дар бар мегиранд. Ибороти рехта ё таъбирҳои нав ҳамчун ҷузъи устувор дар худ марҳилаҳои гуногуни рушди инкишофи забонҳои бостониро таҷассум менамоянд. Ин хусусияти муҳими таъбирот метавонад, фаҳмиши моро дар бораи равандҳои гуногуни диахронӣ, аз ҷумла дарки масъалаҳои таърихи забон ва ташаккули миллат дар тӯли таърих густариш диҳад.

Бояд қайд намоем, ки фразеологияи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хеле бой ва рангин буда, таваҷҷӯҳи ҳар як муҳаққиқ ва пажӯҳандаи забонро ба худ ҷалб менамояд. Ин ҳам бошад бесабаб нест, зеро ҳарду забони мавриди қиёс ба гурӯҳи забонҳои шакли аналитикӣ мутааллиқанд. Дар сохтори луғавии ҳар ду забон миқдори зиёд воҳидҳои фразеологии сермаъно ва услубан гуногун мавҷуданд, ки дар услубҳои гуногуни нутқ корбаст шуда метавонанд.

Аз ин рӯ, фразеологияи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҳам барои забоншиносон, олимон, дастандаркорон, омӯзандагони ин забон ва ҳам барои мутарҷимон мушкилоти азимеро пеш меоварад. Танҳо омӯзиши жарфи фразеологияи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои хубтар фаҳмидан ва мукаммалтар донишдани он кӯмак мерасонад.

**Калидвожа:** шакли аналитикӣ, ибороти рехта, овошиносӣ, сарф, наҳв, луғатшиносӣ, луғатнигорӣ, маънишиносиву савтиёт, мукамалтар, зерсистема, таснифоти воҳидҳои фразеологӣ, фарҳанги дучилда.

## **ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В ЛИНГВИСТИКЕ**

В данной статье рассматриваются вопросы фразеологии как самостоятельной части языкознания.

В статье автор отмечает, что фразеология является одной из самых крупных, разноплановых или междисциплинарных областей, и изучение каждого ее аспекта или отдельных разделов, безусловно, представляет интерес для любого лингвиста.

Фразеология, как и другие разделы языкознания или отдельные науки, связанные с языком - фонология, грамматика, лексикография, лексикография, семантика и фонетика - имеет спорные и неоднозначные вопросы, которые до сих пор актуальны и понятны исследователям и ученым. Фразеологизмы, т. е. фразеологические единицы, являются важной стороной языка, без которой язык не может существовать. Английская фразеология очень богата и имеет долгую историю. Современный английский — аналитический язык. Повышенный анализ английского языка ограничивает все фразеологизмы английского языка.

Фразеологизмы в зависимости от процесса развития общества возникли в разные исторические периоды и охватывают важнейшие стороны жизни людей. Новые выражения или новые выражения как устойчивый компонент представляют разные этапы развития древних языков. Эта важная особенность интерпретации может расширить наше понимание различных диахронических процессов, включая понимание истории языка и формирования нации на протяжении всей истории.

Следует отметить, что фразеология таджикского и английского языков очень богата и красочна, привлекая внимание каждого исследователя и лингвиста. Это небезосновательно, так как оба сопоставимых языка относятся к группе аналитических языков. Лексический состав обоих языков содержит большое количество семантически и стилистически различных фразеологизмов, которые могут употребляться в разных стилях речи.

Поэтому фразеология таджикского и английского языков ставит большие задачи перед лингвистами, учеными, практиками, изучающими этот язык, а также перед переводчиками. Только углубленное изучение фразеологии таджикского и английского языков поможет лучше ее понять и осмыслить.

**Ключевые слова:** аналитическая форма, идиома, фонология, употребление, грамматика, лексикография, лексикография, семантика и фонология, более полная, подсистема, классификация фразеологизмов, билингвальная культура.

## **PHRASEOLOGY AS AN INDEPENDENT PART IN LINGUISTICS**

This article deals with the issues of phraseology as an independent part of linguistics.

In the article, the author notes that phraseology is one of the largest, most diverse or multidisciplinary fields, and the study of each of its aspects or separate sections is, of course, of interest to any linguist.

Phraseology, like other branches of linguistics or the separate sciences related to language - phonology, grammar, lexicography, lexicography, semantics and phonetics - has controversial and ambiguous issues, which are still relevant and understood by scholars and scholars. Phraseological units, ie phraseological units, are an important aspect of language, without which language cannot exist. English phraseology is very rich and has a long history. Modern English is an analytical language. Increased analysis of the English language limits all the phraseological units of the English language.

Phraseological units, depending on the process of development of society, have emerged at different historical periods and cover the most important parts of people's lives. New expressions or new expressions as a stable component represent different stages of development of ancient languages. This important feature of interpretation can expand our



understanding of various diachronic processes, including the understanding of the history of language and the formation of a nation throughout history.

It should be noted that the phraseology of the Tajik and English languages is very rich and colorful, attracting the attention of every researcher and linguist. This is not unreasonable, as both comparable languages belong to the group of analytic languages. The lexical structure of both languages contains a large number of semantically and stylistically different phraseological units that can be used in different speech styles.

Therefore, the phraseology of the Tajik and English languages poses great challenges for linguists, scholars, practitioners, learners of this language, as well as for translators. Only an in-depth study of the phraseology of the Tajik and English languages will help to better understand and comprehend it.

**Keywords:** analytical form, idiom, phonology, grammar, lexicography, lexicography, semantics and phonology, more complete, subsystem, classification of phraseological units, bilingual culture.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Табаров Б – докторанти кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: 735360, ҚТ, Кӯлоб, кӯч. С. Сафаров 16. Тел: (992) 985872334

**Сведения об авторе:** *Табаров Б - докторант кафедры языкознания и сравнительной типологии Кулябского Государственного Университета имени Абуабдуллох Рудаки.* Адрес: 735360, РТ, г.Куляб, ул. С.Сафарова 16. Тел: (992) 985872334

**Information about the author:** Tabarov B – Dr.Ph.d of the chair of Linguistics and Comparative Typology of the Kulob State University named after Abuabdulloch Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, and S.Safarov St.-16. Phone: (992) 985872334

ТДУ – 81.173.45 (2 тоҷ)

ТКТ – 81 (2 тоҷ)

И - 11

## НОМИ АНВОИ ГИЁҶОНИ ҒАЙРИИСТЕЪМОЛӢ ДАР ЗАБОНҶОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Сабоҳати И.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Гиёҳони ғайриистеъмоли ҳама дар ҳаёти мардумон нақши муҳим доранд. Онҳоро на танҳо чун хӯроқӣ ҳайвоноти хонагӣ, балки барои масоили гуногуни зиндагӣ истифода мебаранд. Аз ҷумла, аз пӯстлохи онҳо барои бофтани канаб, сохтани қамчин, бандина, наваҳои баъзе анвоъ барои танидани кирмак, ҷиҳати гирифтани ранго барои бофандагӣ, ҳама борику дарози бархе аз гиёҳон барои ҷароғ ва дигар масоил муфид мебошанд.

Гиёҳони ин гурӯҳ дар дашту сахро, кӯҳу биёбон, байни зироати полезию ғалладона, марғзор, лаби кӯчаю хиёбон, дар оби равон ва ё кӯлҳо мерӯянд.

Растаниҳое ҳастанд, ки дар зери баргу гули онҳо мӯрча, занбӯр, сангпушт, хорпушт зиндагӣ мекунад ва ё дар зери онҳо қурбоққоҳо тухм мегузоранд, паррандагон лона месозанд. Тану барг ва тухми гиёҳонро мардум ба дигар ашёҳо монанд мекунад. Баргҳо ва гули гиёҳон зардҷатоб, қабудча, сурхча, бунафш, нофармон хушбӯй, сарсабзу ҳамешабз мебошанд. Ҳамаи ин аломату хусусияти гиёҳон барои он оварда шуд, ки мардум онҳоро мутобиқи ҳамаин хосиятҳо номгузорӣ намудаанд. Гоҳо ин аломатҳо дар номи растаниҳо сабт аст, гоҳо нест ва аз рӯи манотик ҳам тафовути истифодаи онҳо дида мешавад [14, с. 65].

Вожаи сир (Оғ.) номи як навъи буттаест, ки аз он ҳам “бандина” метобанд, бо вучуди он ки дар шева баробари забони адабӣ ва дигар шеваҳои забони тоҷикӣ ба

маънои роз (сири дъл, сиръ асрор, сиръ савдо, сир гъръфтан) ва пиёзи кӯҳӣ низ мустаъмал буда, хусусияти омонимӣ зоҳир намудаанд [8, с. 32].

Барои сохтани “қамчин” аз растани ҳамном яъне қамчинак, ки бо иловаи пасванди калимасози-ак сохта шудааст, истифода мебаранд.

Гиёҳи маъруфи тамоку//тамоку дар забоншиносӣ ду навъ дорад, ки бо ибора ифода мешаванд ва муайянкунандаҳои онҳо макони баромади тамоку ва таъйиноти онро далолат мекунад: тамокуи балхӣ “навъи тамокуи аълосифат”; тамокуи носӣ “навъи тамоку” дар лаҳҷаҳои дарвозӣ ва қаротегинӣ роиҷ аст, ки аз он нос тайёр мекунад [14, с. 23].

Аз рӯи монандӣ гузоштани номи ин гурӯҳи растаниҳо ҳам дида мешавад. Дар қолаби калимаҳои мураккаб ва ибораҳо меоянд, ки на танҳо вожаҳои тоҷикӣ, балки ўзбекӣ низ саҳм доранд: гунаҳои кабутгълак // кавутгълак “навъи растанӣ, ки гули кабудчатоб дорад” дар гурӯҳи лаҳҷаҳои ваҳёӣ-қаротегинӣ ва гунаи кавгълак дар лаҳҷаҳои қаротегинӣ. Дар лаҳҷаҳои шимолии Кӯлоб воҳидҳои луғавии қъзилқийоғ “навъи ғеша, ки баргаш сурхчатоб аст” ва иборай дъли бара ба маънии «навъи растанӣ, ки баргаш ба дил монанд аст» истифода мешавад. Вожаи зарпечак // зарпечък хусусияти умумиистеъмоли дорад [9, с. 45].

Дар баробари ин калимаҳои вомехӯранд, ки монандии онҳо ба ашёи гуногун дида шавад ҳам, ин монандӣ дар истилоҳот ва вожасозӣ сабт намеёбад ва аз рӯи интишор ҳатто бо вариантҳои савтӣ фарқ мекунад: гунаи шамантулоқ ба маънии “растани паҳнбарг, ки бехмевааш ба картошка монанд буда, сафед аст” роиҷ бошад, вожаи испағул “навъи растанӣ, ки ба зуф монанд аст.

Дар сохтани номи растаниҳо ҳаёти обхокиҳо низ ба инобат гирифта шудааст. Калимаҳои зерин, ки дар қолаби вожаҳои мураккаби тобеъ ва ибора бо истифода аз вожаҳои аслии тоҷикию иқтибосии ўзбекӣ сохта шудаанд гувоҳи ин маънӣ мебошад:

a coltsfoot / a foalfoot-шанбалид	dates-хурмо
a cone-чалғуза	deciduous - барғрез
a milfoil / yarrow-бӯйи модарон	epithet -эпитет
a plantain-борҳангзабони барразуф	floret - гул
a raspberry bush-буттаи тамашк	flowering tobacco -тамокуи гулдор
african violet -бунфша	form -шакл
anemone -гули шақоик лолаи нуъмон	gardenia -тасбеҳак
balloon flower -гули пуфак	garden-боғ
bellflower -гули зангула	gather-чидан
berry-буттамева	gladiolus -гули ёқут
bird cherry-махлаб	grass pink -алафи гулобӣ
biterate - нешзананда	gulkand-гулканд
bitter pumpkin-кадуи талх	hemp -бангдона
blackseed-сиёҳдона	hino-хино
blue bell / campanula --гули момо	hyacinth -сунбул
blueberry-кустарник	john's wort -чойкаҳак
cactus -гули ханҷарӣ	larch-дараҳти сӯзанбарг
carnation-гули мехак	lichen -гулсанг
chadwar-чадвор	lily-савсан
chamomile -бобуна	lily-савсанзанбақ
chrysanthemum -гули доводи	lotuslitygreepег-нилуфар
clasping -кафидан	lupine -гирмис
conifer -сузанбарг	maple-заранг
cornflower -тулмагул	marigold -аббосӣ
corolla -гулча	marigold -хучаста
cotton-пахта	mimosa -нозгулмимоза
cuneate -нозанин	mimosa-нозгул
daffodil -нарғис	orchid -саҳлаб
dandelion -қоку	ovary -тухмдон

ovate -тухмдор  
petal -гулбарг  
poppy-кукнор  
pot flower -кутии гул  
potter plants-гулҳои хонагӣ  
primrose-гули наврӯзӣ  
pumpkin-каду  
rose -гул

shrub-бутта  
shungiyoh-шумгиёх  
snowdrop -бойчечак  
trefoil-себарга  
tulip-лолаи кӯҳӣ  
violet -бунафша  
water lily-нилуфари сафед  
waterlily-савсани обӣ

Дар маҷмуъ бояд гуфт, ки истилоҳоти марбут ба гиёҳони ғайриистеъмоли як қабати ниҳоят калони калимаҳоро дар бар мегирад ва онҳо ҳам барои масоили гуногуни рӯзгор муфид мебошанд.

#### а) Номи анвои гул

Дар ташаккули лексикаи истилоҳоти гиёҳӣ анвои гул мавқеи намоён дорад. Аз рӯйи таркиби морфологиашон онҳо сода, сохта ва мураккаб буда, аксарияти онҳо барои ҳамаи тоҷикон фаҳмо буда, характери умумихалқӣ доранд. Масалан, гулҳои нарғис daffodil flowers, бунафша purple, ғармаш garmash, лола tulip, райҳон basil, сияҳгӯш blackberry klower, хайрӣ, гули ҳино henna, тоҷи хурӯс rooster crown flower, ишки печон wrapped love, ки дар қолабҳои гуногун сохта шудаанд, барои ҳамаи тоҷикон умумианд. Баъзе аз онҳо бо тафовути савтиашон фарқ мекунанд; бунафша, сияҳгӯш, тоҷи хурӯс ва ғ.

african violet -бунфша  
aloe -алоэ  
amaryllis -парғис  
anemone -гули шақоиклолаи нӯъмон  
aster -гули қашқарӣ  
aster -гули қашқарӣ гули мино  
balloon flower -гули пуфак  
begonia-ҳасратгул  
bellflower -гули зангула  
blue bell / campanula -гули момо  
bouquet of flowers flower bouquet-як даста гул  
bouquet -гулдаста  
bunch of flowers-дастаи гул  
buttercup -чинорак гули арусӣ  
cactus -гули ханҷарӣ  
cactus кактус -гули ханҷарӣ  
cactus-гули ханҷарӣ  
camellia -навъи растани аз чинси чойгул  
camomile-бобуна  
carnation -гули мехак  
chamomile -бобуна  
chavzi bavo-чавзи баво  
chrysanthemum -гули довудӣ  
conifer -сузанбарг  
cornflower -тугмагул  
corolla -гулча  
cowslip -гули наврӯзӣ  
crocus -заъфарон  
cuneate -нозанин  
daffodil -нарғис  
daffodil-нарғиси зардчатоб

dahlia -картошкагул  
dahlia -картошкагулгули кавкаб  
daisy -гули марворидак  
daisy -гули марворидакгули мино  
dandelion -қоқу  
dates-хурмо  
exotic flower -гули маъмулӣ  
fan flower - гули мухлисон  
florete -гул  
flowerbed-гулзор  
flowering cabbage/kale -карами гулдор/кале  
flowering tobacco -тамоқуи гулдор  
flower-гул  
fuchsia -гуловез  
gladiolus -гули ёқут  
hulba-хулба  
hyacinth -сунбул  
hyacinth -сунбул ёқути зард  
hyacinthjacinth-сунбул  
hydrangea -рофа  
imperfect flower -гули нокомил  
iris -савсан  
irregular flower -гули номунтазам  
jasmine -ёсуман  
john's wort -чойқаҳак  
kallakaram-каллакарам  
khandalak --хандалак  
lily of the valley-гули барфак  
lily -савсан  
lily-савсанзанбақ  
lime tree-зерфун  
lotuslitygreener-нилуфар

mimosa -нозгулмимоза	rose -гул		
mimosa-нозгул	rose гули садбарг		
mountain lily-савсани кӯҳӣ	rose-садбарг		
peony -гули маҷаҳгули ашрафӣ	saffron-заъфарон		
periwinkle -як навъи алафи ҳамешасабзи	salomalek-саломалек		
кабудгул	snowdrop -бойчечак		
petal - гулбар	spider flower -гули тортанак		
petal-барги гулгулбарг	stalk ғрукта -пои гул		
petiole -петиол	staminate flower - гули устувор		
petunia –карнайчагул	violet -бунафша		
pine-санавбар	water lily-нилуфари сафед		
pistillate flower -гули пистиллят	waterlily-савсани обӣ		
pot flower -кутии гул	wild flowers-гули даштӣсахроӣ		
purple coneflower - гули арғувон	wild flower-гули даштӣ		
purple millet - арғувон, арзан	yarrow-	бӯйи	модарон
rhododendron -бӯшаҳрӣ гули маҳин			

Дар баробари ин анвои гулҳои зиёде вомехӯранд, ки бо роҳҳои гуногун сохта шуда, хазинаи луғавии забонро бештар намудаанд. Бо пасванди-ак аз асосҳои, ки аломатро далолат мекунад, исми навъи гул сохта шудааст, ин ашё дорои хусусиятҳои асоси вожа мебошанд: калак (Ғк.) гули қоқу. Морфемаи луғавии курак дар шакли курак меваи хомро ифода мекунад, ки болотар доир ба ин масъала фикрамонро баён карда будем, аммо бо гунаи курак ба маънои “гули ношукуфта” дар гурӯҳи лаҳҷаҳои ваҳёӣ-қаротегинию ванҷӣ ва аз рӯйи семантикаи “кӯрак, қашқа, пахтаи ношукуфта” дар умумиистеъмол аст [1, с. 54].

Як идда исмҳои мураккаби ифодакунандаи номи гулҳо мавҷуданд, ки ин истилоҳотро мутобиқи рангҳояшон гузоштаанд. Онҳо аз ибораҳои, ки чӯзӣ атрибутҳои рангҳои гуногун мебошанд, сохта шудаанд. Доираи интишори минтақавии ин воҳидҳои луғавӣ баробар нест. Баъзе аз онҳо тамоми минтақаи шеваи ҷанубӣ ва ҷанубӣ шарқиро фарогиранд, қисме аз онҳо бо лаҳҷаи яке аз манотиқ маҳдуд менамояд. Баъзан вариантҳои ин ё он навъи гул интишори ягона надоранд. Ба ин маънӣ лексемаи сийагуш//сийагуш тамоми минтақаро фаро гирифта бошад ҳам, варианти сийагуша хоси шимоли Кӯлоб мебошад. Навъи сӯфедгъл ва зардакгъл барои гурӯҳи кӯлобии ҳисор, вале ареали интишори сӯрхгъл ва савзакгъл Қаротегин ва сийагъл дар шимоли Кӯлоб ва Дарвоз аст.

Навъи дигари гулҳо дар доираи калимаҳои мураккаби тобӣ сохта шудаанд, ки на аз рӯйи ранг, балки аз ҳисоби рабту монандиашон ба ашёи гуногун, вобаста ба шакли зоҳирии ҳуди гулҳо ва ғайра номгузорӣ шудаанд. Барои мисол бо калимаи ахтар навъи ахтаргъл дар забони тоҷикӣ сохта шудааст, ки номи гулест бо рангҳои сурху норинҷӣ ва зард ва хурду резаю ҳамешасабз буда, баргҳои паҳн дорад. Асоси ин вожа ахтар дар шеваи ҷанубӣ ба маънои «ҳайрон» ҳам меояд, вале ареали ин маънӣ бо минтақаи Лахш маҳдуд мешавад ва гузашта аз ин калимаи ахтаргъл дар Лахш роиҷ нест. Аммо вожаи ахтаргъл бо доштани маънои мазкур аз асоси ахтар-ситора бунёд нашудааст, балки ба фикри мо аз «ахтар» маънӣ мегирад, зеро монандиаш ба пораҳои лаҳҷаи сурх робита дорад ва ҳудуди интишораш дар гурӯҳи лаҳҷаҳои шимолии Кӯлоб мебошад. Бо тарзи монандкунӣ сохтани номи гулҳо бо ин калима анҷом намеёбад, балки ин тарз вусъат дорад. Монандии гулҳо ба абрешим, баҳмал, коса ва ғайра дида мешавад. Бо таваҷҷуҳ ба интишори ин навъи гулҳо дар минтақаҳои мухталиф гуфтан мумкин аст, ки буриши ҷуғрофӣ сохтани калимаҳо аз рӯйи монандӣ хеле васеъ буда, анъанаи классикӣ дар забони зиндаи халқ ҳифз шудааст. Навъи бӯрешмгъл дар шимолии Кӯлоб, баҳмалгъл дар деҳаи Пилдони гурӯҳи ваҳёӣ-қаротегинӣ ва косагъл дар Лахш ба қайд гирифта шудааст. Косагъл бо тағйири савтии косагул дар лаҳҷаи Бухоро низ мустаъмал аст [6, с. 129].

Аломатҳои зохирии гулҳо низ боиси номгузори онҳо шудааст. Як идда номи навъи гулҳое, ки дар гурӯҳи лаҳҷаҳои шимолии Кӯлоб истифода мешаванд, маҳз аз рӯйи ҳамин хусусият дар қолаби вожаҳои сохта ва мураккаб бунёд шудаанд: гълҳор, качгъл, ғъмчагъл, қопагъл як навъ гули зарди калон-калон, ки аввали баҳор мерӯяд; шумак сохти ғармаш ворӣ бўланд мешава; сағерагъллак як навъ гули сафедчатоб, ки аввали баҳор мерӯяд; чавғостун // чавғостон як навъи гули сурхи доирашакли калон, ки бӯйи хуш дорад; лолакаҳак.

Навҳои дигаре мавҷуд аст, ки дар доираи вожаҳои мураккаби тобеъ сохта шуда, худуди интишори гуногун доранд. Ба ин маънӣ чавғъстун (навъи гули баҳорӣ); наргиси шалаластӣ (гули наргис, ки сафедӣ ва зардии он моил ба сиёҳист) кундагул (як намуди гули садбарг) аст.

Тавассути ибора истилоҳот беш аз 50 навъи гул баён мешавад. Онҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд. Гурӯҳи якум вариантҳои калимаҳои мураккаб мебошанд, гурӯҳи дигар истилоҳотеанд, ки ҳоло дар шакли калима ташаккул наёфтаанд.

#### Адабиёт:

1. Алиакбар, Деххудо. Луғатнома./Д. Алиакбар. Ҷ. 15.-Тоҳрон, 1341.-396 с.
2. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик: Дар 3 ҷилд.- Душанбе.1985-1986.- Ҷилди 1. - 356 с.; Ҷ. 2.-371с.; Ҷ. 3. - 324 с.
3. Ғиёсуддин, Муҳаммад. Ғиёс-ул-луғот//Муҳаммад Ғиёсуддин. Таҳияи матн бо пешгуфтор, тавзеҳот ва феҳристи А.Нуров.-Душанбе: Адиб.-Ҷ.1, 1987.-480 с.
4. Қосимова М.Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IҶ- Ҷ) /М.Н. Қосимова Қисми 1. -Душанбе, 2003.- 490 с.
5. Қодиров Д. Хусусияти сохторӣ-грамматикии фразеологии шевагӣ (дар заминаи лаҳҷаи Дарвози забони тоҷикӣ) /Д.Қодиров //Дисс. номзади илми филол. - Хоруғ. 2007.- 151 с.
6. Маҳмудов М. Лаҳҷаҳои тоҷикони райони Китоб / М. Маҳмудов. Душанбе: Дониш, 1978. - 280 с.
7. Маҳмудов М. Луғат ва истилоҳоти таҳассусӣ дар ғӯишҳои шимолии забони тоҷикӣ /М.Маҳмудов // Номаи Пажӯҳишгоҳ. Фаслномаи пажӯҳишгоҳи эроншиносӣ. - 2006. - Соли шашум.- №11- 12. - С. 71-84.
8. Саидов, М.Б. Сохти морфологӣ ва қабатҳои забони антропонимҳои Қуръон (дар асоси тарҷумаи тоҷикии он)//Б. М. Саидов.-Душанбе, «Матбаа».-2020.-112 с.
9. Саидов, М. Б. Вижагиҳои луғавӣ-маъноии топонимия дар Қуръон (дар асоси тарҷумаи тоҷикии он).-Душанбе, «Матбаа», 2021. 86 с.
10. Фарҳанги забони тоҷикӣ [ибора аз ду ҷилд].-М.: СЭ, 1969.-952 с.
11. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX) Ибора аз ду ҷилд/Дар зери таҳрири М.М.Шукуров, В.А.Капранов, Р.Ҷошим, Н.А. Маъсумӣ.-М.: Советская энциклопедия, 1969. Ҷ.1.-951 с.; Ҷ.2.-952 с.
- 12.Шафоатов, А.Н, Ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти варзиш дар забони тоҷикӣ.- Душанбе-2019.318 с.
- 13.Шукуров М. Истилоҳот ва маданияти суҳан//Забони мо ҳастии мост. - Душанбе: Маориф, 1991. - С. 199 - 218.
- 14.Юсупова, А.А.Таҳқиқи луғавӣ- семантикӣ ва сохтори воҳидҳои луғавии марбут ба наботот дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ. Душанбе – 2019.168 с.

### **НОМИ АНВОИ ҒИЁХОНИ ҒАЙРИИСТЕЪМОЛӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

Муаллиф, зимни таҳлилу таҳқиқ ва баррасии мавзӯи мазкур ба ҳулосае омадааст, ки ғиёхони ғайриистеъмоли ҳама дар ҳаёти мардумон нақши муҳим доранд. Онҳоро на танҳо чун хӯроки ҳайвоноти хонагӣ, балки барои масоили гуногуни зиндагӣ низ истифода мебаранд. Аз ҷумла, аз пӯстлохи онҳо барои бофтани канаб, сохтани қамчин, бандина, наваҳои баъзе анвоъ барои танидани кирмак, чихати гирифтани

рангҳо барои бофандагӣ, хаси борику дарози бархе аз гиёҳон барои чароғ ва дигар масоил муфид мебошанд.

Илова бар ин муаллиф гиёҳхоро ба қисматҳои гуногун ҷудо намуда, гулу буттаҳо, гиёҳҳои шифобахш, гиёҳҳои истеъмоли ва ғайриистеъмолиро дар миёни гиёҳҳои зиёд ошкор сохтааст.

Муаллиф барои пурра ва суфта гардидани маводи таҳлилию таҳқиқии худ аз чандин сарчашмаҳои муътамад, махсусан фарҳангу луғатҳои муътамади англисию тоҷикӣ ва сомонаҳои интернетӣ низ истифода намудааст.

**Калидвожаҳо:** истилоҳот, калимасозӣ, наботот, содда, сохта, мураккаб, тор, қабза, банд, ғарам, гиёҳ, наботот.

## НАЗВАНИЯ НЕСЪЕДОБНЫХ РАСТЕНИЙ НА ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В ходе исследований и обсуждения данной темы автор пришел к выводу, что непищевые растения также играют важную роль в жизни людей.

Их используют не только в качестве корма для домашних питомцев, но и для решения различных жизненных задач. В частности, их кора пригодна для плетения конопля, изготовления плетей, перевязок, веточек некоторых видов для шелкопрядения, красителей для ткачества, тонких стеблей некоторых растений для светильников и других вопросов. Кроме того, автор разделил растения на разные части и среди множества растений выделил цветы, кустарники, лекарственные, съедобные и несъедобные растения. Чтобы дополнить и уточнить свои аналитические и исследовательские материалы автор использовал ряд надежных источников, особенно надежные англо-таджикские словари и веб-страниц.

**Ключевые слова:** терминология, словообразование, травы, простые, построенные, сложные, сеть, пучок, связка, пачка, трава, растения.

## NAMES OF INEDIBLE PLANTS IN TAJIK AND ENGLISH

In the course of research and discussion of this topic, the author came to the conclusion that non-food plants also play an important role in people's lives.

They are used not only as food for pets, but also for solving various life problems. In particular, their bark is suitable for weaving hemp, making whips, dressings, twigs of some species for silk spinning, dyes for weaving, thin stems of some plants for lamps and other issues. In addition, the author divided the plants into different parts and among the many plants he singled out flowers, shrubs, medicinal, edible and non-edible plants. To supplement and clarify his analytical and research materials, the author used a number of reliable sources, especially reliable English-Tajik dictionaries and web countries.

**Key words:** terminology, word formation, herbs, simple, constructed, complex, network, bundle, bunch, pack, grass, plants, etc.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Сабоҳати Ислому – докторанти (PhD)-и кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ **Суроға:** 735360, ҚТ, ш.Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16. тел.:(992)981046414

**Сведения об авторе:** Сабоҳати Ислому- докторант (PhD) кафедры методики обучения английских языков Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г.Куляб, ул. С.Сафарова 16.

**Information about the author.** Sabohati Islom doctoral student (PhD) of the department of methods of teaching English department of the Kulob State University named after Abuabdulloch Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, and S.Safarov St.-16. Phone: (992) 981046414

## ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. РАЗНЫЕ ТИПОЛОГИИ

Шарипова О.П.

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки

Имя существительное - это часть речи, обозначающая предмет и выражающая категориальное грамматическое значение предметности в частных грамматических категориях одушевленности - неодушевленности, рода, числа и падежа. Существительные называют предметы в широком смысле, т.е. не только конкретные предметы окружающей действительности (дом, ствол), их совокупности (джунгли, листва) или составные части (ветка, ручка), но и живых существ (птица, человек, Иван), а также действия и состояния в отвлечении от их производителей (бег, отдых), свойства и количества в отвлечении от их носителей (синева, сотня). Следовательно, значение предметности - это отвлеченное грамматическое значение, свойственное всем без исключения существительным.

При выделении существительных в лексико-грамматических разрядах лингвисты используют различные критерии:

П.А. Лекант делит имена существительные на несколько лексико-грамматических групп по семантическим и формально-грамматическим признакам, выделяя существительные собственные, нарицательные, которые в свою очередь подразделяются на 4 типа: отвлеченные, собирательные, вещественные, конкретные [3; с. 181].

Авторы РГ-80 подразделяют существительные на 1) собственные и нарицательные; 2) собирательные; 3) вещественные; 4) конкретные и отвлеченные; 5) одушевленные и неодушевленные. Среди имен собственных различают: 1) имена собственные в узком смысле этого слова и 2) наименования. [14, с. 460].

Буланин А.Н. делит существительные в зависимости от значения и грамматических (преимущественно морфологических) особенностей: 1) собственные и нарицательные, 2) одушевленные и неодушевленные, 3) собирательные, вещественные, отвлеченные. [1, с. 132].

Тихонов А.Н. объединяет существительные в ЛГР на базе общности значений (семантический критерий) и морфологических свойств существительных, выделяя: 1) нарицательные и собственные; 2) личные и неличные; 3) одушевленные и неодушевленные; 4) конкретные и отвлеченные; 5) вещественные; 6) собирательные. [4, с. 172].

Колесников А.А. предлагает выделить собирательные существительные в отдельный ЛГР, в силу их специфических знаний, а не ставить в один ряд с разрядами отвлеченных, конкретных, вещественных, одушевленных и неодушевленных [5, с. 94].

Таким образом, в русской грамматике нет единого мнения о количестве ЛГР имени существительного. Однако все лингвисты выделяют в первую очередь имена собственные и нарицательные.

Н.М. Шанский выделяет черты, присущие ЛГР имени существительного:

Каждый разряд объединяет слова с определенной семантикой. Собирательные существительные обозначают совокупность однородных предметов (или лиц) как неделимое целое (листва, белье, мебель); личные существительные - названия лиц - противопоставляются по своему значению всем неличным существительным (мать, дочь, учитель и школа, овощи, лес).

Слова каждого разряда обладают общими грамматическими признаками. Отвлеченные существительные имеют только формы единственного числа, в то время

как большинство конкретных существительных изменяются по числам (стол - столы, книга - книги).

ЛГР тесно связаны с грамматическими категориями и взаимодействуют с ними. Собирательные, вещественные, отвлеченные существительные выступают как слова, не изменяемые по числам, и существенно влияют на характер проявления грамматической категории числа; категория рода наполняется разным содержанием в личных и неличных, одушевленных и неодушевленных именах существительных.

Значения, на базе которых слова объединяются в ЛГР, не обязательно выражаются морфологическими средствами.

По признаку называния предметов как индивидуального или как представителя целого класса все существительные делятся на собственные и нарицательные.

Существительные собственные (или имена собственные) - такие слова, которые называют индивидуальные предметы, входящие в класс однородных, однако сами по себе не несут какого-либо специального указания на этот класс.

Существительные нарицательные (или имена нарицательные) - такие слова, которые называют предмет по его принадлежности к тому или иному классу; соответственно они обозначают предмет как носитель признаков, свойственных предметам данного класса [2, с. 460-462].

Имена собственные служат названием единичных предметов, выходящих из ряда однородных: Кавказ, Урал, Виктор.

Имена нарицательные служат обобщенными наименованиями однородных предметов: лес, стул, гора, человек. (Лекант П.А.).

Грамматическое различие собственных и нарицательных существительных связано с категорией числа. Если нарицательные легко принимают формы обоих чисел (дорога - дороги, стакан - стаканы), то собственные, как правило, имеют форму только единственного числа (Африка, Дунай) и гораздо реже форму только множественного числа (Альпы, Афины).

Разница между именами собственными и нарицательными непостоянная и подвижна: имена нарицательные легко становятся собственными наименованиями, прозвищами и кличками. Имена собственные часто используются для обобщенного обозначения однородных предметов и становятся при этом нарицательными.

Имена нарицательные бывают четырех типов: отвлеченные, вещественные, собирательные и конкретные.

Эти разряды пересекаются: существительные вещественные, обозначающие однородную массу вещества, могут иметь значение собирательности (клюква, виноград, сахар); существительные конкретные объединяют в своем составе все те слова, - одушевленные и неодушевленные, которые называют считаемые предметы. Вместе с тем слова каждого из выделенных ЛГР обладают общими морфологическими и в некоторых случаях и словообразовательными характеристиками.

Конкретные существительные - слова, называющие вещи, лица, факты и все явления действительности, которые могут быть представлены в отдельности и подвергнуты счету: карандаш, поединок, учитель, кошка.

Отвлеченные (абстрактные) существительные - слова, называющие отвлеченные понятия, свойства, качества, действия и состояния: слава, смех, стойкость, храбрость, новизна, чтение и др.

Значение отвлеченных существительных исключает представление о счете; поэтому они имеют формы только единственного числа. Однако если они употребляются для обозначения конкретных явлений, то получают форму множественного числа. Формы множественного числа образуют лишь те слова, которые могут называть не только отвлеченные свойства, качества, состояния или действия, но и единичные их проявления: боль - боли, обман - обманы.

Вещественные существительные называют вещества: пищевые продукты (крупа, сахар, соль), материалы (гипс, цемент), виды тканей (ситец, шелк, бархат) и другие однородные делимые массы.



Значением вещественности по сравнению со значением собирательности более конкретно; оно не мотивировано специфическим отношением к числу. Хотя вещественные существительные обозначают не считаемые предметы, для них, в отличие от тех же собирательных, не исключены формы множественного числа. При этом вещественные существительные приобретают дополнительные оттенки значения. Относительной регулярностью отличается значение сорта, типа, вида вещества.

Отдельный ЛГР среди нарицательных существительных составляют существительные собирательные. Сюда относятся слова, называющие совокупность предметов и лиц как неделимое целое (воронье, военщина, березняк, мелочь, чернь, дичь, сор).

Со стороны структуры различаются собирательные существительные, оформленные суффиксами и не имеющие словообразовательных примет.

Значение собирательных существительных (обозначение множественности) и их форма (только единственное число) не соответствуют одно другому. Однако в этом несоответствии можно усмотреть определенный объективный признак собирательности.

Специфика собирательных существительных как ЛГР выступает более наглядно на фоне таких случаев, где собирательность представлена лишь как значение, не получившее грамматического выражения.

Характерным отличием форм собирательности от ЛГР существительных является отсутствие какой-либо возможности собирательных существительных употребляться в форме множественного числа, тогда как абстрактные и вещественные существительные могут употребляться в этой форме, что связано с конкретизацией абстрактных и изменением личных значений вещественных существительных.

У существительных в форме собирательности и грамматических формах числа синтаксические формы в основном одинаковы (шорох листвы - шорох листьев; доводы профессуры - доводы профессоров; досуг студенчества - досуг студентов). Включение собирательности в парадигму категории числа имен существительных вполне отвечает требованиям, предъявляемым к парадигмам: сохраняется единство лексемы и личных значений, единство инварианта частных значений (общее отношение значений словоформ к идее количества) и принципы взаимообусловленности частных значений категории.

По значению, словообразовательным и грамматическим особенностям особую группу составляют личные существительные. Они обозначают лицо: по характерному признаку, физическим данным; по национальности; по профессии, специальности; по политическим взглядам; по спортивно-физкультурным занятиям; по месту жительства (добряк, китаец, доктор, демократ, боксер, москвич).

Названия лиц относятся к самой продуктивной группе имен существительных.

Между личными и неличными существительными нет непроходимой границы. Об этом свидетельствуют слова, в семантике которых совмещаются значения и тех и других: лень, мешок, чурбан, лицо.

#### Литература:

1. Буланин Л.П. Трудные вопросы морфологии. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1976. Стр 232-236
2. Переходность и синкретизм в языке и речи / Межвузовский сборник научных трудов. - М.: Прометей. МГПУ им. В.И.Ленина, 1991. Стр 32-45
3. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. - 2-е изд. - М.: Высшая школа, 2008. Стр 152-161.
4. Тихонов А.Н., Шанский Н.М. Современный русский язык. - I часть. М.: Просвещение, 1987. Стр 322.
5. Колесников А.А. О грамматическом статусе собирательных имен существительных русского языка / РЯШ. - 2006. - №6. - с.94-96.
6. Потиха З.А. Современное русское словообразование. с.231

7. Свердлов Л.Г.- Отглагольные имена существительные на-ние (-ение),-тие в русском литературном языке XVIIIв.-АКД,М., 1961г
8. Никитская Р.П.-Отвлеченные существительные с суффиксами –ние,-ени(е), -ти (е) в литературном языке петровской эпохи.-«Уч.зап.Кемеровского пед. ин-та», 1962 г.
9. Барлас Л.Г.-Русский язык. Стилистика.-1976.,с214
10. Логинова К.А. – Деловая речь и ее стилистические изменения в советскую эпоху.- В кн: Развитие функциональных стилей современного русского языка –М.,1968., с.265
11. Рустамов Ш. –«Исм». – Душанбе, 1981 г.
12. Данная форма взята как заглавное слово в «Русско – таджикском словаре».

### **ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. РАЗНЫЕ ТИПОЛОГИИ**

В своей статье автор дал информацию о классификации разных лексико-грамматических уровней имен существительных и отметил, что имена существительные являются не только названиями всех конкретных предметов, но и названиями живых существ, а также совершаемых ими действий. При классификации имен существительных по лексико-грамматическим уровням лингвисты используют разные критерии.

Опираясь на мнение специалистов в данной области, автор статьи разделил имена существительные на следующие уровни: 1) собственные и нарицательные; 2) собирательные; 3) вещественные; 4) конкретные и отвлеченные; 5) одушевленные и неодушевленные.

Наряду с цитированием исследователей в данной области, автор также высказал свое мнение по данному вопросу.

**Ключевые слова:** автор, действия, названия, классификация, лингвист, фон, случай, предмет, значения, критерия, статья.

### **ДАРАЧАҶОИ ЛЕКСИҶИ-ГРАММАТИКИИ ИСМ. ТАСНИФОТИ ГУНОГУН**

Муаллиф дар мақолааш атрофи таснифоти гуногуни дараҷаҳои лексикӣ-грамматикии исм маълумот дода, қайд намудааст, ки исмҳо на танҳо дар маҷмӯи номи тамоми ашёҳои конкретӣ, балки номи махлуқоти зинда, ҳамзамон амалиёти аз ҷониби онҳо анҷомдодашударо мефаҳмонад. Ҳангоми чудо намудани исмҳо ба дараҷаҳои лексикӣ-грамматикӣ забоншиносон аз меъёрҳои гуногун истифода мебаранд.

Ба ақидаи мутахассисони соҳа тақия намуда, нависандаи мақола исмҳоро ба дараҷаҳои зерин: 1) хос ва ҷинс; 2) ҷамъ; 3) моддӣ; 4) мушаххас ва маҷхул, 5) ҷондор ва бечон чудо намудааст.

Муаллиф дар баробари овардани иқтибосҳо аз муҳаққиқони соҳа фикру андешаи худро низ атрофи масъалаи мазкур иброз доштааст.

**Калидвожаҳо:** муаллиф, амал, унвонҳо, тасниф, забоншинос, замина, маврид, мавзӯ, маъно, меъёр, мақола.

### **LEXICAL AND GRAMMATIC CATEGORIES OF NAMES NOUNS. DIFFERENT TYPOLOGIES**

In his article, the author gave information about the classification of different lexical and grammatical levels of nouns and noted that nouns are not only the names of all specific objects, but also the names of living beings, as well as the actions they perform. When classifying nouns according to lexical and grammatical levels, linguists use different criteria. Based on the opinion of experts in this field, the author of the article divided nouns into the following levels: 1) proper and common nouns; 2) collective; 3) real; 4) concrete and abstract; 5) animate and inanimate. Along with citing researchers in this field, the author also expressed his opinion on this issue.

**Key words:** author, actions, titles, classification, linguist, background, case, subject, meanings, criteria, article.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Шарипова Одинамо Пирназаровна номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи забони муосири руси Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ **Суроға:** 735360, ҚТ, ш.Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16. **тел.:**(992)988635720

**Сведения об авторе:** Шарипова Одинамо Пирназаровна- кандидат педагогических наук, доцент кафедры современного русского языка Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г. Куляб, ул. С.Сафарова 16. **тел.:**(992)988635720

**Information about the author.** Sharipova Odinamo Pirnazarovna candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Modern Russian Language, Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, and S.Safarov St.-16. **Phone:** (992) 988635720

ТДУ – 30/81 (2 тоҷ)

ТКТ – 80-84 (2 тоҷ)

А - 21

## **МАВҶЕИ ИБОРАҲОИ РЕХТА ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙНӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

Авғонова Н.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ибора аз ду ва ё зиёда калимаи мустақил бо роҳи алоқаи тобеъ ташкил меёбад. Ибораҳои рехта дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Аз ин рӯ, ибораҳои рехтаи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ мисли калима танҳо ба воситаи ҷумла ба системаи воситаҳои номинативии забон дохил шуда, муносибати байни предмету ҳодиса ва аломату амалро мефаҳмонанд.

Ибораҳои рехтаи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ баръақс калимаҳо мафҳуми ба қисмҳо ҷудошавандаро ифода менамоянд. «Ҷузъҳои ибораҳои ин повест ба шакли калима воқеъ мешаванд, ки ҳар кадоми онҳо дорои аломатҳои грамматикӣ калима мебошад» [2, с.14]. Ин мустақилияти грамматикӣ имконият медиҳад, ки дар байни ҷузъҳои ибора дигар калимаҳои эзоҳдиҳанда дохил шаванд. Инчунин, мафҳуми муҷарради калимаҳо аз мафҳуми муҷарради ибораҳо хеле баланд аст. Ибораҳои «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ба ду гурӯҳи калон тақсим мешаванд. Ибораҳои озод ва ибораҳои рехта. Ибораҳои озоди «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ибораҳои синтаксисӣ ва ибораҳои рехта – ибораҳои фразеологӣ мебошанд.

Ибораҳои фразеологӣ «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ аз ибораҳои озодаш бо хусусияти рехтагӣ ва ҷудонашавандагӣ фарқ мекунанд. Ҷузъҳои ибораҳои фразеологӣ мисли ибораҳои озод бо калимаҳои гуногун намеоянд, онҳо ба як ё ду қолиби муайян маҳдуд мемонанд. Ибораҳои фразеологӣ ин повест аз ҷиҳати ифодаи маънӣ ба калимаи алоҳида наздик буда, ба қисмҳо тақсим намешаванд. Онҳо аз ҷиҳати сохт ба ибораҳои озод зоҳиран монанд бошанд ҳам, аз бобати маъно ва ҷудонапазирии ҷузъҳо аз онҳо фарқи қуллӣ доранд [10, с. 123]. Ибораҳои фразеологӣ дар ҷумла танҳо ба вазифаи як аъзои он меоянд, вале ҷузъҳои ибораҳои озод метавонанд вазифаҳои гуногунро иҷро намоянд. Доираи истифодаи иборҳои фразеологӣ маҳдуд мебошад. Ибораҳои синтаксисӣ ва фразеологӣ бо ҳам алоқаманд буда, ибораҳои фразеологӣ аз ҳисоби ибораҳои синтаксисӣ тадриҷан тақмил меёбанд.

Ибораҳои «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ аз ҷиҳати сохт содда ва мураккаб мешаванд. Ибораҳои соддаи ин повест асосан аз ду калимаи мустақил ташкил меёбанд: мисол, **оши палав**. Ибораҳои мураккабаш бошанд аз се ва зиёда калимаҳои мустақил ташкил меёбанд. Масалан, иборҳои номи **меъдаи ҳайвонот-intestine**, вале иборҳои «Ман

медонистам, ки халтаи меъдаи хайвонотро, ки дар он ҷо хӯроки хӯрдашуда ҷамъ мешавад, «ишқамба» меноманд» [11,7] мураккаб мебошад. Ибораҳои мураккаби романи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айни аз се ва зиёда калимаҳои мустақил бо тарз ва усулҳои гуногун ташкилёбанда, ба тарзи зерин ба амал меоянд:

Калимаи асосии ибораро ду калимаи тобеъ эзоҳ медиҳанд, ки байни худ ҳеҷ гуна муносибати грамматикӣ маъноӣ надоранд: **рӯзе аз рӯзҳо – once upon a time, дер омадан – to be late, ба худ омадан – come to oneself, come to ones sense.** Калимаи тобеи иборай содда эзоҳдиҳанда мегирад: **моҳиёни дарё –river fish.**

Ибораҳои «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айни аз рӯи морфологияи калимаи асосӣ тасниф мешаванд. Аз ин ҷиҳат, хелҳои ибора ба ҳиссаҳои мустақили нутқ мувофиқат мекунад: ибораҳои исмӣ, сифатӣ, шуморагӣ, ҷонишинӣ, феълӣ ва зарфӣ. Воситаҳои асосии алоқайи грамматикӣ ҷузъҳои ибора бандакӣ изофӣ, пешояндҳо, пасояндҳо, тартиби калима ва интонатсия аст. Дараҷаи вобастагии калимаҳо дар ибораҳои пешояндиву пасояндӣ як хел нест. Алоқайи баъзе аз онҳо хеле мустақам буда, калимаҳои таркиби ибораро дар ҷумла аз ҳам ҷудо кардан мумкин нест ва баръакс, алоқайи гуруҳӣ ба дараҷае аст, ки ҳатто ҳангоми истифодаи он ибора, дар ҷумла истисно кардани калимаи тобеъ мумкин аст.

Ибораҳои феълии пешояндҳое низ ҳастанд, ки калимаи асосии онҳо ногузирии калимаи тобеъро тақозо намекунад. Навъи алоқа ва воситаҳои грамматикӣ ифодаи он дар ҳамаи хелҳои ибора як хел ва баробар нест. «Ҷузъҳои ибораҳо муносибатҳои умумии муайянқунандагӣ, пурқунандагӣ ва ҳолиро ифода мекунад ва ҳар кадоми ин муносибатҳо дар навбати худ ба гуруҳҳои зиёди маъноиву грамматикӣ тақсим мешаванд» [8, с. 46].

Қоидаи иборасозӣ ба табиати морфологияи ҳиссаҳои мустақили нутқ вобаста мебошад, ки ҳар кадоми онҳо категория ва шаклҳои хос доранд. Масалан, сифат аломату хосияти предметро мефаҳмонад ва ба исм бештар бо бандакӣ изофӣ тобеъ мешавад: гули сурх– **red flower, санги сиёҳ – black color, оби сафед – white water, ранги зард – yellow color.**

Ташкили ибора ва ба ҳамдигар алоқаманд шудани калимаҳо дар таркиби он на танҳо ба мансубияти калимаҳо ба ҳиссаҳои нутқ, балки ба маъноӣ луғавии онҳо низ вобаста мебошад. Доираи истифодаи калимаҳои таркиби ибора низ ба маъноӣ луғавии калима вобаста аст.

Дар ибораро, ки калимаи асосӣ аз феълҳои монда иборат буда, алоқайи байни ҷузъҳо андаке султар аст, барои ифодаи муносибатҳои синтаксисӣ ҳиссаи калимаи тобеъ ва воситаҳои грамматикӣ алоқа нисбатан барҷастиатар мебошад. Масалан, танҳо ба феъли фурумадан ҷандин калимаҳо бо ёрии воситаҳои гуногуни грамматикӣ тобеъ шуда, боиси ба амал омадани муносибатҳои гуногуни синтаксисӣ гардидаанд: **бо падар фурумадан, аз гул фурумадан, аз асп фурумадан, аз агба фурумадан, аз тарс фурумадан, ногоҳ фурумадан, ларзида фурумадан** ва ғайра.

Ибораро ҳастанд, ки дар ташкили онҳо ва ифодаи муносибатҳои синтаксисиашон мақоми воситаҳои грамматикӣ бузург аст. Ин ҳолат бештар дар ибораҳои феълие мушоҳида мешавад, ки ҷузъи тобеи онҳо ба ҷузъи асосӣ бо ёрии пешояндҳои номӣ алоқаманд шудааст. Пешояндҳои асли дар нишон додани тафриқа ва тобишҳои муносибатҳои гуногун ёрии калон мерасонанд.

Дар ташкили ибораҳои номӣ мақоми бандакӣ изофӣ басо калон аст. Иборайи изофӣ аз ибораҳои пешоянддор бо он фарқ мекунад, ки дар он воситаи грамматикӣ алоқа бо калимаи асосии ибора меояд. «Дар ибораҳои изофӣ калимаи тобеёқунанда ҳамеша дар аввали ибора меояд» [2, с. 45]. Дар ибораҳои дигари «Ёддоштҳо»-и Айни акси ин ҳолат мушоҳида мешавад, зеро фразеология то солҳои наздик қисми таркибии лексикологияро ташкил медиҳад.

Ҳоло ҳам баъзе тадқиқодчиён онро як қисми лексикологияи медонанд. Бо вучуди он, бояд иқрор шуд, ки ин соҳа ҳамчун боби махсуси забоншиносӣ аз доираи лексикологияи хорич шуда, ба илми мустақил табдил ёфтааст. «Аз ҷиҳати обурани бадеӣ воҳидҳои фразеологӣ санъатҳои гуногуни бадеиро ба хотир меоранд.

Як силсила санъатҳои лафзӣ-ҳамоҳангии овозҳои чузъҳои таркибӣ маҳз дар воҳидҳои фразеологӣ боқӣ мемонад» [6, с.11]. Фразеология илмест, ки дар ҳудуди як силсила илмҳои на фақат филологӣ, лингвистия адбиётшинӣ, балки илмҳои дигар таърих, этнография, психология ва амсоли инҳо ба вучуд омадааст. «Ҳамчун соҳаи мустақили илми забон фразеология низ ба якчанд навъ чудо мешавад» [6, с. 27].

Дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айни фразеологияи таърихӣ шароити таърихӣ ташаккули воҳидҳои фразеологӣ, манбаҳои пайдоиш, ҷараёни тағйироти таърихӣ онҳо ва масъалаҳои амсоли ин мавриди таҳқиқ қарор мегиранд. Фразеологияи ин повест таърихи дурро дароз дорад. Бисёр ибораву ифодаҳое, ки имрӯз мустақиланд, ҳазор сол пеш аз ин дар ҳамин шаклу маъно ба қор мерафтанд. Баробари ин як миқдор ибораҳои фразеологӣ аз ҷиҳати шакл ва маъно тағйир ёфтаанд, қисми дигари онҳо тамоман аз истеъмол баромадаанд. Шубҳае нест, ки таҳқиқи захираи фразеологияи гузаштаи мо на фақат барои илми забоншиносии тоҷик, балки барои муайян кардани масъалаҳои ҷудогонаи таърихи халқ, урфу одат ва маданияти он аҳамият дорад.

Дар фразеологияи муқоисавӣ воҳидҳои фразеологӣ забонҳои ба ҳам хеш, ё забонҳои халқҳое, ки дар гули асрҳои зиёд дар ҳамсоғӣ зистаанд, муқоиса карда мешаванд. Бо вучуди он, ки захираҳои фразеологияи ҳар забон дорои хусусиятҳои фардӣ буда, бо обуранг ва рангубори миллии худ фактҳои тақрорнашавандаи забонро ташкил медиҳад, бисёр вақт дар байни воҳидҳои фразеологияи забонҳои гуногуну ҷиҳатҳои зиёди умумиро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар фразеологияи муқоисавӣ қонуниятҳои ташаккули чунин воҳидҳои фразеологӣ, сабабҳои таърихӣ, ҷиҳатҳои этнографияи ба вучуд омадани онҳо ва масъалаҳои ба ин монанд таҳқиқ мешаванд. Ниҳоят, навъи охири фразеологияро фразеологияи тасвирӣ, ё худ синхронӣ (аз калимаҳои юнонии *syn-хам chromos-замон*) ташкил медиҳад.

Фразеологияи синхронӣ вазъияти захираи фразеологияи забонро дар давраи алоҳидаи инкишофи он тасвир мекунад. Масалан, тасвири захираи фразеологияи забони имрӯзаи тоҷик ба зимаи фразеологияи синхронӣ дохил мешавад. Дуруст аз худ намудани системаи фразеологияи забон, дарк намудани қонуниятҳои инкишофи он аз ҳаҷоҳое, ки гоҳо дар саҳифаҳои матбуот ва ё навиштаҳои муаллифони ҷавон ба назар мерасанд, пешгирӣ мекунанд.

Бояд тазаққур дод, ки воҳидҳои фразеологияи феълӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам забони англисӣ шумораи нисбатан бештари воҳидҳои фразеологиро ташкил медиҳанд. Воҳидҳои фразеологияи феълӣ дорои сохтори мухталифи фразеологӣ ҳастанд. Аломати ба таври густурда интишор ёфтани воҳидҳои фразеологияи феълӣ дар забонҳои мавриди муқоиса тасодуфӣ нест, зеро сохтори таҳлили (пеш аз ҳама дар сохтори феъл) ҳамчун воҳиди лексикӣ барои синтаксис хидмат мекунанд.

Чузъи таркибии воҳидҳои фразеологияи феълӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам забони англисӣ исм ва феълро фаро мегирад. Чузъи феълӣ – ин чузъи асосии фразеологизм мебошад, ки нақши муҳимро дар ташкили сохторӣ-семантикии фразеологияҳои феълӣ мебозад. Хусусияти сохторӣ-грамматикии воҳидҳои фразеологияи феълӣ бевосита аз аломатҳои категориявӣ-грамматикии феъл вобаста мебошанд. Аломатҳои семантикӣ-грамматикии воҳидҳои фразеологияи феълро гузаранда ва монда будан, сиға, моҳияти грамматикии феъл ва ғайраҳо ташкил медиҳанд.

Асоси пайвастиҳои фразеологиро маҳдудияти пайвастиҳои калимаҳое ташкил медиҳанд, ки мумкин аст ба таври озод мавриди истифода қарор гиранд. Бинобар ин, бештари воҳидҳои фразеологӣ моҳияти иловагии лексикӣ ва грамматикиро касб менамоянд. Ба таври мисол: **send sault with, to cook one's goose, add fuel to the fire.**

Ҳамчунин, асоси бештари воҳидҳои фразеологияи феълро моҳияти метафорикии пайвастиҳои ташкил медиҳад. Ин ҳолат дар забони англисӣ низ ба назар мерасад: **dance on a volcano – бо оташ бозӣ кардан, бо думи шер бозӣ кардан; go off with one's tail between one's legs – дум ҳода кардан, гурехтан; twiddle one's thumbs – оворагардӣ кардан.**

Ҳамин тавр, воҳидҳои фразеологияи феълӣ аз рӯи вижагиҳои семантикии худ ба гурӯҳҳои зерин чудо мешаванд:

1. Воҳидҳои фразеологичии феълие, ки амал, фаъолият ва ҳолати шахсро ифода мекунанд: **дасти касеро гирифтан – to meet somebody half way, бо касе вохӯрдан – to have somebody in tow, нигоҳубин/ парасторӣ кардан – to take care of somebody.**

2. Воҳидҳои фразеологичии феълие, ки комёбӣ ва пешрафтро ифода мекунанд: **ба натиҷаи хуб ноил шудан – to carry all before one, сари касеро гаранг кардан – to turn smb.'s head.**

3. Воҳидҳои фразеологичии феълие, ки нокомиро ифода мекунанд: **шикаст хӯрдан – to burn one's finger, ғами сайди рамида хӯрдан - to cry over spilt milk.**

4. Воҳидҳои фразеологичии феълие, ки фиреб ва тақаллубро ифода мекунанд: **ба сари касе кулоҳ гузоштан – to hand somebody a lemon, ба лаби об ташна бурда, ташна овардан – to turn somebody round one's little finger.**

5. Воҳидҳои фразеологичии феълие, ки таваккул ва хавфу хатарро ифода мекунанд: **таваккул кардан – to take one's life in one's hand, бо оташ/думи шер бозӣ кардан - to play with fire, сангу шиша дар як қўлбар гузоштан – to put one's eggs in one basket.**

6. Воҳидҳои фразеологичии феълие, ки умури баҳриро ифода мекунанд: **ба самти об шино кардан – to trim one's sails to the wind, касеро дар нимароҳ партофтан – to leave somebody high and dry.**

7. Воҳидҳои фразеологичии феълие, ки умури низомиро ифода мекунанд: **фаромон додан/роҳбарӣ кардан – to rule the roast, саф кашидан/оростан – to fall into line, ғазаби худро фуру рехтан – to let off steam.**

**Таҳлили муқоисавии ибораҳои рехтаи “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ**

Дар тарҷумаи ибораҳои рехтаи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ, ки аз забони тоҷикӣ ба забони англисӣ тарҷума шудаанд, набояд иштибоҳ намоем, зеро мо онҳоро калима ба калима тарҷума карда наметавонем. Маънои луғавии калимаҳои алоҳида, ки ба ибораҳо ворид шудаанд, ҳангоме ки мо онҳоро бо иштибоҳ тарҷума менамоем мазмун ва муҳтавои сухан вайрон гашта, фикри гӯянда хуб ва образнок дарк карда намешавад. Мо пеш аз он, ки ибораҳоро тарҷума намоем, бояд аз забони модарии хеш хуб огоҳ бошем, нозуқиҳои забони худро донем ва дар як қолиби муайян онро шарҳ дода тавонем.

Ибора ва ифодаҳои таркибан рехтаву устувор бо номҳои воҳидҳои фразеологӣ, фразеологизмҳо, таъбироти фразеологӣ, ибораҳои рехта ва амсоли инҳо машхуранд. Аз байни онҳо истилоҳи воҳидҳои фразеологӣ нисбатан бештар ба қор бурда мешавад.

Ҳар як воҳиди фразеологӣ тақрибан аз ду ва зиёда калимаҳо ташаккул ёфтааст, вале сохти устувор ва семантикаи яқлухт ва ба қисмҳо ҷудонашаванда дорад. Масалан, иборати рехтаи « **it's good that he does not see everything / he passed away – хуб аст, ки ӯ ҳамаи ин қорҳоро намебинад**, аз чанд калима иборат аст. Бо вучуди ин, як мафҳумро (шахси аз дунё ҷашм пӯшида, шахси рехлатқардари) ифода мекунанд.

Рехтагӣ устувории ибораҳои фразеологӣ дар тағйирнаёбандагии сохту таркиб ва семантикаи онҳо ифода меёбад. Одатан, ҷузъҳои таркибии иборати фразеологӣ ивазнашаванда мебошанд. Онҳоро дар аксари мавридҳо бо калимаҳои аз ҷиҳати маъно наздик иваз кардан мумкин нест.

Дар сурати чунин тағйирдиҳӣ нафақат семантикаи бутуни воҳиди фразеологӣ аз байн меравад, балки он таркибан ҳам чун иборати фразеологӣ арзиш ва моҳияти худро гум мекунанд.

Ҷиҳати дигари устувории воҳидҳои фразеологӣ дар ҳамин зоҳир мегардад, ки ҷузъҳои (калимаҳои) таркибии онҳо ҷои худро иваз карда наметавонанд, яъне ба инверсия дучор намешаванд.

Дар сурати ҷойивазкунии ҷузъҳои ибораҳои фразеологӣ аксар вақт тамоман вайрон шуда, ба ифодаҳои бемантиқӣ дар забон вучуд надошта табдил меёбанд. Баъзан дар натиҷаи ҷойивазкунии ҷузъҳои ибораҳои фразеологӣ ба ибораҳои оддии синтаксисӣ табдил меёбанд.

Аз ҷиҳати ифодаи семантика, воҳиди фразеологӣ ба як калима баробар мешавад, вале фразеологизмҳо баръакси калимаҳои оддӣ на фақат ашё, аломат, амал ва

ҳолати онҳо, балки тобишҳои гуногуни рӯхиро низ дар бар мегиранд. Масалан, ибораҳои: «Дуо мекунам: илоҳи тӯйи фарзандонатонро бинед» [4, с. 19] «Тир аз камон бархато часта ва мурғи матлаб аз дом раста буд» [14, с. 20]. Гуфтаҳои боло дарак медиҳанд, ки монанди инҳо баробари ифодаи мафҳумҳои алоҳида эҳсосоти гуногуни шахси гӯяндаро низ ифода карда метавонанд.

Қисми асосии ибораҳои «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ дар ҳолати тарҷума аз забони тоҷикӣ ба забони англисӣ образнок ва пуробуранг мебошанд. Масалан, ибораи «то бад нагӯӣ, нек намеояд» [14, с. 98], яъне касеро сухани бад гуфтан, аз вай сухани нек дар ҷавоб шунидан аст ва ин вобаста ба психологияи ҷавобдиҳанда ҳаст. Масалан, ба ҳар кас сухани бад гуфтан ҷавоби некро шунидан номумкин аст. Ҳангоми таҳлили тарҷумаи англисии ин ибораи рехтаи «Ёддоштҳо» ба тарҷумаи калима ба калима аҳамият додан лозим нест, зеро агар тарҷумаи ин ибораи рехтаро таҳлил намоем ҳангоми тарҷумааш вобаста ба ҷойгиршавии калимаҳо чунин тарҷума карда мешавад «агар ту ҳамашро нагуфта боӣ, ту на хуб ва на бадро гуфтаи – if you did not tell everything, that means you did not tell neither good no bad». Ҳамин тариқ, воҳидҳои фразеологӣ таркибан рехтаву устувор буда, мундариҷаи яклухти аксар пуробурангро ифода мекунанд. Ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъноӣ ба ҳам марбут, ки семантикаи бутун ва аксар образнокро ифода мекунанд, ибораи фразеологӣ ё худ воҳиди фразеологӣ номида мешаванд. Воҳидҳои фразеологӣ аз ҷиҳати семантика ба гурӯҳҳо ҷудо шуда наметавонанд. Қисми аз ҳама муъҷаз, рехтаву устувор ва пуробуранги воҳидҳои фразеологиро ибораҳои рехтаи фразеологӣ ё худ идиомаҳо ташкил медиҳанд.

Чи тавре, ки дар боло қайд намудем ибораҳои рехтаи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ибораҳои озод ва фразеологӣ ба назар расида, тафовут байни онҳо дида мешавад, яъне ибораҳои рехтаи фразеологӣ повести мазкур аз ибораҳои озод бо хусусияти рехтагӣ ва ҷудонашавандагӣ фарқ, мекунанд. Ҷузъҳои ибораҳои фразеологӣ мисли ибораҳои озод бо калимаҳои гуногун намеоянд, онҳо ба як ё ду қолиби муайян маҳдуд мемонанд. Ибораҳои фразеологӣ аз ҷиҳати ифодаи маънӣ ба калимаи алоҳида наздик буда, ба қисмҳо тақсим намешаванд. Онҳо аз ҷиҳати сохт ба ибораҳои озод зоҳиран монанд бошанд ҳам, аз бобати маъно ва ҷудонапазирии ҷузъҳо аз онҳо фарқи кулӣ доранд. Ибораи рехта дар ҷумла танҳо ба вазифаи як аъзои он меоянд, вале ҷузъҳои ибораҳои озод метавонанд вазифаҳои гуногунро иҷро намоянд. Доираи истифодаи ибораҳои рехта маҳдуд мебошад. Ибораҳои синтаксисӣ ва фразеологӣ ба ҳам алоқаманд буда, ибораҳои фразеологӣ аз ҳисоби ибораҳои синтаксисӣ тадриҷан тақмил меёбанд. Ба таври мисол:

*Ҳанӯз ақли ӯ намегирад*, — гуфт бародарам ва гиря карда сар дода илова намуд: — намефуроям! [17, с. 11] “My little brother *doesn't know what's going on yet!*” Then, bursting into tears, “I’m not coming down!” [17, с. 19]

Қурбонниёз ном тағоиям, ки як ҷавони тануманд буд, дарҳол *ба дарахт печида* боло баромад, аввал акаамро ва баъд аз он Эргашро аз шохҳо ҷудо карда ба поён овозон кард ... [17, с. 9].

My uncle Qurbon-Niyoz, who was young and strong, *climbed straight up the tree*, pried first my brother and then Ergash from the branches, and handed them down [17, с. 40].

Дар масъалаи ибора ва алоқаи ҷузъҳои он дар забоншиносон фикри ягона нест. Ба фикри муаллифи китоби дарсии забоншиносӣ Головин Б.Н., ибораҳо се навъ: ибораҳои пайваст (хондан ва фикр кардан, сабзу бунафш, суруд хондан, фарёд задан ва сӯхбат кардан), ибораҳои тобеи ғайри предикативӣ (дӯстро пешвоз гирифтани хондани маҷалла) ва ибораҳои тобеи предикативӣ (хондани паррандаҳо, рӯзи офтобӣ) мешаванд. Муаллифи дигари китоби дарсии забоншиносӣ Кочергина В.А. бошад, таъкид мекунад, ки ибораҳо ба воситаи алоқаи пайваст (падару модар, ҷангу сулҳ, қадбаланд, аммо лоғар) ҳам ташаккул меёбанд.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки ибора ду ва ё зиёда калимаҳои мустақилро меноманд, ки яке ба дигаре тобеъ буда, як мафҳуми мураккабро ифода мекунанд. Пас, барои ибора алоқаи пайваст ва алоқаи тобеи предикативӣ хос намебошад. Дар хусуси ибораҳои рехтаи фразеологӣ нуктаи дидагирро қайд кардан ба маврид аст, ки ибораҳои

рехтаи фразеологӣ воҳидҳои устувору тағйирнаёбандаи забон, қисми аз ҳама пуробуранги воҳидҳои фразеологияи забонҳои тоҷикӣ ва англисиро ташкил медиҳанд.

Семантикаи ибораҳои рехтаи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ бисёр вақт бо маънои калимаҳои онро ташкилдиҳанда мувофиқат намекунад. Дар вақти тарҷума калимаҳои таркибии онҳо барнамеояд.

Хусусияти фарқкунандаи ибораҳои рехта, ки онҳоро аз дигар намуди ибораҳо фарқ кардан зоҳир мегардад, ҷузъҳои таркибии онҳо пурра ба маънои маҷозӣ меоянд, ба маънои аслии худ омада наметавонанд. Мисол:

Мақсади ман аз ин гапҳо аз қарз ҳисоб додан, ё ин ки *дили туро сиёҳ кардан набуд*, балки мақсади ман ин аст, ки агарчӣ гоҳе дар қори рӯзгор тангӣ кашӣ, аз бозор гӯшт нахарем, ё ин ки кам харем, хафа нашав. [17, с. 10]

My point in discussing these financial matters is not to add up our debts or *to worry you*, but only to let you know that things are going to be tight. [17, с. 45]

Духтари хатиб аз ин қори ӯ зоҳиран дар ҳашм мешуд, *пешонаи худро турси, абрӯвонаширо чин ва чашмонаширо ҳашмгиннамо мекард*, лекин дар ҳамон вазъият дар зерин лаб механдид ва «ту ҳоло нигоҳ карда ист, ин қоратро ба модарам мегӯям, туро ҷунон зананд, ки падарат ҳаргиз туро онҷунон назада бошад [16, с. 49].

The khatib's daughter was visibly embarrassed by Habiba's behavior. *She would scowl and look daggers at her*, yet at the same time smother a smile and say, "Stop it now, or I'll tell my mother, and she'll beat you harder than your father has ever beaten you [16, с. 101].

Ҳамин тавр, воҳидҳои фразеологӣ боигарии ҳар забон буда, зебӣ, фарҳанг, расму оин, тобишу обурангии миллиро инъикос менамоянд. Воҳидҳои фразеологӣ муносибатҳои эҳсосии инсонро ифода менамоянд, яъне дар баробари ифодаи фикр, ҳодисаҳои мусбат, манфӣ ва муносибатҳо дар ин замина тавзеҳ дода мешавад. Муқоисаи воҳидҳои фразеологияи зерин дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ гуфтаҳои болоро боз ҳам тавқиқат медиҳанд:

#### Ба дил задан

Оқибат танҳои ва мусофирати дуру дароз *ба дили бобоям задааст*.

At last the loneliness and the repeated lengthy traveling *were too much* for my grandfather.

Ман насиҳати Мавлавиро гӯш накарда ба саҳро омадам, саҳро *ба дилам зад* [16, с. 125].

I ignored Mavlono's advice and came to the country, and now *I'm sick and tired* of it [16, с. 131].

#### Ба даст даровардан

Ӯ аз охири тарафи ғарбии деҳаи Маҳалаи Боло *заминеро ба даст дароварда*, барои худ ҳавлии рӯидаричанок бино кардааст.

*He bought a plot of land* at the western extremity of Mahallayi Bolo and built himself a walled house.

Дар муддати каме соҳаҳои асосии *дониши замони худро ба даст оварда*, дар миёни аҳли илм шӯҳрат пайдо мекунад.

Одамоне ҳам буданд, ки нони хоҷагиро «*бедарди миён*» *ба даст меоварданд*.

Аз ким-кучо «Муш ва гурба»-и Убайди Зокони *ба даст оварда буд*.

Хароб шудан. Аммо баъд аз ду сол бобоям дидааст, ки ҳавлӣ ва рӯи даричае, ки дар Соктаре дошт, *хароб шуда рафта истодааст* ва замини дар онҷо доштааш ҳам аз қор баромада меравад.

After few years, however, my grandfather saw that the house and his land there *were lying uncultivated*.

#### Гардан ёри надодан

Ман ин хоҳиши акаамро ҳақнок мешуморидам, лекин *гараданам ёри намедод*, ки худро дар пеши ӯ гунаҳкор шуморам.

I knew that my brother was right to scold me, but *I was proud to be* in the wrong



### Дар сояи бекорӣ хобидан

Агар танбалон ва танпарварон медонистнд, ки кор чӣ гуна бадани касро сахт мекунад в дили касро хузур медиҳад, ҳеҷ гоҳ *дар сояи бекорӣ намехобиданд*.

If the lazy and flabby persons only knew how work toughens the body and eases the mind, they would never again sleep in the shade of idleness.

### Зинда дар гӯр нишастан

Ман дар инҷо бо бачагон зинда дар гӯр нишастам чавоб дод касе аз даруни хона.

"I'm in here, buried alive with my sons" came an answer from inside.

### Қаймоқи гапро гуфтан

Дар онҷо қаймоқи гапро кордонӣ ва кордориҳои саркори нави рӯдковӣ буд.

There, the chief topic of conversation was the expertise and achievements of the new boss of the canal project.

### Аз роҳ баровардан

Духтарам туро, кӣ аз роҳ баровард? - Маро ҳеҷ кас аз роҳ набароварда аст, ман бо ихтиёри худ ҳамин чавонро ба шавҳарӣ хостам. (с. 67)

Who has led you astray, my daughter? - No-one has led me astray. I want to marry this man of my own free will. [16, с. 49].

### Дароз кашидан

Аммо ин хурсандии ман дароз нақашид. [17, с. 74].

But my happiness was not to last. [17, с. 119].

### Ғам хӯрдан

Лекин ман аз ин ҳеҷ ғам нахӯрдам. [17, с. 75].

But I wasn't in the least worried by this. [17, с. 121].

### Сар хӯрдан

Бинобар ин «зиёфаташ сарашро хӯрад» гӯён аз паси дари меҳмонхонааш баргашта омадам (сах.91)

So, I thought to myself, «let him eat his dinner himself» and turned back at the door.» [17, с. 112].

Ана ҳамин ҳосили аз ҳад афзун буд, ки сари Сайидмуродхочаро хӯрд. [17, с. 118].

### Дарахт дар якҷо сабз мешавад

Фоидаи асосии бунак дар он аст, ки коркунон ба ин восита ба як корхона баста мешаванд, «дарахт дар як ҷо сабз мешавад» гуфтаанд ва рӯз ба рӯз ҳунар ва малакашон зиёд мешавад.

The basic benefit is that it ties the workers to the one pottery- "the tree flourishes in one spot", as the poets say- and they gain daily in experience and skill.

### Дарди дили касе баргараф шудан

Шояд ба он гуле, ки ман оварам, дарди дили ӯ баргараф шавад ё сабук гардад ва он орзуе, ки дар вақти ғазалхонии ӯ дар дили ман гузашта буд, ба вучуд ояд. [17, с. 82].

I thought to myself that by bringing her the rose I would perhaps be easing her pain and fulfilling the wish I had conceived when she was reciting the love-poem [17, с. 102].

### Гӯшти хар, дандони сағ

Даҳони инҳоро бо мӯҳри муфти мӯҳр кардан даркор аст «Гӯшти хар, дандони сағ» гуфтаанд [17, с. 95].

The mouth of such as these should be sealed shut with the mufti's seal-in the word of the proverb: "donkeys meat is fit only for dogs" (p.147).

### Дар зери обу арақ мондан

Ӯ гапҳои таъйинкарашударо нақл кард, ки тамоман дигар буданд ва ман аз хиҷолат дар зери обу арақ мондам [17, с. 95].

He repeated what he had told me, which bore no resemblance to what I had told to Father and I sat sweating with shame [17, с. 149].

### Мӯру малах барин

Аз болои кӯҳ босмачиён мӯру малах барин, ба мурдани худ нигоҳ накарда, фаромада меоманд.

Дар ёбон одамон ба монанди мӯру малах буданд [17, с. 149].

All over the plain people were working *like ants* [17, с.54].

#### Гардан додан

Ба интизоми ҳарбӣ *гардан додан* даркор аст. С. Айнӣ «Ғуломон»

Агар Махдум аз кифти мо ҳам гузаранд (аз таноб чаҳида — М. Ф.), ман дар ҳамон вақт ба ин кас *гардан медиҳам*.

Шумо ки худатонро калон мегирифтед, ҳеҷ касро назаратон намегирифт ва аз рӯфта тоза кардани ҷои хоби худ ор мекардед, чи навъ шуд ки ба ин кори паст *гардан додед?*

“You,” my brother said, “who think you’re so high and mighty, who never owned anyone as your equal and were ashamed to make your own bed-what made you stoop to such a menial job?” [16, с. 22].

#### Назар нагирифтган

Чанд вақт боз ҷудо хуҷаиншинос шуда рафтӣ- а, акнун моёнро *назарат ҳам намегирад*.

Худатонро калон мегирифтед, ҳеҷ касро *назаратон намегирифт*,

#### Ба гардани касе чизе бор кардан

*Вичдонам вазифаи тарбияи ин кӯдакони аз ҳамаи орзуҳои ман болотар карда ба гардани ман бор карда буд*.

Ман ин фикри худро ба акаам гуфта аз ӯ хоҳиш кардам, ки дар ин сайругашт ба ман ҳамроҳӣ намояд, ӯ ин таклифи маро қабул намуд, аммо аз падару модар рухсат гирифтандро *ба гардани ман бор кард* [3, с. 39].

I told my elder brother my intention and asked him to come with me; he agreed, but left the onus of getting parental permission *on my shoulders* [9, с. 50].

#### Адабиёт:

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Л. С Бархударов. – М.: Высшая школа, 1975. – 350 стр.
2. Бархударов Л.С., Штейлинг Д.А. Грамматика английского языка. Л.С., Бархударов, Д.А Штейлинг. – М.: Русский язык, 1973. – 325 стр.
3. Бузургзода Л. ва Ниёзмухаммадов Б. Грамматикаи забони тоҷикӣ. – Сталинобод: Л. Бузургзода ва Б Ниёзмухаммадов. Наш. дав. Точ., 1947. – 147 с.
5. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.-Душанбе: Маориф, 1983, қ.1.-353 с.
6. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.-Душанбе: Маориф, 1983, қ.1.-353 с.
7. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.-Душанбе: Маориф, 1983, қ.1.-353 с.
8. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий.-Сталинобод: Наш. дав. Точ., 1956. -231 с.
9. Каушанская В.Л, Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка. Пос. для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е изд., В.Л, Каушанская Л. М Ковнер Р.: Высшая школа, 2005. – 319 стр.
10. Мачидов Ҳ. Аломатҳои фарқкунандаи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ, дар китоби “Масъалаҳои забони тоҷикӣ”, Ҳ Мачидов . Душанбе, 1967.-78с.
11. Мачидов Ҳ. Ибораҳои фразеологӣ, журн. Ҳ.Мачидов “мактаби советӣ”, 1978, №5. С.78-89.
12. Мачидов Ҳ. Сабабҳои ба вучудӣ роҳҳои ташаккул ва инкишофи минбаъдаи воҳидҳои фразеологии феълӣ забони ҳозираи тоҷик, дар кит: “ Иранская филология”, часть 1, Ҳ. Мачидов Душанбе 1970.
13. Насрулло Ҳабиб. Грамматикаи забони англисӣ. Дастури таълимӣ барои барои донишҷӯён. Ҳабиб. Насрулло– Душанбе: Эр-граф, 2009. -123 с.
14. Насрулло Ҳабиб. Грамматикаи забони англисӣ. Дастури таълимӣ барои барои донишҷӯён. Ҳабиб Насрулло. – Душанбе: Эр-граф, 2009. -123 с.
15. Парвона Ҷамшед, Толиби Розӣ. Фарҳанги англисӣ тоҷикӣ бо роҳнамои вожагони тоҷик. Ҷамшед Парвона, -Душанбе: Эрграф, 2005. -800 с.
16. С. Айнӣ «Асарҳои мунтахаб», Айнӣ С. Душанбе «Адиб»-1990 - 260 с.
17. С. Айнӣ «Ёддоштҳо» (к. 1-2), Айнӣ С. Душанбе «Адиб»-1990 - 290 с.

18. Чамшедов Парвона ва дигарон. Очеркҳо оид ба типологияи муқоисавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Парвона Чамшедов -Душанбе: Ирфон, 1980. – 189 с.

### **МАВҚЕИ ИБОРАҲОИ РЕХТА ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР “ЁДДОШТҲО”-И САДРИДДИН АЙНӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

Дар мақолаи мазкур сухан мавриди ибораҳои рехта ва нақши онҳо дар “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ рафтааст.

Ибора аз ду ва ё зиёда калимаи мустақил бо роҳи алоқаи тобеъ ташкил меёбад. Ибораҳои рехта дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ҳамчун ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Аз ин рӯ, ибораҳои рехтаи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ мисли калима танҳо ба воситаи ҷумла ба системаи воситаҳои номинативии забон дохил шуда, муносибати байни предмету ҳодиса ва аломату амалро мефаҳмонанд.

Ибораҳои рехтаи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ баръақси калимаҳо мафҳуми ба қисмҳо ҷудошавандаро ифода менамоянд. «Ҷузъҳои ибораҳои ин повест ба шакли калима воқеъ мешаванд, ки ҳар кадоми онҳо дорои аломатҳои грамматикӣ калима мебошад».

Ин мустақилияти грамматикӣ имконият медиҳад, ки дар байни ҷузъҳои ибора дигар калимаҳои эзоҳдиҳанда дохил шаванд. Инчунин, мафҳуми мучарради калимаҳо аз мафҳуми мучарради ибораҳо хеле баланд аст. Ибораҳои «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ба ду гурӯҳи калон тақсим мешаванд. Ибораҳои озод ва ибораҳои рехта. Ибораҳои озоди «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ибораҳои синтаксисӣ ва ибораҳои рехта – ибораҳои фразеологӣ мебошанд.

Бояд тазақур дод, ки гуногунрангии унсурҳои идиоматикӣ (рангубор, образи мусбат ё манфӣ, муассирӣ, тобиши миллӣ) идиомаҳо ба бехтарин ва бурротарин воситаҳои ифодаи маъноӣ фразеологӣ тақдир додаанд.

Маъноӣ дигари идиоматикӣ ин таҷассуми маъноӣ сирф образноки онҳо аст. Як қисмати воҳидҳои идиоматикӣ дорои маъноӣ сирф образнок буда, барои ифодаи ҳолатҳои мухталифи рӯҳии инсон ба қор бурда мешаванд. Онҳо инъикоскунандаи бевоситаи вазъияти мухталифи ҳолати рӯҳии инсон, ба монанди таҳдид, дағалӣ, зориву тавалло, хулосабарориҳо, афсӯс, ваҳм, умеду орзу, нафрат, бадбинӣ, меҳрубонӣ ва хурсандӣ буда, дар таркиби воҳидҳои идиоматикӣ усулҳои хоси зоҳиршавӣ доранд. Чунин тобишу оҳангҳо дар таркиби воҳидҳои идиоматикӣ образнокии онҳоро дучанд намуда, онҳоро аз ҷиҳати сохт рехтаву устувор, аз бобати ифодаи маъноӣ маҷозӣ муассиру пуробуранг мегардонанд.

**Калидвожа:** Ибораҳои озод, воҳидҳои идиоматикӣ, хулосабарориҳо, мучарради калимаҳо, образи мусбат, ибораҳои рехта, алоқаи тобеъ, алоқаи пайваст, тобишу оҳангҳо, образнок, системаи воситаҳои номинативии забон.

### **МЕСТО ВЫРАЖЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В «ВОСПОМИНАНИЯХ» САДРИДДИН АЙНА НА ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

В этой статье обсуждаются фразы и их роль в «Воспоминаниях» Садриддина Айни на таджикском и английском языках.

Фраза состоит из двух или более независимых слов с придаточными предложениями. Широко используются идиомы, использованные в «Воспоминаниях» Садриддина Айни. Поэтому слова из «Записок» Садриддина Айни, как слово, которые входят в систему номинативных средств языка только через предложение, объясняют взаимосвязь между предметом и событием, а также знаком и действием.

Красноречивые фразы Садриддина Айни, в отличие от слов, относятся к разделимому понятию. «Части фразы в этом рассказе имеют форму слов, каждое из которых имеет грамматические особенности слова».

Эта грамматическая независимость позволяет включать другие пояснительные слова в состав частей речи. Кроме того, понятие сингулярности слов намного выше, чем понятие сингулярности. «Записки» Садриддина Айни делятся на две основные группы. Бесплатные фразы и лишние фразы. Свободные выражения в «Воспоминаниях»

Садриддина Аини являются синтаксическими выражениями, а идиомы - фразеологическими выражениями.

Следует отметить, что разнообразие идиоматических элементов (цвет, положительный или отрицательный образ, действенность, национальный тон) сделало идиомы лучшим и острейшим средством выражения фразеологического значения.

Еще одно идиоматическое значение - воплощение их чисто переносного значения. Некоторые идиоматические единицы имеют чисто переносное значение и используются для выражения различных психических состояний человека.

Они являются прямым отражением различных состояний психики человека, таких как угрозы, грубость, попрошайничество, выводы, сожаления, страхи, надежды, мечты, ненависть, доброта и радость, и имеют свои способы проявления в идиоматических единицах. Такие тона и мелодии в составе идиоматических единиц удваивают их образность, делая их структурно устойчивыми и эффективными в выражении переносного значения.

**Ключевые слова:** свободные фразы, идиоматические единицы, аннотации, единичные слова, положительный образ, идиомы, придаточные предложения, связанные придаточные, тона, образное, система именительных средств языка.

### THE PLACE OF EXPRESSIONS AND THEIR ROLE IN SADRIDDIN AINI'S "MEMORIES" IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

This article discusses the phrases and their role in Sadrididdin Aini's "Memoirs" in Tajik and English.

A phrase is made up of two or more independent words by subordinate clauses. The idioms used in Sadrididdin Aini's Memoirs are widely used. Therefore, the words of Sadrididdin Aini's "Memoirs", like a word, are included in the system of nominative means of language only in a sentence and explain the relationship between the object, event, sign and action.

Sadrididdin Aini's eloquent phrases, in contrast to the words, refer to a separable concept. "The parts of the phrase in this story are in the form of words, each of which has the grammatical features of the word."

This grammatical independence allows other explanatory words to be included among the parts of speech. Also, the concept of singularity of words is much higher than the concept of singularity. Sadrididdin Aini's "Notes" are divided into two main groups. Free phrases and shed phrases. The free expressions in Sadrididdin Aini's "Memoirs" are syntactic expressions and idioms are phraseological expressions.

It should be noted that the diversity of idiomatic elements (color, positive or negative image, effectiveness, national tone) has made idioms the best and sharpest means of expressing phraseological meaning.

Another idiomatic meaning is the embodiment of their purely figurative meaning. Some of the idiomatic units have a purely figurative meaning and are used to express different mental states of a person.

They are a direct reflection of various states of human psyche, such as threats, rudeness, begging, conclusions, regrets, fears, hopes, dreams, hatred, kindness and joy, and have their own methods of manifestation in idiomatic units. Such tones and melodies in the composition of idiomatic units double their imagery, making them structurally stable and effective in the expression of figurative meaning.

**Keywords:** Free phrases, idiomatic units, summaries, singular words, positive image, idioms, subordinate clauses, subordinate clauses, tones, figurative, system of nominative means of language.

**Сведения об авторе:** Авғонова Натича – ассистент кафедры иностранных языков Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г.Куляб, ул.С.Сафарова 16. Тел: (992) 985-739012

**Information about the author:** Avgonova Natija - assistant of the chair of foreign languages of Kulob State University named after Abuabduulloh Rudaki. **Address:** 735360, RT, Kulob, S.Safarov St.16. **Phone:** Тел: (992) 985-739012

ТДУ – 82-1/9 (2 тоҷ)

ТКТ – 84 (2 тоҷ)

А - 14

## ЖАНРИ ҒАЗАЛ ДАР ЭҶОДИЁТИ УРҒИИ ШЕРОЗӢ

Муҳаммадҷони А.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Омӯзишу баррасии аҳволу зиндагӣ ва мероси гаронбаҳои бузургони илму адаби классикии форсу тоҷик аз масъалаҳои муҳиму арзишманди адабиётшиносӣ маҳсуб мешавад. Чунки фозилону донишмандони адвори гуногун дар афзун гардондани ганчинаи тамаддуни башарӣ саҳми арзандаву босазое гузоштаанд, ки таҳқиқи аҳволу осори онон дар таъйни вазъи илмиву фарҳангии муайян кумак хоҳад кард.

Ба аҳли назар маълум аст, ки адабиёти пурғановати ниёғони мо муддатхост, ки ташнағони каломи нобро шодоб мегардонад ва ҳазорон дӯстори сухани шево аз он баҳра мебардоранду барои пешрафти илму фарҳанг дар ҷомеаи хеш аз он суд меҷӯянд. Ин адабиёти пурбор, ки инъикоскунандаи талошҳои ҳазорсолаи мардуми форсу тоҷик дар заминаҳои гуногуни ҳунару санъат, фалсафаву ирфон ва илму маориф аст, дар шаклҳои мухталифи назму наср чун рубоиву ғазал, қитъаву қасида, достону ҳикоят ва амсоли инҳо баён ёфтааст.

Дар асрҳои XVI-XVII сарфи назар аз нооромиҳои сиёсии қаламрави Осиёи Миёна, Эрон ва Ҳиндустон марказҳои гуногуни илмиву фарҳангӣ ва адабӣ фаъолият мекарданд, ки дар рушд ва такомули адаби ҷомеа нақши муҳим гузоштаанд. Аз ҷумла, дар Осиёи Миёна – Самарқанд, Бухоро, Балх, Бадахшон; дар сарзамини Эрон - Исфажону Машҳад, Шероз, Табрез; дар мулки Ҳинд – Дехлӣ, Мултон, Лоҳур, Панҷоб, Кашмир, Сарҳинд таҷаммуи бузурги шоирон мавҷуд буданд. Ҳар кадоме аз ин доираҳои фарҳангиву адабӣ дар пешрафти шеъри форсӣ нақши сазовор барҷой гузошта, чеҳраҳои намоёни адабиёро ба ҷаҳониён эҳдо намудааст. Чунончи дар Мовароуннаҳр Мушфиқӣ, Нисорӣ, Мутрибӣ, Шавкати Бухороӣ Самарқандхоҷаи Тирмизӣ, Мулҳами Бухороӣ, Фитрати Зардӯз, Сайидо ва дигарон; дар Эрон Соибӣ Табрезӣ, Мирзо Муҳаммадтоҳири Насрободӣ ва дигарон; дар Ҳиндустон Файзии Даканӣ, Урфии Шерозӣ, Калими Кошонӣ, Толиби Омӯлӣ.

Урфии Шерозӣ низ яке аз симоҳои барҷастаи дунёи адаби асри XVI ва ибтидои асри XVII, парвардаи доираи адабии Ҳиндустон аст. Урфии Шерозӣ умри бисёр кам дидааст. Ӯ соли 963 х.қ дар Шерозӣ Эрон таваллуд ёфта, соли 999 х.қ. дар Ҳиндустон олами фонири падруд гуфт. Аммо бо ин ки Урфӣ дар Шероз таваллуд ёфта, муқаддамоти улумро аз рӯи илмҳои мусиқӣ, наққошӣ ва хаттотӣ (хати насх) дар Шероз фаро гирифтааст, нашъунамои шоирӣ ӯ марбут ба Ҳиндустон аст. Забехуллоҳи Сафо ҳам дар тақия бар кутуби тазкира ишорат бар маҷҳули даврони дар Эрон зистани Урфӣ менамояд: «Аз орои тазкиранависон метавон итминон пайдо кард, ки ӯ дар Шероз низ ба шоирӣ машғул буда, аммо наметавонем, ки дар Шероз аз ҳимоёти амир ё дарбори хосе бархурдор будааст ё хайр» [10. с, 800]. Урфӣ дар аҳди шубоби ҳаёташ (тахминан дар 20-26-солагӣ) ба Ҳинд сафар карда, дар дарбори Акбар - аз бузургтарин шоҳони темурӣ роҳ меёбад. Даре нагузашта, Урфӣ дар дарбори темурии Ҳинд мақоми арҷмандеро соҳиб мегардад.

Урфӣ дар аксари анвои шеъри форсӣ қареҳаи бузурге дошт. Муаллифони кутуби тазкира ҳам дар ин хусус маълумот додаанд. Аз ҷумла, соҳиби тазкираи «Ҳафт иқлим» дар ин маврид қайд менамояд: «назмаш уzubату салсабил (سلسيل) ва насраш

хосияти Фирот (فراوت) ва Нил (نیل) дорад ва ҷазолату саломату латофат бо матонат ангехта, назмаш андар ҳар иборот чаннате ораста, насраш андар ҳар ишорот оламе пероста» [7. с, 237].

Бояд бигӯем, ки дар эҷодиёти Урфӣ мақоми ғазал басо баланд аст. Дар истилоҳи адабӣ ғазал бар шеърҳое гуфта мешавад, ки дорои як вазн ва қофия бо матлаъи мусарраъ бошад. Андозаи маъмулии абиёти ғазал миёни панҷ то дувоздаҳ байт аст ва гоҳе ин меъёр ба понздаҳу шонздаҳ байт мерасад ва гоҳ аз он ҳам убур мекунад. Адабиётшинос Раҳим Муслмонқулов оид ба вижагиҳои жанри ғазал чунин қайд намудааст: «Ғазал ҳамчун жанри бадеӣ давраи дуру дарозро аз сар гузаронидааст, як қатор анъанаҳои мундариҷавӣ ва шаклиро соҳиб шудааст, чунончи: 1) мавзӯ, ки ишқ мебошад; 2) гоя – садоқат дар дар муҳаббати поку беғаш ва илҳомбахш; 3) образ, ки маъмулан се навъ аст; а) муҳаббат, б) қаҳрамони лирикӣ, в) рақиб; 4) қофия, ки танҳо як шакл дорад: аа, ба, ва, га...; 5) ҳачм - одатан аз 7 то 12 байт мешавад; 6) таҳаллус [3. с, 46].

Масъалаи пайдоиш, инкишоф ва сайри таърихии жанри ғазал борҳо мавриди таҳқиқу пажӯҳиши муҳаққиқони адаби форсу тоҷик қарор гирифтааст. Бинобар ин, дар ин матлаб сари ин масъала баҳс қарданро лозим намедонем.

Аз ин гузориши мухтасар мурод ин аст, ки ғазали асри XVI-XVII бо мазмунофаринӣ ва нозукбаёнӣ ҳамоно давоми анъанаи ғазалсароёнӣ асрҳои пешин аст. Дар ин давра дар қолаби ғазал шеъри фаровон суруда шудааст, ба гунае ки дар ин аср шоире нест, ки ғазал насуруда бошад. Шоирони бузурги ин давр агарчи дар ҳамаи қолабҳои шеъри форсӣ таъъозмоӣ менамуданд, нуқтаи майлу таваҷҷуҳи онон бештар дар тарзи жанри ғазал мутамарказ мегашт. Дар ғазалсарои шоирон таваҷҷуҳи худро бештар маръӣ медоштанд. Тамимдорӣ дар ҳамин маврид баҷо қайд мекунад, ки «Шоирони машҳури қарни даҳуми ҳиҷрӣ ҳамчун Шарафи Қазвинӣ (968 х.к.), Ғизолии Машҳадӣ (980 х.к.) Ваҳшии Бофқӣ (991 х.к.), Урфии Шерозӣ (999 х.к.) ва Муҳташами Кошонӣ (994 х.к.) ... дар навоарӣ мекӯшиданд...» [14. с, 377].

Дар байни ин ғазалсароён мақоми Урфии Шерозӣ хеле баланд аст. Ӯ шоирест, ки бо бориқандешии мӯшикофона ва диққоназариву зарофатхаёли яке аз заминасозони сабки ҳиндист.

Саидмуҳаммад ибни Зайнулобиддин Балу мулаққаб ба Ҷамолуддин ва мутаҳаллис ба Урфии Шерозӣ аз маъруфтарин ва бузургтарин шоир ва ғазалсароёнӣ охириҳои асри XVI ва ибтидои асри XVII (963-999 х.к. 1555 – 56/ 1590-91 м.)-и доираи адабии Ҳиндустон мебошад, ки ба ҳангоми ҷавонӣ аз Шерози Эрон бо мақсади ба даст овардани зиндагии нек ва осудагии рӯзгор рӯ ба сӯйи Ҳинди Темурӣ ниҳод ва дар он ҷо шуҳрати азимеро сазовор гардид.

Маврид ба зикри хос аст, ки «Фарҳанг ва адаби порсӣ дар асрҳои XVI-XVII ба дараҷае дар шибҳи қораи Ҳинд инкишоф ва камол ёфт, ки ба ҳақиқат дар зодбум ё сарзамини аслии худ - Эрону Мовароуннаҳр он рушду тараққиро пайдо накард, чунки дар ин асрҳо Ҳиндустон аз асоситарин маркази талиа ва таҷадлуди шеъри порсӣ ва интишори сабки наво дар шоирӣ порсӣ ва аз асоситарин нуқоти сермашғали таҷаммӯи шоирони порсигӯ ба шумор мерафт...» [11. с, 3]

Дар муддати ҳаёти начандон тӯлонӣ, Урфии Шерозӣ тавонистааст, ки осори мухталифе аз худ ба мерос гузорад. Кулиёти ашъори ӯ муштамил бар 14000 байт дар қолабҳои қасида, ғазал, рубоӣ, маснавӣ ва қитъа, ду маснавӣ бо номҳои «Маҷмаъ-ал-абкор» «مجمع الابكار», «Фарҳод ва Ширин», «Соқинома» дар қолаби маснавӣ ва рисолае ба наср дар бораи тасаввуф ба номи «Нафсия» мебошад. Он ҳама мероси пурғановат чун дурри маонӣ бо гузашти солҳо Урфиро ба мисли ситораи тобони осмони илму адаб дурахшонтару пурнуртар гардонид, ба дилҳо сурур, ба дидагон нур ва ба вучуди ҳар хонанда ғайрату ҷасорат бахшида, роҳи зиндагиву мубориза ва талошҳои равшан месозад.

Урфии Шерозӣ дар соли 996 х.к. девони ашъорашро муштамил бар 26 қасидаву 280 ғазалу 800 шеър аз қитъаоту рубоӣ тартиб дода, ин рӯбоиро дар таърихи таҳияи он мегӯяд:

Ин турфа нукоти сеҳриву эъҷозӣ,  
Чун гашт мукаммал ба рақампардозӣ.  
Маҷмуаи тирози қудс таърихаш ёфт,  
Аввал девони Урфии Шерозӣ [4, с. 88].

Дар ин рубоӣ бо корбарии ҳисоби абҷад дар мисраи чорум, ки моддаи таърихи таҳияи девон аст (996 ҳ.к), адади оҳод «آحاد» муъодил бо теъдоди қасоид 26, ашарот «عشرات» бо теъдоди ғазал 270 ва мот «مآت» мусовӣ бо 800 - теъдоди ашъори дигари ӯ яъне ҳам таърих ва ҳам теъдоди ашъор ба таври ҷудогона нишон дода шудааст.

Дар тазкираҳо ишора меравад, ки Урфӣ девони ашъорашро дар ҳоле тартиб додааст, ки пеш аз он 6000 байт аз шеърҳояшро гум карда буд. Дар робита ба ин масъала худи ӯ низ чунин гуфтааст:

Умр дар шеър ба сар кардаву дарбохтаам,  
Умри дарбохтаро бори дигар бохтаам...,  
Расад шаръи ҳунар чун нашавад маҳв, ки ман,  
Шаш ҳазор оёти аҳкоми ҳунар бохтаам... [16, с. 367].

Аз ин ҷост, ки теъдоди осори Урфӣ дар тазкираву сарчашмаҳо нопурра ба назар мерасад. Дар ҷойи дигар, бо ин ки шоир аз бохтан, яъне гум кардани қисмате аз ашъори худ изҳори таассуф мекунад, аммо аз ин ки боз ганҷи дигарро аз аз шеър дар ихтиёр дорад, хушнудӣ мекунад:

Гуфта гар шуд зи кафам, шукр, ки ногуфта ба ҷост,  
Аз дусад ганҷ яке мушти гуҳар бохтаам [ҳамон ҷо].

Вале дар куллиёти Урфии Шерозӣ ба назар мерасад, ки теъдоди қасоид аз 50, ғазалиёт аз 431, рубоӣёту қитъаот, таркибот ва тарҷеот ва маснавиёти ӯ аз садҳо шеър иборат аст [16]. Эҳтимол аст, ки баъд аз танзим, мукарраран ашъоре бар онҳо илова гардида бошад.

Ҷавоҳирӣ Ваҷдӣ дар муқаддимаи куллиёти Урфии Шерозӣ ба нақл аз тазкираи «Баҳористон» менависад, ки «Каломи мафқудшудаи Урфӣ ба даст омад ва дохили девон гардид» [16, с. 25]. Аммо Гулчини Маонӣ дар тазкираи «Корвони Ҳинд» менависад, ки девони Урфӣ ба кӯшиши Ҷавоҳирӣ Ваҷдӣ ҷопи интишороти Саной шомили 8000 байт аст ва 6000 байт аз маҷмуи ашъори Урфӣ кам дорад [1, с. 884]. Ҳамин аст, ки ихтилофе дар байни нусхаҳои мавҷудаи ашъори шоир ва он моддаи таърих, ки худи шоир дар рубоии боло таъкид дошта буд, ҷой дорад.

Муаллифони сарчашмаҳо, Урфирӯ бештар тавассути қасоидаш муаррифӣ кардаанд. Онон бар он назаранд, ки «шуҳрати Урфӣ рӯйи қасоиди ӯст, чун қудрати худро дар қасида ба ҳадди камол расонида» [16, с. 19]. Роҷеъ ба устодии Урфӣ дар қасидасароӣ Забеҳуллоҳи Сафо низ ишора ва қайд, ки Урфӣ бо ин сабабҳо дар қасида шуҳрат ба даст овардааст: «1) ба иллати тавоноӣ дар татаббуи шеваи устодони пешни аз худ; 2) ба сабаби тавоноӣ дар овардани сухани равон ва ҳолӣ аз такаллуф ва дар ҳамон ҳол мунтахаб ва устувор, ҳамроҳ бо нозукҳаёлиҳо ва мазмунёбӣҳое, ки баъд аз ӯ моёи кори бисёре шоирон гардид; 3) барои гунҷонидани андешаҳои илмӣ ва нуктаҳои, ки метавон аз он истихроҷ намуд» [10, с. 806].

Дар ин баробар, нуктаи ҷолиби диққат ин аст, ки Урфӣ алорағми устодӣ дар қасидагӯӣ худро шоири ғазалсаро медонад. Ӯ бар он андеша аст, ки қасида «назми ҳаваспешагон» аст ва ӯ худро аз «қаблаи ишқ» медонаду вазифаи шоириашро иборат аз сурудани ғазал донистааст:

Қасида назми ҳаваспешагон бувад, Урфӣ,  
Ту аз қаблаи ишқӣ, вазифаат ғазал аст [17, с. 228].

Дар хусуси шуҳрату манзалати шахсияти адабии Урфӣ тазкиранависон ишораҳои зиёд намудаанд. Аз ҷумла, соҳиби тазкираи «Маасири Раҳимӣ» дар ин маврид қайд менамояд: «Шоири баландсухан ва комили соҳибфан, мухтареи тарзи тозаест, ки алҳол дар миёнаи мардум муътабар аст ва мустаидону сухансанҷон ва нукташиносон писандида ва маъқул дониста, татаббуи ӯ намоянд. Чандон ибдои маонии ғариба ва мазомини аҷиба ва абёти орифонаи ошиқона, ки ӯ карда, ҳеҷ кас накарда ва ин тавр шуҳрате, ки ӯро ба ҳам расида, ҳеҷ як аз амсол ва ақрони ӯро ба ҳам

нарасида ва нахоҳад расид, чи амсол ва акрон, ки устодон ва суҳанварони мозия мисли Ҳоқонӣ ва Анварӣ ва Саъдӣ ва Шайх Низомиро дар замони ҳаёт ин иштиҳор дар қасида ва ғазал ва маснавӣ набуд. Шуҳрати ӯ ба ҷое расида буд, ки девони ғазалиёт ва қасоиди ӯро суҳансанҷон ва нуктадонон таъвизвор бар бозуи худ баста, шабу рӯз бо худ ҳамроҳ медоштанд ва тамомии ашъори обдорааш дар сафоини хотири хоссу ом манқуш ва мастур» [6, с. 293].

Гулчини Маонӣ дар «Корвони Ҳинд» дар ҳамин маврид доир ба хуштолей ва маҳбубияти Урфӣ чунин мегӯяд: «Урфӣ ва Ҳусайн Саной, аз шеър аҷаб толеъе доранд, ки ҳеч кӯча ва бозоре нест, ки китобфурӯшон девони ин ду касро дар сари роҳ гирифта наистанд ва ироқӣён ва ҳиндустонӣён низ ба табаррук мехаранд...» [1, с. 877].

Абдуннабӣ Фаҳруззамонӣ дар таъкираи «Майхона» дар иртибот бар сабки шоирии Урфӣ шеърӣ ӯро аз назари истиорапардозӣ ва фанни тозагӯӣ ва ороиши мазомин беназир медонад [9, с. 215]. Саид Нафисӣ низ дар китоби «Таърихи назм ва насри форсӣ» ӯро яке аз беҳтарин шоирони сабки ҳиндӣ шуморидаву ғазали ӯро аз соири ашъораш беҳтар донистааст [5, с. 617].

Ҳамин аст, ки шуҳрати Урфӣ ҳамчун шоир ва ғазалсарои бузург дар саросари Ҳиндустон, Эрон ва Империяи Усмонӣ (Туркия) паҳн мегардад. Чунончи муҳаққиқони муосир низ муқаррар дар ин хусус андешаронӣ кардаанд [2, с. 964-999].

Он гуна ки дар боло ишора шуд, миқдори ғазалҳо дар нусхаҳои ҷопии девонҳои Урфӣ ба таври мухталиф мебошанд. Намунаи ин ихтилофи ададиро метавон дар намунаи ғазалиёти ӯ мушоҳида кард. Масалан, дар «Девони Урфии Шерозӣ», ҷопи Конпур – Ҳинд (1880 мелодӣ / 1297 ҳичрӣ – қамарӣ,) - 575 ғазал [15, с. 2-115], «Урфии Шерозӣ. Девони ашъор. Шомили рисолаи «Нафсия», қасоид, тарҷеъбанд, таркиббанд, ғазалиёт, рубоӣёт, сокинома, маснавиёт». Ба кӯшиши Ҷавоҳирии Ваҷдӣ. Ҷопи севум. Техрон: Саной, (1369) – 431 ғазал [16, с.205-357], «Урфии Шерозӣ. Куллиёт» /Ба кӯшиш ва тасхеҳи Муҳаммад Валиюлҳақи Ансорӣ (муштамил бар қасидаҳо, таркиббандҳо, тарҷеъбандҳо, китъаот, бар асоси нусхаҳои Абулқосими Сирочӣ Исфохонӣ ва Муҳаммадсодиқи Нозими Табрэзӣ). - Дар се муҷаллад. - Ҷ. 1. - Техрон, (1378)- 882 ғазал [17, с.228-848], мавҷуд мебошанд.

Мо ҳангоми таҳқиқи масъала ба нусхаи «Девони ашъори Урфии Шерозӣ», ки шомили рисолаи «Нафсия», қасоид, тарҷеъбанд, таркиббанд, ғазалиёт, рубоӣёт, сокинома, маснавиёт мебошад ва ба кӯшиши Ҷавоҳирии Ваҷдӣ дар нашриёти «Санойи»-и Техрон бори сеюм соли 1369х./1961-62 рӯйи ҷоп омадааст, тақия намудем [16, с. 206 - 357].

Аз таркиби нусхаҳои гуногуни девони Урфии Шерозӣ маълум мегардад, ки дар эҷодиёти ӯ ғазал ҷойгоҳи асосӣ дорад. 431 ғазалеро, ки дар девони таҳиякардаи Ҷавоҳирӣ ҷой дода шудаанд, мо аз нигоҳи теъдоди абиёт таҳлили омӯрӣ намудем, ки дар он ғазалҳои 4-байтӣ - 18 адад, 5-байтӣ - 72 адад, 6-байтӣ - 128, 7-байтӣ -107, ғазал, 8-байтӣ – 63, 9-байтӣ - 27, 10-байтӣ - 10, 11-байтӣ - 2, 12 байтӣ - 2, 13-байтӣ - 1 ва 14- байтӣ - 1 ададро ташкил медиҳанд. .

Таҳлил ва ташҳиси омори ғазалиёти Урфиро мо дар асоси нусхаи девони номбурда бад-ин тарз мурағтаб сохтем:

Теъдод и абёт	Теъдоди ғазал	Шумораи тартибии ғазалҳо
4	18	70, 90, 96, 111, 125, 127, 128, 130, 131, 141, 146, 193, 214, 252, 284, 299, 319, 397,
5	72	2, 4, 12, 15, 16, 25, 28, 30, 35, 42, 43, 45, 46, 52, 55, 61, 65, 76, 77, 83, 87, 97, 105, 106, 114, 117, 124, 145, 148,163, 168, 169, 170, 178, 180, 181, 183, 184, 191, 206, 232, 241, 242, 244, 250, 263, 276, 280, 282, 297, 298, 303, 308, 310, 315, 316, 322, 334, 343,344, 348, 352, 364, 366, 376, 406. 407, 409, 412, 419, 423, 424,
6	128	1, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 47, 48, 53, 62, 64, 67, 72, 74.75, 78, 84, 85, 89, 98, 102, 107,108, 113, 115, 119, 120, 121, 133, 136, 137, 142, 154, 155, 157, 158, 160, 165, 173, 179,182,



		185, 188, 190, 194, 195, 198, 209, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 225, 230, 233, 243, 246, 248, 249, 251 бм, 253 бм, 256, 258, 262, 268 бм, 269, 272, 273. 274, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 300, 302. 304, 305, 311, 313. 314, 317, 320, 321, 323, 336, 337, 340, 342, 345, 347, 350, 359, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 374, 375, 388, 390, 392, 398, 401, 408, 410, 413, 415, 418, 422, 426, 430
7	107	3, 20, 21, 22, 27, 38, 49, 50, 51, 54, 58, 63, 68, 82, 86, 91, 93, 95, 99, 100, 104, 109, 112, 122, 123, 126, 132, 135, 139, 140, 149, 150, 152, 156, 171, 174, 177, 189, 196, 197, 200, 202, 203, 207, 208, 210, 216, 221, 222, 224, 226, 228, 231, 235, 237, 240, 247, 257, 259, 260. 264, 265, 267, 270. 271, 275, 277, 278, 281, 286. 287, 290, 295, 307, 324, 328, 329, 320, 333, 339, 346, 349, 351, 354, 356, 358, 368, 372, 373, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 395, 396, 404, 411, 416, 420, 421, 425 бм, 428, 429, 431,
8	63	7, 10, 24, 26, 29, 34, 37, 39, 57, 60, 65, 66, 69, 71, 79, 80, 92, 103, 116, 134, 138, 143, 144, 153, 159, 161, 162, 167, 172, 175, 176, 187, 192, 199, 204, 212, 213, 227, 229, 234, 236, 261, 279, 283, 285, 301, 306, 318, 236, 327, 335, 341, 357, 360, 378, 380, 393, 399, 400, 402, 403, 405, 414,
9	27	56, 59, 81, 94, 110, 118, 147, 166, 186, 201, 205, 211, 238, 245, 255, 309, 325. 332, 338. 355, 361, 371, 377, 382, 391, 394, 417,
10	10	6, 44, 88, 129, 239, 254, 266. 312, 353, 427,
11	2	101, 379,
12	2	151, 296,
13	1	164
14	1	331

Аз рӯи ин тартиб маълум мешавад, ки зиёда аз 90 %-и ғазалҳои Урфии Шерозӣ дар қолаби анъанавии ғазал ва меъёри муқарраргардидаи ин жанри бадеӣ омадааст. Миқдори ғазалҳои 10, 11, 12, 13, 14 - байтӣ чандон зиёд нестанд.

Ба қайд кард, ки қолаби шаклии ғазал аллақай то замони Урфӣ ҳанӯз асрҳои IX - X то асри XVI устувор гардида буд ва аксари ғазалҳои шоирони машҳури пешина Амир Хусрав, Ҳофизу Камол, Саъдиву Ҷомӣ дар ҳамин қолабҳои устуворгардидаи анъанавӣ эҷод гардидаанд. Бинобар ин Урфии Шерозӣ жанри ғазалро дар ҳамин қолабҳои анъанавӣ комилан давом додааст. Аз 431 ғазал ҳамагӣ 18 ғазали он дар шакли 4-байтӣ гуфта шуда, 413 ғазали дигар дар ҳаҷми 5-байтӣ то 14-байтӣ гуфта шудаанд. Ҳудуди ҳаҷми ғазалҳои Урфӣ дар ҳудуди қолабест, ки адабиётшиносони муайян кардаанд.

Ғазалиёти Урфии Шерозӣ аз нигоҳи мавзӯ ва мундариҷа басо ғанӣ аст. Шерзод Тоифӣ дар ҳамин маврид дуруст қайд кардааст: “бо баррасии ашъори Урфӣ, сатҳи фикр ва анвои андешаи ғолиб бар зехни ўро ба истинод ба басомади анвои ҳавзаҳо ва шохисаҳои фикрии шеъраш ба чаҳор бахш, андешаҳои орифона, ошиқона, иҷтимоӣ ва ахлоқӣ тақсим карда, ўро шоире бо ҷанбаҳои фикрӣ мутанаввӣ дар назар гирифт” [13, с. 44]. Инро қайд кардан бамаврид аст, ки тамомии мавзуоти ғазалиёти Урфӣ дар гирди афкори ирфониву фалсафӣ мутаммарказ гардидаанд. Ба дигар маънӣ, шеъри Урфӣ бар фалсафа ва тафаккури ирфонӣ асос ёфтааст. Нодида гирифтани афкори фалсафиву ирфонии Урфӣ – ин сарфаҳм нарафтани ба умқи тахайюли шоиронаи ў ба ҳисоб хоҳад рафт. Ҳам мавзуи ишқу муҳаббат ҳам мавзуи шикваиву иҷтимоӣ ва дигар мавзӯҳо – ҳамагӣ аз дидгоҳи мутафаккирона ва фалсафиву ирфонии Урфӣ баррасӣ гардидаанд. Ҳарчанд ки роҷеъ ба қадом чараёну равияҳои ирфониву тасаввуфӣ гаравидани Урфӣ дар сарчашмаҳо маълумоте вучуд надорад, афкори вай дар тамомии ғазалиёташ дар чаҳорҷӯби тафаккури ирфониву фалсафӣ матраҳ гардидаанд. Ҷунончи дар ғазали зерин ҳамин гуфта сабт мешаванд:

Мо ташналабу чашмаи ҳайвон нафаси мост,  
Дарवेशи чаҳонему хумо дар қафаси мост.

Он захрпарасте, ки бувад дар шакаристон,  
Бегона зи хоидани шакккар магаси мост.  
Он Каъба равонем, ки дар бодияи роз  
Хомӯшии ҷовид фиғони ҷараси мост.  
Аз лаззати умеди тамошои ту мурдан,  
Дар боғи таманно самари пешраси мост.  
Мурғони иҷобат ҳама бирёну кабобанд,  
Дар боғи дуое, ки насимаш нафаси мост.  
Урфӣ, каси мо ҳар ки бувад, ҳилафӯруш аст,  
Дар бекаси овоз, ки бегуфт каси мост [16, с. 215].

Чунончи дида мешавад, ки ғазали мазкури Урфӣ пурра мавзуи ирфониву фалсафӣ ба ҳисоб рафта, баёнкунандаи афқору андешаҳои ботинии ӯ мебошанд. Дар ғазал вожаҳову ибораҳое истифода шуда, ки онҳоро метавон ба ҳайси истилоҳоти ирфониву тасаввуфӣ эътироф кард. Аз ҷумлаи ин вожагону ибораҳо ташналаб, чашмаи ҳайвон, нафс, дарвеш, Каъба, бодия, роз, хамӯшии ҷовид, ҷарас, лаззати умед, дуо ба шумор мераванд, ки баҳри маънидод кардани мазомини ғазал аз мақоми меҳварӣ бархурдоранд.

Дар ғазалиёти Урфии Шерозӣ байтҳои зиёде мавҷуданд, ки маъруфияти зиёд пайдо кардаанд ва то бад-ин рӯзан забонзади хоссу ом гаштаанд. Ба дигар маънӣ, абёти алоҳидаи Урфӣ миёни мардум ҳукми амсоли сойирро касб карда, ба мақолу зарбулмасал табдил ёфтаанд.

Агар миёни шоирони сабки ҳиндӣ Соиби Табрзӣ дар мавриди шуҳрат пайдо кардан ва ба амсолу мақол табдил ёфтани байтҳои алоҳидааш аз ҳаминон мумтоз бошад, мақоми Урфии Шерозӣ ҳам дар ин бобат қобили тавачҷуҳ аст, зеро аз девони эҷодиёти ӯ абёти зиёдеро метавон пайдо кард, ки ба ҳукми мақолҳои халқӣ аз замон ба замон сайр менамояд ва маъруфият ба даст меоваранд. Аз ҷумлаи ин байтҳоро метавонем ба ҳайси мисол овард, ки шуҳрати хоса доранд ва миёни хосу ом гӯшзад шудаанд:

Гар нахли вафо бар надихад, чашми таре ҳаст,  
**То реша дар об аст, умеди самаре ҳаст...**[16, с. 216].

Ё:

**Зи манҷаниқи фалак санги фитна меборад,**  
Ман аблаҳона гурезам ба обгинаи ҳисор... [16, с. 67].

Чойи дигар:

Чашмам на баҳри хеш дами назъ тар шавад,  
**Тарсам, ки ман бимираму ғам дар ба дар шавад...** [17, с. 570]

Ё:

**Чун захми тоза дӯхта, аз хун лаболабам,**  
Эй вой, агар ба шиква шавад ошно лабам... [16, с. 338]

Урфии Шерозӣ аз қабиле шоирони навгӯю тозатарз аст, ки дурахши хунар ва пахноии андешааш боиси ҳайрат ва муҳаббат, истиқболу пайравӣ гардида, тӯли қарнҳост мардуми сухансанҷ ашъори ӯро дар оғӯши ихлос чун ганчина ниғаҳдорӣ менамоянд. Муҳимтарин дастоварди андешавии худодияш худогоҳиву худшиносии ӯст, ки тавонистааст онҳоро дар беҳтарин шакл матраҳ намояд. Ва ӯ тавассути афқори худшиносияш дар зехни афроди гуногунтабақа чи хоссу чи ғайрихос таъсири амиқ мегузорад. Аз ин нуқтаи назар афқору андеша ва назарияи нави ӯ барои ҷомеа аҳамияти фаровоне доранд.

Дар тафаккури фалсафӣ ё фалсафаи ахлоқии Урфӣ мавзуе, ки беш аз ҳар мавзуе тавачҷуҳи ҳар хонандаи закиро ба худ ҷалб менамояд ва дар сарҳатти тамоми мавзуоти ашъори шоир қарор дорад, ин иззати нафс мебошад. Мавзуи мазкур, аввалан, аз эҳсосоти худшиносӣ ё худогоҳии Урфӣ маншаъ гирифтааст. Яке аз муҳаррикон ё сабабҳои ба ин мавзуе бештар тавачҷуҳ зоҳир кардани Урфӣ муҳити адабии Ҳинд, ба хусус Дехлӣ ба шумор мерафт, ки шоирону фозилон ва донишмандони зиёдро дар гирди худ ҷамъ оварда, онро мудом ба сабақи шоирӣ ва баҳсҳои хунари мекашид. Бинобар

ин, баҳри ба даст овардани бахт ва комёр гардидан, аҳли адаб мудом кӯшишу талош мекарданд ва албатта, тавассути нишон додани ҳунару маҳорати хеш дар ҳифзи арзишҳои фардӣ, ба хусус, иззати нафс мекушиданд. Урфӣ Шерозӣ, ки ханӯз ба хангоми вуруд ба доираи адабии Ҳинд чавон буд, дар бархурд ба чунин муҳити пурмашғала сайъ ба ҳифзи худ ва мақому мартабаи шоирӣ мекунад. Дар бархурд бо муҳтавои эҷодиёти Урфӣ, мазомини зиёдеро метавон дарёфт кард, ки шоир тавассути онҳо ҳикмат ва истиқлоли фикрии хешро баён доштааст. Аз ҷумла дар байтҳои зерин ҳамин кӯшиши Урфӣ ба таври равшан маълум мегардад:

Гар марди ҳиматӣ, зи муруват нишон махоҳ,  
Сад ҷо шаҳид шав, дият аз душманон махоҳ...  
Шарён зи пӯст баркашу дар коми тег неҳ,  
Лабро гулӯ бигиру зи қотил амон махоҳ... [16, с. 137].

Ва ё дар абёти зерин:

То хуни дил тавон хӯрд, эй ташнаи каромат,  
Наздики лаб маёвар оби зулоли мардум...  
Ҳангоми узрҳои тоvon захираи шист,  
Гар ҷоми Ҷам надорӣ, машкан сафоли мардум... [16, с. 335].

Дар фалсафаи ахлоқии Урфӣ ҷуз аз иззати нафс ва худҳои мавзӯи эҳсоси эҳтиром нисбат ба адён ва мазҳабҳои дигар низ мақоми назаррас дорад. Дар шиносӣ бо афкори ахлоқии шоир намунаҳои зиёдро метавон пайдо кард, ки инъикоскунандаи диди бомуҳаббат нисбат ба динҳоро мазҳабҳо мебошанд. Аз ҷумла дар байтҳои зерин ҳамин мавзӯ чашмрас аст:

Чунон бо неку бад Урфӣ ба сар бар, к-аз паси мурдан,  
Муслмонат ба замзам шуду Ҳинд бисӯзонад. [16, с. 256]

چنان با نیک و بد عرفی بسر بر کز پس مردن  
مسلمانان بزمزم شویدو هندو بسوزاند

Ҳамчунин афкори муҳаббатомез, бе шак, аз назаргоҳи таҳлилгароёнаи Урфӣ маншаъ гирифтаанд ва нишондиҳандаи диди мусоватхоҳонаи шоир нисбат ба адён ва мазҳабҳои дигар мебошад.

Дар анҷоми мақола метавон зикр кард, ки Урфӣ дар таърихи адаби форсии асрҳои XVI- XVII Ҳинд аз маъруфттарин ғазалсароён маҳсуб гардида, тавассути ин жанри шеърӣ дар бунёд ва ривочу равнақи минбаъдаи сабки ҳиндӣ саҳми қобили таваҷҷуҳро бар ҷой гузоштааст. Агарчи Урфӣ дар ғайри асрҳои мазкур аз нигоҳи шаклу сохтор дигаргунӣ ҷиддӣ ворид насохтааст, аммо дар иртибот ба мавзӯ ва мундариҷа, тарзи қорбурди санъатҳои бадеӣ, омезиш додани мавзӯоти ғиноӣ ғазал бо мазомини фалсафаву ирфонӣ ва ахлоқиву иҷтимоӣ нақши муассире дар таҳаввули ғазали форсӣ гузоштааст. Ин эҳтимолияти Урфӣ баъдан маншаи илҳому пайравии шоирони сабки ҳиндӣ, ба хосса, Калим, Соиб ва дигар суҳанварони ҳавзаи адабии сарзамини мазкур гардид.

Адабиёт:

1. Гулчини Маонӣ, Аҳмад. Корвони Ҳинд /Гулчини Маонӣ, Аҳмад.- Ҷ. 2. -877 с.
2. Гуломӣ, Мустафо. Аз оғози қарни даҳум то миёнаи қарни дувоздаҳуми аҳди Сафавӣ (907-1148) [манбаи электронӣ]. URL: <https://adab57.blogspot.com/1391/09/04/post-6> (санаи истифодабарӣ: 18.10.2020)
3. Муслмонқулов Р. Дарахти дӯстӣ биншон /Р. Муслмонқулов.- Душанбе: Адиб.- 1987.-240 с.
4. Нуъмонӣ, Шиблӣ. Шеър – ул – аҷам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон /Шиблӣ Нуъмонӣ. Тарҷумаи Саидмуҳаммад Фаҳр Доии Гелонӣ.-Техрон: Суруш.-1378.-515 с.
5. Нафисӣ, Саид. Таърихи назм ва наср дар Эрон ва дар забони форсӣ /Саид Нафисӣ.- Фуруғӣ.-1366.-669 с.
6. Наҳовандӣ, Абдулқоқӣ. Маосири Раҳимӣ /Абдулқоқӣ Наҳовандӣ. Муқаддимаи Арзии Шерозӣ.- Калкута.-1931.-1298 с

7. Розӣ, Амин Аҳмад. Ҳафт иқлим /Амин Аҳмади Розӣ. Ба тасхеҳи Ҷод Фозил.- Техрон.-1360.-520 с.
8. Розӣ, Тамидорӣ. Ирфон ва адаб дар асри Сафавӣ /Тамидории Розӣ. Чопхонаи Фатоҳӣ.-1372.-Ҷ. 1.-522 с.
9. Фахруззамони Қазвинӣ, Абдуннабӣ. Майхона /Фахралзамонии Қазвинии Абдуннабӣ.-Техрон.- 1005.- 411с.
10. Сафо, Забехулло, Таърихи адабиёт дар Эрон /Забехуллоҳи Сафо. (7 мучаллад).- Ҷ. 4.- Техрон: Фирдавс.-1369.- 458 с.
11. Саидчафаров О. Калими Кошонӣ ва ашъори ғиноии ӯ /О. Саидчафаров.- Душанбе.-2012.-184 с.
12. Саидчафаров О. Симои Урфии Шерозӣ – ғазалсарои бузурги дарбори Темуриёни Ҳинд дар сарчашмаҳо /О. Саидчафаров //Паёми Донишгоҳи миллӣ. Бахши илмҳои филологӣ.-2014.-№4/2. С.151-158.
13. Тоифӣ, Шерзод. Дар омаде бар сабк ва андеша дар ғазалиёти Урфии Шерозӣ /Шерзоди Тоифӣ //Дониш - фаслномаи илмӣ пажӯҳиши Маркази таҳқиқоти форсии Эрон ва Покистон. Исломобод.-1390, №106.- С. 33-56.
14. Тамимдорӣ, Аҳмад. Ирфон ва адаб дар асри Сафавӣ /Тамимдорӣ, Аҳмад. Дар се ҷилд.- Ҷ 1.- Чопхонаи Фаттоҳӣ.-1372.- 522 с.
15. Шерозӣ, Урфӣ. Девони ашор /Урфии Шерозӣ. Чопи Конпур.- Ҳинд.- 1297.- 179 с.
16. Шерозӣ, Урфӣ. Девони ашъор /Урфии Шерозӣ. Шомили рисолаи «Нафсия», қасоид, тарҷеъбанд, таркиббанд, ғазалиёт, рубоӣёт, соқинома, маснавиёт. Ба кӯшиши Ҷавоҳирии Ваҷдӣ.-Чопи севум.- Техрон: Саной.-1369.- 503 с.
17. Шерозӣ, Урфӣ. Куллийёт /Урфии Шерозӣ. Ба кӯшиш ва тасхеҳи Муҳаммад Валиюлҳақи Ансорӣ (муштамил бар қасидаҳо, таркиббандҳо, тарҷеъбандҳо, китъаот, бар асоси нусхаҳои Абулқосими Сирочӣ Исфаҳонӣ ва Муҳаммадсодиқи Нозими Табрзӣ). - Дар се мучаллад. – Ҷ. 1. – Техрон.- 1378.- 1014с.

### **ЖАНРИ ҒАЗАЛ ДАР ЭҶОДИЁТИ УРФИИ ШЕРОЗӢ**

Дар мақола эҷодиёти яке аз мустаидтарин намоёндагони сабки ҳиндӣ Ҷамолуддин Урфии Шерозӣ, ки дар даврони ҳаёт фаҳри дарбори Темуриёни Ҳинд ба шумор мерафт ва сафинаи ашъораш дар қалби ҳаводорони шеърӯ сухан дар гардиш буд, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Урфии Шерозӣ (1555-56/1590-91) аз маъруфтарин ва бузургтарин шоирони охири асри XVI ва ибтидои асри XVII доираи адабии Ҳиндустон аст. Бо он ки Урфӣ дар Шероз таваллуд шуда ва муқаддамоти улумро аз рӯи илмҳои мусикӣ, наққошӣ ва хаттотӣ (хатти насх) дар Шероз гирифтааст, шухрати шоирӣ ӯ аслан ба Ҳинд мансуб аст. Ӯ дар айни ҳавонӣ бо мақсади ба даст овардани нақъзистӣ ва зиндагии шоиста аз ватани худ Шерози Эрон рӯ ба сӯи Ҳинд мениҳад. Дар доираи адабии Ҳиндустон Урфӣ шухрати бас аз имеро сазовор мегардад, то он ҷо ки надими хоссаи шоҳзоди Ҳинд мегардад ва миёни шоирони баландмақоми сарзамини мазкур ҷойгоҳи аз имеро соҳиб мегардад.

Дар эҷодиёти Урфӣ анвои гуногуни шеърӣ ба қорзор мерасад. Аммо дар шиносӣ бо муҳтавои эҷодиёти шоир ва дар таъя ба маълумоти кутуби тазкира, маълум мегардад, ки миёни ҷомеи жанрҳои шеърӣ дар эҷодиёти Урфӣ мақоми арзишманд насиби ду жанр – қасида ва ғазал аст.

Мавзӯи таҳқиқотӣ дар мақола атрофи ғазалиёти Урфӣ сураат гирифтааст, ки аз ин ҳайс онро метавон мавзӯе нав талаққӣ кард, чун дар адабиётшиносии даврони истиқлоли тоҷик оид ба ғазалиёти Урфӣ то ба ҳол пажӯҳиши махсус ва алоҳида сураат нагирифтааст.

Муаллиф пеш аз ҳама кӯшидааст, ки ғазалҳои Урфиро аз нигоҳи омӯрӣ мавриди таҳлил қарор дода, мақоми онҳоро дар қиёс бо дигар анвои шеърӣ девони шоир муайян намояд. Муаллиф назари соҳибони кутуби тазкира ва муҳаққиқони муосирро роҷеъ ба ҳунари аслии Урфӣ оварда, зикр намудааст, ки агарчи аксари муаллифони сарчашмаҳо ва осори таҳқиқӣ ҳунари баланди шоирро бештар дар

махдудаи қасоиди вай нишон кардаанд, худи Урфӣ ҳештанро пеш аз ҳама шоири ғазалсаро меҳонад ва даъво дорад, ки ғазал маҳсуси ҳунари ӯст. Дар ин маврид муаллифи мақола аз худи шоир амсилаи шоҳид оварда, назари худро роҷеъ ба ин мавзӯ мудаллал менамояд, ки шоистаи истехсон аст.

Он чӣ муаллиф дар иртбот бар мақоми жанри ғазал дар эҷодиёти шоир муҳокимаронӣ намудааст, қобили таваҷҷуҳ буда, аз тааммуқи вай дар жарфнои шеъри Урфӣ далолат менамояд.

**Вожаҳои калидӣ:** Урфии Шерозӣ, жанри ғазал, девони ашъор, сабки хиндӣ, мазомини ирфониву фалсафӣ, иззати нафс.

### **ЖАНР ГАЗЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ УРФИ ШЕРОЗИ**

В статье рассматривается творчество одного из самых влиятельных представителей индийского стиля Джамолуддина Урфи Шерози, который при жизни был гордостью индийских тимуридов, а его поэзия была в сердцах любителей поэзии и красноречия. Урфи Шерози (1555-56/1590-91) — один из самых известных и величайших поэтов конца XVI — начала XVII веков в индийской литературе. Хотя Урфи родился в Ширазе и получил первичное образование музыки, живописи и каллиграфии в Ширазе, его поэтическая слава восходит к Индии. В молодости, чтобы заработать на достойную жизнь, из родного Шираза поедет в Индию.

В литературных кругах Индии Урфи приобрел большую известность до такой степени, что стал особым спикером принца Индии и одним из самых влиятельных поэтов страны.

В творчестве Урфи есть разные типы поэзии. Однако при ознакомлении с содержанием творчества поэта и на основании сведений хрестоматий к жанрам поэзии становится ясно, что в творчестве Урфи особое место занимает два жанра - касыда и газель.

Тема исследования статьи связана с газелями Урфи, что можно считать новой темой, так как специальных исследований газелей Урфи в литературе периода независимости Таджикистана не проводилось.

Прежде всего, автор попытался проанализировать газели Урфи со статистической точки зрения и определить их статус в сравнении с другими жанрами творчества поэта. Автор приводит мнение авторов хрестоматий и современных ученых о самобытном творчестве Урфи, отмечая, что, хотя большинство авторов источников и исследований показывают высокое мастерство поэта в масштабах его касыды, сам Урфи считает, что особенностью его творчества является газель.

В этой связи, выражая свое мнение, автор статьи приводит примеры из творчества самого поэта и предьявляет достойную критику на эту тему.

То, что рассуждает автор в связи со статусом жанра газелей в творчестве поэта, примечательно и свидетельствует о глубине его исследований в недрах поэзии Урфи.

**Ключевые слова:** Урфи Шерози, жанр газели, сборник стихов, индийский стиль, мистико-философские принципы, чувство собственного достоинства.

### **GENRE OF GAZELLE IN CREATION OF URFI SHEROZI**

The work of one of the most talented representatives of the Indian style, Jamoluddin Urfi Sherozi, who was the pride of the Indian Timurids of his time, and his poetry was in the hearts of poetry lovers and eloquence is dealt in this article. Urfi Sherozi (1555-56/1590-91) is one of the most famous and greatest poets of the late 16th and early 17th centuries in Indian literature. Urfi was born in Shiraz and received his basic scientific knowledge in music, painting and calligraphy in his hometown, but his poetic fame he earned in India. In order to earn for the best life while his youth Urfi moved from Iran to India.

In the literary circles of India, Urfi gained great fame to the extent that he became a special speaker of Indian Prince and one of the most influential country poets.

There are different types of poetry in Urfi's creation. But while familiarization with the content of the poet's creation and on the basis of the information from the anthologies, it

becomes clear that two genres - qasida and gazelle - occupies a special place among the genres of poetry.

Such as no special studies of Urfi's gazelles were carried out since the literature of the independence period of Tajikistan, the research topic can be considered as a new and actual topic.

First of all, the author tried to analyze Urfi's gazelles from a statistical point of view and determined their status in comparison with other genres of the poet's creation. The author cites the opinion of the authors of anthologies and modern scholars about the original work of Urfi, noting that, although most of the authors of sources and studies show the high skill of the poet on the scale of his qasidas, but Urfi believes that the gazelle is a feature of his work.

In this regard, expressing his opinion, the author of the article gives examples from the work of the poet and presents worthy criticism on this topic.

The theme that author argues in connection with the status of the gazelle genre in the poet's creation is notable and testifies to his deep research in the depths of Urfi's poetry.

**Key words:** Urfii Sherozi, genre of gazelle, devon of poems, indian style, mystical and philosophical meanings, feeling of dignity.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Муҳаммадҷони А., муаллими калони кафедраи умумидонишгоҳии забони тоҷикӣ, ДДК ба номи А.Рӯдакӣ. Суроға: 735360, ҶТ, ш. Кӯлоб, кӯч. С. Сафаров-16. Телефон: (+992) 988123234, e-mail: [mabduvokhidov@mail.ru](mailto:mabduvokhidov@mail.ru)

**Информация об авторе:** Мухаммаджони А., старший преподаватель общеуниверситетской кафедры таджикского языка, КГУ им. А. Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г. Куляб, ул. С. Сафарова-16. Телефон: (+992) 988123234, e-mail: [mabduvokhidov@mail.ru](mailto:mabduvokhidov@mail.ru)

**Information about the author:** Muhammadjoni A., senior teacher of the interfaculty chair of tajik language, Kulob State University named after A. Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, S.Safarov st.-16. Phon: (+992) 988123234, e-mail: [mabduvokhidov@mail.ru](mailto:mabduvokhidov@mail.ru)

ТДУ – 8125 (2 тоҷ)

ТКТ – 81 (2 тоҷ)

И - 11

## НАЗАРИЯИ ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ГИЁҲӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Сабоҳати И.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Истилоҳшиносӣ калимаҳои мутааллиқ ба соҳаҳои гуногунро ба таври умумӣ ва фардӣ меомӯзад. Истилоҳ ҳамеша далолат бар мафҳум мекунад, яъне тавассути ифодаи мафҳум хусусиятҳои умдаи истилоҳот муайян мегарданд. Ба қавли П.Г. Нуров: “Калимае, ки тавассути он номи мафҳум фаҳмида мешавад, истилоҳ ном дорад. Бунёди мафҳум, асосан, бо фаъолияти таҳассусии одамон вобаста ба соҳаи илм, техника, маълумот, истеҳсолот ва мисли инҳо алақамандӣ дорад” [9, с. 11].

Маҷмуаи вожаву истилоҳоте, ки миллатҳои гуногуни ҷаҳон дар тӯли таърихи мавҷудияти худ сохта ва ба қор бурдаанд, ойнаест, ки дар он шеваи зиндагии суннатӣ ва фарҳангу тамаддуни онҳо мунъакис гардидааст. Баррасии таърихи ташаккули истилоҳот бисёр лаҳзаҳои печидаи ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва ҳатто дараҷаи тараққиёти ин ва ё он соҳаро дар марҳилаҳои мухталифи шаклгирии миллатҳо равшан месозад. Ин луғоту истилоҳот, чунонки медонем дар ҳаҷ забон муддати дароз собит наместонад. Ҳар андешаи нави маънавӣ ва ҳар падидаи тозаи моддӣ, ки дар ҷомеа пайдо мешавад, тағйирот ва дигаргунӣ дар низоми вожаҳо ва истилоҳоти ҷорӣ забони он ҷомеа падида меоварад.

Ин андешаву афкори нави иҷтимоиву сиёсӣ ва ашёи тозаи моддӣ, ки мусалламан дар қолаби луғоту истилоҳот баён мешаванд, агар парвардаи зеҳн ва сохтаи андешаи миллат бошад, равшан аст, ки асбоби эътибору иқтидори миллат ва ғановати забони он мегарданд.

Аз огози пайдоиши худ забони форсии дарӣ ба ғайр аз назму наср дар заминаҳои илму фан, фалсафаву адаб, мавзӯҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва ғайриятиҳои идориву ҳуқуқӣ ба кор рафтааст. Гувоҳи ин даъво китобҳо ва таълифоти фаровонест, ки дар ҳар яки ин риштаҳо навишта шуда, то имрӯз ба ҷо мондаанд. Суханварону суханшиносон дар тӯли садаҳо барои баёни чунин маъно ва мафҳумҳои гуногун садҳо вожаву таркибот сохтаанд, ки ҳар кадоми онҳо дар забон ҷойгоҳи худро доштаанд ва мо метавонем бо онҳо, ҳатто имрӯз ҳам як миқдор мафҳумҳои тозаи иҷтимоиву сиёсӣ ва илмиву фаннии мавриди ниёзи худро ифода кунем.

Дар рӯзгори мо вазъ ба куллӣ тағйир ёфтааст. Доманаи муносибатҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва кашфиётҳои илмӣ башарият ба андозае густариш пайдо кардааст, ки дар ҳар соҳа ҳазорон луғату истилоҳоти тоза сохта ва ба кор бурда мешавад.

Истилоҳ воситаи муҳимтарини муоширати илмӣ буда, беасосӣ ва нодурустии истилоҳ метавонад боиси нофаҳмиҳо дар байни олимон, дар ҷараёни ҳамкорӣ ва иртиботи илмӣ гардад.

Дар солҳои 30-юми асри XX як фанни нави илмӣ - амалӣ аз забоншиносӣ ҷудо гардида, ба ташаккул кардан оғоз намуд, ки ин истилоҳшиносӣ буд.

Ба ақидаи В.М. Лейчик «Истилоҳшиносӣ ин фанни муосири илмӣ буда, объекти таҳқиқи он истилоҳот ва тамоми системаҳои истилоҳот ба шумор меравад» [6, с. 30-31]. Олимони барҷастае чун В.В. Виноградов, Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, О.С. Ахманова дар рушди ин самт саҳми бузург гузоштаанд.

Таваҷҷуҳи ғайри забоншиносӣ ба истилоҳот дар даҳсолаҳои охир боиси даҳҳо таҳқиқот дар ин самт гардидааст. Бо вучуди ин, ҳар як муаллиф ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқоти худро ба таври худ мефаҳмад.

Мутаассифона, то имрӯз ҳатто дар байни дигар фанҳои илмӣ дар бораи истилоҳ ва бунёди назарияи истилоҳот фаҳмиши ягона вучуд надорад.

Мувофиқи гуфтаҳои А. В. Суперанская, имрӯз дар ҷаҳон тақрибан 6000 забон мавҷуд аст, аммо истилоҳоти ба таври васеъ ташаккулёфтаи илмиро танҳо дар 60 забон муайян кардан мумкин аст. Истилоҳоти илмӣ тақрибан 300 соҳаи касбӣ-фанниро фаро мегирад, ки дар ҳар як забони алоҳидаи он соҳаҳо аз ҷиҳати истилоҳот коркардшуда на он қадар бисёранд. Ғайрияти истилоҳотии ҳар як соҳа аз маҳсулнокии соҳа вобаста мешавад, ки дар онҳо мафҳумҳо ва номҳои нав пайдо мешаванд [11, с. 24].

Ҳар он чизе, ки бо мафҳуми истилоҳ робита дорад, забоншиносиро бо соҳаҳои гуногуни донишҳои илмӣ ва самтҳои амалияи истеҳсоли ва касбӣ мепайвандад. Қабати луғатҳои истилоҳотӣ хеле зуд рушд ва такмил меёбад. Аҳамияти қабати лексикӣ истилоҳот ва ҳиссаи он дар луғати умумии забон доимо меафзояд.

Аксаран, истилоҳоти системаҳои истилоҳотии инфиродӣ на аз ҷиҳати лингвистӣ, балки аз ҷиҳати сифати берунаи забон муттаҳид шуда, на барои маҷмуи оддии калимаҳо, балки системаи калимаҳо ё ибораҳои, ки ба таври муайян байни худ муташаккиланд, дар бар мегиранд [1, с. 48].

Тағйиротҳои, ки дар системаи муайяни истилоҳотӣ рух медиҳанд, дар мазмуни мафҳумҳо инъикос мегарданд ва дар навбати худ нишон медиҳад, ки ин ё он падида то чӣ андоза омӯхта шудааст.

Дар ҷараёни таҳлил маълумоте ба даст оварда шуд, ки аввалин ақидаҳои назариявӣ оид ба истилоҳот дар забоншиносӣ охири асри XIX ва аввали асри XX пайдо шудаанд. Дар ин раванд олимони ақидаҳои гуногуни табиати истилоҳоти илмиро пешкаш кардаанд.

Дар омӯзиши проблемаҳои забони илми истилоҳот дар давраи мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ саҳми барҷастаи олимони Д.С. Лотте, В.В. Виноградов, О. Винокур, Н.П. Кузькин, Т.Л. Канделаки, Б.Н. Головин, А.М. Тернигорев, Н. Баскаков, А. Герд,

В.С. Кулебакин, И.А. Климовицкий, Алексеева Л.М. Котелова Н.З. Лесохин А.Ф. ва дигарон назаррас аст.

Барои таҳлили хусусияти асосии истилоҳот дар забоншиносӣ мавзуи бисёр асарҳои забоншиносони рус ва олимони тоҷик ба монанди Д.С. Лотте, Т.О. Винокур, В.В. Виноградов, А.А. Реформатский, А.В. Суперанская, Б.Н. Головин, В.А. Татаринев, В.М. Лейчик, С.В. Гринев, С.Назарзода, Д.Саймуддинов, Б. Камолиддинов, М. Қосимова, С.Назарзода, Т. Шокиров, М. Султонов, П.Г. Нуров ва ғайра бахшида шудаанд.

Омӯзиши истилоҳоти забонҳои мухталиф дар ҷанбаи муқоисавӣ-типологӣ метавонад қисман ба ҳалли мушкилоти зикргардида мусоидат намуда, барои муассиртар ва созандатар намудани иртиботи илмии миллатҳои гуногун роҳ кушояд.

Омӯзиши хусусияти истилоҳоти ғиёҳии забонҳои хориҷӣ барои дарки мушкилоте, ки дар асарҳои илмии олимони хориҷӣ дарҷ гардидаанд ва инчунин ғояҳои, ки онҳо пешниҳод намудаанд, роҳ боз менамояд.

Давраи ташаккули илми истилоҳшиносӣ барои аксари кишварҳои Аврупо дар давраи Эҳёи Аврупоӣ оғоз ёфт. То ин давра, забони илми Аврупо латинӣ буд ва истилоҳоти соҳаҳои мухталиф ба таври ғайримуташаккил рушд мекарданд.

Баъдан, дар замони муосир, илм ба омӯзиши истилоҳот шурӯъ карда, аксари соҳаҳо ба забонҳои миллӣ гузаштанд, ки ин боиси пайдоиши мушкилоти нав дар соҳаи истилоҳшиносӣ гардид. Аввалин кӯшишҳо барои ба эътидол овардани истилоҳшиносӣ низ пайдо шуданд.

Пайдоиши истилоҳоти нав олимони соҳаи грамматика ва мутахассисони касбиро водор сохт, ки луғатҳои махсус таҳия кунанд.

Марҳилаи навбатӣ дар роҳи ташаккули назарияи умумии истилоҳшиносӣ дар асри XIX оғоз ёфт. Ин давра бо эҷоди як қатор забонҳои сунъӣ (эсперанто, идо, волапук ва ғайра) муайян карда мешавад.

Ҳамзамон, таърихи истилоҳшиносиро ҳамчун як илми комилан мустақил аз қорҳои таҳқиқотии Д.С. Лотте (1898-1950) оғоз кардан қобили қабул аст. Ин олими барҷаста тамоми қорҳои таҳқиқотӣ, мушкилот ва ихтилофҳоро дар асарҳои худ, ки бо он мактаби истилоҳӣ оғоз ёфтааст, иброз дошт. Асарҳои Д.С. Лотте ду равиши фаҳмиши истилоҳшиносиро дар бар мегирифт: тавсиявӣ-меъёрӣ, ки дар он Д.С. Лотте системаҳои мавҷудаи истилоҳшиносиро барои тасодуфӣ, зухуроти бисёрмаъноӣ ва омонимият, тавсиф додани якҷанд концепсияҳои мушаххас аз ҷониби як истилоҳ ва ғайра зери танқид гирифтааст.

Дуввумин, илмӣ-тавсифӣ, ки мавсуф мавридҳои вариантнокӣ ва тағйирёбандагӣ, синонимия, омонимияи истилоҳотро муфассал шарҳ додааст. Инчунин, олими мазкур ба қори илмӣ мафҳуми "унсури истилоҳотӣ"- воҳиди ҳадди аққали системаи истилоҳотӣ ворид карда, принципҳои асосии қорҳои лексикографиро ҷангоми таҳияи луғатҳои истилоҳоти дузабона интиҳоб намуд [9, с. 23].

Навовариҳои забоншиносии ин олимро таҷдиди назар кардан ғайриимкон аст, чунки онҳо дар назарияи истилоҳот нақши муҳим бозиданд.

Б.Н. Головин ба истилоҳ чунин сифат медиҳад, «истилоҳ - калимае, ки дорои маъноӣ касбӣ буда, тавассути мафҳуми касбӣ ифода ва ташаккул меёбад» [7, с. 264].

Дар даврони мо, истилоҳот воситаи муҳими ба даст овардани маълумот ва механизми самарабахши пешрафти илмию техникӣ мебошад. Аз ин рӯ, луғати истилоҳот аз замони пайдоиши илм мавзуи таҳқиқот дар илмҳои гуногун ба шумор мерафт. Аммо рушди босуръати илм ва технологияи асри XX, ҷудо кардани таҳқиқоти истилоҳотро ба соҳаи махсуси дониш тақозо мекард.

Имрӯз назарияи умумии истилоҳшиносӣ бо қорқарди назарияи раванди ташаккул, фаъолият ва танзими истилоҳшиносӣ ва бо системаи истилоҳшиносӣ сару қор дорад. Ҳалли масъалаҳои забоншиносии истилоҳот, аз кашфи механизмҳои дохилии бунёди воҳидҳои истилоҳотӣ, таҳлил ва тарҷумаи асарҳои илмию техникӣ иборат мебошад. Ин ҷо нақши муҳими забоншиносӣ, дар тағйир додани симои илмии ҷаҳон, дида мешавад.



Истилоҳот дар рушди илму техника нақши махсус доранд: мафҳумро бо калима ифода намуда, онҳоро таҷассум мекунад ва барои мустаҳкам намудани дониши мо, чамъ намудани маълумот оид ба ҷаҳони моро ихотакарда ва дарки ҳақиқат, ҳамчунин воситаи мубодилаи дониш ва маълумот, хизмат менамояд [9, с. 72].

Самаранокии истилоҳот танҳо дар матни муайян дида мешавад. Дар асл, калима берун аз сухани илмӣ метавонад истилоҳ набошад, ӯ хосияти истилоҳотияшро хангоми нутқи мувофиқ, яъне илмӣ ба даст меоварад. Маҳз дар матни илмӣ маънои махсуси истилоҳ кушода мешавад, ки он тавсифро талаб мекунад.

Проблемаҳои актуалӣ дар соҳаи истилоҳшиносӣ, пайдоиш ва рушди ҳам истилоҳоти инфиродӣ ва ҳам системаҳои истилоҳотӣ, таносуби миллӣ ва байналмилалӣ дар истилоҳот, роҳҳои идеализатсияи истилоҳот, мавҷудияти силсилаи синоним, усулҳои ташаккули истилоҳот, хусусияти номгузории истилоҳотӣ, манбаҳои полисемия ва омонимия ва ғайраҳо ба шумор мераванд.

Ба ақидаи В.П. Даниленко истилоҳ таърифи зиёд дорад [6, с. 5]. Тезиси «истилоҳ-танҳо калима» дар адабиёти истилоҳоти муосир аз ҷониби бисёр олимони рад карда шудааст ва таърифи он чунин қабул карда шудааст: "истилоҳ- ин калима ва ибора аст" Аз ин таъриф, хулоса бароварда мешавад, ки таркиби асосии истилоҳ аз калима ва ибора иборат мебошад [2, с. 22].

Тавсифи намудҳои сохтори калимаҳо ва ибораҳои истилоҳоти кӯҳӣ ба хусусияти зерини хоси худ асос ёфтааст: 1) Истилоҳ воҳиди забон (калима ва ибора), ки дар соҳаи махсус истифода бурда мешавад;

2) истилоҳ номи ашё ё мафҳуми махсус мебошад; 3) истилоҳ-номест, ки мафҳум ба он мувофиқат мекунад, мазмуни концепсияро дақиқ ва равшан инъикос мекунад, хусусияти фарқкунандаи онро нишон медиҳад [2, с. 76].

Дар сатҳи назариявӣ, ҳама гуна хусусияти систематикоии фонемаҳо, ки ба онҳо таърифи муайян дода шудааст, метавонанд истилоҳ бошанд. Ба шарте, ки ин пайдарҳамиро ҳамаи иштирокчиёни робитаи илмӣ қабул кунанд, яъне барои он ки калима ҳамчун истилоҳ қабул карда шавад, онро тамоми ҷомеаи илмӣ бояд қабул намояд. Аломати байналхалқӣ доштани истилоҳ таърихи ташаккули истилоҳотро дар забонҳои гуногун нишон медиҳад.

Бояд қайд кард, ки дар маънои муосири форсӣ-тоҷикӣ, дар таърифи истилоҳ муносибати якхела риоя карда мешавад ва нисбати онҳо талаботе ҳаст, ки онҳоро аз вожаҳои ғайриистилоҳ фарқ мекунонад:

Истилоҳ дорои хусусияти фарқкунанда ва маънои мушаххас аст, ҳол он ки калимаҳои умумӣ метавонанд маънои бисёре дошта бошанд; алоқаи мустаҳкам бо мафҳум асоси семантикии мавҷудияти истилоҳ ба шумор меравад, аммо калимаи умумӣ дорои чунин хусусият нест. Истилоҳ дорои функцияи махсус буда, дар мавриди муайян истифода мешавад, алалхусус дар матни илмӣ, агар аз ин доира берун истифода бурда шавад, истилоҳ моҳияти функционалии худро гум мекунад ва ба калимаи умумӣ табдил меёбад.

Дар истилоҳшиносии классикии тоҷикӣ-форсӣ ва муосири тоҷик олимони ба истилоҳоти арабӣ рӯ меоранд ва ин ба самти асосии ғанисозии истилоҳот дар марҳилаи кунунии рушди он табдил меёбад.

Забони арабӣ бо як қатор омилҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, мазҳабӣ ва ҷуғрофӣ ба рушди забони тоҷикӣ-форсӣ таъсири сахт расонидааст.

Бояд қайд кард, ки таҳкурсии истилоҳоти муосири тоҷик дар асри XX бо таъсири бевоситаи истилоҳоти русӣ ба вуҷуд омадааст. Тамоюли аврупоӣ дар истилоҳоти муосири тоҷик низ яке аз самтҳои асосӣ донистамешавад:

flax - иқтоъ	hips-настрин, настаран
poppy - кукнор	lime (tree) / linden-зерфун
aloe - алоэ	valerian - валериана
orchid - саҳлаб	bracken-фарн
a cone-чалғуза	heather-халанҷ
arrowwood, snowball, guelder-калина	shrub-бутта

crocus-заъфарон	alley-хиёбон,гулгашт
daffodil-нарғиси зардчатоб	camomile-бобуна
dandelion-қоқу	poppy-кукнор
snowdrop-бойчечак	dandelion-қоқу
crocus - заъфарон	lilac-ёс
cyclus - бунафшаи чаманӣ	fern-фарн
daffodil - нарғис	aloe-уд, сабр, алоэ
iris - савсан	lime tree-зерфун
jasmine - ёсуман	bird cherry-махлаб
lavender - лаванда(растани бугташакли	jasmine-ёсуман
хамешасабз,ки гулҳои кабудӣ хушбӯӣ дорад)	mimosa-нозгул
lily - савсан ,занбақ	clover-юнучқа
lupine - тирмис	potter plants-гулҳои хонагӣ
marigold - аббосӣ	birch tree-тус
nasturtium - настаран	lily - савсан
pineapple-ананас	poppy - кукнор
oak-булут	orchid - сахлаб
pine-санавбар	violet - бунафша
maple-заранг	iris - савсан
beech - дарахти калони шамшодмонаг	daffodil - нарғис
lily-савсан	hyacinth - сунбул
banana-банан	nasturtium - настаран
kiwi-киви	hydrangea - рофа

ва Ғ.

Дар забоншиносии тоҷик асосан объекти таҳлил ва таҳқиқот истилоҳоти иҷтимоию сиёсӣ, заминаҳо, омилҳо ва сабабҳои иқтибосшавии истилоҳот аз забонҳои бегона, иқтибосшавии байналмилалӣ ва истифодаи онҳо ба шумор мерафтанд. Хусусияти лексикӣ ва грамматикӣ адабиёти илмию техникӣ тоҷик, камбудии забонӣ ва истилоҳоти илмӣ дақиқ, табиӣ ва техникӣ то ҳол дар забони тоҷикӣ ба таври кофӣ омӯхта нашудаанд.

Забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, гарчанде ки онҳо аломати ҳешутаборӣ доранд, аммо дар марҳалаи кунунӣ рушдашон ба чунин ҳолати тараққӣ расидаанд, ки аломатҳои фарқкунандаи байни ин забонҳо назар ба хусусияти шабоҳат доштани бартарӣ доранд. Таҳқиқоти муқоисавӣ ва типологии ин забонҳо дар марҳилаи кунунӣ рушд аз нуқтаи назари ошкор кардани қонунҳои системавиқунӣ зухуроти хусусияти забонҳои омӯхташаванда, барои ҳар ду забон ҷолиб хоҳад буд [3, с. 54].

Аз ин рӯ, муайян кардани муносибатҳои системавӣ оид ба истилоҳот, муаммои муҳимтарини таҳқиқоти муносири муқоисавӣ ва типологии забонҳои бисёрҷабҳа боқӣ мемонад.

Дар баробари тағйирёбии босуръати таркиби лексикӣ забонҳо, барқароршавии босуръат вобаста ба омилҳои забонӣ ва экстралингвистӣ, луғати ҳамагуна забон пайдарҳамии муайянро тасдиқ мекунад, ки ин ифодаи худро дар муносибатҳои бешубҳа мураккаб ва гуногунии воҳидҳои лексикӣ луғавӣ меёбад.

Таҳлил ва тафсири муносибатҳои системавӣ дар луғати ҳар як забон, муайян кардани ташаккулёбии мушаххасоти сохторӣ-семантикӣ ва тағйирот дар системаи ташаккул ва рушди сохтори онҳо, инчунин муносибатҳои функционалӣ-семантикӣ ва грамматикӣ онҳоро дар гурӯҳи муайяни семантикӣ дар бар мегирад.

Масъалаҳои муқоисавӣ-актуалӣ дар истилоҳот, аз ҷумла, ташаккулёбӣ, пайдоиш ва рушди ҳам истилоҳоти инфиродӣ ва ҳам системаҳои истилоҳотӣ, таносуби миллӣ ва байналмилалӣ дар системаи истилоҳот, идеологиясозии истилоҳот, мавҷудияти силсилаи синонимии воҳидҳои лексикӣ, роҳҳо ва воситаҳои ташаккули истилоҳот ба шумор мераванд.

Бо вучуди ин, баъзе забоншиносон дар омӯзиши истилоҳот бештари диққаташонро ба он хусусияти истилоҳ равона карда, онро аз воҳидҳои умумии забони

адабӣ фарқ мекунонад. Хамин тавр, В.П. Даниленко истилохро ҳамчун як объекти мустақил таҳлил мекунад, зеро он «дорои як қатор хусусияти фарқкунандаи функционалӣ, сохторӣ-генетикӣ, лексикӣ-семантикӣ, морфологӣ, калимасозӣ, меъёрӣ-мантиқӣ буда, ҳамчун намудҳои мустақилии функционалии забони умумӣ таҳлилкарда мешавад» [5, с. 15].

Дар баробари ин, нақши фаъоли системаи истилоҳот дар раванди рушди минбаъдаи илмӣ ва забонӣ, ки дар ҳолатҳои зарурии муттаҳидсозӣ ва стандартсозии истилоҳот аз рӯйи соҳаҳо, пурқувват кардани фаъолияти тарҷумонӣ, инчунин оптимизатсияи таълими тарҷума ва тайёр кардани адабиёт ва ҳуҷҷатҳои илмиву забоншиносӣ зоҳир мешаванд, назаррас аст.

Истилоҳотро аз нуқтаи назари забоншиносӣ омӯхта, мо муқаррароти зерини методологиро ба даст меорем: 1) истилоҳ-як зерсистемаи кушоди забон; 2) истилоҳ дорои қонунҳои дохилӣ, ки бо забон ва ҷомеа зич алоқаманд аст; 3) истилоҳот - ин маҷмуи истилоҳ, ки дар ин ё он соҳаи ҷамъият истифода бурда мешавад 4) истилоҳ - инъикоси зуҳурот ва мафҳумҳои илму техника, ки воқеан дар забон арзи ҳастӣ дорад; 5) истилоҳ -зуҳуроти таърихан рушдбандаи забоншиносӣ мебошад, ки бо таърихи рушди илм ва техника алоқаманд аст; 6) истилоҳ як падидаи иҷтимоии ҳар як забон мебошад; 7) истилоҳ-зерсистема дар системаи ягонаи забон аст.

Мавзуи назариявии умумии истилоҳот аз омӯзиши ташаккул ва истифодабарии калимаҳои махсус, ки бо ёрии он дониш ва таҷрибае, ки инсоният ба даст овардааст, ҷамъоварӣ, таъйин ва интиқол карда мешавад; такмил ва рушди системаи истилоҳоти мавҷуда; роҳҳои муносиб ва оқилонаи эҷоди истилоҳот ва ҷустуҷӯи системаҳои нав; ҷустуҷӯи хусусияти ҳаматарафаи истилоҳоти соҳаҳои мухталифи илм ва донишро дар бар мегирад.

Истилоҳшиносӣ, дар навбати худ, як бахши мустақили ҳар як забони миллӣ ва адабиёро ташкил дода, бо фаъолияти касбии истифодабарандагони ин забон зич алоқаманд аст. Истилоҳоти ҳар як соҳаи дониш ва илм, техника ва технология, истеҳсолот ва саноат системаҳои мушаххаси худро ташкил медиҳанд, ки дар аввал робитаҳои концептуалии донишҳои касбиро бо соҳаи дахлдор бо мақсади ифодаи ин робита бо воситаҳои забонӣ муайян мекунанд.

Хамин тавр, забон як унсури сохторӣ ва маърифатии донишҳои илмӣ мебошад. Ҳар қадаре ки илм бо истилоҳот ва мафҳумҳои илмӣ мусаллаҳ бошад, ҳамон қадар забон метавонад мафҳумҳои гуногунро ифода кунад. Илм ба забони истилоҳот ворид мегардад ва забон низ дар навбати худ бо истилоҳоти илмӣ ба илм ворид мегардад [2, с.12]. Унсурҳои дигари забон бо мафҳумҳои илмӣ ва истилоҳоти илмӣ муқоиса карда намешаванд. Тавре ки А.А. Реформатский қайд карда буд, истилоҳ, аз нуқтаи назари воқеияти иҷтимоӣ муташаккил инъикос ёфтааст, он ҳақиқатро ифода мекунад, бинобар ин истилоҳ характери иҷтимоӣ-ҳатмӣ дорад [8, с. 46-54].

Истилоҳ воситаи ҳам забон ва ҳам илм буда, тавассути он назарияҳои илмӣ, қонунҳо ва принципҳо ташаккул меёбанд. Қайд кардан муҳим аст, ки истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар маҷмуи истилоҳоти илмӣ як ҷузъи муҳими илм ва технология мебошанд.

Истилоҳ узви як низоми муайяни истилоҳӣ мебошад, ки ба соҳаи муайяни илм, технология, истеҳсолот марбут аст ва мазмуни концептуалиаш бо мавқеи он дар системаи муайян карда мешаванд. Ҳар як истилоҳ дорои таърифи худ (таърифи дақиқи илмӣ), дар қатори дигар истилоҳоти соҳа мебошад. Истилоҳ, дар муқоиса бо калимаҳои "рӯзмарра", дар доираи системаи истилоҳотии худ одатан якмаъногӣ мебошанд; як калима метавонад дар истилоҳоти соҳаҳои гуногун дониш истифода бурда шавад, аммо ин полисемия нест, балки омонимия мебошад.

Адабиёт:

1. Абдуллаев Н.Ш. Русско-таджикский словарь астрономических терминов / Н.Ш. Абдуллаев //– Душанбе: Дониш, 1977. -138 с.

2. Авербух К.Я. Общая теория термина. / К.Я.Авербух //–М.: Изд.во МГОУ, 2006. - 252 с.
3. Валиева М.Н. Таҳлили лексикию сохтори истилоҳоти кӯҳӣ-металлургӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, Душанбе. Хучанд.-2022, 181с.
4. Головин Б.Д. Лингвистическое учение о терминах /Б.Д. Головин//–М.: Высшая школа,1987. –103 с.
5. Даниленко В.П. Терминология современного языка науки// Терминоведение и терминография в индоевропейских языках /В.П. Даниленко// – Владивосток, 1987. – С. 61-66.
6. Даниленко В.П. Терминология современного языка науки// Терминоведение и терминография в индоевропейских языках /В.П. Даниленко// – Владивосток, 1987. – С. 61-66.
7. Лейчик В.М. Предмет, методы и структура терминоведения: автореф. дис. ... док. филол. наук /В.М. Лейчик// – М.: Либроком, 1989. – 47 с.
8. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии // Вопросы теории и методики /Д.С. Лотте // –М.: Изд-во АН СССР, 1961. –154 с.
9. Нуров П.Г. Таджикская научно-техническая терминология. Становление и развитие, теоретические основы, прикладные аспекты / П.Г. Нуров //–Душанбе: Дониш, 2009. - 180 с.
10. Реформатский М.А. Введения языкознание / М.А. Реформатский//– М.: Просвещения, 1955. - 400 с.
11. Суперанская А.В. и др. Общая терминология: Вопросы теории /А.В. Суперанская [и др.]//– М.: Наука, 1989. – С. 3-24.

### **НАЗАРИЯИ ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ГИЁҲӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

Истилоҳшиносӣ калимаҳои мутааллиқ ба соҳаҳои гуногунро ба таври умумӣ ва фардӣ меомӯзад. Истилоҳ ҳамеша далолат бар мафҳум мекунад, яъне тавассути ифодаи мафҳум хусусиятҳои умдаи истилоҳот муайян мегарданд. Калимае, ки тавассути он номи мафҳум фаҳмида мешавад, истилоҳ ном дорад. Бунёди мафҳум, асосан, бо ҷаҳлияти таҳассусии одамон вобаста ба соҳаи илм, техника, маълумот, истеҳсолот ва мисли инҳо алақамандӣ дорад.

Муаллиф менависад, ки маҷмуаи вожаҳои истилоҳоте, ки миллатҳои гуногуни ҷаҳон дар тӯли таърихи мавҷудияти худ сохта ва ба қор бурдаанд, оинаест, ки дар он шеваи зиндагии суннатӣ ва фарҳангу тамаддуни онҳо мунъақис гардидааст. Баррасии таърихи ташаккули истилоҳот бисёр лаҳзаҳои печидаи ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва ҳатто дараҷаи таракқиёти ин ва ё он соҳаро дар марҳилаҳои мухталифи шаклгирии миллатҳо равшан месозад. Ин луғоту истилоҳот, чунонки медонем дар ҳаҷ забон муддати дароз собит намоёнад. Ҳар андешаи нави маънавӣ ва ҳар падидаи тозаи моддӣ, ки дар ҷомеа пайдо мешавад, тағйирот ва дигаргунӣ дар низоми вожаҳо ва истилоҳоти ҷорӣ забони он ҷомеа падида меоварад.

Муаллиф барои пурра ва суфта гардидани маводи таҳлилию таҳқиқии худ аз ҷандин сарчашмаҳои муътамад, махсусан фарҳангу луғатҳои муътамади англисӣ тоҷикӣ ва сомонҳои интернетӣ низ истифода намудааст.

**Калидвожаҳо:** истилоҳот, калимасозӣ, наботот, ташаккул, таҳаввул, маъно, мафҳум.

### **ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

Терминология – это изучение слов, принадлежащих к разным областям, в целом и по отдельности. Термин всегда относится к понятию, т. е. основные признаки термина определяются выражением понятия. Термином мы можем называть слово, через которое понимается название понятия. Понятие в основном связано с профессиональной деятельностью людей в сфере науки, техники, образования,

промышленности и так далее. Автор пишет, что набор слов и терминов, которые создали и использовали разные народы мира на протяжении всей истории своего существования, является зеркалом, отражающим их традиционный быт, культуру и цивилизацию. Изучение истории формирования терминов раскрывает многие сложные моменты политической и общественной жизни и даже уровень развития той или иной области на разных этапах формирования наций. Как известно, эти словари и термины долго не сохраняются ни в одном языке. Каждая новая духовная идея и каждое новое материальное явление, возникающее в обществе, влечет за собой изменения в системе слов и терминологии этого языка. Автор использовал ряд надежных источников, особенно надежные англо-таджикские словари и веб-страницы, чтобы дополнить и уточнить свои аналитические и исследовательские материалы.

**Ключевые слова:** терминология, словообразование, растения, трава, образование, эволюция, значение, понятие.

### THE THEORY OF EVOLUTION OF PLANT TERMS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

Terminology is the study of words belonging to different areas, as a whole and separately. The term always refers to the concept, i.e. the main features of the term are determined by the expression of the concept. We can call a term a word through which the name of a concept is understood. The concept is mainly associated with the professional activities of people in the field of science, technology, education, industry, and so on. The author writes that the set of words and terms that have been created and used by different peoples of the world throughout the history of their existence is a mirror reflecting their traditional way of life, culture and civilization. The study of the history of the formation of terms reveals many difficult moments of political and social life and even the level of development of a particular area at different stages of the formation of nations. As is known, these dictionaries and terms are not preserved for a long time in any language. Each new spiritual idea and each new material phenomenon that arises in society entails changes in the system of words and terminology of this language. The author used a number of reliable sources, especially reliable English-Tajik dictionaries and web pages, to supplement and refine his analytical and research materials.

**Key words:** terminology, word formation, plants, grass, formation, evolution, meaning and concept, etc.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Сабоҳати Ислом – докторанти (PhD)-и кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ **Суроға:** 735360, ҶТ, ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16. тел.:(992)981046414

**Сведения об авторе:** Сабоҳати Ислом- докторант (PhD) кафедры методики обучения английских языков Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г.Куляб, ул. С.Сафарова 16. тел.:(992)981046414

**Information about the author.** Sabohati Islom doctoral student (PhD) of the department of methods of teaching foreign languages, Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, and S.Safarov St.-16. Phone: (992) 981046414

## ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИМОӢ ДАР АСАРҲОИ «АСРОР» ВА «ФАРЗАНДИ ҲУКУМАТ»-И ҒАФФОР МИРЗО (ТАҲҚИҚИ МАТНШИНОСӢ)

Раҳмонова Г.С.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Мусаллам аст, ки таърихи адабиёти тоҷик бо намояндагони барҷастаи худ на танҳо дар байни хонандагони тоҷик маълуму машхур аст, балки фаротар аз он мебошад. Дар тӯли қарнҳо шоирону нависандагон бо таълифи асарҳои гаронарзиш хазинаи адабиёти моро ғанӣ гардонид, дар таҳкими худшиносии миллии ҷавонон нақши бориз гузоштаанд. Сарчашмаи эҷоди онҳо, пеш аз ҳама, таҷрибаи ҳаёт доништа шуда, ба воситаи тасвири бадеӣ таъсирбахш гардонид шудаанд.

Яке аз шоирони муваффақи адабиёти давраи нави тоҷик устод Ғаффор Мирзо (1929-2006) маҳсуб ёфта, барои шавқмандони сухани воло мероси арзишманд боқӣ гузоштааст.

Ғаффор Мирзо дар шеъри давраи нави тоҷик бо андешаву тахайюлоту хеш, бо тарзи шеъронарӯзӣ чойгоҳи маҳсус дошта, бар он кӯшидааст, ки андешоти бадеии худро дар асоси ҳақиқати воқеӣ манзури хонанда гардонад. Масъулиятмандии шоирро дар баёни зер мушоҳида менамоем: «Вақте ки шоир ба мағз андар мавғзи мавзӯӣ ворид нашуда, аз он маълумот ва огоҳии комил ҳосил накарда, онро рӯякӣ тасвир мекунад, шеъри ӯ умумӣ баромада ба шеърҳои дигарон монанд мешавад, зеро зохири ашё (предмет) ё воқеаро ҳар кас дида метавонад, аммо дидани моҳият, асос – мағзи он ба ҳар кас муяссар намегардад ва вазифаи шоир ҳам маҳз ошкор кардани моҳият ва ҷавҳари ашёву мавзӯи тасвир ва рӯйдодҳои олам аст» [7, с. 91].

Ба ин тартиб, метавон гуфт, ки Ғаффор Мирзо аз шумули адибоне аст, ки дар такмил ва таҳрири матнҳои асарҳояш кӯшиши зиёд кардааст. Яке аз асари калонҳаҷми шоир романи манзуми «Фарзанди ҳукумат» унвон гирифтааст. Мо дар таҳқиқи ин асар аз лиҳози матншиносӣ менигарем.

Боиси қайд аст, ки соҳаи матншиносӣ ва ё нақди матн дар баробари дигар қисматҳои адабиётшиносӣ дар баррасии хусусияти гуногуни асари бадеӣ мақеи муайянро касб кардааст. Паҳлуи фарқкунанда дар он маҳсуб меёбад, ки ҳангоми баррасии асари бадеӣ аз лиҳози матншиносӣ ҳам ҷараёни эҷод ва ҳам таърихи матни асар (аз мусаввада сар карда то матни давраи баъди ҳаёти нависанда) таҳқиқ карда мешаванд. Дар ин самт баррасии романи «Фарзанди ҳукумат» ба муҳаққиқон маводи фаровон дода метавонад.

Таърихи эҷоди ин асар марҳалаҳои гуногунро фаро мегирад. Роман дар нахуст унвони достони «Асрор»-ро гирифтааст, ки дар давоми солҳои 1953-1957 навишта шуда, аввал дар маҷаллаи «Садои Шарқ» (шумораҳои 9,10,11,12-и соли 1956 ва 1,2,3 и соли 1957) ба таърифи расида, баъдан аз тарафи Нашриёти давлатии Тоҷикистон ба шакли китоби алоҳида чоп мешавад. Бори савум дoston дар маҷмуаи «Аз ғаҳвора то майдон» (1981) рӯйи чоп меояд.

Устод Ғаффор Мирзо дар болои достони «Асрор» боз давоми панҷ соли дигар қор карда, асарро ҳам аз ҷиҳати сохтор ва ҳам аз ҷиҳати мундариҷаю шакл таҳриру такмил намуда, дар намуди романи манзум бо номи «Фарзанди ҳукумат» пешниҳоди хонанда гардонид: «Мавзуи Асрор»-ро, - қайд кардааст Ғ. Мирзо, - ман яке аз мавзӯҳои асосии эҷодиёти худ мешуморам. Гаштаю баргашта ҳам ба воситаи назм, ҳам ба воситаи наср ба ин мавзӯ муроҷиат карданам маро ба андешае водор кард, ки сабабгори асосии қаламдаст гардидани ман ҳам ҳамин мавзӯст... Қариб ҳамаи воқеаҳо дар он («Асрор» - Р.Г.) нақл карда мешаванд, вале асос, сарчашмаи иҷтимоии онҳо

кушода дода намешавад. Ин аст, ки боз панҷ соли ҳаёти худро ба инъикоси нави мавзуи «Асрор» сарф карда, романи манзуми «Фарзанди Ҳукумат»-ро навиштам» [10, с. 3].

Асар рӯзгори фочеаноки оилаи Асрор, дар оғуши давлати Шӯравӣ ба воя расидану рӯ ба рӯ шудан ба душвориҳои зиндагӣ, муҳимтар аз ҳама, дар парваришхона тарбият ёфтани Асрорро бозгӯ менамояд.

Роҷеъ ба романи «Фарзанди ҳукумат» як қатор адабиётшиносон тадқиқот бурдаанд, аммо таърихи бавучудоии он ба таври густурда равшан нагардидааст. Ба андешаи раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Низом Қосим: «Роман («Фарзанди ҳукумат» - Р.Г.) бозгӯи масъалаву мушкилаҳои зиёди равонӣ, аз ҷумла нақшу мавқеи зан дар ҷомеа, аҳаммияти донишу омӯзиш дар ҳаёти ҳар шахс, ки боиси рушди ҷамъият мешавад, муносибати гуногуни донишҷӯён ба касбу дониш, симои маънавии зиёӣ ва намояндаҳои ҳокимият, оид ба қонуниятҳои иҷроӣ қонунҳост, ки дар роҳи бунёди ҷомеаи нав, давлати озоду ободӣ Тоҷикистон буданд ва бо заҳматҳои пайваста, дурусткорихову нодурусткорихои ногузири аҷод ҳаллу баргараф гардиданд ё шаклу намуд дигар кардаву ҳанӯз чун садди пешрафти ҷомеа мавҷуданд» [6].

Воқеан, баррасии романи «Фарзанди ҳукумат» айни мудаост, зеро воқеаҳои он дархурди ҷомеаи имрӯз низ мебошад. Гаффор Мирзо сарнавишти қаҳрамонони асарро тавассути санъати нафиса – адабиёти бадеӣ хеле возеҳу равшан бозгӯ намудааст.

Дар ҳақиқат, адабиёт ҳамчун як навъи санъат ҳақиқати воқеиро ба воситаи образҳои инъикос мекунад. Аз ин рӯ, мавқеи ҷамъиятии он дар нишон додану кушодани равандро ва гиреҳҳои ҳаёт, дар таракқиёти дохилии онҳо бағоят қалон аст. Аз як тараф, адабиёти бадеӣ ҳақиқати зиндагиро на ҳамвор, балки дар задухӯрд, дар пешравиҳо ба сӯйи оянда нишон диҳад, аз тарафи дигар, онро на мубҳам, беобуранг, балки чи тавре ки В.Г. Белинский қайд карда буд, «шоир ба тасвири зинда ва равшани ҳаёт мусаллаҳ шуда, ба фантазияи хонанада таъсир карда, ҳақиқатро тасвир менамояд» [2, с.311].

Нависанда ҳаётро тасвир карда истода, дар баробари ин муносибати худро ҳам нисбат ба он нишон медиҳад. Ӯ ҳаёти ҷамъиятиро маҳз ба воситаи образҳои бадеӣ тасвир менамояд. Образ бошад, тарзе офарида мешавад, ки ҳолати рӯҳӣ, ҷаҳонбинӣ, муносибати он нисбат ба муҳит ва амсоли инҳо кушоду равшан ифода ёбад.

Устод Гаффор Мирзо ҳангоми таҳрири асар на танҳо ба масъалаи образнокии асар, балки дигар паҳлуҳои он – сюжет, бандубаст, забону услуб тавачҷуҳи махсус зоҳир намудааст.

Тасмим ин аст, ки дар ин мақола образи яке аз персонажҳои асар – Бобо (ин ном танҳо дар матни романи «Фарзанди ҳукумат» мустақилият дорад), ки агар аз як тараф оғозбахши асар бошад, аз тарафи дигар, ба ҳолати руҳии қаҳрамони марказии роман Асрор таъсири мусбат расонидааст, мавриди баррасӣ қарор гирад.

Ҳангоми омӯзиш ва муқоисаи матни достони «Асрор» бо романи «Фарзанди ҳукумат» муайян гардид, ки Гаффор Мирзо тасвири воқеаҳо таҳрири ҷиддӣ кардааст. Оғози асар дар дoston ин аст:

Ҷавоне ба Сталинобод омад,  
Парешонхотиру ношод омад.  
Худаш Асрор Розик ном дорад,  
Нав андар понздаҳ по мегузорад [8, с. 51].

Нависанда дар матни роман дар баробари тавсиф ва васеъ намудани манзараи воқеаҳо, баъзе мафҳумҳои ихтисор намудааст. Баръакси порчаи боло дар роман макони омадан ва ному насаби қаҳрамон зикр намешавад:

Ҷавони навраси сабзинарӯе,  
Ба сар гӯё на мӯ, - ҷулидачангал,  
Алолам бо хиёбон нобалад буд,  
Ки пеши ҳар бино мегашт маътал [10, с.4]

Тавре мушоҳида мешавад, макони омадани Асрор ва ному насаби ӯ дар таҳрири баъдӣ ихтисор гардидааст. Манзараи омадани Асрор ба маркази кишвар, махсусан ба таваллудхона (дар матни дoston Сталинобод ва дар роман Душанбе унвон дода шудааст) тавсиф ёфта, дар баёни синну соли ин ҷавон низ ихтилоф ба назар мерасад.

Чуноне дар мисоли якум дида шуд, синни Асрор понздаҳ гуфта мешавад. Аммо дар матни роман – «Чавон дар шонздаҳ буд ё ки ҳабдаҳ...» баён кардааст нависанда.

Дида мешавад, ки иродаи эҷодии Ғаффор Мирзо дар баррасии масъалаҳо тағйир меёбад. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки матни роман ифодакунандаи иродаи эҷодии нависандааст. Зеро ба таъкиди матншинос Кучарзода А. «иродаи эҷодии нависанда дар тағйироте, ки тавассути майлҳои ғоявӣ, ҷаҳонбинӣ, нуқтаи назар ва услуби адабиву эстетикӣ нависанда ба амал омадааст, тазоҳур мекунад» [5, с.46].

Ҳамин тариқ, Асрор дар шаҳр ба ҷустуҷӯи таваллудхона афтада, дар аснои даромадан ба бинои он ба муйсафедде вомехӯрад. Ғаффор Мирзо дар матни достон ба тасвири образи муйсафед кам тавачҷуҳ карда, бо ифодаи исми ҷинс (бобо) зикр карда мешавад:

Назар нокарда, гӯё ки надида,  
Гузашту даст зад бар дастаи дар,  
Ки он бобои дарбон як ҷаҳида  
Фигону валвала бардошт ба сар [8, с.51].

Матни роман:

Чавон аз дастаи дар дошт бигзашт,  
Ки пир аз ҷо саросема ба по хест:  
- Писар, исто. Гумон кардӣ, ки хобам?  
Гумонат, хуши Бобоят бачо нест? [10, с.4].

Дар роман Ғаффор Мирзо ба Бобо мавқеи устувор дода, фикронӣ ва адешоти ӯро нисбат ба писараки ятим такмил додааст. Муйсафед, ки ниғаҳбонии таваллудхонаро бар уҳда дошт, аз диди нависанда, пире дар хоби ҷавонӣ тасвир шудааст. Яъне Бобо «ба риши тобааш» пуф карда ба хоби ноз аст ва айни ҷавониест, ки «фасли беғамӣ»-ро мемонад.

Дар ин асно, Асрор, ки нав ба шонздаҳ қадам гузоштааст, бо фикру ҳаёлотии печида чунон ғамгин менамуд, ки гӯё ғам ва андӯҳи пире дар вучудааш маскан гирифтааст. Фикру ҳаёлот ӯро чунон ғарқ карда буд, ки ҳангоми ворид ба таваллудхона ба Бобо тавачҷуҳ намекунад.

Дар матни достон Бобо дар даромадгоҳи таваллудхона Асрорро боз дошта, бо ҷашмони хоболуд ӯро дуғу пуписа мекунад. Аммо мебинад, ки ӯ парвоя надорад ва бо шеваи дигар ба меҳмоннавозӣ даромада, ҳолати «пеш аз пода ҷанг наандохтан»-ро рафъ карда, талаби рӯбинакро мекунад. Аммо дар матни роман мо, ба манзараи каме дигархелтар вомехӯрем. Бобо шеваи баёни ҳудро оҳанги тамаъҷӯёна дода, таъкид мекунад, ки:

- А-ҳа. Лекин нагар гап махфӣ монад,  
Шаҳодат медиҳам, ки хоб будам.  
Писар, пирист як дарди ҳарина,  
Ки ҳайронам ба рафтори вучудам...  
Чаро, исто, ки дасти туст холи?  
Чаро дар даст савғоте надорӣ?  
Нахоҳӣ дид ниниро, бародар,  
Агар то рафта рӯбинак наорӣ [10, с.5].

Мазмуни банди дуюм дар матни достон низ ҳаст, аммо ба дигар шакл гуфта шуда, дар як байт маънидод гардидааст. Ба назар мерасад, ки дар достони «Асрор» нависанда ҳанӯз аз оғози асар тавачҷуҳи хонандаро ба образи асосӣ – Асрор ҷалб месозад, зеро ҷаблоники Бобо кам ба назар мерасад. Дар аксари бандҳо исми Асрор зикр мешавад:

- Барои дидани дидори додар  
Ку рӯбинак ҷӣ овардӣ, бародар?  
Вале Асрор бегап, хоҳу нохоҳ  
Ба дарбон дод телеграммаеро [8, с.52].



Баръакси ин, дар матни романи «Фарзанди ҳукумат» аз ӯ ба унвони «чавон» ёд карда мешавад. Ҳамчунин, Гаффор Мирзо қабл аз он ки масъалаи мактуби Асрорро ба хонанда кушода намояд, ҳолати изтиробомези Боборо тасвир кардааст. Дар чунин вазъияте, ки Бобо аз Асрор талаби рӯбинакро дошт, аммо чавон хомӯш буд. Боббо худ меандешад, ки «китик дорад-надорад ин муғамбир?», чунки хате аз чеҳраи ӯ намечунбад. Дар назари Бобо чеҳраи ғамолуди ӯ гӯиё аз сурб ва ё қир сохта шудааст. Бар хилофи андешоти ақсуламали Асрор ғайриинтизорӣ мегардад:

Чавон дар посухи ин фикр гӯё  
Ба дасти пир коғазро супорид  
«Фалонӣ дар фалон таърих чон дод». –  
Ҳичо карда бихонду риш хорид [10, с.5].

Тавре қайд шуд, дар матни дoston тасвири Бобо дар баробари Асрор барҷаста ба назар намерасад. Баъд аз он ки мактубро мебинад, дарҳол мазмуни он ба хонанда равшан карда мешавад ва хеле мушаххас бо баёни имзову унвони таваллудхона:

«Фалонӣ дар фалон соат қазо кард.  
Ҷасад дар интизори соҳиби худ.  
Зиёд истода агар – се рӯз» имзо:  
«Таваллудхона».  
Эҳ-е, ҳафт маҳ шуд [8, с.52].

Инчунин, Бобо суҳанхояшро бе парда ба чавон гуфта, ҳолати руҳии ӯро ба назар намегирад. Ӯ таъкид мекунад, ки дар ин қадар вақт кӣ медонад қабри ӯ дар кучо аст ва шояд ба зери хору хас нобуд шуда ҳам бошад. Ва ё ҳангоми боридани жолаву боронҳои баҳорӣ фуру рафтаву ба мағоки кӯҳнае табдил ёфта бошад.

Аммо дар таҳрири матни роман мо Боборо як шахси воқеан ҳам рӯзгордидаи руҳшинос мебинем. Ӯ баъд аз гирифтани мактуб ба такрор онро меҳонад. Ба ӯ менамояд, ки шояд таърихи навиштани мактубро ғалат хондааст. Худро даме дигар хел хис карда, ҳушаш аз сараш мепарад ва меҳонад саҳви ҳуччатро муйян намояд:

Вале саҳве набуд. Ӯ дошт дар даст  
Телеграмма, ки он буд чорсола.  
Баногаҳ пир пай бурд аз одис  
Ва барҳрест аз вучуди пир нола [10, с.5].

Муйсафед бо худ меандешад, ки фалонӣ дар фалон таърих вафот кардааст, дар он ҳангом касе ӯро соҳиб набуд. Баъд аз гузашти ин қадар вақт ба суроғ омадани Асрор ӯро дар таачҷуб меандозад.

Дар муқоиса бо матни дoston дар байти яқум порчаи боло номувофиқатии фикр низ ба назар мерасад. Нависанда ҳам дар нашри соли 1975 ва ҳам соли 1981 замони омадани Асрорро ба таваллудхона баъд аз ҳафт моҳи сипаришваии мактуб зикр мекунад, лекин дар роман онро мактуби чорсола хондааст.

Устод Гаффор Мирзо таъкид доштааст, ки «Бо вучуди он ки вай (достони «Асрор»- Р.Г.) дар вақташ ба хонанда ва танқид маъқул афтода буд, лекин бо мурури вақт, бо мурури таҷриба андӯхтани худ аз нуқтаи назари нависандаи баркамол сол то сол бештар ва бештар ба андешае одат кардам, ки дотсони «Асрор» ҳамчун асари фасли чавонӣ аз тасвири амиқи масъалаҳои иҷтимоӣ бебаҳра аст» [10, с.3].

Ҳамин гуна «аз тасвири амиқи масъалаҳои иҷтимоӣ бебаҳра» буданро мо, аллақай аз оғози дoston мушоҳида мекунем. Агар дар матнҳои то соли 1985 нашргардида, Бобо дарҳол кӯшиши нишон додани духтараки фавтидаро кунад, пас дар матни роман ӯ ба саросемагӣ роҳ надода, роҳҳои дигар ҷустуҷӯ карда, аз мақоли «дурӯғи маслиҳатомез беҳ аз ростии фитнаангез» кор мегирад:

«Чӣ гӯям? Дар чунин маврид ҳақи гап  
Тавонад кушт ҳамчун ханҷари тез,  
Дурӯғи маслиҳатомез бояд  
Ба ҷои ростии фитнаангез» [10, с.6].

Тадбирандешии муйсафедро нависанде хеле возеху равшан нишон додааст, ки чунин тасвир дар матни дoston дида намешаванд. Ӯ пеш аз он ки роҷеъ ба қабри

хоҳарбузурги Асрор чизе гӯяд, дарҳол ба назди сардухтури таваллудхона рафта, мактубро ба ӯ дода, воқеаро тавсиф мекунад. Инчунин Бобо дурӯғи маслиҳатомези худро, ки дар хотирааш чарх мезад, ба сардухтур баён мекунад. Чораандешии муйсафед ба маъкул афтода, Боборо дар анҷоми ин кор масъул мемонад. Баъд аз бозгашт Бобо дар роҳ дурӯғи худро ба такрор қироат карда, онро дуруст мекунад.

Ба хидматгоҳи худ баргашт Бобо,  
Дурӯғашро раҳораҳ вазн карда:  
- Писар, хокаш муайян, - гуфт Бобо,  
Ба дасташ коғази ӯро супурда [10, с.6].

Дар муқоиса ба нашри достони «Асрор» дар романи «Фарзанди ҳукумат» фаъолнокии Бобо то рафт зиёд гардида, новобаста ба он ки ӯ гоҳ мемулоҳиза ба сухан мебарояд, мавқеи иҷтимоии ӯро нависанда ба ҳайси як пири хиради таҷрибадор тасвир карда, ба ин восита тасвири психологгии асарро тақвият бахшидааст. Бобо Асрорро ҳамчун «ғарибак» нидо карда, мепурсад, ки дар ин чор сол кучо мегаштӣ, чаро барвақт ба суроғаш наомадӣ, ҳатто ин ҷоқеаро қисмати саҳт унвон медиҳад. Вале дарҳол ба хуш омада, узркунон чунин саволҳои бемантиқро аз сабаби солхурдагӣ медонад. Бадин минвол суханро дигар карда, мегӯяд:

Худи ман гӯру чубаш карда будам,  
Биё фардо, нишонат медиҳам, - гуфт.  
Сари ӯро навозиш кард Бобо,  
Ғубореро, ту гӯӣ, бо ҳамин рӯфт [10, с.6].

Дар матни достон идомаи воқеаро нависанда дарҳол аз тасвири манзараи шаҳр (ҳарчанд ном зикр нашудааст) оғоз карда, намои шаҳро, ки аз баландӣ хӯшнамо буд, аз забони муйсафед баён намудааст. Муйсафед ба Асрори рӯҳафтода аз зебоию тараққиёти шаҳр қисса карда, тавсифҳои «қасрҳои сафкашида», «боғҳои қадрасида», «фонтанҳои ҳавоӣ» ба эҳсоси баланд иброн меорад. Ҳарчанд ки барои Асрор манзарапардозии муйсафед аҳамият надошт, ӯ суханхояшро идома медиҳад. Чунон тасвир мекунад, ки гӯӣ дар тамоми рӯз агар дар шаҳр гаштугузор кунӣ, ба пойафзолат губоре намешинад, ҳатто дар ҳар девор сурататро дида метавонӣ ва аз сердарахтии зиёд офтоб наметавонад саратро бинад. Аз чунин суханпардозии муйсафед маълум мегардад, ки ӯ ҳолати руҳии Асрор умуман ба назар нагирифтааст.

Устод Ғаффор Мирзо ҳангоми таҳрири асар аз ин камбудии матн сарфи назар накарда, ба он тағйирот даровардааст. Зеро, тавре маълум аст, мақсади дилхоҳ асари бадеӣ, ки дар асоси ҳақиқати воқеӣ баён мешавад, агар аз як тараф рӯчӯ ба таърихи гузашта бошад, аз тарафи дигар, сабақ гирифтани барои хонанда мебошад. Асрор, ки дар ҳолати ошуфтахотир қарор дорад, муйсафед ҳама суханхояшро бепарда гуфта, таскинбахши қалби Асрор намегардад. Зеро дарҳол ӯро гирифта сӯи қабристон раҳсипор шудан, аз баландии теппа тавсифи манзараҳои шаҳр ҳеҷ барои Асрор аҳамият надорад. Баръакс, ин ҷо сухане лозим, ки умеди ӯро ба зиндагӣ дигар кунад, каме ҳам бошад, ба заҳми ӯ марҳам гардад.

Хушбахтона, дар матни роман ин ҷиҳати масъала ба эътибор гирифта, моҳияти асосии кушода мешавад. Нависанда нахуст ҳолати рафтани Бобо ва Асрорро ба болои теппа басо равшан маънидод кардааст. Мо дигар он муйсафедеро, ки ба ҳолати психологгии Асрор таваҷҷуҳ надошт, намебинем. Ғаффор Мирзо Боборо бо унвони «пири накукор» ва Асрорро ҳамчун «ҷавони камгапи ошуфтахотир» ёд мекунад.

Инчунин, барои возеҳ гардидани маконҳои тасвиршаванда исмиҳои Тоҷикистон, Варзоб, Кӯлоб, Душанбе ва Тамошотеппа илова гардида, баъзе хусусиятҳои маконҳои зикршуда нишон дода мешавад:

Ба сӯи шаҳр рӯ гардонд Бобо,  
Зи тоқи зинаи првози мурғон,  
- Чӣ шаҳри дилфиреби нозанин аст,  
Писарчон, пойтахти Тоҷикистон [10, с.6].

Тавре мушоҳида мешавад, ки оҳанги муроҷиати Бобо нарм гардида, Асрорро навозишкунон «писарҷон» садо мекунад. Чунин муомилаи Боборо дар дар чанд банди дигари роман низ мушоҳида мекунем:

Биё биншин, тамошо кун, писарҷон,  
Тамошотеппае набвад аз ин бех,  
Тамошотеппаи Кӯлоб нею  
Тамошотеппаи шаҳри Душанбе [10, с.7].

Устод Ғаффор Мирзо маҳорати Боборо дар суҳангӯӣ тақвият дода, суҳанҳои ӯ тарзе вонамуд мешаванд, ки ин ҳама пешравию зебоиҳои шаҳр ва имконияти мавҷуда маҳз барои ҷавонене чун Асрор муҳайё карда шудааст. Муйсафед чунон ба шавқ омада, мудом ба Асрор муроҷиат карда, ӯро талқин мекунад, ки шаҳрро хуб тамошо кун, шинос шав, зеро ин сарчашмаи ояндаи ту мебошад. Ба он ҳадде бо меҳр нигоҳ кун, ки толеи ояндадори ту гардад. Бобо чун пири хирад, раҳнамое, ки хонанда дар матни достони «Асрор» интизораш буданд, дар ин ҷо вонамуд мешавад. Ӯ бо боварӣ ба Асрор исрор меварзад, ки мутмаином, барои сарнавишти ту дар ин шаҳри зебо дафтари дигар кушодаанд, ҳаққи бахти туро, ки сарнавишт бароят омода кардааст, бешак дар ин ҷо бароят гузоштаанд.

Ба ин тартиб, аз болои теппа Бобо ба Асрор аз шеҳри дилорои Душанбе тавсиф карда, намои умумии онро чун китобе доништааст, ки ҳарфҳо тавассути тасвир оро ёфтааст. Ва ҳар ҳарфи он дар худ сад рамзу маъниро нухуфтааст, ки таҷассумгари умеду орзуҳои зиёд мебошад. Муйсафед дар ҳулосаи тавсифу тасвирҳои худ, ба Асрор таъкид мекунад:

Аломат кун, ба ин ҷ обоз ой,  
Аломатҳои худро ҷустуҷӯ кун.  
Ба шаҳри қисмати ояндаи худ,  
Ба мисли ошику маъшук хӯ кун [10, с.7].

Нависанда баъди рӯҷӯи тасвиру тавсифҳои шаҳр, бармегардад ба масъалаи асосӣ – дарёфти қабри хоҳари Асрор. Мо, ҳам дар матни достон ва ҳам дар матни роман тавачҷухмандии нависандаро ҷиҳати беаҳамияти намудан ба қабристонҳо мебинем. Агар дар достон намои зоҳирии қабристон аз забони худи нависанда гуфта шавад, пас дар матни роман он аз ҷониби персонажи асар – Бобо гуфта шуда, суҳанҳо такмил ёфтааст:

Вале рав аз думи бобову Асрор,	Ба сӯи пушта рӯ гардонд: - Бингар,
Бирав, аҳволи қабристонш бингар.	Тафовут аз кучоҳо то кучоҳост.
Ду-се ҷӯби қафида бар ду-се қабр,	Ба хоки рафтагон беэҳтиромӣ,
Ва як туғи фақат як шоҳааш тар [8, с.53].	Ҳамон бемории деринаи мост [10, с.7].

Тавре мушоҳида мешавад, матлаб дар ҳар ду порча якест – бозгӯи беэҳтиромии шахсон ба қабристонҳо мебошад. Аммо хусусиятҳои ин беэҳтиромӣ дар матни роман малеҳона ва пардапӯшона гуфта шудааст. Нависанда онро одат ва бемории мо тоҷикҳо доништааст.

Ғаффор Мирзо зимни таҳрир камбудихои дар матни аввал бударо бартараф карда, мутобикатии фикро дар асар таъмин намудааст. Ҳамин аст, ки нависанда аз баъзе танқидҳои матни достон даст кашида, якбора ба даъват мегузарад. Ин ҷо нависанда менигорад, ки барои як шаҳри калон, ки одамони зиёд умр ба сар мебаранд, бояд мушкил набошад барои маҳкам кардани гирду атрофи мазор ва ё овардани ҷӯи обе. Танҳо дар ин кор одамият мебояд:

Чӣ даркор аст? Андак одамият,  
Ҳазор афсӯс, баъзе зиндаҳоянд.  
Ба он розӣ, ки баъди марг сағҳо,  
Шағолон мурдаҳояшонро бихоянд [10, с.8].

Ҳамин тариқ, баъд аз тавсифи манзараи умумии қабристон, Бобо қабри ҳамшираи Асрорро ба ӯ нишон медиҳад. Дар матни достон ҳамон Бобо ба оҳангҳои маъёсонаи худ нисбат ба марги хоҳари Асрор давом медиҳад. Аммо дар таҳрири баъдӣ

мо ба чунин фикрҳо вонамехӯрем, балки Бобо дар миёни қабрҳо ҷустуҷӯкунон қабри духтарро кофта, қабреро ба Асрор нишон медиҳад.

Баъди «пайдо кардан»-и қабр Бобо аз нзади Асрор бо баҳонаи зиёрати қабри дӯсташ (дар нашрҳои пештар ин ҳолат нест) дур мешавад. Асрори бо сад аламу дард сари қабр нишаста:

- Мана, - охир ба қабре пир имо кард,  
Сари қабри апаш биншаст Асрор,  
Ба пайҳо рехт хоку сила карду  
Хасу хораш биканду кард ҳамвор [8, с.55).  
Фақат ду қатра оби дида? Не, не,  
Ду сангро, ки бо он буд гулӯгир.  
Ту гӯӣ, об карду рехт берун  
Дурӯғи маслиҳатомези он пир [10, с.8]

Нишаст Асрори маҳзун ба сари хок,  
Хамӯшу чамъу чиддӣ ҳамчу хоро.  
Фақат ду қатра об аз дидаи ӯ,  
Намуд аҳволи ӯро ошкор.

Дар матни достон ҳолати ботинии Асрорро нависанда бо як банд ифода карда, нидои ӯ хусусияти маҳдудро касб кардааст. Зеро Асрор қавл медиҳад, ки дар фасли баҳор болои қабри хоҳараш ниҳоле шинонида, мудом аз атри гулҳои он бӯи хоҳарашро ба димоғ мегирад.

Хонанда анҷоми қиссаи мазкурро дар матни достон бо дилмондагӣ, паршикастагӣ ва ноумедии Асрор мебинанд. Лекин ҳисси чавонмардию фурутани ӯ аз тарафи нависанда такмил ёфта, гурури ӯро бедор кардааст. Дигар ӯ Асроре нест, ки гаштаю баргашта ба саҳрои нимсӯхтаи пурхор бо навмедии зиёд менигад. Балки:

«Ки умрамро саросар мекунам сарф,  
Ба разми хайр бар зидди шарирон  
Ва чон додан агар ояд зарурам,  
Чу сарбози фидой медиҳам чон!» [10, с.9].

Ҳамин тариқ, устод Ғаффор Мирзо дар таҳрири асар ба пахлуҳои гуногуни мавзӯ таваҷҷуҳ намудааст. Моҳияти масъала агар дар матни достони «Асрор» дар 51 байт дарҷ гардида бошад, пас дар матни романи «Фарзанди ҳукумат» фарогири 81 байт мебошад. Зимни таҳрир ҳам ба ҷиҳати сохторӣ, ҳам мазмунӣ ва ҳам ҷиҳатҳои шаклии асар тағйирот даровардааст, ки баррасии ҳар қисмати он таҳқиқоти густурдаеро тақозо менамояд. Бардошт аз овардаҳои боло ин аст, ки нависанда дар тасвири қаҳрамонони асар, пеш ҳама, руҳи замонро нишон додааст. Албатта, дар ин ҷо ҷаҳонбинии нависанда мавқеи калон дорад. Дар матни достон нависанда воқеҳои мавҷударо зиёдтар дар асоси ҳақиқати воқеӣ акс карда, дар таҳрири баъдӣ онҳоро бо унсурҳои бадеӣ тавассути тахайюли боюу рангини худ на воситаи маъюсу ноумед гаштани хонанда, балки қувват гирифтани эҳсоси баланди чавонмардию олиҳиматӣ тасвир кардааст. Инчунин ба воситаи такмили образи Бобо санъати баланди тасвиргарии психологӣ худро нишон дода, ба ин восита ба хонанда хушдор додааст. Истифодаи таъбири «дурӯғи маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез» дар нутқи муйсафеди солхӯрда мавқеи ӯро дар назди хонанда афзун гардондааст. Зеро асари бадеӣ оинаеро менамояд, ки зиндагии гузаштон барои имрӯзиён нишон дода мешаванд. Дар ин росто, такмили таҳрири асар имкон медиҳад, ки адиб диди бадеиву эстетикӣ хешро тақвият бахшида, охириро иродаи эҷодии хешро нишон дода тавонад.

#### Адабиёт:

1. Айнӣ С. Мунтахаби асарҳои илмӣ. ҷ.1. – Душанбе, 2008. – 256 с.
2. Белинский В.Г. Пол. соб. соч. Том 10, изд. АН СССР. – М., 1956. - С. 311.
3. Ғаффоров Р. Дар бораи забони достони «Асрор» // Газетаи муаллимон. – 9-уми февралӣ 1957.
4. Кӯчаров А. Масъалаҳои матншиносии адабиёти тоҷик. – Душанбе: Маориф, 1994. – 143 с.
5. Кӯчаров А. Мтаншиносӣ (китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). Душанбе: «ТоРус», 2017. – 323 с.

6. Қосим Н. Романи пурасрори шоир // [http://navisandagan.tj/tj\\_index.php/marizaho/829-romani-purasrori-shoir](http://navisandagan.tj/tj_index.php/marizaho/829-romani-purasrori-shoir). Санаи нигориш 18.10.2021.
7. Мирзо Ғ. Баъзе мулоҳизаҳо дар масъалаи назм // Адабиёти советии тоҷик (Маҷмуаи мақолаҳо). – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. – С. 363-410.
8. Мирзо Ғ. Асрор. – Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1957. – С.51-155.
9. Мирзо Ғ. Аз гахвора то майдон (шеърҳо ва достонҳо). – Душанбе, Маориф, 1981. – 222с.
10. Мирзо Ғ. Фарзанди ҳукумат. – Душанбе, Маориф, 1985. – 240с.
11. Насриддин, А. Матншиносии осори адабӣ. Чопи дувум. – Душанбе: Пайванд, 2011. – 392 с.
12. Отахонова Х. Масъалаҳои матншиносии адабиёти муосири тоҷик. Душанбе: Дониш, -1999, 196 с.

### **ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИМОӢ ДАР АСАРҲОИ «АСРОР» ВА «ФАРЗАНДИ ҲУКУМАТ»-И ҒАФФОР МИРЗО (ТАҲҚИҚИ МАТНШИНОСӢ)**

Мақола ба таҳқиқи яке аз соҳаи муҳимми адабиётшиносӣ – матншиносӣ ихтисос шуда, муаллиф таҳлил ва баррасии масъаларо дар асоси ду асари бунёдии устод Ғаффор Мирзо – «Асрор» ва «Фарзанди ҳукумат» ба миён гузоштааст.

Аз мутолиаи мақола возеҳ мегардад, ки романи манзуми «Фарзанди ҳукумат» идома ва ё такмилёфтаи достони «Асрор» мебошад. Дар асарҳои зикршуда образҳои зиёд мушоҳида мешавад ва муҳаққиқ мақолаи пешниҳодшударо дар асоси образи як образ таҳлилу баррасӣ намудааст ва дар ин асно ҷаҳолнокии Асрорро дар матни роман нишон додааст. Баён месозад, ки нависанда дар матни роман дар баробари тавсиф ва васеъ намудани манзараи воқеаҳо, баъзе мафҳумҳоро ихтисор намудааст.

Ба масъалаҳои иҷтимоӣ марбӯд донишмандони номи мақола дар он доништа мешавад, ки дар таҳлили қиссаи пешниҳода зиёдтар дар романи «Фарзанди ҳукумат» нависанда ба ҳолати руҳии қаҳрамонон тавачҷуҳ кардааст. Ба таъкиди муаллиф дар муқоиса ба нашри достони «Асрор» дар романи «Фарзанди ҳукумат» ҷаҳолнокии пирамард то рафт зиёд гардида, новобаста ба он ки ӯ гоҳо мемулоҳиза ба суҳан мебарояд, мавқеи иҷтимоӣ ӯро нависанда ба ҳайси як пири хиради таҷрибадор тасвир карда, ба ин восита тасвири психологӣ асарро тақвият бахшидааст.

Умуман, дар мақола масъалаҳои иҷтимоӣ, ки дар асоси ҳақиқати воқеа тасвир шудааст, аз лиҳози матншиносӣ таҳлилу баррасӣ шуда, ба доираи васеи хонандагон, аз ҷумла мутахассисони соҳаи филология пешниҳод мегардад.

**Калидвожаҳо:** Ғаффор Мирзо, «Асрор», «Фарзанди ҳукумат», иҷтимоӣ, таҳқиқ, матншиносӣ, тағйирот, роман, таҳрир, матн.

### **ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «АСРОР» И «СЫН ПРАВИТЕЛЬСТВА» ГАФФОР МИРЗО (ТЕКСТОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)**

Статья посвящена исследованию одной из важных областей литературоведения - текстологии и автор анализирует и рассматривает вопрос на основе двух фундаментальных произведений Гаффор Мирзо - «Асрор» и «Сын правительства».

Из прочтения статьи становится понятно, что роман «Сын правительства» является продолжением или усовершенствованием повести «Асрор». В упомянутых произведениях можно наблюдать множество образов, и исследователь проанализировал и рассмотрел предложенную статью на основе изображения одного образа, и таким образом показал активность Асрора в тексте романа. Он утверждает, что писатель сократил некоторые понятия в тексте романа, описав и расширив место действия.

Известно, что название статьи связано с социальной проблематикой в том, что при анализе предложенного сюжета в романе «Сын правительства» автор уделит больше внимания душевному состоянию героев. По мнению автора, по сравнению с публикацией повести «Асрор» в романе «Сын правительства» активность старика еще

более возросла, несмотря на то, что он иногда говорит задумчиво, писатель описывает свое социальное положение как опытный мудрый старец инструмент усиливал психологический образ произведения.

В целом в статье социальные вопросы, описываемые на основе реальных истин, анализируются и обсуждаются с точки зрения текстологии и представлены широкому кругу читателей, в том числе специалистам в области филологии.

**Ключевые слова:** Гаффор Мирзо, «Асрор», «Сын правительства», социальное, исследование, текстология, изменение, роман, редакция, текст.

### **REFLECTION OF THE SOCIAL PROBLEM IN THE WORKS "ASROR" AND "THE SON OF THE GOVERNMENT" BY GHAFFOR MIRZO (TEXT STUDY)**

The article is devoted to the study of one of the important areas of literary criticism - textual criticism, and the author analyzes and considers the issue on the basis of two fundamental works by Ghaffor Mirzo - "Asror" and "The son of the government".

From reading the article it becomes clear that the novel "Son of the government" is a continuation or improvement of the story "Asror". Many images can be observed in the mentioned works, and the researcher analyzed and reviewed the proposed article based on the image of one image, and thus showed the activity of Asror in the text of the novel. He argues that the writer reduced some of the concepts in the text of the novel, describing and expanding the setting.

It is known that the title of the article is associated with social issues in that when analyzing the proposed plot in the novel "Son of the government", the author paid more attention to the state of mind of the characters. According to the author, compared with the publication of the story "Asror" in the novel "The son of the government", the activity of the old man increased even more, despite the fact that he sometimes speaks thoughtfully, the writer describes his social position as an experienced wise old man, a tool that strengthened the psychological image of the work.

In general, in the article, social issues described on the basis of real truths are analyzed and discussed from the point of view of textual criticism and presented to a wide range of readers, including specialists in the field of philology.

**Key words:** Ghaffor Mirzo, "Asror", "The son of the government", social, research, textual criticism, change, novel, edition, text.

**Сведения об авторе:** Рахмонова Гулдона Сохибназаровна – докторант (PhD) кафедры таджикской литературы Кулябского государственного университета им. А. Рудаки. **Адрес:** 735340, Республики Таджикистан, г. Куляб, улица С. Сафарова 16. **Тел:** +992 918906365

**Information about the author:** Rakhmonova Guldonga Sohibnazarovna - doctoral student (PhD), Department of tajik literature, Kulyab state university named after A. Rudaki. **Address:** 735340, Republic of Tajikistan, Kulyab, S. Safarov street 16. **Tel:** +992 918906365

**УДК:** 811.21/.22.-81'373.21.1.

**ББК:** 8.1. (Ш)

**Ш-811**

## **К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ШУГНАНСКИХ АНТРОПОНИМОВ**

Гуламадшоев Ш.Ш.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Исследование личных имен в историческом процессе функционирования и становления предполагает предъявление особых требований как методологического, так и теоретического характера к процедуре и методике анализа антропонимов в

широком междисциплинарном аспекте. К настоящему времени в антропонимике еще недостаточно системно и комплексно охватываются основные вопросы теоретического осмысления методов анализа антропонимии прежде всего в ее соотношении с процедурой и механизмом применения приемов анализа для выявления комплексной характеристики антропонимической системы отдельного языка. Современная антропонимика, реализуя системные связи содержательного и структурного аспекта как с самим порождающим его носителем имени, так и с структурно формирующей его языковой системой проявляет признаки системного соотношения со внешними и внутренними аспектами функционирования. В этой связи в качестве основного содержания изучения вопросов исторического развития, становления и функционирования антропонимии шугнанского языка определяются следующие два взаимосвязанных аспекта анализа антропонимии:

а) собственно языковое содержание анализа;

б) направление, охватывающее исследование междисциплинарного характера формирования, существования и функционирования личных имен шугнанцев, как объекта, локализирующее в пограничье других дисциплин.

Проведение исследования системы личных имен различных языков и народов предоставляет достаточно интересный материал для характеристики специфических особенностей антропонимии каждого из народов и национальностей мира.

Антропонимические исследования установили, что личными именами люди пользовались еще с периода каменного века. Гносеологической основой появления личного имени считают необходимость индивидуализации отдельного человека из среды подобных ему лиц.

При этом следует обратить внимание на экстралингвистическую сущность имен, в системе факторов, которых социальные преобладают над всеми, так как обладают непосредственные взаимоотношения с экономическими, политическими и историческими условиями общества.

Каждое из названных условий или аспектов имянаречения значимо в целом для системы шугнанской антропонимии и проявляет специфические особенности и собственные возможности при выборе имени для ребенка. Исторические условия имянаречения предполагаются прежде всего традициями, сложившимися в прошлом шугнанского народа, культурой выбора имени XIX-XX веков, она сохраняется в тех обычаях, которые были свойственны данному народу в этот период.

Личное имя в языковом аспекте характеризуется, прежде всего, со стороны языковой принадлежности, вступая как конкретный знак определенного национального языка, имеющий характерными структурными формами данного языка. Поэтому, как отмечает один из известных исследователей антропоним систем иранских языков З.Е. Исаева, «...приступая к изучению антропонимии любого народа, необходимо помнить, что предмет исследования представляет собой многоярусное сооружение из различных языковых страт причудливого переплетения» [7, с. 87].

Как отметил Карамшов Д. «Система личных имен шугнанского языка выделяется составляющими единицами использующихся в ней номинативных единиц, следовательно, нет необходимости в историко-генетическом исследовании личных имен и в установлении праязыкового антропонимического состояния, так как личные имена обладают другими закономерностями становления и формирования, в кругу которых адаптивная функция языка и его активная реакция на социальные, культурные, политические, этнические и другие социолингвистические факторы занимает ведущую роль» [8, с. 44-45].

Современные шугнанские *антропонимы*-результат многовекового народного творчества и своеобразное продолжение как обще иранской и собственно шугнанской антропонимии. Однако история становления шугнанской антропонимии как процесс в документально зафиксированных источниках освещена скудно. Поэтому при попытке осветить историю становления шугнанской антропонимии мы можем основываться только на тех материалах, которые зафиксированы в современном именнике шугнанцев.

В этом отношении некоторые недостаточно развернутые материалы о личных именах начала XX в. предоставляют записки русских путешественников, а также исследователя шугнанского языка И.И. Зарубина, этнографические исследования памирских языков М.С. Андреева и др. [5, с. 81].

Исходя из этого при исследовании проблемы исторического формирования шугнанской антропонимии историческую периодизацию шугнанской антропонимии мы вынуждены ограничивать двумя периодами:

I. Период до двадцатого века.

II. Период с начала двадцатого века по настоящее время.

Как уже отмечали, первый период отличается скудностью представленного материала. Если исходить из анализа представленного материала, этот период характеризуется несколькими разнонаправленными процессами развития шугнанской антропонимии, в соответствии с которыми следовало бы выделить: 1) древнеиранский и /или древнешугнанский подпериод; 2) подпериод средневековья – до начала двадцатого века.

Древнеиранский и/или древнешугнанский подпериод охватывает период от древнейших времен до выделения общешугнано-рушанско-язгулямской общности и характеризуется наличием общеиранской в своей основе антропонимии, который в настоящее время в шугнанском языке выделяется как исторически наиболее ранние элементы шугнанской антропонимии: *Rustam, Surob, Manizā, Kaykowus, Farux* и др. Шугнанские имена этого подпериода сохраняют много общего с личными именами других иранских народов, так как они образованы из исходных по происхождению общих морфем и формантов, которые в дальнейшем легли в основу каждого из иранских языков с незначительными изменениями. В то же время следует отметить, что подобные имена в дальнейшем теряют своей апеллятивной связи с основавших их словами. Антропонимическими источниками данного периода служат древнеиранские и среднеиранские памятники, в которых встречаются такие имена, как *Ba(h)rōm, Manuġe(h)r, Firdaws, Rustam, Xusraw, Kaykowus, Nušerwōn* и др [9, с. 15].

Подпериод средневековья - это период общешугнано-рушанской общности, а затем и шугнанской языковой идентичности. Этот подпериод шугнанской антропонимии, безусловно, имел *много* общего с предыдущим под периодом. Можно предположить, в этот период еще усиленно сохранялись традиции общешугнано-рушанской и собственно шугнанской антропонимической традиции, особенно на начальном этапе данного периода.

В то же время в традиции *на* речения новорожденного и в антропонимиконе шугнанцев было много общего с другими памирскими народами, т.е. была полная параллель между антропонимическими системами этих близкородственных народов, а также в мотивах имя наречения.

Этот подпериод - время усиления и все большего возрастания влияния таджикского языка на памирские, в том числе и на шугнанский. Значимым в этом периоде также следует считать принятие ислама и проникновения арабоязычных по своему происхождению и религиозных, исламских имен.

Второй период охватывает несколько временных срезов, отличающихся различными процессами формирования шугнанской антропонимии, подразделяемые нами на три подпериода: 1) подпериод начала XX века (1900-1920 годы); 2) 20-ые-80-ые годы XX века; 3) 90-ые годы XX в. - по настоящее время.

Первый подпериод начала XX века (1900-1920 годы) присоединение к Российской империи, проникновение светских веяний, создание школ русского образца, трудовая миграция в другие области Средней Азии и России, что не могло не повлиять на развитие антропонимической системы шугнанского языка.

Второй подпериод 20-ые-80-ые годы XX века можно назвать советским периодом и личные имена, возникшие под влиянием господства советской идеологии.

Важнейшие события этого под периода связаны с победой Великой Октябрьской социалистической революции, коллективизацией сельского хозяйства и



других преобразований на Памире, как и во всей республике, утвердились новые общественные и экономические отношения, сформировалась новая идеология. Все эти изменения оказывают влияние на личные имена, как и на лексику в целом.

Советский период как историческое событие сыграло огромную роль в становлении и развитии науки, культуры, мировоззрения шугнанского народа. Определенное влияние этого периода чувствуется и в шугнанской антропонимии. Значительное количество новаций проникло в шугнанскую антропонимию именно в этот период.

Советский период характеризуется наличием большого достоверного фактического материала шугнанской антропонимии.

В историко-хронологическом плане шугнанские личные имена, возникшие в советский период, неоднородны и отражая повлиявшие на его состав содержание различного свойства значимых исторических событий данного периода, делятся на группы. Прежде всего это те события, которые связаны с началом становления Советской власти, коллективизацией, Великой отечественной войной, послевоенным периодом, завоеванием космоса и др.

Основными признаками антропонимов данного периода являются тематическое разнообразие и широта, усиливается светская тематика в содержании имен.

Карамшоев Д. об этом отметил что в этом связи следующий указание в том что такие направление формирования имен, как стремление к отражению значимых событий в антропонимии (*Ozod, Ozodā, Ozodbēk, Zafar* и др.), развитие имен – посвящений, достаточно распространен обычай нарекать детей именами известных людей времени (*Ofiz, Jomī, Miršakar, Iskandar, Sadī, Xusrav, Nosir, Yrī, Gagarin* (посвящение первому космонавту Юрию Гагарину), *Mels, Mamlakat, Mališ*) и др [9, с. 87].

Наиболее значимый факт в системе личных имен шугнанского языка данного периода следует считать распространение русского влияния, что непосредственно связано с переходом от традиционного шугнанского общего для всего региона наименования фамилии по русскому образцу в начале периода, а в середине периода - переход от двухсловного к трехсловному официальному именованию, также по принятому у русских образцу.

Это влияние проявляется также в проникновении заимствованных из русского языка некоторого количества имен в состав шугнанской антропонимии.

Однако, на наш взгляд, важнейшим результатом контакта шугнанского языка с русским в системе антропонимии следует считать роль русского языка в активизации отражения тех глубинных процессов, которые происходили в социальных отношениях общества, особенно под влиянием господствующей коммунистической идеологии. Антропонимы представляют собой неразрывный элемент культуры и как составная часть лексики активно отражали изменения в общественной жизни повседневной жизни народа носителя языка.

Третий под период охватывает временные срезы 90-ые годы XXв.- по настоящее время и характеризуется существенными изменениями в общественной жизни, касающиеся коренных преобразований в результате получения независимости, рост национального самосознания в обществе. К культурно гуманистическим проявлениям этого периода следует отнести такие факты, как разработка алфавита шугнанского и других памирских языков,

Следует отметить, что каждому периоду и этапу присущи определенные признаки. Однако между ними нет четко очерченных границ, так как традиции одного периода и этапа, хотя в ограниченных пределах, продолжают действовать в последующее время.

#### Литература:

1. Андреев М.С. Наречение имени // Таджики долины Хуф / М.С. Андреев. - Сталинобод: Дониш, 1953. - 256 с.
2. Антропонимика // Редакторы: В. А. Никонов, А. В. Суперанская, Академия Наук СССР. М.: Наука, 1970. - 360 с.

3. Бахтибеков Т.К. Семантико-грамматические особенности шугнанской антропонимии // Иранское языкознание / Т.К. Бахтибеков. - М.: Наука, 1985. - С. 86-88.
4. Зарубин И.И. Рождение шугнанского ребенка и его первые шаги / И.И. Зарубин // В.В. Бартольд туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент.: Узбекистан, 1927. - С. 361-373.
5. Зарубин И.И. К списку памирских языков / И.И. Зарубин // Докл, РАН. Пгр, 1924. - С. 79-81.
6. Зарубин И.И. Список народностей Туркестанского края / И.И. Зарубин. - JL, 1925. - С. 1-11.
7. Исаева З.Е. К вычислению культурно-генетических страт в антропонимии (на материале осетинского именника) // Ономастика: Типология. Стратиграфия / З.Е. Исаева. - М.: Наука, 1988. - 168 с.
8. Карамшоев Д. Особенности памирских личных имен. Памироведение, вып-2 / Д. Карамшоев. - Душанбе.: Дониш, 1985. - 356 с.
9. Карамшоев Д. Выражение категории рода имени с помощью перегласовки в языках шугнанской группы // Памироведение (вопросы филологии) / Д. Карамшоев. - Душанбе.: Дониш, 1975. - С. 24-25.
10. Карамшоев Д. Памирские имен // Ономастика, типология, стратиграфия / Д. Карамшоев. - М.: Наука, -1988. - С. 18-25.
11. Курилович Е. Положение имени собственного в языке // Очерки по лингвистике / Е. Курилович. - М.: Наука, 1962. - С. 12-13.
12. Магазаник Э.Б. Имена собственные в художественной литературе / Э.Б. Магазаник. - М.: - 1968, №3, - С. 23-24.
13. Махмадҷонов О.О. Баррасиҳо дар номшиносии тоҷик / О.О Махмадҷон. - Душанбе.: Деваштич, 2004. - 84 с.
14. Офаридеаев Н. Асрори олами номҳо // Садои Шарк. - 1985. - №1. -С. 2-8.
15. Чамшедов Парвона Ориёиҳо (ривоятҳои ҳақиқат) / П. Чамшедов. - Душанбе.: Дониш, 2006. - 140 с.
16. Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев (конец XIX начало XX в) / З. Юсуфбекова. - Душанбе, 2001. С. 53-54.

### **АЗ ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ АНТРОПОНИМҲОИ ЗАБОНИ ШУҒНОӢ**

Мақолаи илмӣ оид ба таҳлили таърих ва ташаккули антропонимҳои забони шуғноӣ равана гардидааст. Муаллиф дар ин мақола, хусусияти антропонимҳои забони шуғноиро таҳлили илмӣ намуда, дар рафъи он марҳилаҳои дигари семантикаи антропонимҳои забони шуғноиро ошкор ва баррасӣ намудааст.

Дар мавриди баррасии таркиби сарчашмаи антропонимҳои забони шуғноӣ ба чунин хулосабарорӣ омадан зарур аст, ки ташаккули антропоними забони шуғноӣ на танҳо ба рушди номҳои хос, балки ба дигар забонҳо низ тааллуқи фарҳангиро ба вучуд овардааст. Дар асоси ин, дар таркиби антропоними забони шуғноӣ аз рӯи пайдоиш ва манбаи пунарзиш ба чанд қабат ҷудо кардан зарур аст, ки дар мақола дарҷ ёфтаанд.

Сарчашмаи пунарзиши антропонимҳои забони шуғноӣ дар он ҳаст, ки онҳо аз ибтидо мавҷудияти хоси ин забон буда ва дар дигар забонҳо низ истифода шудаанд. Дар номҳои асли, номҳои умумиэронизабонӣ низ ҳастанд, ки осори мардуми эронитаборо ифода мекунанд. Воқеан, номҳои забони шуғноӣ дар заминаи инкишофи муосири забони шуғноӣ ба таври этимологӣ пайдо шудаанд.

Воқеаҳои таърихию-хронологии забони шуғноӣ бо таъриху фарҳангии миллати худ саҳт алоқаманд ҳаст, ки ин боиси аҳамияти робитаҳо барои ташаккули антропоними забони шуғноӣ аҳамияти калидиро дорад, дар ин раванд антропоними забони шуғноӣ барои рушди минбаъда ба забони тоҷикӣ саҳт вобастагӣ дорад.

**Калидвожаҳо:** номҳои шахс, забони шуғноӣ, номҳои шуғноӣ, раванд, амал, методологӣ, антропонимия, таърих, система, назариявӣ, тавсиф, таҳлили сохторӣ, таҳқиқот.

## К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ШУГНАНСКИХ АНТРОПОНИМОВ

Научная статья анализировать к истории формирующая шугнанских антропонимов. В данной статье автор проводит научный анализ природы антропонимов шугнанского языка, в процессе которого выявляются и другие этапы семантики антропонимов в шугнанском языке.

Исследуя состав шугнанских антропонимов, можно заключить, что антропонимическая система шугнанского языка сформировалась не только за счет собственных имен, но и путем заимствования из других языков. Исходя из этого, в составе антропонимии шугнанского языка следует выделить несколько пластов по происхождению и источнику пополнения.

Источниками пополнения шугнанских антропонимов являются собственные исконные и заимствование. К исконным относятся имена общеиранского происхождения, представляющие собой наследие всех иранских народов. Собственно, шугнанские имена, этимологизируемые на основе современного шугнанского языка.

Историко-хронологические события шугнана тесно связаны с взаимосвязями с историей таджикского народа, с его культурой, что обусловило значимость для становления шугнанской антропонимии контакты с таджикского языка, наибольшее количество антропонимов в шугнанском языке представлено из таджикского языка.

**Ключевые слова:** личных имен, шугнанский язык, шугнанские имена, процесс, функционирования, методологического, антропонимия, история, система, теоретического, характеристика, структурный анализ, исследования.

## TO THE HISTORY OF FORMATION OF SHUGNAN ANTHROPONYMS

The scientific article to analyzing to the history of the formation of Shugnan anthroponyms. In this article, the author conducts a scientific analysis of the nature of anthroponyms in shugnan language, during which other stages of the semantics of anthroponyms in the shugnan language are revealed.

Examining the composition of Shugnan anthroponyms, it can be concluded that the anthroponymic system of the shugnan language was formed not only due to proper names, but also by borrowing from other languages. Based on this case in the composition of the anthroponymy of the Shugnan language, several layers should be distinguished according to the origin and source of replenishment.

The sources of replenishment of the Shugnan anthroponyms are their own primordial and borrowing. The original names include names of common iranian origin, representing the legacy of all iranian peoples. Actually, Shugnan names, etymologized on the basis of the modern Shugnan language.

The historical and chronological events of Shugnan are closely connected with the relationship with the history of Tajik people, with its culture, which led to the importance of contacts from Tajik language for the formation of the Shugnan anthroponymy, the largest number of anthroponyms in the Shugnan language are from Tajik language.

**Keywords:** personal names, Shugnan language, Shugnan's names, process, functioning, methodological, anthroponymy, history, system, theoretical, characteristic, structural analysis, research.

**Маълумот оид ба муаллиф:** Гуламадшоев Шокиршо Шерзодшоевич,- номзади илмҳои филологӣ, саромӯзгори кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: ш. Қӯлоб, кӯч. С. Сафаров 16. Тел: (+992) 988-38-21-88. E-mail: [zuvor1986@list.ru](mailto:zuvor1986@list.ru)

**Сведения об авторе:** Гуламадшоев Шокиршо Шерзодшоевич,- кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры методики преподавания иностранных языков, Кулябского государственного университета имени А. Рудаки. Адрес: г. Куляб, ул. С. Сафаров 16. Тел: (+992) 988-38-21-88. E-mail: [zuvor1986@list.ru](mailto:zuvor1986@list.ru)

The information about the author: Gulamadshoev Shokirsho Sherzodshoevich,- candidate of philological science, -senior lecturer of the chair of methodology of teaching

foreign languages Kulob state university named after Abuabduulloh Rudaki. Address: Kulob city, S. Safarov 16 street. phone: (+992) 988-38-21-88. E-mail: [zuvor1986@list.ru](mailto:zuvor1986@list.ru)

ТДУ: 811.21/22.-81'373.21.2.

ТКТ: 8.2. (Ш)

Ш-811

## ХУСУСИЯТИ АНТРОПОНИМҲОИ ЭТНОГРАФӢ ВА ЭТНОЛИНГВИСТӢ ДАР ЗАБОНИ ШУҒНОНӢ

Гуламадшоев Ш.Ш.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Яке аз масъалаҳои муҳими илми забоншиносӣ, ин баррасӣ ва таҳқиқот намудани ономастика аз лиҳози этнография ва этнолингвистӣ мебошад, ки ин масъала дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX нақши калидиро бозидааст. Дар натиҷаи инкишофи марҳилаҳои омӯзиши ономастика дар илми забоншиносӣ ба забоншиносон имконоти нав фароҳам овард, ки муҳаққиқон метавонанд ба масъалаҳои этнолингвистӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, муаммоҳо ва гирехҳои таҳқиқнашудаи онро бозкушоянд. Омӯзиш ва таҳқиқ таҳлили осори гузаштагонӣ мо нишон медиҳад, ки санъати номгузорӣ, яъне антропонимия дар илми забоншиносӣ мақоми махсусро ишғол менамояд. Ономастика ба масъалаҳои ном ва номгузорӣ, таърихи тавлид, хосиятҳои ифодакунандаи номҳо ба маънидоди илмӣ онҳо машғул буда, ба қисмҳои таркиби антропонимия (юн. antropos-одам, onoma-ном), этонимия (ethnos-халқ, onoma-ном), топонимия (topos-маҳал, onoma-ном), гидронимия (hidro-об, onoma-ном) ва амсоли инҳо ҷудо кардан мумкин аст. Ономастикаи забонҳои «Бадахшонӣ» дар баробари забони тоҷикӣ сарчашмаи муҳимест оид ба таърихи тамаддуни халқҳои ориёӣ. Баъзе масъалаҳои антропонимияи кӯхистони Бадахшон дар осори мардумшиносии забоншиносони муосир баррасӣ шудаанд.

Дар таҳқиқ таҳлили антропонимҳо ё исмиҳои хоси забони шуғнонӣ олимони машҳури ҷаҳонӣ ва ватанӣ ба монанди В.И. Абаев, С. Абдуллоев, Ҷ. Алимӣ, М.М. Аламшоев, Г.В. Бахвалова, Т.К. Бахтибеков, А.Г. Гафуров, Д. Карамшоев, О.О. Маҳмадҷонов, С.М. Насруддинов, В.А. Никонов, Н. Офаридидаев, А.В. Суперанская, Ш. Хайдаров ва дигарон нақши бузург гузоштаанд.

Антропонимия гурӯҳи онимҳо буда, номи дилхоҳе, ки ба инсон ва ё гурӯҳи одамон мансуб буда, ин истилоҳ аз забони юнонии antropos-одам, onima-ном таркиб ёфтааст. Антропонимика мисли соҳаҳои дигари ономастика усулу роҳҳои гуногуни таҳқиқ дошта, бо илмҳои адабиётшиносӣ, услубшиносӣ, этнография, таърих, география, сотсиология ва психология алоқаманд аст.

Антропонимшинос Д. Карамшоев қайд менамояд, ки «Таҳлили сохт ва қолаби сохтори грамматикӣ масъалаи асосии антропонимия буда, барои аниқ намудани этимологияи қабатҳои семантикии номҳои шахсӣ ба этнографияи он така намуда, дар ин маврид имконият фароҳам ба вучуд меояд» [9, с. 56]. Муайян намудани сохти таркибии грамматикӣ номҳои шахсӣ дар забони шуғнонӣ барои аниқ маълум кардани муносибати таърихан ба ин ё он забондоштаи антропонимҳо барои ба вучуд овардани роҳи усулҳои нави таҳқиқоти номҳои шахсон дар алоҳидагӣ дар номсозии этнографӣ низ дар забони шуғнонӣ маводи муфид медиҳад.

Калимасозӣ воситаи асосии бойшавии таркиби луғавии забон аз нигоҳи этнография мебошад. Ба ин роҳ таркиби луғавӣ бо калимаҳои нав пурра мешавад. Бисёр калимаҳои наवे, ки дар натиҷаи дигаргуниҳои иҷтимоӣ пайдо шудаанд, бо роҳи калимасозӣ ба вучуд омадаанд ва бо сохти грамматикӣ ва қонунҳои дохилии забони шуғнонӣ пурра мувофиқат мекунанд, ки тарзи калимасозӣ ҳам тадриҷан инкишоф ва

такомул меёбанд. Ҳар як навъи калимасозӣ дар марҳилаи худ барои бою пурра шудани таркибӣ луғавии забони шугнонӣ роли калон мебозад.

Номҳо маҳсул тафаккури давраҳои гуногуни инкишофи ҷамъият буда, сарвати маънавӣ, ганҷинаи боэътимоди таъриху маданият ва як ҳиссаи фонди луғавии забони халқ ҳисоб меёбад ва дар шарҳу маънидод, таҳлилу таҳқиқи масъалаҳои гуногуни этимология, калимасозӣ, фонетика, грамматика, этнолингвистика, шевашиносии таърихиву ҳозира ва дигар қисматҳои забоншиносӣ кӯмаки калон мерасонад. Илова бар ин, номҳо тарзи зисту зиндагии мардумро дар замонҳои гуногун, баъзе дигаргуниҳои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маданият онҳоро ҳам акс менамояд. Бесабаб нест, ки дар ҳар даври замон барои соҳибони ном донишмандони олами номҳо, алалхусус таърихи пайдоиш, инкишоф, усулҳои таъбир, дараҷаи истеъмоли худуди интишор, омилҳои номмонӣ ва омилҳои интиҳоби он, номҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ, асрори лақаб, таҳаллус, номҳои мустаор ва ғайра будааст. Ҳамин гуна хусусиятҳои антропонимҳо водор кардааст, ки таҳқиқот намудани як қатор илмҳо (мисли забоншиносӣ, география, этнография ва ғайра) ба омӯзиши таҳқиқи масъалаҳои ҷудогонаи антропонимия камар баста ва дар як муддати кӯтоҳ барои пешрафти ономастика ҳиссаи арзанда гузоштаанд.

Мо низ ба ин ҷанбаи бою ғании хусусияти этнографияи антропонимия назар афканда, барои баъзе муаммоҳои антропонимия дар забони шугнонӣ равшанӣ меандозем.

Дар мавриди баррасии таркиби фонди луғавии антропонимҳои забони шугнонӣ ба чунин натиҷагирӣ омадан мумкин аст, ки системаи этнографияи антропонимҳои забони шугнонӣ на танҳо ба шарофати номҳои хос, балки аз дигар забонҳо низ сарчашма гирифтааст. Дар асоси мавҷудияти ин сарчашма дар таркиби антропонимҳои забони шугнонӣ аз рӯи пайдоиш ба манбаи луғавии антропоними забони шугнонӣ як ҷанбаи арзишманди илмиро дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX боқӣ гузоштааст.

Антропонимҳои забони шугнониро аз рӯи пайдоишашон ба антропонимҳои маҳаллӣ, макон ва этнография ҷудо кардан мумкин аст. Дар таҳқиқоти таърихи инсоният далелҳои муҳими илмӣ маҳфуз нигоҳ дошта шудаанд, ки ба асри санг тааллуқ доранд. Муҳаққиқони таърихӣ инсоният низ дар натиҷаи омӯзиши муқоисавӣ ва типологӣ маълумотҳои замони гузаштаи инсониятро гирд овардаанд, ки далелҳои зиндагӣ ва табақҳои башарият дар бисёр халқҳои Австралия, Зеландияи Нав ва Африка то ҳанӯз бо номҳои лақабҳои асри санг вучуд дошта, муҳаққиқон ба чунин хулоса меоянд, ки аз ҷиҳати дараҷаи тараққиёти ҷамъиятии худ ҳанӯз дар давраи аввали тараққиёти ҷамъият антропонимия нуфуз доштааст.

Автохтонҳои Австралия, ки дар марҳилаи рушди номшиносӣ қарор дошта, дар давраи санг номгузорию ҳамчун иди махсус қабул карда, ин як маросими мураккаб барои онҳо дар ҳамон давра доништа мешавад.

Муҳаққиқон ҳангоми омӯзиши ин расму оинҳо тахмин месозанд, ки гузоштани ном метавонист ҳатто пештар, аз 50-20 ҳазор соли пеш аз мелод нуфузи маънавӣ нуҳуфтааст, ки дар давраи санги қадим ба вучуд омада бошад. Дар баробари ин чунин фикр баён мешавад, ки аниқтар муайян кардани намуди номи шахс имконнопазир аст. Дар баробари ин, инчунин тахмин менамояд, ки номҳои аввал бо исмҳои шахсии муосир ягон умумият надошта, аз ҷиҳати мазмун ба таҳаллусҳо ба қадри кофӣ наздик омада, вобаста ба шароит тағйир ёфта, хусусияти муваққатӣ доштаанд.

Вақти дақиқи пайдоиши номи шахс ғайриимкон аст, гарчанде ки тахмин карда мешавад, ки он метавонад дар баробари суханронии баён фикри таҳқиқотӣ пайдо кунанд.

Донишмандон бар он назаранд, ки омӯзиши номҳои тоисломӣ ва пеш аз он бархе аз мардумон метавонанд дар ташаккули андешаи муайяне дар ин масъала сахм гузорад ва метавонад барои муҳаққиқон дар таърихи антропонимияи забони шугнонӣ сарчашмаи ғанӣ бошад.

Муқоиса бо номшиносии Фирдавсӣ «Шоҳнома» дар рисолаҳои Майнушов ва Сомон, ки махсус ба омӯзиши шеърӣ ин достони оламшумул бахшида шудаанд ва

мақолаи Ш.Ҳайдаров ва рисолаи илмии О.Қосимов, дар луғати «Фарҳангии «Шоҳнома»-и Ҳусайн Шаҳидии Мозандаронӣ ва дигар муҳаққиқони эронӣ ва дигар сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки дар антропонимияи забони шугнонӣ номҳое, ки аз сарчашмаи этнографияи бостонии эронӣ сарчашма мегиранд, то кунун маҳфуз мебошанд.

Ҳамчун номҳои хоси қаҳрамонҳои мусбат, махсусан, дар дostonҳои қаҳрамононаи Фирдавсӣ «Шоҳнома» онҳо дар байни халқҳои бадахшонизабон васеъ ифода ёфтаанд. Номҳои қадимии зерин васеъ истифода мешаванд. Масалан: *Kubot, Kaykubōt, Kowus, Kaykowus, Fariddun, Isfandiyōr. Šopur. Rustam, Ristam, Su(h)rob* ва ғ. Дар асоси баъзе номҳои номбаршуда, номҳои шахсӣ як навъи мураккаб сохта шудаанд: *Šo(h)qubōd, Šo(h)qubōt, Rustambēk, Su(h)robšō Faraiiddūnšō*.

*Ardašīr ē Ardašēr* «*хабару хуш*» (номҳои подшоҳони хонадони Сосониён) мансуб буда, дар забони шугнонӣ низ васеъ паҳн гардидааст.

*Bahrom* - "*зафар*" ё "*равондани рӯҳи бад Ври тпу*",

*Doro (h)* - "«соҳиби некӯ»»,

*Ĵamšēd-* (*Йима khsheita* эронии қадим) *Йимаи дурахшон*" ||, маънои маҷозӣ "бузург, доно";

*Īraĵ, Eraĵ*, "ориёӣ",

*Kaykōwus* "оғои Kawus",

*Kaykubōd* - "ҳокими Kubād",

*Manizā, Manuchēr* "аз қабилаи Manu",

*Narimōn* - "часур"

*Parviz-*"ғолиб",

*Perūz-* "ғолиб, хушбахт"

*Siyōwus* - "савораи сиёҳ",

*Takhminā*– «антропонимӣ, олиҷаноб»,

*Faromūz* аз *Farōmarz-* «кишвари азим, давлати бузург»,

*Farangīs* - "дӯстдоштаи умумӣ, зебой",

*Faridun* - тахминан «бузург, тавоно», эҳтимол аз реша

*Far* "нур, антропонимия" + *dun* "чаҳон, замин, коинот"),

*Farod* - "фаҳмо, оқил"

*Xuršēd* - "офтоби дурахшон",

*Xusrāw* - "чалол", афш.; "сухани хуб"

Бисёре аз ин номҳо то ҳол дар гузоштани номҳои фарзандон дар забони шугнонӣ васеъ истифода мешаванд.

Дар таърихи инкишоф ва ташаккули антропонимҳои бисёр халқҳо аз рӯи усули ташаккули таърихӣ баъзе хусусиятҳои этнографӣ дорад, ки он пеш аз ҳама дар мазмуни маънӣ, инъикоскунандаи хусусиятҳои этнолингвистӣ, гурӯҳҳои номҳои шахсии забони шугнонӣ зуҳур меёбад.

Вобаста ба ин, бояд таъкид кард, ки дар чунин номнависии муосир дар заминаи антропонимияи бостон, дар низоми номгузорӣ номҳо басо сермаҳсул буда, маънояш дар асоси исмҳое, ки табақабандии иҷтимоии чомеаро ифода мекунанд, асос ёфтаанд: *Dorō, Kaykowus, Kaykubōd* ва ғ.

Исмҳои шахсӣ нуктаи назари идеологии як забони модариро ифода мекунад, ки дар интиҳоби исмҳои одамон ба таври васеъ инъикос ёфтааст. Бо инъикоси парастии табиати обу бод, оташ, моҳ, офтоб ва ғайра, ки махсусан дар байни халқҳои шарқ маъруфанд ва осори онҳо то ҳол дар ёди мардум боқӣ мондааст, номҳои шахсӣ аз асоси ин номҳо дар забони шугнонӣ сарчашма гирифтааст.

Ин аст, ки вожаи *mō*, «мо, моҳ» чӯзӣ таркибии бисёре аз номҳои шахсии забони шугнонӣ аст, масалан, *Moparē-* "пораи моҳ", *Moparī-* "пери моҳвора, зебой", *Morū-* "моҳрӯ" ва ғайра. Зеро дар забони шугнонӣ ба антропонимияи сеҳрокии мо ва моҳ эътиқод доштанд. Дар антропонимияи забони шугнонӣ Мб ва дар забони тоҷикӣ "Моҳ"-и тоҷикӣ чӯзӣ антропонимҳои зан тааллуқ дорад.

*Xuršēd* - номи Офтоб аз замонҳои қадим дар байни бисёре аз мардуми шугнонӣ як шева барои номгузориҳои кӯдакон шудааст. Дар ин бора матни Авесто (*Xwarē xšetā* > *Xwarē* 'офтоб' + *xšetā* 'дурахшон') гувоҳӣ медиҳад. Ба ин нуқта муҳаққиқи маъруфи номшиносӣ тоҷик А. Гафуров ишора мекунад [8, с. 56]. *Xuršēd* ҳамчун номи шахс хеле маъмул аст, аз ҷумла дар антропонимияи забони шугнонӣ ва бо номи *Xuršēdā* дар исми зан вохӯрд.

Бояд гуфт, ки ҷузъи *xšetā* дар дигар исмҳои шахсии забони шугнонӣ ба сифати форманти антропонимсоз ба назар мерасад: *Ĵamšēd, Xuršedā, Šamšēd, Šam, Šamsidin, Šamigul, Šamafrýz*. Махсулнокии ин ҷузъро дар ташаккули исмҳои шахсӣ чихати диахронӣ низ Ш. Ҳайдаров нишон медиҳад [17, с. 57].

Таърихан ба хусусияти антропонимияи *Mitrā* назар намоем он аз решаи ин калима аз забони эронӣ ва забонҳои ҳиндуаврупой пайдо шуда, ба маънои офтоб ҷузъи *Mēr* дар бар мегирад, ки дар номҳои аслии забони шугнонӣ барҷаста мебошад. *Merubōn, Merī, Merinōz, Merinissō, Merinigōr, Merbōnu, Merimō, Merafrýz, Merangēz, Meridin, Merob*.

Дар бораи номи *Mitrā* Ш. Ҳайдаров ва А.Г. Гафуров қайд мекунанд, ки он ба номи худи забонҳои эронӣ ва ҳиндуаврупой мутааллиқ аст. Маҳфузи сермаъноии ин исм бо хусусияти антропонимияи пирузӣ, нур, дӯстиву ишқ, ниғаҳбонӣ ва садоқат маҳсуб мешуд. Дар маҷмӯъ, он хуршедро таҷассум мекард, ки дар байни халқҳои ҳиндуаврупой дар ибтидои мавҷудияти худ парвариш карда мешуд, ки то кунун эронӣҳо ва ҳинду ориёӣҳо то ҳол дар ҷомеаи номи *Mitrā*-ро эҳтиром мекунанд. Ин оине аст, ки бо ӯ алоқаманд буд, баъдтар дар тамоми ҷаҳони қадим паҳн шуда, халқҳои зиёдеро фаро гирифт, паҳншавии он то андозае бо империяи Рим алоқаманд буд. Дар худи Рим *Mitrā* тадриҷан Юпитерро ба як сӯи баланд дар таҷассуми номи илоҳи «Худо» низ асос ёфтааст.

Тавре Ш. Ҳайдаров қайд мекунад, дар феҳристи исмҳои мардон вожаи «*mehr*» хеле кам вомахӯрад, ба номҳои шахсии мард танҳо *Merōn, Meronjōn, Merubōn* ва *Merobā* тааллуқ доранд [16, с. 57-58]. Аммо аз рӯи таҳқиқоти ба дасти мо расида, ин ном дар забони шугнонӣ маҳбубияти худро дошта, бо суффиксҳо ва префиксҳо хеле васеъ истифода мешавад. Масалан: *Merob, Merobšō, Meridin, Merdil, Merubōn* ва ғ.

Дар антропонимҳои номбаршуда, пеш аз ҳама, номҳои умумии забони шугнонӣ оварда шудаанд, ки мероси тамоми халқҳо мансуб ба антропонимия ҳастанд, ки дар замони мо васеъ истифода мешаванд.

Ба номҳои хоси забони шугнонӣ, ки дар заминаи забонҳои бадахшонии ҳозира этимологӣ шудаанд, аз ҷумлаи *Rušt, Ğalčabēk va Bizarwδēj*, ки Додхудо Карамшоев ва Тӯйҷӣ Бахтибеков зикр кардаанд, дохил мешаванд, ки муддати тӯлонӣ истифода нашудаанд.

Дар натиҷаи мушаххасоти этнография ва этнолингвистии антропонимияи забони шугнонӣ, мо тавонистем як силсилаи номҳои хоси забони шугнониро муайян кунем, ки аз рӯи аслии худ ба номҳои маҳал тааллуқ доранд: *Baris; Barsidēj, Barzūd; Barsemēj; Bartangēj; Basidēj; Bobiš; Bobik, Badaxšōn, Badaxšŷn, Banafšā, Bunafšā, Bejōdā, Basidēj, Bartangēj, Durmančā, Darmoraxtēj, Dadmoraxtāk, Čarǰemāk, Čarǰemēj, Xaraǰēj, Xoǰdaraǰē, Xubik, Xūbŷn, Xūbŷnšō, Xufēj, Xŷfej, Xuŷnŷnī, Ğundēj, Xizēj, Xŷandēj, Airzidēj, Xufēj, Xŷyōnef, Wamdej*.

Антропонимҳои зикршуда, асосан фосилаҳои суффиксиалии микропонимҳо мебошанд, вале дар ҳолатҳои кам, номҳои маҳал бидуни ягон тағйирот метавонанд ҳамчун номи шахсии мардона баромад кунанд: *Darmoraxt, Wanj, Waxŷn, Pomer, Badaxšŷn, Ğorŷn, Barzūd, Barsem* ва ғ.

Маводҳои мо инчунин номҳои гидроним дар забони шугнонӣ васеъ маъмул ҳастанд, ба амсоли *Elbōn, Yelbŷn, Yelbōn*.

*Elbōn* занона ва *Yelbŷn va Yelbōn* мардона аз *el/yel* он сохта шудаанд.

*Elbōn* занона ва мардона *Yelbŷn va Yelbōn* аз el/yel "сахро" ва формантҳои -bŷn, -bōn (ба тоҷикӣ -бон бо маънои "посбон, ниғаҳбон") сохта шуда, ба маънои аслии "муҳофиз/муҳофизи сахро" аст.

*Gulbŷn* (шугн. *gul* «гул» + шугн. *buz* –суффикси исмӣ буда, мутааллиқ ба чинсӣ мард аз *puz* «писар» гирифта шудааст), *Ganĵej* (шугн. *ganĵ* «ганҷ», шугн. *ganĵ* «ширӣ, маҳсулоти ширӣ»), *Puzĭk* (шугн. *puz* «писар» +*ĭk* – суффикси пайвасткунандаи дилнишинӣ “муҳаббатомез”), *Ĵuščĕk* (шугн. *Ĵušč* «чав» +*ĕk*- суффикси пайвасткунандаи дилнишинӣ), *Zardĕk* (шугн. *zardĕk* «сабзӣ»), *Žirĕk* (шугн. *žir* «санг»), *Ruštĕk* (шугн. *rušt* «сурх»), *Pizĕk, Pizĭk* (шугн. *pizur* «камтар, ноболиғ»), *Savžĕn* (шугн. *savz* «сабз»), *Xuščĕk, Xuščĕn* (шугн. *xušč* «хушбахтӣ»), *Munĕk* (шугн. *mun* «себ»).

Луғати аслии забонҳои бадахшонӣ низ як қисми муайяни номҳои шахсии занро ташкил медиҳад. Масалан: *Gulbiž* (шугн. *gul* гул, ш.- *biž* суффикси хурд буда, мутааллиқ ба чинси зан), *Yāxbiž* (шугн. *yāx* хоҳар), *Zariž* (шугн. *zariž* «кабк», *Čaxĭk* (шугн. *čax* «парранда»), *Munĭk*, (шугн. *mun* «себак»), *Čaxmā, Čaxmagul* (шугн. *čaxmā* «чашма»).

Мо низ моил ҳастем, ки номҳои мушаххаси шахсонеро, ки дар заминаи вожаҳои забонҳои тоҷикӣ, арабӣ ва ӯ аз дигар забонҳо ба забони шугнонӣ интиқол ёфтаанд, метавон дар ҳамин минтақа вохӯрд, монанди *Ofaridā, Soĵidā, Vanušč, Bodilā, Wasilā, Alimā, Validōd, Waraqā, Wafobĕk, Šogŷn, Šogŷnĭ, Xogŷn, Šogŷnbĕk Mardinā, Mardĕn, Mardinabĕk, Mardŷn, Mardŷnšč, Marodĕk, Qaladōr, Guldarbōg, Korwōn, Korwŷn, Pewistā*.

Тавре маълум аст, аз ҳисоби вожаҳои забонҳои дигар ғанӣ гардонидани захираи луғавии забон – натиҷаи умумии ҳамкориҳои халқу миллатҳои гуногун дар заминаи муносибатҳои сиёсӣ, тичоратӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ падидаи омадаанд.

Этнографияи адабиётро ҳамчун унсури забон ӯ забоншиносиро дар назар дошт, ки этнолингвистикаи он дар натиҷаи робитаҳои забонӣ ӯ ҷараёнҳои интиқоли унсурҳои забонӣ, аз як забон ба забони дигар гузаронида шудаанд, фаро гирифта, маҳз яке аз хусусиятҳои фонди луғавии антропонимияи забони шугнонӣ дар ҳамин шакл дида мешавад.

Ба ғайр аз фонди луғавии аслии забони шугнонӣ он бо исмҳои шахсӣ этнолингвистӣ ва этнографӣ хеле бой ва рангин мебошад.

Зери вожаи исмҳои шахсӣ дар ин таҳқиқоти мақолаи мо воҳиди забони хориҷӣ-воҳиди луғавӣ, морфема, аз ҷумлаи шаклҳои аффиксоидиро, ки аз забонҳои дигар ба забони шугнонӣ гузаштаанд, баррасӣ кардем.

Омӯзиши қонунҳои системавии сохтори ташаккули антропонимияро А.В. Суперанская ба яке аз хислатҳои асосии исмҳои шахсӣ ишора мекунад: «Исмҳои хос нисбат ба исмҳои маъмул аз як забон ба забони дигар гузаштан осонтар ва бештар аст. Қисми зиёди номҳои хоси ҳар як забон номҳо мебошанд, ки бо ин ӯ он тарз мутобик карда шудаанд» [14, с. 4].

Масъалаи бартарияти номҳои шахсии воридшуда дар системаи антропонимияи забонҳои гуногун В. Никонов таъкид намуда, қайд мекунад, ки «...категорияи калимаҳоро метавон номбар кард, ки дар забонҳои муосир бо номҳои шахсӣ, ки аз забони дигар ворид гардида, дар забоншиносии дигар тафовути худро доранд ва ба этнографияи ҳамон забон интиқол дод». [12, с. 6-12]. Чунин равандро дар низоми номҳои шахсии забони шугнонӣ низ мушоҳида мешавад, ки таркиби он бо ҷалби номҳои шахсӣ аз забонҳои муошират таҳия шудаанд.

Муносибатҳои мутақобила таъсиротро дар раванди робитаҳои зиндаи забонӣ ба вуҷуд меоянд, ки дар таърихи ҳамаи халқҳо табиист. Ба вуҷуд омадани вожа ӯ унсурҳои лексикӣ марҳилаи ибтидоии воридшудаи номҳои таҷҷоии этнографӣ дар забони шугнонӣ мебошад. Хусусияти этнографияи антропонимҳои забони шугнонӣ аз забонҳои дигар ба он фарқ менамояд, ки он ба шакли вобастагардидаи этнолингвистикаи худ саҳт алоқаманд буда, шакли тасвирии номҳо бо мафҳуми забонҳои дигар низ вобаста мебошад. Дар доираи ин мафҳум аз ҷониби антропонимшиноси тоҷик А. Ғафуров дар таҳлили тафриқа ва каму беш асоснок



намудани исмҳои хоси шарқӣ, лақабҳо ва унвонҳо дар забонҳои арабӣ, тоҷикӣ ва туркӣ дар монографияи худ «Ном ва таърих» муфассал дарҷ намудааст [7, с. 220].

Воқеиятҳои таърихию-хронологии забони шугнонӣ ба таърихи забони модарӣ ва фарҳанги номшиносӣ зич алоқаманд ҳаст, ки ин барои ташаккули антропонимияи забони шугнонӣ аҳамияти калидӣ дорад.

Ҳамаи ин далелҳо ба ташаккули антропонимия таъсири назаррас расонида, то андозае боиси тағйироти кулӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёт, аз ҷумла антропонимия гардида, дар ин самт ташаккули таркиби антропонимияи забони шугнонӣ дар таъсири назарраси ҳодисаҳо сурат гирифтааст.

Адабиёт:

1. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка / В.И. Абаев. - Т.1. - М.; -Л.: Наука, 1958. - 655 с.

2. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка / В.И. Абаев. - Т.2. - М.: Наука, 1973. - 448 с.

3. Абдуллоев С. Ономастика «Фарсنامه» Ибна ал-Балхи / С. Абдуллоев / АКД. - Душанбе. - 2009. - 22 с.

4. Аламшоев М.М. Лексико-семантическое образование этнографических слов шугнанского языка (на материале шахдаринского говора) / М.М. Аламшоев // Языки и этнография «Крыши мира». СП (6), 2005. - С.7-11.

5. Бахвалова Г.В. Семантические и функциональные особенности некалендарных имён // Проблемы русской ономастики / Г.В. Бахвалова. - Волгоград, 1985. - С. 52-54.

6. Бахтибеков Т.К. Семантико-грамматические особенности шугнанской антропонимии // Иранское языкознание / Т.К. Бахтибеков. - М.: Наука, 1985. - С. 86-88.

7. Гафуров А.Г. Имя и история: Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков: Словарь / А.Г. Гафуров. - М.: Наука, 1987. - 220 с.

8. Гафуров А.Г. Рассказы об именах / А.Г. Гафуров. - Душанбе.: Ирфон, 1968. - 140 с.

9. Карамшоев Д. Словарь памирский личных имен. Том 5 / Д. Карамшоев. - Душанбе.: Дониш, 2015. - 361 с.

10. Маҳмадҷонов О.О. Баррасиҳо дар номшиносии тоҷик / О.О Маҳмадҷонов. - Душанбе.: Деваштич, 2004. - 84 с.

11. Насруддинов, С.М. Сопоставительный анализ антропонимов таджикского и английского языков / С.М. Насруддинов. - Душанбе.: Ирфон, 2014. -180 с.

12. Никонов В.А. Русская адаптация иноязычных личных имен // Антропонимика / В.А. Никонов. - М.: Наука, 1970. - С. 75-83.

13. Офаридаев Н. Асрори олами номҳо /Н. Офаридаев // Садои Шарк. - 1985. - №1. -С. 2-8.

14. Суперанская А.В. Структура имени собственного /А.В. Суперанская// - М.: Наука, 1969. - 207 с.

15. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного / А.В. Суперанская// - М.: Наука, 1973. - 165 с.

16. Хайдаров Ш. Антропонимия таджиков Северо-Западной части Ферганской долины / Ш. Хайдаров. - Душанбе.: Дониш, 1991. - С. 112-113.

17. Ҳайдаров Ш. Нақши забонҳои бостонӣ/ Ш.Ҳайдаров // Садои Шарк. - 1982. - ИЗ. - С. 57.

### **ХУСУСИЯТИ АНТРОПОНИМҲОИ ЭТНОГРАФӢ ВА ЭТНОЛИНГВИСТӢ ДАР ЗАБОНИ ШУГНОНӢ**

Натиҷаи таҳқиқот дар мақолаи мазкур ба он равона гардид, ки дар он хусусиятҳои антропонимияи этнографӣ ва этнолингвистӣ дар забони шугнонӣ натиҷагирӣ гардидааст. Натиҷаи ниҳонии таҳқиқот дар илми забоншиносӣ буда, дар самти муайян намудани хусусияти этнографӣ антропонимҳои забони шугнонӣ мушаххас гардидааст, қайд кардан бамаврид ҳаст, ки антропонимияи забони шугнонӣ як ҷанбаи илми забоншиносӣ буда, дар ташаккули рушди ҷанбаҳои этнографӣ ва

этнолингвистикии сохтори семантикии номҳои шахсӣ аз лиҳози вазифаҳои грамматикӣ-функционалӣ низ муайян гардидаанд.

Гузариши таҳқиқоти этнографии номҳои шахсӣ барои тавсифи хусусиятҳои хоси антропонимии забони шугнонӣ як маводи бозтасод дар илми забоншиносӣ мебошад.

Натиҷаи антропонимҳои муосири забони шугнонӣ муайян кардаанд, ки эҷодиёти чандинасраи мардум буда, ҳамчунин падидаи он аз забоншиносии умумии эронӣ низ сарчашма гирифтааст, ки қисме зиёда аз ин антропонимҳо падидаи забони шугнонӣ мебошанд. Аммо дар таърихи ташаккул антропонимии забони шугнонӣ пайдо шуда, ҳамчун дар риштаи ҳуҷҷатӣ мақоми камро дар раванди маҳзанҳо инъикос ёфтааст, ки минбаъд антропонимии забони шугнонӣ ба таҳқиқоти бештар ниёз дорад.

**Калидвожаҳо:** хусусият, этнография, этнолингвистика, забони шугнонӣ, таърихӣ, номҳои шахс, суффикс, луғавӣ, система, сохтор, ташаккул, вожа, забони тоҷикӣ, антропонимия, забони эронӣ.

### ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АНТРОПОНИМОВ В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Результат исследования в данной статье был сосредоточен на этнографических и этнолингвистических особенностях в шугнанского языка. Обобщая результаты проведенного исследования лингвистических особенностей антропонимической системы шугнанского языка, следует отметить, что шугнанская антропонимия системно строго этнографических и этнолингвистических организована, что проявляется в четком структурном и семантическом объединении личных имен, представляя собой сложную семантическую, грамматическую и функциональную структуру.

Проведение исследования этнографических личных имен предоставляет достоверный материал для характеристики специфических особенностей антропонимии шугнанского языка.

**Современные** шугнанские *антропонимы*-результат многовекового народного творчества и своеобразное продолжение как общеиранской и *собственно* шугнанской антропонимии. Однако история становления шугнанской антропонимии как процесс в документально зафиксированных источниках освещена скудно.

**Ключевые слова:** характеристика, этнография, этнолингвистика, шугнанский язык, исторические, личные имена, суффикс, лексика, система, структура, образование, слово, таджикский язык, антропонимия, иранский язык.

### CHARACTERISTICS OF THE ETHNOGRAPHIC AND ETHNOLINGUISTIC OF ANTHROPONYMES IN SHUGNAN LANGUAGE

The result of the researching in this article was focused on the ethnographic and ethnolinguistic features of the Shugnan language. The final result of the researching is focused on the science of linguistics, and it is specified in the direction of determining the systematic nature of the anthroponyms of the grammatical and functional in Shugnan language.

The conducting of the researching ethnographic of personal names to describe the specific anthroponymic features in Shugnan language is a reliable material in linguistic science.

The result of the modern anthroponyms of Shugnan language has determined, that this is the result of centuries of people's creativity, also its phenomenon originated from general Iranian linguistics, and most of these anthroponyms are a phenomenon of Shugnan language. and it is a kind of continuation for the documentation of the anthroponymics in Shugnan language.

**Keywords:** characteristic, ethnography, ethnolinguistics, Shugnan language, historical, personal names, suffix, vocabulary, system, structure, formation, word, Tajik language, anthroponymy, Iranian language.

**Маълумот оид ба муаллиф:** Гуламадшоев Шокиршо Шерзодшоевич,- номзоди илмҳои филологӣ, саромӯзгори кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷии

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С. Сафаров 16. Тел: (+992) 988-38-21-88. E-mail: [zuvor1986@list.ru](mailto:zuvor1986@list.ru)

**Сведения об авторе:** Гуламадшоев Шокиршо Шерзодшоевич,- кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры методики преподавания иностранных языков, Кулябского государственного университета имени А. Рудаки. Адрес: г. Куляб, ул. С. Сафаров 16. Тел: (+992) 988-38-21-88. E-mail: [zuvor1986@list.ru](mailto:zuvor1986@list.ru)

**The information about the author:** Gulamadshoev Shokirsho Sherzodshoevich,- candidate of philological science, -senior lecturer of the chair of methodology of teaching foreign languages Kulob state university named after Abuabdulloh Rudaki. Address: Kulob city, S. Safarov 16 street. phone: (+992) 988-38-21-88. E-mail: [zuvor1986@list.ru](mailto:zuvor1986@list.ru)

ТДУ: 81'22.003

ТКТ: 83.4 З.

З - 18

## ТАҶАССУМИ МАСЪАЛАҲОИ ИҶТИМӢ – АХЛОҚӢ ДАР РОМАНИ «ИШҚИ САРХӢР»-И ҚАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО

Зулфиев Г.Н.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Аҳли илму адаб ва хонандаи хушзавқи тоҷик кайҳо боз аз таровати чакидаҳои хомаи Нависандаи халқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи адабии ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, устоди сермаҳсул Қароматуллоҳи Мирзо лаззати манавӣ мебардоранд. Аз қадамҳои нахустин ба олами бекарони адабиёт устод Қароматуллоҳи Мирзо сари мавзуоти иҷтимоиву ахлоқӣ – яъне тасвири ҷаҳони маънавии инсонҳо андешаронӣ менамояд. Аз ин ҷост, ки ҳар як офаридаи адабии ӯ хонандаи зиёд ва мунаққидонеро чун Аълоҳон Афсаҳзод [1, с.12], Худой Шариф [11, с.6], Атахон Сайфуллоев [7, с.4], Асадулло Сайфуллоев [8, с.7], Абдучаббор Раҳмонзода [6, с.2] ва ғайраро ба худ ҷалб намудааст.

Ҷавҳари адабиёти пурғановати халқи тоҷикро аз замони пайдоиш то имрӯз ҷӣ дар назм ва ҷӣ дар наср тасвири ҳаёти воқеии инсоният ва ҳодисаву воқеаҳои ба сари ӯ омада ташкил медиҳад [3, с.8]. Ин масъала ба ҳамагон маълум аст.

Таълифоти нависанда Қароматуллоҳи Мирзо низ аз ибтидои фаъолияти эҷодӣ то кунун фарогири ҳамин ғоя мебошад, вале тарзи тасвир, баёни фикр, гузориши масъала, сохтмони сюжет ва инъикоси реалистонаи ҷараёни воқеот дар навиштаҳои ба нависанда имкон додааст, ки дар миёни аҳли илму адаби кишвар ҳаводор ва муҳаққиқ дошта бошад. «Агар асарҳои аввалини Қароматуллоҳи Мирзо бо осори охири ӯ дар муқоиса санҷида шаванд, хоҳед дид, ки вай аз як аср то асари дигар аз ҷиҳати тақомули маҳорати нависандагӣ ҳунари хешро сайқал додаст...» [2, с.22]. Чунин тақомул ва мӯъҷазии баёну шевоии калом дар романи тозаҷодии адиб – «Ишқи Сархӯр» рӯйи қор омадааст, ки нашриёти миллии адабии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон «Садои Шарқ» дар шумораи №2, соли 2020 онро аз ҷоп баровард.

Роман чун дигар таълифоти нависанда аз тасвири воқеъбинонаи ҳаёти иҷтимоии ҷомеаи имрӯзаи мо ҳикоят мекунад. «Ишқи Сархӯр» - чунин ном гирифтааст романи нависанда. Хонандаи огоҳ ба чунин тарзи номгузори асарҳо аз ҷониби Қароматуллоҳи Мирзо шинос аст, чаро ки номҳои рамзии «Дарди ишқ», «Дар орзуи падар», «Модари бачакӯш» барин ифодаҳо дар эҷодиёти нависанда кайҳо боз таваҷҷуҳи муҳлисони каломии волояшро ҷалб кардааст. Ин навбат ҳам, зеро ибораи «Ишқи Сархӯр» нависанда мочароии зиндагии одамони касбу қори гуногунро дар давру замони мухталиф ба риштаи тасвири бадеӣ гирифтааст.

Роман аз лиҳози фарогирии мазмун ва мундариҷа романи сирф милли-иҷтимоист. Амалу ҳаракоти қаҳрамонон ва персонажҳои асосиву лаҳзавӣ бардошт аз ҳаёти ҳаррӯзаи мо мебошанд.

Хати сюжети асарро аз як тараф сарнавишти ҷавонони булҳавасу худписанд ва маккору ноогоҳ ва аз тарафи дигар рӯзгори як ҷавони заҳматписанду меҳнаткаш, ки бо арақи чабин ва обилаи кафи даст рӯзу рӯзгор мегузаронад, ташкил медиҳад. Тамоми ҳодисоту воқеоти сюжети роман аз инҷо сарчашма мегирад, ки ба никоҳи Лутфия бо холабачааш – Фаҳрӣ Қарори Ҳукумат дар бораи никоҳи хешутаборӣ ва модари Лутфия – Меҳринисо бо чунин ҳаёлот «Фарзандон бачагӣ мекунад, соз намегиранд, калонсолон ҷанҷол, дилсиёҳӣ» [5, с.8] зид баромадаанд. Баъди чунин хулосаҳо Лутфия дар сар ҳавову ҳаваси Фаҳрӣ ҷои он ки аз рӯйи ақли солим ва ҳамчун як фарди огоҳ фикру хулосабарорӣ кунад, Фаҳриро маҷбур месозад, ки савганди садоқату вафодорӣ хӯрда, бо ҳам даст ба худкушӣ зананд. Беҳабар аз он, ки дар дили Фаҳрӣ ба ҷуз Лутфия боз духтари «талбидаю харидаи вазир» – Мӯниса низ маъво дорад. Ба ин лавҳа рӯ меорем «Баъде, ки Лутфия Фаҳриро то паси дарвоза гуселонад, Мӯниса ўро соҳиб, онҳо боз бо ҳам» [5, с.9].

Образи Фаҳрӣ намунаи хулқу атвори ҷавононе мебошад, ки дар аҳду вафои хеш ноустувор ва ба ҷуз маишату хушгузаронӣ барои онҳо чизи муқаддасе вучуд надорад. Бо вучуди он, ки Лутфия духтари холааш буд, дар як маҳалла зиндагӣ мекарданд ва Лутфия аз миёни тамоми ҷавонони ноҳия танҳо ба Фаҳрӣ дил баста буд ва ўро дӯст медошт, вафо накард. Аз тасвири нависанда Фаҳрӣ ҷавони хушсурату ба сару либосаш аҳамият медодагӣ, вале дар тиннат нопоку ваъдахилоф, сари ҳар қадам ба духтарон ваъдаи вафо дода, қасами садоқат меҳӯрд ва дар аввалин фурсат аз онҳо рӯй гардонда, ба дунболи дигаре меравад. Ин хислати Фаҳрӣ як нав шабоҳат ба хислати Нозимӣ аз романи «Дар орзуи падар» дорад. Нозимӣ низ ҷавони хушқаду қомат ва «Хушрӯ будааст, бамаънӣ» [4, с.13], вале бар акси чехраи «хушрӯ» тиннати зишту рафтори ғайриахлоқӣ доштааст, ки ин чиҳати масъала ҳардуи образҳоро ба ҳам саҳт тавъам намуздааст.

Мақсади зиндагиаш маълум нест, барояш ҳаёт ва муқаддасоти он – ишқу муҳаббат, эҳтирому вафодорӣ арзише надорад. Дар лаҳзаҳои аввал ба духтарон гӯё аз дилу ҷон ошиқ аст, ваъдаҳои болохонадор медиҳад, аҳду паймон мебандад, савганд ёд мекунад, вале дар давоми сайри хати сюжет мебинем, ки ба ҳеҷ қадом як ваъдаҳои додаш на ин ки вафо намекунад, балки онҳоро дар саҳтарин ва душвортарин лаҳзаҳои зиндагӣ бе азоби вичдон раҳо мекунад. Албатта, ин образ типӣ ҷавононеро ифода мекунад, ки мутаассифона, имрӯз дар ҷомеаи мо арзи вучуд доранд. Бадтарин хислати дигари Фаҳрӣ он аст, ки ба эҳсосоти ҷавондухтарон бозӣ мекунад, онҳоро бераҳа карда, дар нимароҳи зиндагӣ раҳо мекунад ва ҳатто эҳсоси пушаймони ҳам накарда, тақдири ояндаи онҳо барояш бетафовут аст. Ин ҳама номардию ноодамӣ дар хислати Фаҳрӣ аз қучо маншаъ гирифтааст?

Ба ҳамагон маълум аст, ки макони парвариш ва ташаккули шахсият оила ва муҳити он мебошад. Аз рафти мутолиаи роман маълум мегардад, ки хонаводае, ки Фаҳрӣ дар он ба дунё омадаву тарбия гирифтааст, муҳити он чандон солим набудааст. Дар ҳоле ки рӯфтани кӯча кори занон аст, падари Фаҳрӣ кӯчарӯбӣ мекардааст ва модараш бошад, нигоҳубини кӯдакони оилаҳои сарватмандро пешаи рӯзгузаронӣ карда, ба тарбияи дурусти фарзанди хеш кам аҳамият медодаанд. Дар ин ҳолат андешае ба вучуд меояд, ки шояд муҳити носолими оила ва вазъи қашшоқонаи зиндагии падару модар ба Фаҳрӣ «дарси ибрат» шуда, ўро бар он водор сохтааст, ки арӯсшавандаҳоро аз оилаҳои сарватманд интиҳоб намояд, то дар оянда аз сармои хешовандони арӯс рӯзу рӯзгор гузаронад.

Паҳлӯи дигар ин масъала аз он иборат аст, ки Фаҳрӣ дар баробари хислатҳои бадаш истеъдоди суҳанварӣ дошт, ки зуд ба дили духтарон роҳ меёфт. Ҳангоми озмуни «Зебосанами сол» дар ноҳия, ки Лутфия ғолиби он мегардад, аз миёни ҷавонони зиёд ў Фаҳриро интиҳоб мекунад. Ҷавоне бо тамасхур – «хуш кардаат ҳамин», гуфта ба ҳоли ў механдад, Лутфия дар ҷавоб мегӯяд: «Шумо бад як чизро намедонед. Худо ба вай забон додааст. забон» [5, с.75]. Ана маҳз ба туфайли ҳамин «истеъдоди худодод» ў дили духтаронро ба даст меовард ва ба бахту саодати онҳо зомин мегардид. Зишттарин намунаи рафтори Фаҳрӣ дар он ифшо мегардад, ки барои куштани Лутфия бо Мӯниса

накша кашида, даст ба гуноҳи азим – одамкушӣ мезанад. Чунин ранг гирифтани қисмати ҷавонони ошиқ дар роман маъноӣ носолимии фикри ҷавонони ҳамзамонро дорад. Аз байн рафтани эҳтироми калонсолон дар миёни ҷавонон, ба суҳанони падару модар гӯш наандохтани онҳо ва дар роҳи расидан ба ишқи худ нодида гирифтани ҳама суннату арзишҳои гузаштагон ҷавонони худписандро ба чунин рӯзҳои нохуш оварда мерасонад.

Дуруст аст, ки дар шароити имрӯза ҷавонон бояд ҷуфти худро мустақилона интихоб намоянд, лекин дар ин ҷо ҳам бояд дар доираи қонун ва албатта розигии волидайн, зеро ки то ҳол наҷудааст, ки падару модар дар пайи бадбахтии фарзандон бошанд. Маҳз ҳамин ҷиҳати харобии маънавияти иддае аз ҷавонони имрӯза дар амалу рафтори Фаҳрӣ, Лутфия ва Мӯниса тасвир ёфта, ҷомеаро водор месозад, ки сари ин масалаҳои то ба ҳол ҳалношудаи ахлоқӣ андеша намуда, бетараф набошем. Ҳамчунин, аз мазмуни асар бармало мегардад, ки Фаҳрӣ ба ҳар духтаре, ки изҳори муҳаббат менамояд, оқибати кори он ба нестӣ ва расвоӣ меанҷомад. Лутфия худро аз ҷарӣ мепартояд, Мӯниса худро дар об ғарқ мекунад, ба Соробегим бошад, баъди овоза шудани ишқи ӯ ба Фаҳрӣ дигар касе хостгор намешавад. Пас, гуфтан ҷоиз аст, ки ишқи Фаҳрӣ ишқи несткунандаи духтарон, ишқи сарсарӣ ва ишқи сархӯр буд. Ба таври дигар гӯем, Фаҳрӣ аз рӯйи номи гузоштаи волидонаш бояд фаҳри оила, фаҳри ҳамсару фарзандон ва фаҳри давру замон мешуд, аммо баракс шарми волидон ва оварандаи иснод ба шаъни эшон шуд.

Аз рӯйи ҳодисаву воқеаҳои роман тамоми кирдорҳои ношоҷи инсонӣ ба образи Фаҳрӣ рабт дорад, вале дар ҳама амалҳои разилонааш танҳо худӣ ӯ гунаҳкор нест. Агар Лутфия ба Қарори Ҳукумат дар бораи никоҳи хешутаборӣ ва норозигии модар ба никоҳи онҳо зид намебаромад ва ё Мӯниса бо вучуди он ки медонист Фаҳрӣ бо Лутфия аҳду паймондоранд, бо ӯ ҳамдаст шуда, касди куштани Лутфияро намекард, ба танҳои аз дасти Фаҳрӣ ҷизе намеомад, ё шояд ҷуръат ҳам ба ин корҳо намекард. Аммо дида мешавад, ки ҳам Лутфия ва ҳам Мӯниса дар амалисозии кирдорҳои ношоҷи Фаҳрӣ мададрасонанд. Ҳамчунин, ҳам Лутфия ва ҳам Мӯниса медонистанд, ки Фаҳрӣ бо ҳардӯяшон аҳду паймони ошиқӣ кардааст, бо вучуди, ин духтарон бар хилофи оини ишқу муҳаббати пок боз бо ӯ буданд ва ҳатто барои чунин инсонӣ паст аз ҷони худ ҳам гузар карданд. Ин маъноӣ онро дорад, ки мутаассифона имрӯз дар миёни қисме аз бонувон – духтарони мо ишқу муҳаббати самимӣ ба маъноӣ томаш аз миён рафта, ҷои онро ҳавову ҳаваси гузаранда гирифтааст. Ба ин мисолҳо таваҷҷуҳ мекунем: «Лутфия аз назди ҷавонон бо кибру ғурур, бо сари баланд гузашта, пеши Фаҳрӣ рафт, дасташро ба гардани ӯ андохт, шарм надошта ӯро бўсид ва гуфт «Фаҳрӣ ман аз онӣ худат» [5, с.75]. Мисоли дигар манзарае, ки дар ғӯристон дар пеши ҷашми Лутфия рӯҳ дод: «-Биё ҷонакам, биё – Мӯниса оғуш кушода ба пешвози Фаҳрӣ қадам монд. Ҳар ду оғуш ба оғуш, бўсобӯс, хандоханд» [5, с.74]. Чунин ранг гирифтани муносибатҳои маҳрамонаи ошиқу маъшуқ дар маърази ом намунаи мутлақӣ беҳаёгӣ ва беиффатӣ ба ҳисоб меравад, ки мутаассифона, имрӯз мо дар ҳаёти воқеӣ мушоҳида мекунем. Тасвири чунин манзараҳо дар роман хушдори нависанда аз костаҷавии ахлоқӣ ҷавонон шаҳодат медиҳад.

Бадбахтии ба сари Лутфияву Мӯниса омада, сабабҳои гуногундоранд - аввалан интихоби нодурусти ҳамсафари оянда, Лутфия духтари яққаву ягонаи падару модар аз оилаи нисбатан доро, илова бар ин, ба Фаҳрӣ духтари хола мешавад. Мӯниса бошад, духтари одами калоншаванда – вазир аз ҷиҳати иҷтимоӣ тамоман ба оилаи Фаҳрино номувофик. Ин номувофиқиро падари Фаҳрӣ медонад ва ба ӯ таъкид мекунад: «... мо кучову духтари вазир кучо, ҳар кас ба вор-вори худаш, ҳар кас поша ҷени курпаи худаш дароз мекунад» [5, с.96]. Дигар сабаб он аст, ки ҳам волидони Лутфия ва ҳам Мӯниса тамоман ба ҳарфи дили духтарони ҷавон гӯш намекунанд ва ҳамчун падару модар ҷиҳати роҳи ҳалли он кӯшиш ҳам намекунанд, дар ин роҳи бепоён ва барои ҷавонони бетачриба норавшан онҳоро ба ҳоли худ, аниқтараш ба панҷаи тақдир ҳавола мекунанд, ки оқибати қорашонро аз хати сужети роман мебинем, ки ба ҷӣ меанҷомад.

Намунаи барҷастаи инсонии заҳматкашу меҳнатдӯст, ранҷкашидаву кавиירוда, ростқавлу фидокор ва часуру далер дар образи Исфандиёр – Сархӯр аз ҷониби нависанда Кароматуллоҳи Мирзо дар асар моҳирона таҷассум гардидааст, ки ақидаи адабиётшинос Асадулло Саъдуллоевро дар хусуси малака ва маҳорати офарандагии адибони адабиёти муосир комил месозад: «Бо вучуди мадду ҷазрҳои рӯзгору тӯфонҳои бемисли ташкилотию инқилобҳои маънавӣ дар адабиёти мо ҳастанд адибоне, ки бо эҷодҳои хеш ба дили муосирини хурду бузургашон хирворе аз муҳаббату накӯкорӣ, ишқи зиндагӣ ва таҳаммулу бурдборӣ ҳада мекунанд» [10, с.2]. Дар ҳақиқат Сархӯр бо хулқу атвори намунавиву ишқи зиёди ба зиндагӣ доштааш бар хилофи рафтори Фаҳрӣ тамоми хислатҳои шоистаро, ки барои як ҷавонмарди ҳақиқӣ лозим аст, дорост.

Аз рӯзе, ки Исфандиёр ба дунё меояд, хонадонашон мотамкада мешавад – аввал падар ва баъди чанд рӯз Фотимаю Зухро хоҳарони қадрасаш вафот мекунанд, аз ин рӯ, ўро Исфандиёр не, балки Сархӯр меноманд, чаро ки ба қавли сокинони маҳалла тифли бепою қадам будааст. «Кӯдаке шуда ӯ, ки баъди таваллудаш ин қадар бесару сомонӣ, саргардонӣ, мотам. Ӯ бепою қадам, сархӯр, ҳатто як-ду зан ўро ба даст гирифтанд нахостанд, ҳазар карданд, гӯё вай беҳосият будааст» [5, с.20]. Бо гузашти айём Сархӯр писаре мешавад, ки модари зору танҳояшро лаҳзае танҳо намонда, мӯнису ғамхораш мешавад ва барои дарёфти кӯти лоямути худ ва модараш новобаста аз синну солаш тамоми қорҳои душвору тоқатфарсои мардумро иҷро намуда, ба ивазаш музд гирифта, назди касе муҳтоҷ намешавад. «Аз рӯзи ногузари чӣ заҳматҳое намекашид. Ҳамсояҳо чи қор мефармуданд, ба по не, ба сар медаванд. Мошин – мошин қор алафи аз саҳро овардаи онҳоро аз кӯча ба қордону болохонаҳояшон мекашонд, ҳезум мешикаст, шоху шаппаҳои дарахтонашонро дарза мебаст, хоқу хокистар мепартофт, ҳавлӣ мерӯфт. Ҳамааш аз баҳри як лаб нон, ё як пайса – ним пайсае, ки аз дар медавард, ба модар меод» [5, с.21]. Аз ин бар меояд, ки на ҳама фарзияҳои мардумӣ асоси воқеӣ доранд, яъне хилофи «сархӯр» гуфтани ҳамсояҳо Исфандиёр на ин ки «сархӯр» балки наҷотдиҳанда мешавад. Пеш аз ҳама, наҷотдиҳандаи модари якқаву танҳояш - Санам, ки ба ғайр аз писари ятимаш дигар қор надошт. «Вай қор қордаву модари ғамзадаро дида. Ғами ўро меҳӯрд. Давраи мактабхонааш расидаю барои таъмини зиндагонии модар медаванд» [5, с.21].

Исфандиёр – Сархӯр тимсоли инсонҳои заҳматкашу ранҷбар, ғамхору ҳалим ва дар навбати худ аз ҳаққу ҳуқуқи худ ҳимоякунанда мебошад. Аз мутолиаи асар баръало эҳсос мешавад, ки нависанда инсонҳои ба қор рост равандаву аз тариқи меҳнати ҳалол рӯзгузаронро ташвиқ мекунад. Ин албата бебабаб нест. Имрӯз кӯчаю бозор ва раставу роҳравҳо пур аз қоронии бекораву бекор, ки ба қавли худашон аз набуди қор қор овори шудаанд ва барои рӯзгузаронӣ даст ба қорҳои ношояму ношоиста мезананд. Илова бар ин, бо қор дуздиву қаллобӣ ва амсоли инҳо «зиндагӣ» мекунанд. Зухури образи Сархӯр давоест ба қорди он ҳама қоронии бекораву бекор.

Моҳияти зиндагии Сархӯр танҳо аз беҳбуд бахшидан ба рӯзгори хеш иборат набуда, балки самти асосии қастии ўро қормаку ғамхорӣ ба дармондагону эҳтиҷмандон ташкил медиҳад, ки бо майлу хоҳиши қор иҷро мекунад. Ҳангоме ки гову ғӯсолаи бобои Назар дар қуллаи кӯҳ мекӯнад, танҳо Сархӯр қоръати ба баландии кӯҳ баромаданро қарда, гову ғӯсоларо бо заҳмати зиёд ба қор мефарорад: «Ангуштонаш дар таги санг мекӯнад. Аз онҳо қор мешорид, аз қорд месӯхт, наафтам гуфта баъзан сангқоро қордангаз қарда, қорбида-қорбидаву қорзида ба гову ғӯсола наздик мерафт» [5, с.26]. Бо қорин азобу машақат Сархӯр гову ғӯсолаи бобои Назарро аз қуллаи қорногузари кӯҳ фароварда, бар ивази қорматаш ғӯсоларо талаб қарда, баъди муқобилиятҳои зиёди бобо Сархӯр қорбидаи ғӯсола мешавад. Қор дигар қорсинфи Сархӯр - Нигора дар қорна, дар қорқи оташ мекӯнад, қордару модар ва қорсояҳо умедашонро аз қорна қордани ӯ мекӯнанд, дар ин қорлат Сархӯр аз қорое пайдо мешавад: «Қорд Нигора қорсинфам дар қорни алов қорнааст?» Об қорсид, сатил – сатил обро ба қораш қорд, қорашро қор тар қорд, онро ба қораш қорна ақиб қорд. «Эй бача, ту қор қор қорна истодаӣ? Қорӯзӣ, қорурӣ», қорни қорашро қорифтанӣ қорданд, аммо вай ба қор қор қорна ба қорна, ба қорни алов қорда қорна... Баъди

лахзае дидем, ки Нигора дар бағал, сар то пой худаш алов, мисли як аловдаста тарафи кӯли об равон шуд». [5, с.27-28]. Дар ин қахрамони нишондодаи Сархӯр хилофи бобои Назар модари Нигора ўро «поку пихил» ба Сархӯр бахшид. Сархӯр бошад, ба ақидаи Асадулло Саъдуллоев: «Инсондӯстӣ неъмат волост ва мо одат кардаем, ки аз худ гузашта ба дигарон бирасем» [9, с.13] оини ҷавонмарди ро пеша карда, ин пешниҳодро қабул намедорад. Чунин амалкарди Сархӯр нишонаи тарбияи баланди маънавий ва ҳислати некӯи инсондӯстонаи ўро нишон медиҳад, ки хонандаро водор бар он месозад, ки инсонии комил бояд барои амали хайр, махсусан начоти ҷони одамӣ талабе надошта бошад, зеро амалҳои неки кардаи мо рӯзе дастгирамон мешаванд. Ҳамин тавр, дигар амали накӯ ва ҷоннисории Сархӯр ин аз вартаи марг раҳонидани Лутфия мебошад, ки бо заҳмати зиёд ва бо чунин азоб: «Қафҳои даст, панҷаҳояш обила заданду хуншор, дарду сӯзишашон беҳисоб. Бандҳоро гирех андохта – гирех андохта вачаб ба вачаб худ ва духтарро боло мекашид» [5, с.36] аз ҳолати нобудӣ раҳой бахшид.

Аз тасвирҳои нависанда нисбат ба образи Исфандиёр - Сархӯр хонандаи огоҳ ба ҳубӣ дарк мекунад, ки Сархӯр дар зиндагӣ ба ғайр аз парвариши тухми накӯӣ дар мазраи қалби хеш дигар доне нақоштааст ва сабаби ҳама муваффақияту бахти баландаш маҳз андешаи некӯ, боварӣ ба ояндаи дурахшони ӯ мебошад. Ин хушбинӣ ва боварӣ ба худ ва ҷасорати шикастнопазираш аст, ки ўро ҳамеша дар ҳар амалу рафтораш муваффақу маҳбуб мегардонад. Накӯандешиву накӯкориҳояш мерос аз модари маъсуму беозораш буда, ки эшон дар зиндагӣ ба ҷуз дарду алам, азобу машаққат чизе надида ва бо вучуди танҳову бекасӣ бо меҳнати ҳалол фарзандашро ба воя расонидааст.

Образи Исфандиёр - Сархӯр сирф образи мусбат аст, тамоми амалкарди ин қахрамон аз огоҳ то анҷоми роман некиву покост. Исфандиёр ном гузоштани қахрамони марказии роман шабеҳи образи Исфандиёри рӯҳинтан аз «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ба назар мерасад. Агар Исфандиёри офаридаи Ҳаким Фирдавсӣ дар майдони ҳарбу зарб обу тоб ёфта баданаш, ба рӯҳ мубаддал гашта бошад, пас Исфандиёри офаридаи устод Кароматуллоҳи Мирзо аз қору заҳмати зиёд ҷиҳати гузаронидани рӯзгори ҳалолу покиза қавиву мустаҳкам гаштааст.

Аз ибтидо то интиҳо романи «Ишқи Сархӯр» фарогири рӯзгори ҳаррӯзаи мо мебошад. Масъалаҳои дарду ранҷи ятимон дар образи Санам, бемеҳриву бемуҳаббатии падароне, ки пас аз марги ҳамсар оиладор мешаванд ва ба тақдири минбаъдаи фарзандони ятимашон аҳамият намедиҳанд - дар образи падари Санам, кирдорҳои ношоиставу рафтори гӯшношуниди иддае аз модарандарон - дар образи Гулрез, мавҷуд будани ҳиссиёти маҳалгарой дар муносибати соқинони деҳаи Сафедоб - бо бобои Ўзбакхоҷа воқеъбинонаву равшан таҷассум ёфтааст. Вале, ин маъноӣ онро надорад, ки роман сар то по аз ифшоӣ камбудиву нуқсонӣ давру замон иборат аст. Дар баробари ба риштаи тасвири бадеӣ кашидани камбудихоӣ замон, ҳамчунин, анъанаҳои неки гузаштагон – гиромӣ доштани насли бузургсол, нексиришту кӯмақрасон ва хайрхоҳ будани халқи тоҷик ба якдигар, ростқавлу вафодор будан ба аҳду паймон, арҷ гузоштан ба ҳунару ҳунармандон, ба инсонии заҳматқашу заҳматписанд ва амсоли инҳо самти дигари сюжетӣ романро ташкил медиҳад.

Сюжети роман гуногунсамт мебошад. Аз як тараф мочароӣ ишқи сар-сарии Фаҳрӣ бо Лутфия, аз тарафи дигар ҳаёти серташвишу ибратбахши Исфандиёр – Сархӯр, дигар рӯзгори талху тоқатфарсоӣ Санам мебошад, ки тамоми ҳодисоту воқеоти роман ба ҳамин се самти хати сюжет алоқаманд мегардад. Агар ба ин се самти ҳаракати ҳодисаву рӯйдодҳои хати сюжет бодикқат назар афканем, як навъ ҳулосае ҳосил мешавад, ки бисёр таъсирбахш ва ибратомӯз аст. Масалан, мо аз мутолиаи асар огоҳ мешавем, ки Фаҳрӣ, Лутфия ва Мӯниса, ки ҳар се ҳам дар ҳаёт ва ҳам дар роҳи расидан ба ишқи худ ноком мешаванд ва худро ба нестӣ мебаранд, дар оилаҳое буданд, ки болои сарашон падару модар чун кӯҳ устувор буд ва дар ҳама ҳолат онҳоро дастгирӣ ва аз эшон ҳимоят мекарданд, ҳамчунин онҳо дар синни ҷавонӣ қарор доштанд ва метавонистанд ҳама чизро аз нав шуруъ намоянд, аммо беиродагиву бемаърифатиро пеша карда, худро ба коми маргу гумномӣ афканданд. Самти дигари сюжетӣ романро,

ки ҳаёти ибратбахши Сархӯр ва рӯзгори талхи Санам унвон кардем, мутафовит аз самти дар боло гуфташуда мебошад, яъне бараъки рӯзгори Фахриву Лутфия ва Мӯниса дар паҳлуи Санам ва Сархӯр ба ҷуз якдигар касе набуд, вале онҳо бо азму иродаи қавӣ, руҳи шикастнопазир ба ҳаёт идома доданд ва дар ниҳоят ба куллаи мақсуд расиданд. Ин аст ҷавҳари маънии романи «Ишқи Сархӯр»-и нависанда Кароматуллоҳи Мирзо.

Ҳамин тариқ, романи «Ишқи Сархӯр» чун мирёти ҳақиқатнамои рӯзгори иҷтимоии халқи тоҷик дар замони имрӯза вазифаи ахлоқӣ-тарбиявии худро дорост, ки аз мутолиаи он хонандаи нуктафаҳм ҷаҳони маънӣ ва таҷрибаву ибрати рӯзгорро бардошт менамояд. Дар замони муосир, ки ахлоқи ҷомеа, махсусан, ҷавонон коста шудааст, эҷоди романи мазкур саривактиву муфид буда, хонандаро ба роҳи рости дуруст хидоят намуда, дар замири он тухми меҳру садоқат ба инсонияту ҳислатҳои ҳамидаи инсониро парвариш медиҳад. Дар воқеъ, мавзуи меҳварии романи «Ишқи Сархӯр»-и Кароматуллоҳи Мирзо аз замони пайдоиши адабиёти бадеии халқҳои тоҷику форс вучуд дошт ва то ба ҳол аҳамияти худро гум накардааст ва дар ояндаҳои дур низ гум нахоҳад кард, чаро ки тарбияи ахлоқиву маънавии инсон ин мавзӯест, ки бо пайдоиши одаму олам ба миён омадааст ва то он дам, ки ҳаёт дар рӯи Замин идома меёбад ин мавзӯ арзишманд боқӣ хоҳад монд.

#### Адабиёт:

1. Афсаҳзод, А. Бозорби сиришти инсон / А. Афсаҳзод // Адабиёт ва санъат. – 1992. - №277, 2. – С.12.
2. Афсаҳзод, А. Чехраи эҷодии нависанда / А.Афсаҳзод // Садои Шарқ. – 1994. - №3-4. – С.5-22.
3. Зулфиев, Г.Н. Идеино-нравственые и художественные особенности романа Кароматулло Мирзоева “В грёзах об отце” Г.Н. Зулфиев // - Душанбе: Самт, 2020. – 127 с.
4. Мирзо, К. Дар орзуи падар / К. Мирзо // - Душанбе: Адиб, 2009. – 600 с.
5. Мирзо, К. Ишқи сархӯр / К. Мирзо // Садои Шарқ. – 2020. - №2. – С.6-102.
6. Раҳмонов, А. Такмили тасвирсоӣ дар шинохти маънавии инсон /А. Раҳмонов // Ҷумҳурият. – 2000. - №92. – С.2.
7. Сайфуллоев, А. Хусну маънии романи иҷтимоӣ ва ахлоқӣ /А.Сайфуллоев // Адабиёт ва санъат. – 2010. - №4. – С.4.
8. Саъдуллоев, А. Меҳри падарӣ кашид домон / А. Саъдуллоев // Тоҷикстони советӣ. – 1989. - №141. – С. 7.
9. Саъдуллоев, А. Рӯ ба рӯ бо мардум / А. Саъдуллоев // Садои Шарқ. – 1991. - №2 – С.8-18.
10. Саъдуллоев, А. Ҳарфи хуш – тумори ақл / А. Саъдуллоев // Ҷумҳурият. – 1992. - №26,6. – С.2.
11. Шариф, Х. Маънавияту харобии маънавӣ / Х.Шариф // Адабиёт ва санъат. – 1991. - №40. – С.6.

### **ТАҶАССУМИ МАСЪАЛАҲОИ ИҶТИМОӢ – АХЛОҚӢ ДАР РОМАНИ «ИШҚИ САРХӢР»-И КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО**

Дар мақолаи мазкур роҷеъ ба мазмун ва мундариҷаи романи тозаэҷоди Нависандаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи адабии ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Кароматуллоҳи Мирзо – “Ишқи сархӯр” сухан меравад. Ҳамчунин, оид ба услуб, тарз ва равиши ҳаводису воқеоти роман таҳлили адабиётшиносӣ сурат гирифта, оид ба характер, ҳислат ва ҳаракоти қаҳрамонони марказӣ ва персонажҳои асосиву лаҳзавӣ тадқиқи бадӣ анҷом дода шудааст. Муаллиф дар асоси матни асосии роман бо таъҷаб ба асару мақолаҳои адабиётшиносони шинохтаи ватанӣ ба монанди Аълоҳон Афсаҳзод, Худой Шариф, Асадулло Саъдуллоев, Атахон Сайфуллоев ва дигарон фикру андешаҳои худро асоснок намудааст.



**Калидвожаҳо:** адабиёт, бадеӣ, роман, сюжет, мазмун, мавзӯ, образ, персонаж, характер, хислат, тасвир, симо.

### **РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-МОРАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОМАНЕ "ИШКИ САРХУР" КАРОМАТУЛЛА МИРЗЫ**

В данной статье говорится о содержании вновь созданного романа Народного писателя Таджикистана, лауреата литературной премии имени Абуабдуллахи Рудаки Кароматулла Мирзы - «Ишки Сархур». Также был проведен литературный анализ стиля, манеры и подхода к атмосфере и реальности романа, а также проведено исследование характеров, характеров и поступков центральных персонажей и главных героев. Опираясь на основной текст романа, опираясь на произведения и статьи известных отечественных литературоведов, таких как Алахан Афсахзод, Худой Шариф, Асадулло Садуллоев, Атахан Сайфуллоев и др., автор обосновал свои мысли и мнения.

**Ключевые слова:** литература, художественная литература, роман, сюжет, содержание, тема, образ, персонаж, персонаж, персонаж, образ, образ.

### **IMPLEMENTATION OF SOCIAL-MORAL ISSUES IN THE NOVEL "ISHKI SARKHUR" BY KAROMATULLAHI MIRZO**

This article talks about the content of the newly created novel of the People's Writer of Tajikistan, winner of the literary award named after Abuabdullahi Rudaki Karomatullahi Mirzo - "Ishqi Sarkhur". Also, a literary analysis was conducted on the style, manner and approach of the novel's atmosphere and reality, and a research was conducted on the character, character and actions of the central characters and the main characters.

Based on the main text of the novel, based on the works and articles of well-known domestic literary critics such as Alakhan Afsahzod, Khudoi Sharif, Asadullo Sadulloev, Atakhan Saifulloev and others, the author substantiated his thoughts and opinions.

**Keywords:** literature, fiction, novel, plot, content, theme, image, character, character, character, image, image.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Зулфиев Гадомад Нурмадович, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: 735360, Ҷ.Т., ш. Кӯлоб, к. С. Сафаров – 16. Тел.: 985167569, Поч. электронӣ: [zulfiev.88@mail.ru](mailto:zulfiev.88@mail.ru)

**Информация об авторе:** Зулфиев Гадомад Нурмадович, кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикской литературы Кулябского государственного университета имени Абуабдуллахи Рудаки. Адрес: 735360, г. Куляб, ул. С. Сафарова - 16. Тел.: 985167569, Электронная почта: [zulfiev.88@mail.ru](mailto:zulfiev.88@mail.ru)

**Information about the author:** Zulfiev Gadamad Nurmadovich, candidate of philological sciences, dosent of Tajik literature department of Kulob State University named after Abuabdullahi Rudaki. Address: 735360, Kulob, str. S. Safarov - 16. Tel.: 985167569, Post. e-mail: [zulfiev.88@mail.ru](mailto:zulfiev.88@mail.ru)

## ПЕДАГОГИКА

ТДУ – (075.9) (2 тоҷ)

ТКТ – 74 (2 тоҷ)

С - 35

### АНДРАГОГИКА: ЧАНБАҲОИ РУШДИ ТАЪЛИМИ ҒАЙРИРАСМӢ ВА ТАКМИЛИ ТАХАССУС

Сафарзода М.В., Мирализода А.М.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

Дар замони муосир босуръат инкишоф ёфтани таҳаввулоти илмӣ-техникӣ, аз ҷумла, рушди техника ва технологияи коммуникатсионӣ иттилоотӣ боиси ташаккули ҷанбаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ фарҳангии ҷомеаи умумибашарӣ, воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳусус, сохтори илму маориф ба низоми нави таълими кредитӣ фосилавӣ ва ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳоншавӣ он, рушди шаклҳои нави таълим, тайёрии касбӣ касбомӯзӣ, такмил ва бозомӯзии ихтисосмандони соҳаи омӯзгорӣ дар тамоми самтҳо, ҳамчунин, ҳадафҳои навину навгонӣ ва навсозии ислоҳоти таълими муассасаҳои таълимӣ дар кишвар гардид.

Аз ин рӯ, ташаккули ҷанбаҳои гуногуни илмию назариявӣ рушди таълими ғайрирасмӣ, самти равишҳои методологиро дар заминаи мундариҷаи Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.05.2006, таҳти №200) таълими расмиро ворид намуда, дар муқоиса бо таълими анъанавӣ дар ҷойҳои таълими ғайрирасмиро дар соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он тавсиф ва баррасӣ намудан зарур аст. Мутаассифона, ягон коркарди илмӣ, ки ҷанбаҳои асосии таҳсилоти ғайрирасмиро дар системаи такмили ихтисосу касбомӯзии калонсолон амалӣ накардааст.

Тавре, ки Е.Л.Фрумина қайд намудааст, «Баҳри ба даст овардани дониш ва малақаҳои нав нақши калидиро на таҳсилоти расмӣ, балки таълими мутаносиб ва ғайрирасмӣ мебозад» [14, с.278].

Ҷанбаҳои педагогӣ дидактикӣ таълими ғайрирасмию касбомӯзии калонсолон дар таҳқиқотҳои олимони дохилӣ ва хориҷӣ ба мисоли Ҷ. Алимӣ [2], Ф. Азимова [1], М.В. Сафаров [14], А. Макаренко [5], А.М. Митина [6], О.Н. Олейникова [9] ва дигарон ба таври илмӣ, назариявӣ амалӣ тавсифу баррасӣ гардидаанд.

Таҳсилоти умумӣ дар давоми тамоми умр тавассути истифодаи воситаҳои иттилоотӣ ва ҳамчун воситаи худомӯзии раванди таълим амал мекунад, аммо таҳсилоти ғайрирасмӣ бошад, самаранокии раванди бозомӯзию худомӯзиро фаъл ва такмил медиҳад.

Бо истифода аз таҳқиқоти олимони: Е.В. Пискунов [11], Н.И. Никитина [3], Г.А. Ключева [7] ва М.С. Якушкина [17], ба ҷанбаҳои таълими ғайрирасмӣ диққат дода, дар байни онҳо мо тавонистем озмоишҳои педагогиро оид ба ҷанбаҳои таълими ғайрирасмӣ дар байни калонсолон бо истифода аз саволнома - анкетаҳои саволӣ кадом усулҳо, шаклҳо ва технологияҳо барои ташкили таълимӣ тестҳои таҳассусӣ ва роҳи усулҳои технологияи ҷараёни таълими ғайрирасмӣ истифода бурдан мумкин аст, бояд ҷавоб бигӯем, ки он гузаронида шуд ва чунин натиҷаҳо таҳрезӣ намудем, аз ҷумла:

хусусиятҳои калонсолонро дар системаи таълимӣ ба назар мегирад.

- таҳрезии хусусиятҳои фаъолияти касбӣ ё сифатҳои шахсии омӯзгор ва дониши калонсолон;
- доштани таҷрибаи касбӣ ва ҳаёти, дониш ва малақа;
- имконнопазирии таълими «бо зӯри бор қардан» ва «калонсолон бояд омӯзанд»;
- онҳо танҳо чизҳои ба ҳудашон заруриро меомӯзонанд;
- дар ҷараёни кор меомӯзанд;
- тағйироти равонӣ ва физиологии синну солӣ.

Ҳадафи ташкили таълими ғайрирасмӣ калонсолон, иборат аз дарёфти вазифа ва ҷустуҷӯи роҳу усулҳо ва ҳаллу рафъи ин мушкилот ба шумор меравад.

Муносибат ба омӯзиши таълими ғайрирасмӣ аз нуқтаи назари фаъолияти коммуникативӣ ва муносибату назарияи эмпирикӣ (таҳлили дақиқи маълумотҳои таҷрибавӣ), назарияи он, интихоби истифодаи роҳу усулҳо, шаклҳо ва технологияҳои иттилоотӣ, таҷрибаи хонандагон, аз ҷумла, таҷрибаи муошират ҳамчун нуқтаҳои калидии концепсияи «Таҳсилоти калонсолон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» маҳсуб меёбад. Дар таълими ғайрирасмӣ дар ин замина, андешаи муҳаққиқон Е.Л. Фрумина [16], Е.В. Пискунов [11], нақши асосӣ на ба муаллим, балки коромӯзон ва мушоҳидаю озмоишҳои педагогии мо (кадрҳои педагогӣ) ишғол менамояд.

Хусусияти таълими ғайрирасмӣ дар он аст, ки вазифаи асосии муаллимон ин кӯмак расонидан ба омӯзанда буда, дониши худро ба равияи омӯзандагон яъне – таълим додани калонсолон дар машғулиятҳои лексияҳо ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, ба андешаи мо таълими ғайрирасмӣ он маъниро дорад, ки ҳангоми ташкилу истифодаи технологияи иттилоотӣ ва шаклҳои самараноки таълимии ба машқҳои амалӣ асосёфта, масъалаҳои мушаххаси таълимӣ маҳсуб меёбанд.

Аз озмоишу мушоҳидаҳои педагогии мо бармеояд, ки системаи аз ҳама самарабахши таълими ғайрирасмӣ, ин системаест, ки дар доираи он мушкилот, ҳодисаҳо, вазифаҳои марбут дар раванди таълим ва ба фаъолияти касбии худ аз тарафи омӯзандагон танҳо дар ҷойи қор, дар муколамаҳо тавассути фаъолияти технологияи коммуникатсионӣ – ахборотӣ баррасӣ карда мешаванд.

Таълими ғайрирасмӣ ҳамчун намуди фаъолияти технологияи коммуникатсионӣ се намуди муоширатро дар бар мегирад, яъне дар сатҳи макро (муоширати муаллимон бо таълимгирандагон ҳамчун шартӣ ҳаёти иҷтимоӣ), мезо, ки робитаҳои инфиродии касбии байнишахсро инъикос мекунад (дар гурӯҳҳои педагогӣ) ва микро, ки он ҳамчун муошират дар интихоби шаклҳо, усулҳо ва технологияҳои таълимӣ, дар асоси муносибати ҳамдигарфаҳмӣ муайян карда мешавад, яъне метавон тазаккур намуд, ки ин раванд метавонад тавассути фаҳмишу рафтор ва тафсир бо истифода аз усулҳои маълуми фаъолияти педагогӣ) баррасӣ карда шавад.

Ҷорисозии таълими ғайрирасмӣ муносибатҳои кориро дар шаклҳои пешниҳодҳо, андешаҳо, иттилоот, дархостҳои иттилоотӣ ва дар шакли изҳорот, амалҳо ҳамчун намуна (таҷрибаи пешқадами педагогӣ), технологияҳо, шаклҳо ва ғайра тавассути се шакли асосии коммуникатсионӣ, яъне монологӣ, муколамавӣ ва полологӣ имконпазир мегардонад.

Татбиқи сохтори таълими ғайрирасмӣ дар ҷараёни таълим, тавассути бақайдгирии вазъи қорӣ дар асоси ташкили ҷорабиниҳои ҳамкориҳои омӯзандагон ва коромӯзон амалӣ карда мешавад. Дар рафти ҷорабиниҳо, ҳамкориҳои омӯзандагон дар ҷараёни таълими ғайрирасмӣ, масалан, қорҳои тайёрӣ, муқаррар кардани мавзӯ, ташкили марҳилаи танқид, машқҳои эҷодӣ, идоракунии фосилавӣ, самаранокии санҷишу назорат ва марҳилаҳои дигаргунсозӣ таҷдиди назар мешаванд.

Клюева Г.А. [7], дар таълими ғайрирасмӣ вазифаҳои ба салоҳият нигаронидашударо бо таври зайл пешниҳод менамояд, аз ҷумла, масъалаҳои тарроҳӣ, ки дар доираи онҳо баъзе салоҳиятҳои касбӣ аз ҷониби муаллим ва дигар қормандони педагогӣ таҳия карда мешаванд ва вазифаи ба салоҳият нигаронидашуда - сохтани намоиши слайдҳо мебошад, ки ҳангоми таҳияи вазифаҳои ба салоҳият нигаронидашуда, бояд шартҳои зерин ба назар гирифта шаванд:

- вазифа барои иҷрои нақши мушаххаси иҷтимоӣ ва касбӣ нигаронида шуда бошад;
- бояд ба таври касбӣ равона карда шавад;
- бурда расонидан бояд бо тавсифи шартҳои, ки дар он фаъолият сурат мегирад, ҳамроҳ карда шавад.

Дар минтақаи Кӯлоб намудҳои гуногуни конфронсҳо, мизҳои мудавар, семинарҳои кӯтоҳмуддати мавзӯӣ (тарзҳои идоракунию арзёбии муосири сифати таълим), аз ҷумла, семинарҳои онлайнӣ ва форумҳо «Инноватсияҳои педагогӣ: гузашта,

ҳозира ва оянда», «Фарҳанги корпоративии муаллимон – афсона ё воқеият», воситаҳои ғайрианъанавии гуногуни технологияҳои таълимӣ ҳамчун асос барои истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ (ТИК) дар заминаи таҷрибаи кории касбии таълимӣ, худташкилӣ, семинарҳо гузаронида мешаванд, ки натиҷаҳои ниҳони онҳо чунинанд:

- баъзе аз технологияҳои санҷидашуда, дар курсҳои таълими ғайрирасмӣ бо иштироки сатҳи гуногуни шунавандагон таҳия мегарданд;
- технологияҳои дуркардашудаи веб-квест, кэйз-метод, бизнес-бозӣ, омодагии контекстӣ, таълими рефлексӣ, портфолио, баҳсҳо, технологияҳои кушодаи кайҳонӣ;
- технологияи коучинг, дарсдиҳии технология, технологияи муштараки идоракунӣ, технологияи нусха кардани филмҳо;
- технологияи Каузер, технологияи идоракунӣ, технологияи модулӣ, технологияи арзёбӣ;
- технологияи дугонаи таълим, усули лоиҳа, технологияи модератсия, омӯзиши омӯзгорон, технологияи фокус-гурӯҳҳо, тренингҳо, технология барои ташкили муваффақият;
- хучуми фикрӣ, сармоягузори иҷтимоӣ, технологияи инкрементализмӣ, технологияи омӯзиш оид ба мушкилоти осон татбиқшаванда бо назардошти он, ки равандҳоро дар сохтори таҳсилот ташкил мекунанд ва ғайраҳо.

Моҳияти технологияи таълим маънои онро дорад, ки ҳангоми муайян кардани мушкилот ва роҳҳои ҳалли он, ҳамаи намуди коммуникатсия дар фаъолияти коммуникатсионӣ арзёбӣ мегардад:

1. Гумроҳ шудан;
2. Ошкор кардани сабабҳои хатогӣ;
3. Чустуҷӯи роҳҳои ислоҳи хатогиҳо (интиҳоб кунед);
4. Мустақилона хатогиҳоро баргараф намоед ё кӯшиши ислоҳ карданро анҷом диҳед;
5. Қобилияти инъикоскунӣ;
6. Гузаронидани худбаҳодиҳии доимӣ ва аудити имконияти худ;
7. Воқиф будан дар бораи норасоии онҳо дар асоси дарки воқеии натиҷаҳои бадастомада (ҷадвали хаттии рейтингии натиҷаҳо бояд бо ҷадвали бисёрченакаи баҳодиҳӣ бо дарназардошти сатҳи инкишофи шунаванда, афзоиши пешравӣ дар инкишофи бадастомадаи шахсии ӯ иваз карда шавад);
8. Бояд дар ҷадвали арзёбии шахсии шунаванда ворид карда шавад, ки дараҷаи инкишофи ӯро инъикос мекунанд;
9. Мавҷудияти унсуре омӯзиш тавассути таҷрибаи манфӣ ва хатогиҳо;
10. Рад кардани тазоди биополярӣ дар омӯзиш дуруст ва нодуруст аст.

Технологияи таълим дар раванди таълими ғайрирасмӣ аз рӯи мушкилот, ки он баҳри дарёфт кардани малакаҳо ва муайян кардани мушкилот нигаронида шудааст, муайян карда мешавад. Зеро мушкилот имконотро пинҳон мекунанд, фаҳмиши равандҳоро инкишоф дода, шахс онро дар таҷриба дида, сабабҳои мушкилот, мавзӯҳои онро мушаххас намуда, онро худ мебинад ва баъдан роҳҳои имконпазири онро пешниҳод менамояд. Аён аст, ки таҷрибаомӯзон аз як тараф, падида, раванд ва аз тарафи дигар, мушкилотро фарқ намекунанд. Соҳибкорон чунин мешуморанд, ки хатои хатаровар, ин дар сурати мавҷуд будани ҷавоби омода ва ҳамзамон мушкилоти амиқ таҳиянашуда руҳ медиҳад. Бо дарки он ки мушкилот «дар маҷмӯъ» вучуд надорад, яъне он ҳамеша субъективист ва ба таври объективӣ падидаҳо ё равандҳо мавҷуданд ва мушкилот ба ҷуз дард, ноумедӣ ва ё изтиробии шахсӣ мушаххас нест.

Бо ин технология асоси таълими ғайрирасмӣ иваз кардани самтгирӣ баҳри азхудкунии дониш, ҷавобҳои дурусти мавҷудбудаи омӯзиш барои саволҳо мебошад. Шунаванда бояд яке аз муҳимтарин вазифаҳои омӯзишии худро бубинад. Ба монанди, гузоштани саволҳо барои ифода кардани ғояи он ки сифати ҳалли масъала аз сифати савол вобаста аст ва технология, ки он ба рушди малакаҳои беҳтар кардани сифати саволҳо нигаронида шудааст, така намояд.

Истифодаи технологияҳои муосир хусусияти хоси худро дорад, ки аз таҳияи системаи баҳодихии дастовардҳои омӯзандагон иборат буда, қобилияти қор қардан бо мушкилот ва ҷавоб ёфтани ба саволҳоро дар самти тавсия, тафовутҳо ва ғайраро дар бар мегирад.

Технологияи аз ҳама ҷолиб, ки бевосита дар ҷараёни татбиқи он ба омӯзандагони матн пешниҳод карда мешавад, ки пас аз он омӯзандагон ба ӯ саволҳо медиҳанд, чӣ қадаре саволҳо бисёр бошанд, ҳамон қадар беҳтар аст. Саволҳоро чунин гурӯҳбандӣ қардан мумкин аст:

1. Саволҳое, ки тафовут доранд, яъне саволҳо ва мафҳумҳое, ки дар сатҳи аз ҳама пасттарин; (Ин чист?, Ин кист?, Ин чӣ гуна аст?), саволҳои хулоса, мулоҳиза (ҷаро, ҷаро, ҷаро); саволҳои таҳаввулот (Чӣ мешавад, чӣ мешавад?, Ҷаро?, Чӣ гуна тағйиротро интизор шудан мумкин аст, қадом оқибатҳо дорад?).

2. Саволҳое, ки барои муайянкунии аввалини миқдорӣ, кӣ пурсид? кӣ чӣ қадар пурсид?; Сипас сифатӣ, ки дар давоми он ҳамон саволҳо тадричан қатъ карда мешаванд.

3. Баъд саволҳое интиҳоб мешаванд, ки ҷавоби онҳоро ман наметонам (дар нақша дорам, ки аз рӯйи онҳо қор кунам), то ин ки «ҷаҳолат» -и донишамро ислоҳ кунам.

4. Ташаккули мушкилот (мушкилоте, ки ба таҳлили ҷавобҳо асос ёфтаанд, ҳамчун мушкилоти омӯзиш ва мушкилоти воқеӣ муайян карда мешаванд, ки он аз ҳалли равандҳои ҷойдоштаи онҳо дар ҳаёт вобастаанд). Ҳангоми татбиқи ин технология дар раванди ташкили таълими ғайрирасмӣ, ҳамаи се механизми омӯзишро аз сар мегузаранд: шиноختан, инъикос қардан, стереотип (одат) қунонидан.

Дигар усули технологияи таълими ғайрирасмӣ қалонсолон, ки дар марҳилаи қунунӣ торафт бештар дар сатҳҳои гуногуни таҳсилот маъмул шуда истодааст, ҳам дар системаи расмӣ ва ҳам дар таҳсилоти ғайрирасмӣ усули таълим дар асоси усули таҳқиқоти мавзӯӣ баргузор шуда метавонад.

Усули таҳлили ҳолатҳои мушаххас дар аввали асри ХХ пайдо шуда, дар мактаби тичоратии Донишгоҳи Ҳарварди ИМА дар муҳити таҳсилоти қалонсолон истифода шудааст. Интиҳоби воқеа барои ҳолатҳое, ки мувоҳисаи онҳо ба рушди салоҳият, малака ва донишҳои муайян нигаронида шудааст (масалан, рушди малакаҳои барои муқоиса: 10-14 ҳолатҳо анҷом дода шудааст, воқеа қушодааст, дар ҳар лаҳза иваз ё тақмили он метавонад вучуд дошта бошад). Дар ҷараёни таълими ғайрирасмӣ ин ҳолатҳо муҳокима қарда мешаванд.

Дар раванди таълими ғайрирасмӣ, омӯзгорон метавонанд якҷанд ҳодисаҳоро таҳия қунанд, ки баъдан метавонанд дар раванди қори педагогии худ, бо омӯзандагон онро мавриди истифода қарор диҳанд. Чунин технологияи ташкили таълими ғайрирасмӣ нисбат ба усулҳои анъанавии ташкили тақмили ихтисос бартарихи зиёд доранд, ки ба андешаи мо аз инҳо иборатанд:

❖ онҳо аз ҷиҳати иттилоотӣ васеанд, дар муҳтаво навоаранд, ба Шумо имкон медиҳанд, ки бевосита ба навоариҳо дар муҳити қасбӣ ва амалӣ шинос шавед;

❖ ба Шумо имконият медиҳанд, ки татбиқи навоариҳои мустақимро бубинед;

❖ шунаванда имконият пайдо мекунад, ки мустақиман ба муаллифи ғояи педагогӣ саволҳои ба худ мароқоварро пешниҳод намояд;

❖ ошноӣ бо ғояҳои инноватсионӣ дар шакли технологияҳои педагогӣ, фестивалҳои педагогӣ, ки дар он технологияҳои гуногун муаррифӣ қарда мешаванд, шунаванда имконият дорад, ки ин навоари педагогиро дар муҳити таълимие, ки худ дар он қор мекунад, мавриди санҷиш қарор диҳад;

❖ имкони шунидани андешаҳои ҳамқасбони худ оид ба идеяи педагогии нишон додашуда ва дар мавриди дарқорӣ дар худ муқоиса намудани онҳо.

Роҳу усулҳои муосири таълими ғайрирасмӣ, технологияро дар бар мегиранд, ки вобаста ба робитаи мавҷудаи таҳсилоти ғайрирасмӣ ва равишҳо ба таълими анъанавӣ, ба таври гуногун омӯзондаю татбиқ қарда мешаванд. Усулҳои таълими ғайрирасмӣ, дар таълим ва тарбия васеъ истифода мешаванд, чунки таълими

ғайрирасмӣ бо дарки самтҳои танқидии иттилоот, масъулияти шахсии ҳамаи иштирокчиён дар чараёни таълим ва чорабиниҳои гузаронидашуда, нигаронида мешавад.

Дар таҳсилоти ғайрирасмӣ, шахси соҳибмаълумот на танҳо дониш мегирад, балки дорои симои идеалии ояндаи худ мегардад. Дар мавриди истифодаи мақсадноки се гурӯҳи усулҳо дар таълими ғайрирасмӣ чунин самтҳои боварӣ ҳосил мегарданд:

1. Усулҳои омӯзиши берун аз ҷойи кор;
2. Усулҳои таълим дар ҷойи кор;
3. Усулҳои таълим ҳам дар ҷойи кор ва ҳам берун аз ҷойи кор (омехта).

Усулҳои таълимии берун аз макони кор, дар курсҳои муназзами таълим бо танаффус, аз кор ё худ бидуни ҷудошавӣ дар шом ва истироҳат истифода мешаванд. Ин усулҳоро ҳам дар таълими расмӣ ва ҳам ғайрирасмӣ метавон татбиқ кард. Танҳо дар таҳсилоти ғайрирасмӣ онҳо тӯлонӣ буда, набояд ҳатмӣ бошанд. Ба қатори ин усулҳо: лексияҳо, суҳбатҳо, мубоҳисаҳо, семинарҳои модератсионӣ, супоришҳои гурӯҳӣ, кори гурӯҳӣ оид ба таҳияи лоиҳаҳо, омӯзиши фосилавӣ, омодагиҳои беруна ва семинарҳои интерактивӣ ва ғайра мебошанд. Онҳо, инчунин, метавонанд барномаҳои қонё кардани ниёзҳои инфиродиро дар таълим ва барномаҳои рушди шахсиро дар бар гиранд.

Низоми таҳсилоти ғайрирасмӣ бисёр озодиҳои педагогӣ, вақти дарс, шаклҳо, низоми ҳамкорӣ (иртибот) ва инчунин, хусусиятҳои синнусолиро дар бар мегирад, ки ҳамаи онҳо баҳри бештар, истифода намудани усулҳои мубоҳисавӣ ва камтари иттилоотӣ равона карда шудаанд.

Омӯзиши берун аз ҷойи кор метавонад аз ҷониби ҳамкорон, кормандон, андрагогҳо (мутахассисони соҳаи таълиму идракуни ва машваратии калонсолон) ва ғайра гузаронида шаванд. Барои самаранок ба роҳ мондани истифодаи усулҳои таълим, дар ҷойи кор ё берун аз он мутахассисони муассисаҳои берунаи таҳсилоти умумӣ ё касбӣ, шахсони алоҳида, мушовирони таълимӣ ё лекторони даъватшуда ва олимони ҷалб карда мешаванд. Ташкилотҳои таълимӣ аксар вақт ба созмонҳои хориҷӣ ва шахсони алоҳида, барои машғулият оид ба мушкилоти гуногун муроҷиат мекунанд ва дар ин самт нақши низоми таҳсилоти ғайрирасмӣ низ таҷдид карда мешавад.

Усулҳои таълимӣ дар ҷойи кор усулҳои мебошанд, ки ҳамарӯза ё дар қисми барномаи махсуси таҳияшудаи таълимӣ истифода бурда мешаванд. Ба қатори онҳо намоиш, мураббигӣ, ротатсияи намудҳои кор, гирифтани таҷрибаи системавӣ ва дигар намудҳои рушди шахсият дохил мешаванд. Ин усулҳоро тавассути системаи ғайрирасмӣ таълимӣ ҳамчун вазифаи махсус барои «омӯхтан», аз худ кардан, такмил додани дониш ва густариши салоҳиятҳо истифода бурдан мумкин аст.

Чорабиниҳои корпоративӣ (дастачамъона) усулест, ки дар марҳалаи (ҳамкории ғайрирасмӣ) рушд ва ташаккули гурӯҳро ифода мекунад, махсусан, вақте аз коркарди бозиҳои таълимӣ дар доираи барномаи рушди ташкилот объектҳои интиқол дода мешаванд ё бо таҳияи харитаи роҳ алоқаманданд.

Агар мо ба масъалаи такмили таълим дар таҳсилоти ғайрирасмӣ тавачҷуҳ дошта бошем, на танҳо нақши омӯзгор, балки нақши як дастурдиҳандаи хуб, бад ва муқаррариро барои омӯзиш ва муҳокима пешниҳод хоҳем кард.

Вазифа ё системаи асосии сохти ин механизм, ки он аз ҷониби гурӯҳ барои тавсифи фарқиятҳо дар объектҳои муҳими таълимӣ истифода мешавад, аммо чунин системаи муҳокимашаванда вучуд надорад, аз ин рӯ, аъзои гурӯҳ бо зиддиятҳо ва душвориҳои муқоисавӣ қаноатманд мегарданд, ки барои вазъи объектҳои хело муҳим арзёбӣ мегардад. Ҳатто агар система вучуд надошта бошад ҳам, онро аксар вақт метавон дар раванди муошират эҷод кард.

Технологияи коучинг (усули таълимест, ки дар чараёни он шахсе, ки онро «тренер» меноманд, ба донишҷӯ барои расидан ба зиндагии муайян кӯмак мекунад)-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон одатан технологияи самт ва рушд меноманд. Ин усули инфиродии таълимӣ буда, барои рушди малакаҳо, тавсияи дониш ва ташаккули муносибат ба корманди педагогӣ таҳия шудааст. Ин яке аз шаклҳои расонидани кӯмак

ба субъектҳо дар фаҳмидани он, ки оё онҳо хуб кор мекунад ва чиро бояд дар раванди таълими ғайрирасмӣ омӯзанд, дарбар мегиранд. Дар таҷрибаи Тоҷикистон коучинг ба шогирдтаъҷиркунӣ менторинг (як намуди муносибатҳои дастгирӣ ва роҳи самараноки интиқоли дониш, таҷриба аз коршиноси ботаҷриба, соҳибкор, роҳбар (мураббӣ) мебошад дахл дорад, ки он чандон дақиқ нест, аниқтараш инро мебояд чунин баррасӣ кард:

- ✓ роҳбарӣ ба ҳайати ваколатдор;
- ✓ истифодаи ҳама гуна ҳолатҳои бавучудоянда, ҳамчун имконият барои таълим;
- ✓ иҷрои вазифаҳои муайян, вале на ба дастури супориш оид ба ҷӣ гуна ва ҷӣ кор кардан, балки ҳамеша дар асоси мусоидат ба фанҳо ва таълим.

Вазифаи асосии андрагог аз ташаккул додани тафаккури хонандагон барои дарк кардани аҳамияти падидаи баррасишаванда иборат аст, то ки онро воқеӣ ва зарурӣ гардонад. Эҳтимолан андрагог дар системаи таълими ғайрирасмӣ на бо интиқоли донишҳои нав, балки бо ташаккули объектҳои алоқаманд аст. Дастурдиҳанда шунавандагонро ба сухан гуфтан, мувоҳисаро дар ҳатти қаблан пешбинишуда бурдан даъват мекунад, ки вай бояд нақша ва ҳадафи ниҳой дошта бошад, то тавонад натиҷаҳои фосилавӣ ва ниҳойро ҷамъбаст кунад. Ин усул ба гурӯҳи методҳои таълимӣ берун аз ҷойи кор мансуб мебошад.

Ҳамин тариқ, истифодаи технологияҳо ва усулҳои гуногуни таълим аз ҷумла, таълими ғайрирасмӣ мебошад, ки тавассути он методҳо ва технологияҳои фаъолиятҳои коммуникатсиониро бо роҳҳои гуногун ташкилу баррасӣ намуда, шунавандаро дар ҷараёни ин фаъолият дар самти се механизм дохил мекунад: ҳаммонанд кардан, қолаб кунонидан ва робитаи мутақобила.

Ҳангоми интиқоли усулҳо ва технологияҳои хусусиятҳои дараҷаи омӯзандагони калонсол, бояд ба назар гирифта шаванд, ки дар заминаи фаҳмиши таълими ғайрирасмӣ ҳамчун намуди фаъолияти коммуникатсионӣ, шаклҳои ҳамкорӣ асоснок карда шаванд. Ҳангоми гузаштан аз механизмҳои монандкунӣ, инъикос, қолабсозӣ, робитаи мутақобила ин муошират, ҳамкорӣ байни таълимгиранда ва инструктор (омӯзгор шахсест, ки дастур медиҳад, чизеро таълим медиҳад), бояд барпо карда шавад. Се гурӯҳи усулҳоро истифода намудан ба мақсад мувофиқ аст; дар ҷойи кор; берун аз ҷойи кор ва омехта; истифода намудани технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ (ТИК).

Дар шароити гузариш ба системаи маблағгузорӣ ҳангоми таълим дар системаи тақмили ихтисос чунин унсурҳои ҷараён мегирад, аз ҷумла, имкониятҳои таълими расмӣ, таҳсилоти ғайрирасмӣ, усулҳо, шаклҳо ва технологияҳои таълимро дарбар мегиранд, ки метавонанд ба самаранокӣ ва самарабахшии ҳайати омӯзгорон таъсири мусбат расонанд. Гузаштан ба системаи маблағгузори тақмили ихтисос таълим каме муташаккил мешавад, ҷузъи эҷодии ин раванд тақвият дода мешавад, ки ин ба таълими ғайрирасмӣ мусоидат мекунад. Рушди марҳилаҳои назариявии таълими ғайрирасмӣ, роҳҳои дохил кардани он ба системаи тақмили ихтисос дар марҳилаи кунунӣ боиси сазовори омӯзиши ҳаматарафа мебошанд.

Таҷрибаи вилояти Хатлон муҳим будани таълими ғайрирасмиро дар системаи тақмили ихтисос тасдиқ мекунад. Омӯзиши таҳсилоти ғайрирасмӣ, дар минтақаҳои гуногун имкон медиҳад, ки мавҷуд набудани системаи мақсадноки фарогирии таҳсилоти ғайрирасмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шавад. Таҳсилоти бештари ғайрирасмӣ аз курсҳои гуногун иборат аст, ки дар онҳо намояндагони касбу кор ва синну соли гуногун пайгири як ҳадаф мегарданд. Дар байни ин курсҳо: «Саводнокии иттилоотӣ», «Таълими забони гуфтугӯи хоричӣ», «Андоzbандӣ», «Омӯзиши психологӣ» ва дигарон амал мекунад.

Онҳо дар тамоми минтақаҳо сершуморанд ва аксаран ба ҳайси хизматрасониҳои таълимӣ ташкил карда мешаванд, маълумоти расмиро пурра мекунад ва ҳамчун фармоиши давлатӣ амалӣ карда мешаванд. Вақтҳои охир шумораи курсҳои гуногун, ки дар онҳо категорияҳои калонсолон таҳсил мекунад, афзоиш

ёфтааст, ки ин зарурати таълими ғайрирасмии онҳоро тасдиқ мекунад. Ташкил ва бароҳмонии мақсадноки курсҳои таҳсилоти ғайрирасмӣ барои калонсолон мушқил аст, зеро дар ин сурат баъзе курсҳо кушода ва баъзе курсҳо баста мешаванд.

Таълими ғайрирасмии ҳайати омӯзгорон дар системаи такмили ихтисос, ки системаи иҷтимоӣ, динамикӣ, кушода, тағйирёбанда, мобилӣ баррасӣ мешавад, ба эҳтиёҷоти касбии омӯзгорон, дигаргуниҳои иҷтимоиву фарҳангиро дар ҷомеа, аз ҷумла, дар фаъолияти касбӣ, дар таълими кулли системаҳо зиёдтар таваҷҷуҳ мекунад.

Асоси дохил намудани усулҳои таълими ғайрирасмӣ ба низоми такмили ихтисос, ин ташкил намудани мувоҳиҷаҳо дар асоси истифодаи усули фокус-гурӯҳҳо (як усули сифатӣ дар ҷомеашиносӣ мебошад, ки аз ташкили таҳқиқот тавассути ҷамъ овардани гурӯҳ иборат аст), фаҳмида мешавад, ки онҳо дар синфҳо аз рӯи мушқилооти касбӣ педагогии ишорагардида ва баррасии минбаъдаи порчаҳои алоҳидаи проблема дар гурӯҳҳои хурд мебошанд. Муҳокима, қоидаҳои пешниҳоди натиҷаҳои кории ҳар гурӯҳ (шакл, давомнокӣ, сохтор, омили вақт, маводи муаррифии таҳиягардида ва арзёбӣ)-ро дарбар мегирад. Меъёрҳои арзёбии пешниҳоди натиҷаҳо метавонанд муаллим таҳия намояд ва ба омӯзандагон дар аввали дарс пешниҳод намояду ҳамроҳ бо иштирокчиёни курс онро низ таҳия намояд.

Вазифаҳо пас аз курсҳо имкон медиҳанд, ки бо назардошти дараҷаи огоҳии мавзӯи баҳс, шавқу рағбати шахсиятӣ ва касбии (омӯзгории) шунавандагон фардӣ кунонида шаванд. Вазифаҳо метавонанд аз рӯи интихоб пешниҳод карда шаванд, «Ман»-вазифаҳо низ инчунин, метавонанд дар андозаи таълими ғайрирасмӣ имконпазир бошанд.

Таълими ғайрирасмӣ новобаста аз он шакле, ки ба системаи такмили ихтисос тавассути манбаъҳои гуногуни таълим дохил карда мешавад, бояд бо истифодаи чунин бандҳо амалӣ гардад:

1. Системаҳои таълимии анъанавӣ ва инноватсионӣ;
2. Марказҳо (илмӣ-методӣ ва иттилоотӣ-методӣ);
3. Марказҳои бисёрвазифагии таҳассуси амалӣ;
4. Марказҳо барои сертификатсияи мустақил;
5. Инкубаторҳои технологияҳои нав ва инноватсияҳои дигар;
6. Кластерҳои таълимӣ дар заминаи такмили ихтисос;
7. Ширкатҳо, ассотсиатсияҳои инноватсионии таълимӣ.

Равишҳои илмӣ-таълимӣ новобаста аз шакли он доимо рушд мекунанд, ки бо технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, аз ҷумла, тавассути ҷамоаҳои шабакавӣ ҳавасманд карда мешаванд. Ҷамоаҳои шабакавӣ ҳамчун шаклҳои стихиявӣ шомил намудани таълими ғайрирасмӣ ба системаи такмили ихтисос ва махсуси ташкилшуда амал мекунанд.

Ҳамин тариқ, вариантҳои гуногуни ворид намудани таълими ғайрирасмӣ ба системаи такмили ихтисос баррасӣ карда шуданд. Муайян карда шуд, ки ин масъала торафт бештар дар сохторҳои таълимӣ ҷалб карда шуда истодааст, зеро аз ҳайати омӯзгорон (тренерҳо) хоҳиш карда мешавад, ки баҳри беҳтарсозии ин раванди муҳими таълим, яъне таълими ғайрирасмӣ калонсолон ҷораҳои зарурӣ андешанд.

#### Адабиёт:

1. Азизова, Ф. С. Непрерывное образование педагога: среда, истоки и условия / Ф. С. Азизова // Образование через всю жизнь. Непрерывное образование для устойчивого развития: труды международного сотрудничества. Т. 7 / сост. Н. А. Лобанов; под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова. - СПб.: ЛОИРО, 2009. - С. 419-422.
2. Алимӣ, Ҷ. Андрагогика (инноватсия). - Душанбе: Деваштич, 2013.-350с.
3. Ключева, Г.А. Компетентностно-ориентированные задания: вопросы проектирования / Г.А. Ключева //Среднее профессиональное образование, 2012. - №2. - С.29-32.
4. Корсаков, С.В. Неформальное образование: мастерская образовательных технологий / С.В.Корсаков /Среднее профессиональное образование, 2012. - № 2. - С. 38-



5. Макаренъя, А.А. Образование взрослых как фактор социокультурного развития регионов: монография по вопросам модернизации системы образования взрослых /А.А. Макаренъя Н.Н. Суртаева. - СПб.: ИОВ РАО, 2005. - 116с.

6. Митина, А.М. Дополнительное образование взрослых за рубежом: концептуальное становление и развитие / А. М Митина. - М.: Наука, 2004. - 304 с.

7. Никитина, Н.И. Непрерывное социально-профессиональное образование как социокультурный феномен / Н.И. Никитина / Социальная политика и социология, 2009. - № 5. - С. 237-243.

8. Огарев, Е.И. Образование взрослых: основные понятия и термины (Тезаурус) / Е.И.Огарев. - СПб.: ГНУ «ИОВ РАО», 2005. - С.62-63.

9. Олейникова, О.Н. Обучение в течение всей жизни как инструмент реализации Лиссабонской стратегии /О.Н. Олейникова А.А.Муравьева, Н.М. Аксёнова. - М.: РИО ТК им. Коняева, 2009. - С. 115.

10. Павлова, О.В. Информальное образование в контексте воспроизводства современной культуры / О.В.Павлова // Академия профессионального образования, 2014. - № 5-6. - С. 14-18.

11. Пискунова, Е.В.Непрерывное образование как стратегия развития образования в мире/Е.В.Пискунова//Непрерывное образование, 2012. - С.114-119.

12. Протасевич, А.В. Неформальное образование в структуре непрерывного образования в течение всей жизни /А.В.Протасевич О.В. Ройтблат //Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы, 2011. - №2. - С.75-76.

13. Ройтблат, О.В. Неформальное образование как условие социального взаимодействия в процессе повышения квалификации /О.В. Ройтблат А.А.Макаренъя, Н.Н.Суртаева // Человек и образование, 2011. - № 4. - С. 59-64.

14. Сафаров, М.В. Технология развития неформального образования-Душанбе: Промэкспо, 2017.-121 с.

15. Стародубцев, В.А. Неформальное образование в жизнедеятельности педагога / В.А.Стародубцев А.А.Киселева // Инновации в образовании. - 2010. - № 9. - С. 74-83.

16. Фрумина, Е.Л. Непрерывное образование для педагогов: модели и особенности /Е.Л.Фрумина//Непрерывное образование в политическом и экономическом контекстах /отв. ред. Г.А.Ключарев.-М.: ИС РАН.-2008.-278 с.

17. Якушкина, М.С. Инновационная деятельность педагогов в системе непрерывного образования/М.С.Якушкина. - СПб: НМЦ Василеостровского района, 2002.-170 с.

### **АНДРАГОГИКА: ЧАНБАҲОИ РУШДИ ТАЪЛИМИ ҒАЙРИРАСМӢ ВА ТАКМИЛИ ТАҲАССУС**

Мақолаи мазкур ба проблемаи таълими ғайрирасмӣ бахшида шудааст. Муаллиф, чанбаҳои гуногуни назариявии рушди таълими ғайрирасмиро баррасӣ намуда, равишҳои гуногуни методологиро ба мундариҷаи ҳуди консепсия роҳ дода, вазифаҳои гуногуни таълими мазкурро дар муқоиса бо таълими расмӣ ҷудо кардааст. Вай ҷойгоҳи таълими ғайрирасмиро дар низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷа муайян карданро зарур мешуморад.

Аз нуқтаи назари муаллиф омӯзиши таълими ғайрирасмӣ аз нуқтаи назари фаъолияти коммуникативӣ ва муносибати эмпирикӣ, назарияи эмпирикӣ, интиҳоби усулҳо, шаклҳо ва технологияҳо, таҷрибаи хонандагон, аз ҷумла, таҷрибаи муошират ҳамчун консепсияи асосӣ интиҳоб шудааст.

Муаллиф мутмаин аст, ки дар таълими ғайрирасмӣ нақши асосӣ на ба муаллим, балки ба коромӯзон (кадрҳои педагогӣ) дода мешавад, ки ин ғояи асосии таълими мазкурро ташкил медиҳад.

Системаи аз ҳама самарабахши таълими ғайрирасмӣ ба гуфти муаллиф ин системаест, ки дар доираи он мушқилот, ҳодисаҳо, вазифаҳо ва ҳолатҳои заруранд, ки

бояд дар фаъолияти касбии худ аз тарафи омӯзандагон татбиқ карда шаванд ва танҳо дар ҷои кор, дар муколамаҳо тавассути фаъолияти коммуникатсионӣ ҳал карда шаванд.

Ҳамин тариқ, дар мақола вариантҳои гуногуни ворид намудани таълими ғайрирасмӣ ба системаи тақмили ихтисос баррасӣ карда шуданд. Муайян карда шуд, ки ин масъала торафт бештар муҳити таълимиро ҷалб карда истодааст ва захираҳои зиёд ва гуногуни таълимӣ барои ташкили беҳтарсоии ҳайати педагогӣ бо дарназардошти таълими ғайрирасмӣ истифода мешаванд.

**Калидвожаҳо:** ҳадаф, пайваста, шакл, чараён, ҷанба, таълим, ғайрирасмӣ, система, тақмил, ихтисос, восита, худомӯзӣ

## **АНДРАГОГИКА: АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

Статья посвящена проблеме неформального образования. Автор рассматривает различные теоретические аспекты развития неформального образования, вводит разные методологические подходы к содержанию самого понятия, выделяет различные задачи этого образования. Он считает необходимым определить место неформального образования в системе образования Республики Таджикистан.

С точки зрения автора, исследование неформального образования было выбрано в качестве основного понятия с точки зрения коммуникативной деятельности и эмпирического подхода, эмпирической теории, выбора методов, форм и технологий, студенческого опыта, в том числе коммуникативного опыта.

Автор убежден, что в неформальном образовании основная роль отводится не учителю, а стажерам (педагогическому составу), что и является основной дидактической идеей этого образования.

По мнению автора, наиболее эффективная система неформального образования - это система, внутри которой становятся проблемы, события, задачи и ситуации, которые необходимо реализовать студентам в своей профессиональной деятельности и решать только на рабочем месте, в диалогах посредством коммуникативной деятельности.

Таким образом, в статье рассматриваются различные варианты внедрения неформального образования в систему повышения квалификации. Было обнаружено, что эта проблема все больше и больше затрагивается в учебной среде, и все больше и больше образовательных ресурсов используются для улучшения педагогического состава, принимая во внимание неформальное образование.

**Ключевые слова:** цель, преемственность, форма, процесс, аспект, образование, неформальный, система, совершенствование, специализация, инструмент, самообучение

## **ANDRAGOGICS: ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INFORMAL EDUCATION AND QUALIFICATION**

The article is devoted to the problem of non-formal education. The author examines various theoretical aspects of the development of non-formal education, introduces different methodological approaches to the content of the concept itself, highlights the various tasks of this education. He considers it necessary to determine the place of non-formal education in the education system of the Republic of Tajikistan.

From the author's point of view, the study of non-formal education was chosen as the main concept in terms of communicative activity and empirical approach, empirical theory, choice of methods, forms and technologies, student experience, including communicative experience.

The author is convinced that in non-formal education the main role is assigned not to the teacher, but to the trainees (teaching staff), which is the main didactic idea of this education.

According to the author, the most effective system of non-formal education is a system within which there are problems, events, tasks and situations that need to be realized

by students in their professional activities and solved only at the workplace, in dialogues through communicative activities.

Thus, the article discusses various options for introducing non-formal education into the system of continuing education. It has been found that this issue is being addressed more and more in the learning environment, and more and more educational resources are being used to improve the teaching staff, taking non-formal education into account.

Key words: purpose, continuity, form, process, aspect, education, informal, system, improvement, specialization, tool, self-study.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Сафарзода Мунир Ватан, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, Мирализода Абдусалом Мустафо, доктори илмҳои педагогӣ, профессор. Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ. Суроға: 735360, ҚТ, ш. Кӯлоб, к. С. Сафаров-16. Тел.: 918665441. E-mail: [munir11@list.ru](mailto:munir11@list.ru)

**Сведения об авторах:** Сафарзода Мунир Ватан, кандидат педагогических наук, доцент, Мирализода Абдусалом Мустафо, доктор педагогических наук, профессор Кулябского государственного университета им. А. Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г. Куляб, ул. С. Сафарова-16. Тел.: 918665441. E-mail: [munir11@list.ru](mailto:munir11@list.ru)

**Information about the authors:** Safarzoda Munir Vatan, candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Miralizoda Abdusalom Mustafa, doctor of pedagogical sciences, professor Kulob State University named after A.Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, S.Safarov st.-16. Phone: 918665441. E-mail: [munir11@list.ru](mailto:munir11@list.ru)

ТДУ – 377 (2 тоҷ)

ТКТ – 74 (2 тоҷ)

Б - 78

## БА КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ОДАТ КУНОНИДАНИ ТАЛАБАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ

Бозоров Х., Ҳамроева Қ.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

*«Яке аз вазифаҳои муҳими муаллими синфҳои ибтидоӣ ин аст, ки аз рӯзҳои аввали хониш бачаҳоро ба кори мустақил одад кунонад.» [6.с94]*

Солҳои тӯлонист, ки ба мақсаду вазифаи муҳимтарини таълиму тарбия: бедорӣ ва рушди зеҳну тафаккури таҳлилии кӯдакон, ки дар илми педагогика заминаи устувори фаъолияти мустақилона ҷӯёӣ ва эҷодӣ шинохта шудааст, хеле кам ва сатҳи аҳамият дода мешавад. Ҳол он ки маҳз ҳамин заминаи устувори фикрӣ чи дар ояндаи донишомӯзӣ ва чи дар ояндаи ҳаёт шахсияти насли созандаро муайян хоҳад кард. Аз ин бармеояд, ки « агар омӯзгор сатҳи баланди касбият надошта бошад, мо ҳеҷ гоҳ ва ба ягон восита сифати таълиму тарбияро беҳтар карда наметавонем» [9.с-6]

Мутаассифона, на ҳамаи муаллимон ба ин соҳаи муҳими кори таълиму тарбия диққати зарурӣ медиҳанд. Базе муаллимон дар дарс қоида ва мазмуни матнро нақл карда, аз хонандагон талаб мекунанд, ки онро кӯр-қурона такрор кунанд. Онҳо дар раванди дарс ба кори эҷодии талабагон ва фаъл кардани онҳо эътибори зарурӣ намедиҳанд. Аз ин лиҳоз, аксарияти шогирдон қобилияти мустақилона ва эҷодкорона кор карданро надоранд. Дарсе, ки дар он кори мустақилона ба таври бояду шояд ташкил нашудааст, ба талабагон дониши амиқ дода наметавонад.

Дуруст ташкил кардани фаъолияти мустақилона ба талабаҳо имконият медиҳад, ки ба умқи асосҳои дониш чуқуртар ворид гардида, дар иҷрои ҳар як супориш мустақил бошанд, нақшаи иҷрои ин ё он вазифаро моҳирона тартиб диҳанд, роҳҳои халли онро пешакӣ муайян карда, дар дарс эҷодкорона фаъолият намоянд.

Корҳои мустақилонаи хонандагон: хондан ва дарёфти чизи зурурӣ, таҳлили калимаю ҷумлаҳо аз рӯи нақшаҳо, ба ҷойи нуқтаҳо гузоштани калимаҳои зарурӣ, аз қавс озод кардани калимаҳо, ба ҷойи саволҳо навиштани ҷавобҳо, пурра кардани аввали ҷумлаҳо, охири ҷумлаҳо, мувофиқи нақша ва аломатҳои китобат тартиб додани ҷумлаҳо, фикр карда навиштани корҳои эҷодӣ, имлои эҷодӣ, ба саволҳо ҷавоб навиштан, нақли хаттӣ, иншои мухтасар бо супоришҳои гуногун, тартиб додани нутқи мураттаб, унсурҳои одӣ, проблемавӣ ҷустуҷӯӣ ва монанди инҳо.

Хелҳои кори мустақилона ниҳоят бисёр буда, интихоби онҳо ба талаботи ҳар як дарс, ба тарҳи маводи таълим ва мавзӯ, инчунин, дараҷаи тайёрии бачаҳо вобастааст. Корҳои мустақилона баробари аз синф ба синф такрор ёфтани мураккаб шудан мегиранд. Ин имконият медиҳад, ки бачаҳо донишҳои нав ба нав ҳосил намоянд.

Метавон дар вақти баёни мавзӯи нав, мустаҳкам намудани донишҳои ҳосилкарда, дар вақти такрори ҷамъбасти ва дар вақти санҷиши вазифаи ҳонагӣ аз кори мустақилона, ки як қисми ҷудонашавандаи дарс махсуб меёбад, истифода барем.

Масалан, муаллим пеш аз он ки талабагонро ба «Боғи ҳайвонот» шинос кунад, аввал ба онҳо дар бораи ҳайвонҳо каме маълумот дода, таъкид мекунад, номи ҳайвонҳои ҳонагиро дар дафтар нависанд. Хонандагон мустақилона амал карда, номи ҳайвонҳои ҳонагии медонистагиашонро дар дафтар менависанд. Мисол: сағ, гурба, барра, бузича, гов, буз, гӯсфанд, асп, шутур, ва ғайра. Дар ин маврид кори мустақилона барои аз худ намудани мавзӯи нав ёрӣ мерасонад. Дар вақти гузаштани мавзӯи нав талабагон дониши тоза мегиранд, ки мустаҳкам намудани он, асосан, бо роҳи ташкили кори мустақилона ба вуқӯъ меояд. Муаллим ҳангоми мустаҳкамкунӣ аз як-ду намуди машқҳо истифода мебарад, ки иҷрои онҳо аз талаба то андозае мустақилиятро талаб мекунад. Ҳаминро дар назар доштан лозим, ки доираи кори мустақилонаи ҳангоми мустаҳкамкунӣ дониши талабагон ташкил мекардагӣ аз доираи кори мустақилонаи дар аввали дарс гузаронидашуда бояд васеътар ва мураккабтар бошад. Масалан, муаллим саҳифаи 78 –ро кушода ба талабгон супориш медиҳад. Ба суратҳои нигоҳ карда, номи ҳайвонотро гӯед ва беғалат ба дафтар навмсед. [2.с-78]

Хонандагон супориши муалимро мустақилона иҷро мекунанд. Намуна: Гов, гӯсфанд, сангпушт, шер, рӯбоҳ, бузича, шутур, асп, харгӯш, маймун, сағ, гург,...



Баъзан бо роҳи ташкили кори мустақилона муаллим метавонад вазифаи ҳонагиро санҷад. Ба ин тарз ӯ фаҳмидани мешавад, ки талаба супориши додашударо ҳақиқатан худаи иҷро кардааст ё не. Ба ин мақсад муаллим монанди вазифаи ҳонагӣ якчанд ҷумла тайёр мекунад. Азбаски супориши кори мустақилона ба супориши вазифаи ҳонагӣ монанд аст, талабагон аз уҳдаи иҷрои он мебароянд.

Чунончӣ, ба ҳона вазифа супорида будем, ки феълҳои чидан, дидан, гирифтаниро тасриф кунанд. Ҳамин ки дарс сар шуд, муаллим ба ҳамин машқ монанд калимаҳои рафтани, бурдан-ро тавсия намуда, таъкид мекунад, ки онҳоро дар дафтарҳои мустақилона тасриф кунанд. Худи иҷрои қор ҳақиқати ҳолро ниш он медиҳад.

Мақсади асосии кори мустақилона ба зиндагии мустақилона омода намудани талабагон мебошад. Мисол: Абуалӣ ибни Сино дар синни хурдсолӣ хондану навиштанро аз падараш омӯхтааст. Дигар илмҳои замонашро дар натиҷаи мустақилона мутолиа намудан аз худ кардааст. Мустақилона мутолиа намудан ба хонанда имконият

медихад, ки тафаккури мантикиашро рушд диҳад, аз унсурҳои одии мушоҳида, муқоиса, таҳлил, мустақилона ва хулосабарорӣ баҳравар гарданд.

Дар раванди таълим ташкил намудани фаъолияти мустақилонаю бошуурокаи хонандагон на танҳо талабагонро ба донишҳои илмӣ мусаллаҳ мегардонанд, балки дар амал татбиқ намудани ин донишҳоро ёд мегиранд, ки ин самарайи кори мустақилона мебошад.

Омӯзгор дар раванди таълим, бояд аз усул ва воситаҳои истифода намояд, ки хонанда худаш мустақилона фикр карда, роҳи ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ намояд. Ба ақидаи Димитрий Иванович Менделеев «Муаллими ҳақиқӣ ҳамонест, ки дониши ӯ дониши хонандагон гардад.» [3, с. 185]

Истифодаи манбаъҳои заминавии дониш ба хонандагон имконият медиҳад, ки дар ҳалли масъала масъулият, шучоат ва мустақилият нишон дода, аз уҳдаи иҷроии супориш сарбаландона барояд.

Вазифаи таълимӣ ва тарбиявии фаъолияти мустақилона аз забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ аз он иборат аст, ки « он бояд ба тарбия, ташаккули шахсияти бачагон, фаъол ва иҷтимоигардонии онҳо таъсир расонад; тафаккури миллӣ ва интиқодии талабагонро раванқ бахшад, мустақилона фикр карданро ёд диҳад; мусоидат намояд, ки мактаб- бачагони хурдсол ҳамаи намудҳои фаъолияти нутқ – нақл кардан, навиштан ва хонданро аз худ кунанд» [8, с. 6]

Тафаккури интиқодӣ ҷустуҷӯи ақидаи солим аст. Талабае, ки дорои тафаккури интиқодӣ мебошад, барои мустақилона иҷро намудани супориш одат кардааст. Ӯ фикрҳои нав пешниҳод мекунад, далелҳо меорад, қарорҳоро оқилона қабул мекунад. Ин гуна талаба дорои хислатҳои хоси худ буда, қобилияти фаҳмондани роҳи ҳалли масъаларо дорад, ғалатҳоро мустақилона ислоҳ карда метавонад.

М.И.Калинин дар бораи он ки муаллим бояд чӣ гуна сифатҳои инсониро дар талаба тарбия намояд, зарурати дар онҳо тарбия кардани меҳнатдӯстиро, махсусан, қайд карда буд: « ...на танҳо меҳнатро дӯст доштан даркор аст, балки ба он низ содиқона муносибат карда, дар ин вақт мустаҳкам дар хотир доштан лозим аст, ки агар одам зиндагонӣ кунад, хӯраду вале кор накунад, вай аз меҳнати бегона хӯрда мегардад». [7, с. 25]

1.Интиқод аз калимаи арабӣ «нақд» гирифта, маънояш эрод, рад, муқобил мебошад. Маънои истилоҳи тафаккури интиқодӣ санъати муҳокимаронӣ буда, рад ё инкор кардани фикри яқдигар мебошад.]

Муаллим бояд дар талабагон одати меҳнат кардан ва ҳисси бад дидани бекорӣ ва танбалиро тарбия кунад. Баланд бардоштани маҳорату малакаи фаъолияти мустақилона аз худ намудани дониш яке аз вазифаҳои асоситарини фанни забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ маҳсуб меёбад. Дар дарси забони модарӣ ташкил кардани кори мустақилона хусусияти хос дорад. Муаллим дар дарси забони модарӣ кӯшиш мекунад, ки захираи луғавии шогирдонашро бой карда, нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ талабагонро инкишоф диҳад. Барои иҷроии ин мақсад, муаллим дар ҳар як дарси забони модарӣ аз намудҳои гуногуни кори мустақилона истифода бурда, барои аз худ кардани асосҳои дониш таҳкурсии пойдор мегузорад.

Яке аз роҳҳои ташаккул додани зеҳн, нутқ ва қобилияти эҷодии хонандагон кор бо китоби дарсӣ мебошад. Кор бо китобҳои дарсӣ ва дигар китобҳо тамоми давраи мактабхонӣ давом ёфта маҳорати махсусро талаб мекунад. Хусусан, дар синфҳои ибтидоӣ талабагон бе муаллим ин гуна маҳоратро ҳосил карда наметавонанд. Дар ихтиёри мактаббачагон ғайр аз китобҳои дарсӣ маводи зиёди иловагӣ мавҷуд аст: маълумотномаҳо, воситаҳои таълим, луғатҳо, албому ҷадвалҳо, асарҳои гуногуни бадеӣ, илмӣ оммафаҳм, маҷаллаҳо, рӯзномаҳои гуногун ва ғайра.

Китоб натавонанд воситаи муҳими донишхосилкунӣ, инчунин, дастурест, ки аз рӯи он такрору ҷамъбасти гузаронида шуда, дониши талабагон ба низом оварда мешавад.

Ба ин тариқ, маҳорати бо китоб кор карданро маҳз бояд дар мактаб омӯхт. Мактаб ҳамчун боргоҳи таълиму тарбия вазифадор аст, ки шавқи китобхонии бачаҳоро бедор намояд.

Дар синну соли хурди мактабӣ таҷриба ҳамчун сарчашмаи рушди тафаккур, дар шакли одӣ, аёнию амалӣ, баъдтар дар шакли аёнию тасвирӣ зухур намуда, ба қобилияти фикрии кӯдакон дар оила, кӯдакостон ва мактаб таъсири мусбӣ мерасонад.

«Мушоҳидаи бешумори дарсҳои муаллимони синфҳои ибтидоӣ нишон медиҳад, ки қисме аз муаллимон дар дарс маводи таълимиро ба шакли даҳонӣ баён карда, ба кори мустақилонаи эҷодии талабагон ба қадри даркорӣ аҳамият намедиҳанд, қоидахоро хушқу ҳолӣ аз ёд мекунанд, маводи омӯхташонро дар кори амалӣ дуруст тистифода бурда наметавонанд.» [3, с. 3]

Дарси забони модариро дар синфҳои ибтидоӣ бе иҷрои машқҳои амалӣ тасаввур карда мумкин нест. Дар ҳар як дарси забони модарӣ 4-5 машқи амалӣ пешниҳод шудааст. Пайваста иҷро намудани кори мустақилона барои талабагон одат шуда, ҳангоми иҷрои он шавқмандии талабагон эҳсос мегардад.

**Масалан:1.Супориш:** « Як ҳарфи калимаҳоро иваз карда, калимаҳои нав созад» [10.с.11] Калимаҳо: шох бад, дар, пур, бар.

Намуна: шох- шох, роҳ, моҳ, шод.

бад-бод, бар, сад, бед.

дар- чар, дор, дур, дер.

шод-шоҳ, дод, шом, бод

**2.Супориш:Чумлаҳои сутуни якум ва дуюмро бо ҳам мувофиқ гузоред.** [10.с.13]

1.Модарам духтур аст.	а) Он афсонаҳои зиёд дорад.
2.Падарам ба ман китоб овард.	б) Ӯ хеле ғамгин аст.
3.Рустам то шаб телевизор тамошо кард.	в) Барои ҳамин вазифаи хонагиро тайёр накард.
4. Хоҳарам бозичаашро гум кард	г) Ӯдар беморхона кор мекунад.

Иҷрои машқ аз тарафи талабагон:

1.Модарам духтур аст. Ӯдар беморхона кор мекунад.

2. Падарам ба ман китоб овард. Он афсонаҳои зиёд дорад.

3. Рустам то шаб телевизор тамошо кард. Барои ҳамин вазифаи хонагиро тайёр накард.

4. Хоҳарам бозичаашро гум кард. Ӯ хеле ғамгин аст.

**Супориши 3.**Бозии «Зинача». Кӣ аз ҳама пештар ба марра мерасад? [10, с. 82] (Решаи калимаҳои тартибёфта аз «моҳ».Сохтани калимаҳои ҳамреша)


**4.Супориш:** Аз сарҳати якуми матни «Деҳаи мо» исмҳои хосро нависед. [1, с. 49]

Туғмазор яке аз деҳаҳои хушманзара аст. Атрофи деҳаҳо кӯҳи Чилдухтарон, дараҳои Полиз, Хушқак, Олуча, Туғ ва Хуч зеб медиҳад. Дар ин мавзӯҳо навъҳои гуногуни гиёҳҳо мерӯянд.

Дар иҷрои ин кори мустақилона талабагон имлои исмҳои хосро ба хотир оварда, корро мустақилона иҷро мекунанд.

Иҷрои машқ аз тарафи талабагон: Туғмазор, Чилдухтарон, Полиз, Хушқак, Олуча, Туғ, Хуч.

**5.Супориш:**Ба ҷойи нуқтаҳо феълҳои замони ҳизира гузошта, матнро нависед. [1, с. 121]

Шамсия хона....Ҷаъфар об ....Модар либос.... Падар аз кор ....Маҳбуба вазифаи хонагиро.... Бобо ниҳолҳоро....

Калимаҳо барои истифода: мешӯяд, мерӯбад, ичро мекунад, меорад, нигоҳубин мекунад, меояд.

**6.Супориш:** Ба исмҳои сутуни якум аз сутуни дуҷум сифатҳои мувофиқ ёфта, нависед. [5, с. 131]

Исмҳо	Сифатҳо
осмон	нарм
одам	сард
замини	бузург
барг	соф
зимистон	гарон
бор	арғувонӣ

Иҷрои машқ аз тарафи талабагон: осмони соф, одами бузург, замини нарм, барги арғувонӣ, зимистони сард, бори гарон.

**7. Супориш:** Дар нақша номи узвҳои бадан ва амалу ҳаркати онҳоро ҷой диҳед. [4, с. 68] Ҷадвали№1

Ҷи?	Ҷи қор мекунад?
ҷашм	
бинӣ	
забон	
дандон	
гӯш	

Ҷадвали№2

Ҷӣ?	Ҷӣ қор мекунад?
ҷашм	мебинад
бинӣ	бӯй мекунад
забон	сухан мекунад
дандон	майда мекунад
гӯш	мешунавад


**8.Супориш:** Аз сифатҳои зерин калимаҳои ки маънои ватандӯстиро ифода мекунад, ҷудо карда нависед. Калимаҳо: Ҷасур, далер, дурӯғ, бо адаб, шармгин, тарсонҷак, нотарс, бовиҷдон, бевиҷдон, ростгӯй, танбал, меҳнатдӯст, бевафо, озода.

Иҷрои супориш: Ҷасур, Далер, боадаб, нотарс, бовиҷон, ростгӯй меҳнатдӯст, озода.

**9.Супориш: Бозӣ. «Ба қулла баро!»** [4, с. 283]

Бозиҳои дидактикӣ талабгони хурдсолро ба фаъолияти мустақилона эҷодӣ ва фикрӣ водор сохта, раванди дарсро шавқовар ва рангин месозад. Талабҳои ҷисмони шогирдонро қонеъ карда, шиддати фикрии дарсро муътадил мебардоранд. Барои рушди мустақилияти талабагон аз

ҷунин бозиҳо истифода бурдан ба мақсад мувофиқ аст. Бозиҳои дидактикӣ аз хонандагон зиракӣ, ҳозирҷавобӣ, зеҳни тезро талаб карда, имкони ҷустуҷӯи ҷавоби дурустро фароҳам меоваранд.



**10.Супориш: Калимаҳои зеринро хонед, савол гузored ва ба сутуни мувофиқ нависед.** Калимаҳо: падар, модар, навиштан, китоб, сурх, дафтар, хона, хондан, кабӯтар, гурбаҳо, сабз, қаламҳо, гуфтан, телевизор, хунук, хонандагон, гулҳо, кӯҳ, миз, курсиҳо, тӯб, бозӣ кардан, хоб рафтан, хоб, бозӣ, гарм, зард, падару модарон, омӯзгорон, дарахтон, одамон, фарбех, дароз, сард. Нигаред ба намуна.[10, с. 169]

Кӣ? Киҳо?	Чӣ? Чихо?	Чӣ хел? Чӣ гуна?	Чӣ кор кардан?
падар	китоб	сурх	навиштан
модар	дафтар	сабз	хондан
хонандагон	хона	хунук	гуфтан
падару модарон	кабӯтар	гарм	бозӣ кардан
омӯзгорон	гурбаҳо	зард	хоб рафтан
одамон	қаламҳо	фарбех	
	телевизор	дароз	
	гулҳо	сард	
	кӯҳ		
	миз		
	kursiҳо		
	тӯб, хоб, бозӣ		
	дарахтон		

Хулоса, ба кори мустақилона одат кунонидани талабагон дар баланд бардоштани дараҷаи саводнокӣ, инкишофи нутқи даҳони ва хаттӣ, корҳои эҷодӣ, фаъл гардонии диққати талабагон ба дарс, пурра аз худ кардани маводи омӯхташуда, аз худ кардани қоидаҳои имлоии омӯхташон ва дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия кардани хонандагон нақши калиди дорад.

#### Адабиёт

1.Абдуллоев И., Абдуллоев З. ( гурӯҳи мураттибон) Забони модарӣ барои синфи 3// И.Абдуллоев., З.Абдуллоев З .Душанбе , 2010,376с.

2.Байзоев А.( Гурӯҳи мураттибон) Забони модарӣ барои синфи 1//А.Байзоев Душанбе, 2010.167с.

3.Бахтиёр Бобев. Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессору омӯзгорон ва донишҷӯён бахшида ба солҳои 2019-2021 « Солҳои рушди деҳот ва сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ»/Бобоев Бахтиёр.- Кӯлоб, 2019.с 185

4.Давлатова Р.,Мирзоев Р.,Довудов Р. Материалҳои дидактикӣ оид ба грамматика, имло ва инкишофи нутқ. Дар синфи дуҷум./ Р.Давлатова ., Р.Мирзоев.- Душанбе, 1987.-119с.

5.Зиёев М.,Эрматова У. ( гурӯҳи мураттибон) Забони модарӣ барои синфи 4//М. Зиёев .,У.Эрматова . ( гурӯҳи мураттибон) Душанбе, 2012,343с.

6.Китоби муаллим.Душанбе, 1969,205с

7.Лутфуллоев М. Педагогикаи миллӣ. Душанбе 2015,703с// М.Лутфуллоев. Педагогикаи миллӣ. Душанбе 2015,703с

8.Стандарти таҳсилоти ибтидоии забони модарӣ ва математика барои синфҳои 1-4 ва роҳнамои омӯзгор.-Душанбе, 2012.с-6

9.Шарифзода Ф., Сабури Х., Қаюмова О. Ҳадафи фикр кашфи асрор аст./ Ф.Шарифзода., Х.Сабури ., О.Қаюмова . Хучанд,2021,

10.Шарифзода Ф,Лутфуллозода М.( гурӯҳи мураттибон) Забони модарӣ барои синфи 2//Ф.Шарифзода., М.Лутфуллозода. Душанбе 2017.327с.

11.Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон « Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон».-Душанбе, 26 декабри с.2018.-с.26.



12.Эшончонов А., Шукуров М., Раҳмонов А. Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактабҳои ибтидоӣ. Душанбе, 1964, 263с.// А.Эшончонов., М.Шукуров., А.Раҳмонов. Душанбе, 1964, 263с.

### **БА КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ОДАТ КУНОНИДАНИ ТАЛАБАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ**

Дар мақолаи мазкур мавзӯи одад кунонидани хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба иҷрои қорҳои мустақилона дар дарсҳои забони модарӣ матраҳ гардида, муаллиф дар таъриҳ ба сарчашмаҳои илмӣ ва методӣ қайд менамояд, ки: «Яке аз вазифаҳои муҳими муаллими синфҳои ибтидоӣ ин аст, ки аз рӯзи аввали хониш бачаҳоро ба қори мустақил одад кунонад».

Инчунин таъкид меравад, солҳои тӯлонист, ки ба мақсаду вазифаи муҳимтарини таълиму тарбия - бедорӣ ва рушди зеҳну тафаккури таҳлилии кӯдакон, ки дар илми педагогика заминаи устувори фаъолияти мустақилона ҷӯёӣ ва эҷодӣ шинохта шудааст, хеле кам ва сатҳи аҳамият дода мешавад. Ҳол он ки маҳз ҳамин заминаи устувори фикрӣ чи дар ояндаи донишомӯзӣ ва чи дар ояндаи ҳаёт шахсияти насли созандаро муайян хоҳад кард.

Мутаассифона, баъзе муаллимон дар дарс қоида ва мазмуни матро нақл карда, аз хонандагон талаб мекунад, ки онро кӯр-қурона такрор кунанд. Онҳо дар раванди дарс ба қори эҷодии талабагон ва фаъл кардани онҳо эътибори зарурӣ намедиханд. Аз ин лиҳоз, ақсарияти шогирдон қобилияти мустақилона ва эҷодқорона қор карданро надоранд. Дарсе, ки дар он қори мустақилона ба таври бояду шояд ташкил нашудааст, ба талабагон дониши амиқу чуқур дода наметавонад.

Аҳамияти қори мустақилона ва одад кунонидани талабагон аз он вобаста аст, ки талаба як умр паси парта намешинад ва муаллим ба ӯ масъалҳои гуногуни ҳалталаби ҳаётиро ҳалу фасл намекунад.

**Калидвожаҳо:** бедорӣи фикрӣ, рушди зеҳн, тафаккури таҳлилӣ, мустақилият, масъала, нутқи мурағаб, ҳустуҷӯ, мақсад, вазифа, фаългардонӣ, қобилият.

### **ПРИУЧАТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ОБУЧЕНИЮ РОДНОМУ ЯЗЫКУ**

В данной статье обсуждается тема приобщения учащихся начальных классов к самостоятельной работе на уроках родного языка, и автор, ссылаясь на научно-методические источники, отмечает: «Одна из важных задач учителя начальных классов, с первых дней учебы, состоит в обучении детей привыканию к самостоятельной работе».

Также отмечается, что на протяжении многих лет очень мало внимания уделяется важнейшим целям и задачам воспитания - пробуждению и развитию аналитического мышления детей, которое в педагогической науке признается прочной основой для самостоятельного исследования и творчества. Однако именно этот прочный интеллектуальный фундамент будет определять личность творческого поколения как в будущей жизни.

К сожалению, некоторые учителя объясняют правила и содержание текста на уроках и требуют, чтобы ученики повторяли его вслепую. Они не уделяют должного внимания творческой работе учащихся и их активизации на уроке. Поэтому большинство учащихся не способны работать самостоятельно и творчески. Урок, на котором самостоятельная работа не организована должным образом, не дает учащимся глубоких знаний.

Важность самостоятельной работы и привыкания учащихся зависит от того, что ученик всю жизнь не сидит за партой, а учитель не решает различные жизненные задачи.

**Ключевые слова:** умственное пробуждение, интеллектуальное развитие, аналитическое мышление, самостоятельность, проблема, систематическая речь, поиск, цель, задача, активизация, способность.

## TO ACCUSTOM PRIMARY SCHOOL CHILDREN TO INDEPENDENT WORK ON TEACHING THEIR NATIVE LANGUAGE

This article discusses the topic of introducing primary school children to independent work in the lessons of their native language, and the author, referring to scientific and methodological sources, notes: "One of the important tasks of a primary school teacher, from the first days of study, is to teach children to get used to independent work."

It is also noted that for many years very little attention has been paid to the most important goals and objectives of education - the awakening and development of children's analytical thinking, which in pedagogical science is recognized as a solid basis for independent research and creativity. However, it is this strong intellectual foundation that will determine the personality of the creative generation as in the future life.

Unfortunately, some teachers explain the rules and content of the text in class and require students to repeat it blindly. They do not pay due attention to the creative work of students and their activation in the classroom. Therefore, most students are not able to work independently and creatively. A lesson in which independent work is not properly organized does not give students deep knowledge.

The importance of independent work and getting used to by students depends on the fact that the student does not sit at a desk all his life, and the teacher does not solve various life tasks.

**Keywords:** mental awakening, intellectual development, analytical thinking, independence, problem, systematic speech, search, goal, task, activation, ability.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Бозоров Х.-номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи таҳсилоти томактабии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Ҳамроева Курбонбӣ, саромӯзгори Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: 735360, ҶТ, ш. Кӯлоб, к. С. Сафаров-16. тел: 985-56-41-21

**Сведения об авторах:** Бозоров Х.- кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры дошкольного обучения Кулябского государственного университета им. Абуабдуллох Рудаки., Ҳамроева Курбонби, старший преподаватель педагогического колледжа Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г. Куляб, ул. С. Сафарова-16. тел: 985-56-41-21

**Information about the authors:** Bozorov Kh. - candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department preschool education, Kulyab State University named after A. Rudaki. Khamroeva Kurbonbi, Senior Lecturer at the Pedagogical College of the Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, S.Safarov st.-16. Phone: 985-56-41-21

ТДУ – 68 (2 тоҷ)

ТКТ – 73-74 (2 тоҷ)

Ф - 22

## ТАҲАВВУЛОТИ СОҲТОРИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР ТАҲСИЛОТИ КАСБИИ ИХТИСОСҲОИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ

Файзализода Б.Ф., Сафарова С.Ҳ.


МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав»

Асосгузори сулҳу Ваҳдати Миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (26 декабри соли 2019) дар алоқамандӣ бо таҳаввулоти соҳтории дунёи муосир дар самти таълим ва тарбияи насли бомаърифат, ҳудогоҳ, ояндасоз ва таъсири

илмҳои табиатшиносӣ ва табию риёзӣ дар тавсеаи ҷаҳонбинии илмӣ чунин таъкид намудаанд: «Роҳбарону кормандони соҳаи маорифро зарур аст, ки сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз шаклу моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ тавачҷуҳи бештар зоҳир намоянд». Дар робита ба ин, ба хоҳири боз ҳам бештар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон карда шуд.

Ҳоло дар соҳаи таълими забонҳои хориҷӣ технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ (ТИК), яъне курсҳои таълимии чандрасонаӣ, журналҳои электронии навъи Hello-on-line, Интернет маводҳо, вебинарҳо ва ғайра мавриди истифода қарор меёбанд [6, с. 44]. Дар тӯли понздаҳ соли охир дар олам ТИК фаъолона истифода мешавад, зеро технологияҳои компютерӣ омӯзгорро дар нақши ҳамсуҳбати зинда пурра месозанд. Махсусияти барномаҳои компютерӣ имкон медиҳад, ки миқдори калони машқҳо, мисли ташкилии маводи таълимӣ ба асосӣ ва иловагӣ ҷудо шаванд, корбурд гарданд. Машқҳои иловагӣ аксаран такрори машқҳо, асосӣ буда, бо баъзе иловаҳо ба таълимгиранда дар ҳолати пайдошавии мушкилот ба дурусттар машқкунӣ имкон медиҳад. Ҳамин тариқ, дар ин раванд принципи инфиродисозии таълим татбиқи худро меёбад, зеро ки машқҳои иловагӣ бо низоми назорат барои ҳар як донишҷӯ вобаста ба намуди кор интихоб карда мешавад. Гузаронидани тестҳои компютерӣ инфиродисозии таҳсилоти касбии забонҳои хориҷиро таъмин менамояд, маҳсулнокии фаъолияти таълимии донишҷӯёнро баланд мебардорад, фаъолияти маърифатии онҳоро ташаққул медиҳад, сарфагии ҷараёни таълимро таъмин ва донишҷӯёнро аз ғалатсозӣ озод мекунад. Ба андешаи мо, барномаҳои комплекси тестикунонӣ дар сатҳи методӣ муфид ва натиҷанок буда метавонанд, чунки тамоми сатҳҳои забониро фаро мегиранд, яъне ба ташаққули салоҳиятҳои коммуникатсионӣ (чун яке аз қисмҳои салоҳияти касбии иттилоотӣ) мусоидат менамоянд. Дар таълим намуди махсуси рағбат ба дониш, ки онро рағбати маърифатӣ меноманд, нақши асосиро мебозад. Соҳаи фаъолияти маърифатӣ дар ҷараёни онҳои азхудкунии мазмуни фанҳо таълимӣ, тарзҳои зарурӣ ё маҳорату малакаҳо, ки бо ёрии онҳо мутахассиси оянда мустақилона маълумот мегирад, рӯй медиҳад. Ба ақидаи мо, тестҳое, ки дар барномаҳои компютерӣ гузошта шудаанд, воситаи хуби суръатдиҳӣ ба таҳсилоти касбии ихтисосҳои забонҳои хориҷӣ ва назорат аз болои сатҳи ташаққулёбандагии донишҳо, малакаҳо ва рушди маҳоратҳо мебошанд. Интернет бо имкониятҳои калони иттилоотӣ ва муассири дидактикии худ дар фаъолияти мустақилонаи маърифатии донишҷӯён, дар фаъолияти таълимӣ дар ҷараёни курсҳои фосилавӣ, иштирок дар кори сомонаҳои гуногуни забонӣ бо ҳамшарикон аз МТОК-ҳои дигари Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷӣ дар раванди таълиму тарбияи ҳам аудиториявӣ ва ҳам ғайриаудиториявӣ, аз ҷумла дар низоми таҳсилоти иловагӣ кумаки калон расонида метавонанд. Нисбати таълими забони хориҷӣ дар сатҳи касбӣ гуфтан мумкин аст, ки Интернет ба истифода аз матнҳои аутентӣ, гӯшкунӣ ва муоширакунӣ бо донандагони забон имконияти беандоза медиҳад расми 1.

## Расми 1. – Амсилаи истифодабарии Интернет дар ҷараёни таълим



Воридшавӣ ба фазои виртуалӣ воситаи самараноки рушди салоҳияти иҷтимоӣ-маданӣ мебошад. Мубрамияти масъалаи рушди салоҳияти иҷтимоӣ-мадани мутахассисони оянда яқин аст. Бешубҳа, воситаи аз ҳама самараноки рушди салоҳияти иҷтимоӣ-маданӣ будубош дар мамлакатҳое, ки забонашро меомӯзем, воридшавӣ ба ҳуди фазои маданият, анъанаҳо ва меъёрҳои иҷтимоии ин мамлакат ҳисоб меёбад. Аммо бо дарназардошти он, ки ин на ҳамаи донишҷӯёну омӯзгорон дар мамлақати мо чунин имконият доранд, ҷустуҷӯи роҳҳои дигари муҳити ғайризабонӣ зарур аст. Бебаҳс он аст, ки намуди зерини муроҷиати онҳо ба ТИК ташаккул ёфта метавонад [3, с. 116]. Намудҳои зерини ТИК-ро, ки ба истифодаи компютерҳо нигаронида шудаанд, ба чунин қисматҳо ҷудо мекунанд: почтаи электронӣ; телеконференсияҳо; системаҳои мубодилаи фаврии ахборот; форумҳо; вебинарҳо. Аз нуқтаи назари ташкили ҷараёни коммуникатсионӣ технологияҳо ба 2 гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: воситаҳои худмухтор (offline) ва муқоламавӣ (online). Аз рӯи навъи бартаридоштаи иттилоот технологияҳо ба матн нигаронидашуда ва чандрасонаӣ тақсим кардан мумкин аст. Татбиқи техникаи аввалӣ захираҳои камтарини барномавӣ ва иттилоотиро талаб менамояд, бинобар ин, аксар технологияҳо ба истифодаи нутқи хаттӣ таъма мекунанд. Технологияҳои чандрасонаии иттилооти овозӣ ва биноиро бо фароҳам овардани шароити воқеии раванди коммуникатсионӣ интиқол медиҳанд. Телеконференсияҳо – шакли ташкили ҷарабониҳои навъи мувоҳисавӣ (конференсияҳо; семинарҳо; мизҳои мудаввар; симпозиумҳо; вебинарҳо) мебошад, ки дар он иштирокчиён дар масофаи аз ҳам хеле дур қарор доранд. Аз ҷиҳати техникаи телеконференсия «*маҷмӯи интегралӣ хизматрасониҳои шабакаи ҳисоббарор аст, ки бо мақсади коммуникатсияи истифодабарандагон дар асоси интиқолу коркарди иттилооти нутқӣ, матнӣ ва бинӯӣ корбурд мегардад*» [7, с. 233]. Телеконференсияҳо ҳам ба матн нигаронидашуда ва ҳам чандрасонаӣ буда метавонанд. Системаҳои мубодилаи фаврии ахборот намуди технологияҳои коммуникатсионии компютерӣ мебошад, ки суҳбати табииро тақрор мекунанд. Ҳамагӣ 2 тарзи ташкили чунин системаҳо ҷудо мекунанд: муқоламавӣ (ICQ) ва серзабонӣ (чат IRC вебинарҳо). Форум технологияи ба коммуникатсия аз рӯи вақт мавҷудшуда, ки маҷмӯи гуфторҳои ба мавзӯи муайян бахшидашударо дар бар мегирад [8, с. 231]. Форум аз порчаҳои ахборот ташаккул ёфта, воситаҳои ташкили алоқаҳои худро коркард менамоянд, бинобар ин, баъдтар ба мубодилаи иттилоот нигаронида шудааст. «Дар форумҳо барқасдона мавзӯи муошират дастгирӣ мегардад: мубодилаи

таҷриба, ёрӣ дар ҳалли масъалаҳо, муҳокимаи маводҳо. Маҳз ин намуди иртибот ба рушди як қатор илмҳои компютерӣ мусоидат намуд» [4, с. 160].

Вазифаҳои муайяни Интернет имкон медиҳад, ки амалҳои асосии тавассути ТИК ташкилкунандаро барои кор дар соҳаи таҳсилоти касбии ихтисосҳои забонҳои хориҷӣ чудо кунем:

1. Амалиёти истифодабарӣ аз Интернет ҳамчун «нақлиёт»;

2. Амалиёти истифодабарӣ аз Интернет ҳамчун воситаи муоширати касбӣ ва ҳаррӯза;

3. Амалиёти истифодабарӣ аз Интернет ҳамчун воситаи таълим. Ин амалиётҳои умумӣ ба як қатор амалҳои ҷузъӣ, ки ду зергурӯҳро дар бар мегиранд, тақсим мешаванд [1, с. 35].

Ба зергурӯҳи якум мо амалхоеро мансуб медонем, ки бо истифодаи намудҳои гуногуноҳои фаъолияти нутқӣ ва иттилооти байнифарҳангӣ дар раванди коммуникатсия алоқаманданд. Онҳоро шартан амалиёти забонӣ меноманд: а) амалиёти ба таври хаттӣ интиқол додани иттилоот мувофиқи мақсаду вазифаҳои муошират, симои коммуникатсионии муҳотаб; б) амалиёти фаҳмидани иттилоот зимни қироат мувофиқи мақсадҳои он (пурра, аниқ, шиносӣ бо мазмуни матн).

Ба зергурӯҳи дуюм мо амалиёти зерини касбиро дохил мекунем: а) амалиёти корбари аз сомонаҳо, лоихаҳо дар речаҳои гуногун; б) амалиёти ба фазои Интернет ворид сохтани ҷустуҷӯи иттилооти маводҳои касбӣ ва маводҳо барои муошират; в) амалиёти ташкил кардани фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии худ [2, с. 100].

Дар ҳолати истифодаи методикаи лоихавӣ мурочиат ба Интернет таҷрибаи васеъро дар хониши муоинавӣ, ҷустуҷӯӣ ва омӯзиши матнҳои аутентӣ, инчунин таҷрибаро дар банизомдарорӣ ва шарҳи босаводонаи фактҳои маданият таъмин менамояд. Қайд кардан зарур аст, ки истифодаи ТИК дар соҳаи таҳсилоти касбии забонҳои хориҷӣ кори якҷояи иштирокчиёни зиёди раванди педагогӣ буда, дастгирии муташаққилонаи техникий маъмурони системавӣ, дохилкунии босаводонаи ТИК-ро ба ҷараёни муоширати зинда бо омӯзгор талаб мекунад.

Дар олами муосир маълумот дар ҳаёти ҳар як инсон нақши муҳим мебозад, зеро ки он на танҳо дар ҳаёти ҳаррӯза ёрӣ мерасонад, балки ба рушди шахсият ва фаъолияти минбаъдаи касбии ӯ имкон медиҳад [10, с. 290]. Чи тавре маълум аст, барои шахси соҳибкасб маҳорату малакаҳои амалӣ асоси он ба ҳисоб меравад. Аммо, агар мутахассис масъаларо аз ҷиҳати назариявӣ нафаҳмад, пас дар таҷриба ба хатоги роҳ медиҳад. Бинобарин аҳамияти маълумот дар он хеле калон аст. Баъзеҳо мегӯянд, ки гирифтани маълумот дар синни наврасӣ кофист. Аммо чи тавре ки ҳаёт нишон медиҳад, тамоми умр бояд дониш андӯхт [5, с. 161].

Илму технология дар маҷмӯъ аз ҷумла аз маълумот рушд меёбад. Он чизеро, ки мо замоне омӯхта будем, ҳоло шояд нодаркор шавад, зеро ки баъзе технологияҳо ва методҳои таълим ба қадре тағйир ёфтаанд, ки аз пешина фарқ мекунанд. Бинобар ин, дар назди аксари омӯзгорони муассисаҳои гуногуни таълимӣ саволе гузошта мешавад: *дарси ҳозира чӣ гуна бояд бошад, то ин ки донишҷӯён маводи пешниҳодкардаи омӯзгорро хубтар азхуд намоянд* [2, с. 99].

Шароити имрӯзаи рушди ҷомеа оmodасозии мутахассиси сифатан навро талаб мекунад, зеро ки имрӯз ба ҷомеа на танҳо корманди босавод, балки мутахассисе лозим аст, ки ӯ қобилияти маълумотгирӣ, худинкишофдиҳӣ дошта, бо муносибати эҷодӣ ба кори худ қодир асту сатҳи муайяни тафаккури танқидиро дошта, шахси ҳаматарафа рушдёфта бошад. Хатмкардаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар давоми ҳаёти худ бояд илм омӯзад ва аз ҳама асосӣ, ба донишмандӯзӣ ҳавасу кӯшиш дошта бошад. Бо така ба гуфтаҳои боло омӯзгори ҳозираро зарур аст, ки мунтазам методикаи таълими фанни худро нав кунад, бо донишҷӯён ҳамкорӣ намояд, дар онҳо муносибати эҷодӣ ба фанни худро бедор кунад ва барои ин аз шаклу методҳои гуногуни ғайрианъанавии таълим, инчунин аз технологияҳои инноватсионии таълим истифода барад [4, с. 160].

Инноватсия (англ. *Innovation* – навгонӣ) – ҷорӣ кардани шаклҳо, тарзҳо ва маҳоратҳои нав дар соҳаи таълим, таҳсилот ва илм мебошад. Фаъолияти

инноватсионии педагогӣ ҳоло яке аз қисмҳои асосии фаъолияти дилхоҳ муассисаи таълимӣ мебошад ва чун қоида барои фароҳам овардани рақобатнокӣ дилхоҳ муассисаи таълимӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ, самти рушди касбии омӯзгор, ҷустуҷӯи эҷодии ўро муайян мекунад ва ба рушди шахсияти донишҷӯён мусоидат менамояд.

Мақсади технологияҳои инноватсионӣ дар таҳсилот аз оmodасозии хатмкунанда ба ҳаёти дар олами мунтазам тағйирёбанда иборат мебошад. Вазифаи фаъолияти инноватсионӣ дар таҳсилоти касбӣ низ дар он аст, ки шахсияти таълимгиранда дар қиёс бо низоми мавҷудаи таҳсилот бояд тағйир ёбад. Ин бошад танҳо бо шарофати ҷорисозии барномаҳои нави дидактикӣ ва тарбиявӣ дар фаъолияти касбӣ имконпазир мегардад. Чунин барномаҳо дар таълимгирандагон ҳавасмандӣ ба амалҳои худ, коркарди мустақилона ва истифодабарии мустақилона аз иттилооти гирифташаванда, ташаккули тафаккури ҳаматарафаи эҷодиро бо истифода аз дастовардҳои муосири илму техника бояд рушд диҳад [5, с. 126].

Технологияҳои таълими инноватсионӣ, технологияҳои интерактиви таълим, технологияҳои компютерӣ ва технологияи таълими лоиҳавиро бояд дар бар гиранд. Технологияҳои таълими интерактивӣ ин тарзҳои азхудкунии донишҳо, ташаккули маҳорату малакаҳо дар раванди муносибатҳои байнихамдигарӣ ва ҳамкориҳо байни омӯзгор ва донишҷӯён дар ҷараёни таълим мебошад. Ҳоло шаклҳои зерини технологияҳои таълими интерактивӣ мавҷуданд:

– лексияи проблемавӣ, бозии дидактикӣ, семинар-муҳоҷиса, муҳоҷисаи таълимӣ, «ангезиши зеҳн»;

– тавре маълум аст, таълими ҳозираи касбиро беистифода аз технологияҳои компютерӣ, ки ба васеъкунии соҳаи корбурди техникаи компютерӣ дар раванди таълим, инчунин корбурди фаъоли технологияҳои ҷандрасонаӣ имкон медиҳанд, тасаввур кардан имконпазир аст.

Агар машғулиятро ба шакли муҳоҷиса ва семинар гузаронем, пас технологияи таълими комплективӣ, ки дар натиҷаи истифодабарии он вазъияти проблемавии дар назди донишҷӯён гузошташуда ҳалли худро меёбад, корбурд мегардад. Яке аз шаклҳои машғулиятҳои интерактивӣ машғулиятҳои бинарӣ мебошад [1, с. 35]. Мақсади машғулиятҳои бинарӣ – дар таълимгирандагон ташаккул додани маҳорати фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ ва фаъолкардани фаъолияти эҷодӣ ва маърифатии онҳост. Алоқаи назария бо амалия, муттаҳидсозии мавзӯи донишҳои таҷрибаҳои якҷанд фанни таҳассусӣ, ки хоссагиҳои технологӣ доранд, вижагиҳои машғулиятҳои бинарӣ ҳисоб меёбанд. Машғулиятҳои бинарӣ дар вазъияти фаъолнокии баланди донишҷӯён мегузаранд ва маводҳои беш аз як фанро фаро мегиранд. Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ технологияи санҷиши донишҳои назариявӣ ва амалии ҳосилкардаи донишҷӯёнро тағйир медиҳанд. Чӣ тавре, ки таҷриба нишон медиҳад, тестирунии компютерӣ яке аз методикаҳои муосири арзёбии сатҳи омодагии донишҷӯён мебошад [9, с. 144]. Тарафи мусбии назорати тести компютери донишҳо имконияти дар ҷараёни тестирунии фаро гирифтани ҳаҷми калони мавод ва ҳосил кардани тасаввуроти воқеӣ дар бораи донишҳои донишҷӯ ҳисоб меёбад.

Яке аз объектҳои технологияҳои инноватсионӣ дар таълим фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ мебошад. Зери фаъолияти таълимӣ-таҳқиқотӣ ҷараёни кори якҷояи донишҷӯёну омӯзгорон мегардад. Он аз чунин давраҳои барои таҳқиқот хос, мисли гузориши проблема, интиҳоби методикаи таҳқиқот, азхудкунии амалӣ аз тарафи донишҷӯён, ҷамъоварии мавод, таҳлил, ҷамъбаст ва ҳулосаҳои он доир ба мавзӯи иборат аст [8, с. 233]. Истифодаи муаррифиҳои компютерӣ дар гузаронидани машғулиятҳо низ яке аз шаклҳои технологияҳои инноватсионӣ мебошад. Чунин машғулиятҳо идрок, хотир, диққат ва тафаккури донишҷӯёнро фаъол мегардонанд.

Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки корбурди технологияҳои иттилоотӣ ҷараёни таълимро самараноктару маҳсулноктар мегардонад. Агар технологияҳои иттилоотӣ якҷоя бо технологияҳои таълим моҳирона истифода карда шаванд, пас сатҳи

зарурии сифати таълим ба вучуд меояд [7, с. 232]. Дар хотима қайд мекунем, ки аз технологияҳои инноватсионӣ дар таҳсилоти касбӣ истифода бурда, мо салоҳиятҳои умумии касбиро, ки ба шароити омодагии сифатҳои хатмкунандагони баландхатисос дар бозори меҳнат мусоидат менамоянд, бештар такмил медиҳем.

#### Адабиёт:

1. Комилов, Ф. С. О роли информационных технологий в сфере здравоохранения [Текст] / Ф.С. Комилов, Б.Ф. Раджабов // Вестник Таджикского национального университет. – 2013. – № 1/3 (110). – С.33-38. – ISSN 2074-1847.

2. Комилов, Ф. С. Роль компьютерного тестирования в оценке качества подготовки студентов медицинского вуза Таджикистана [Текст] / Ф.С. Комилов, Б.Ф. Раджабов // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. – 2017. – № 4. – С. 97-101. – ISSN 1994-7720.

3. Мирзоев, Қ. Х. Асосҳои педагогии таълим ва арзиши натиҷаҳои салоҳиятҳои таълими технологияи иттилоотӣ дар муассасаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ [Матн] / Қ.Х. Мирзоев, Б.Ф. Файзализода // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. – 2020. – № 2 (35). – С. 108-117. – ISSN 2222-9809.

4. Мирзоев, Қ. Х. Таҳлили натиҷаҳои муносибати салоҳиятнок ба таълими фанни технологияҳои иттилоотӣ [Текст] / Қ.Х. Мирзоев, Б.Ф. Файзализода // VI Международной научно-практической конференций «Наука и образование в современном мире: Вызовы XXI века», г. Нур-Султан (Астана) 22 апреля 2020г. – Нур-Султан (Астана), 2020. – С. 159-161.

5. Поздеева, Э. Б. Инновационные процессы как средство обновления и модернизации профессионального образования [Текст] / Э.Б. Поздеева // Материалы III международной научно-практической конференции на тему «Инновации и современные технологии в системе образования». Прага, 2013. – С. 125-128.

6. Сафарова, С. Х. Муносибати навоарона дар раванди такмили принципҳо ва усули таълим дар мактаби миёна [Матн] / С.Х. Сафарова // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-240 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» дар мавзӯи «Масъалаҳои мураббаи илмҳои табиӣ, дақиқ, риёзӣ ва техникаӣ дар рушди саноати кишвар». – Бӯстон, 2022. – С. 232-233.

7. Файзализода, Б. Ф. Внеаудиторная самостоятельная работа студента при помощи системы дистанционного обучения в педагогических вузах [Текст] / Б.Ф. Файзализода // Вестник Академии образования Таджикистана. – 2020. – № 1 (34). – С. 44-50. – ISSN 2222-9809.

8. Файзализода, Б. Ф. Диалектикаи робитаи муттасил бо дигар принципҳои таълими омӯхтан ва омӯзондани донишҷӯёни МТОК [Матн] / Б.Ф. Файзализода, С.Х. Сафарова // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Нақши Абурайҳони Берунӣ дар рушди илмҳои риёзӣ ва техникаӣ ба пешвоии 1050-солагии нобиғаи маъруфи форс-тоҷик ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф». – Бохтар, 2022. – С. 230-233.

9. Ходжаева, М. Дж. Роль компьютерных технологий в формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей [Текст] М.Дж. Ходжаева, Ш.А. Ишматова // Ученые записки Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова. – 2020. – №1(62). – С. 141-145. – ISSN 2077-4990.

10. Хоҷаева, М. Қ. Такмили салоҳиятҳои донишҷӯёни равияи гуманитарӣ бо истифода аз технологияҳои информатсионӣ дар низоми кредитии таҳсил [Матн] М.Қ. Хоҷаева, З.Р. Воидова // Номаи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобочон Гафуров. – 2021. – №2. – С. 287-292. – ISSN 2077-4990.

## ТАҶАВВУЛОТИ СОҲТОРИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР ТАҶСИЛОТИ КАСБИИ ИХТИСОСҲОИ ЗАБОНҲОИ ХОРИЧӢ

Муаллифон дар мақолаи худ воридшавӣ ба фазои виртуалиро воситаи самараноки рушди салоҳияти иҷтимоӣ-маданӣ менамояд: ӯ аз имкониятҳои технологияҳои инноватсионӣ дар таҳсилоти касбиро истифода бурда, ба салоҳиятҳои умумии ба шароити омодагии сифатҳои хатмкунандагони баландхтисос дар бозори меҳнат лозимбударо мусоидат менамоянд. Инчунин бояд қайд кард, ки истифодаи технологияҳои инноватсионии таълим, санҷиши донишҳои назариявӣ ва амалии ҳосилкардаи донишҷӯёнро тағйир медиҳанд. Чӣ тавре, ки таҷриба нишон медиҳад, тестиронии компютерӣ яке аз методҳои муосири арзёбии сатҳи омодагии донишҷӯён ба ҳисоб рафта, ҳосил кардани тасаввуроти воқеӣ дар бораи донишҳои воқеии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба ҳисоб меравад.

**Калидвожаҳо:** аутент, маҳорат, методика, дидактика, педагогика, донишҷӯ, худинкишофдиҳӣ, эҷодӣ, омӯзгор, барнома, компютер, иттилоот, техника, чандрасона, диалект.

### СТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

В своей статье авторы называют выход в виртуальное пространство эффективным инструментом развития социокультурной компетентности: он использует возможности инновационных технологий в профессиональном образовании и способствует формированию общих компетенций, необходимых для подготовки квалифицированных выпускников на рынке труда. Также следует отметить, что использование инновационных технологий обучения позволит изменить проверку теоретических и практических знаний, получаемых студентами. Опыт показал, что компьютерное тестирование является одним из самых современных методов оценки уровня подготовленности студентов, позволяющим получить реальную картину реальных знаний студентов высших учебных заведений.

**Ключевые слова:** аутентичный, умение, методика, дидактика, педагогика, ученик, саморазвитие, творчество, учитель, программа, компьютер, информация, технология, мультимедиа, диалект.

### STRUCTURAL DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL EDUCATION IN FOREIGN LANGUAGES

In the article, the authors call access to the virtual space an effective tool for the development of socio-cultural competence: it uses the possibilities of innovative technologies in vocational education and contributes to the formation of general competencies necessary for the preparation of qualified graduates in the labor market. It should also be noted that the use of innovative teaching technologies will change the verification of theoretical and practical knowledge received by students. Experience has shown that computer testing is one of the most modern methods for assessing the level of students' preparedness, which allows you to get a real picture of the real knowledge of students of higher educational institutions.

**Key words:** authentic, skill, methodology, didactics, pedagogy, student, self-development, creativity, teacher, program, computer, information, technology, multimedia, dialect.

**Информация об авторах:** Файзализода Бахрулло Файзали - д.п.н. профессор кафедры информационных технологий и методики обучения информатике государственного учреждения образования «Бохтарский государственный университет имени Насири Хусрава». Республика Таджикистан, г. Бохтар, улица Айни, 67. Тел.: (+992) 988-22-00-33; **E-mail:** [faizalizoda.bakhrullo@mail.ru](mailto:faizalizoda.bakhrullo@mail.ru)

Сафарова Саёхат Хотамовна - соискатель кафедры информационных технологий и методики обучения информатике государственного учреждения



образования «Бахтарский государственный университет им. Насири Хусрава». Республика Таджикистан, г. Бокhtar, улица Айни 67. E-mail: [hotamzodasayohat@gmail.com](mailto:hotamzodasayohat@gmail.com)

**information about the authors:** Faizalizoda Bahrullo Faizali - doctor of pedagogical sciences, professor of the department of information technology and methods of teaching informatics of the state educational institution «Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav». Republic of Tajikistan, Bokhtar city, 67 Ainy Street. **Tel:** (+992) 988-22-00-33; **E-mail:** [faizalizoda.bakhrullo@mail.ru](mailto:faizalizoda.bakhrullo@mail.ru)

Safarova Sayohat Hotamovna – competitor of the department of information technology and methods of teaching informatics of the state educational institution «Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav». Republic of Tajikistan, Bokhtar city, 67 Ainy Street. **E-mail:** [hotamzodasayohat@gmail.com](mailto:hotamzodasayohat@gmail.com)

ТДУ – 514+37 (2 тоҷ)

ТКТ – 12-151 (2 тоҷ)

С - 90

## АСОСҶОИ МЕТОДОЛОГИИ ФАРОГИРИИ БАКАЛАВРҶО БА ТАҲСИЛОТ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ

Сулаймонов У.И.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Фарогирии бакалаврҷо ба таҳсилот раванди муттасили таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавӣ, зеҳнӣ, фарҳангӣ, ҷисмонӣ ва салоҳияти касбии шахс равона карда шудааст, ки дар онҳо ҳосил намудани маҷмӯи дониш, маҳорат, малака, ақида, ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои маънавие, ки таълимгирандагон дар давоми таҳсил дар муассисаи таълимӣ соҳиб мегарданд [5, с. 2-3].

Таҳсилоти фосилавӣ зинаи нави рушди таҳсили ғоибона ва ҳам рӯзонаи таҳсил буда, дар он истифодаи технологияҳои иттилоотӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. Фарқияти ин аз намуди ғоибонаи таҳсил дар он аст, ки қисми муҳими маводи таълимӣ на соҳибхитиёрона, балки пайваста бо муносибат бо омӯзгор дар речаи on-line (видеоконфронс, чат, вебинар, видеодарсҳо, скайп тамос бо телефон ва дар речаи off-line ба воситаи почтаи электронӣ ғайра) азхуд мешавад [6, с. 5-14].

### 1. Мақсади таъсис ва истифодабарии низоми таҳсилоти фосилавӣ

Одатан таъсиси низоми таҳсилоти фосилавӣ дар баробари омилҳои объективӣ омилҳои субъективӣ, низ таъсир мерасонад. Мақсади таъсиси низоми таҳсилоти фосилавиرو ба таври мухтасар ба чунин қисмҳо чудо кардан мумкин аст (расми 1).

**Қисми 1.** “Фардисозии таҳсилот” имкон медиҳад, ки сифати таълим дар низоми таҳсилоти фосилавӣ беҳтар гардида, дар он хусусиятҳои фардии муҳассилин пурра ба инобат гирифта шаванд.

**Қисми 2.** “Фаъолсозии ҷараёни таълим” нишон медиҳад, ки ҷараёни таҳсилот аз рӯйи ҷадвали фардӣ амалӣ карда мешавад. Ин ҷадвал ҳатман тағйирёбанда буда, дар мувофиқа бо ҷалби бакалаврҷо ва ҷараёни қабулсозии иттилоот аз ҷониби онҳо ба танзим дароварда мешавад.

**Қисми 3.** “Имконияти истифодабарии захираҳои кадрӣ” дар низоми таҳсилоти фосилавӣ барои тавсеаи меҳнати омӯзгорӣ шароит муҳайё намуда, барои баландбардории таҳассуси омӯзгорон ёрии амалӣ мерасонад. Ҳалли ин масъала ба корҳои омӯзгорӣ мадад мерасонад.

**Қисми 4.** “Баландбардории самарабахшии таълим” бо истифодабарии принципҳо, усулҳо ва воситаҳои техникӣ дар низоми таҳсилоти фосилавӣ, тавассути Интернет амалӣ карда мешавад, ки он нисбат ба усулҳои анъанавӣ афзалият дорад.

**Қисми 5.** “Тавсеаи бозори хизматрасониҳои омӯзишӣ” бо он шарҳ дода мешавад, ки чорӣ намудан ва истифодабарии мақсадноки низоми таҳсилоти фосилавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ боиси бевосита васеъшавии бозори хизматрасониҳои омӯзиши мегардад.

**Қисми 6.** “Муҳофизат ва паҳн намудани таҷрибаҳои педагогӣ, донишҳо ва беҳтар сохтани методикаи таълим” имкониятҳои истифодабарии мизочони иттилоот ва бойгонииҳои электрониро афзун месозад.

**Қисми 7.** “Тақвият бахшидани чараҳои таълим аз ҳисоби истифодабарии компонентҳои нави таълимӣ” истифодабарии ҳамачонибаи серверҳои таълимии электронии e-mail ё http – ро таъмин мекунад.

**Қисми 8.** “Сафарбаркунии иловагии захираҳои маъмури” дар низоми таҳсилоти фосилавӣ тақвият бахшидани таъсирасониҳои маъмуриро талаб менамояд.



Ҳамаи қисмҳои мақсади таъсис додани низоми таҳсилоти фосилавӣ дар якҷоягӣ амсилаи мукамалсозии механизми фаъолияти таълимӣ-тадқиқотии бакалаврҳо дар низоми таҳсилоти фосилавӣ ташкил менамояд [1;2;10]. (расми 1).

Расми 1. Амсилаи мукамалсозии механизми фаъолияти таълимӣ-тадқиқотии бакалаврҳо дар низоми таҳсилоти фосилавӣ

## 2. Масъалаҳои, ки мураттибони низоми таҳсилоти фосилавӣ ба уҳда доранд.

Ин масъалаҳо, ки инфрасохтор, лавозимот ва маблағгузори низоми таҳсилоти фосилавиरो ташкил медиҳанд ба 5 қисм ҷудо мешаванд. Онҳо дар маҷмӯъ ба шакли амсила пешниҳод намуда, баъдан шарҳи онҳо баён мекунем.

Масъалаҳои асосие, ки ҳангоми таъсиси низоми таҳсилоти фосилавӣ ҳал карда мешаванд ҳамчун амсилаи ҷобачогузори раванди таълими низоми таҳсилоти фосилавӣ дар (расми 2) нишон дода шудааст [8 с. 28-30].

**Қисми 1.** “Мувофиқати намудҳои анъанавии таълим”, ки дар муассисаҳои таълимӣ қабул шудаанд. Дар он ҳал намудани масъалаи ташкили чараҳои таълим ва фаъолияти омӯзгорон то андозае ба инобат гирифта мешавад. Низоми таҳсилоти фосилавиरो набояд ҳамчун системаи новобастаи алоҳида ҳисобем, чунки он яке аз намудҳои ёрирасони таҳсилоти анъанавӣ мебошад, ки чараҳои таълимро идора намуда, барои ба низом даровардани сарбориҳои омӯзгорон ёрӣ мерасонад. Дар мавриди истифодабарии низоми таҳсилоти фосилавӣ компонентҳои бевоситаи чараҳои таълим ба мисли деканат ва қисмати таълим ва системаи тестӣ дуюмдараҷа ҳисобида мешаванд. Агар мо низоми таҳсилоти фосилавиरो ҳамчун системаи алоҳидаи алтернативӣ ба усули анъанавии таълим арзёбӣ намоем, бояд дар он деканати электронӣ, ба ҳам алоқамандии курсҳои мавҷуда, маълумотномаҳои оморӣ барои

чараёни таълимиро таъмин кунем, ки онҳо ивазкунандаи функцияи деканат дар усули муқаррарӣ мебошанд.

**Қисми 2.** “Ташкили таъмини маводҳои таълимии муҳассилин” ба таври дуруст, фавран ва самарабахш дастрас намудани адабиёти таълимӣ, маводҳои зарурӣ, тестҳо дар шароити дур будан аз омӯзгорон ва муассисаҳои таълимӣ яке аз функцияҳои асосии низоми таҳсилоти фосилавӣ мебошад. Дар кадом сатҳ иҷроиши ин масъала аз технологияи дастрас намудани иттилоот ва барандагон мувофиқи он вобаста аст.

**Қисми 3.** “Сертификатсияи донишҳо” сертификатсияи донишҳо дар низоми анъанавии таълим дар намуди санчишҳо ва имтиҳонот гузаронида мешаванд. Он дар низоми таҳсилоти фосилавӣ танҳо дар шакли ягонаи амалӣ-тестҳои ғаёл гузаронида мешавад, ки натиҷаҳои онҳо ба таври автоматӣ коркард мегарданд. Дигар навъҳои санчишҳо ва сертификатсияи донишҳо ба мисли супоришҳои инфиродӣ, корҳои лабораторӣ, корҳои мустақилона, корҳои курсӣ, санчиши виртуалӣ, рейтингҳо, рисолаҳои хатм ва имтиҳонҳо, ки дар речаи on-line (видеоконфронс, чат, вебинар, видеодарсҳо, скайп, тамос бо телефон ва дар речаи off-line ба воситаи почтаи электронӣ ва ғайра) иҷро мешаванд, дар шакли баръакс аз бакалавр ба омӯзгорон.

**Қисми 4.** “Ташкили алоқаҳои баръаксии муҳассилин дар раванди таълим” агар дар қисми пешин масъала якқимата ба санчиши донишҳои бакалаврҳо дар ягон ҳолати таълим нигаронида шуда бошад, дар ин қисм он ба ёри бакалаврҳо аз тарафи омӯзгорон бахшида мешавад. Моҳияти ин ёрӣ таҳрири ғаврии чараёни таълим ва фардиқунонии он мебошад. Дар ин бахш омили муҳим муносибати доимӣ ва ғаврии ба баҳсҳои табиӣ ва зарурӣ алоқаманд вобаста мебошад. Ҳамзамон, дар он ёри муаллим дар фаҳмиши маводи таълимӣ, ки муҳассилин ба шарҳҳои иловагӣ эҳтиёҷ дорад, афзалият додан лозим аст.

**Қисми 5.** “Гузaronидани чараёни таълим ва идорақунии он” дар ин бахш суҳан дар бораи маъмурият дар идорақунии низоми таҳсилоти фосилавӣ дар маҷмуъ ва дар алоҳидагӣ бо компонентҳои он бо иштироки субъектҳои чараёни таълим-муҳассилин, омӯзгорон ва маъмурият меравад. Ҳар яке аз онҳо дар низоми таҳсилоти фосилавӣ талаботҳои хоси худро доранд. Муҳассилинро ба талаботҳои нав ва тавсифҳои маводҳои пешниҳодгардида шиносонида, амиқӣ ва суръати омӯзиши онҳоро ба басомад ва тавсифи таъсири байниҳамдигарӣ бо омӯзгорон омезиш додан лозим аст.

Омӯзгор метавонад дар мавридҳои лозимӣ сохтори маводи таълимиро тағйир дода, талаботҳои навро пешниҳод намояд. Маъмурият бошад, дар навбати худ оморҳои дақиқро аз рӯи барномаҳои таълимӣ, ки ба давомот ва сифати таҳсили бакалаврҳо алоқаманданд, пешниҳод намояд.



Расми 2. Амсилаи ҷобачогузории раванди таълим дар низоми таҳсилоти фосилавӣ

### 3. Принципҳои методологии созиши низоми таҳсилоти фосилавӣ

Методологияи низоми таҳсилоти фосилавӣ дар асоси принципҳои иттилоотсозии таҳсилот ва ба таври васеъ истифодабарии технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ асос ёфта аст. Принципҳои додасударо дида мебароем [3; 4].

**Қисми 1.** “Принсипи фаъолсозӣ” – инкишофи методҳои нави таълим гипертехнология, татбиқи зехнияти сунъӣ, мултимедиа, системаҳои телекоммуникатсиониро дар низоми таҳсилоти фосилавӣ тақозо менамояд.

**Қисми 2.** “Мутобиқпазирии раванди таълим” – сифат ва самарабахшии раванди таълим аз назари анъанавӣ аксаран аз он вобастааст, ки омӯзгор то кадом андоза маводи таълимиро ба шароити мушаххаси ин раванд мувофиқ менамояд. Имкониятҳои навро барои инкишофи принсипи “Мутобиқпазирии раванди таълим” системаҳои муосири телекоммуникатсионӣ дар низоми таҳсилоти фосилавӣ истифодашаванда пешниҳод мекунад.

**Қисми 3.** “Принсипи чандирият” – ин принсип дар ҳама марҳилаҳои созиши низоми таҳсилоти фосилавӣ: ҳангоми коркарди барномаҳои курс, форматсозии мушаххаси раванди таълим бо назардошти усулҳо ва воситаҳои таълимӣ дар фаъолияти марказҳои таҳсилоти фосилавӣ истифода бурда мешавад. Ин принсип ҳамзамон, фаъолияти омӯзгорон (онҳо дар дилхоҳ мавқеъ дар шароитҳои гуногун ба кори худ машғул буда метавонанд) ва муносибати онҳоро ба муҳассилин (онҳо метавонанд сини соли гуногун дошта, дар дилхоҳ ҷой маскун бошанд) тавсиф мекунад.

**Қисми 4.** “Принсипи модуль” – ҳангоми ташаккули барномаи таълимӣ курсҳо модульҳои аз комплексҳои мувофиқ иборат интихоб карда мешаванд, ки онҳо дар маҷмӯъ талаботҳои муҳассилинро ба донишҳои азхудшаванда ва талаботҳоро ба таркиби барномаҳои раванди таълим таъмин менамоянд.

**Қисми 5.** “Самарабахшии иқтисодӣ” – афзоиши қабули донишҷӯён дар низоми таҳсилоти фосилавӣ васеъсозии фонди аудиторӣ, коргарони иловагиро талаб намекунад. Дар низоми базаҳои техникаи мавҷуда метавон теъдоди номаҳдуди муҳассилинро ба таҳсил ҷалб намуд. Технологияи низоми таҳсилоти фосилавӣ, ки барои марҳилаи нахустин пешбинӣ шудааст, метавонад муддатҳои зиёд бо харчи камтарин барои муҳассилини бешумор истифода шавад. Ин принсип ба таври мухтасар дар (расми 3) нишон дода шудааст.



Расми 3. Сохти методологӣи принсипҳои таҳсилоти фосилавӣ

#### 4. Таъминоти амсилаи таълимӣ-иттилоотӣ ҳангоми истифодабарии низоми таҳсилоти фосилавӣ


Шакли фосилавии таҳсилот зарурияти сохтани амсилаи таълимро пеш меорад. Дар низоми анъанавии таълим амсилаи фаннӣ муайянкунанда маҳсуб мешавад, ки он бо нақшаи таълимии ҳатмӣ ва ҷадвали машғулиятҳо вобаста аст. Муҳофизони иттилоот дар ин низом китобҳои дарсӣ, воситаҳои ёрирасони таълимӣ, дастурҳои методӣ, маводҳои дидактикӣ аудио ва видеосабтҳо, барномаҳои компютерӣ буда, муаллим шорехи онҳо ба ҳисоб меравад. Дар ин амсила хусусиятҳои фардии бакалавр сарфи назар шуда, ба донишандӯзии онҳо талаботҳои яхела гузошта мешавад. Шартан ин амсилаи фаннӣ дар (расми 4) нишон дода шудааст.



Расми 4. Амсилаи таълимӣ-иттилоотӣ дар низоми таҳсилоти фосилавӣ

Дар амсилаи таълимӣ – иттилоотии низоми таҳсилоти фосилавӣ маҷмуи вазъиятҳои ибтидоӣ мавҷуданд, ки онҳо тестирунии пешакии бакалаврҳоро муайян мекунанд. Нақши омӯзгор дар ин амсила аз баҳогузорӣ ба вазъиятҳои ибтидоӣ, сохтани масирҳои фардӣ ва маълумотдиҳии вазъиятҳои ниҳой иборат аст. Назорати мунтазам ба омӯзгор имкон медиҳад, ки масири ҳар як муҳассилинро ба таври ҳаракатнок таҳрир намояд. Дар ин маврид вазъияти ниҳойи муҳассилин метавонад аз вазъияти ибтидоӣ ба кулли фарқ дошта бошад. Ба манбаъҳои иттилоотии амсилаи фаннӣ бонк ва базаҳои маълумотҳо, базаҳои донишҳо, базаҳои роҳнамоӣ-иттилоотӣ, системаҳои чувствҷӯӣ – мумайзӣ илова шуда, ба таври табиӣ роли барномаҳои компютериҳои характери таълимӣ дошта афзоиш меёбад.

Аҳамияти асосиро дар ин амсила технологияи иттилоотӣ – коммуникатсионӣ ташкил медиҳад, ки онҳо дастрасии муҳассилинро ба захираҳои ҷаҳонии илмӣ-таълимӣ таъмин менамоянд. Азбаски, дар амсилаи иттилоотӣ муҳассилин ба таҳмилкунандаи донишҳо ва компютер ба воситаи дидактикии асосӣ табдил меёбад, масъалаи ҳалли мушкилоти раванди физиологии таҳсилоти фосилавӣ ба миён меояд ва ин дар амсилаи иттилоотӣ дар (расми 5) тасвир ёфта аст.



Расми 5. Амсилаи ҳалли мушкилоти раванди физиологии таҳсилоти фосилавӣ

Оид ба имкониятҳои дидактикӣ ва шароитҳои истифодабарии захираҳо ва хизматрасониҳои иттилоотӣ-таълимӣ, воситаҳои мултимедии низоми таҳсилоти фосилавӣ дар асарҳои олими рус Полат Е.С. [7] маълумоти мукаммал оварда шудааст. Ҳамчун намуна аз он барои таҳқиқотҳои хеш баъзе нишондодҳоро ҷо дода, аз онҳо амалан истифода мекунем. Масъалагузори муаллиф оид ба истифодабарии Интернет дар ҳалли масъалаҳои ба низоми таҳсилоти фосилавӣ алоқаманд маҳдуд буда, доираи проблемаҳои ба мавзӯ вобаста нисбатан кам мебошад. Аммо аксар тасаввуротҳо, баёнотҳо ҳангоми гузариш ба доираи васеи масъалаҳои актуалӣ дар низоми таҳсилоти фосилавӣ моҳияти хешро аз даст намедиханд. Аз ҷумла, муаллифи ин китоб қайд мекунанд: “Таҷрибаҳои ватанӣ ва хориҷӣ оид ба истифодабарии мултимедиа бар он ақидаанд, ки онро натавонанд ҳамчун манбаи иттилоот, балки ҳамчун воситаи идоракунии таълим қабул намудан лозим аст. Коркарди лоиҳаҳо, рӯнамоҳо бо истифодабарии воситаҳои мултимедӣ ва ҷойгир намудани онҳо дар шабакаҳои Интернет имкон медиҳад, ки муҳассилин дониш ва малакаҳоро соҳиб гашта, нисбат ба низоми анъанавӣ фаротар раванд”. Усули педагогии додашуда нисбат ба соҳаҳои маҳдуди пешниҳодгардида нақши зиёдтар дорад. Онро одатан дар ҳама соҳаҳои технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ истифода бурдан мумкин аст. Ба ақидаи ман ин маъноро чунин ифода намудан ба мақсад мувофиқ мебошад: технологияҳои иттилоотиро на ҳамчун манбаи иттилоот, балки ҳамчун таҷҳизоти идоракунии таълим истифода намудан лозим аст. Татбиқи васеи технологияҳои педагогӣ зарурияти воқеи мебошад, аммо ин нуқта дар адабиёти ватанӣ хело кам таъкид шудааст. Дар навбати худ муаллиф қайд мекунанд, ки “Воситаҳои фаъоли мултимедӣ имкониятҳои муосири ташкил ва

банақшадарории кори омӯзгорро таъмин месозанд. Нақшаи машғулиятхоро дар намуди гиперматн, ки дар он навъҳои гуногуни кор пешбинӣ шудааст, тартиб додан мумкин аст. Яке аз намудҳои гиперматн: гиперматни муосири сайёр мебошад. Онро натавон ҳамаҷун василаи интиқол, балки ҳамаҷун навъи гуногуншакли ҷамъоварии иттилоот, ташкил намудани тестҳо истифода бурдан мумкин аст”.

Дар “фарҳанги забони тоҷикӣ”, шарҳи калимаи арабии “фосила”, “фосилавӣ”, “фосиладор” ба чунин маъни истифода шудааст: вақт ва масофаи ду ҷиз, масофаи миёни ду ҷиз, ҳар чӣ ки бо фосила аст, фосиладор, масофадор, дорои фосила, ду ё чанд ҷиз, ки аз ҳам фосила доранд [9, с. 441].

#### Адабиёт:

1. Aston M. Education and the Internet: Some Experiences From a UK Perspectives/“Education via the Internet”, “Internet Usage in Education”, Proceedings-UNESCO. Minsk, 2000.
2. Агапонов С.В. и др. Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий/Под ред. З.О. Джалиашвили. СПб., 2003.
3. Канаев В.И. Дистанционное обучение: Технологические аспекты. М., 2004.
4. Карпенко М.П. Об итогах проведения эксперимента в области образования в СГИ // Дистанционное образование: открытые виртуальные среды: Материалы VII Международной конференции по дистанционному образованию (Россия, Москва, 17-18 июня 1999г.) / Под ред. В.П. Тихомирова, В.И. Солдаткина, Д.Э. Колосова М., 1999.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф аз 22 июли соли 2013, №1004;
6. Мирбобоев Р., Одинаев Б., Авғонов А., Самадов С., Шоев М., Исвалиев С. Таҳсилоти фосилавӣ – Душанбе, - с. 2015 – 24 сах.
7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. Пособие для студентов высшего учебного заведения. М., 2004;
8. Трайнев В.А., Гуркин В.Ф., Трайнев О.В. Дистанционное обучение и его развитие М., 2007. 297 с.
9. Фарҳанги забони тоҷикӣ, ҷилди 2. М.Ш. Шукуров, В.А. Капранов, Р. Ҳошим, Н.А. Масъумӣ, Москва 1969, 947 сах. 6, с. 441
10. Щенников С.Л. Открытое дистанционное образование. М., 2002.

### **АСОСҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ФАРОГИРИИ БАКАЛАВРҲО БА ТАҲСИЛОТ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ**

Мақолаи мазкур доираи фаъолияти асосҳои методологии фарогирии бакалаврҳо ба таҳсилот дар низоми таҳсилоти фосилавиро дар бар мегирад. Таҳияи мақола бо мақсади беҳтар гардидани дониш, маҳорат, малака, ақида, ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои маънавии бакалаврҳо (таълимгирандагон) дар низоми таҳсилоти фосилавӣ пешбинӣ гардидааст. Амсилаҳои мукамалсозии механизми фаъолияти таълимӣ-тадқиқотии бакалаврҳо, ҷобачогузории раванди таълим, сохти методологии принципҳои таҳсилоти фосилавӣ, таълимӣ-иттилоотӣ, ҳалли мушкилоти раванди физиологӣ ба ақидаи мо яке аз фаъолиятҳои муҳиме мебошанд, ки ба такмил ва дигаргуншавӣ ниёз доранд. Доир ба амсилаҳои зикршуда дар мақола маълумоти пурра оварда шудааст. Хулоса, дар мақола ҳамаи қисмҳо, амсилаҳо ва мақсадҳо баҳри мукамалсозии механизми фаъолияти таълимӣ-тадқиқотии бакалаврҳо ҷой дода шудаанд.

**Калидвожаҳо:** асосҳои методологӣ, принципҳо, бакалаврҳо, фардисозии таҳсилот, ғойбона, маводи таълимӣ, ҷараёни таълим, технологияҳои иттилоотӣ, таҳсилоти фосилавӣ, Интернет, амсила, речаи on-line, речаи off-line, фаъолсозӣ, таҷрибаҳои педагогӣ.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИЕМА БАКАЛАВРОВ В ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена деятельности методологических основ включения бакалавров в образование системы дистанционного образования. Подготовка статьи направлена на совершенствование знаний, навыков, умений, представлений, мировоззрения и духовных ценностей бакалавров (студентов) в системе дистанционного образования. Примеры совершенствования механизма учебно-исследовательской деятельности бакалавров, реализации учебного процесса, методического построения принципов дистанционного обучения, учебно-информационного, решения проблем физиологического процесса являются, на наш взгляд, одним из важных направлений деятельности, которые нуждаются в улучшении и изменении. В статье представлена полная информация об упомянутых моделях. Одним словом, статья содержит все части, примеры и цели совершенствования механизма учебно-исследовательской деятельности бакалавров.

**Ключевые слова:** методические основы, принципы, бакалавры, персонализация обучения, абсентеизм, учебные материалы, учебный процесс, информационные технологии, дистанционное обучение, Интернет, пример, режим on-line, режим off-line, активизация, педагогические опыты.

## METHODOLOGICAL BASES OF ENROLLING BACHELORS IN EDUCATION IN THE SYSTEM OF DISTANCE EDUCATION

The same article is cover to the scope of the activity of the methodological bases of inclusion of bachelors in education of the distance education system. The preparation of the article is intended to improving the knowledge, skills, abilities, ideas, outlook and spiritual values of bachelors (learners) in the distance education system. Examples of improving the mechanism of educational-research activity of bachelors, implementation of the educational process, methodological construction of the principles of distance education, educational-informational, solving the problems of the physiological process are, in our opinion, one of the important activities that need improvement and change. The article provides complete information about the mentioned models. In short, the article contains all the parts, examples and goals of improving the mechanism of educational and research activity of bachelors.

**Keywords:** methodological bases, principles, bachelors, personalization of education, absenteeism, educational materials, educational process, information technologies, distance education, Internet, example, on-line mode, off-line mode, activation, pedagogical experiences.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Сулаймонов Убайдулло Исматуллоевич, муаллими калони кафедраи илмҳои компютери Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға, 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16. Телефон: (+992) 985-86-68-67. E-mail: [ubaydullo-1992@mail.ru](mailto:ubaydullo-1992@mail.ru)

**Информация об авторе:** Сулаймонов Убайдулло Исматуллоевич - старший преподаватель кафедры компьютерных наук Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес, 735360, Республика Таджикистан г. Куляб, ул. С. Сафарова 16. Телефон: (+992) 985-86-68-67. Электронная почта: [ubaydullo-1992@mail.ru](mailto:ubaydullo-1992@mail.ru)

**information about the author:** Sulaimonov Ubaidullo Ismatulloevich - Senior Lecturer of Department of Computer Science, Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address, 735360, Republic of Tajikistan sh. Kulob, S. st. Safarova 16. Phone: (+992) 985-86-68-67. E-mail: [ubaydullo-1992@mail.ru](mailto:ubaydullo-1992@mail.ru)

## ОИД БА МАФҲУМИ «ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ» ВА АРЗИШҲОИ ОН

Шоимардонов Х.Н.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Дар байни масъалаҳои гуногуни глобалие, ки дар ҷаҳони муосир ҳаллу фасли худро талаб мекунад, масъалаи ҳифз ва нигоҳдории инсон ҳамчун навъи биологӣ ва махлуқи иҷтимоӣ аҳамияти махсусро касб мекунад. Ва сухан на танҳо дар бораи он ки вазъияти нохуби экологӣ, ки ба иллати хоҷагидории нодурусти инсон, зиёд шудани хушунат, ки дар сатҳи байналмилалӣ ба ҷанг табдил ёфта истодаанд ва афзоиш ёфтани ҷиноёт дар сатҳи давлатҳои алоҳида метавонанд ба фоҷиаҳои глобалии экологӣ ё техногенӣ дабдил ёбанд, меравад, балки имкон дорад, инсониятро аз рӯи кураи Замин несту нобуд кунад, ё ин ки муносибати бепарвоёнаи инсон нисбат ба саломатии худ дер ё зуд боиси марги инсоният ҳамчун навъи биологӣ мешавад.

Ин масъалаи глобалӣ ба ном бухрони антропологӣ, ба таври дигар гӯем дегуманизатсия (инсончудой) инсон, бегонашавии ӯ аз ҳаёт, аз меҳнат, аз фарҳанг, аз ҳуди худ, «дар худ хатари хароб кардани он асоси биогенетикиеро ҳомил мебошад, ки заминаи ҳастии инфиродии инсон ва ташаккули он ҳамчун шахсият, асосе, ки дар ҷараёни иҷтимоисозӣ барномаҳои гуногуни рафтори иҷтимоӣ, тамоюлҳои арзишӣ, фарҳанг нигоҳдорӣ шуда тавлид мегардад, муттаҳид мекунад, ташкил медиҳад» [1, с.32].

Бо чунин фаҳмиш моҳияти бухрони антропологӣ, масъалаи нигоҳдории ҷисму бадан ва инкишофи ахлоқи инсон дида шуда меистад. Дар бораи моҳияти ахлоқи шахсият дар рушди ҷисму бадан, дар бораи алоқаи мутақобилаи ҷисму бадан бо маънавиёти инсон Р. Шустерман ба таври муайян ибрози ақида намудааст. Ҳамон тавре ки ин донишманд қайд мекунад кодекси ахлоқ дар айни ҳол як чизи мучарраду мавҳум аст, ҳанӯз ба он тавассути дамидан ҳаёт дода намешавад. Ҳар гуна чизи ба таври бояду шояд амалӣ намудаи хислати ахлоқӣ на танҳо ба фаъолияти ҷисму бадан, балки (шомили сухан), аз ҳолати муносиб ва ифодаи рӯй, ки ба эҳсоси мавриди ниёз ишора мекунад, вобаста мебошад. Симо ва махсус рӯи инсон мисли оина аст ва ҳар гуна феълу инфиолоте, ки дар ботини инсон рух бидиҳад, дар рӯи ӯ инъикос меёбад. Аз ин рӯ, ӯро оинаи бадан меҳисобанд. «Он чизе, ки бо рӯи сард ва ҳашин пешниҳод гардад, наметавонад амали воқеии хайрхоҳона бошад» [2, с.56].

Ҳуди гузоштани масъалаи истиқрор ва ташаккули маънавиёту ахлоқи инсон тавассути ҷисму баданаш аз тарафи донишмандон ҷолиб ва мароқангез мебошад: ҳам барои фалсафа ва ҳам барои педагогика, чунки сухан дар бораи алоқаи мутақобилаи ҳаракатҳои ҷисму бадани инсон ва маънавиёти ӯ меравад: «Меъёрҳои иҷтимоие, ки барои бадани мо шудаанд ва арзишҳои этикие, ки метавонанд нерӯи худро бидуни гуфтан дар бораи онҳо ва ё қонун эълон шуданашон, онҳо худ ба худ риоя мешаванд ва бар дӯши мо бо одатҳои баданамон бор карда шудаанд, шомили одати эҳсос кардан, ки реша дар бадан доранд, маҳфуз мемонанд» [10, с.56].

Дар матни чунин фаҳмиш аз тарафи В. С. Степин ва Р. Шустерман аҳамияти ҷисму бадан дар рушди маънавиёту ахлоқ вазифаи педагогии тарбияи саломатии хонандагон ва тамоюли онҳо ба тарзи ҳаёти солими ахлоқӣ тавассути дар хонандагон ташаккул ёфтани одатҳои баданӣ, ки реша дар ахлоқ доранд, намоён мегардад.

Ҳаллу фасли ин вазифа аз тарафи омӯзгор дорои имконоти ворид намудани кӯдак ба ҷаҳони фарҳанг ва арзишҳо, ҳифзу ҷисму бадан, рушд додани маънавиёти он иборат мебошад.

Масъалаи ҳифзи инсон ҳамчун сохтори биосотсиалӣ ин муҳимтарин масъалаи иҷтимоию педагогике мебошад, ки дар пасманзари мазмунии он арзиши ҳаёти инсонӣ



қарор дорад; аммо чанбаи ахлоқи он бошад, ба ҳайси муайянкунанда ба қайд гирифта мешавад. Ин масъала барои педагогика манфиати назариявӣ ва амалӣ дорад ва муваззаф аст, масъалаи равияи хонандагонро бобати таҳким ва ҳифзи саломатӣ ҳамчун яке аз муҳимтарин арзишҳои ҳастии инсон, тарбияи маънавиёти ҷавонон ҳаллу фасл намояд.

Яке аз тарзҳои имконпазири ҳаллу фасли ин вазифаҳо шиносонидани хонандагону ҷавонон ба арзишҳои умумибашарӣ ва дар маҷмӯъ, баҳусус ба арзишҳои тарбияи ҷисмонӣ мебошад. Чи тавре ки Р. Шустерман қайд мекунад: «дар ин ҷо нақши маҳсус ба омӯзгор, ба шахсе, ки хела хуб дарк мекунад, ки инсонгарии ҳақиқӣ на аз генетика маншаъ мегирад, балки тавассути тарбия ба даст меояд, дар ин ҷо, бадан, рӯҳ ва фарҳанг бояд ба якдигар зич алоқаманд бошанд» [10, с.53]. Ҳаллу фасли вазифаи шиносонидани хонандагон ба арзишҳои тарбияи ҷисмонӣ ташаккули омодагии омӯзгори оянда ҷиҳати шиносонидани хонандагон ба арзишҳои тарбияи ҷисмониро дар назар дорад.

Мафҳуми «арзиш» дар улуми инсонӣ имкон медиҳад, маъноҳои позитивии (мусбат) падидаҳои гуногун барои ҳаёт ва фаъолияти инсон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ҷомеа дар кулл қушода шавад. Дар хориҷ аз ниёзҳои инсонҳо ва шаклҳои ҳаёту фаъолияти онҳо арзишҳо вучуд надоранд. Худи арзиш аз як сӯ бо сифатҳои объект амчун барандаи арзишҳо ва аз сӯи дигар бошад, бо талаботи субъект муайян карда мешавад. Дар арзиш вижагиҳои субъект ва муносибатҳои субъектӣ восита мешавад, ки дар онҳо дар якҷоягӣ ду унсур инъикос карда шудааст: падидае (субъект) дорои сифатҳое, ки қодир ба қаноатманкунии талаботи субъект аст ва худи субъекте, ки ниёз ба ин падида дорад.

Барои муайян кардани арзишҳои тарбияи ҷисмонӣ, зарур аст, ки ба мафҳуми «тарбияи ҷисмонӣ» муроҷиат кунем.

Ин мафҳум ба таври ҳамаҷониба дар татқиқоти И. М. Биховская, Н. Н. Визитей, М. Я. Виленский, С. А. Жумурова, А. С. Запесотский, Л. И. Лубишева, Е. П. Левченко, Л. П. Матвеева, Г. С. Туманян ва дигарон мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст.

Дар назари аввал ҳеҷ зарурате бобати боз, яъне мучаддан қушодани он чизе, ки аллакай дар адабиёти илмӣ асоснок карда шудааст, нест. Сарфи назар аз ин, мо зарур меҳисобем, ки ба падидаи тарбияи ҷисмонӣ муроҷиат карда, онҳоро дар матни иқтидори арзиши ин падида дар карда сарфаҳм биравем.

Дарку сарфаҳм рафтани ва падидаи тарбияи ҷисмонӣ дар матни иқтидории арзиши он нуқтаи гардиши барои ҷустуҷӯи захираҳо дар ташаккули омодагии омӯзгори оянда ҷиҳати шиносонидани хонандагон ба арзишҳои тарбияи ҷисмонӣ мебошад.

Чи хеле ки Л. И. Лубишев менависад: «Марҳилаи сифатан нави дарку сарфаҳм рафтани моҳияти тарбияи ҷисмонӣ ба соҳаи маънавиёти инсон, ҳамчун воситаи муосири тарбияи интеллектуалӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ алоқаманд мебошад. Ва агар ниёзи маҳсус ба исбот кардани таъсири бузурги машқҳои ҷисмонӣ ба моҳияти биологии инсон: ба саломатӣ, рушди ҷисмонӣ, сохтори морфофункционалӣ ӯ набошад, пас таъсири ӯ ба рушди маънавиёт шарҳу тавзеҳи маҳсус ва исбот карданро талаб мекунад. Далели муҳим ба ғайри муҳимияти тарбияи ҷисмонӣ барои рушду тараққиӣ ҳамаҷонибаи инсон метавонад, дарк ва сарфаҳм рафтани иқтидори арзишии ин падида бошад» [4, с.10].

Муроҷиати мо ба иқтидори арзиши тарбияи ҷисмонӣ ба он алоқаманд мебошад, ки инсонгарии асли тавассути тарбия ба даст оварда мешавад, ки дар он рӯҳу тан ва фарҳанг бояд, ба шакли хеле зич ба ҳам муттаҳиду алоқаманд бошанд. Вақте мо иқтидори арзиши тарбияи ҷисмониро муайян мекунем, мо имконияти он барои ташаккул ва истиқрори маънавиёту ахлоқи инсонро муайян мекунем.

Ҳаллу фасли вазифаи дарку сарфаҳм рафтани падидаи тарбияи ҷисмонӣ бо он сабук карда мешавад, ки аз тарафи Е. П. Левченко таҳлили ҳамаҷонибаи илмӣ мафҳуми «тарбияи ҷисмонӣ» анҷом дода шудааст.

Дар натиҷаи дарки назаривии нуқтаи назарҳои гуногун нисбат ба мазмуни мафҳуми «тарбияи ҷисмонӣ» Е. П. Левченко ба хулосае меояд, ки ин мафҳум бо маъниҳои зерин мавриди истифода қарор мегирад: 1) тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун машғулиятҳои системавии машқҳои ҷисмонӣ; 2) тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун як навъи фарҳанг; 3) тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун бархе аз фарҳанги шахсият 4) тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун фанни таълимӣ [5, с.118].

Ҳамон тавре ки таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, боз як маънои мафҳуми «тарбияи ҷисмонӣ» аз назари ин донишманд дур мондааст. Ин тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун бахше аз фарҳанг мебошад. Бо чунин маъно фаҳмидани мафҳуми «тарбияи ҷисмонӣ» - ро мо дар С. А. Жмурова дидем, ӯ гоյа донишмандонро дар бораи фарҳанг дар қарда, асоснок қард, ки тарбияи ҷисмонӣ на танҳо хислати сатҳи ягонаи фарҳанг, балки сатҳи умумӣ ва махсус мебошад: «Тарбияи ҷисмонӣ» соҳаи махсусе аз фарҳанг мебошад, ки дар доираи он инсон арзишҳои онро шайъӣ ва ғайришайъӣ мегардонад. Ин ҷанбаи самарноки он дар тақомули ҷисмонии инсонҳо мавриди истифода қарор мегирад» [5, с.135].

Мо, чунин мепиндорем, ки муайян қардани иқтидори арзишии тарбияи ҷисмонӣ дар матни мафҳуми тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун бахше аз фарҳанг имконпазир аст ва муайян қардани арзишҳои тарбияи ҷисмонӣ типологияи арзишҳоро дар маҷмӯъ ва махсусан арзишҳои тарбияи ҷисмониро дар назар доранд.

#### Адабиёт:

1. Акмаева Е.А. Содержание понятия «готовность будущего учителя к педагогическому взаимодействию с родителями» / Е.А. Акмаева // Образованиём современном мире: проблемы и перспективы: сборник научных статей. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – С. 3-13.
2. Амосов Н.А. Раздумья о здоровье / Е.А. Акмаева – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 64 с.
3. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с.
4. Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного саморазвития / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2002. – 272 с.
5. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление / С.Ф. Анисимов. – М.: Мысль, 1988. – 253 с.
6. Бездухов В.П. Теоретические проблемы становления гуманистического стиля педагогической деятельности будущего учителя / В.П. Бездухов. – Самара: СГПИ, 1992. – 104 с.
7. Бережнова Е.В. Педагогическое исследование: социально- гуманитарный аспект / Бережнова Е.В. // Педагогика. – 2005. - №6. - С. 23-30.
8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
9. Иванюшкин А.Я. «Здоровье» и «болезнь» в системе ценностных ориентаций человека / А.Я. Иванюшкин // Вестник АМН СССР. – 1982. - Т. 45. - №4. – С. 49-48.
10. Шустерман Р. Мыслить через тело: гуманитарное образование / Р. Шустерман // Вопросы философии. - 2006. - №6. - С. 52-67.

#### **ОИД БА МАФҲУМИ «ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ» ВА АРЗИШҲОИ ОН**

Мақола ба таҳқиқи мафҳуми «тарбияи ҷисмонӣ» бахшида шуда, дар раванди пажӯҳиш арзишҳои мушаххасан баррасӣ қарда шудааст. Тавре маълум аст, тарбияи ҷисмонӣ ба маънои васеъ ифода қарда мешавад, аз ҷумла тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун як навъи фарҳанг, тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун бархе аз фарҳанги шахсият, тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун фанни таълимӣ. Таҳқиқи муаллиф дар асоси сарчашмаҳо сурат гирифта, равшан қарда шудааст, ки масъалаи мазкур барои соҳаи педагогика манфиати назариявӣ ва амалӣ дорад ва муваззаф аст, масъалаи равияи хонандагонро бобати таҳким ва ҳифзи саломатӣ ҳамчун яке аз муҳимтарин арзишҳои ҳастии инсон, тарбияи маънавиёти

чавонон ҳаллу фасл намояд. Инчунин мафҳуми «тарбияи ҷисмонӣ» ва «арзиш» бо мисолҳои ҷолиб арзёбӣ гардидааст.

Умуман, баррасии масоили ба соҳаи тарбияи ҷисмонӣ аҳамиятнок буда, мақола ба мутахассисони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва оммаи хонандагон пешниҳод мешавад.

**Калидвожаҳо:** мафҳум, тарбияи ҷисмонӣ, арзиш, фаҳмиш, ташаккул, педагогика, тарбия, падида, эстетикӣ, таҳлил, фарҳанг.

## **О ПОНЯТИИ «ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» И ЕЕ ЦЕННОСТЯХ**

Статья посвящена изучению понятия «физического воспитания» и в процессе исследования обсуждаются конкретные значения. Как известно, физическое воспитание выражается в широком смысле, включая физическое воспитание как вид культуры, физическое воспитание как часть культуры личности, физическое воспитание как учебный предмет. Авторское исследование было проведено на основе источников, и было выяснено, что данный вопрос имеет теоретическую и практическую пользу для области педагогики, и необходимо решить проблему отношения студентов к укреплению и охране здоровья как одной из важнейших задач. важнейшие ценности человеческого бытия, воспитание духовности молодежи. Также на интересных примерах оценены понятия «физическое воспитание» и «ценность».

В целом рассмотрение вопросов, связанных со сферой физического воспитания, является важным, и статья представлена специалистам в области физического воспитания и широкой читательской общественности.

Ключевые слова: понятие, физическое воспитание, ценность, понимание, формирование, педагогика, воспитание, явление, эстетическое, анализ, культура.

## **ABOUT THE CONCEPT OF "PHYSICAL EDUCATION" AND ITS VALUE**

The article is devoted to the study of the concept of "physical education" and specific meanings are discussed in the research process. As you know, physical education is expressed in a broad sense, including physical education as a type of culture, physical education as part of the culture of the individual, physical education as an educational subject. The author's study was conducted on the basis of sources, and it was found that this issue has theoretical and practical benefits for the field of pedagogy, and it is necessary to solve the problem of the attitude of students to the promotion and protection of health as one of the most important tasks. the most important values of human being, the education of the spirituality of youth. The concepts of "physical education" and "value" are also evaluated using interesting examples.

In general, consideration of issues related to the field of physical education is important, and the article is presented to specialists in the field of physical education and the general public.

**Key words:** concept, physical education, value, understanding, formation, pedagogy, education, phenomenon, aesthetic, analysis, culture.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Шоимардонов Хайрулло – муаллими калони кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. **Суроға:** 735340, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Кӯлоб, кӯч. С. Сафаров 16. **Тел:** (+992) 988646266.

**Сведения об авторе:** Шоимардонов Хайрулло - старший преподаватель кафедры физического воспитания и методики его преподавания Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735340, Республика Таджикистан, г. Куляб, ул. С. Сафарова 16. **Тел.:** (+992) 988646266.

**Information about the author:** Shoimardonov Khairullo is a senior lecturer at the Department of physical education and methods of teaching it, Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address: 735340, Republic of Tajikistan, the city of Kulyab, st. S. Safarova 16. **Tel.:** (+992) 988646266.

## МАВКЕИ МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ ТАҲСИЛОТӢ ДАР ҒАНИГАРДОНИИ ТАҶРИБАИ МАЪНАВИИ ДОНИШЧӢЁН

Қурбонов М. С.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Барои рушди маънавӣ-ахлоқӣ давраи худмуайянкунии шахсият муҳим буда, бо таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ марбут мебошад. Имрӯз ҷавонон бо таъсири бештар ба донишҳои маънавӣ, тавачҷуҳ ба азхудкунии арзишҳои маънавӣ, яъне бо омодагӣ ба андӯхтани таҷрибаи инсонӣ ва дарки воқеаҳои дар олам дар намуди донишҳо, арзишҳо, маъниҳо ва вучуд доштани некӣ дар олами атрофи мо тафовут доранд.

Ислоҳоти маорифи Тоҷикистон, ки бо тағйирот дар соҳаҳои фарҳангӣ-иҷтимоӣ марбут мебошад, талаботи навро ба сифатҳои шахсияти таълимгирандагон, аз ҷумла донишчӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муносибатҳои нав ба ташаккули онҳо муайян мекунад. Ба ҷомеаи муосир шахсияти худмубрамсозандаи аз ҷиҳати маънавӣ ғани зарур аст, ки ба азхудкунӣ ва интиқоли ормонҳои дорои пояи миллӣ ва маънавӣ қобил бошад.

Масъалаи ғанигардони таҷрибаи маънавӣ-ахлоқии донишчӯён ҳамчун амри аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар ҳуҷҷатҳои асосии оид ба соҳаи маориф, аз ҷумла дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст.

Дар ин ҳуҷҷатҳо таъкид шудааст, ки ба ҷомеаи ташаккули шахсиятҳо зарур аст, ки дар худ муҳаббат ба ватан, ҳувияти умумимиллӣ ва этникӣ, эҳтиром ба фарҳанг, анъанаҳои дигар халқияту миллатҳоро, ки дар паҳлуи онҳо зиндагӣ мекунанд, омезиш диҳанд. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ба сифати вазифаҳои афзалиятнок ҷорикунӣ сохтори муосири таҳсилот, ки ташаккули сармояи инсониро таъмин менамояд, вобаста ба талаботи ҷомеаи муосир ташаккули ҳувияти миллӣ дар насли наврас, пешгири аз экстремизми этникӣ ва динию сиёсӣ дар муҳити ҷавонон қайд карда шудааст.

Синну соли навҷавонӣ барои ғанигардони таҷрибаи маънавӣ, ки ба давраи таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ рост меояд, хос мебошад. Пайдошавии қобилият ба худмуайянкунӣ ва худрушддиҳӣ зимни мавҷуд набудани озодии ботинӣ дар муҳити иҷтимоӣ, саъю талоши шахсият, рушдбӣи тафаккур ва хударзбӣ, дарки ҷунин хислатҳо, ба мисли нотакрорӣ, самтгири ба тарҳрезии бошууронои тай намудани роҳи ҳаёт ва зоҳиркунии самтҳои ҳаётии омодагии донишчӯёни донишгоҳ ба ғанигардони таҷрибаи маънавӣ-ахлоқӣ ва имконияти татбиқи раванди мазкур дар муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотӣ мушкул мебошад.

Дар ин робита масъалаи ҷустуҷӯи воситаҳо, методҳо ва шаклҳои дастгирии педагогии раванди ғанигардони таҷрибаи маънавӣ-ахлоқии донишчӯён мубрам мегардад, ки ин имкон медиҳанд, то таъсири манфии омилҳои муҳит ба ҳадди ақал расонида шаванд.

Бо вучуди коркарди ҷанбаҳои назариявии масъалаҳои ташаккулбӣи таҷрибаи маънавӣ-ахлоқӣ, сохтори он, пурракунии мазмуни унсурҳои ба фаъолият нигаронидашуда, дар илми педагогика ҳанӯз масъалаҳои бахшида ба таҳлили маҷмӯӣ ва ҳамаҷонибаи шароити педагогии ғанигардони таҷрибаи маънавӣ-ахлоқии донишчӯён, таҳқиқи имкониятҳо ва захираҳои муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотӣ нокифоя омӯхта шудаанд.

Дар таҳқиқотҳои психологӣ то ибтидои асри XX таҷрибаро ҳамчун маҷмӯи ҳамаи падидаҳои психикӣ муаррифӣ мекарданд, ки ба инсон хос буданд. Истилоҳи «таҷриба» дар психология дар доираи васеи маъниҳо истифода шуда, ҳамчун ҳар гуна ҳодисае, ки қаблан сурат гирифтааст, ё дар марҳилаҳои гуногуни ҳаёти инсон сурат мегирад, маънидод карда мешавад. Донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳои аз ҷониби инсон дар раванди ҳаёти ӯ касбшуда, ки дар ҳофизаи он нигоҳ дошта мешаванд, шарҳу тавзеҳ дода мешавад. А.Н. Леонтев вазифаи пешбиникунанди таҷрибаро ҷудо мекунад: «Саҳмҳои таҷрибаи гузашта дар марҳилаи муайяни рушди инсон ба вазифаи ҳуди шахсият мубаддал мешаванд ва бинобар ин, на бавосита, балки бевосита ба рафтори он таъсир мерасонад» [1, с. 168].

Дар таърифи моҳияти мафҳуми «таҷриба» дар психология ду мавқеъ ташаккул ёфтааст. Мутобиқи мавқеи аввал, таҷриба ба таври ҷудонашаванда бо шуури муқаррарӣ ва амалии инсон алоқа пайдо мекунад, яъне таҷриба ин маҷмӯи берунае мебошанд, ки аз тариқи амалҳои гуногун барои донишҷӯи воқеият дигаргун карда шудаанд (Л.С. Виготский, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн) [3, с. 153]. Ҷонибдорони мавқеи дуюм пешниҳод мекунанд, ки таҷриба ҳамчун фаҳмиш ва дарки фаъолият баррасӣ карда шавад. Р. Бернс, Ж. Пиаже, К. Рочерс аз ҷаҳрӯби сифр маърифати баррасӣ баромаданро ба мақсад мувофиқ мешуморанд. Ба ақидаи онҳо, таҷриба – ин на раванди дигаргуншавии сохтори мутааллиқ ба соҳаи донишҳо, на фаъолият ҳамчун дигаргунии бошууронаи ашё, балки қори рӯҳ мебошад, ки дар он дарки дигаргуниҳо ва баромадан ба сатҳи нави ҳастӣ талаб карда мешавад. Дар маънои анъанавӣ таҷриба аз мавқеи психология ҳамчун раванди ғанигардонии майдони воқеияти ҳаётии инсон, нигоҳдории ягонагӣ, тамомият ва таҳриқи воридшавӣ ба худ, донишҷӯи моҳияти «Ман»-и худ таъриф мешавад. Бояд зикр намуд, ки мавқеи таҷриба дар рушди маънавий ва рушди неруи шахсияти инсон нақши муҳим ва муайянкунандаро мебозад. Ҳамзамон ғанигардонии таҷриба ба худтатбиқкунӣ, худрушдидӣ, худмуайянкунӣ, худтакмилдидӣ ба рушди ибтидои шахсият мусоидат мекунад, ки дар ниҳояти қор ба тақомули умумии шахсият имкон фароҳам меорад.

Ташаккули таҷрибаи маънавии шахсият хусусиятҳо ва арзишҳои меҳварӣ мебошанд, ки аз ҷониби шахсият дар натиҷаи фаъолияти ҳаётии он касб мешаванд.

Фаъолият ҳамчун усули ба таври махсуси муносибати инсонӣ ба олам (К. Маркс) аз раванде иборат аст, ки дар ҷараёни он инсон эҷодкорона табиатро дигаргун сохта, худро ба субъекти фаъол ва падидаҳои табиати аз ҷониби ӯ азхудшавандаро ба объекти фаъолияти худ табдил медиҳад [6, с. 204]. Фаъолият ба таври анъанавӣ бо шуур алоқаманд буда, дар шарҳи муосир ба фаъолияти самаранок ва аз ҷиҳати маънавий муҳим арзёбӣ мегардад.

Фаъолияти аз ҷиҳати маънавий муҳим ба азхудкунии таҷрибаи иҷтимоӣ, арзишҳои фарҳанги маънавий дар ҷараёни рушди фарди ва дастаҷамъонаи одамон ниғаронида шудааст. Он робитаро бо татбиқ ва ҷорикунӣ ташаккулҳои қоркардшудаи маънавию дар ашёҳо ва падидаҳои моддию маънавии фарҳанг, инчунин дар шуури одамон ва низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ пешбинӣ менамояд. Моддишавии натиҷаҳои маънавию назариявӣ ва фаъолияти аз ҷиҳати ахлоқӣ муҳим тавассути рушди таҷрибаи маънавий сурат мегирад. Фаъолияти маънавий – ин фаъолияти мебошад, ки «маърифат ва дигаргун кардани олам ва ҳуди инсон» мебошад ва рафтори ахлоқӣ – ин рафторе мебошад, ки мутобиқи меъёрҳо, қоидаҳо ва тасаввуроти мушаххаси ҷомеа ташаккул меёбад. Омодагӣ ба воридшавӣ ба фаъолияти маънавий дар синну соли навҷавонӣ ташаккул меёбад.

Маълум аст, ки навҷавонӣ – ин давраи ташаккулёбии инсон ҳамчун шахсият мебошад, вақте ки хосиятҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим, қобилият ба ҳамдардӣ, ба ҳамкорӣ фаъол бо одамони атроф, ба дилсӯзӣ, азхудкунии нақшҳо, меъёрҳо, қоидаҳои муайяншудаи рафтор дар ҷомеа касб карда мешаванд. Тағйироти дар боло зикршудаи сифатии шахсият дар бораи андӯхт, азхудкунӣ ва афзудани маъноҳо ва маъниҳои аз ҷиҳати шахсиятӣ муҳимми таҷрибаи маънавий дар раванди фаъолияти ҳаётӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Психологҳои рус (Л.И. Божович, Л.С. Виготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтев, А.В. Мудрик) давраи аз 15 то 20 – соларо ба навҷавонӣ нисбат дода, онро ба барвақтӣ ва дер тақсим мекунад [2, с. 118]. Синну соли барвақтии навҷавонӣ – ин марҳилаи дуҷуми ҳаёти инсон буда, калонсолшавӣ ё синну соли гузариш ном гирифта, мазмуни он гузариш аз кӯдакӣ ба синну соли калон мебошад. Навҷавонии дерро давраи ҳаёти марди ҷавон меҳисобанд, ки бо мустақилият дар ҳалли вазифаҳои сохтани ҳаёти шахсӣ, дурнамои барои инсонии калонсол хос (ҳалли вазифаҳои касбӣ, зоҳиркунии мавқеъи ҷамъиятӣ, амалисозии кирдори аз ҷиҳати ҷамъиятӣ муҳим ва ғайра) тавсиф меёбад. Дар асоси гуфтаҳои боло, дар муассасаҳои таҳсилоти олии касбӣ донишҷӯён ба синну соли навҷавонӣ мансубанд, зеро давраи таълим ба 18 – 22 солагӣ мувофиқат мекунад.

Дар назарияи Л.С. Виготский синну соли ҷавонӣ, бо зоҳиршавии чизи нав дар рушд алоқаманд аст. Дар ин давра ташаккулҳои нав хусусиятҳои равандро, ҳолатҳо, хосиятҳои психикии шахсият зоҳир мешаванд, ки гузариши онро ба зинаи баландтари ташкил ва фаъолият тавсиф медиҳанд [3, с. 303]. Ташаккули муҳимтарини нави ин давра рушди худташаккулдиҳӣ, яъне худшиносӣ мебошад, ки моҳияташ аз нигариш ба муносибат ба худ иборат мебошад. Боз як ташаккули нав, ба ақидаи Л.И. Божович, худмуайянкунӣ мебошад, ки бо дарки худ ба сифати узви ҷомеа тавсиф ёфта, дар мавқеи нави аз ҷиҳати ҷамъиятӣ муҳим мушаххас мешавад [6, с. 193]. Худмуайянкунӣ на танҳо бо дарки худ, имкониятҳо ва ҷидду ҷаҳдҳои худ, балки бо фаҳмиши мақоми худ дар ҷомеа ва таъйиноти худ дар ҳаёт тавсиф меёбад. Ж. Пиаже собит сохтааст, ки дар синну соли навҷавонӣ шахсият ба таври ниҳой ташаккул ёфта, барномаи зиндагӣ тарҳрезӣ мешавад, ки бо он навҷавон ба ҷомеаи калонсолон бо хоҳиши дигаргун сохтани он ворид мешавад. Монеаҳоро аз ҷониби ҷомеа таҷриба карда, аз он вобастагӣ боқӣ монда, иҷтимоишавии тадриҷӣ сурат мегирад [8, с. 200].

Дар айни замон дар ҷавонон баъзан ҳолати афсурдагӣ, безобитагии бесабаб, сатҳи баландшудаи изтиробнокӣ ва дағалӣ мушоҳида карда мешавад, ки дар бораи солимии нокифояи маънавӣ дар муҳити ҷавонон гувоҳӣ медиҳад. Тамоюлотии мусбат эҳсосоти қавии «Ман»-и худ дар олами атроф, ки ба ҳисси худэҳтиромкунӣ ва шаъну шарафи худ интиқол меёбад, баландшавии хударзёбӣ ва эҳсосоти таълимгирандагон; қобилияти дарки заифӣ, камбудихои худ, муқоиса кардани худ бо дигарон, маҳорати арзёбӣ кардани таҷрибаи гузашта ва ҳозираи худ, омодагӣ ба худтахлилкунӣ, таҳлили таҷриба мебошанд.

#### Адабиёт:

1. Бернс, Р. Развитие «Я-концепция» и ее воспитание / Под общ. Ред. В.Я. Пилнновского.-М.: Прогресс, 1986.-420 с. Леонтьев, А.Н. Потребности, мотивы и эмоции / А.Н.Леонтьев. - М., 1984.-С. 162-173.
2. Божович, Л.И. Избранные психологические труды. Проблема формирования личности/Л.И.Божович; под ред. Д.И.Фельдштейна.М.:Международ. пед. академия, 1995. - 212 с.Леонтьев, Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций / Д.А.Леонтьев. - М.: СМЫСЛ, 1992. - 117 с.
3. Выготский, Л.С. Психология / Л.С. Выготский. - М.: ЭКС МО - Пресс, 2000. - 994 с.
10. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. - М.: Наука, 2005. - 255 с.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». Қонуни амалкунанда. Санаи қабул: 2.08.2011 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, №7– 8, мод. 8.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». Санаи қабул: 28.08.2007 //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с..2017, №6. Мод.7.
6. Маркс, К., Энгельс, Ф. Немецкая идеология / Маркс К., Энгельс Ф.Собрание сочинений, изд. 2. М.: Политиздат, 1955. 689 с.
7. Мудрик, А.Б. Воспитание как социальный феномен / А.Б. Мудрик Сибирский

педагогический журнал. - 2006. - №2. - С. 126-128

8. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Ж.Пиаже - М., 1994. - 263 с.

9.Раҳмонов Э.Ш. Соли тамаддуни ориёӣ. Монография / Э.Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Деваштич – 2006. – 400 с.

10.Раҳмонов, Э.Ш. Таджики в зеркале истории [Текст] / Э. Раҳмонов. – Лондон, 2000. – Кн.1. – 240 с.

11.Раҳимов Б., Нуров А. Педагогикаи этникии халқи тоҷик. Монография / Б. Раҳимов, А. Нуров Душанбе: Ирфон. – 2008. – 296 с.

12.Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. / К.Р. Роджерс. -М.: Издательская группа «Прогресс», 1994 - 341 с.

13. Рубинштейн, СЛ. Человек и мир / Л.С. Рубинштейн.- М.: Наука, 1991.-191 с.

### **МАВКЕИ МУҲИТИ БИСЁРФАРҲАНГИИ ТАҲСИЛОТӢ ДАР ГАНИГАРДОНИИ ТАҶРИБАИ МАЪНАВИИ ДОНИШЧӢӢН**

Дар мақола дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои илмӣ ва гузаронидани корҳои озмоишӣ мавқеи муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотӣ дар ганигардони таҷрибаи маънавии донишчӯён мавриди таҳлилу натиҷагирӣ қарор дода шудааст.

Қайд карда мешавад, ки мафҳуми таҷриба ҳамчун амали рафтору кирдори мусбӣ аз ҷониби шахсият дар ҳамаи марҳилаҳои фаъолияти ҳаётии он ва ҷустуҷӯи роҳҳое, ки ба мазмуни он таъсир мерасонад, фаҳмида мешавад. Бисёрҷанбагии мафҳуми таҷриба имкон медиҳад, ки самтҳои корбасти он дар илм ва амалияи педагогӣ муайян карда шавад. Аксар вақт таҷриба ҳамчун натиҷае баррасӣ мешавад, ки дар раванди амали мутақобила бо олам ба даст меояд ва натиҷаи он муносибати бошуурона ба мавзӯи амали мутақобила мебошад.

Дар мақола таҷриба ҳамчун раванди ганигардони майдони фаъолияти воқеияти ҳаётии инсон, нигоҳдории ягонагӣ, тамомият ва таҳриқи воридшавии ӯ ба ҳаёти воқеӣ маънидод карда шудааст.

Ҳамзамон таъкид карда мешавад, ки давраи донишчӯӣ ин давраи ганигардии фаъол ва бошууронаи таҷрибаи маънавий мебошад. Ба таври мустақилона дар муоширати ҳаррӯза дар ҷомеа донишчӯён таҷрибаи маънавии худро тавассути арзёбии мавқеъҳои маънавии худ, ҳударзёбии рафтори худ, мушоҳидаҳо аз болои рафтору кирдори атрофиён, ҷустуҷӯи қарорҳоро дар вазъиятҳои интиҳоби маънавий касб мекунанд.

**Калидвожаҳо:** таҷрибаи маънавий-ахлоқии донишчӯён, муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотӣ, нерӯи педагогӣ, фазои бисёрфарҳанга, олами маънавии шахсият, муҳити таҳсилотӣ.

### **МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ МНОГОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В ДОСТИЖЕНИЯ ДУХОВНОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ.**

В статье опираясь на научные источники проводились экспериментальные работы по месту образования многокультурной среды в достижения духовного опыта студентов.

Отмечается, что понятие “опыт” понимается как положительный поступок со стороны человека на всех этапах его жизнедеятельности и поиск путей, влияющих на его содержание. Многогранность понятия “опыт” позволяет определить направление его применения в педагогической науке и практике.

Чаще всего опыт рассматривается как мрезультат, полученный в процессе взаимодействия с миром, итогом которого является осознанное отношение к предмету взаимодействия. опыт трактуется как процесс обогащения реальной жизнедеятельности человека, процесс единения, цельность и условия её вхождения к реальной жизнедеятельности.

Также отмечается, что студенческие годы – это период активного и осознанного обогащения духовного опыта. Самостоятельно в повседневном общении в социуме обучающиеся приобретают свой духовный опыт посредством оценки их с духовных

позиций, самооценки собственного поведения, наблюдения за поступками окружающих, поиска решений в ситуациях духовного выбора.

**Ключевые слова:** культурно – нравственный опыт студентов, многокультурная обучающая среда, педагогическая сила, многокультурная сфера, духовный мир личности, образовательная среда.

### **THE PLACE OF MULTICULTURAL LEARNING ENVIRONMENT FOR GAINING SPIRITUAL EXPERIENCES OF STUDENTS.**

The article, based on scientific sources, carried out experimental works in the place of multicultural learning environment for gaining spiritual experiences of students.

It is noted that the concept of experience is understood as a positive action on the part of person at all stages of his life and the search for ways that affect its content. The versatility of the concept of experience allows us to determine the directions of its application in pedagogical science and practice.

Most often, experience is considered as a result obtained in the process of interacting with the world, the result of which is a conscious attitude to the subject of interaction. Experience is interpreted as a process of enrichment of the real life activity of a person, the process of unity, integrity and conditions for its entry into the real life activity.

It is also noted that the student years are a period of active and conscious enrichment of spiritual experience. Independently in everyday communication in society, students acquire their spiritual experience by evaluating their spiritual positions, self – evaluating their own behavior, observing the actions of others, and searching for solutions in situations of spiritual choice.

**Keywords:** cultural and moral experience of students, multicultural learning environment, pedagogical strength, multicultural sphere, spiritual world of the individual, educational environment.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Курбонов М.С. – муаллими калони кафедраи психологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: 735340, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Кӯлоб, кӯч. С. Сафаров 16. тел.: 918-76-65-90

**Сведения об авторе:** Курбонов М.С. – старший преподаватель кафедры психологии Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки, Адрес: 735340, Республика Таджикистан, город Куляб, ул. С. Сафарова 16. тел.: 918-76-65-90

**Information about the author:** Qurbonov M.S. – Lecturer in the Department of Psychology at Kulyab State University named after Abuabdullokh Rudaki. Address: 735340, Republic of Tajikistan, the city of Kulyab, st. S. Safarova 16. mob.: 918-76-65-90

ТДУ – 514 (2 тоҷ)

ТКТ – 517.3 (2 тоҷ)

Д - 11

### **РОҲҶОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ОИД БА МАВЗУИ «МЕТОДИКАИ ОМУЗИШИ ҲАҚМИ КОНУС» ДАР КУРСИ ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБӢ**

Сирочиддини Д.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Чустучӯи роҳҳои баланд бардоштани самаранокии корҳои мустақилонаи хонандагон дар раванди таълим ба мо имкон дод, ки дар бораи ташкили дурусти кори мустақилона бо бисёр маводҳои назариявӣ аз наздик шинос шавем.



Масъалаи мазмун ва ташкили корҳои муस्ताқилонаи хонандагон дар адабиёти педагогӣ-психологӣ ва таҳқиқоти методӣ ниҳоят кам тадқиқ гардидааст. Масалан, доир ба ташкили кори муस्ताқилона дар таълими фанни геометрия қариб ягон адабиёт ба назар намерасад. Аз ин рӯ, ин масъала масъалаи мубрами замон маҳсуб меёбад.

Дар хонандагон ташаккул додани маҳорати муस्ताқилона аз бар намудани донишҳои нав ва истифодабарии онҳо дар амал яке аз мушкилоти методикаи кунунии таълими геометрия ва математика ба ҳисоб меравад.

Масъалаи мазкур дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ масъалаи умумӣ буда, дар тадриси фанни геометрия тарафҳои гуногуни ин масъала мавриди татбиқ қарор ёфтааст [6, с. 17-18].

Моҳияти ин масъала аз он иборат аст, ки вай ба пешрафту инкишофи хонандагони алоҳида ва ё гурӯҳи муайян садди роҳ намешавад. Баръакс, имконияти фаровон медиҳад, ки ҳар як хонанда ва ё гурӯҳи муайяни хонандагон мувофиқи дониш, имконият ва қобилиятҳои таҳсил намоянд. Ба қуллаҳои дониш на аз тариқи маҷбурӣ, турсу харос, балки бо майлу хоҳиши худ бирасанд.

Асоси ташкили кори муस्ताқилона аз ҳуди хонандагон вобаста мебошад. Агар мо то ҳаёти талаба, хусусиятҳои рӯҳиву ҷисмонӣ, шароити зиндагӣ ва муҳити онро наомӯзем, пешрафти онҳоро дар таълим дуруст ба роҳ монда наметавонем [8]. Ин орзуи деринаи олимони равоншинос, педагогика ва методистон мебошад. Чи олимони Шарқ ва чи Ғарб дар таҳқиқотҳои худ таъкид намудаанд, ки аввал бояд хонандаро омӯхт, донист ва баъд мувофиқи имконияташ шароити таълимро муҳайё намуд.

Ба ҳамин маънӣ Абӯалӣ ибни Сино ба масъалаҳои омӯзиш машғул шуда, таъкид намудааст, ки “илмомӯзӣ мувофиқи қобилияту истеъдоди кӯдак ба роҳ монда шавад” [8].

Гузориши муосири мақсади таълим талаб мекунад, ки методҳои таълимӣ мукамал гардонда шуда, дар мавриди истифодаи амалии онҳо дар мактаб бояд барои ҳамчониба инкишоф ёфтани қобилияти эҷодии таълимӣ ва касбии хонанда мусоидат намояд, талаботро ба худомӯзӣ, худмукамалсозӣ ба вучуд орад ва барои минбаъд ташаккулёбии онҳо ёрӣ расонад.

Ин таҳқиқот барои донишҳои физикӣ низ ҷой доранд. Вале ба хонандагон омӯзиши барномавии курси физика дар мактаби миёна бо мушкилиҳои зиёд ба даст меояд. Ин бошад, ба сабаби характери абстрактӣ доштани ҳуди ин фан вобаста аст. Таълими геометрия ҳамчун фанни абстрактӣ аз дигар донишҳои, ки дар мактаби миёна таълим дода мешаванд, бо он фарқ мекунад, ки предмети омӯзиши он ашӯроенд, ки дар олами моро ихотақунанда амиқ мавҷуданд; онҳо шаклҳои фазоӣ ва муносибатҳои микдорӣ ин ашӯро ташкил медиҳанд [5, с. 6-11].

Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани корҳои муस्ताқилонаи хонандагон яке аз мавзӯҳои барномаи таълимии геометрияи синфи 11–ро, мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Мавзуи “**Методикаи омӯзиши ҳаҷми конус**” яке аз мавзӯҳои муҳими омӯзишӣ буда, ташкили кори муस्ताқилона дар асоси он барои дарки пурраи мафҳум мусоидат менамояд.

Барои беҳтар шинос шудан бо мафҳуми ҳаҷми конус ба муаллим лозим аст, ки теоремаро дар ҳолатҳои гуногун баён намояд, то ин ки ҳангоми иҷро намудани машқҳо хонандагон ҳаҷми конусро аз фигураҳои гуногун ҷудо карда тавонанд.


**Теорема.** Ҳаҷми конус ба сеяки ҳосили зарби масоҳати асос ва баландӣ баробар аст.

Исбот. Фарз мекунем, ки конус дар натиҷаи дар гирди катети ОА ҷарҳ задани секунҷаи росткунҷаи ОАВ ( $\angle A = 90^\circ$ , расми 28) ҳосил шудааст. Дар ҳамвории ОАВ системаи ОА – ро мегирем. Муодилаи ОВ чунин намуд мегирад:  $y = kx$ , ки дар онҷо  $k = \tan \varphi = \frac{|AB|}{|OA|} = \frac{R}{H}$ . Секунҷаи ОАВ намуди хусусии трапетсияи қатъатта мебошад (он бо тири абсиссаҳо, графיקи функсияи  $y = \frac{R}{H}x$  ва  $x = H$  маҳдуд гардидааст). Бинобар ин ҳаҷми конусро бо ёрии формулаи  $V = \int_a^b S(x)dx$  додашудааст ёфтан мумкин аст [7, с. 123-125].

$$V = \pi \int_0^H \left(\frac{R}{H}x\right)^2 dx = \frac{1}{3}\pi R^2 H.$$

Инак, ҳаҷми конус бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:


$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H. [1, с. 105 - 108]$$



Расми 1. - Чарх задани секунҷаи росткунҷа

Роҳи ҳалли якҷанд масъала:

1. Баландии конус ба 10см ва радиуси давраи асосаш 3см мебошад. Ҳаҷми конусро ёбед.



Расми 2. - Конус

Д.ш.аст. Ҳал: Барои ҳалли ин масъала аввал мо бояд ба  $H=SO=10\text{см}$ ; хонандагон дар бораи радиуси давра аз қисми планиметрия

$R=OA=\text{см}$ ; хотирасон кунем.


$V=?$

$$V = \frac{1}{3}S_{\text{асос}} \cdot H = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot H = \frac{1}{3}\pi 3^2 \cdot 10 = 30\pi \text{см}^3;$$

Боз хонандагон метавонанд, ки оиди ин масъала аз қардон, компютер ва сим дар хона макети онро сохта, радиус, баландии онро мувофиқи шарти масъала гузошта ҳаҷми онро ҳисоб кунанд.

Ҷавоб:  $30\pi \text{см}^3$ .

2. Баландии конус 12см, ташкилдихандааш 20см аст. Ҳаҷми ин конусро ёбед.



Расми 3. - Конус

Д.ш.аст. Ҳал:

$H=SO=12\text{см}$ ;

$AS=BS=20\text{см}$ ;

$V=?$ ;

Аз секунҷаи росткунҷаи АОS истифода

бурда, радиуси асосро меёбем:

$$R=OA=\sqrt{AS^2 - OS^2} = \sqrt{20^2 - 12^2} = \sqrt{256}=16\text{см};$$

$$V=\frac{1}{3}S_{\text{асос}} \cdot H = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot H = \frac{1}{3}\pi 16^2 \cdot 12\text{см}^3 = 1024\pi\text{см}^3;$$

Ҷавоб:  $1024\pi\text{см}^3$ .

### Масъалаҳо барои кори мустақилона

1. Буриши тирии конус секунҷаи росткунҷаи баробарпахлуест, ки масоҳаташ  $9\text{м}^2$  мебошад. Ҳаҷми конусро ёбед.

Ҷавоб:  $9\pi\text{м}^3$

2. Баландии конус 9см, ташкилдиҳандааш 15см аст. Ҳаҷми ин конусро ёбед.

Ҷавоб:  $432\pi\text{см}^3$

3. Баландии тудай конусшакли ғалла 2,4м ва дарозии давраи асосаш 20м дарозии ташкилдиҳандаи дучандааш 8м аст. Агар массаи  $1\text{м}^3$  ғалла ба 750кг баробар бошад, он гоҳ ҳамагӣ чанд тонна ғалла ҳаст?

Ҷавоб: 19т.

4. Сангрезаҳоро тавре рехтаанд, ки он шакли конуси кунҷи моилиаш  $33^\circ$  -ро гирифтааст. Барои ба  $10\text{м}^3$  баробар шудани ҳаҷми сангрезаҳо баландии тудай он бояд чӣ қадар шавад?

Ҷавоб: 1,6м.

5. Диаметри нӯгҳои ғулла 32см ва 26см аст. Аз он ғулла чӯби чортарошери тайёр карданд, ки масоҳати буриши квадратшакли он калонтарин аст. (дарозии чӯби чортарош ба ғулла баробар аст). Ҳаҷми чӯби чортарош чанд протсенти ҳаҷми ғулларо ташкил мекунад?

Ҷавоб: 50%.

### Адабиёт:

1. Боймурод Алиев. Китоби дарсӣ барои синфи 11 // Боймурод Алиев. Душанбе «Маориф», 2014.: - 128с.

2. Ислоҳ Ғуломов. Таърих ва методологияи математика.:Душанбе «Промэкспо», 2014.саҳ.367.

3. Клопский В.М., Скопец З.А., Ягодовский М.И. Китоби дарсӣ барои синфи 9-10.:Душанбе «Маориф»,1980:саҳ.267.

4. Погорелов А. В. Геометрия: Китоби дарсӣ барои синфҳои 7 – 11 мактаби миёна. Душанбе «Маориф» 1991.: 384с.

5. *Кабалевский Ю.Д.* Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения математике / Ю.Д. Кабалевский // М.: Просвещение, 1988. – 128с.

6. *Парвинаи У.С.* Асосҳои педагогии ташаккули малакаи кори мустақилонаи хонандагон дар таълими фанни физикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ [Матн] / У.С. Парвина // Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа PhD, Кӯлоб, 2020, 187с.

7. *Сирочиддини Д.* Методикаи омӯзиши бузургиҳои геометрии дар курси геометрияи мактабӣ [Матн] / Д. Сирочиддин// Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои педагогӣ / Кӯлоб, 2021, 195с.

8. ШарифовЧ. Асосҳои дидактикии ташаккули малакаҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯён дар ҷараёни таълим.// ШарифовЧ. Душанбе: «Ирфон» сол. 2014 – 240с.

9. Энциклопедия элементарной математики. Книга пятая – Геометрия. Статья о линии [Текст]. – М.: 1979. – 185 с.

10. Юшкевича, А. П. Определения и аксиомы Евклида. Хрестоматия по истории математики [Текст] / А.П. Юшкевича. Под. Ред // М.: Просвещение, 1976. - 181 – 183, 281 – 290 с.

## **РОҲҶОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ОИД БА МАВЗУИ «МЕТОДИКАИ ОМУЗИШИ ҲАЧМИ КОНУС» ДАР КУРСИ ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБӢ**

Дар Паёми Президенти ҚТ (26 декабри соли 2019) солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омузиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардид. Аз ин бармеояд, ки омузиши ин фанҳо ба рушду такомули ҷомеа ба таври пурра таъсиррасон мебошанд. Масъулияти мактабу маориф, омӯзгору волидон дар самти омузиши фанҳои номбаршуда ба маротиб меафзояд. Яке аз мушкилотҳои умдаи таълими ин фанҳо дастрас набудани воситаҳои методӣ, педагогӣ, психологӣ, мантиқӣ ва фалсафӣ мебошанд. Бо назардошти ин, муаллиф ҳангоми таълими фанни геометрия дар МТМУ тарзҳои дуруст ташкил намудан ва гузаронидани корҳои мустақилонаро аз рӯи адабиёти мавҷуда, методикаҳои умумӣ ва хусусӣ таҷрибаҳои амалӣ пешниҳод намуданд. Ҳангоми гузаронидани корҳои мустақилона шавқу ҳавас, майлу рағбат, дараҷаи дониш, зеҳнияти хонанда пурра бояд ба инобат гирифта шавад.

Масъалаи асосӣ дар методикаи пешгиҳоднамудаи муаллиф ҷалби сартосарии хонандагон ба омузиши фан мебошад. Хонандае, ки оиди фан тасаввурот надорад, ба он майлу хоҳиш надорад, бояд тавассути супоришҳои оддитарин ба фан ҷалб карда шаванд. Геометрия фанне мебошад, ки истифодаи айёният дар он омили пешбарандаи омузиш мебошад. Муаллиф тартиби ташкил ва гузаронидани корҳои мустақилона аз геометриро дар таълими мавзӯи «Ҳаҷми конус» пешниҳод намуда, барои дастрасии он ба ҳамаи хонандагон супоришҳои гуногундараҷаро тавсия намудааст.

**Калидвожаҳо:** Маводҳои назариявӣ, адабиёти педагогӣ-психологӣ, мустақилият, имконот ва қобилиятҳои гуногун, хусусиятҳои рӯҳию ҷисмонӣ, аломатҳои фардӣ, худомӯзӣ, худмукамалсозӣ, теорема, формула, ҳаҷм, шаклҳои геометрӣ, ҷисми геометрӣ.

### **ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА ТЕМУ «МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОБЪЕМА КОНУСА» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ**

В Послании Президента РТ (26 декабря 2019 г.) 2020-2040 годы объявлено «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования». Из этого следует, что изучение этих предметов в полной мере влияет на развитие и совершенствование общества. При этом повышается ответственность образования и школы, учителей и родителей в плане изучения названных дисциплин. Одним из основных проблем в изучении данных предметов это недоступность методических, педагогических, психологических, логических и философских пособий. В связи с этим, автор статьи показывает правильные способы организации и проведения самостоятельной работы в средних общеобразовательных школах при преподавании геометрии по имеющейся литературе, общей и частной методике, также предлагает практические эксперименты. При проведении самостоятельных работ учитываются интересы, желание, уровень знаний, интеллект учащихся.

Основным вопросом предложенной методики автора является всестороннее вовлечение учащихся в изучении предмета. Учащиеся, которые не имеют представления о предмете и не имеющие к нему стремления, следует привлекать к предмету посредством простых заданий. Геометрия - это предмет, в котором использование наглядных пособий является движущим фактором обучения. Автор предложил порядок организации и проведения самостоятельной работы по геометрии при изучении темы «Объем конуса» и рекомендовал многоуровневые задания, чтобы сделать ее доступной для всех учащихся.

**Ключевые слова:** теоретические материалы, педагогико-психологическая литература, самостоятельность, разные возможности и способности, психические и физические характеристики, индивидуальные признаки, самообучение,

самосовершенствование, теорема, формула, объем, геометрические фигуры, геометрическое тело.

## **WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK ON THE TOPIC "METHODOLOGY OF STUDYING THE VOLUME OF THE CONE" IN THE SCHOOL COURSE OF GEOMETRY**

In the Address of the President of the Republic of Tajikistan (December 26, 2019), 2020-2040 was announced as "Twenty years of study and development of natural, exact and mathematical sciences in the field of science and education." It follows from this that the study of these subjects fully affects the development and improvement of society. At the same time, the responsibility of education and schools, teachers and parents in terms of studying these disciplines is increased. One of the main problems in the study of these subjects is the inaccessibility of methodological, pedagogical, psychological, logical and philosophical aids. In this regard, the author of the article shows the correct ways of organizing and conducting independent work in secondary schools when teaching geometry according to the available literature, general and private methods, and also offers practical experiments. When carrying out independent work, the interests, desire, level of knowledge, intelligence of students are taken into account.

The main issue of the proposed methodology of the author is the comprehensive involvement of students in the study of the subject. Students who do not have an idea about the subject and do not have aspirations for it should be attracted to the subject through simple tasks. Geometry is a subject in which the use of visual aids is a driving factor in learning. The author proposed the procedure for organizing and conducting independent work on geometry when studying the topic "Volume of a Cone" and recommended multi-level tasks to make it accessible to all students.

**Keywords:** theoretical materials, pedagogical and psychological literature, independence, different capabilities and abilities, mental and physical characteristics, individual characteristics, self-education, self-improvement, theorem, formula, volume, geometric figures, geometric body.

**Сведения об авторе:** Сироджиддини Давлатали к.п. наук, старший преподаватель кафедры математики и методики ее преподавания Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. **Адрес:** 735360, г. Куляб, ул. С. Сафарова. 16. Тел : 988 – 91 – 17 -01

**Information about the author:** Sirodjidini Dablatali the k.p.n., to department of mathematics and a technique of her teaching, the Kulob State university of Abuabdullokh Rudaki. Address: 734065, Kulob town , street S. Safarov 16. ph. 988 – 91 – 17 -01

**ТДУ – 929.9 (2 тоҷ)**

**ТКТ – 74 (2 тоҷ)**

**Ҷ - 87**

## **МОҲИЯТ ВА НАҚШИ ПАЙДОИШИ ПАРЧАМИ МИЛЛӢ ДАР ТАШАККУЛ ДОДАНИ ҲИССИ ХУДШИНОСИИ НАСЛИ НАВРАСУ ҶАВОНОН**

Ҷурахонзода Г. С.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

*Ҷамъовариш маводҳои таърихӣ, тавсифи сарчашмаҳои илмию фарҳангӣ, тақвияти худшиносӣ ва ифтихори миллию рамзҳои давлатӣ маҳз ба хотири бузургдошти миллат ва пос доштани хувияти миллии насли наврасу ҷавонон анҷом дода мешавад.*

**Эмомалии Раҳмон**

Ҳар як давлати соҳибистиклол соҳиби рукнҳои давлатдорӣ ва муқаддасоти миллии худ мебошад, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиклол низ дорои Парчам, Нишон ва Суруди миллий аст.

Парчамдориву парчамбардорӣ халқи мо таърихи қадима дошта, аз аҳди бостон то имрӯз давраи тӯлониро тай намудааст. Агар ба рамзҳо бо назари таҳқиқ ва таҳлил нигарем, ҳар як рамз то андозае равшангари таърих, сарнавишту саргузашти қавмҳо, халқиятҳо, миллату давлат, инъикосгари фарҳангу тамаддун, орзуву ормонҳои ҳамаи мардумонанд.

Таърих гувоҳ аст, ки аҷдодони мо аз ибтидои тамаддуни инсонӣ соҳиби рамз ва нишони миллий буданд. Вобаста ба парчамбардорӣ ниёғони абарқудрати мо Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханронихояшон, бахшида ба рӯзи Парчами давлатӣ, қайд намуда буданд, ки: «Дар ливои (парчами) Куруши Кабир тасвири уқоб нақш гардида буд, ки он нишонаи қудрату тавоноист, яъне парчам рамзи як давлати нерӯманди замона ба ҳисоб мерафт. Ҳамчунин, метавон аз ливои Коваи оҳангар ёдовар шуд, ки нишонаи равшани мероси муборизаву ҷоннисорихои ниёғони мо мебошад» [7, с. 39].

Парчам яке аз рукнҳои асосии муқаддасоти миллий буда, ифодагари рамзи ҳаёти осоишта, меҳнатдӯстӣ, бахту иқболи сафед, умед ба ояндаи нек ва лоиқи эҳтироми пиру барнои кишвар гардидааст. Парчами миллат дар қатори дигар муқаддасот рамзи давлату давлатдорӣ ва нангу номуси миллий мебошад.

Парчам дар забони адабии ҳозираи тоҷик ҳамчун истилоҳ ба маънои ливо, байрақ, дирафш ва рамзи давлатӣ омадааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» навишта шудааст, ки парчам ин пӯпаки абрешимиест, ки ба нӯги байрақ мебастанд.

Донистану дарк кардани таърихи пайдоиши рамзҳои давлатӣ дар тарбияи худшиносии миллии насли наврасу ҷавонон аҳамияти хоса дорад, зеро дар чараёни тарбияи худшиносии миллий моҳияти рамзҳои давлатӣ, ҳокимияти давлатӣ, хусусияти фарқкунандаи он дар муқоиса бо дигар давлатҳо ба наврасону ҷавонон фаҳмонида мешавад, ки бо ин роҳ ифтихори худшиносӣ ва ватандорӣ онҳо боло бардошта мешавад.

Таърихи пайдоиши парчами миллий ба этногеноси таърихи пайдоиши халқи тоҷик (орӣёӣ) алоқаманд мебошад. Дониستاني масъалаи парчаму парчамдорӣ мояи ифтихори ҳар як насли ояндасози худшиносу ҳудогоҳ мебошад.

Дар таърихи халқи тоҷик истилоҳи парчам аз вожаи суғдии «Парчам», «Дирафш» гирифта шудааст. «Дирафш» бошад аз забони авестой «Драфса», форсии бостонӣ «Драфса», паҳлавӣ «Драфс» ва бохтарӣ «Ягофо» сарчашма гирифта, маънояш овеза, ливо, аломат мебошад.

Дар таърихи қадимаи рамзҳо, парчами миллий сараввал ба рамзи пирӯзӣ ва сипас ба рамзи давлатдорӣ табдил ёфт. Ҳар шахсе ба қудрат мерасид, соҳиби тахту салтанат мегашт, тоҷи шоҳӣ ба сар мениҳод, парчамро азизу муқаддас медонист ва онро баланд меафрохт.

Пайдоиши Парчамро дар таърих ва фарҳанги миллати тоҷик ҳамчунин Абурайҳони Берунӣ ба муборизаи Коваи оҳангар ба муқобили зулму ситам ва таъмини адолату зиндагии осоишта мансуб медонад.

Абдулқосим Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» худ, ки намунаи осори барҷастаи ватандӯстию тарғибгари некию мардонагист дар достони «Кова ва Заҳҳок», ба ҳар як насли наврас ҳисси баланди худшиносию ҳудогоҳии Коваи оҳангарро хотиррасон намуда, ду қувва, некӣ ва бадиро ёдовар мешавад.

Коваи оҳангар аз пешдомани чармини худ дирафш (парчам) омода карда, халқи ситамдидаро ба муборизаи зидди душман даъват намудааст. Ҳангоми шӯриш Коваи оҳангар шӯришгаронро бо сарвари худ ба назди шоҳ Фаридун меорад. Шоҳ Фаридун дирафши оmodанамудаи Коваро ба ҷаҳор ситорай тиллоӣ, сангҳои қиматбаҳо, матои рангаш сурх, зард ва бунафш зебу ороиш дода онро «Дирафши Ковиён» ном мегузорад. Ковиён ба маънои ба ҳудуд, қаҳрамон, бузургпахлавон, муаррифӣ гардидааст. Вожаи

«Дирафш» бошад ба маънои дирафшидан, дурахшидан, рӯшноӣ додан, тобидан ва аломат омадааст.

Фаридун ба ороишдиҳандагони «Дирафш» гуфтааст: «Боло бардоштани парчами Кова ин таҷассумгари зери як матои муқаддас бо ҳам муттаҳид гардонидани мардуми ситамкаш мебошад», аз дарку заковат ва ҳисси худшиносии миллии насли наврасу ҷавонон маълум гашта истодааст, ки ин гуфтаҳо то ба имрӯз моҳияти таърихии худро гум накардаанд.

Бузургии парчами халқи тоҷик аз ҳамин давра, яъне аз пешдомани Коваи оҳангар оғоз меёбад. Аниқтараш замоне, ки парчами Коваи оҳангар боло шуд, парчам мазмуни муборизаи озодию истиклолиятро гирифт.

Муҳаббату самимият ва ҳисси худшиносии миллии халқи тоҷик нисбат ба парчами миллии сол то сол зиёд гардида истодааст. Дар замони сулолаи Сосониён дар он нақши Мурғи Ҳуморо зардӯзӣ намуда, парчамро нишона ва рамзи муқаддаси аҷдодӣ доништаанд [1, с. 4].

Дар асоси ин сарчашмаҳо насли наврасу ҷавонон дарк менамоянд, ки аз замони «Дирафши Ковиён» сар карда, парчам ҷунин рамзи озодӣ, давлатдорӣ миллии аҷдодони тоҷикон эътироф гардида ҳамчун рамзи муқаддас то абад боқӣ хоҳад монд.

Насли наврасу ҷавонон бо як ҳисси худшиносию ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллии дар хотир нигоҳ медоранд, ки парчами аҷдодиашон-ориёиҳо дар давраи мавҷудияти давлати Ковиён, асри IV пеш аз мелод пайдо шуда, ифтихори миллати тоҷик гардидааст.

Ба маълумоти насли наврасу ҷавонон расонида мешавад, ки аввалин тасвири парчами сипоҳии ориён-порсҳо, сугдиён, бохтариён дар деворнигориҳои шаҳри Помпейи Рим, асри II-I то мелод кашода шудааст. Дар он муҳорибаҳои сипоҳиёни давлати Ҳахоманишӣ, зери сарвари шоҳ Доро ва лашкари Искандар дар соли 331 то мелод акс ёфтааст.

Сулолаи Саффоориён, Тоҳириён, Сосониён, Сомониён низ парчами миллии ягонаи давлати худро доштанд ва ба он эътироми баланд зоҳир мекарданд.

Баъди сулолаи Оли Сомон давлатдорӣ сулолаҳои минбаъда низ соҳиби парчами худ буданд, ки дар онҳо анъанаҳои парчамдорӣ давлатии тоҷикон нигоҳ дошта мешуд.

Ба маълумоти насли наврасу ҷавонон расонидан лозим аст, ки парчамҳо-рамзҳои гуногун доштанд, ки онҳо чизеро ифода мекарданд. Масалан дар қисмати болои «Дирафши Ковиён» найза ҳамчун рамзи ирода ва қудрати ҳифзи Ватан тасвир ёфтааст. Қисмати чаҳоргонаи «Дирафши Ковиён» чаҳор қисмати олам буда, рамзи робитаи некӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳо ва халқҳои ҷаҳон мебошад. Дар маркази «Дирафши Ковиён» расми шери болдор ҳамчун рамзи қудрат, нерӯмандӣ ва шукуҳи давлат дар рӯи осмони қабуд тасвир ёфтааст.

Парчами сулолаи Ҳахоманишиён аз матои сурх, атрофаш бо аломатҳои ба секунча монанд бо рангҳои сурху қабуд ороиш дода шудааст. Дар байни парчам расми уқоби болҳояш васеъ кушода тасвир ёфтааст, ки он нишонаи қудрату тавоноӣ, рамзи як давлати пурқуввати замона ба ҳисоб меравад.

Парчами Дорой III аз се матои рангаш осмонӣ ва дар шакли чоркунча сохта шудааст. Дар қисми болои он абр тасвир ёфта буд, ки ин шояд ҳимояи Ватан ва ҷангиданро ифода мекард.

Парчами империяи Сосониён (Дирафши Ковиён) аз матои рангаш гуногун зебу зинат дода шудааст. Дар қисми болои парчам ба паррандаи болҳояш паҳнгардида (шояд мурғи Ҳумо бошад) аз чаҳор тараф ва аз поён овезаҳо бо дастаи парчам тасвир ёфтааст.

Ба андешаи мо ороиши парчами Дорой III ифодаи тавоноӣ, инкишофи илму адаб ва санъат аст.

Парчами сугдиён аз матои рангаш сиёҳчатоб иборат буда, дар он расми сипоҳиёни бо ҳам муқобил истода ва аслиҳаи ҷангии онҳо тасвир ёфтааст. Ба андешаи мо ин рамзи ба ҳимояи Ватан аз ҳучуми аҷнабиёни беруна омода шудан аст.

Парчами бохтариён аз матои сафед тайёр карда шуда буд, дар байни он расми хайвонест, ки дар болои он расмҳои гуногун тасвир ёфтаанд, шояд расми хайвон далерию мардонагӣ, пурқувватӣ ва бузургии мардumi Бохтарро ифода кунад.

Матои парчами Аморати Бухоро сурхчатоб буда, нақшҳои сиёхтоб дорад. Дарахтони сабз болои онро чун хилол оро дода буд. Дар парчам бо забони арабӣ навишта шуда буд. «Подшоҳ- сояи Худо аст», «Нест Худое ба чуз Аллоҳ ва Муҳаммад расули ӯ» дар байни навиштаҷот ситораи тиллои панҷгӯша ва хилоли дар «дасти Фотима», ки рамзи таъминоти хушбахтӣ дар анъанаҳои исломист, чойгир карда шуда буд. Ҳамин тавр, дар давраи мавҷудияти Аморати Бухоро парчами давлатӣ пурра рамзи динӣ мегирифт ва анъанаҳои парчамдории бисёрасраи тоҷикон қариб аз байн меравад [15, с. 37].

Ҳамин тавр, дар давоми чандин асрҳо халқи тоҷик аз давлатдории миллӣ ва парчами миллӣ маҳрум гардида буд. Ба насли наврасу ҷавонон маълум карда мешавад, ки танҳо бо туфайли барпо гардидани Ҷумҳурии Шӯравӣ Сотсиалистии Тоҷикистон, давлати миллӣ ва парчами миллии тоҷикон аз нав эҳё мегардад.

Соли 1929 баробари барпо гардидани Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон Кумитаи Иҷроияи Марказии Шӯроҳои Тоҷикистон дар бораи қабул ва тасдиқи Парчам ва Нишони давлатии Тоҷикистон қарор қабул мекунад ва ҷумҳуриямон соҳиби парчаму нишони давлатӣ мегардад.

20-уми март соли 1953 бо фармони Президиуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба парчами Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон», ки мувофиқи он матои парчам аз чаҳор раҳи уфуқӣ (сурх, сафед, сабз ва боз сурх) ва раҳи болои досу болға, ситораи сурх тасвир ёфтааст.

Дар асри ХХ дар баробари Парчами давлати Шӯравӣ Парчами ҶШС Тоҷикистон низ парафшонӣ мекард, ки аз мавҷудияти давлати миллии тоҷикон шаҳодат меод. Дар асри гузашта зерин парчам мардум ба сӯи қорнамоиҳои бузург мерафтанд, миллионҳо фарзандони содиқи давлати шӯравӣ қони худро барои ҳимояи Ватан зерин муқаддастарин парчами давлатӣ нисор кардаанд.

Пошхӯрии давлати Шӯравӣ ва соҳибистиклол гардидани ҷумҳуриҳои собиқи он боис шуд, ки ҳар давлати мустақили миллӣ парчами худро қабул кунад. Парчами давлатии Тоҷикистони соҳибистиклол аввалин маротиба дар Иҷлосияи таърихии шонздаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 24-уми ноябри соли 1992 қабул карда шуд. Он яке аз рамзҳои муҳими истиқлолияти миллӣ ва давлатдории муосири мо, таҷассумгари асосҳои таърихӣ ва рамзҳои давлатдории гузаштаи тоҷикон, инчунин ифодакунандаи мақсаду маром ва орзуву ормонҳои тамоми мардumi Тоҷикистон мебошад.

Дар таърихи 29 октябри соли 2009 дар конференсияи илмӣ - амалии ҷумҳуриявӣ баҳшида ба таҷлили 15-умин солгарди қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми наҷибе пешниҳод гардид, ки 24 ноябр рӯзи Парчами миллӣ эълон карда шавад ва ҳамасола ҳамчун рӯзи Парчами миллӣ ҷашн гирифта шавад. Бо мақсади амалӣ намудану асоси ҳуқуқӣ баҳшидан 3 ноябри соли 2009 ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» аз қониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид ва 19 ноябри ҳамон сол Парламенти Тоҷикистон онро тасдиқ кард. Бояд қайд намуд, ки ин иқдоми наҷибу нек идомаи сиёсати созандаву бунёдқоронаи Ҳукумат ва давлати Тоҷикистон буда аз ҳар як сокини кишвар, ҳисси баланди худшиносӣ, ватандӯстӣ ва дарки масъулиятро тақозо намуда, насли наврасу ҷавони имрӯзаро дар рӯҳияи баланди худшиносию меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба суннатҳои волои давлату давлатдорӣ ва эҳтирому қадршиносӣ ба рамзҳои давлатӣ тарбия менамояд. Зеро Парчам, Нишон, Суруди Миллӣ рамзҳои асосии давлат буда, муҳимтарин идеалҳои сиёсӣ ба шумор рафта воситаи тарғибу ташвиқи мақсад ва нишонаи соҳибистиклолии ҳар як давлату миллат мебошанд.



Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон матои росткунча буда, дар он се рахи рангаи ба таври уфуқӣ ҷойгирифта кашида шудааст, рахи боло ранги сурх дошта, паҳнои он ба рахи сабзи поён баробар аст, рахи сафеди байн якуним баробари паҳнои яке аз рахҳои ранга мебошад. Дар рӯи рахи сафед аз ҷои ҷӯбдаста дар мобайни парчам бо зарҳал рамзи тоҷ ва дар болои он ҳафт ситора дар шакли нимдоира тасвир шудааст. Рангҳои парчам ва тасвирҳои дар он нақшгардида рамзҳои махсусро ифода мекунад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми телевизионии худ ба муносибати Рӯзи Парчам аз 23-юми ноябри соли 2010 рангҳои парчами миллиро «**Ифодагари роҳи таърихӣ халқи Тоҷикистон ва баёнгари арзишҳои фарҳанги миллӣ ва сиёсӣ**» дониста, гуфтанд:

“Ранги сурх-рамзи муборизаву ҷоннисорӣ халқ барои озодӣ ва истиқлол, ранги сафед-нишони бахту саодат, умеду орзу ва ранги сабз-нишонаи сарсабзӣ шукуфӣ, сарбаландӣ хуррамӣ ва абадият мебошад. Дар байни парчам тасвири тоҷ ва ҳафт ахтар ҷой гирифтааст, ки он ишора ба решаҳои таърихӣ давлатдорӣ Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад” [11, с. 59].

Дар фаҳмишу тасаввурҳои аҷдодони мо ранги сурх ҳамчун рамзи шуои офтоб, ки оламро мунавар месозад, рамзи равшанию русурҳӣ ханӯз аз замонҳои қадим қобили қабул гардидааст, парастӣш меёбад. Истифодаи ин ранг парчами миллии Тоҷикистони имрӯза соҳибистиқлолро ба «Дирафши Ковиёнӣ» (Парчами Ковиёнӣ) пайваст менамояд, ки он ҳам ранги сурх дошт ва ифодагари мубориза баҳри озодию истиқлолият ва ватандӯстӣ буд.

Ранги сафед дар парчами миллӣ, ҳамчун ранги бахту иқболи сафед, покизагӣ ифода ёфтааст, ки дар гузашта ҳамчун рамзи тозагӣ, рамзи ҳаёту абадият ва заволи зумра ифода мекунад ва ин рамз низ моро ба аҷдодони гузаштамон ва сарчашмаҳои авестӣ, ки мувофиқи китоби муқаддаси Авесто- покӣ, равшанӣ, сафедӣ рамзу нишони муқаддас эътироф мегашт, бевосита пайваст менамояд.

Ранги сабз дар Парчами миллӣ-ҳамчун нишони саъю кӯшиш ва заҳмату меҳнати сокинон баҳри сарсабзӣ хуррамӣ Ватан ифода ёфтааст, ки дар таърихӣ гузаштаи аҷдодонамон маъноӣ зиндагӣ ва сарсабзиро дошт.

Акси тоҷ ва ҳафт ситораи Парчами миллӣ низ дар фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик решаи таърихӣ дорад. Акси тоҷ дар парчами миллӣ маъноӣ соҳибдавлатӣ ва анъанаҳои бузурги давлатдорӣ кӯҳани тоҷиконро ифода мекунад.

Ин акс нишондиҳандаи он аст, ки тоҷикон аз қобили миллатҳои тамаддунофар ва созанда мебошанд, ки давлатҳои бошуқӯҳро дар таърих офаридаанд ва ҳуқуқи сиёсӣ маънавӣ дорад, ки имрӯз худро як миллати ифтихорманду тоҷдор бинанд ва дар ҷаҳон муаррифӣ кунанд. Аз ин лиҳоз, акси тоҷ дар Парчами миллӣ олиҳиммати ҳамин ифтихори миллӣ буда, азму ирода дар роҳи устувор баҳшида ба давлати миллист. Маҳз ҳамин лаҳзаҳо дар тарбияи худшиносии миллии насли наврасу ҷавонон таъсир мерасонад. Насли наврас бояд донанд ва фаромӯш накунанд, ки решаи калимаи «Тоҷик» бевосита ибораи «Тоҷ»-и мардуми тоҷдор сарчашма мегирад. Яъне гузаштагони мо ба таври анъанавӣ тоҷ доштанд ва ба миллати тоҷик буданашон ифтихор менамуданд.

Дар маъноӣ ҳафт ситораи Парчами миллӣ- шумораи ҳафт дар мардуми тоҷик шумораи баҳосият ба ҳисоб меравад ва моҳияти олами ҳастиро ифода мекунад. Чунончӣ ҳафт иқлим, ҳафт рӯзи ҳафта, ҳафтсин, ҳафтшин ва ғайра. Аз ин рӯ тоҷ ва ҳафт ситора боиси хушӣ ва ифтихори миллати тоҷикон мебошад.

Донишани моҳияти бо ҳам пайвастагии ҳафт ситораю тоҷ ҳамчун рамзи хушию ифтихори миллӣ ба ташаккули ифтихори миллии насли наврас, ки лаҳзаи муҳими худшиносии миллии мебошад, ёрӣ мерасонад.

Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иттиҳоди вайроннашавандаи коргару деҳқон ва зиёӣён, дӯстиву бародарӣ ҳамаи миллатҳои сокинони ҷумҳурӣ мебошад [6, с. 89].

Парчами миллӣ муҳимтарин омили худшиносии миллӣ ва ифтихори давлатдорӣ буда, барои эҳёи анъанаҳо ва расму оинҳои миллати тоҷик мусоидат мекунад ва наслҳои гузаштаю ҳозираи тоҷиконро бо ҳам мепайвандад.

Дониستاني он, ки 30-уми августи соли 2011 бо фармони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Парчами давлатии Тоҷикистон дар баландии 165 метр, андозааш 60x30 дар пойтахти кишвари азизамон- шаҳри Душанбе барафрохта шуда, боиси ифтихори ҳар фарди худшиносу ватандӯсти мамлакат гардид, ки мавзеи ҷойгиршавии онро «Майдони парчам» номгузорӣ намуданд.

Бешубҳа, қомат афрохтани Парчами миллӣ, ки баландтарин парчам дар ҷаҳон аст, бо маҷмуи биноҳои маъмурию фарҳангӣ ба шаҳри Душанбе ҳусну зебоии тоза бахшида, дар китоби рекорди Гиннес ҳамчун баландтарин парчами дунё сабт гардид ва он дар дунё парчами аз ҳама зеботарину сермазмунтарин ба ҳисоб рафта дар сиришти насли ояндасози ҷомеа эҳсоси ифтихори миллатдориро ташаккул медиҳад.

Парчами миллӣ рамзи асосии давлатдорӣ буда, маъно ва тарзи махсуси истифодабарӣ дорад ва он муқаддас аст. Муқаддас будани Парчам дар он зоҳир мегардад, ки инсоният онро ҳамчун ливои озодаи барои амалӣ гардонидани мақсаду орзуҳои худ дар ҳар даври замон баҳри ҳаёти осоишта, баробарию баробарҳуқуқӣ ва таъмини адолат баланд бардошта метавонад. Парчам ҳамчун муқаддастарин сармояи давлат арзиш дорад. Истиқлолияти давлатро дар ҷаҳон маҳз аз рӯи парчами миллиаш мешиносанд ва баробарҳуқуқии онро эътироф менамоянд.

Бо мақсади дар худ ташаккул додани эҳсосоти баланди худшиносии миллӣ насли наврасу ҷавонон бояд донанд, ки парчам дар таъриху тамаддуни миллати куҳанбунёди тоҷик дорои мақоми арзанда буда, як ҷузъи тамаддуни ҳалқӣ тоҷик ба ҳисоб рафта, дар байни аҷдодони гузашта маълуму машҳур буд.

Мардуми Ориёро дар зери парчам на танҳо имкониятҳои абадқудратро ба вучуд оварданд, низоми тавоноӣ, идоракунии давлатиро офаридан, балки аввалин ҳуҷҷати ҳуқуқии аҳли оламро, ки дар таърих бо номи «Эълумияи ҳуқуқии башари Куруши Кабир» маълум аст, ба оламиён муаррифӣ намуданд. Имрӯз ин ҳуҷҷат бо номи «Эълумияи ҳуқуқи башар» дар дунё маълум гардидааст.

Ҷунинанд он масъалаҳои асосие, ки донистанашон ба ташаккули худшиносии миллии ҳар як насли навраси ояндасози ҷомеа таъсир мерасонад.

Онҳо бояд донанд, ки дар зери парчами миллӣ кормандони мақомоти қудратии ҷумҳурӣ ва дигар хизматчиёни давлатӣ, дар навбати аввал Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баҳри ҳимояи марзу бум, якпорчагӣ, таъмини ҳаёти осоишта, ҳимояи ҳуқуқу озодаҳои шаҳрвандон ба Ватан, ба ҳалқ содиқ будан савганд ёд мекунад.

Дониستاني ин ҳама сарчашмаҳои таърихӣ бевосита ба ташаккули самтҳои гуногуни худшиносии миллии насли наврасу ҷавонон таъсири мусбат мерасонад.

Насли наврас дарк намуданд, ки Парчами миллӣ миллати тоҷикро ба сӯи муттаҳидӣ, ягонагӣ ваҳдат, сулҳу субот, ноил гардидан ба дастовардҳои нав роҳнамоӣ мекунад. Аз ин рӯ ба ҳар як фарди ватандӯсти тоҷик вочиб аст, ки бо як эҳсосоти баланди шаҳрвандию ифтихори миллӣ ва худшиносию масъулиятнокӣ эҳтироми Парчами миллии Ватани соҳибистиклоламонро бачо биёранд.

Парафшонии Парчами миллӣ дар маърақаҳои расмӣ давлатӣ, ҷорабиниҳои сиёсӣ иҷтимоӣ, фарҳангӣ вазииш ва муносибатҳои байналмиллалӣ, ҳисси худшиносии миллии ҳар як ватандӯсту худшиносро бедор менамояд [12, с. 26].

Бояд зикр намуд, ки рамзҳои давлатӣ шиносномаи соҳибистиклолии мамлакат буда, тавассути онҳо давлати моро тамоми ҷаҳон мешиносад. Рамзҳо мазмун ва моҳияти мушаххаси идеологӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва сиёсиро бар дӯш доранд. Бо эҳсосоти баланд муносибат намудан ба рамзҳои давлатӣ ифодаи муҳаббат ба Ватан аст. Табиатан ҳар инсоне, ки дар дилу дидааш меҳри Ватан ҷой дорад, парафшонии ливои миллӣ ба ӯ эҳсоси худшиносию арҷгузорӣ ба арзишҳои олии ватандорӣ мебахшад. Ҷунонҷӣ, ҳангоми садо додани Суруди миллӣ таппиши қалбҳои мон дигаргун мешавад, вучудамонро ифтихор ва шодиву сурур фаро мегирад.

Хулоса, ҷунин рукҳои давлатдорӣ, аз ҷумла дониستاني таърихи пайдоиши Парчами давлатӣ дар ҳаёти сиёсӣ иҷтимоӣ аҷдодони гузашта, мақоми парчами

давлатӣ гирифтани «Дирафши Ковиёнӣ» бо ороишҳои он ва дигар парчамҳои минбаъдаи гузаштагон, бо ҳам пайвастагии рамзҳои парчамҳои аҷдодӣ ба Парчами миллии Тоҷикистони соҳибистиклол, муқаддасоти давлатӣ будани парчами миллӣ; воситаи дар ҷаҳон муаррифӣ кардани миллату мустақилияти тоҷикон, ба сӯи муттаҳидӣ, ягонагӣ ваҳдат, сулҳу субот, устувории давлат ва оянда сарфароз намудани миллат бо парчами миллӣ, ифтихормандӣ, инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, миллатдӯстӣ, дӯстию ҳамкорӣ бо дигар халқу миллатҳо дар ташаккули худшиносии миллии насли наврасу ҷавонон саҳми боварибахш мегузоранд.

#### Адабиёт:

1. Концепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2006.-26с
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» Қонуни амалкунанда. Санади қабул: 204.02.2017// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, №1-2, меҳ.1
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд».- Душанбе, 2010.- 29с.
4. Қарор «Дар бораи парчами Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикон». 20-марти соли 1953.
5. Маҳмудов Абдурахмон. Истиклоли сиёсӣ ва таҳкими давлатдорӣ миллӣ./Абдурахмонов М.-Душанбе, 2016.-4с.
6. Набиева Р. Зиқириёев Ф. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфҳои 11./ Р. Набиева, Ф.Зиқириёев.-Душанбе, «Собириён» 2006. С.89.
7. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе: Ганҷи нашриёт, 2010.-39с.
8. Раҳмон Сафар. Ҳазору як қорнамоӣ. / С. Раҳмон, Ҷ.1. Сарпед. илм. энем. Тоҷикистон.-Душанбе: 1995-567с.
9. Раҳмонов, Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. / Э.Ш. Раҳмонов-Душанбе: Ирфон, 1997.-138с
10. Раҳмонов, Э.Ш. Тоҷикон дар роҳи демократикунонии ҷамъият ва тамаддун./ Э.Ш. Раҳмонов.-Душанбе: Ирфон, 1996.-220с.
11. Раҳмонов, Э.Ш. Мақсади мо ягонагии миллат./ Э.Ш. Раҳмонов, Душанбе: Ирфон, 1997.-70с.
12. Тарбияи худшиносӣ ва ифтихори миллӣ.-Душанбе, 1991.-26 с.
13. Умарзода И. Таърихи тамаддуни ориён./ И. Умарзода, Душанбе: Шарқи озад, 2006.-558с.
14. Холмуродова Меҳрафрӯз. Таърихи оштии миллии тоҷикон дар ҷанги шаҳрвандӣ. Душанбе, «Эр-граф», 2017. с.163-173.
15. Хучамуродов Т. Рукҳои асосии давлатдорӣ тоҷикон. / Т. Хучамурод, Душанбе, Ирфон, 2012-99с .

### **МОҲИЯТ ВА НАҚШИ ПАЙДОИШИ ПАРЧАМИ МИЛЛӢ ДАР ТАШАККУЛИ ДОДАНИ ҲИССИ ХУДШИНОСИИ НАСЛИ НАВРАСУ ҶАВОНОН**

Муаллиф дар мақолаи мазкур дар бораи ташаккул додани ҳисси худшиносии миллии насли наврасу ҷавонон дар доништану дарк кардани моҳияти пайдоиши таърихи парчаму парчамдорӣ тоҷикон маълумот додааст. Ў аз ҷумла қайд менамояд, ки доништану дарк кардани таърихи пайдоиши рамзҳои давлатӣ дар тарбияи худшиносии миллии насли наврасу ҷавонон аҳамияти хоса дорад, зеро дар ҷараёни тарбияи худшиносии миллӣ моҳияти рамзҳои давлатӣ, ҳокимияти давлатӣ, хусусияти фарқкунандаи он дар муқоиса бо дигар давлатҳо ба наврасону ҷавонон фаҳмонида мешавад, ки бо ин роҳ ифтихори худшиносӣ ва ватандорӣ онҳо боло бардошта шавад. Дар мақолаи мазкур рамзҳои миллии давлатдорӣ, бахусус таърихи инкишофу ташаккули парчами миллӣ ба таври шоён инъикос карда шудааст.

Муаллиф дар мақолааш дар баробари овардани иқтибосҳо аз навиштаҳои муҳаққиқону донишмандон, инчунин фикру ақидаи худро низ баён намудааст.

**Калидвожаҳо:** Парчами миллӣ, аҷдод, ориёӣ, давлат, мукаддасот, ташаккул, ватандӯстӣ, рамз, тарбия, наврас, ҷавонон, насл, моҳият, таърих, бедор.

### **СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА В ФОРМИРОВАНИИ ЧУВСТВА САМОПОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ**

В данной статье автор дал информацию о формировании чувства национального самосознания у молодого поколения в знании и понимании сути происхождения истории флага и флаговедения таджиков. Среди прочего он отмечает, что знание и понимание истории возникновения государственных символов имеет особое значение в воспитании национального самосознания подрастающего поколения, поскольку в процессе воспитания национального самосознания подросткам и молодежи разъясняется сущность государственных символов, государственной власти, ее отличительные черты по сравнению с другими государствами, тем самым повышается их самосознание и патриотизм. В данной статье хорошо отражены национальные символы государственности, особенно истории развития и становления государственного флага. В своей статье, наряду с цитированием работ исследователей и ученых, автор высказал и собственное мнение.

**Ключевые слова:** Государственный флаг, предок, арий, государство, святость, становление, патриотизм, символ, воспитание, подросток, юность, поколение, сущность, история, бодрствование.

### **THE ESSENCE AND ROLE OF THE ORIGIN OF THE NATIONAL FLAG IN THE FORMATION OF YOUTH'S SELF-KNOWLEDGE FEELING**

In this article, the author gave information about the formation of a sense of national identity among the younger generation in the knowledge and understanding of the essence of the origin of the history of the flag and flag science of the Tajiks. Among other things, he notes that knowledge and understanding of the history of the emergence of state symbols is of particular importance in educating the national identity of the younger generation, since in the process of educating national identity, adolescents and youth are explained the essence of state symbols, state power, its distinctive features compared to other states, thereby increasing their self-awareness and patriotism. This article well reflects the national symbols of statehood, especially the history of the development and formation of the national flag. In his article, along with citing the works of researchers and scientists, the author expressed his own opinion.

**Key words:** State flag, ancestor, aryan, state, holiness, formation, patriotism, symbol, upbringing, teenager, youth, generation, essence, history, wakefulness.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Ҷурахонзода Гулрӯи Сухроб** докторанти (PhD)-и кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: 735360, ҶТ, ш. Кулоб, к С.Сафаров-16. Тел.: (+992) 988488028

**Сведения об авторе:** Джурахонзода Гулру Сухроб - докторант (PhD) кафедри общеуниверситетской педагогики Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г. Куляб, ул. С. Сафаров 16.

*E-mail:* [gulrui.suhrob.92@mail.ru](mailto:gulrui.suhrob.92@mail.ru). Тел: (992)988488028

**Information about the author:** Jurahonzoda Gulrui Sukhrob - doctoral student (PhD) of the Department of General University Pedagogy of Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address: 735360, RT, Kulyab, st. S. Safarov 16.

*E-mail:* [gulrui.suhrob.92@mail.ru](mailto:gulrui.suhrob.92@mail.ru). Phone: (992)988488028

## ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ-КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ (ДАР МИСОЛИ МТОК)

Пиров М.Н.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Татбиқи имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ (ТИК) дар ҳаёти инсоният, аз ҷумла дар муошират ва омӯзиш рӯз аз рӯз нақши болотареро касб мекунад. Вобаста ба ин, моро лозим меояд, ки аз технологияҳои муосир ҷиҳати таълими донишҷӯён ва умуман истифодаи бисёрҷабҳаи он дар ҷомеа самаранок истифода намоём.

Истифодаи имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар раванди таълим яке аз роҳҳои баланд бардоштани ҳавасмандии иштирокчиёни таълим: омӯзгорон ва донишҷӯён мебошад. ТИК ба ташаккули шахсияти эҷодии на танҳо донишҷӯ, балки омӯзгор низ мусоидат мекунад. Татбиқи имкониятҳои ТИК барои амалӣ намудани ниёзҳои асосии инсон – муошират, таҳсилот, худшиносӣ мусоидат карда, ҷорӣ намудани он дар раванди таълим барои баланд бардоштани самаранокии машғулиятҳо, озод кардани омӯзгор аз кори ҷорӣ зиёдатӣ, баланд бардоштани ҷолибияти муаррифии мавод, фарқ кардани намудҳои вазифаҳо, инчунин гуногунсозӣ ва ҷолибияти машғулиятҳо мусоидат менамояд.

Як қатор тадқиқотҳо хусусиятҳои иловагии татбиқи маводи электронии таълими дар раванди таълимро ошкор карданд. Курбонова У.Т. дар монографияи худ қайд менамояд, ки дар ташкили кор бо маводи электронии таълимӣ таҷҳизоти техникӣ донишгоҳҳо нақши муҳим мебозад. Аммо, муосиртарин таҷҳизоти техникӣ иҷрои бомуваффақияти маводи электронии таълимиро кафолат дода наметавонад [3, саҳ. 41].

Хусусиятҳои аксари технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ба он асос ёфтааст, ки онҳо дар заминаи компютерҳои фардӣ сохта шудаанд. Компютерҳои фардӣ, ки ба системаи усулҳои дидактикӣ дохил карда шуда, барои инкишофи ҳамаҷонибаи хонандагон унсури муҳими методикаи фанӣ гардидааст [5, саҳ. 38].

Татбиқи самаранокии ТИК аз дастрасӣ ба таъминоти барномавии лозимӣ вобаста аст. Технологияи таълими барномарезишуда дар ибтидои солҳои 50-уми асри ХХ ба вучуд омадааст. Равоншиноси амрикоӣ Скиннер баҳри баланд бардоштани самаранокии идоракунии ва азхуднамоии мавод, сохтани онро ҳамчун барномаи пайваста барои пешниҳоди як қисми иттилоот ва назорати онҳо технологияи таълими барномарезишударо пешниҳод кардааст [1].

Омӯзиши барномарезишуда раванди азхудкунии назоратшавандаи маводи таълимӣ бо ёрии компютер мебошад. Маводи таълимӣ як қатор қисмҳои хурди иттилоотӣест, ки бо пайдарпайии муайяни мантиқӣ пешниҳод карда мешаванд.

Принсипҳои омӯзиши барномарезӣ мувофиқи пешниҳоди Скиннер чунин марҳилаҳоро дар бар мегирад:

**1.Иерархияи дастгоҳҳои идоракунии.** Омӯзгор ба ҳайси мудир система дар ҳолатҳои ташкили системаи муайянкунандаи пешакӣ дар барнома, ёрии инфиродӣ ва танзими таълим мебошад.

**2.Принсипи бозгашт.** Шогирдон имконияти маводи таълимиро фаҳмидан ва омӯзгорон бошанд, имконияти танзиму ислоҳ карда тавонистанро доранд.

**3.Марҳилаи раванди технологияи қадам ба қадам.** Пайванди ба ҳам алоқамандӣ: иттилоот, амалиёт бо фикру мулоҳиза ва назоратро дар бар мегирад.

**4. Фардияти раванди иттилоот.** Хар як шахс бо суръате пеш меравад, ки барои ӯ мусоид аст. Бо татбиқи имкониятҳои ТИК имконияти баргаштан ба иттилоот ва порчаҳои алоҳидаи он мавҷуд аст.

Фарҳанги иттилоотии омӯзгор чузби идеявию технологиро дар бар мегирад. Чузби идеявӣ аз хусусиятҳои ахлоқӣ, психологӣ, иҷтимоӣ, эмотсионалӣ ва эстетикӣ иборат буда, муносибати арзишманди омӯзгорро ба кор тавассути иттилоот инъикос мекунад. Чузби идеявию технологӣ - аз малакаҳои иттилоотӣ, ки бо таҳияи усулҳои оқилонаи ҷустуҷӯ ва коркарди мустақилонаи иттилоот бо истифода аз технологияҳои коммуникатсионӣ алоқаманд буда, иборат аст.

Дар муҳити муосири таълимӣ технологияҳое, ки фаъолият ва мустақилияти донишҷӯёнро таъмин мекунад, ҷои махсусро ишғол менамоянд. Ин ба методологияи ҳамкорӣ мувофиқат мекунад. Дар ин намуди омӯзиш донишҷӯён аҳамияти кумак ба ҳамдигарро дарк месозанд. Кор тавре ба роҳ монда шудааст, ки супориш на ба сардори гурӯҳ, балки ба хар як аъзои гурӯҳ вобаста бошад. Намунаи барҷастаи технологияи фаълсозӣ, ки ба фаъолияти мустақили донишҷӯён асос ёфтааст, омӯзиши лоиҳавӣ мебошад. Омӯзиши лоиҳавӣ ба ташаккули малакаҳои зеҳнӣ, эҷодӣ ва коммуникативии донишҷӯён мусоидат мекунад, аз ҷумла:

- қобилияти кор бо матн (чизи асосиро таъкид кардан, маълумоти заруриро пайдо кардан ...)

- таҳлили иттилоот;

- хулоса баровардан;

- муқоиса ва эҷоди якхела;

- баёни мухтасари фикру мулоҳизаҳо.

Истифодаи ТИК имкониятҳои дидактикии марбут ба визуализатсияи мавод, "эҳёи он", қобилияти сафарҳои визуалӣ, қобилияти тасаввур кардани он падидаҳоеро, ки бо роҳҳои дигар нишон додан ғайриимкон аст, фароҳам меорад ва ба мо имкон медиҳад, ки назорат ва омӯзишро якҷоя намоем.

Системаҳои мултимедиявӣ имкон медиҳанд, ки пешниҳоди маводи дидактикӣ то ҳадди имкон қуллай ва аёни гардад, ки шавқу рағбатро ба омӯзиш афзоиш дода, камбудии камтаваҷҷуҳии донишҷӯёнро бартараф намояд. Қисми ҷудонашавандаи кор оид ба таҳия ва татбиқи воситаҳои таълими компютерӣ дар раванди таълим, методологияи омода ва гузаронидани лексияҳо бо истифода аз ТИК мебошад. Қисми асосии лексия пешниҳоди мавод оид ба масъалаҳо буда, бо ҳамроҳии маводи намоишии видеой: видеослайдҳо – порчаҳои муқаррароти асосии назариявии мавзӯи пешниҳодшаванда, ҷадвалҳо, диаграммаҳо, графикҳо, формулаҳои математикӣ ва моделҳои таҳиякардаи лектор инъикос мегардад.

Самтҳои асосии истифодаи ТИК дар раванди таълим дар замони муосир чунин арзёбӣ мегарданд:

1. Баррасӣ ва таҳлили маводи таълимӣ дар васоити электронӣ. Интиҳоб ва банду бастаи мавод ба блокҳои пурмазмун бо назардошти қобилиятҳои инфиродии донишҷӯён.

2. Андешидани усулҳои ҳавасмандгардонии донишҷӯён бобати аз худ намудани маводи таълимӣ.

3. Кумак ба донишҷӯён дар азхудкунии малакаҳои кор дар компютер, пайгирии душвориҳои мушаххасе, ки бо муносибат ба шакли компютери муошират, хусусиятҳои пешниҳоди иттилоот алоқаманданд.

4. Таҳияи супоришҳои назоратӣ, меъёрҳои арзёбӣ, усулҳои таҳлили ҳатогихо. Таҳияи тестҳо дар барномаи "Блокнот".

5. Ташкили машваратҳо ҳангоми омӯзиши курси таълимӣ, ки ба ҳалли масъалаҳои шахсӣ, тарбиявӣ, коммуникатсионии донишҷӯён нигаронида шудаанд.

6. Пайгирӣ ва муайян кардани динамикаи дастовардҳо: дар маҷмӯъ гурӯҳ ва хар як донишҷӯ дар алоҳидагӣ.

Мавқеи технологияи иттилоотӣ дар таълим: ҳангоми омодагӣ ба дарс, дар давоми дарс ва дар фаъолияти таҳқиқоти лоиҳавӣ.

Моделҳои истифодаи ТИК дар синф:

- Намоиши презентатсияи компютерӣ;
- Санчиш бо ҷавобҳои чандвариантидор;
- Навиштани диктант, асар, маъруза;
- Инкишоф додани маҳорати техникӣ бо ёрии барномаҳои омӯзишии компютерӣ;
- Истифода аз китобҳои дарсии электронӣ.

Истифодаи вариантҳои боло сарфай вақт ва самаранокии раванди таълим мусоидат мекунад.

Моделҳои истифодаи ТИК берун аз синф:

- Ҷустуҷӯи маълумот аз Интернет ва дигар манбаҳо;
- Муайянсозии афзалият дар бораи ҷаҳони атроф;
- Тайёр кардани нутқ ва ҳуди намоиш бо истифода аз презентатсияҳо.

Вақте ки омӯзгор ҷараёни ҳамоҳангшудаи тасвирҳои садоӣ ва визуалиро дарк мекунад, барои вай ҷалби таваҷҷуҳи аудитория ва таълим додан ба донишҷӯён осонтар мешавад. Ҳамзамон омӯзгор ба шогирдон на танҳо аз ҷиҳати иттилоотӣ, балки аз ҷиҳати эмотсионалӣ низ таъсир расонида метавонад.

Татбиқи мултимедиа муҳити омӯзиши бисёрҷабҳаро эҷод мекунад. Иштироки тамоми ҳиссиёт боиси ба таври истисноӣ баланд шудани дараҷаи азҳудкунии мавод нисбат ба усулҳои анъанавӣ мегардад. Омӯзиш бо истифода аз воситаҳои аудиовизуалии пешниҳоди мураккаби иттилоот шакли пуршиддати таълим мебошад.

Муоширати инфиродӣ бо ёрии видео, графика, матн ва садои нутқӣ ҷунун пуршиддат аст, ки он ба қадри имкон раванди таълимро осон мегардонад. Ҳалли масъалаи таълиқи ҷараёнҳои информатсионӣ (садо, матн, графика, видео) компютерро ба воситаи универсалии таълимӣ ва иттилоотӣ барои қариб ҳама соҳаҳои дониш ва фаъолияти инсон табдил медиҳад. Ва ин тасодуфӣ нест, зеро тибқи маълумоти ЮНЕСКО, танҳо 12% иттилоот бо дарки аудио, тақрибан 25% бо визуалӣ ва то 65% иттилооти даркшуда бо аудиовизуалӣ аз худ карда мешаванд [9].

Ҳангоми таълиқи модели педагогӣ сатҳи ташаккули фарҳанги иттилоотии омӯзгор: репродуктивӣ, мутобиқшавӣ ва эҷодӣ бояд ба назар гирифта шавад.

1. Сатҳи репродуктивӣ бо донишҳои системанашуда оид ба фарҳанги иттилоотии омӯзгор ва нақши он дар навоарӣ, ташкили ноमुназзами кор дар муҳити иттилоотӣ таълимӣ, истифода набурдани технологияи иттилоотӣ дар фаъолияти таълимӣ ва илмӣ ба баҳои паст тавсиф мешавад. Фоиданок будани қори андешидашуда бо иттилоот, натавонистани фаъолият ва сатҳи фарҳанги иттилоотӣ бо таҷрибаи иҷтимоӣ ва касбӣ алоқаманд мебошад.

2. Дараҷаи мутобиқшавӣ бо муносибати вазъияти ба ҳалли масъалаҳои касбӣ, қаноатмандӣ аз натиҷаҳои бадастомада бидуни муайян кардани дурнамои рушди минбаъда, азҳудкунии нопурраи донишҳои асосии муосир хос аст.

3. Сатҳи эҷодӣ маъноӣ онро дорад, ки муаллим пайваста ба баланд бардоштани сатҳи фарҳанги иттилоотӣ, донишҳои систематикӣ дар соҳаи фарҳанги иттилоотӣ, қобилияти ҳалли масъалаҳои инноватсионӣ, тартиб додани лоиҳаҳо машғул мебошад.

Воситаҳои асосии мониторинг ва арзёбии натиҷаҳои таълимии донишҷӯён дар ТИК тестҳо ва супоришҳои тестӣ мебошанд, ки имкон медиҳанд намудҳои гуногуни назорат: ҷорӣ, мобайнӣ, охир ва ниҳой роҳандозӣ карда шавад.

Мақсади назорати ҷорӣ баҳодиҳии омодагии ибтидоии донишҷӯ ба ин фан, яъне дараҷаи донише, ки ӯ барои бомуваффақият аз худ кардани курс зарур аст, мебошад. Назорати фосилавӣ санчишест, ки аз 5-10 супориш иборат буда, феврал пас аз маводи омӯхташуда амалӣ карда мешавад ва барои баҳодиҳии суръати азҳудкунии он пешбинӣ шудааст. Охир – дар асоси омӯзиши мавзӯ, фасли курс амалӣ карда мешавад.

Назорати ниҳой дар охири курс пешбинӣ гардида, мазмуни онро дар маҷмуъ фаро мегирад. Натиҷаҳои он ҳамчун асос барои баҳодихии сатҳи дониш хизмат мекунад.

Санҷишҳо метавонанд дар речаи On-Line (дар компютер дар речаи интерактивӣ гузаронида шаванд, натиҷа аз ҷониби система ба таври худкор баҳо дода мешавад) ва офлайн (версияи электронӣ ё ҷопии тест истифода мешавад; муаллим натиҷаҳоро арзёбӣ мекунад) гузаронида шавад.

Вобаста ба вазифаи педагогӣ вариантҳои гуногуни назоратро амалӣ кардан мумкин аст: худсанҷиши нарм, худсанҷиши саҳт, санҷиши назоратӣ.

Ҳангоми санҷиши нарм, донишҷӯ имкон дорад, ки такроран кӯшиш кунад, ки ба савол ҷавоб диҳад (то даме, ки ҷавоби дурустро интиҳоб кунад). Дар санҷиши қатъии худтанзимкунӣ танҳо як кӯшиш барои ҷавоб дода мешавад, аммо натиҷааш ба муаллим хабар дода намешавад. Ин вариантҳо, чун қоида, имконияти истинод ба маводи китоби дарсиро пешбинӣ намуда, ҳамчун қисми таркибии он амалӣ мегарданд. Варианти охирин тахмин мекунад, ки натиҷаи санҷиш ҳангоми арзёбии сатҳи дониш ба назар гирифта шавад.

Шарти муҳими татбиқи имкониятҳои ТИК дар муассисаҳои таълимӣ мавҷудияти таҷҳизоти синфи компютерӣ, беҳтараш мавҷудияти шабакаи маҳаллӣ ва дастрасӣ ба Интернет; омодагии муаллим ба истифодаи ТИК дар раванди таълим, мебошад.

Тибқи талаботи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар давоми ҳафта шумораи дарсҳо бо истифода аз ТИК набояд аз 3-4 дарс барои хонандагони марҳилаи якум, 4-6 дарс барои донишҷӯёни марҳилаҳои дуюм ва сеюм зиёд бошад. Пас аз машқ бо терминали видео-дисплей (VDT) гимнастикаи чашмо, ки дар ҷои кор анҷом дода мешавад, гузаронидан лозим аст.

Бояд гуфт, ки истифодаи ТИК дар ҳамгироӣ бо дигар технологияҳои таълим якдигарро инкор накарда, балки ҳамдигарро пурратар мекунад.

Дар замони муосир бо мақсади истифодаи имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар раванди таълим аз ҷониби мутахассисон афзорҳои гуногуни компютерӣ таҳия гардидааст. Мо дар қори илмии худ ба омӯзиш ва татбиқи муосиртарин афзори электронӣ **Moodle, kahood ва Padlet** дар раванди таълим таҳқиқ менамоем.

Moodle яке аз системаҳои маъмули идоракунии омӯзиши электронӣ мебошад. Ҳоло дар ҷаҳон зиёда аз як миллион захираҳо мавҷуданд, ки бо Moodle кор мекунад. Аксарияти ширкатҳо аз сабаби ройгон будани истифодаи Moodle аз имкониятҳои он барои омӯзонидани кормандони худ васеъ истифода мекунад [4].

Moodle як системаи ба веб асосёфта барои ташкил ва идоракунии таълими фосилавӣ мебошад, ки соли 2001 ба қор андохта шудааст. Он дар домени ҷамъиятӣ аст: мо метавонем онро аз вебсайти расмӣ зеркашӣ кунем ва ё дар компютери худ насб кунем. Система зиёда аз 120 забон, аз ҷумла забони русӣ ва тоҷикиро дастгирӣ мекунад.

Бастаи насби Moodle аз се унсур иборат аст: рамзи Moodle, ки ба сервери веб бор карда мешавад; пойгоҳи додаҳо аз ҷониби MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MariaDB ё Oracle идора карда мешавад, ки ба ҳайси захира барои файлҳои боршуда ва тавлидшуда хизмат мерасонад. Ҳар се қисм метавонанд ҳам дар як сервер ва ҳам дар якҷанд сервер барои тақсмоти сарборӣ қор кунанд.

Ҳамчун системаи ҳамкориҳои муаллимон ва донишҷӯён, Moodle вазифаҳои зеринро ҳал мекунад:

- ташкил ва идоракунии курси фосилавӣ;
- идора кардани қорбарон дар курс;
- дастрасии дифференциалӣ барои иштирокчиёни портали таълимӣ;
- пайгирии иҷрои унсурҳои таълимӣ - ҳам аз ҷониби омӯзгор ва ҳам аз ҷониби донишҷӯён;
- нашри маводи таълимӣ дар шаклҳои гуногун: графика, матнҳо, аудио, видео.



Moodle дорои нақшаи чандири мундариҷа мебошад. Мо метавонем ҷадвалҳои одиро ба мисли файлҳо ва ҷузвдонҳо ва ё нақшаҳои мураккабтар: бахшҳои Wiki, луғатҳо (донишҷӯён метавонанд пур кунанд), супоришҳо, шаклҳои гуногуни санҷишро бо он бор кунем.

Мухимтарин бартарӣ, ки корбарони эҳтимолӣ фавран ба он таваҷҷуҳ мекунад, истифодаи ройғони Moodle мебошад. Система аз рӯи шакли кушодаасос - рамзи кушодаасос кор мекунад. Аз ин рӯ, ҷомеаи васеи барномасозон мунтазам васеъшавӣ ва модулҳои муфидро дар муҳити Moodle эҷод мекунад - ҳоло тақрибан 1500 адади онҳо мавҷуданд. Масалан:

- модулҳои видеоконфронс;
- суҳбатҳои аудио ва видео;
- плагин барои илова кардани саволҳо, шарҳҳо ва қайдҳо ба маводи таълимӣ дар ҳуччати PDF;
- модулҳои ҳавасмандкунӣ;
- ҳисоботи интерактивӣ оид ба барномаи таълимӣ;
- фиристодани оммавии паёмҳо;
- портфели электронӣ.

Аз сабаби версияи ройгон ва чандирии танзимот, Moodle дар донишгоҳҳо ва коллеҷҳо, инчунин аз ҷониби мураббӣён барои омӯзиши шахсӣ ва ташкили курсҳои фосилавӣ фаъолна истифода мешавад.

Имкониятҳои системаи Moodle. Ҳамчун администратор дар Moodle, метавонем вазифаҳои зеринро иҷро кунем:

- ташкил ва идоракунии курс;
- илова кардани донишҷӯён;
- баҳо додан ба пешрафт;
- пайгирии пешрафти донишҷӯён;
- дастрасӣ ба маводи таълимӣ ва маҳдуд намудани блокҳои курсӣ.

Хусусиятҳои асосии Moodle-ро муфассалтар дида мебароем.

Дар байни унсурҳои таълимӣ инчунин мақолаҳои вики, луғат, форумҳо, чатҳо мавҷуданд. Вики маҷмуи ҳуччатҳои веб мебошад, ки донишҷӯён якҷоя эҷод мекунад. Асосан, ин як саҳифаи веб ҳаст, ки хоҳишмандон метавонанд дар браузер бидуни дониши зарурии HTML эҷод кунанд.

Луғатро дар Moodle дар форматҳои гуногун сохтан, ҷустуҷӯ кардан ё дидан мумкин аст. Ҳама сабтҳо гурӯҳбандӣ шудаанд. Дар лексияҳо истилоҳоте, ки дар луғат мавҷуданд, ба таври худкор бо истинодҳо ишора карда мешаванд.

Бо истифода аз пурсишҳо ва саволномаҳо мо метавонем тест гузаронем, дар бораи омӯзиш фикру мулоҳизаҳо ҷамъ кунем ё фикри аксариятро дар бораи ягон қарори система фаҳмем. Ҳарду элемент дар система сохта шудаанд - саволномаҳо бо саволҳои тайёр ҷамъоварӣ карда мешаванд ва пурсишҳо аз ҷониби мудир тартиб дода мешаванд.

Moodle ба мо имкон медиҳад, ки сценарияҳои гуногуни педагогиро барои омӯзиши тафриқа ташкил намоем. Одатан, маъмурон ду сценарияи умумиро истифода мебаранд:

- интихоби гурӯҳ - мундариҷа барои ҳар як гурӯҳ сохта мешавад;
- маҳдудияти дастрасии унсурҳо - агар шунавандагони курс аз викторина ё пурсиш дар мавзӯи 1 нагузаранд система ба онҳо дастрасӣ ба мундариҷаи мавзӯи 2-юмро иҷозат намедиҳад.

Системаи таҳлили дарунсохт гузоришҳое тавлид мекунад, ки сатҳи фаъолияти корбарони платформаро нишон медиҳанд: чанд нафар курсҳоро тамошо кардаанд, кадоме аз онҳо шарҳ додаанд.

Системаи Moodle-ро тавассути барномаи расмӣ мобилӣ идора кардан мумкин аст. Бо ин роҳ мо метавонем:

- мундариҷаи курсро ҳатто ҳангоми офлайн будан бинем;
- гузоштани огоҳиҳо дар бораи рӯйдодҳои курс (паёмҳо, санҷишҳои гузашта ва ғ.);

- бо иштирокчиёни курс зуд пайваст шавем;
- бор кардани мундариҷа ва таҳрири он;
- пешрафти шогирдонро пайгирӣ намоем;

Камбудихоии Moodle. Бо вучуди афзалиятҳои зиёд системаи Moodle дорои як қатор камбудихоӣ низ мебошад:

Барои ташкили омӯзиш ва курсҳои мукамал, система бояд насб карда шавад. Ин сервер ё хостинг, номи домен ва ғайраро талаб мекунад. Агар мо дониш ва таҷрибаи зарурӣ надошта бошем, бояд мутахассиси IT-ро киро намоем. Дар натиҷа, ташкили хидмат як кори гаронбаҳо мегардад.

Moodle ба сервер серталаб аст. Хостинги ройгон ба шумо имкон медиҳад, ки танҳо версияҳои кӯҳнаи системаро насб кунед. Илова бар ин, хизматрасонӣ захираҳои зиёдеро сарф мекунад, ки хароҷоти молиявиро зиёд мекунад.

Сарфи назар аз навсозҳои зуд-зуд, Moodle дорои интерфeyси хеле кӯҳна ва ба қорбарон дӯстона нест. Агар мо хоҳем, ки идоракунии курсро қулайтар кунем, бояд тамоми системаро алоҳида танзим кунем.

Moodle системаи бузурги дорои хусусиятҳои фаровон аст, ки баъзеи онҳо танҳо истифода намешаванд. Ва мо метавонем онҳоро танҳо бо ёрии барномасозон хориҷ кунем.

Ба система бештар донишгоҳҳо, коллеҷҳо ва дигар муассисаҳои таълимӣ таваҷҷуҳ зоҳир мекунад. Аксари плагинҳо махсусан барои таълим сохта шудаанд. Барои соҳаи тиҷорат Moodle чандирӣ ва микроспазирӣ надорад. Барои ҳамгирии система бо қарорҳои ба тиҷорат зарурӣ, мо бояд кӯшиши зиёд ба харҷ диҳем ва мутахассисони ботачрибаро ҷалб созем.

Воситаҳои таҳлилии мавҷуданд, аммо онҳо амиқ ва фарогирии вазифаҳои тиҷоратро таъмин намекунанд. Фаромӯш набояд кард, ки Moodle шаҳодатномаҳои хатми курсро намедиҳад.

Система дорои интерфeyси интуитивӣ ва муосир мебошад, ки барои омӯхтан вақти зиёдро талаб намекунад. Маҳсулот мунтазам бо назардошти тамоюлҳои муосири идоракунии кадрҳо ройгон нав карда мешавад.

Роҳбарон ба таълими тобеони худ ҷалб карда мешаванд, онҳо метавонанд онро таъйин ва таҳрир кунанд, натиҷаҳои омӯзишро барои ҳар як қорбар омӯзанд. Мо метавонем ба шахси навқор нақшаи мутобиқшавӣ таъйин кунем ва раванди гузаришро назорат намоем. Аз сабаби маҷмуи функсияҳо ва схемаи тақсимои ройгон, системаи идоракунии омӯзиши Moodle барои донишгоҳҳо ва ширкатҳо мувофиқ аст.

**Kahoot** - платформаи омӯзишии шавқовар аст, ки дар синфхонаҳои мактабҳо ва дигар муассисаҳои таълимӣ истифода мешавад. Сайт феҳристи бозиҳои таълимиро пешкаш мекунад. "Kahoots" - ҳар яки онҳо викторинаест, ки саволҳои интихоби чандқаратаро дар бар мегиранд. Сомона метавонад дар браузерҳои веб ва аз соли 2017 дар барномаҳо барои дастгоҳҳои мобилӣ истифода шавад (бо забонҳои камтар дастрас аст). Қаҳут метавонад барои санҷидани дониши хонандагону донишҷӯён ва ё ҳамчун самараноктар гузаронидани танаффус истифода шавад [11].

Қаҳут барои фаъолияти гурӯҳӣ пешбинӣ шудааст. Донишҷӯён дар атрофи як экрани муштарак ҷамъ мешаванд, ба монанди тахтаи интерактивӣ, проектор, монитор ё экране, ки ба таври виртуалӣ муштарак, аз қабилҳои тавассути VNC, Jitsi, Skype ё Google Hangouts. Бозӣ оддӣ аст: ҳама бозигарон дар як вақт дар дастгоҳҳои худ ба саволҳо ҷавоб медиҳанд. Саволҳо як-як дар экран ба донишҷӯён нишон дода мешаванд. Иштирокчиён барои ҳар як ҷавоби дуруст холҳо мегиранд. Дар охири викторина, дар экран шумораи холҳои ҳамаи иштирокчиён ҳангоми ҷавоб додан ба саволҳои ӯ нишон дода мешаванд.

Барои иштирок дар бозӣ сабти ном шарт нест. Викторинаҳоро аз каталоги сайт интихоб кардан мумкин аст. Шумо инчунин метавонед викторинаҳои нав эҷод кунед - аксар вақт ин вазифаро роҳбари дарс, масалан муаллим иҷро мекунад. Вақти ҷавоб барои ҳар як савол тақрибан бо 30-60 сония маҳдуд аст.

Кахут соли 2012 аз ҷониби донишҷӯён ва омӯзгорони Донишгоҳи илм ва технологияи Норвегия сохта шудааст. Сайт дар бетаи хусусӣ дар SXSWedu дар моҳи март соли 2013 ва барои истифодаи ҷамъиятӣ дар моҳи сентябри соли 2013 оғоз ёфт. Дар соли 2016 Kahoot хусусияти нав - Jumble -ро сохт, ки дар он иштирокчиён набояд ҷавобро интихоб кунанд, балки ҷавобҳоро бо тартиби дуруст ҷойгир кунанд.

Дар моҳи март соли 2017, Kahoot дар маҷмуъ, ба як миллиард бозигари ширкаткунанда расид ва дар моҳи май ширкат дар бораи 50 миллион корбари беназири фаъоли ҳармоҳа гузориш медиҳад. Аз соли 2017 Kahoot аз Northzone, Creandum ва Microsoft Ventures, инчунин сармоягузори хусусии Норвегия 26,5 миллион доллар маблағ ҷамъ овард. Аз 11 октябри соли 2018, даромади Kahoot ба 300 миллион доллар расид.

То соли 2020, платформа зиёда аз 70 миллион корбарони беназири ҳармоҳа дошт, ин рақам рӯз аз рӯз зиёд гардида истодааст. Имрӯзҳо таъсири истифодаи Kahoot ба ҷараёни таълим мавзӯи таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтааст. Сарфи назар аз набудани интерфэйси русӣ (тарҷумаи худкор дар браузер имконпазир аст, аммо на дар барнома), Kahoot дар байни омӯзгорону донишҷӯёни Федератсияи Россия шуҳрат пайдо кардааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад истифодаи он аҳён-аҳён ба назар мерасад.

**Padlet** – тахтаи электронии онлайн барои омӯзгорон мебошад. Истифодабарӣ аз он сода ва қулай аст. Тахтаи Padlet воситаи қулай барои истифода дар дарси онлайн дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ аст, ки дар он мо метавонем қайдҳо, аксҳо, видеоҳо, файлҳо ва истинодҳоро ҷойгир намоем [6].

Барномаи Padlet ба ҳар як донишҷӯ имкон медиҳад, ки кори худро дар тахта гузорад ва омӯзгор бидуни сарфи вақти зиёд ва ҷамъоварӣ кардани дафтарҳои вазнин ҳар яки онҳоро шарҳу баҳогузорӣ кунад.

Сохтани тахтаҳои онлайнӣ ва саҳифаҳо дар он маҳдуд набуда, омӯзгор метавонад тахтаро барои ҷамъ овардани мавод дар мавзӯи муайян истифода барад. Padlet-ро дар синф бо мақсадҳои зерин истифода бурдан мумкин аст [10]:

- ✓ Барои аз нав дида баромадани он чизе, ки дар дарси гузашта омӯхта шудааст;
- ✓ Барои баррасии муштараки мавзӯ;
- ✓ Барои вохӯриҳо бо донишҷӯён ё муаллимон.
- ✓ Барои банақшагирии чорабиниҳо.

Padlet як ширкати оғози технологияҳои таълимӣ дар Сан-Франсиско, Калифорния ва Сингапур аст. Padlet нармафзори ба абр асосёфтаре ҳамчун хидмат пешкаш мекунад, ки дар вақти воқеӣ платформаи муштараки веб дорад, ки дар он корбарон метавонанд мундариҷаро ба тахтаҳои бюллетенҳои виртуалӣ бо номи "padlets" бор карда, мубодила кунанд [7].

Padlet Inc як барномаи интернетиро идора мекунад, ки ба одамон имкон медиҳад, то андешаҳои худро дар мавзӯи умумӣ баён кунанд. Padlet Inc қаблан ҳамчун Wallwisher, Inc маъруф буд ва дар моҳи феввали соли 2013 номи худро ба Padlet Inc иваз кард.

Аслан ширкати Wallwisher дар соли 2008 аз ҷониби Нитеш Гоел ва Пранав Пиюш, ду дӯсти ҳиндустонӣ таъсис дода шуда, дар соли 2012 бо маблағгузори акселератори Start-Up Chile таъсис дода шуд [8]. Дар соли 2013, Padlet ба таври иловагӣ аз ҷониби суръатдиҳандаҳои Y Combinator ва ImagineK12 дастгирӣ карда шуд [6]. То моҳи ноябри соли 2020, ширкат дар се даври маблағгузорӣ зиёда аз 13 миллион доллар ҷамъ овард.

Дар соли 2018 ширкат барои гузариши ногаҳонӣ аз хидмати ройгон ба модели нархгузори пулакӣ танқид карда шуд. Ҳангоми пандемияи COVID-19, Падлет

афзоиши шумораи корбаронро дид, ки ба истифодаи он аз ҷониби омӯзгорон ва донишҷӯён пас аз афзоиши омӯзиши фосилавӣ дар саросари ҷаҳон марбут аст. Дар соли 2021, платформа дар посух ба ҳолатҳои сершумори мундариҷаи таҳқиромез, аз ҷумла маводи наҷодпарастӣ, антисемитӣ ва порнографӣ, ки дар ҳисобҳои донишҷӯёни Padlet нашр мешаванд, таҷрибаҳои кавии модератсияи мундариҷаро қабул кард. Хусусияти платформа дар он аст, ки дар як вақт якчанд нафар метавонанд аз он истифода баранд, масалан, ҳамаи донишҷӯён дар як ҳолат аз маконҳои гуногун метавонанд, кори якдигарро дида, изҳори назар кунанд.

**Padlet тахтаи виртуалии сафед.** Тахтаи виртуалӣ - тахтае дар Интернет, ки муаллим метавонад бо ёрии он вазифаҳои гуногуни таълимӣ ва тарбиявиро ҳал кунад. Padlet ба мо имкон медиҳад, ки – зерматнҳо ва матнҳои иловагӣ, графика, файлҳо, истинодҳо ба видеоҳоро ҷойгир кунем. Мо метавонем ҷойгиркунии матнҳои иловагӣ ва ё ҷудогонро бо тартиби муайян танзим кунем. Ҳамзамон, имконияти ҷойгир кардани рейтинг ва шарҳ дар системаи мазкур мавҷуд аст.

Дар банақшагирӣ, раванди машғулиятҳо ва назорати корҳои мустақилонаи шогирдон Padlet-ро чунин истифода бурдан мумкин аст:

1. Агар шумо як ҳикояро нақл кунед, аз донишҷӯён хоҳиш кунед, ки оянда чӣ мешавад. Бигзор онҳо тамоми андешаҳои худро дар тахта гузоранд. Муҳокима кунед, ки пешгӯиҳои онҳо то чӣ андоза дуруст будаанд.

2. Барои қайди якҷоя. Вақте ки донишҷӯён лексия ё презентатсияро гӯш мекунанд, аз онҳо хоҳиш кунед, ки идеяҳои асосӣ ё саволҳоеро, ки дар давоми дарс ба миён меоянд, якҷоя ба тахта илова кунанд.

3. Барои вохӯрӣ бо донишҷӯён ё омӯзгорон. Аз онҳо хоҳиш кунед, ки ҳамаи фикрҳо ва саволҳоиашонро ба як тахта илова кунанд ва дар охири ҷаласа муҳокима кунанд.

4. Галереяи рамзҳои QR эҷод кунед. Донишҷӯён метавонанд тахтаеро бо маълумот, тасвирҳо ва истинодҳо дар мавзуи мушаххас созанд ва сипас барои он рамзи QR тавлид кунанд. Рамзҳои натиҷавӣ метавонанд дар атрофи синф овозон карда шаванд. Ин вазифаи ғайриодӣ ва шавқовар аст, ки на танҳо барои омӯхтани мавзуи муайян, балки барои баланд бардоштани саводнокии техникаи хонандагон имкон медиҳад.

5. Падлет барои истифода ҳамчун системаи ниғаҳдории ҳуҷҷатҳо тавассути бор кардани мавод ба тахта қулай аст, ки барои зеркашӣ дар вақти дилхоҳ дастрас хоҳанд буд.

6. Дар бораи экскурсия ё воқеаи саҳроӣ гузориш тайёр кардан. Ҳамзамон, мо метавонем аксҳои донишҷӯён ва шаҳодатҳои онҳоро дар тахта ҷойгир кунем.

7. Сохтани тахтаи Padlet метавонад вазифаи мустақил бошад. Шумо метавонед ба донишҷӯён интихоби таҳияи гузориш, презентатсия, плакати интерактивӣ, корти хотира ё Padlet пешниҳод кунед. Натиҷаи иҷрои супоришҳоро метавонед дар вебсайт ё блоги синф интишор намоед.

8. Мо метавонем бо истифода аз тахта маводро дар мавзуи муайян якҷоя ҷамъ кунем. Донишҷӯён метавонанд ҳамчун як синф ё гурӯҳҳо кор кунанд. Ҳама захираҳо дар як ҷо ҷамъ карда мешаванд ва ҳеҷ гоҳ талаф намешаванд.

9. Ҳамчун номгӯи маводи иловагӣ оид ба мавзӯ. Бо истинод ба мақолаҳо, аксҳо ва видеоҳои омӯзишӣ тахта эҷод кунед ва истинодро мубодила кунед. Чунин тахта барои онҳое, ки мавзӯро чуқур омӯхтан мехоҳанд ва барои онҳое, ки аз дарс мондаанд, бисёр ҷолиб мебошад.

10. Барои зуд илова кардани сарлавҳаҳо ба тасвир. Тасвирро ҳамчун замина бор кунед ва сипас ба қисмҳои гуногуни тасвир қайдҳо илова кунед.

11. Барои шиносӣ дар аввали сол. Мо метавонем тахтаеро эҷод карда, аз донишҷӯён хоҳиш кунем, ки тахтаҳои худро созанд. Онҳо метавонанд дар бораи худ ҳар гуна маълумотро илова кунанд. Дар охири сол бошад, мо метавонем боз як вазифаи

дигарро ичро кунем: ба он чизе ки дар давоми як соли охир тағйир ёфтааст, назар карда, дар бораи тағйирот суҳбат кунем.

Барои эҷоди тахтаи синфӣ маҷозӣ сабти ном лозим нест. Дилхоҳ истифодабаранда метавонад ба лоиха унсурҳои гуногун: акс, видео, аудио, истинодҳо, файлҳои матнӣ илова намояд. Ҳамзамон, имконияти зерсаҳифаи навро тавассути зеркардани лавҳаи "Создать стену" аз панели вазифаҳо эҷод кунем. Дар бахши "Модифицировать" мо метавонем ҳама чизеро, ки тағйир медиҳем, бубинем.

Агар мо бидуни сабти ном саҳифа эҷод кунем, пас аз 24 соат лоихаро таҳрир карда наметавонем. Мо ба ҳар ҳол метавонем дар он сабт кунем, аммо танзимооти тағйир додани номҳо, танзимооти махфият ва ғайра дастрас нестанд. Танзимооти таҳриркунӣ ва махфият пас аз бақайдгирӣ дастрас мегарданд.

Нуктаи дигари муҳим ин аст, ки "тахтаҳо" на танҳо ба осонӣ дар вебсайт ё блог дар шакли коди HTML ҷойгир карда мешаванд, балки инчунин, дар форматҳои JPEG, PDF, Excel, CSV сохта мешаванд. Кори система пурра бо забони русӣ буда, мо метавонем маълумоти бештарро аз лавҳаи дастурҳо хонда шинос шавем.

Хусусиятҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар раванди таълим, махсусан дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бисёрҷабҳа ва доманадор мебошад. Омӯзиш ва татбиқи имкониятҳои муосиртарин афзорҳои электронӣ барои болоравии сатҳу сифати таълим таъсири мусбӣ хоҳад расонд. Масъулини муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ки дар шароити ҷаҳонишавии таҳсилот аз имконияти афзорҳои электронии муосир истифода намоянд.

#### Адабиёт:

1. Американский психолог Скиннер: Советские люди – гордые. [http://ttolk.ru/articles/amerikanskiy\\_psiholog\\_skinner\\_sovetskie\\_lyudi\\_-\\_gordyye](http://ttolk.ru/articles/amerikanskiy_psiholog_skinner_sovetskie_lyudi_-_gordyye)(21.06.2022)
2. Использование ИКТ в учебном процессе один из способов повышения мотивации обучения. <https://gigabaza.ru/doc/87434.html> (дата обращения: 10.04.2022 г).
3. Курбонова У.Т. Моделирование электронных образовательных ресурсов (научная монография). – Душанбе, 2021г. – 142 с.
4. Обзор системы дистанционного обучения (дата обращения: 01.07.2022 г).
5. Рафиев С.А. Комплексный подход к внедрению информационно-коммуникационных технологий обучения математике в вузах Таджикистана (монография). – Душанбе, 2019 с. 148 стр.
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/Padlet> (дата обращения: 22.07.2022 г).
7. <https://padlet.com/sergeyvolkov/b28pdu3se7p6rlen?fbclid=IwAR1QnwWhaWOqA8JCUlzoLCFuQY3ko3dHKttfilHpGXv7aIpEngDwuUoVhW4>
8. <https://padlet.com/sgpucdo/Bookmarks>
9. <https://ru.unesco.org/themes/ikt-v-oblasti-obrazovaniya>(дата обращения:10.04.2022г).
10. <https://youtu.be/wSHCmE8bmls> (дата обращения: 22.07.2022 г).
11. Kahoot. Материал из Википедии — свободной энциклопедии <https://ru.wikipedia.org/wiki/Kahoot!> (дата обращения: 02.07.2022 г).

### **ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ-КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ (ДАР МИСОЛИ МТОК)**

Истифодаи имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар раванди таълим яке аз роҳҳои баланд бардоштани ҳавасмандии иштирокчиёни таълим: омӯзгорон ва донишҷӯён мебошад. ТИК ба ташаккули шахсияти эҷодии на танҳо донишҷӯ, балки омӯзгор низ мусоидат мекунад. Татбиқи самараноки ТИК ба дастрасӣ ба таъминоти барномавии лозимӣ вобаста аст.

Барои татбиқи имкониятҳои ТИК роҳи дигар ин баланд бардоштани фарҳанги иттилоотии омӯзгорони оянда мебошад. Фарҳанги иттилоотии омӯзгор ҷузъи идеявӣ

технологиро дар бар мегирад. Чӯзи идеявӣ аз хусусиятҳои ахлоқӣ, психологӣ, иҷтимоӣ, эмотсионалӣ ва эстетикӣ иборат буда, муносибати арзишманди омӯзгорро ба кор бо иттилоот инъикос мекунад.

Дар муҳити муосири таълимӣ технологияҳо, ки фаъолият ва мустақилияти донишҷӯро таъмин мекунад, ҷои махсусро ишғол мекунад. Муоширати инфиродӣ бо ёрии видео, графикӣ, матнӣ ва садо чунон пуршиддат аст, ки он ба кадрӣ имкон раванди таълимо осон мекунад.

Шарти дигари муҳим барои татбиқи имкониятҳои ТИК дар муассисаҳои таълимӣ мавҷудияти таҷҳизоти электронӣ, синфҳои компютерӣ, шабакаи дохилӣ (маҳаллӣ), дастрасӣ ба Интернет, омодагии муаллим ба истифодаи ТИК дар раванди таълим, мебошад.

Қобили қайд аст, ки истифодаи ТИК дар ҳамгироӣ бо дигар технологияҳои таълим якдигарро инкор накарда, балки ҳамдигарро пурратар мекунад. Дар ин мақолаи илмӣ мо оид ба татбиқи муосиртарин афзорҳои электронӣ: **Moodle, kahood ва Padlet** масъалагузорӣ кардаем.

Хусусиятҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар раванди таълим, махсусан дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бисёрҷабҳа ва доманадор мебошад. Омӯзиш ва татбиқи имкониятҳои муосиртарин афзорҳои электронӣ барои болоравии сатҳу сифати таълим таъсири мусбӣ хоҳад расонд.

**Калидвожаҳо:** ТИК, таҳсилот, раванди таълим, ҳавасмандӣ, омӯзгор, донишҷӯ, фарҳанги иттилоотӣ, дидактика, мултимедиа, онлайн, афзорҳои электронӣ, Moodle, kahood, Padlet.

## **ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ)**

Использование возможностей информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе является одним из способов повышения мотивации участников образования: преподавателей и студентов. ИКТ способствует формированию творческой личности не только студента, но и учителя. Эффективное внедрение ИКТ зависит от доступа к необходимому программному обеспечению.

Еще одним способом реализации возможностей ИКТ является повышение информационной культуры будущих учителей. Информационная культура педагога включает в себя идеологическую и технологическую составляющую. Мировоззренческий компонент состоит из нравственных, психологических, социальных, эмоционально-эстетических особенностей и отражает ценностное отношение педагога к работе с информацией.

В современной образовательной среде особое место занимают технологии, обеспечивающие активность и самостоятельность учащихся. Индивидуальное общение с помощью видео, графики, текста и звука настолько интенсивное, что максимально облегчает процесс обучения.

Еще одним важным условием реализации возможностей ИКТ в образовательных учреждениях является наличие электронного оборудования, компьютерных классов, внутренней (локальной) сети, доступа к сети интернет, готовность учителя к использованию ИКТ в образовательном процессе.

Стоит отметить, что использование ИКТ в сочетании с другими образовательными технологиями не отрицает друг друга, а дополняет.

В этой научной статье мы обсудили применение самых современных электронных инструментов: Moodle, kahood и Padlet.

Особенности использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе, особенно в учреждениях высшего профессионального образования, многогранны и разнообразны. Изучение и применение самых современных возможностей электронных средств влияет положительно на повышении уровня и качества образования.

**Ключевые слова:** ИКТ, образование, образовательный процесс, мотивация, преподаватель, студент, информационная культура, дидактика, мультимедиа, онлайн, электронные средства, Moodle, kahood, Padlet.

## **PECULIARITIES OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS (BY THE EXAMPLE OF UNIVERSITIES)**

Using the possibilities of information and communication technologies in the educational process is one of the ways to increase the motivation of education participants: teachers and students. ICT contributes to the formation of a creative personality not only of the student, but also of the teacher. The effective implementation of ICT depends on access to the necessary software.

Another way to realize the potential of ICT is to increase the information culture of future teachers. The information culture of a teacher includes an ideological and technological component. The ideological component consists of moral, psychological, social, emotional and aesthetic features and reflects the value attitude of the teacher to work with information.

In the modern educational environment, a special place is occupied by technologies that ensure the activity and independence of students. Individual communication through video, graphics, text and sound is so intense that it makes the learning process as easy as possible.

Another important condition for the implementation of ICT opportunities in educational institutions is the availability of electronic equipment, computer classes, internal (local) network, access to the Internet, and the teacher's readiness to use ICT in the educational process.

It should be noted that the use of ICT in combination with other educational technologies does not negate, but complements each other.

In this scientific article, we discussed the use of the most modern electronic tools: Moodle, kahood and Padlet. Features of the use of information and communication technologies in the educational process, especially in institutions of higher professional education, are multifaceted and varied. The study and application of the most modern possibilities of electronic means has a positive effect on improving the level and quality of education.

**Key words:** ICT (information and communication technologies), education, educational process, motivation, teacher, student, informational culture, didactics, multimedia, online, electronic means, Moodle, kahood, Padlet.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Пиров Муҳаммад Ниёзмадович – ассистенти кафедраи методикаи таълими информатикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Суроға: 735360, ҚТ, ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров -16. Тел.:985520695

**Сведения об авторе:** Пиров Муҳаммад Ниёзмадович – ассистент кафедри методикаи преподавания информатики Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360 РТ, г. Куляб, ул.С.Сафарова -16.. Тел.: 985520695

**Information about the author:** Pirov Mukhammad Niyozmadovich - Assistant of the Department of Teaching Methods of Informatics, Kulob state university named after Abuabdulloh Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, S. Safarova St -16. tel: 985520695

ТДУ: 37.0 (2-тоҷ)  
ТКТ: 74.00 (2 тоҷ)  
Ч-87

## ТАШАККУЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДАР ЧАРАЁНИ ТАЪЛИМИ “АМПЛИТУДА (ДОМАНА), ДАВР ВА БАСОМАДИ ЛАППИШИ ЭЛЕКТРОМАГНИТӢ. ФОРМУЛАИ ТОМСОН”

Лутфияи Чурахон

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ташкили кори мустақилона ва иҷрои он аз ҳар як омӯзгор масъулияти баландро талаб менамояд. Баланд бардоштани фаъолият ва мустақилияти хонандагонро қисми таркибии кори тарбиявии онҳо дида баромадан лозим аст. Ин вазифа дар назди ҳар як омӯзгор ҳамчун масъалаи аввалиндараҷа ба шумор меравад. Доир ба ташаккулёбии мустақилияти хонандагон ду масъалаи ба ҳам алоқаманди зеринро ба инобат гирифтани зарур аст. Аввалан, дар хонандагон фаъолияти маърифатӣ ва мустақилиятро инкишоф дода, ба онҳо мустақилона азхудкунии донишхоро омӯзонида, ҷаҳонбинии илмиашонро баланд бардоштан лозим аст ва дуум мустақилона татбиқи намудани донишҳои гирифташудаашонро дар амалия нишон додан ба мақсад мувофиқ мебошад [1, с. 25 - 30].

Омӯзиши номунтазам ва ғайрисистемавӣ дар мактаб ва хона имкон намедихад, ки хонандагон ҳатто аз иҷрои оддитарин супориши омӯзгор бароянд. Дикқати асосиро омӯзгор бояд ба он равона созад, ки ҳамаи хонандагон аз уҳдаи иҷрои супоришҳои додашуда мустақилона бароянд.

Кори мустақилонаи хонандагон худмақсадгузори набуда, балки василаи мубориза барои амиқ ва мустаҳкам намудани донишҳои хонандагон, воситаи ташаккулдиҳии фаъолнокӣ ва мустақилияти онҳо баҳри инкишофи қобилияти зеҳнии онҳо мебошад. Хонанда ба остонаи мактаб қадам гузошта, фаъолияти мустақилонаи мақсаднок надорад, банақшадарории амалиётҳои худро намедонад, ба амалигардонии мақсадҳои гузошташуда сарфаҳм намеравад. Мувофиқати натиҷаҳои ҳосилшударо бо мақсади гузошташуда муқоиса карда наметавонад [2, с.100-110].

Дар дарсҳои физика чун дар дигар дарсҳо тавассути корҳои мустақилонаи гуногун хонандагон дониши заруриро аз худ намуда, ба маҳорат ва малақаҳои зарурӣ соҳиб мегарданд. Корҳои мустақилонаи хонандагон ҳамон вақт натиҷаҳои мусбат медиҳанд, ки агар ба таври катъӣ ва системанок иҷро карда шаванд.

Бо ин мақсад яке аз мавзӯҳои курси физикаи мактабӣ “Амплитуда (домана), давр ва басомади лаппиши электромагнитӣ. формулаи Томсон” – ро пешниҳод менамоем.

Амплитуда яке аз бузургиҳои муҳими тавсифдиҳандаи лаппиш ба ҳисоб меравад.

Амплитудайи лаппиш гуфта қимати зиёдтарини бузургии тағйирёбандаро меноманд. Бузургии тағйирёбанда модули заряд ё бузургии дигари даврии тағйирёбанда ба шумор меравад.

Вобаста ба бузургии заряди ба конденсатор додашуда қимати амплитуда гуногун мешавад.

Дар лаппиши гармоникӣ озод бузургиҳои лаппишро тавсифдиҳанда бо гузашти вақт аз рӯйи қонуни синус ё косинус тағйир меёбанд [4, с.213 - 215].

Бинобар ин тағйирёбии зарядро дар контури лаппиш бо гузашти вақт ин тавр ифода намудан мумкин аст:

$$q = q_m \cos \omega_0 t \text{ ё } q = q_m \sin \omega_0 t. \quad (1)$$

Дар ин ҷо  $q_m$  – амплитудайи лаппиши заряд,  $\omega_0$  – басомади доиравӣ буда аз ифодаи зерин муайян карда мешавад:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2)$$

дар ин ҷо  $L$  – индуктивнокӣи ғалтаки контури лаппиш ва  $C$  – ғунҷоиши электрикӣи конденсатори контури лаппиш мебошанд [5].

Дар натиҷаи лаппишҳои электромагнитӣ қиматҳои заряди конденсатор ба таври даврӣ такрор меёбанд.

Фосилаи вақте, ки дар давоми он лаппиш комилан такрор меёбад, даври лаппиш ( $T$ ) меноманд. Даври лаппиш бо сонияҳо ифода карда мешавад.



Дар мавриди маълум будани даври лаппиш, басомади лаппишро ба таври осон муайян кардан мумкин аст. Адади лаппишҳои дар воҳиди вақт баамалояндаро басомади лаппиш  $\nu$  меноманд [14].

Басомади лаппиш бо даври он чунин алоқамандӣ дорад:

$$\nu = \frac{1}{T}, T = \frac{1}{\nu}. \quad (3)$$

Басомади лаппиш бо ҳертс (Х) чен карда мешавад.

Агар чисм дар як сония як лаппиши пурра иҷро намояд, басомади он ба 1Х баробар мешавад:

$$1 \text{ Х} = 1/\text{с}.$$

Инчунин, аз воҳидҳои басомад килоҳертс (кХ), мегаҳертс (МХ) ва гигаҳертс (ГХ) истифода мебаранд:

$$1\text{кХ} = 1000\text{Х}, \quad 1\text{МХ} = 1000\text{кХ}, \quad 1\text{ГХ} = 10^9 \text{Х}.$$

Баъд аз як даври лаппиш яъне ҳангоми ба бузургии  $\omega_0 T$  афзудани аргументи косинус дар ифодаи (1) қимати заряд тағйир меёбад ва косинус ба қимати пешинаи худ соҳиб мегардад. Аз математика маълум аст, ки кӯтоҳтарин даври косинус ба  $2\pi$  баробар аст. Бинобар ин, навиштан мумкин аст:

$$\omega_0 T = 2\pi.$$

$$\text{Аз ин ҷо} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}. \quad (4)$$

Ҳамин тариқ, басомади доиравӣ  $\omega_0$  адади лаппишҳое, ки дар муддати  $2\pi/\text{с}$  ба амал меоянд [15].

Ба баробарии (4) қимати  $\omega_0$  – ро аз ифодаи (2) гузошта ҳосил мекунем:

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{2\pi}{T}.$$

Аз ин ҷо, барои даври лаппиши контурӣ лаппиш навиштан мумкин аст:

$$T = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (5)$$

Баробарии (5) формулаи Томсон (ба номи олими англис Уилям Томсон).

Мувофиқи формулаи Томсон даври лаппиш дар контур ба решаи квадратӣ аз ҳосили зарби индуктивнокӣи ғалтак  $L$  ва ғунҷоиши электрии конденсатори он  $C$  мутаносиб мебошад [5].

**Барои мустаҳкам кардани дониши хонандагон ҳалли маъалаҳоро доир ба мавзӯи “Амплитуда (домана), давр ва басомади лаппиши электромагнитӣ. Формулаи Томсон”**

1. Даври ларзиш ва басомади ларзишҳои электромагнитӣ муайян карда шавад, агар индуктивнокӣи ғалтак  $2\text{мХн}$  ва ғунҷоиши конденсатор  $200\text{нФ}$  бошад.

Д.ш.аст:  $L = 2\text{мХн} = 2 \cdot 10^{-3}\text{Хн}$  Ҳал. Барои муайян намудани даври лаппиши электромагнитӣ аз формулаи

$C = 200\text{нФ} = 2 \cdot 10^{-7}\text{Ф}$  Томсон истифода мебарем:

$$T = ? \quad \nu = ? \quad T = 2\pi\sqrt{LC} = 2 \cdot 3,14\sqrt{2 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-7}} = 6,28\sqrt{4 \cdot 10^{-10}}\text{с} = 6,28 \cdot 2 \cdot 10^{-5}\text{с} = 12,56 \cdot 10^{-5}\text{с}.$$

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{12,56 \cdot 10^{-5}} = 0,0796 \cdot 10^5 \text{Х} = 7,96 \cdot 10^3 \text{Х} = 7,96\text{кХ} \approx 8\text{кХ}.$$

**Ҷавоб:**  $\nu \approx 8\text{кХ}$ .

2. Агар ғунҷоиши конденсатор  $2,8\text{мкФ}$  ва индуктивнокӣи ғалтак  $0,5\text{Хн}$  бошад, даври лаппишҳои электромагнитии озод муайян карда шавад.

Д.ш.аст:  $C = 2,8\text{мкФ} = 2,8 \cdot 10^{-6}\text{Ф}$  Ҳал. Барои муайян намудани даври лаппиши электромагнитӣ аз формулаи Томсон

$L = 0,5\text{Хн}$  истифода мебарем.

$$T = ? \quad T = 2\pi\sqrt{LC} = 2 \cdot 3,14\sqrt{0,5 \cdot 2,8 \cdot 10^{-6}}\text{Ф} \approx 6,28 \cdot 1,2 \cdot 10^{-3}\text{с} \approx 7,5 \cdot 10^{-3}\text{с} \approx 7,5\text{мс}.$$


**Ҷавоб:**  $T \approx 7,5\text{мс}$ .

3. Дар занҷир конденсатори ғунҷоишаш  $4\text{мкФ}$  ва ғалтаки индуктивияташ  $0,8\text{Хн}$  пайваст карда шудааст. Басомади лаппиши электромагнитиро дар контури лаппиш муайян намоед.

Д.ш.аст: Ҳал. Аз формулаи Томсон даври лаппиши

$C = 4\text{мкФ} = 4 \cdot 10^{-6}\text{Ф}$       электромагнитиро дар контури лаппиш муайян  
 $L = 0,8\text{Хн}$       менамоем:  
 $T = ?$        $T = 2\pi\sqrt{LC} = 2 \cdot 3,14\sqrt{0,8 \cdot 4 \cdot 10^{-6}\text{Ф}} = 6,28 \cdot 1,8 \cdot 10^{-3} =$   
 $= 11 \cdot 10^{-3}\text{с} = 11\text{мс.}$

Басомади лаппиши электромагнитиро муайян менамоем:



$X = 900X.$

**Ҷавоб:**  $v = 900X.$

4. Барои он ки ҳангоми 50пФ будани ғунҷоиши конденсатор дар контур лаппишҳои озоди басомадашон 10МХ ҳосил гардад, ба ин контур ғалтаки индуктивияташ чӣ қадарро пайваст карданд лозим аст?

Д.ш.аст:      Ҳал. Даври лаппиши озодро муайян менамоем:  
 $C = 50\text{пФ} = 50 \cdot 10^{-12}\text{Ф}$        $T = \frac{1}{v} = \frac{1}{10 \cdot 10^6} = 0,1 \cdot 10^{-6}\text{с};$   
 $v = 10\text{МХс} = 10 \cdot 10^6\text{Х}$       Аз формулаи Томсон индуктивияти ғалтакро меёбем:  
 $T = 2\pi\sqrt{LC}; (T)^2 = (2\pi\sqrt{LC})^2; T^2 = 4\pi^2 LC; \quad L = \frac{T^2}{4\pi^2 LC}.$

$L = ?$       Қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб мекунем:  
 $L = \frac{(0,1 \cdot 10^{-6}\text{с})^2}{4 \cdot (3,14)^2 \cdot 50 \cdot 10^{-12}\text{Ф}} = \frac{0,01 \cdot 10^{-12}}{2000 \cdot 10^{-12}} = \frac{0,01}{2000} = 0,000005 = 5 \cdot 10^{-6}\text{Хн} = 5\text{мкХн}.$

**Ҷавоб:**  $L = 5\text{мкХн}.$

5. Ба занҷири чараёни тағйирёбандаи басомадаш 500Х ғалтаки индуктивияташ 0,2Хн пайваст карда шудааст. Барои он ки дар занҷир резонанс ба амал ояд, конденсатори чӣ гуна ғунҷоиш доштара ба он пайваст кардан лозим аст?

Д.ш.аст:      Ҳал. Даври лаппишро дар контур муайян менамоем:  
 $v = 500\text{Хс}$        $T = \frac{1}{v} = \frac{1}{500} = 0,002\text{с} = 2 \cdot 10^{-3}\text{с};$   
 $L = 0,2\text{Хн}$        $T = 2\pi\sqrt{LC}; (T)^2 = (2\pi\sqrt{LC})^2; T^2 = 4\pi^2 LC;$

$C = ?$       Барои ғунҷоиши электрикии конденсаторро дар контури лаппиш муайян кардан аз формулаи Томсон истифода мекунем:

$$C = \frac{T^2}{4\pi^2 L}.$$

Қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб мекунем:  
 $C = \frac{(2 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot (3,14)^2 \cdot 0,2} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{8} \text{Ф} = 0,5 \cdot 10^{-6}\text{Ф} = 0,5\text{мкФ}.$

**Ҷавоб:**  $C = 0,5\text{мкФ}.$

Барои баланд бардоштани малакаи мустақилона кор кардани хонандагон доир ба мавзӯи “Амплитуда (домана), давр ва басомади лаппиши электромагнитӣ. Формулаи Томсон” масъалаҳои зеринро пешниҳод менамоем.

Варианти 1.

1. Контури лаппиш аз конденсатори ғунҷоишаш 600пФ ва ғалтаки индуктивияташ 1,5мГн иборат аст. Даври лаппиши хусусии контур чӣ қадар аст?

**Ҷавоб:**  $T = 6\text{мкс}.$

2. Контури лаппиши аз конденсатори ғунҷоишаш 800 пФ ва ғалтаки индуктивияташ 2 мкХн иборат аст. Даври лаппиши хусусии контур чӣ қадар аст?

**Ҷавоб:**  $T = 0,25\text{мкс}.$

3. Даври лаппишҳои электромагнитии озод муайян карда шавад, агар ғунҷоиши конденсатор 2,5 мкФ ва индуктивнокии ғалтак 1,6 Хн бошад.

**Ҷавоб:**  $T = 4\pi \text{с}.$

4. Давр ва басомади лаппиши контури лаппиши индуктивнокиаш 10 мкХн ва ғунҷоишаш 250 пФ муайян карда шавад.

**Ҷавоб:**  $T = 0,3\text{мкс}; v = 3,3\text{МХ}.$

5. Даври лапиши электромагнитӣ дар контури лапиш ба  $0,314$  мкс ва ғунҷоиши конденсатор ба  $250$  нФ баробар аст. Индуктивнокии ғалтак муайян карда шавад.

**Ҷавоб:**  $L = 10\text{мкХн}$ .

### Варианти 2.

1. Дар занҷири ҷараёни тағйирёбандаи басомадаш  $400\text{Х}$  ғалтак индуктивияташ  $0,2$  Хн васл шудааст. Барои ба вучуд овардани резонанс ба занҷир конденсатори чӣ қадар ғунҷоишдоштаро пайваст намудан лозим аст?

**Ҷавоб:**  $0,78\text{мкФ}$ .

2. Дар занҷири тағйирёбандаи басомадаш  $400\text{Хс}$  ғалтак васл карда шудааст. Барои ба вучуд овардани резонанс дар занҷир конденсатори ғунҷоишаш  $1,6\text{кФ}$  пайваст карда шудааст. Индуктивияти ғалтак муайян карда шавад.

**Ҷавоб:**  $L = 0,1\text{Хн}$ .

3. Контури лапиш аз конденсатори ғунҷоишаш  $400\text{нФ}$  ва ғалтаки индуктивияташ  $200\text{мХн}$  иборат аст. Даври лапиши хусусӣ ва басомади онро дар контур муайян намоед.

**Ҷавоб:**  $T = 17,8\text{мкс}; \nu = 56\text{кХ}$ .

4. Дар занҷир конденсатори ғунҷоишаш  $4\text{мкФ}$  ва ғалтаки индуктивияташ  $0,06\text{Хн}$  васл карда шудааст. Дар кадом басомади ҷараён дар ин занҷир резонанс ба амал меояд.

**Ҷавоб:**  $\nu = 250\text{кХ}$ .

5. Дар занҷири ҷараёни тағйирёбандаи басомадаш  $400\text{Хс}$  ғалтаки индуктивияташ  $0,2\text{Хн}$  васл шудааст. Барои ба вучуд овардани резонанс ба занҷир конденсатори чӣ қадар ғунҷоишдоштаро пайваст намудан лозим мбошад.

**Ҷавоб:**  $C = 0,58\text{мкФ}$ .

### Варианти 3.

1. Агар индуктивияти контурро дар ҳудуди аз  $0,1$  то  $10\text{мкХн}$  ва ғунҷоишашро дар ҳудуди аз  $50$  то  $5000\text{нФ}$  тағйир додан мумкин бошад, диапазони басомадҳои лапиши хусусии он чӣ қадар аст?

**Ҷавоб:** Аз  $710\text{кХ}$  то  $71\text{МХ}$ .

2. Агар ғунҷоиши конденсаторро  $25$  маротиба зиёд карда, индуктивияти ғалтакро  $16$  маротиба кам кунем, басомади хусусии лапиш дар контури лапиш чанд маротиба тағйир меёбад?

**Ҷавоб:**  $1,25$  маротиба хурд мешавад.

3. Дар контури лапиш индуктивияти ғалтак  $0,2\text{Хн}$  буда, амплитудайи лапиши қувваи ҷараён  $40\text{мА}$  аст. Энергияи майдони электрикии конденсатор ва майдони магнитии ғалтакро дар мавриде ёбед, ки қимати лаҳзавии қувваи ҷараён назар ба қимати амплитудавиааш  $2$  маротиба хурд аст.

**Ҷавоб:**  $120\text{мкҶ}; 40\text{мкҶ}$ .

4. Конденсатори ғунҷоишаш  $C = 10\text{мкФ}$  – ро то шиддати  $U = 4000\text{В}$  заряднок карда, ба ғалтак вал кардаанд. Баъди ин дар контур лапишҳои хомӯшшаванда ба вучуд меоянд. Дар муддати вақте, ки дар давоми он амплитудайи лапишҳои шиддат  $2$  маротиба хурд мешавад, дар контур чӣ қадар гармӣ  $Q$  хориҷ мегардад?

**Ҷавоб:**  $Q = 0,6\text{Ҷ}$ .

5. Контури лапиш аз конденсатор ғунҷоишаш  $C = 400\text{пФ}$  ва ғалтаки индуктивияташ  $L = 10\text{мХн}$  иборат аст. Амплитудайи лапишҳои шиддат  $U_m = 500\text{В}$  аст. Амплитудайи лапишҳои қувваи ҷараён  $I_m$  – ро ёбед.

**Ҷавоб:**  $I_m = 0,1\text{Ҷ}$ .

### Адабиёт:

1. А. В. Чепотараева. Самостоятельные работы учащихся по физике в 6 – 7 классах: Дидактический материал // А. В. Чепотараева. М.: - «Просвещение» 1985.

2. А. В. Усова., З. А. Вологодская. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе. Москва, «Просвещение» 1981, - 158с.

3. В. Г. Разумоского, Р. Ф. Кривошановой. Контроль знаний учащихся по физике / Под ред // В. Г. Разумоского, Р. Ф. Кривошановой. – М.: Просвещение, 1982.

4. Сафарзода, П.У. Намудҳои кори мустақилонаи хонандагон аз рӯи мақсади дидактикӣ [Матн] / П.У. Сафарзода, Сирочиддини Д // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2017. №3/6 С.213- 215.
5. Раҳимов Б., Шукуров Т., Раҷабов П. Физика-10,- Душанбе, «Матбуот», 2006.
6. Хилькевич В.В. Организация самостоятельной работы на уроках математики – как средство развития школьников» - М.:Просвещение, 2013
7. Хусравбеков Л. Д., Ҳароев М.Г., Султонмамадова Ф.О. «Сборник задач по физике», Душанбе 2011, 165 с.
8. Хусравбеков Л.Д., Ҳамроев М.Г., Султонмамадова Ф.О. «Маҷмуаи масъалаҳои тестӣ аз физика», Душанбе, 2010,175 с.
9. Ҳамроев, Х. Омилҳои рушди сифати таълим [Матн] / Х. Ҳамроев // Маърифати омӯзгор. №2-3 С.25-26.
10. Чанбарисов, Ш.Х. Самостоятельная работа и самообразование [Текст] / Ш. Х. Чанбарисов // Вестник высшей школы,1978, №12. С.23-25.
11. Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонфар ва ҷомеаи фарҳангӣ. /Муҳаррири масъул С.Сулаймонӣ; Академияи таҳсилоти Тоҷикистон // Шарифзода Ф . Душанбе: Ирфон , 2010. - 544с.
12. ШарифовЧ. Методикаи ташкили корҳои мустақилонаи донишҷӯён бо ёрии маводи дидактикӣ. // ШарифовЧ. Паёми донишгоҳи давлатии Қургонтеппа ба номи Носири Хусрав. 1/1 (51). Бохтар 2018 сах. 139 – 145.
13. Шилов В.Ф. Организация самостоятельной работы учащихся с учебником.// Физика в школе. 1994. - № 4. - С. 34.
14. Шукурзод Т.А., Раҳимов Б., Раҳимов Ф. Ҳалли масъалаҳои физикаи мактабӣ (қисми 3). Душанбе, «Маориф ва фарҳанг» - 2011.
15. Шукурзод Т.А., Ситамов С., Зухуров Б.С., Комилов А.Ш. Намунаи ҳалли масъалаҳо аз физикаи мактабӣ. Душанбе, «Кондор» - 2010.

#### **ТАШАККУЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМИ “АМПЛИТУДА (ДОМАНА), ДАВР ВА БАСОМАДИ ЛАППИШИ ЭЛЕКТРОМАГНИТӢ. ФОРМУЛАИ ТОМСОН”**

Мақсади таълим дар шароити муосир мазмун ва мундариҷаи бештареро ба худ касб намудааст. Амалӣ сохтани он вазифаи мудахассисони соҳавӣ мебошад. Таълими физика ҳамчун фанни табиатшиносӣ яке аз проблемаҳои умдаи раванди донишомӯзӣ ба шумор меравад. Ба таври амиқ ба роҳ мондани он аз омӯзгор ҷаҳонбинии васеъ, донишҳои мукамал, тафаккури сарех, методикаи истифодабарии усулҳои таълим ва пурра ба ҳисобгирии ҷанбаҳои педагогӣ – психологӣ ҷараёни таҳсилро тақозо мекунад.

Дар мақола сухан дар бораи ташаккули кори мустақилонаи хонандагон дар мавзӯи “Амплитуда (домана), давр ва басомади лаппиши электромагнитӣ.Формулаи Томсон” меравад. Дар ин ҷо омӯзгор аввал каме маълумоти назариявӣ дода, бо ҳалли якҷоя бо хонандагон мавзӯро мустақкам намуда, барои инкишофи зеҳнии хонандагон саволҳо пешниҳод мекунад. Дар охир вариантҳои кори мустақилона пешниҳод карда мешаванд. Чунин ташкил намудани кори мустақилона барои бештар пайдо намудани малакаву маҳорат ва қобилияту донишазҳудкунии хонандагон оиди ин мавзӯ ёрӣ мерасонад.

**Калидвожаҳо:** Хусусиятҳои психологию фардии хонандагон, кори мустақилона, ташкили кори мустақилона, шаклҳои кори мустақилона, раванди таълим, таълими салоҳиятнок, амплитуда, давр ва басомади лаппиши электромагнитӣ, формулаи Томсон, масъалаҳо, супоришҳои эҷодии инфиродӣ мисолҳо ва ғайраҳо.

#### **ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ “АМПЛИТУДА, ЭТАПЫ И ЧАСТНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОЛЕБАНИЯ. ФОРМУЛА ТОМСОНА”**

Цель обучения в современных условиях включает в себя большое содержательное значение. Её реализация, прежде всего является задачей отраслевых специалистов. Обучение физике как естественная наука является ватнейшей проблемой в процессе освоения современных знаний. Его правильное осуществление требует от преподавателя широкое мировоззрение,

совершенные знания, ясность и чёткость мышления, методику использования учебных методов и полного учёта психолого – педагогических аспектов учебного процесса.

В статье речь идёт о формировании самостоятельных работ учащихся на тему “Амплитуда, этапы и частности электромагнитного колебания. формула Томсона”. Вначале преподаватель характеризует тему с теоретической точки зрения, вместе с учениками закрепляет её и с целью развития их мировоззрений задаёт дополнительные и новодящие вопросы. Затем ученикам распределяют варианты самостоятельных работ. Безусловно организация и проведение самостоятельных работ помогут ученикам по больше осваивать знания, навыки и умения.

**Ключевые слова:** психолого – индивидуальные особенности учащихся, самостоятельное работа, процесс обучения, компетентность обучения, амплитуда, этапы и частотности электромагнитного колебания, формула Томсона, проблемы, творческие, индивидуальные проблемны и другие.

#### **FORMATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS “AMPLITUDE, STAGES AND PARTICULARITIES OF ELECTROMAGNETIC OBLATION. THOMSON FORMULA”**

The purpose of education in modern conditions contains a great content value. Its implementation, first of all, is the task of industry specialists. Teaching physics as a natural science is the most important problem in the process of mastering modern knowledge. Its correct implementation requires from the teacher a broad outlook, perfect knowledge, clarity and clarity of thinking, a methodology for using teaching methods and full consideration of the psychological and pedagogical aspects of the educational process.

The article deals with the formation of independent works of students on the topic “Amplitude, stages and particulars of electromagnetic oscillation. Thomson's formula. First, the teacher characterizes the topic from a theoretical point of view, consolidates it together with the students and asks additional and innovative questions in order to develop their worldviews. Then the students are distributed options for independent work. Of course, the organization and conduct of independent work will help students learn more knowledge, skills and abilities.

**Key words:** psychological and individual characteristics of students, independent work, learning process, learning competence, amplitude, stages and frequencies of electromagnetic oscillations, Thomson's formula, problems, creative, individual problems and others.

**Сведения об авторе:** *Лутфияи Джурахон ассистент кафедры МПФ, Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки. 735360, г. Куляб, улица С. Сафаров 16. тел : (992) 987-26-93 -09.*

**Information about the author:** *Lutfiyai Jurahon is an assistant Chair of the ITF KSU the Kulob State university of Abuabdullokh Rudaki. Address: The Kulob state university of Abuabdullokh Rudaki. 734065, Kulob, Kulob town , street S. Safarov 16.ph. 987-26-93 -09.*

## ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ - ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ТДУ: 930 (2-точ)

ТКТ: 63 (2 точ)

А-14

### АЗ ТАЪРИХИ МУАССИСАҲОИ МАДАНӢ-РАВШАНМОИИ МИНТАҚАИ КӢЛОБ ДАР СОЛҲОИ 20-30-ЮМИ АСРИ ХХ

Абдуллоев М.Х., Шарифов Ш.Ҷ.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ

Дар замони шӯравӣ муассисаҳои маданӣ – равшаннамоӣ дар ташаккулёбии ҷаҳонбинии илмӣ, тарбияи ватандӯстӣ аҳолии ҶШС Тоҷикистон нақши муҳимро бозидааст.

Дар натиҷаи ғалабаи Инқилоби Октябр ва ёрии амалии халқи рус солҳои 1917 – 1918 дар ноҳияҳои шимол, соли 1919 дар Бадахшон, сентябри соли 1920 дар дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва то охири моҳи марти 1921 дар ҳама ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон Ҳокимияти Шӯравӣ барқарор карда шуд. Аз рӯзҳои аввали барпо гардидани ҳукумати нав дар Тоҷикистон, давлати Шӯравӣ ба рушди муассисаҳои фарҳангиву маърифатӣ диққати ҷиддӣ меод. 1 ноябри соли 1925 дар ҳисоботи Бюрои ташкилии тоҷикистони ҲК (б) ҶШС Ёзбекистон, кайд гардид, ки кори сиёсӣ-маърифатӣ дар ҷумҳурӣ баъди ташкилёбии Комиссариати халқии маорифи ҶМШС Тоҷикистон оғоз ёфт. Дар ин давра дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 7 клуб, 10 ҷойхонаи Сурх, 2 китобхона, 1 мактаби мусиқӣ, 1 хонаи деҳқон, 47 мактаби маҳви бесаводӣ, 1 мактаби шӯравиро хизмӣ мавҷуд буд [11]. Аммо бинобар набудани мутахассисони соҳаи фарҳангу маърифат аз байни мардуми маҳаллӣ ва китобу дастурҳо ба забони тоҷикӣ, кори фарҳангу маърифат суст амалӣ мешуд.

Солҳои нахустини таъсисёбии Ҳукумати Шӯравӣ дар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон кори ташкил намудани ҷойхонаҳои Сурх, клубҳо ва китобхонаҳо босуръат ривож меёфт. Клубу ҷойхонаҳои Сурх ҷойи истироҳат ва фароғати мардум ба ҳисоб мерафтанд. Ҳукумат ба маърифатнокии оммаи меҳнаткашон диққати махсус меод.

Дар байни муассисаҳои маданӣ – рашаннамоӣ китобхонаҳо ҷойи намоёнро ишғол мекарданд. Созмон додани фаъолияти китобхонавӣ дар қисмати Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ аввали солҳои 20 –уми асри ХХ, баъди таъсис ёфтани Ҷумҳурии Мухтори Шӯравӣ Сотсиалистии Тоҷикистон оғоз ёфтаанд. Соли 1923 дар шаҳри Душанбе аввалин китобхона таъсис ёфт, ки фонди захиравии он ҳамагӣ 300 китобро ташкил меод.

Соли 1923 аз шаҳри Қаршӣ дар ҳолати ниҳоят вазнини набудани роҳ ба воситаи корвони уштурҳо ба Душанбе 3 ҳазор нусха китоб оварда шуда буд, ки як миқдори онро ба шаҳри Кӯлоб фиристоданд. Ин китобҳо барои дар назди гарнизонҳо ташкил намудани китобхонаҳо оварда шуда буданд [5.с-18].

13 декабри соли 1925 дар шаҳри Душанбе китобхонаи шаҳрӣ кушода шуд, ки аз ҳисоби Китобхонаи дивизияи 3 – юми тирандозии Туркистон фаъолиятро сар карда буд [12.с-27].

Дар шаҳру навоҳии минтақаи Кӯлоб аввалин китобхонаҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ солҳои 1925 - 1926 ташкил шуданд.

Дар соли 1927 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 28 муассисаи фарҳангиву маърифатӣ фаъолият менамуданд. Дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бошад дар солҳои 1927-1928 як клуби занона, 5 ҷойхонаи Сурх мавҷуд буд, ки барои пеш бурдани фаъолияти ин муассисаҳо аз бӯҷаи давлатӣ ва маҳаллӣ ҳамагӣ 9106 сӯм ҷудо карда шуда буд [12.с-27].

Дар Тоҷикистон фаъолияти китобдорӣ аз аввали солҳои 30 – юм бо суръати баланд инкишоф ёфт. Агар соли 1929 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 11 китобхона фаъолият менамуд, пас дар ҷамъбасти панҷсолаи аввал шумораи онҳо то 119 ва фонди захираи китобии онҳо ба 107 ҳазор расида буд [8.с-200].

Дар минтақаи Кӯлоб то соли 1929, ба ҷуз китобхонаҳои қисмҳои ҳарбии аскарони сурх дигар ягон китобхонаи оммавӣ фаъолият намекард. Моҳи октябри соли 1929 Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии мустақил ба ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ шомил гардид. Ин воқеаи муҳими таърихӣ сиёсӣ дар ҳаёти фарҳангии халқи тоҷик дигаргуниҳои куллиро ба вуҷуд овард. Аз ҷумла, ҳаҷми маблағгузориҳо баҳри инкишофи муассисаҳои фарҳангӣ ва нашри китоб, рӯзномаву маҷаллаҳо хеле зиёд гардида, маҷмуи китобхонаҳову дигар муассисаҳои фарҳангӣ васеъ гардид. Вобаста ба ин талаботи аҳоли нисбат ба китобу китобхона баланд гашта, шароити воқеӣ барои дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо таъсис додани китобхонаҳои марказӣ ба вуҷуд омад. Ҳамин тавр, дар шаҳри Кӯлоб дар соли 1932 дар заминаи китобхонаи Артиши Сурхи шӯравӣ, китобхонаи шаҳрӣ бо теъдоди 12 - ҳазор нусха китоб бо забони русӣ, таъсис дода шуд [3.с-210]. Ташкил ёфтани китобхонаи шаҳрӣ дар ҳаёти фарҳангии шаҳри Кӯлоб, дар аввали солҳои 30 - юми асри XX воқеаи муҳими сиёсӣ фарҳангӣ ба ҳисоб мерафт. Аз тарафи дигар, кушодашавии китобхона дар шаҳри Кӯлоб барои раванқи корҳои маданияву маърифатӣ ва ба хизмати китобдорӣ фаро гирифтани аҳоли аҳамияти ниҳоят муҳим дошт.

Ганҷинаи бузург дар фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон соли 1933 дар шаҳри Душанбе бо кушодашавии китобхонаи ҷумҳуриявии давлатӣ - ба номи Абулқосим Фирдавӣ ба даст омад, ки ба бузургтарин манбаи захираҳои китобӣ дар ҷумҳурӣ табдил ёфта, маркази асосии фаъолияти илмӣ ва маданӣ – равшаннамоӣ ба ҳисоб меравад.

Дар инкишофи фаъолияти минбаъдаи китобхонаҳо дар ҶШС Тоҷикистон, Қарори КИМ ИҶШС «Дар бораи кори китобхонаҳо дар ИҶШС», ки 27 марти соли 1934 қабул гардида буд, мавқеи сазоворро ишғол менамояд. Баъди қабули қарори мазкур роҳбарии асосии китобхонаҳо ба зиммаи Комиссариати маорифи халқ гузошта шуд.

14 - июни соли 1934 Қарори КМ ХК (б) Тоҷикистон «Дар бораи васеъ намудани маҷмуи китобхонаҳо ва беҳтар намудани кори китобхонаҳо дар Тоҷикистон», қабул гардид. Қарори номбурда дар кори пуррагардонии захираи китобии китобхонаҳо бо адабиёти забони тоҷикӣ нашршуда, мустақкамгардонии базаи моддӣ - техникӣ ва тайёр кардани кадрҳои маҳалии соҳаи китобдорӣ аҳамияти ниҳоят калон дошт. Ҳамаи чорабиниҳои андешидашуда ба мукамалгардонии захираи китобии китобхонаи марказии шаҳри Кӯлоб низ самараи хуб бахшида, барои инкишофи минбаъдаи он мусоидат намуд.

Дар нақшаи панҷсолаи дуюм, яъне то соли 1937 зарурияти сохтмони шабакаи васеи китобхонаҳо барои хизмат дар шаҳрҳо ва аҳолии деҳот дар назар дошта шуда буд. Дар ин асно диққати асосӣ ба масъалаҳои созмон додани китобхонаҳои мактабӣ равона шуда буд.

То соли 1940 дар ҳудуди навоҳии минтақаи Кӯлоб 22 китобхона фаъолият менамуданд, ки аз ин миқдор 12 китобхона дар ҳудуди колхозҳо, 8 китобхона дар назди муассисаҳои маорифи халқ ва 2 китобхона дар назди дигар идораҳо амал мекарданд. Дар назди мактабҳои минтақа бошад, 121 китобхона фаъолият мекарданд. Дар ин давра хазинаи китобии китобхонаҳои шаҳри Кӯлоб 28 ҳазор нусха ва шумораи хонандагон 20 ҳазор нафарро ташкил меод. Дар китобхонаҳои ноҳияи Ховалинг 14 ҳазору 633 нусха китоб бо забони тоҷикӣ, ўзбекӣ ва русӣ мавҷуд буд. Ба китобхонаҳои Ховалинг 5851 нафар хонандагон аъзо буданд. Танҳо дар ноҳияи Ховалинг дар моҳҳои январ ва феввали соли 1941 20 намоиши консертӣ, 26 намоиши кино ва 16 маротиба лексияҳои сиёсӣ оммавӣ гузаронида шуда буд.

Муассисаҳои клубӣ, ки яке аз қисмҳои таркибии сохтори соҳаи фарҳанг махсуб меёбанд дар самти хизматрасонии иҷтимоӣ- фарҳангии меҳнаткашон мавқеи хосаеро дороянд. Аввалин клубҳо дар ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон дар миёнаҳои солҳои 20 –ум таъсис ёфта буданд. Вале фаъолияти пурсамари клубҳо баъди ташкили ҶШС Тоҷикистон назаррас буд. Тӯли ин солҳо дар қатори фаъолияти клубу чойхонаҳои Сурх, ки аввалин муассисаҳои маданӣ – равшаннамоӣ ба ҳисоб мерафтанд ва дар онҳо мардону занон якҷоя ҳунарнамоӣ менамуданд, инчунин клубҳои занона низ таъсис ёфтанд. Аввалин клуби занона дар ноҳияи Истаравшан (Уротеппа) ташкил ёфт буд.

Дар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон аввалин клубҳо миёнаҳои солҳои 20- уми асри ХХ созон дода шуда буданд, ки дар баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба санаҳои муҳими таърихӣ, ҷашну маросимҳои миллӣ корҳои мушаххасро анҷом медоданд. Масалан, дар ноҳияи Ховалинг хишти аввалин муассисаи фарҳангӣ, бинои клуб, соли 1925 бо ташаббуси яке аз аввалин ревкомҳои ноҳия Мирзотӯра Рахимов гузошта шуда буд. Дар он солҳо оилаҳои санъаткор дар ноҳия хело зиёд буданд, ки ба ин хонаводаи Валии Исо (аз деҳаи Чуқурак) ва фарзандашон Сайдалӣ Вализода мисол шуда метавонад [1.с-136].

Нахустин клуб дар ноҳияи Фархор аввали солҳои 30-юм дар назди Корхонаи пахтазоказунӣ ба кор даромад, ки он маркази гузаронидани чорабиниҳои сиёсӣ - фарҳангӣ гардид. Ба ин ҷо дар қатори коргарони завод, инчунин, мардуми маҳаллӣ низ барои шунидани хабарҳои нав ва истироҳату фароғат меомаданд. Дастаҳои ҳунари дар баробари ҳунарнамоӣ, аз байни мардуми маҳаллӣ ромишгарони соҳибистеъдод, наққошону рассомон, ҳунармандони асилро ҷустуҷӯ карда, дари омӯзиши ҳунари истеъдодро ба рӯяшон мекушоданд.

Дар ноҳияи Темурмалик (Қизилмазор) бошад, солҳои 30 – юм дар чойхонаю клубҳо бо иштироки санъаткорон, дастаҳои худфаъолияти бадеӣ концертҳо намоиш медоданд. Тӯли ин солҳо бо супориши махсуси ҳукумат роҳбарони идора ва муассисаҳои давлатӣ ба клубу чойхонаҳо бо аҳли оилашон меомаданд. Ба гуфтаҳои боло нақли собиқадори меҳнат Эркамоҳ Ҷӯраева мисол шуда метавонад: «Шавҳарам Ватан Дулоев дар вазифаи раиси суди ноҳияи Кангурт фаъолият менамуд ва мо ҳар бегоҳ ба чойхона омада, шавҳарам дутор менавохту ман рақс мекардам» [2.с—517-518].

Аввалин маҳфилҳои ҳаваскорони бадеӣ дар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон солҳои 30-юми асри ХХ таъсис ёфтаанд. Маҳфилҳои худфаъолияти бадеӣ дар марказҳои ноҳияҳо бо ёрии омӯзгорон, коркунони ташкилотҳо, мардумони пешқадами деҳот ва ҳаваскорони халқӣ алаҳқусус масҳарабозҳо ташкил ёфта буданд.

Маҳфили худфаъолияти бадеии собиқ ноҳияи Даштиҷум (Шамсиддин Шохин) аввалин маҳфил дар минтақаи Кӯлоб буд ва он бо ташаббуси Ҳошим Қосимов таъсис ёфта буд. Маҳфил бо роҳбарии Ҳошим Қосимов дар ин солҳо асари хурди мусиқавии бо номи «Духтари Буйдоқ» -ро рӯи сахна бароварданд. Мавзуи асар воқеае, ки соли 1918 дар Даштиҷум гузашта буд, ташкил меод. Матни асар аз тарафи Ҳ. Қосимов тайёр карда шуда, иҷрокунандагон бошанд аъзоёни маҳфил - милитсионерҳо буданд, ки нақшҳои ба зимма дошташонро бо як маҳорати баланд иҷро намуданд. Нақши Маҳтобро Сабоҳат Қудратова бо як маҳорати баланд иҷро карда буд. Ӯ аввалин зане буд, ки дар собиқ ноҳияи Даштиҷум рӯи сахна баромада буд [6.с-18].

Дар нимаи дуюми солҳои 30 – ум дар ҳудуди навоҳии минтақаи Кӯлоб 38 чойхонаҳои Сурх амал менамуданд, ки аз ин миқдор 26 чойхона дар колхозҳо ва 12 чойхона дар назди дигар идораю муассисаҳо фаъолият менамуданд. Дар ин солҳо муассисаҳои тарғиботӣ, оммавию сиёсӣ, махсусан дар ноҳияҳои Фархор, Балҷувон, Ховалинг хеле хуб кор мекарданд [10]. Дар ин ноҳияҳо кормандони ҳизбӣ ба муассисаҳои фарҳангӣ маърифатӣ ёрии амалӣ мерасониданд. Дар назди чойхонаҳои Сурхи ин ноҳияҳо маҳфилҳои омӯзиши рӯзномаю маҷаллаҳо мавҷуд буданд. Инчунин, барои ташкил намудани бозиҳои шавқовар, аз ҷумла шатранҷбозӣ шароит муҳайё карда шуда буд.

Дар санаи 11 октябри соли 1936 рӯзномаи «Коммунисти Балҷувон» навишта буд: «Дар маркази ноҳияи Балҷувон шӯбаи маорифи халқи ноҳия Чойхонаи Сурх



сохта ба истифода дод. Ин бинои Сурх яке аз биноҳои беҳтарин ва ҳозиразамони маркази ноҳия мебошад. Колхозчиён аз ин хеле хушнуд гардидаанд, зеро медонанд, ки чойхонаи нав чойи истироҳати мардуми меҳнаткаш мегардад.

Дар нимаи дуюми солҳои 30 – ум дар ҳудуди навоҳии минтақаи Кӯлоб 38 чойхонаҳои Сурх амал менамуданд, ки аз ин миқдор 26 чойхона дар колхозҳо ва 12 чойхона дар назди дигар идораю муассисаҳо фаъолият менамуданд. Дар ин солҳо муассисаҳои тарғиботӣ, оммавию сиёсӣ, махсусан дар ноҳияҳои Фархор, Балчувон, Ховалинг хеле хуб кор мекарданд. Дар ин ноҳияҳо кормандони хизбӣ ба муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ёрии амалӣ мерасониданд. Дар назди чойхонаҳои Сурхи ин ноҳияҳо маҳфилҳои омӯзиши рӯзномаю маҷаллаҳо мавҷуд буданд. Инчунин, барои ташкил намудани бозҳои шавқовар, аз ҷумла шатранҷбозӣ шароит муҳайё карда шуда буд.

Боғи фарҳангу истироҳатӣ - як навъ муассисаи маданият маърифатиест, ки барои истироҳат ва тарбияи меҳнаткашон мусоидат мекунад. Боғи фарҳангу истироҳатӣ дар тарбияи маънавии ҷомеа мақоми хос пайдо карда, маркази кори оммавию сиёсӣ, илмию оммавӣ ва бадеӣ гардиданд. Дар Тоҷикистон аввалин боғи фарҳангу истироҳатӣ соли 1936 дар шаҳри Душанбе кушода шуд, ки зали хониш, маркази техникони ҷавон, толори варзишӣ, кинотеатри тобистона, майдончаҳои варзишӣ (волейбол, баскетбол, футбол) ва ғайра дошт. Инчунин, дар он маҳфилҳои драма, хор ва ғайра амал мекарданд. Баъдтар дар боғҳои фарҳангу истироҳатӣ театри тобистона таъсис ёфт, ки дар он спектаклу инсценировкаҳо, азназаргузаронии дастаҳои ҳаваскорони санъат, карнавалҳо, чорабиниҳои театрии ва ғайра намоиш дода мешуданд.

Доир ба таъсис ёфтани аввалин боғи фарҳангу истироҳатӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон фикрҳо мухталифанд. Олимони энциклопедист дар «Энциклопедияи адабиёт ва санъат» овардаанд, ки то соли 1939 дар ҷумҳурӣ 4 боғи маданият ва истироҳат фаъолият менамуд ва соли 1948 миқдори боғҳои фарҳангӣ ба 16 адад расид, ки аз ин шумора 8-адади он доимоамалкунанда: Сталинобод (Душанбе), Қурғонтеппа (Бохтар), Ленинобод (Хучанд), Конибодом, Исфара, Панҷакент, Кӯлоб, Хоруғ ва боқимондааш дар вазъи ташкилбӣ буд: Куктош (Рӯдакӣ), Регар (Турсунзода), Шаҳритуз, Балчувон, Қизилмазор (Темурмалик), Сарихосор, Фарм (Рашт).

Дар бораи санаи таъсисёбии боғи фарҳангу истироҳатии шаҳри Кӯлоб дар «Энциклопедияи адабиёт ва санъат» маълумоти аниқ намодааст. Аз рӯи маълумоте, ки то соли 1939 дар ҷумҳурӣ 4 боғи фарҳангу истироҳат фаъолият мекард, шояд яке аз онҳо боғи фарҳангу истироҳатии шаҳри Кӯлоб бошад. Дар Энциклопедияи мазкур фаъолияти боғи фарҳангу истироҳатии шаҳри Кӯлобро дар соли 1948 доимоамалкунанда маълумот додааст. Дар натиҷаи ҷустуҷӯҳои зиёд, аз Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Кӯлоб буда, санади таъсисёбии боғи фарҳангу истироҳатии шаҳри Кӯлоб ба даст омад, ки мувофиқи он боғи фарҳангу истироҳатии шаҳри Кӯлоб 25-уми апрели соли 1936, таҳти № 1459 таъсис ёфтааст. (Замимаи № 1). Бо ин далел метавон гуфт, ки боғи фарҳангу истироҳатии шаҳри Кӯлоб ва боғи фарҳангу истироҳатии шаҳри Душанбе дар як сол таъсис ёфта, яке аз нахустин боғҳои фарҳангу истироҳат дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар «Энциклопедияи адабиёт ва санъат» таъсисёбии боғи фарҳангу истироҳатии ноҳияи Темурмаликро дар соли 1948 дар арафаи ташкилбӣ маълумот додааст, ҳол он ки ба андешаи муаллифи «Қобусномаи айн», Гадозода Айниддин боғи фарҳангу истироҳатии ноҳияи Темурмалик соли 1935 таъсис ёфтааст. Агар мо ба ақидаи муаллифи «Қобусномаи айн» розӣ шавем, пас боғи фарҳангу истироҳатии ноҳияи Темурмалик аввалин боғи фарҳангу истироҳатӣ на танҳо дар минтақаи Кӯлоб, балки дар қаламрави ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.

Театри вилоятии мусиқӣ - мазҳакавии шаҳри Кӯлоб ба номи Сайдалӣ Вализода соли 1936 дар заминаи дастаи ҳаваскорони санъати омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб ташкил ёфта, дар шакли дастаи худфаъолият амал мекард. Сипас дар асоси Қарори ШКХ ҶШС Тоҷикистон аз 29 апрели соли 1938 таҳти № 433 ба театри мусиқӣ-драмавӣ табдил ёфта, доираи фаъолияташ нисбатан васеъ мегардад.

Барномаҳои нахустини театр аз суруду таронаҳои мардумӣ, рақсҳои дилошӯби миллӣ ва асарҳои начандон калони драмавӣ иборат буд. Яъне, кормандони эҷодии он мувофиқ ба талабот ва завқи бадеии тамошогарони даврони худ бештар рӯ меоварданд ба фолклори тоҷик. Маҳсули аввалини ҳаҷман бузурги театр ин намоишномаи дуқисмаи «Дохунда» аз рӯи асари устод С. Айнӣ буд, ки бо вучуди баъзе камбудҳои ҷузъӣ ба мухлисони адабу ҳунар писанд меояд.

Солҳои баъдина сафи санъаткорони театр аз ҳисоби намояндагони миллату халқиятҳои гуногуни ватанамон - ўзбекҳо, русҳо, тоторҳо, яҳудиён ва амсоли инҳо, ки истеъдоди ғавқулӯда доштанд, пурра ва мустаҳкамтар мегардад. Дар ҷалби ҳунармандон ба кори театр ва ҷаззобу рангин гардонидани барномаҳои он саҳми шоир ва ҳофизи шуҳратёри халқ Сайдалӣ Вализода низ хеле бузург буд. Устоди ширинкалом он замон асарҳои «Ҳоҳиши Гулҷеҳра», «Аҳмад ва Барно»-ро бо мароқи том эҷод карда, дар ҳамбастагӣ бо ҳайати эҷодӣ рӯи саҳнаи театр меорад.

Солҳои 1937 - 38 дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон 53 клуб, аз ҷумла, 37 клуб дар ҳудуди колхозҳо, 9 клуб дар муассисаҳои маорифи халқ ва 7 клуб дар назди дигар муассисаҳову идораҳо фаъолият мекарданд. Дар китобхонаҳо ва ҷойхонаҳои Сурх маҳфилҳои омӯзиши рӯзномаву маҷаллаҳо амал мекарданд. Гӯшаҳои бозиҳои шавқовар, шатранҷбозӣ мавҷуд буданд.

Соли 1940 дар минтақаи Кӯлоб 55 ҷойхонаи Сурх ва 18 гӯшаи Сурх амал мекарданд. Дар ин давра аввалин кинотеатр дар маркази ноҳияи Фархор ба кор даромад. Филмҳои, ки дар ин кинотеатр намоиш мебуданд, бештар хусусияти тарғиботию ташвиқотӣ дошта, дар тарбияи маънавии мардуми ноҳия нақши арзанда мегузоштанд.

Шуъбаи фарҳанги ноҳияи Ховалинг солҳои 40-ум таъсис меёбад, ки аввалин роҳбари он Сайато Муқимов буд. Мувофиқи гуфтаҳои собиқадорони соҳаи фарҳанг Нуралӣ Афандиев, Барфимо Ёраҳмадова маълум мегардад, ки солҳои 40-ум дар колхозҳои Иттифок, ба номи Калинин ва ба номи Сталин клуб ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ фаъолият мекарданд, ки ҳар кадом дастаҳои ҳунарии алоҳидаи ҳудро доштанд.

Ҳамин тавр, дар ҶМШС Тоҷикистон муассисаҳои маданӣ – равшаннамоии минтақаи Кӯлоб яке аз шоҳаҳои муҳими фаъолияти идеологии роҳбарияти собиқ вилояти Кӯлоб ба ҳисоб мерафтанд. Дар он солҳо ҷойхонаҳои Сурх, китобхонаҳо, муассисаҳои клубӣ, осорхонаҳо, театрҳои халқӣ ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ бунёд гардиданд, ки дар онҳо чорабиниҳои фарҳангӣ бо ҷалби васеи мардум гузаронида мешуданд. Фаъолияти ин муассисаҳо сол аз сол дар баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва маънавиёти мардум нақши муҳим мебозиданд. Агар дар солҳои 20 - 30 юми асри XX масъалаҳои асосӣ дар минтақаи Кӯлоб ин бунёди муассисаҳои маданӣ – равшаннамоӣ ба ҳисоб мерафтанд, масъалаҳои рушди ин муассисаҳо, аз ҷумла сохтмони хонаҳои фарҳанг, клубу китобхонаҳо, маблағгузорӣ ва тайёр кардани мутахассисони соҳаи фарҳанг ҳаллу фасл мегардиданд. Дар ин давра дар назди хонаҳои фарҳанг маҳфилҳои худфаъолияти бадеӣ амал менамуданд, ки бо барномаҳои рангини худ дар ҷашнҳо ва озмуну фестивалҳои минтақавӣ иштироқи фаъолона доштанд.

Китобхонаҳо бо захираи китобии худ ба хонандагон хизмати китобӣ расонида, дар гузаронидани чорабиниҳои, ки ба масъалаҳои сиёсати дохилӣ ва берунии Ҷукумати Шӯравӣ дахл доштанд, саҳми арзанда мегузоштанд.

#### Адабиёт

1. Амир Сайиди Мункӣ, Саидҷалол Сатторзода Ховалинг. - Душанбе; Ирфон, 2001.- С. 136
2. Гадозода А. Қобусномаи айн. - Душанбе, 2011,- С. 517-518.
3. Из истории культурного строительства Таджикистане (1917 - 1977). [текст]. : - том 1. / Под ред., К. П. Марсакова., - Душанбе, Дониш 1979. - С. 210 .
4. История таджикского народа / Под ред. Б.А. Антоненко. – М.: Наука, 1964.– Том III.– С. 324-325

5. Кӯлоб. Энциклопедия. // Сарредаксияи илмӣи Энциклопедияи миллии тоҷик. – Душанбе, 2006. - С. 42
6. Низам Нурджанов. Таджикский народный театр (по материалам Кулябской области). – Москва, 1956.
7. Низам Нурджанов. Таджикский народный театр по материалам Кулябской области. – Москва, 1956. – С 18.
8. Таджикистан за 40 лет: Ст. сборник. – Душанбе, 1964. – С. 200.
9. Таджикская ССР за 20 лет. - Сталинобод; Таджикгосиздат, 1949. - С. 127.
10. Тоҷикистони Сурх. – 1939. - октябр.
11. ФБ ҲҚТ дар назди Кумитаи марказии ҲҚИШ, Ф. 3. - Р. 1.- П. 570. - В 94.
12. Шевченко З.М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане / Под ред. К. Я. Марсакова Душанбе: Дониш, 1968. – С.27.
13. Сафармуҳаммад Аюбӣ. Ним асри тарбияи завқ. – Кӯлоб: 1988. – С 8.
14. ФБ ҲҚТ дар назди Кумитаи марказии ҲҚИШ, Ф. 3. - Р. 109.- П. 140. - В 61-64.
15. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, Ҷ.1, - Душанбе; 1988. - С. 295.
16. Энциклопедияи Фархор, Душанбе: Ирфон. 2011.
17. Файзи Ашӯр, Мунаввара Аминова. Даргоҳи ҳунар. – Душанбе: 2008. – С 34.

### АЗ ТАЪРИХИ МУАССИСАҶОИ МАДАНИ-РАВШАННАМОИИ МИНТАҚАИ КҶЛОБ ДАР СОЛҶОИ 20-30-ЮМИ АСРИ ХХ

Муаллифон дар мақола, оид ба муассисаҳои маданӣ – равшаннамоии минтақаи Кӯлоб дар солҳои 20-30-юми асри ХХ тадқиқот анҷом додаанд. Муҳаққиқон қайд менамоянд, ки муассисаҳои маданӣ – равшаннамоӣ яке аз шоҳаҳои муҳими фаъолияти идеологии роҳбарияти собиқ вилояти Кӯлоб ба ҳисоб рафта, дар он солҳо чойхонаҳои Сурх, китобхонаҳо, муассисаҳои клубӣ, осорхонаҳо, театрҳои халқӣ ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ бунёд гардиданд, ки дар онҳо чорабиниҳои фарҳангӣ бо ҷалби васеи мардум гузаронида мешуданд. Фаъолияти ин муассисаҳо сол аз сол дар баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва маънавияти мардум нақши муҳим мебозиданд. Агар дар солҳои 20 - 30 юми асри ХХ масъалаҳои асосӣ дар минтақаи Кӯлоб ин бунёди муассисаҳои маданӣ – равшаннамоӣ ба ҳисоб мерафт, пас дар солҳои 40 – 80 ум масъалаҳои рушди ин муассисаҳо, аз ҷумла сохтмони хонаҳои фарҳанг, клубу китобхонаҳо, маблағгузорӣ ва тайёр кардани мутахассисони соҳаи фарҳанг ҳаллу фасл мегардиданд. Дар ин давра дар назди хонаҳои фарҳанг маҳфилҳои худфаъолияти бадеӣ амал менамуданд, ки бо барномаҳои рангини худ дар ҷашнҳо ва озмуну фестивалҳои минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва умумииттифоқӣ иштироки фаъолона доштанд.

Ҳарчанд, ки таъсисёбии осорхонаҳо дар ҶШС Тоҷикистон ба аввали солҳои 30 – юми асри ХХ рост омада бошад, аммо дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бунёд ёфтани аввалин осорхона ба солҳои 70 – ум рост меояд. Ташкил ёфтани осорхонаҳои таъриху кишваршиносӣ, боғ – осорхона ва хона – осорхонаҳо дар минтақа то солҳои 80-уми асри ХХ ба хоҳири баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллии ва гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ равона гардида буданд.

Аммо бояд қайд кард, ки дар байни муассисаҳои маданӣ-равшаннамоӣ китобхонаҳо ҷои наёнро ишғол мекарданд. Созмон додани фаъолияти китобхонавӣ дар қисмати Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ аввали солҳои 20-уми асри ХХ баъди таъсиси ҶМШС Тоҷикистон оғоз ёфтанд.

**Калидвожаҳо:** минтақа, Кӯлоб, Тоҷикистон, осорхона, китобхона, театр, фарҳанг, муассиса, клуб, чойхона, мактаб, ансамбл.

### ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА В 20-30-Е ГГ. XX ВЕКА

В статье исследована история культурно просветительных учреждений Кулябского региона в 20-30-х годах XX века. Авторы отмечают, что культурно-просветительные учреждения являлись одним из важных направлений в деятельности руководства Кулябского региона, и в те годы в регионе были построены Красные

чайханы, библиотеки, клубные учреждения, музеи, народные театры и другие учреждения культуры, такие культурно-массовые мероприятия проводились с широким участием людей. Деятельность этих учреждений год за годом играла важную роль в повышении политического сознания и духовности народа. Если в 20-х - 30-х годах XX века основными вопросами в Кулябском регионе были вопросы строительства культурно-просветительских учреждений, то в 40-х - 80-х годах - вопросы развития этих учреждений, в том числе строительство домов культуры, клубов и библиотек, финансирование и подготовка специалистов в области культуры. В этот период при домах культуры действовали кружки художественного самодеятельности, которые своими красочными программами принимали активное участие в областных, республиканских и всесоюзных праздниках и конкурсах и фестивалях.

Хотя создание музеев в Таджикской ССР началось в начале 30-х годов 20 века, создание первого музея в Кулябском районе Хатлонской области относится к 70-м годам. Создание историко-географических музеев, садов-музеев и домов-музеев в области до 80-х годов XX века было направлено на повышение чувства национальной гордости и уважение культурных ценностей. Однако следует отметить, что среди учреждений культуры и образования библиотеки занимали видное место, организация библиотечной деятельности в центральной и южной части Таджикистана началась в начале 20-х годов XX века, после образования Таджикской ССР.

**Ключевые слова:** регион, Куляб, Таджикистан, музей, библиотека, театр, культура, учреждение, клуб, чайхана, школа, ансамбль.

#### FROM THE HISTORY OF CULTURAL AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE KULOB REGION IN THE 20-30S XX CENTURY

The article explores the history of cultural and educational institutions of the Kulyab region in the 20-30s of the twentieth century. The authors note that cultural and educational institutions were one of the important areas in the activities of the leadership of the Kulyab region, and in those years Red teahouses, libraries, clubs, museums, folk theaters and other cultural institutions were built in the region, such cultural events were held with broad participation of the people. The activities of these institutions year after year played an important role in raising the political consciousness and spirituality of the people. If in the 20s - 30s of the twentieth century the main issues in the Kulyab region were the construction of cultural and educational institutions, then in the 40s - 80s - the development of these institutions, including the construction of houses of culture, clubs and libraries, financing and training of specialists in the field of culture. During this period, amateur art circles operated at the houses of culture, which, with their colorful programs, took an active part in regional, republican and all-Union holidays and competitions and festivals.

Although the creation of museums in the Tajik SSR began in the early 30s of the 20th century, the creation of the first museum in the Kulyab district of the Khatlon region dates back to the 70s. The creation of historical and geographical museums, gardens-museums and house-museums in the region until the 80s of the twentieth century was aimed at increasing the feeling of national pride and respect for cultural values. However, it should be noted that among the institutions of culture and education, libraries occupied a prominent place, the organization of library activities in the central and southern parts of Tajikistan began in the early 20s of the twentieth century, after the formation of the Tajik SSR.

**Key words:** region, Kulyab, Tajikistan, museum, library, theater, culture, institution, club, tea house, school, ensemble.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Абдуллоев Махмуд Холович-доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ. Суроға 735360 ҶТ. ш.Кӯлоб кӯчаи С.Сафаров 16. E-mail: abdulloev.48@mail.ru; Телефон: +992918685205.

Шарифов Шӯҳратҷон Ҷумъаевич- саромӯзгори Коллеҷи омӯзгории назди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ . Суроға 735360 ҶТ. ш.Кӯлоб кӯчаи С.Сафаров 16.

**Сведения об авторах:** Абдуллоев Махмуд Холович – доктор исторических наук, профессор кафедры истории таджикского народа Кулябский государственный университет имени А.Рудаки. Адрес. 735360 г. Куляб ул. С.Сафаров 16., E-mail: abdulloev.48@mail.ru; Телефон: +992918685205.

Шарифов Шухратжон Джумаевич - старший преподаватель педагогического колледжа Кулябский государственный университет имени А.Рудаки. Адрес. 735360 г. Куляб ул. С.Сафаров 16.

**Information about the authors:** Abdulloev Mahmud, Holovich – doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of History of the Tajik People Kulyab State University named after A. Rudak. Address. 735360 Kulyab st. S. Safarov 16., E-mail: abdulloev.48@mail.ru; Phon:+992918685205.

Sharifov Shukhratjon Dzhumaevich - S.Lecturer of the Pedagogical Colleg Kulyab State University named after A. Rudak. Address. 735360 Kulyab st. S. Safarov 16.

ТДУ – 01+930.27 (2 тоҷ)

ТКТ – 66+67 (2 тоҷ)

О - 42

## ГУСТАРИШИ РОБИТАҲОИ ИЛМӢ-ФАРҲАНГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ҶУМҲУРИИ ҲИНДУСТОН ВА ПОКИСТОН ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Олимов М.А., Суфиев С. Н.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Раванди босуръати ҷаҳонишавӣ муносибатҳои наздики миллатҳо ва давлатҳоро тавсеаи бесобиқа бахшида, дастрасӣ ба комёбиҳои навину арзишманди башарӣ ва баҳрабардорӣ аз дастовардҳои тафаккури созандаи инсониро барои аҳли башар муяссар мегардонад. Дар баробари ин, мушкилоти моддиву маънавӣ ва ахлокии башар низ хислати глобалӣ касб карда, ин амр боиси торафт афзудани фишор ба сохторҳо ва арзишҳои миллӣ ва фарҳангии халқҳо ва ангезиши бархӯрди тамаддунҳо мегардад.

Бо назардошти вазъи ҳассоси оғози ҳазораи навин Ҷумҳурии Тоҷикистон дипломатияи фарҳангӣ ва башардӯстонаро амалӣ месозад, ки яке аз ҳадафҳои асосии он таҳкими пояҳои шартномавӣ ҳуқуқии робитаҳои фарҳангӣ ва башардӯстона бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ минтақавӣ мебошад [6].

Дар шароити муосир имичи кишварҳо на танҳо бо сиёсати иқтисодии он дар сахнаи байналхалқӣ, балки сиёсати хориҷии он ташаккул меёбад. Дар ин самт ҳамкориҳои гуманитарӣ аҳамияти зиёд дорад. Тавассути донишҷӯи забон, анъанаҳо ва дар мачмӯи фарҳанги халқи дигар дарки мусбати фарҳангҳои миллии дигар, муносибати таҳаммулпазирона нисбати халқҳои дигар ташаккул меёбад, ки дар натиҷаи он эътибор ба байни одамон ҳосил мешавад.

Дар ин радиё густариши ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҳиндустон бо назардошти умумияти фарҳангӣ, гузаштаи таърихӣ теъдоди аҳоли ва нақши ин кишвар дар равандҳои ҷаҳонӣ аҳамияти ҳосса дошта, ҷиҳати муаррифии фарҳангу тамаддуни тоҷикон дар сахнаи минтақавӣ ва байналхалқӣ нақши муассир мерасонад.

Ба қавли Пешвои миллат яке аз омилҳои мусоиди пешрафти кишвари мо дар шароити соҳибистиқлолӣ ҳамсоғӣ бо кишварҳоест, ки иқтисоди сареҳан рушдбандадоранд ва дорой қаробати забониву таърихӣ ва фарҳангӣ ҳастанд. Табиист, ки дар байни онҳо Ҳиндустон мақоми хоса дорад. Мо онро баланд арзёбӣ менамоем ва аз имкони эҳёи рушди равобит бо кишвари шумо бо кадрҳои истифода хоҳем кард. Ҳоло дар харитаи сиёсии ҷаҳон Ҳиндустон мақоми кишвареро дорост, ки нерӯи худро торафт тақвият мебахшад, соҳибқудрат ва обрӯманд мебошад.

Мо шоҳиди рушди босуръати кишвари шумо ҳастем, комёбиҳои мутахассисини шуморо дар соҳаҳои технологияи пешрафта ва барномаҳои компютерӣ баланд арзёбӣ мекунем ва шайдои таърих, фарҳанг ва тамаддуни кӯҳан ва волои шумо ҳастем [10, с.137].

Яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати хориҷии Ҳиндустон дар Осиёи Марказӣ аз он иборат аст, ки ба густариш ва тасдиқи бунёдгароии ҷангҷӯёнаи исломӣ дар ин минтақа монеа гардад. Ҳиндустон кӯшиш мекунад то аз Покистон қафо намонад, ки баҳри татбиқи ҳадафҳои худ омили мусулмониро дар наздикшавӣ ва микёси ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ истифода менамояд [5, с.68].

Соли 2001 Комиссияи муштараки ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону Ҳиндустон таъсис ёфта, он дар фаъл сохтани ҳамкориҳои судманди иқтисодӣ бомуваффақият саҳм мегирад. Дар раванди тавсеаи муносибатҳо фаъолияти самараноки Комиссияи муштараки Тоҷикистон ва Ҳиндустон оид ба ҳамкориҳои тичоратӣ иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ низ саҳми арзанда дорад. Натиҷаҳои ҷаласаҳои Комиссияи муштарак барои истифодаи васеъ аз зарфиятҳои бузурги ҳамкориҳо заминаҳои мусоидро фароҳам месозанд [18, с.83].

7 - 14 декабри соли 2001 дар шаҳри Дехлӣ аввалин ҷаласаи Комиссияи муштараки ҳамкориҳои байниҳукуматӣ баргузор шуд, ки дар анҷоми ӯ Санади ҷаласаи якуми Комиссияи байниҳукумати Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи савдо, иқтисод, илм ва техника ба имзо расид.

Бо ташаббуси ҷамъияти дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ, ҷамъияти дӯстии Тоҷикистон - Ҳиндустон ва сафорати Ҳиндустон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон а 8 то 15 августи соли 2002 бахшида ба Рӯзи истиқлолияти Ҳиндустон Ҳафтаи дӯстӣ бо халқи ҳинд доир шуд.

Дар рафти гузаронидани Ҳафтаи дӯстӣ байни халқи тоҷик ва халқи Ҳиндустон як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ доир шуданд. Дар доираи Ҳафтаи дӯстӣ 9 август дар китобхонаи Академияи илмҳои ҷумҳурӣ ба номи И. Ганди намоиши китобҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо бо се забон: ҳиндӣ, англисӣ ва русӣ баргузор гардид. Гузаронидани чунин намоишгоҳҳо дар китобхона барои ҷамъияти дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо Ҳиндустон анъанаи нек гаштааст [12, с.237].

28 - 30 январӣ соли 2003 бо даъвати ҷониби Тоҷикистон боздиди расмӣи ВКХ Ҷумҳурии Ҳиндустон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Зимни сафар Яшвант Синха бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазир, ВКХ, вазири мудофия, омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯриҳо анҷом дод. Зимни мулоқот бо Сарвари давлат ҷонибҳо дурнамои муносибатҳои дучонибаро ба таври муфассал баррасӣ намуда, оид ба масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор карданд [13, с.237].

27 май - 1 июни соли 2003 ҷаласаи 2 - юми Комиссияи байниҳукумати Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои савдо, иқтисод, илм ва техника баргузор гардид.

11 июни соли 2003 ба мақсади таҳкими минбаъдаи муносибатҳои мутақобилан судманд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кушодани сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Ҳиндустон фармон имзо кард.

Моҳи майи соли 2004 дар шаҳри Душанбе бахшида ба 90-солагии Зиёдулло Шаҳидӣ ва 80- солагии шаҳри Душанбе Ҳазинаи байналхалқии фарҳанги мусиқӣ ба номи З. Шаҳидӣ (Маркази “Муколамаи фарҳангҳо”) якҷоя бо Вазорати фарҳанг, ҳукумати шаҳри Душанбе, сафоратҳои Австрия ва Франция, Маркази фарҳангии “Бактрия” аввалин фестивали байналхалқии мусиқии муосир ташкил карда шуд [4].

Дар барномаи фестивал намоиши операи “Комде ва Мадан” (аз эҷодиёти шоири тоҷику форс Бедил, ки дар Ҳиндустон зиндагӣ ва эҷод менамуд) дохил шуд. Операи мазкурро З. Шаҳидӣ бо хоҳиши Садриддин Айнӣ ханӯз соли 1940 навишта буд [14, с.10].

Арғузори ба шахсиятҳои таърихӣ якдигар яке аз омилҳои густариши ҳамкориҳо мебошад. 14 ноябри соли 2005 дар Маркази фарҳанги ҳиндӣ дар назди сафорати Ҳиндустон якҷоя бо Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистону Ҳиндустон озмуни рақси «Расмҳо», баҳшида ба рӯзи таваллуди аввалин сарвазири Ҳиндустон Ҷавохирлаъл Неҳру баргузор шуд. Ҷамасола рӯзи таваллуди ӯ -14 ноябр дар Ҳиндустон ҳамчун рӯзи кӯдакон чашн гирифта мешавад. Дар он мактаббачаҳои макотиби гуногуни шаҳри Душанбе аз 8 то 12 сола иштироки фаъол доштанд.

18 ноябри соли 2005 дар Консерваторияи миллии Тоҷикистон маросими тақдими асбобҳои мусиқии ҳиндӣ аз ҷониби сафорати Ҳиндустон баргузор гардид. Мулоқотро бо сухани ифтитоҳӣ ректори консерватория профессор Т. Сатторов кушод, ки сафорати Ҳиндустонро дар шаҳри Душанбе барои тухфаи бебаҳо раҳмат гуфт, ки коллексияи асбобҳои мусиқии консерваторияро афзоиш дода, саҳми Ҳиндустонро дар мустаҳкам гаштани дӯстии байни ду халқ таъкид кард. Баъдан сафири фавқуллода ва мухтори Ҳиндустон дар Тоҷикистон ҷаноби Вандал Ҷайшанкар баромад кард. Ӯ дар бораи умумияти анъанаҳои фарҳангии мо сухан кард, ки дар қолабҳои бадеии халқӣ ифода меёбанд ва айни замон дар маъруфияти бузурги мусиқӣ ва филмҳои ҳиндӣ дар Тоҷикистон инъикос мешаванд. Баъди анҷоми баромади ӯ маросими тантанавии супурдани асбобҳои классикии мусиқии ҳиндӣ ба монанди: сетор, сантур, табл ва ғайра баргузор гардид. Баъди ин маросим кормандони Маркази фарҳангии ҳиндӣ дар назди сафорати Ҳиндустон намоиши рақсу мусиқӣ ташкил карданд, ки бо концерт дар иҷрои донишҷӯёни консерватория ба анҷом расид. Консертҳои мазкур аз решаҳои умумии анъанаҳои мусиқии ҳиндӣ ва тоҷикӣ шаҳодат меод.

Дар сатҳи байнидавлатӣ байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон боздидҳои гурӯҳҳои мусиқии ҳар ду кишвар амалӣ мешавад. Аввалин маротиба баъди касби истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои фарҳангии ҳиндӣ дар фестивали байналхалқии мусиқии "Садои дилҳо", иштирок карданд, ки моҳи сентябри соли 2005 доир шуда буд. Моҳи январи соли 2006 бо кӯмаки Шӯрои Ҳиндустонӣ оид ба ҳамкориҳои фарҳангӣ гурӯҳи мусиқии "Рухшона", ки аз 60 аъзо иборат буд, ба Ҳиндустон рафт. Моҳи августи соли 2006 гурӯҳи фарҳангии ҳиндӣ, ки аз мусиқии суфӣ намояндагӣ карда, аз 11 аъзо иборат буд, ба Душанбе ва шаҳрҳои дигари Тоҷикистон омад. Моҳи августи соли 2007 дар шаҳрҳои Душанбе ва Хучанд гурӯҳҳои санъати ҳарбӣ аз шаҳри Манипур (иёлати Шимолу шарқии Ҳиндустон) ҳунарнамоӣ карданд. Моҳи апрели соли 2008 маҳифлҳои рақсии Катакро ҳамватанони мо дидан карда, 29 марти соли 2009 бошад гурӯҳи фарҳангии иборат аз 10 намояндаи санъат дар соҳаи рақс Кучипуди (Ҷануби Ҳиндустон) Ҳиндустанӣ (Шимолӣ Ҳиндустон) дар Театри опера ва балет ба номи Садриддина Айни намоиши ҳунари нишон доданд.

6 - 10 августи соли 2006 боздиди расмӣ Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон аз Ҷумҳурии Ҳиндустон сурат гирифт. Сарвари давлатро дар ин сафар аз ҷумла Президентии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Илолов, Раиси иттифоқи нависандагонии Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Бахтӣ, Шоирони маъруфи Тоҷикистон Иноят Хоҷаева (Фарзона), Толиб Каримов (Озарахш) ҳамроҳӣ намуданд. Дар ҷараёни сафар 6 август Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими кушодани лавҳаи хотиравӣ дар назди оромгоҳи шоири машҳури адабиёти орифонаи форсу тоҷик Мирзо Абдулқодири Бедил ва маҳфили мушоара ба мавзеи «Боғи Бедил» дар шаҳри Дехлӣ иштирок намуд. Дар суханронӣ Сарвари давлат Мирзо Абдулқодири Бедилро аз бузургтарин намояндагонии илму адаби форсу тоҷик номида, таъкид дошт, ки дар оғози асри XXI ӯ пайвандгари таърихӣ ва маънавии ду кишвари дӯст – Тоҷикистон ва Ҳиндустон гаштааст. Ба ибораи Э. Раҳмон панди Бедил метавонад омилҳои хуби таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои ҳамҷонибаи мо гардад [15, с.386].

Дар рафти ин сафар панҷ созишнома дар бораи ҳамкорӣ ба имзо расид, ки ҳуҷҷатҳои зерин ба густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ равона гашта буданд: [2, с.117].

- Эълумияи муштаракӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон дар бораи густариши минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ;

- Барномаи ҳамкорӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон дар соҳаи фарҳанг ва санъат барои солҳои 2006 – 2009.

Моҳи октябри соли 2007 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи Комиссияи байниҳукумати Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои савдо, иқтисод, илм ва техника баргузор шуд.

Дар асоси «Барномаи ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва санъат», ки аз тарафи ҳукуматҳои ҳар ду кишвар моҳи сентябри соли 2012 ба имзо расидааст, самти фарҳангии ҳамкорӣ ҳислати комплексӣ гирифт.

Таҳлили ин ҳуҷҷати муҳим нишон медиҳад, ки бо мақсади баланд бардоштани сатҳи назариявии ҳамкориҳои фарҳангӣ байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон таъмини тарафҳо бо адабиёти зарурӣ пешбинӣ мегардид: «Ҳар ду тарафҳо мубодилаи таълифот, адабиёт ва маводи таҳқиқотиро дар соҳаи фарҳанг ва санъат дастгирӣ менамоянд».

Ба ғайр аз ин, дар ҳуҷҷат таъкид шудааст: «Консерваторияи миллии Тоҷикистон ва Академияи Санҷат Натани Ҳиндустон барои таълими мусиқии анъанавии хиндӣ ва тоҷикӣ бо омӯзгорон ва мутахассисон таъмин мегарданд».

Бояд қайд кард, ки ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон дар қаринаи минтақаи Осиёи Марказӣ низ ҷараён мегард. ОМ барои Ҳиндустон бо назардошти ду ҷанба манфиат дорад: дар навбати аввал ҳамчун содиркунандаи захираҳои энергетикӣ, ки имкони коҳиши вобастагиро аз кишварҳои минтақаи ноороми Шарқи Наздик фароҳам меорад, инчунин ҳамчун қафили амнияти қитъа, ки сарҳадҳои хиндиرو аз таҳдиди эҳтимолии террористӣ эмин медорад [9, с.111].

Ҳиндустон ба тамоми ҷаҳон бо ҷорабиниҳои фарҳангии рангин, шеърӣ рақс машҳур аст. Дар ин ҷо ҳамасола фестивалҳои «Эҷодиёти халқӣ», «Хунароҳои дастӣ», «Ғазалҳои сӯфиёна», «Рақсҳои анъанавӣ» ва дигар анвои озмунҳо баргузор мешаванд. Соли 2006 ансамбли тарона ва рақси тоҷик «Рухшона» ба фестивали «Эҷодиёти халқӣ» ба Ҳиндустон даъват карда шуд. Дар муддати як ҳафта хунаромандони мо дар пойтахти Ҳиндустон – шаҳри Деҳли баромад карданд, ки муҳлисони онҳоро гарму ҷушон истикбол намуданд. Дар ин ҷорабинии фарҳангӣ ансамбли рақсии «Гулрез» баромад намуд. Дар толори консерти нақшҳои расоми тоҷик Вафо Назаров ва дигарон овезон буданд, ки ӯ ба суолҳои шавқмандони мактаби бадеии тоҷик ҷавоб дод [11].

Асос барои роҳандозии чунин ҳамкориҳои бисёрҷанба Ҳартияи СҲШ — санади асосӣ баромад менамояд, ки самтҳои асосии ҳамкориҳои фарҳангӣ- гуманитарии созмонро муайян мекунад. Қори амалӣ барои амалӣ намудани ин самт ба Машварати вазирони фарҳанги кишварҳои — аъзои СҲШ вогузор шудааст, ки механизми ҳамроҳсоз-машваратии ҳамкорӣ ба шумор рафта, фаъолияти он бо муқаррароти Ҳартияи СҲШ ва дигар санадҳои дар ҷаҳорҷӯбаи созмон қабулшуда мутобиқат менамояд.

Натиҷаҳои ҳамкориҳои амалӣ дар сандаҳои инъикос мегарданд, ки дар мулоқотҳои солонаи СҲШ қабул мегарданд. Дар мулоқоти сарварони кишварҳо дар Бишкек соли 2007 созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ба имзо расид, дар мулоқоти сарварони кишварҳо дар Тошканд бошад, соли 2016 самтҳои минбаъдаи мукамал намудани ҳамкориҳои бисёрҷониба дар ҷаҳорҷӯбаи СҲШ, аз ҷумла дар соҳаи ҳамкориҳои фарҳангӣ-гуманитарӣ муайян карда шуданд.

Кишварҳои аъзои СҲШ бо "руҳияи Шанхай" муттаҳид гаштаанд, ба принципҳои эҳтироми мутақобила ва муколамаи баробар таъя карда, сол то сол фаъолияти амалиро дар соҳаи фарҳанг, маориф, илм ва техника, тандурустӣ, варзиш, сайёҳӣ, алоқаҳои ҷавонон фаъол менамоянд". Ба қавли дабири кулл, намунаи возеҳи тавсеаи ҳамасолаи ҳамкориҳои фарҳангӣ- гуманитарӣ барномаи маҷмӯавии "СҲШ — ҳонаи ҳамаи мо" ба шумор меравад, ки дар ҷаҳорҷӯбаи он рӯзҳои фарҳанги кишварҳои аъзои созмон, силсилаи хунарнамоиҳои фортепяноии "Нуҳ нотаи афсункор",



марафонҳои ҳамасолаи СХШ баргузор мегарданд. Лоихаи "Ҳашт муъҷизаи СХШ" ба бунёди фазои ягонаи сайёҳӣ равона шудааст [3].

Дар самти густариши ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон ба назар гирифтани имкониятҳои СХШ муҳим мебошад. Саммити таърихӣ СХШ дар Остона 8-9 июни соли 2017 давраи нави инкишофи созмонро оғоз кард. Яке аз натиҷаҳои муҳимми он додани мақоми узви баробархуқуқ ба Ҳиндустон ва Покистон буд. Муттаҳид кардани чор давлати ядрӣ – дар доираи СХШ унсури таъҷоғи дастгирии суботи стратегӣ ҷаҳон мебошад [1].

Ҳамкорӣ дар соҳаи гуманитарӣ асоси қавии иҷтимоиро барои мустаҳкам кардани дӯстӣ байни кишварҳои СХШ гузошта тамоюли инкишофро соҳиб аст. Бо шарофати махсусияти захираҳои гуманитарӣ ҳар як кишвари аъзои Созмон иқтисодӣ бузург барои ҳамкорӣ мавҷуд мебошад. Пеш аз ҳама, алоқаҳои наздики чандинасра байни мардумони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ ба умқи дарки якдигарӣ ва ғановати фарҳангҳои миллӣ мусоидат намудаанд.

Моҳи июли соли 2005 Созишнома байни кишварҳои-аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар бораи расонидани кӯмак дар бартараф кардани ҳолатҳои фавқуллода ба имзо расид. Муттабиқи ин ҳуҷҷат, кишварҳо ба якдигар дар бартараф кардани ҳолатҳои фавқуллода дар асоси дархост муттабиқи имкониятҳои худ ва ихтиёри кӯмак мекунанд. Шароити пешниҳоди кӯмак дар созиши ҷонибҳо муайян мегардад.

Ҳамзамон ҷонибҳо муттабиқи қонунгузориҳои дохилии худ ба транзити бемамониати гурӯҳи наҷотдиҳандагон бо таҷҳизоти зарурӣ, инчунин борҳои гуманитарӣ мусоидат хоҳанд намуд. Ба қайдгирии гумрукӣ дар шакли содашуда бо тавсияи мақомоти салоҳиятдори ҷонибҳо амалӣ мегардад.

Дар раёфи рушди ҳамкориҳо дар самти сайёҳӣ бо Ҳиндустон дидани манзараҳои таърихӣ ин кишвар низ аз манфиат ҳолӣ нест. Зеро дар Ҳиндустон зимни сайру саёҳат имкони шиносӣ бо шохкориҳои меъморӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фараҳам меояд, ки дар онҳо нақши аҷодони тоҷик ва фарҳанги онҳо ҳувайдо мебошад.

7-9 октябри соли 2018 сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Ҳиндустон Шри Рам Натх Ковинд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Дар ҷараёни мулоқот ду Роҳбар Изҳороти муштарақро қабул намуданд. Сарварони кишварҳо ба мувофиқа расиданд, ки пос доштани хотираи шоири бузурги тоҷик, Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, ки фасеҳона дар бораи Ҳиндустон навишта, равобити дӯстонаи мардуми Тоҷикистону Ҳиндустонро тавсиф кардааст, дар таҳкими робитаҳои фарҳангии ду кишвар саҳм мегузорад.

Дар раёфи сафари мазкур байни кишварҳо санадҳои зерин ба имзо расиданд, ки ҳислати тақвияти ҳамкорӣ дар самти фарҳангӣ-гуманитариро инъикос менамуданд:

- Ёддошти тафохум байни Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои ҷавонон ва варзиши Ҷумҳурии Ҳиндустон оид ба ҳамкорӣ дар масъалаҳои ҷавонон;

Бозиди мазкур ба рушди минбаъдаи ҳамкорӣ тақони мусбат бахшида, заминаи шартномавӣ-ҳуқуқӣ онро мустаҳкам намуд.

Ҳамин тариқ, масъалаи рушди ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо Ҷумҳурии Ҳиндустон таҳлил намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки:

- умумияти таърихӣ дар муносибати халқҳои тоҷику ҳинд мақоми махсус дорад;

- ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон дар доираи СХШ ба ғановати дӯстонаи мусоидат карда, ба халқҳои онҳо эҳсоси дарки мушкilotи якдигарро фараҳам оварда шарикиро қувват медиҳад;

- моҳи сентябри соли 2012 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон Ёлломия дар бораи шарикӣ стратегӣ ба имзо расида буд. Вале моҳият ва мазмуни ҳамкории тарафҳо ба мундариҷаи стратегӣ пурра ҷавобгӯ нест. Аз ин рӯ

зарур аст, ки барои баланд бардоштани сатҳи ҳамкориҳо чораҳои зарурӣ андешида шаванд;

- Тоҷикистон ва Покистонро, ки бо муносибатҳои наздик, таърихи умумӣ ва андешаҳои наздики иҷтимоӣ-маънавӣ пайванданд, новобаста аз мушкилоти мавҷуда муносибатҳои худро дар соҳаҳои ҳаёти маънавӣ ва модии халқҳо инкишоф медиҳанд. Инкишофи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Покистон ба ҳалли масъалаҳои душвори иҷтимоӣ-иқтисодӣ кӯмак мекунад ва рушди мунтазами онҳоро дар оянда таъмин месозад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Покистон робитаҳои устувори қадимаву дӯстона доранд. Шаҳрвандони ҳар ду давлат бо посдорӣ ифтихор аз гузаштагони оламшумули адабиёту фарҳанги пурғановат ба мисли Мирзо Абдулқодири Бедил, Мирзо Ғолиб, Аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ ва бо пайравӣ аз суннатҳои неку арзишманди ҳамкориҳои академик Бобочон Ғафуров, Файз Аҳмади Файз, Мирзо Турсунзода, Муҳаммад Осимӣ ва Аҳмад Ҳасани Донӣ фазои бозғамии муносиботи дучонибаро тақвият мебахшанд.

Бо шарофати истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи равобитаи Тоҷикистону Покистон марҳилаи сифатан нав оғоз гардид.

Ҷумҳурии Исломии Покистон аз аввалин мамӯлики хориҷӣ буд, ки истиклолияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохта, муносиботи дипломатӣ барқарор намуд.

Пояи қарордодӣ-ҳуқуқии муносибатҳои дучониба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистонро зиёда аз 55 адад созишномаю ёддоштҳои тафохуми байниҳуқуматӣ ва соҳавӣ ташкил медиҳад.

Асри XXI бо ҷаҳонишавӣ ва паҳншавии арзишҳои ғарбӣ оғоз шуд, ки барои кишварҳои миллий як хатар аст. Барои ҳифзи асолати миллий ва фарҳанг бояд на танҳо онро дар замири фарзандони миллат арзишҳои фарҳангии таърихиро ҷой кард, балки ба воситаи ҳамкорӣ ба ҷаҳониён онро муаррифӣ намуд. Маҳз барои ҳамин Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои ҷаҳон ҳамкориҳои фарҳангиро ба роҳ мондааст. Дар ин шароит яке аз аввалияҳои сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозии чунин дипломатияи фарҳангӣ ва башардӯстона аст, ки он бо дарназардошти тамоюлҳои мусбат ва манфии раванди ҷаҳонишавӣ ба таъмини ҳастии маънавӣ ва ҳифзу ҳимояи арзишҳои асили миллии фарҳангиву ахлоқии халқи тоҷик, муаррифии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари дорои фарҳангу тамаддуни қадима ва давлати муосири демокративу ҳуқуқбунёд, тавсеаи ҳамкориҳои самарабахши фарҳангӣ башардӯстона бо кишварҳои олам бо мақсади таҳкими шинохти мусбати Тоҷикистон ва мардуми он мусоидат намояд. Дар ин ҷо ҳамкорӣ бо Покистон, ки бо халқи тоҷик умумияти зиёди таърихӣ ва фарҳангӣ дорад аҳамияти хоса дорад.

Нақши фарҳанг ва маориф дар меъморӣ ояндаи муносибатҳои байналхалқӣ хеле муҳим мебошад. Муколамаи байнифарҳангӣ, ки мавзӯи калидии баҳси ҷомеаи ҷаҳонӣ дар даҳсолаи охир гаштааст, метавонад танҳо дар асоси дониш ва эҳтироми мутақобила инкишоф ёбад. Маҳз ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва маориф ҳамчун иқтидор барои ҳалли аксари мушкилоти муосир баромад менамояд. Мавҷудияти мушкилот дар ин раванд, дар сатҳи байналхалқӣ ва минтақавӣ маънои онро дорад, ки иродаи сиёсии иштирокчиён дар умқ ва тавсеаи ҳамкорӣ метавонад барои ҳалли он мусоидат намояд [8].

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов таъкид кард, ки бо пайравӣ аз суннатҳои волои ниёгон мо ба баланд бурдани сатҳи маърифатии мардум, баҳусус, ҷавонон аҳамияти аввалиндарача зоҳир мекунем. Мо соли 2006-ро соли бузургдошти тамаддуни ориёӣ эълон доштем ва барои таҷлили шоистаи он омодагии ҷамаҷониба мебинем.

Профессор Аҳмад Ҳасани Донӣ ин иқдоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмоновро, ки ҳадафи аслии он худшиносӣ ва ҳудогоҳии солими таърихӣ

мардум аст, ифодаи олитарини шинохти илмии давлатдории миллӣ, арзишҳои волои ахлоқӣ ва фарҳангӣ, равобити дерин ва судманди таърихӣ номид, ки ба эҳёи равобити мардумони кишварҳои ориёитабор, ки тақрибан 1 миллиарду дусад миллион нафар мебошанд, мусоидат хоҳад намуд [17, с 76].

Дар натиҷаи сафари аввалини давлатӣ созишномаҳои байнидавлатии зерин ба имзо расиданд:

- Эълומияи муштарак оид ба натиҷаҳои боздиди давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов аз Ҷумҳурии Исломии Покистон дар таърихи 12-14 майи соли 2004;

- Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи туризм;

- Созишнома байни Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маорифи Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф;

Рӯзи 13 май Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Лоҳур омада, дар ин ҷо бо Нахуствазири музофоти Панҷоб Парвиз Илоҳӣ мулоқот намуд. Мавриди зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Панҷоб равобити дерини таърихӣ ва фарҳангӣ дорад. Дар даврони гуногуни таърих дар мулки Панҷоб ва қабл аз ҳама шаҳри таърихӣ ва зебои Лоҳур шахсиятҳои бузурги маънавӣ, адабӣ, илмӣ ва фарҳангӣ фаъолият намудаанд, ки барои кишвари мо ошно ва соҳибэҳтироманд.

Эмомалӣ Раҳмонов ва Парвиз Илоҳӣ таъкид сохтанд, ки олимону фарҳангӣни ду кишвар метавонанд дар эҳё ва густариши равобит ва ҳамкориҳои илмӣ ва фарҳангӣ саҳми шоиста гиранд.

Шаҳри таърихӣ ва зебои Лоҳур муддати расо 10 сол бародаршаҳри пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон – шаҳри Душанбе қарор гирифта, ин ду шаҳр метавонанд бо густариши ҳамкориҳои фаъол ва созанда дар рушди умумии равобити дучониба саҳми шоиста дошта бошанд.

Ин мулоқотҳо далели тавсеа ва таҳкими равобити дӯстона байни ду кишвар, ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо Покистон, муайянсозандаи самтҳои муҳими сиёсати минтақавӣ ва байналмилалӣ мебошад.

Байни ду кишвар Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тичоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникӣ фаъолият дорад, ки яке аз механизмҳои асосии рушди ҳамкориҳои дучониба ба ҳисоб меравад. Қобили зикр аст, ки то ба имрӯз 6 чаласаи Комиссияи мазкур баргузор шудааст.

Дар густариши ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Покистон нақши сафари расмӣ сарвазири Покистон Навоз Шариф ба кишвари мо дар санаи 5 июли соли 2017 муҳим мебошад. Ҳар ду ҷониб нисбат ба мавзӯоти густариши ҳамкориҳои фарҳангӣю башарӣ низ тавачҷӯҳи хоса зоҳир намуданд.

Дар ин зимн аз ҷониби мо ба дурнамои хуб ва аҳаммияти омӯзишу амалӣ намудани лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои илмӣю техникӣ ишора карда шуд. Мо доир ба номгӯи фароҳии масъалаҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор намудем [7].

Пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ барои рушду густариши муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ 3 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид, ки Ёддошти тафохум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи иттилоот байни Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати иттилоот, телевизион, радио ва мероси миллии Ҷумҳурии Исломии Покистон мақоми хосса дорад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари дорои манотиқи зиёди таърихӣ мебошад ва рушди соҳаи сайру сайёҳат бо истифодаи таҷрибаи ҷониби Покистон ва ҷалби маблағгузориҳо дар ин соҳа боиси пешрафт ва шинохти бештари кишвари мо дар байни кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ хоҳад буд.

Ниҳоят, Ҷумҳурии Тоҷикистон чун давлати бетараф дар бархӯрдҳои миёни Ҷумҳурии Исломии Покистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон ҳохони халлу фасли ҳарчи

бештари мусолимадомези низоъҳои ин ду кишвари ба мо дӯст буда, метавонад бо таҷрибаи фаровони таърихию сулҳофаринии худ дар ба эътидол овардани вазъи мураккаби байни он ду кишвар чун миёнарав хидмат намояд [16, с.63].

Омузиши таҳаввули ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон имкон медиҳад, ки ба чунин хулосаҳо расем:

- байни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон Комиссияи байниҳукумати оид ба инкишофи ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва илмӣ-техникӣ таъсис ёфта, ба механизми инкишофи муносибати байни давлатҳо табдил ёфт;

- пояи шартномавӣ-ҳуқуқии ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон дар ин давра мустақкам гашта, бо Ҳиндустон аз 60 санад ва бо Покистон аз 50 санади муҳими танзимкунандаи муносибатҳои ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, фарҳангиву гуманитарӣ, низомиву техникӣ иборат аст. Вале дар ин радиф бояд таъкид намоем, ки на ҳамаи созишномаҳо ба пуррагӣ иҷро мешуданд. Ҳолати мазкур бештар ба самти иқтисодӣ-тиҷоратӣ алоқаманд мебошад. Сабаби асосии чунин ҳолат дуруст фаъолият накардани механизмҳои ҳамкорӣ ва ниҳодҳои байнидавлатии кишварҳо ба шумор меравад. Новобаста аз ин, созишномаҳои танзимкунандаи ҳамкориҳои кишварҳо дар самти илм, адабиёт ва фарҳанг асосан иҷро гардида, маҳз ин самти ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар сатҳи нисбатан зарурӣ ба роҳ монда шудаанд;

- илму фарҳанг дар муносибатҳои Тоҷикистону Покистон на танҳо ҳамчун воситаи ҳамкорӣ, балки ҳифзи асолати таърихӣ ва муаррифии умумиятҳои тамаддунӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва шусташавии айнияти фарҳангӣ ба ҳисоб меравад;

- ҳамкориҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон баъд аз ба даст овардани истиклолияти давлатии Тоҷикистон ҷавобгӯи манфиатҳои миллии Душанбе буд;

- ба сифати иштирокчиҳои бевоситаи муносибатҳои байналхалқӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон пайдо намуд, ки бо мақсади омузиши таъриху фарҳанги хеш ва баргардондани осори аҷдодони фарзонаи хеш аз ин кишварҳо ҷидду ҷаҳд намояд.

#### Адабиёт:

1. Алимов, Р. Роль Шанхайской организации сотрудничества в противодействии угрозам мира и безопасности [Электронный ресурс] URL: <https://www.un.org/ru/chronicle/article/21818>. (дата обращения. 24.12.2018).

2. Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. Дар ду ҷилд. Ҷ. I. [Матн] (зери таҳрири умумии Ҳ. Зарифӣ). - Душанбе: 2009. - С. 117.

3. Интервью ТАСС: «Генеральный секретарь ШОС выступил в защиту культурного разнообразия в условиях пандемии» [Манбаи электронӣ] URL:<http://rus.sectsc.org/news/20200521/648599.html> (санаи мурочиат. 28.06.2020).

4. Комилова, М. Первый душанбинский международный фестиваль современной музыки [Электронный ресурс]. URL: [http://www.naison.tj/news/ru/news\\_3.htm](http://www.naison.tj/news/ru/news_3.htm) (дата обращения. 28.10.2017).

5. Комиссина, И. Станет ли Индия полноправным участником «Большой игры» в Центральной Азии? [Текст] / И. Комиссина // Центральная Азия и Кавказ №1 (55), 2008. - С. 68.

6. Концепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2015, №332 тасдиқ шудааст. [Манбаи электронӣ] // URL: <http://mfa.tj/?l=tj&cat=109&art=1072>. (санаи мурочиат. 20.11.2017).

7. Қадами нав дар самти густариши муносибатҳои дӯстӣ. [Матн] // Садои мардум №50 (3717) 6 июли соли - 2017.

8. Лазоркина, О. И. Некоторые аспекты культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества: достижения и

перспективы [Электронный ресурс]. URL: [http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/156190/1/lazorkina\\_2016\\_Krugl\\_stol](http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/156190/1/lazorkina_2016_Krugl_stol) (дата обращения. 23.12.2017).

9. Нуриддинов, Р.Ш. Некоторые вопросы становления внешней политики Республики Таджикистан в годы независимости. [Текст] // Р.Ш. Нуриддинов. Сиёсати хориҷӣ. 2016. №1; Шарипов А.Н. Бархӯрди манфиати геополитикии кишварҳои абаркудрат дар Осиёи Марказӣ // Илм ва фановарӣ. №2. Шарипов, А.Н. Осиёи Марказӣ дар низоми манфиатҳои геополитикии Чин // Ахбори Институди фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Тоҷикистон. 2018. № 1 С. 111-116.

10. Раҳмон, Э. Суханронӣ дар семинари баҳшида ба нақши Тоҷикистон дар ҳамкориҳои минтақавӣ Деҳлӣ. [Матн] 7 августи соли 2006. / Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ. VII. – Душанбе: 2007. - С. 137.

11. Раҳматуллоева, З. Сайри гули истиқлол [Матн] / З. Раҳматуллоева. // Адабиёт ва санъат. - 2012. 13 сент.

12. Убайдуллоев, З.Ф. Индология в Таджикистане [Текст] // Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной конференции. / З.Ф. Убайдуллоев. - М.: 2007. - С. 53.

13. Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Оғози марҳалаи созандагӣ (Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Президенти Тоҷикистон дар солҳои 2000-2003).-Китоби 3. [Матн] / А. Шарипов., С. Фаттоев. - Душанбе: Деваштич, 2006. - С. 237.

14. Шаҳидӣ, З. Муסיқӣ дар ҳаёти ман. [Матн] / З. Шаҳидӣ. - Душанбе: Ирфон, 1986. - С. 10

15. Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соли тамаддуни ориёӣ. (Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Президенти Тоҷикистон дар соли 2006). [Матн] / А. Шарипов., З. Сирочов - Душанбе: Деваштич, 2006. - С. 386.

16. Шодиев, Ҳ. Дурнамои муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ислонии Покистон. [Матн] / Ҳ. Шодиев // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. №2 (15) 2007. - С. 63.

17. Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соле, ки ба қарнҳо баробар аст. [Матн] (Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Президенти Тоҷикистон дар соли 2004). -Китоби 4. / А. Шарипов., С. Шамсиддинов. - Душанбе: 2006. – С.76

18. 25 қадам дар паҳнои олам. [Матн] - Душанбе: Ирфон. 2016. - С. 83.

## **ГУСТАРИШИ РОБИТАҲОИ ИЛМӢ-ФАРҲАНГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ҶУМҲУРИИ ҲИНДУСТОН ВА ПОКИСТОН ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ**

Дар мақола масъалаи омӯзиши густариши робитаҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Покистон дар замони истиқлолият мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Инчунин раванди ташаккули ҳамкориҳои Тоҷикистону бо Ҳиндустон ва Покистон бо дарназардошти зарурати фарҳангӣ инъикос гардидааст, ки дар мавҷудияти кишварҳо дар як минтақа, манфиатҳои умумӣ дар соҳаҳои гуногун ифода меёбад. Дар заминаи ин, қайд мегардад, ки дар замони истиқлолият ҳамкориҳои кишварҳои марҳилаҳои барқароршавӣ, ташаккул ва таҳаввулро сипарӣ намудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки ҳар як кишвар дар дорои барқарор намудани муносибат бо кишвари дигар пеш аз ҳама манфиатҳои миллиро ба назар мегирад. Муаллиф зимни баррасии густариши ҳамкориҳо ба хулосае омадааст, ки рушди тадриҷии муносибатҳо заминаи густариши онҳо ба сатҳи нави ҳамкориҳо расидааст.

Инчунин, дар мақола таҳлили сатҳи муосири ҳамкориҳои мутақобила, ҷамъбасти онҳо бо мисолҳои мушаххас, ояндабинии муносибати кишварҳои дар қаринаи тағйирёбии вазъи ҷаҳонӣ ва пешбурди сиёсати дучониба таъкид гардидааст.

**Калидвожаҳо:** истиқлолият, сиёсати хориҷӣ, Тоҷикистон, Ҳиндустон, Покистон, минтақа, фарҳангӣ, илмӣ- бадеӣ, кишвар, манфиат, ҳамкорӣ, президент, сафир.

## **РАСШИРЕНИЕ НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С РЕСПУБЛИКОЙ ИНДИЯ И ПАКИСТАНОМ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

В статье обсуждается вопрос изучения расширения научных и культурных связей между Республикой Таджикистан и Республикой Индия и Пакистан в период независимости. Также отражен процесс формирования сотрудничества между Таджикистаном и Индией и Пакистаном с учетом культурной необходимости, что выражается в наличии у стран одного региона общих интересов в различных сферах. В данном контексте отмечается, что за период независимости сотрудничество стран прошло этапы восстановления, становления и развития. Автор отмечает, что каждая страна учитывает национальные интересы при установлении отношений с другой страной. Рассматривая расширение сотрудничества, автор пришел к выводу, что постепенное развитие отношений является основой их перехода на новый уровень сотрудничества.

Также в статье акцентируется анализ современного уровня взаимного сотрудничества, их суммирование на конкретных примерах, перспектива отношений стран в условиях меняющейся мировой ситуации и продвижение двусторонней политики.

**Ключевые слова:** независимость, внешняя политика, Таджикистан, Индия, Пакистан, регион, культурный, научно-художественный, страна, интерес, сотрудничество, президент, посол.

## **EXPANDING SCIENTIFIC AND CULTURAL RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE REPUBLIC OF INDIA AND PAKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE**

The article discusses the issue of studying the expansion of scientific and cultural ties between the Republic of Tajikistan and the Republic of India and Pakistan during the period of independence. It also reflects the process of formation of cooperation between Tajikistan and India and Pakistan, taking into account the cultural need, which is expressed in the presence of common interests among the countries of one region in various fields. In this context, it is noted that during the period of independence, cooperation between countries has gone through stages of restoration, formation and development. The author notes that each country takes into account national interests when establishing relations with another country. Considering the expansion of cooperation, the author came to the conclusion that the gradual development of relations is the basis for their transition to a new level of cooperation.

The article also focuses on the analysis of the current level of mutual cooperation, their summation on specific examples, the prospect of relations between countries in a changing world situation and the promotion of bilateral policy.

**Key words:** independence, foreign policy, Tajikistan, India, Pakistan, region, cultural, scientific and artistic, country, interest, cooperation, president, ambassador.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Олимов Музаффар Абдулвақосович доктори илмҳои таърих, профессор, Суфиев Садриддин Насриддинович муаллими калони кафедраи ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ. **Суроға:** 734065, ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16. Тел: (992)918-89-84-85.

**Сведения об авторах:** Олимов Музаффар Абдулвақосович, доктор исторических наук, профессор, Суфиев Садриддин Насриддинович старший преподаватель кафедры права и международных отношений Кулябского государственного университета имени А. Рудаки. **Адрес:** 734065, г. Куляб, ул. С.Сафаров 16. Тел: (992)918-89-84-85.

**Information about the authors:** Olimov Muzaffar Abdulvakosovich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Sufiev Sadriddin Nasriddinovich, senior lecturer department of Law and International Relations, Kulyab State University named after A.Rudaki. **Address:** 734065, Kulob town, street S. Safarov 16. Tel: (992)918-89-84-85,

ТДУ – 323 (1-87) (2 тоҷ)

ТКТ – 66 (2 тоҷ)

Ҳ - 28

## КАСБИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ХОРИЧИИ КИШВАРҲО ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ КИШВАРҲО

Ҳалимова Д.Ғ.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ҳангоми соҳиб шудан ба истиқлолияти миллӣ барои давлати навбунёди Тоҷикистон сиёсати хориҷӣ аз ҳама самтҳои мураккаб ва печида буд. Дар даврони шӯравӣ Тоҷикистон чун яке аз ҷумҳуриҳои иттифоқӣ роҷеъ ба идораи самтҳои мухталифи хоҷагии халқ таҷрибаи муайяне дошт, вазорату муассисаҳо ва ташкилотҳо кор мекарданд, вале дар самти сиёсати хориҷӣ ҷумҳурӣ аз ваколату салоҳияти лозимӣ бархӯрдор набуд. Ҳарчанд моҳи майи соли 1944 Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон таъсис ёфта бошад ҳам, дар ин муассиса теъдоди маҳдуди кормандон кор мекард ва вазифаҳояш низ аз ҳалли баъзе масъалаҳои ҷузъӣ ва иҷрои чорабиниҳои ташрифотӣ фаротар намерафт.

Моҳи сентябри соли 1991 вақте, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти комили давлатӣ ба даст овард, таҳия ва амалӣ намудани сиёсати хориҷӣ барояш самти тамоман нав буд. Сароғоз аз охири соли 1991 давлатҳои хориҷӣ пайи ҳамдигар ба эътироф намудани истиқлолияти давлатии Тоҷикистон пардохтанд, моҳи январӣ соли 1992 дар Душанбе нахустин сафорати кишвари хориҷӣ ба фаъолият шурӯъ намуд, дар муддати кӯтоҳ ҷумҳурӣ узви Созмони Миллали Муттаҳид ва Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо гардид. Вале сарфи назар аз ҳамаи ин бетачрибагии сиёсӣ дар баробари омилҳои дигар боиси сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар шуд.

Сиёсати хориҷӣ яке аз самтҳои авлабиятноки сиёсати давлат ва фаъолияти Ҳукумати ҳар давлат ба ҳисоб меравад. Ба таърихи сисолаи соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ назар афканда, мебинем ки дар ин самти муҳим корҳои арзанда ба анҷом расида, дар баланд бардоштани иқтисоди кишвар ва шинохти он дар арсаи байналмилалӣ иқдомҳои зиёд рӯи кор омадаанд.

Дипломатияи тоҷик дар даврони истиқлолият дар ҳаллу фасли муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти ҷумҳурӣ бартараф кардани низои дохилӣ тавассути ҷараён додани гуфтушунӣ бо муҳолифин, бартараф сохтани оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ бо иштироки ҷомеаи ҷаҳонӣ, рушду тавсеа бахшидан ба ҳамкорӣҳои иқтисодӣ бо ҳамёрони хориҷӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ба лоиҳаҳои гуногуни кишвар нақши муассир дошт.

Таърихи даҳсолаи охир бо шарофати сиёсати «дарҳои боз» ва ҷалби кишварҳои гуногун ба ҳамкорӣ судманд дар кишвар лоиҳаҳои зиёде дар соҳаҳои саноат, энергетика, коммуникатсия амалӣ шуданд, ки барои рушди устувори давлати мо заминаҳои мустаҳкам гузоштаанд.

Шурӯъ аз соли 1993 роҳбарияти ҷумҳурӣ ҷиддан ба таҳия ва татбиқ намудани сиёсати хориҷии давлат пардохт. Роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ дар иҷлосияи 18 Шӯрои Олии Тоҷикистон дар бораи зарурати таҳияи концепсияи сиёсати хориҷии давлат ибрози андеша ронда, панҷ минтақаи манфиатҳои Тоҷикистонро зикр намуд: Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Осиёи Марказӣ, кишварҳои форсизабони ҳамсоя, кишварҳои исломии Шарқ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ. Сарвари давлат ҳифзи манфиатҳои миллии кишварро ҳамчун мақсади ниҳонии сиёсати хориҷӣ муайян кард.

Дар он шабу рӯз масъалаи аз ҳама муҳим дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат ба ҷои муқимии худ баргардонидани гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ, барқарор намудани манзилу маскани дар натиҷаи ҷанг харобгардидаи онҳо ва фуру нишондани

оташи чанги дохилӣ буд. Бо назардошти имкониятҳои маҳдуди ҷумҳури роҳбарияти давлат аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои байналмилалӣ минтақавӣ низ ёри пурсид. Дар натиҷа, аз соли 1993 раванди бозгашти шаҳрвандон ба ҷойҳои зисти доимии худ, бахусус аз Афғонистон шурӯъ шуда, дар давоми ду сол қомилан ҳалли худро пайдо кард [6, с. 5].


Дар пешорӯи ҷашни 30-солагии Истиклолияти давлатии кишварамон қарор дошта, метавон гуфт, ки дипломатияи мо дар ин муддат таҷрибаи бузурге ҳосил кард ва баъзе самтҳои он омӯзанда низ мебошанд. Аз ин рӯ бо боварӣ иброз доштан мумкин аст, ки сохторҳои марбута ва дипломатҳои тоҷик дар иҷрои вазифаҳои худ, ҳифзи манфиатҳои миллии ҷумҳури минбаъд низ саҳми босазо хоҳанд гузошт.

Эмомалӣ Раҳмон сиёсати «дарҳои боз»ро эълон дошт. Равиши минбаъдаи ҳамкориҳо бо ҷомеаи ҷаҳонӣ дурустӣ ва манфиатнок будани ин самтро нишон дод. Тоҷикистон дар доираи ин сиёсат метавонад бо тамоми кишварҳои узви СММ дар асоси баробарӣ, даҳлат нақардан ба қорҳои дохилии ҳамдигар ва умумияти манфиатҳо ҳамқорӣ намояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дипломатиро бо Ҷумҳурии Қазоқистон 7 январи соли 1993 барқарор намуда, моҳи июни ҳамон сол намояндагии дипломатии Тоҷикистон дар ин кишвар ба фаъолият шурӯъ кард. Намояндагии дипломатии Ҷумҳурии Қазоқистон дар шаҳри Душанбе аз соли 1998 фаъолият дорад [2, с. 5].

Аз оғоз ҳамкориҳои дучониба ва бисёрҷониба байни Тоҷикистону Қазоқистон дар фазои мутақобилан судманд ва ҳусни тафохум ҷараён гирифта, альон дар ҳоли рушду инкишофи сатҳи баланд қарор доранд. Дар баррасии масъалаҳои муҳими дорони моҳияти байналмиллалӣ ва минтақавидошта мавқеи ҷонибҳо ҳамоҳанг буда, тарафҳо асосан мавқеи наздик ё ба ҳам мушобех доранд.


Дар ин замина боздидҳои сарони давлатҳо аз кишварҳои якдигар ба рушди муносибатҳо тақони мусбат бахшида, таҳқимғари пояи шартномавӣ ҳуқуқии ҳамкориҳо гардидаанд. Ҳамин тариқ, дар натиҷаи ташрифи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Қазоқистон дар соли 1993 санади асосӣ «Аҳднома дар бораи заминаи муносибатҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон» ва зимни сафарҳои минбаъдаи Президенти кишвар ба ин кишвар дар солҳои 1995, 2006 ва 2008 маҷмуи санадҳои фароғири бахшҳои иқтисодӣ фарҳангӣ байни ду давлат ба имзо расид [3, с. 5].



Қайд қардан бамаврид мебошад, ки Қазоқистон вобаста ба мавқеи ҳуби ҷуғрофӣ, захираҳои бойи табиӣ, иқлими мусоиди сармоягузори ба натиҷаҳои назаррас дар соҳаи иқтисодӣ-тиҷоратӣ ноил гардидааст. Агар ба нишондодҳои ҷалби сармояҳои муस्ताқими хориҷӣ назар афканем, афзалияти баръалои Ҷумҳурии Қазоқистон ба назар мерасад. Агар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 то соли 2001 -157 миллион доллар сармояи муस्ताқими хориҷӣ ҷалб намуда, ҳаҷми он ба ҳар сари аҳолии кишвар 34 доллар -ро ташқил намояд, Ҷумҳурии Қазоқистон тӯли давраи мазкур 7 миллиарду 650 миллион доллар сармояи муस्ताқими хориҷӣ ҷалб намудааст. Сармояи муस्ताқими хориҷӣ ба ҳар сари аҳолии ин кишвар ба 1171 доллар рост меояд [11, с. 4].



**ОМОРИ МАБЛАҒГУЗОРИИ  
Ҷ.ҚАЗОҚИСТОН ДАР ҚИЁС БО ДИГАР  
МАМЛАКАТҲО АЗ РЎЙИ ШУМОРА  
Ҷ.Қазоқист**



Ташрифи расмӣ аввалини Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2000, яке аз рӯйдодҳои муҳим дар таърихи муносибатҳои ду кишвар ба ҳисоб меравад, ки дар рафти он санадҳои байниҳукуматию байниидоравии алоқаманд ба соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, илмӣ маърифатӣ ва гумрук ба имзо расиданд.

Санадҳои дигари муҳим оид ба ҳамкориҳои тарафайн дар бахшҳои фарҳангу санъат, маориф, савдою сармоя ва кишоварзӣ, ки дар чараёни сафари расмӣ Президенти Қазоқистон ба Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли 2007 ба имзо расиданд, таҳкимбахши раванди муносибатҳои дучониба гардиданд [12, с. 5].

Тоҷикистон ва Қазоқистон бо мақсади ҳалли самарабахши масъалаҳои аввалиндараҷа ва таъмиқи минбаъдаи ҳамкориҳои дучониба, таҳкурсии институционалии устувор - Шӯрои Ҳамоҳангсозии байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон, Шӯрои Вазирони корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистонро таъсис доданд.

Ҷаласаҳои Комиссияи байниҳукумати оид ба ҳамкориҳои тичорӣ иқтисодӣ, ки солҳои 1998, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 доир шуданд, ҳолати муносибатҳо ва амалишавии санадҳои қаблан имзошударо баррасӣ намуда, самтҳои равобити дучонибаро боз ҳам васеътар гардониданд [12, с. 2].

Алҳол асоси шартномавӣ ҳуқуқи муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистону Қазоқистонро беш аз 75 санад ташкил медиҳад. Санадҳои мазкур асосан фарогири самтҳои муҳими ҳамкориҳо, аз ҷумла, сиёсӣ иқтисодӣ, сармоягузорию андозбандӣ, бонкӣ ва гумрукӣ, инчунин ҳарбӣ ва ҳарбию техникӣ буда, густариши фаълонеи муносибатҳои минбаъдаро таъмин менамоянд.

Асоси ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону Қазоқистонро соҳаҳои саноати сабук, металлургияи ранга, энергетика, нақлиёт, коммуникатсия ва бахши кишоварзӣ ташкил медиҳад. Тоҷикистон ба Қазоқистон электроэнергия, пахта, алюминий ва анвои мухталифи маҳсулоти кишоварзиро содир намуда, аз ин кишвар гандум ва маҳсулоти он, маҳсулоти нафтӣ, оҳан ва нуриҳои минералӣ ворид менамояд.

Қобили зикр аст, ки самти ҳамкориҳои фарҳангӣ башардӯстонаи Тоҷикистону Қазоқистон дар сатҳи вусъатёбанда рушд ёфта, он ҳамчониба мавриди дастгирии мардуми ба ҳам дӯсти ҳарду кишвар мебошад.

Бояд ёдовар гардаем, ки баъди ба даст овардани Истиклолият Қазоқистон дар байни кишварҳои ИДМ оиди ҳаҷми гардиши мол бо Тоҷикистон дар ҷойи дуҷум қарор дорад. Дар ин бора Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии васеи ҳайати вакилони расмӣ ду кишвар иброз дошт. Тавре, ки хабарнигори «Авасто» иттилоъ дод, Эмомалӣ Раҳмон ба инкишофи муносибатҳои давлатӣ аҳамияти калон дод. Хусусан ӯ гуфт, ки агар соли гузашта ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар ба 15% афзуда бошад, дар ҳафт моҳи соли равон ин нишондод ба 54% афзуд ва \$204 миллионро ташкил дод [1].

Тоҷикистон дар рушди муносибатҳо бо Қазоқистон дар чунин соҳаҳои афзалиятнок, ба монанди саноати истихроҷи маъдан, истеҳсоли маводҳои сохтмонӣ ва гидроэнергетика манфиатдор аст», - қайд кард Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз рӯи суханҳои Эмомалӣ Раҳмон афзалиятҳои асосии ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон дар вақти кори комиссияи байниҳукумати дар Остона муаян шудаанд.

«Қазоқистон ба татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар Тоҷикистон ҷалб карда шудааст, ва мо умед дорем, ки воҳӯрии имрӯзаи ҳайати васеи вакилони ҷонибҳо ба он мусоидат менамояд, ки муносибатҳои мутақобилаи мо ба сатҳи нисбатан сифатнок гузаранд» [4].

Рӯзномаи давлатии «Ҷумҳурият» дар ин замина менависад, ки санаи 20-уми майи соли 2021 байни кишварҳои болозикр созишномаҳои зерин ба имзо расонида шудааст:

- Созишнома байни Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи ҳамкорӣ дар мубориза бар зидди бемории сил;

- Барномаи ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Қазоқистон барои солҳои 2021 – 2023;

- Ёддошти тафохум дар бораи ҳамкориҳои фарҳангӣ байни Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанг ва варзиши Ҷумҳурии Қазоқистон;

- Ёддошти қолабӣ байни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва рушди инфрасохтори Ҷумҳурии Қазоқистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи саноат;

- Ёддошти тафохум байни Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи аэроқайҳонии Вазорати рушди рақамӣ, инноватсионӣ ва саноати аэроқайҳонии Ҷумҳурии Қазоқистон;

- Ёддошти тафохум байни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати савдо ва ҳамгироии Ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои татбиқи лоиҳаҳои муштарак доир ба таъсиси низоми тақсимои молҳо [12, с. 4]. Расонаи Қирғизии Нақ.kz менависад, ки «Бояд гуфт, ки дар доираи ин санад доир ба таъсиси марказҳои низоми тақсими молҳо дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон 45 миллион доллари ИМА ва, дар маҷмӯъ, барои татбиқи лоиҳаҳои соҳаи саноат наздики 500 миллион доллар ҷудо мегардад.

Хулоса, чараёни инкишофи ҳамкориҳои тичоратӣ иқтисодӣ ва гуманитарӣ байни Тоҷикистону Қазоқистон бо назардошти манфиатҳои мутақобилан муфид ба роҳ монда шуда, дар ин асос муносибатҳои дучонибаи сиёсӣ мустаҳкам мегарданд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки саъю кӯшиши ҳамкориҳои дутарафа тараққӣ ва инкишоф ёфта истодааст. Бо итминон собит намудан мумкин аст, ки муносибатҳои дучонибаи Ҷумҳурии Қазоқистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти воқеияти муосир устуворона ва давра ба давра тамоюлот ба таъмику тавсеа доранд. Дар хошияи афзун гардидани нақши дипломатияи Ҷумҳурии Қазоқистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам тақвият ёфта, онҳо торафт ҷабҳаҳои нав ба нави ҳамкориро мувофиқи имконият, ниёзмандӣ манфиатҳои мутақобила ва наздикии мавқеъ оид ба сиёсати минтақавӣ ва ҷаҳонӣ фарогиранд.

Адабиёт:

1. [www. jumhuriyat.tj](http://www.jumhuriyat.tj)
2. [www. mfa.tj](http://www.mfa.tj).
3. Nur.kz
4. [www. malumot@netrt.org](http://www.malumot@netrt.org).
5. АМИТ-Ховар
6. Маҷаллаи илмиву назариявӣ ва иттилоотии «Сиёсати хориҷӣ» №1, 2011.с. 45
7. Ояндаи бозори энергияи Осиёи Марказӣ дар муаррифии Аслов // [http://www.energyprojects.tj/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=176&Itemid=679&lang=tj](http://www.energyprojects.tj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=176&Itemid=679&lang=tj) - охири бознигарӣ: 3.08.15.

8. Рӯзнамаи Ҷумҳурият 19.05.2021 №:6
9. Рӯзнамаи «Ҷумҳурият», Ҷумъа, 7-октябри соли 2016, №200 (23022);
- 10.Рӯзнамаи Ҷумҳурият Санаи нашр: 21.05.2021 №: 100
- 11.Рӯзнамаи Ҷумҳурият.21.05.2021. №1651
- 12.Рӯзнамаи Ҷумҳурият 19.05.2021 №: 99
- 13.Рӯзнамаи Садои мардум-19 декабри соли 1992 №227(477)
- 14.Сомона (сайт)-и Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [www. President.tj](http://www.President.tj);
- 15.Сомонаи (сайти)- Кумитаи омури назди Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон.[www.stats.tj](http://www.stats.tj) ;

### **КАСБИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ХОРИЧИИ КИШВАРҶО ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ КИШВАРҶО**

Дар мақола касби истиқлолият ва ташаккули сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар матбуоти даврии кишварҳо мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода, густариши онҳоро дар давраҳои гуногуни рушди истиқлолият қиёс намуда, бобати таърихи муносибати кишварҳо дар асоси сарчашмаҳои муътамади илмӣ суҳан рондааст.

Инчунин, дар мақолаи мазкур муаллиф кӯшидааст, то ҳамдигарфаҳмию ҳамоҳангсозии мавқеҳои ҳарду давлат, ҳамчунин дар доираи созмонҳои байналмилалӣ минтақавӣ амал намудани кишварҳои таҳқиқшавандаро мавриди барассии ҷиддӣ қарор диҳад.

Дар ҷои дигар муаллиф зимни таҳқиқи худ ба чунин хулоса омадааст, ки асоси ҳамкории иқтисодии Тоҷикистону Қазоқистонро соҳаҳои саноати сабук, металлургияи ранга, энергетика, нақлиёт, коммуникатсия ва баҳши кишоварзӣ ташкил медиҳад. Тоҷикистон ба Қазоқистон электроэнергия, пахта, алюминий ва анвои мухталифи маҳсулоти кишоварзиро содир намуда, аз ин кишвар гандум ва маҳсулоти он, маҳсулоти нафтӣ, оҳан ва нуриҳои минералӣ ворид менамояд.

Илова бар ин, муаллиф дар ин тадқиқот вижаҳои хосаи касби истиқлолият ва ташаккули сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар матбуоти даврии кишварҳо мавриди омӯзиши муқоисаи илмӣ қарор дода, зимни таълифи мақола кӯшиш ба ҳарч додааст, ки дар асоси сарчашмаҳои бурҳони илмӣ дар заминаи таҳқиқоти зиёди муҳаққиқони дохилию хориҷӣ, расонаҳои ду кишвар, китобҳои марбут ба дипломатияи тоҷик ва сомонаҳои интернетӣ, раванди ташаккул ва таҳаввули касби истиқлолият ва ташаккули сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар матбуоти даврии кишварҳо моҳият, таърихи онҳоро ошкор намояд.

**Калидвожаҳо:** Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, дипломатия, муносибат, шартнома, ҳамкорӣ, омӯзиш ва таҳлилу баррасӣ, таҳқиқи дипломатӣ ҳаводиси таърихӣ, сарчашмаҳои интернетӣ, ташаккул, таҳаввул, сиёсати хориҷӣ, истиқлолият, матбуоти даврӣ ва ғ.

### **ПРИБРЕТЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАН В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ГОСУДАРСТВ**

В статье анализируется и рассматривается обретение независимости и становление внешней политики Республики Таджикистан и Республики Казахстан в периодических изданиях стран, сравнивается их развитие на разных этапах независимости и рассматривается история отношений между странами на основе надежные источники.

В данной статье автор также пытается серьезно рассмотреть взаимопонимание и согласование позиций обеих стран, а также деятельность изучаемых стран в рамках международных и региональных организаций.

В другом месте автор делает вывод, что основу экономического сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном составляют легкая промышленность, цветная металлургия, энергетика, транспорт, связь и сельское хозяйство. Таджикистан

экспортирует в Казахстан электроэнергию, хлопок, алюминий и различные сельскохозяйственные продукты, а импортирует пшеницу и продукты из нее, нефтепродукты, железную руду и удобрения. Кроме того, в данном исследовании автор рассматривает специфику независимости и становления внешнеполитического курса Республики Таджикистан и Республики Казахстан в периодической печати стран отечественными и зарубежными исследователями, СМИ двух стран, книги по таджикской дипломатии и сайтам, процесс становления и эволюции независимости и внешней политики Республики Таджикистан и Республики Казахстан в периодических изданиях, их история.

**Ключевые слова:** Республика Таджикистан, Республика Казахстан, дипломатия, отношения, договоры, сотрудничество, изучение и анализ, дипломатическое исследование исторических событий, интернет-источники, становление, эволюция, внешняя политика, независимость, пресса.

### **PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND THE FORMATION OF FOREIGN POLICY IN THE COUNTRY PRESS**

The article analyzes and discusses the gaining of independence and the formation of the foreign policy of the Republic of Tajikistan and the Republic of Kazakhstan in the periodicals of the countries, compares their development at different stages of independence and examines the history of relations between the countries based on reliable sources.

In this article, the author also tries to seriously consider the mutual understanding and coordination of the positions of both countries, as well as the activities of the studied countries within the framework of international and regional organizations.

Elsewhere, the author concludes that the basis of economic cooperation between Tajikistan and Kazakhstan is light industry, non-ferrous metallurgy, energy, transport, communications and agriculture. Tajikistan exports electricity, cotton, aluminum and various agricultural products to Kazakhstan, and imports wheat and wheat products, oil products, iron ore and fertilizers. presses of countries by domestic and foreign researchers, media of the two countries, books on Tajik diplomacy and websites, the process of formation and evolution of independence and foreign policy of the Republic of Tajikistan and the Republic of Kazakhstan in periodicals, their history.

**Key words:** Republic of Tajikistan, Republic of Kazakhstan, diplomacy, relations, treaties, cooperation, study and analysis, diplomatic research of historical events, Internet sources, formation, evolution, foreign policy, Independence and the press.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Ҳалимова Дилноза Ғоибовна- ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ  
**Суроға:** 734065, ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16. **E-mail:** [Dilnoza@mail.ru](mailto:Dilnoza@mail.ru), **тел:** 9888710172

**Сведения об авторе:** Халимова Дилноза Ғоибовна – ассистент кафедры иностранных языка Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. **Адрес:** 734065, г. Куляб, ул. С.Сафаров 16. **E-mail:** [Dilnoza@mail.ru](mailto:Dilnoza@mail.ru), **тел:** 9888710172

**Information about the author:** Halimova Dilnoza - assistant of the English language department of the Kulob State University named after Abuabdulloch Rudaki. **Address:** 734065, Kulob town, street S. Safarov 16. **E-mail:** [Dilnoza@mail.ru](mailto:Dilnoza@mail.ru), **тел:** (992)9888710172

ТДУ – 321 (2 тоҷ)

ТКТ – 67 (2 тоҷ)

Ҳ - 28

### **НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ ҲАМКОРИҶОИ ТОҶИКИСТОН БО ҚАЗОҚИСТОН**

Ҳалимова Д.Ғ.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дипломатиро бо Ҷумҳурии Қазоқистон 7-уми январи соли 1993 барқарор намуда, моҳи июни ҳамон сол намояндагии дипломатиаш дар ин кишвар ба фаъолият шурӯъ кард. Аз оғоз ҳамкориҳои дучониба ва бисёрҷониба байни Тоҷикистону Қазоқистон дар фазои хусни тафохум чараён гирифта, имрӯзҳо дар ҳоли рушду таҳаввул қарор доранд. Мавриди зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон роҷеъ ба бисёр масъалаҳои муҳими дорои моҳияти байналмилалӣ ва минтақавӣ мавқеи наздик ё ҳамсон доранд.

Омӯзиши илмии мушкилоти барқарор ва таҳкими муносибатҳои сиёсӣ, тичоратӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон ба решаҳои қадимаи таърихӣ, ба усулҳои дӯстӣ, ҳамсоғии нек ва ҳамдигарфаҳмӣ асос ёфтааст. Ин аст, ки Қазоқистон дар давраи душвори ташаккули давлатдорӣ тоҷикон борҳо кумаки моддӣ ва маънавӣ расонида, роҳи роҳбарияти сиёсии ҷумҳурии моро барои истиқрори сулҳ, субот ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон устуворона дастгирӣ намуд.

Таърихан Тоҷикистон ва Қазоқистонро робитаҳои деринаи тичоративу фарҳангӣ ва илмӣ муттаҳид мекунанд, ки имрӯзҳо дар заминаи сифатан нав эҳё мешаванд. Таърихи барқарор намудани муносибатҳои дипломатии байни ҳарду давлат пур аз боздидҳо ва мулоқотҳои судманд дар сатҳи олӣ ва баланд, инчунин робитаҳои кории намояндагони ду кишвар мебошад, ки ба ҳамкориҳои умедбахш дар соҳаҳои сиёсӣ, тичоратӣ, иқтисодӣ, гуманитарӣ ва дигар соҳаҳо замина мегарданд. Дар ин росто бояд нақши сарони давлатҳо, алахусус Президенти мо Э.Раҳмонро таъкид кард. Маҳз мавқеи устувори ӯ нисбат ба ин кишвар ва дӯстии шахсӣ бо сарвари Қазоқистон Н.Назарбоев рушди пешрафтаи муносибатҳои ду ҷумҳуриро пешакӣ муайян кард. Дар ин робита, мо метавонем суҳанронии Президент Э.Раҳмонро ҳангоми сафари расмӣ ӯ ба Қазоқистон ёдовар шавем: "Рушди робитаҳои дӯстона бо Қазоқистон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии давлати Тоҷикистон ҳисобида мешавад [6, с. 5].


Аввалин сафари Роҳбари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Қазоқистон дар соли 1993 сураат гирифт. Дар рафти ин сафар санади асосӣ – Аҳднома дар бораи заминаи муносибатҳо байни ду кишвар ба имзо расид. Инчунин сафарҳои минбаъдаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин кишвар дар солҳои 1995, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 ва 2015 таҳкимбахши муносибатҳои дӯстона миёни ду кишвар гаштанд.

Боздиди аввалини Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2000 яке аз рӯйдодҳои муҳим дар таърихи муносибатҳои ду кишвар ба ҳисоб меравад, ки зимни он 8 санади байниҳукуматию байниидоравии алоқаманд ба соҳаҳои сиёсӣ иқтисодӣ, илмию фановарӣ ва гумрук ба имзо расид. Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев солҳои 2004, 2007, 2008, 2014 ва 2015 бо сафарҳои гуногун ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварда буд [5, с. 5].



Соли 1995 Комиссияи байниҳукумати оид ба ҳамкориҳои тичорӣю иқтисодӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон таъсис дода шуд [2, с. 5].

## Омори сафари Президентҳои ду кишвар то соли 2015 аз рӯи шумора



Шуруъ аз соли 1998 то ба имрӯз Комиссия пайваста ҳолати муносибатҳо ва амалишавии санадҳои қаблан имзошударо баррасӣ намуда, самтҳои равобити дуҷонибаро боз ҳам васеътар гардонид. Феълан асоси шартномавӣ ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистонро беш аз 100 санад ташкил медиҳад. Санадҳои мазкур асосан фарогири самтҳои муҳими ҳамкориҳо, аз ҷумла сиёсӣ, иқтисодӣ, сармоягузорию андозбандӣ, бонкӣ ва ғумрукӣ, инчунин ҳарбӣ ва техникаӣ ҳарбӣ буда, густариши фаъолонаи муносибатҳои минбаъдаро таъмин менамоянд.

Тоҷикистон ташаббус ва иқдомҳои Қазоқистонро дар масъалаҳои сиёсати байналмилалӣ ва минтақавӣ пайваста дастгирӣ менамояд. Аз ҷумла пешниҳод дар мавриди ташкили Машварат оид ба ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осӣро ҷонибдорӣ намуда, яке аз аввалин кишварҳост, ки номзодии Қазоқистонро барои раёсат дар САҲА мавриди дастгирӣ қарор додааст.

Ҳарду кишвар дар мавриди таъсиси «Фонди сармоягузорию мустақими Тоҷикистону Қазоқистон» ба мувофиқа расиданд, ки мақсад аз он татбиқи амалии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар қаламрави кишварҳои якдигар ва хориҷ аз онҳо мебошад. Тоҷикистон, ҳамчунин ба ҳаёту фаъолияти ҳамватанони муқими Қазоқистон таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд. Аз ин ҷост, ки зимни ҳар як сафари худ ба ин кишвар Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо созмонҳои ҷамъиятии тоҷикон мулоқоту вохӯриҳои алоҳида мегузаронад ва чиҳати дастгирии ҳамаҷониба аз онҳо ба вазорату мақомоти марбутаи Тоҷикистон дастуру супоришҳои мушаххас медиҳад.

Моҳи сентябри соли 2010 дар шаҳри Душанбе муаррифии намояндагии тичоратии Агентии миллии Қазоқистон оид ба содирот ва сармоягузорӣ «KAZNEX» ва Бизнес-форум баргузор шуд [1].

Ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни ду кишвар мунтазам рушду тавсеа ёфта, аз ҷониби мардуми ба ҳам дӯсти ҳар ду кишвар дастгирӣ меёбанд. Дар ин марҳила ҳайатҳои расмӣ ду давлат дар ҷорабиниҳои фарҳангӣ ва илмию техникаӣ якдигар пайваста ширкат варзиданд. Дар сатҳи баланд гузаронидани Рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Қазоқистон, Намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳри Остона (август соли 2007) ва ҳамчун рамзи эҳтиром дар боғи «Дӯстии халқҳо»-и шаҳри Душанбе гузоштани мучассамаи 35 афсари қазақистонии дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон қурбоншуда далели возеҳи ин гуфтаҳост. Дар ҳамин замина ташкили Рӯзҳои фарҳангии Қазоқистон дар Тоҷикистон (октябри соли 2008) низ анъанаи густариши робитаҳои фарҳангии ду кишвари дӯстро идома дод [7, с. 5].

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари расмӣ Президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев, 14 сентябри соли 2015 изҳор дошт, ки «Мо ба ташрифи Шумо ба Тоҷикистон аҳамияти беандоза медиҳем. Бовар дорам, ки ин боздид бо мухтаво ва самтгириаш имкон дорад дар муносиботи Тоҷикистону Қазоқистон саҳифаҳои нав боз намояд» [6]. Нурсултон Назарбоев изҳор дошт, ки

“Ҳамаи солҳои истиқлолият миёни Қазоқистон ва Тоҷикистон ҳеҷ гуна мушкилоти сиёсӣ дигар вучуд нашошту надорад.

Мусаллам аст, ки обрӯ ва нуфузи имрӯзаи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ самараи талошҳои пайгириро ва ҳастагинопазири Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Ӯ бо қабули масъулияти кишвар дар солҳои басо вазнин ва пайгирии ҳадафҳои олиӣ созандагӣ манфиати умумимиллиро аз ҳамаи манфиатҳои дигар боло гузошта, боварии халқро соҳиб шуд. Корхое, ки таи солҳои гузашта анҷом дод, боис шуд, ки дар дохили мамлакат тамоми халқ, махсусан равшанфикрон ва нерӯҳои ақлонӣ ба нақшаву барномаҳои ояндаи ӯ бо диди умед бингаранд ва бо боварӣ пайрави роҳаш бошанд.

Эмомалӣ Раҳмон тавассути хирад, шуҷоату қатъият ва ҷонбозиҳои беназираш марзу буми кишварро аз вартаи нестиву ҳалокат эмин дошта, рӯҳҳои фалаҷшудаи давлатдориро эҳё ва мардуми овораву саргаштаро ба Ватан бозгардонд, ваҳдату ҳусни тафохумро дар дохил барқарор ва ҷойгоҳу нуфузи кишварро дар хорич устувор намуд. Ӯ буд, ки аркони давлатдорӣ муосирро пайрезӣ, рушди устувори иқтисоди миллиро таъмин ва се ҳадафи стратегиро рӯйи даст гирифт [8].

Бо роҳнамоии ӯ пояҳои бунёдии сиёсати хоричии Тоҷикистон ва низоми хидмати дипломатӣ шакл гирифт, нахустин бор Консепсияи сиёсати хоричӣ рӯи кор омад ва бо тақозои равандҳои сиёсӣ таҳаввулоти ҷаҳонӣ дар солҳои баъдӣ мавриди таҷдиди назар қарор гирифт.

Президенти муҳтарами мо ҳанӯз дар рӯзҳои душвор ва печидаи кишвар, дар ташаккули сиёсати хоричии Тоҷикистон, роҳандозии тамосу равобити дӯстона бо кишварҳои гуногун, созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ ва муаррифии кишвару миллат дар ақсои олам нақши созанда ва беназир дорад.

Натиҷаи ҳидояту роҳнамоиҳои Пешвои миллат, аз ҷумла сиёсати “дарҳои боз” аст, ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ақсарияти кулли кишварҳои олам муносибатҳои судмандро ба роҳ мондааст.

Даҳҳо кишвари хоричӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон намояндагиҳои худро боз намуда, ҳамзамон дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон – аз Осиё то Аврупо ва аз Африқо то Амрико намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Тоҷикистон баҳри таҳкиму густариши ҳамкориҳои ду ва чандҷониба муваффақона фаъолият доранд.

Тоҷикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта шуда, аз минбари онҳо ташаббусу ибтикорҳои созандаи Президенти кишвар ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа, аз ҷумла мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, маводди муҳаддир, ҷиноятҳои муташаккилонаи аромиллӣ, масъалаҳои экологӣ ва амсоли он ба самъи ҷаҳонӣ расонида мешавад. Махсусан, силсилаи ташаббусҳои Пешвои миллат дар робита ба ҳалли мушкилоти об дар ҷаҳон, бо тавачҷуҳ ба аҳамияти мавзӯ, боиси ба гунаи хос муаррифӣ шудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гардид. Ҳамчунин, ӯ пайваста аз паёмадҳои номатлуби тағйирёбии иқлим бонги хатар зада, зимни таъкид бар зарурати омӯзиш ва ҳифзи пирияхҳо, рушди устувори кишварҳои кӯҳсор ва тавачҷуҳ ба рушди энергияи таҷдидшаванда ҷомеаи ҷаҳониро ба иқдому ҳамкориҳои наздик даъват менамояд.

Гузашта аз ин, саъю талошҳои пайгирирои Пешвои миллат барои барқарорӣ сулҳу субот ва сарҷамъии миллӣ басо нодир ва арзишманд арзёбӣ мегарданд.

Таҳқиқи амиқи таърихи 30 соли сӯхтанҳову сохтанҳо, дар ҳақиқат, худ ба мисли оина хидматҳои бузургу бемисли Эмомалӣ Раҳмонро ба унвони раҳнамо, ҳидоятгар, мушкилкушо ва начотбахш рӯшан мекунад. Бешак, Ҷаноби Олӣ тули фаъолияти сиёсӣ ба сифати Сардори давлат ба хотири яқпорчагии кишварамон ва таъмини амният у зиндагии босаодати мардум хидмати пурарзишери анҷом дода, дар дилу дидаи мардуми Тоҷикистон маъво гирифтааст. Унвони «Пешвои миллат» - ро сазовор шудани Президенти мамлакат эътирофи рисолати таърихӣ ӯ дар миёни мардум аст.

Миллати мо тӯли 30 сол рӯзҳои сангинеро паси сар кард ва аз онҳо барои ояндаи худ таҷрибаҳои арзишманде бардошт, ба гирдоби офату сахтиҳо гирифта шуд, вале бо тадбири дурандешии Пешвои маҳбуи худ аз миёни амвоҷи ҷурталотуми ҳаводис солим берун омад. Инак, 30-юмин солгарди Истиқлолияти худро дар ҳоле ҷашн мегирад, ки ба оромтарину босуботтарин кишвари минтақа табдил ёфта, бо азму иродаи матин ба сӯи ояндаи шукуфон роҳ мепаймояд. Имрӯзҳо Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҷаҳон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа мешиносанд. Тоҷикистон тӯли 30 сол дар арсаи ҷаҳон қадамҳои устуворе гузошта, бо пешбурди сиёсати минтақавӣ ва пешниҳодҳои созандааш мавқеи худро истехком бахшид ва дар оянда низ тахти роҳбарии хирадмандонаи Пешвои миллат бо қадамҳои устувортаре дар паҳноии олам нақшофарӣ хоҳад кард [11, с. 5].

Бояд гуфт, ки дигар самти муҳим иштироки ғаболони Тоҷикистон дар ҳалли масоили байналмилалӣ ва минтақавӣ мебошад, ки дар ин маврид низ дастовардҳои мо ҷашмрасанд. Аз ҷумла, чандин ташаббуси кишвари мо, бахусус дар ҳалли масоили масъалаҳои обу энергетика, мубориза алайҳи терроризм, тундгароӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир, аз байн бурдани мушкилоти Афғонистон аз ҷониби соири кишварҳои ҷаҳон дастгирӣ ёфта, тадричан амалӣ мешаванд. Дар баробари ин, дар назди Вазорати қорҳои хориҷӣ ҳамчун идораи асосии татбиқкунандаи сиёсати хориҷии давлат, намоёндагҳои дипломатии ҷумҳурӣ дар хориҷи кишвар, дигар сохторҳои давлатие, ки ба роҳандозии ҳамкориҳо бо ҳамёрони хориҷӣ саруқордоранд, вазифаҳои зиёде истодаанд. Дар марҳилаи ҳозира истифодаи ҳамҷонибаи имкониятҳои ҳамшарикони хориҷӣ дар амалӣ намудани се вазифаи стратегии давлат таъмин намудани амнияти озуқаворӣ, истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ аз вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. Ҳангоми комёб шудан ба ин ҳадафҳои тақдирсоз кишвари мо сатҳи тамоман нави рушду пешрафтро соҳиб хоҳад шуд.

Сиёсати «дарҳои боз» ба мо имкон дод, ки доираи робитаҳоро бо кишварҳои хориҷӣ васеъ намуда, сафи ҳамёрони анъанавӣ ва доимиамонро афзоиш диҳем.

Метавон гуфт, ки дипломатияи мо дар даврони истиқлолият таҷрибаи бузурге ҳосил кард ва баъзе самтҳои он омӯзанда низ мебошанд. Аз ин рӯ бо боварӣ иброз доштан мумкин аст, ки сохторҳои марбута ва дипломатҳои тоҷик дар иҷрои вазифаҳои худ, ҳифзи манфиатҳои миллии ҷумҳурӣ минбаъд низ саҳми босазо хоҳанд гузошт.

Хулоса, бо итминон собит намудан мумкин аст, ки муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Қазоқистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти воқеияти муосир устуворона ва давра ба давра тамоюлот ба таъмиқу тавсеа доранд. Дар хошияи афзун гардидани нақши дипломатияи Ҷумҳурии Қазоқистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам тақвият ёфта, онҳо торафт ҷабҳаҳои нав ба нави ҳамкориро мувофиқи имконият, ниёзмандӣ манфиатҳои мутақобила ва наздикии мавқеъ оид ба сиёсати минтақавӣ ва ҷаҳонӣ фарогиранд.

## **НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ ТОҶИКИСТОН БО ҚАЗОҚИСТОН**

Мақола дарбаргирандаи масъалаҳои дастоварди ҷонибҳо дар сиёсати хориҷӣ ва инъикоси онҳо дар матбуоти дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон буда, муаллиф зимни таҳлилу таҳқиқи мавзӯи мазкур кӯшиш кардааст, то муносибати ду кишвари бо ҳам дӯстро дар доираи фаҳмиши худ ва андешаҳои сиёсатмадорони тоҷиқу қазоқ мавриди баррасӣ қарор диҳад.

Муносибатҳои Тоҷикистону Қазоқистонро метавон ҳамчун пешрафта ва устувор тавсиф кард. Ҳарду давлат дар муносибатҳои худ дастурҳои дурустро интиҳоб кардаанд. Равобити кишварҳо дар доираи сохторҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аз ин шаҳодат медиҳад.



Омузиши мавзӯ ба мо имкон медиҳад бовар кунем, ки дар муносибатҳои ду кишвар захираву имкониятҳои бузурги истифоданашида мавҷуданд, ки бо истифода аз онҳо муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро амиқтар ва ба сатҳи нав баровардан мумкин аст

Дар шароити муосир, Тоҷикистон ва Қазоқистон саъй доранд, ки муносибатҳои мутақобилан судмандро дар тамоми соҳаҳои ҳамкориҳои дучониба, аз ҷумла масъалаҳои тичорат, азхудкунии захираҳои муфид амик ва густариш диҳанд.

**Калидвожаҳо:** Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, дипломатия, муносибат, шартнома, ҳамкорӣ, омузиш ва таҳлилу баррасӣ, тадқиқи дипломатӣ ҳаводиси таърихӣ, сарчашмаҳои интернетӣ, ташаккул, таҳаввул, сиёсати хориҷӣ, Истиқлолият, матбуоти даврӣ ва ғ.

## **РОЛЬ ЛИДЕР НАЦИИ В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И КАЗАХСТАНОМ**

В статье рассматриваются достижения сторон во внешней политике и их освещение в отечественной и зарубежной прессе Республики Таджикистан и Республики Казахстан.

Таджикско-казахстанские отношения можно охарактеризовать как поступательные и стабильные. Обе страны выбрали правильные ориентиры в своих отношениях. Об этом свидетельствуют отношения стран в рамках международных и региональных структур.

Изучение данной темы позволяет полагать, что отношения между двумя странами имеют большие неиспользованные ресурсы и возможности, которые можно использовать для углубления и поднятия отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Таджикистан на новый уровень.

В нынешних условиях Таджикистан и Казахстан стремятся к углублению и расширению взаимовыгодных отношений во всех сферах двустороннего сотрудничества, включая торговлю, освоение полезных ископаемых.

**Ключевые слова:** Республика Таджикистан, Республика Казахстан, дипломатия, отношения, договоры, сотрудничество, изучение и анализ, дипломатическое исследование исторических событий, интернет-источники, становление, эволюция, внешняя политика, Независимость и пресса.

## **THE ROLE OF THE LEADER OF THE NATION IN THE DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN TAJIKISTAN AND KAZAKHSTAN**

The article discusses the achievements of the parties in foreign policy and their coverage in the domestic and foreign press of the Republic of Tajikistan and the Republic of Kazakhstan.

Tajik-Kazakh relations can be characterized as progressive and stable. Both countries have chosen the right benchmarks in their relations. This is evidenced by the relations of the countries within the framework of international and regional structures.

The study of this topic suggests that relations between the two countries have large untapped resources and opportunities that can be used to deepen and raise relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Tajikistan to a new level.

In the current conditions, Tajikistan and Kazakhstan are striving to deepen and expand mutually beneficial relations in all areas of bilateral cooperation, including trade and the development of minerals.

**Key words:** Republic of Tajikistan, Republic of Kazakhstan, diplomacy, relations, treaties, cooperation, study and analysis, diplomatic research of historical events, Internet sources, formation, evolution, foreign policy, Independence and the press.

Адабиёт:

1. [http://jumhuriyat.tj/index.php?art\\_id=44204](http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=44204)
2. <https://mfa.tj/tg/main/view/138/munosibathoi-tojikiston-bo-qazoqiston>.

3. Nur.kz
4. The aim of project CASA-1000 - rational use of natural resources // [http://www.casa1000.org/MainPages/CASAAboutr.php#Главная\\_цель](http://www.casa1000.org/MainPages/CASAAboutr.php#Главная_цель) - the last browsing 3.08.15.
5. АМИТ-Ховар
6. Маҷаллаи илмиву назариявӣ ва иттилоотии «Сиёсати хориҷӣ» №1, 2011.с. 45
7. Ояндаи бозори энергияи Осиёи Марказӣ дар муаррифии Аслов // [http://www.energyprojects.tj/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=176&Itemid=679&lang=tj](http://www.energyprojects.tj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=176&Itemid=679&lang=tj) - охири бознигарӣ: 3.08.15.
8. Рӯзномаи Ҷумҳурият 19.05.2021 №:6
9. Рӯзномаи «Ҷумҳурият», Ҷумъа, 7-октябри соли 2016, №200 (23022);
10. Рӯзномаи Ҷумҳурият Санаи нашр: 21.05.2021 №: 100
11. Рӯзномаи Ҷумҳурият. 21.05.2021. №1651
12. Рӯзномаи Ҷумҳурият 19.05.2021 №: 99
13. Рӯзномаи Садои мардум-19 декабри соли 1992 №227(477)
14. Сомона (сайт)-и Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [www. President.tj](http://www.President.tj);
15. Сомонаи (сайти)- Кумитаи омили назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. [www.stats.tj](http://www.stats.tj);

**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Ҳалимова Дилноза Гоибназаровна**- ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ **Суроға:** 734065, ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16. **E-mail:** [Doilnoz@mail.ru](mailto:Doilnoz@mail.ru), **тел:** 988710172

**Сведения об авторе:** **Ҳалимова Дилноза Гоибназаровна** – ассистент кафедри иностранными языками Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. **Адрес:** 734065, г. Куляб, ул. С.Сафаров 16. **E-mail:** [Doilnoz@mail.ru](mailto:Doilnoz@mail.ru), **тел:** 988710172

**Information about the author:** **Khalimova Dilnoza Goibnazarovna** - assistant of the Department of Foreign Languages, Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki **Address:** 734065, Kulob town, street S. Safarov 16. **E-mail:** [Doilnoz@mail.ru](mailto:Doilnoz@mail.ru), **тел:** 988710172

**ТДУ –32 (2 тоҷ)**  
**ТКТ – 66 (2 тоҷ)**  
**К - 65**

## **ТАҒЙИРЁБИИ ВАЗЪИ МИНТАҚА ВА ЗАРУРАТИ ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ БИСЁРСАМТӢ ДАР ИБТИДОИ АСРИ XXI**

Комилов Н.И.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Дар охири асри XX - ибтидои асри XXI тамоюли зуҳури марказҳои нави қувваҳои ҷаҳонӣ мушоҳида карда мешуд. Омилҳои афзоиши нуфузи аксари ин кишварҳои афзоиши иқтисодии онҳо буд. Аз ҷониби дигар, афзоиши нақши бозингарони ғайрианъанавӣ – созмонҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ возеҳ шуда ба саҳнаи сиёсати ҷаҳонӣ ширкатҳои фаромиллӣ ворид гаштанд.

Тавре Пешвои миллат дар Паём ба Маҷлиси Олӣ аз соли 2002 таъкид намуда буд: Дар интиҳои асри XX ва оғози асри XXI андозаву миқёси хатарҳои бузурги умумибашарӣ ба ҷойи кам шудан бештар доман афрохтаанд, ки онҳоро аз рӯи моҳияту ҳадафҳои метавон ба якҷанд гурӯҳ тақсим кард.

Ин хатарҳо, яқум, афзоиш ёфтани истеҳсол ва ихтирооти мудҳиштарин яроқҳои ядрӣ ва дигар воситаҳои қатли ом - таҷҳизоти радиоактивӣ, биологӣ, химиявӣ ва ғайра

мебошад, ки дар натиҷаи истифодаи онҳо хавфи нест шудани инсоният ва захролуд гардидани муҳити зист дар сайёра ба вучуд меояд.

Дуом, хатари афзудани муноқишаҳои минтақавӣ дар заминаи ихтилофоти динию мазҳабӣ, зиддиятҳои қавмию наҷодӣ, тамоюлҳои идеологӣ, талошҳои ошқору ниҳон барои ба даст овардани захираҳои сӯзишворию ашёи хом, тақсимооти нави бозори ҷаҳонӣ ва ғайра мебошад, ки дар натиҷаи бархӯрди манфиатҳои давлатҳои гуногун дар ғушаҳои мухталифи сайёра аланга мегирад.

Сеюм, мавқеи устувори минтақавӣ ва умумичаҳонӣ пайдо кардани терроризми байналхалқӣ, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир ва қочоқи яроқ, ҷинояткории муташаккил, ҳамчунин паҳншавии ғояҳои зӯроварӣ, тарғиботи зараровари мазҳабӣю идеологӣ ва ба воситаҳои иттилооти омма роҳ ёфтани онҳо мебошад.

Чорум, унсурҳои нави хатари умумибашарӣ дар заминаи дастовардҳои навтарини соҳаи компютерӣ ва технологияи алоқаи коммуникатсия падида меоянд, ки сарҳадҳоро шикаста, ба маҳфитарин кашфиётҳои ҳарбӣ, силоҳҳои ядрои ва нуқтаҳои мушакҳои дурзан даст меёбанд.

Ва ниҳоят, хатари афзудани фарқияти миёни давлатҳои бой ва камбағал дар миқёси ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳосили он афзоиши рӯзафзуни аҳоли ва аз назорат берун мондани он маҳсуб мегардад [9].

Дар чунин шароит яке аз минтақаҳои калидии Авруосиё, ки Осиёи Марказӣ ба шумор меравад, бо дарназардошти иқтисоди табиӣ ва мавқеи ҷуғрофӣ ба саҳнаи фаоли сиёсати ҷаҳонӣ ворид гардид. Осиёи Марказӣ бо захираҳои бузурги манбаъҳои маводи тавлидкунандаи неру ва манбаъҳои маъданӣ ва бархӯрдор будан аз вазъияти ҳамлу накли бартар аз муддатҳо пеш ба нуқтаи баҳамрасии манфиатҳои геосиёсӣ ва геоиқтисодии бозигарони бузурги сиёсати ҷаҳонӣ табдил гардидааст.

Ба навиштаи Ҳалфред мак Киндер Осиёи Марказӣ бахше аз қалби Авруосиё (Ҳартленд)-ро ташкил медиҳад. Ба андешаи ин назарияпардоз, «қасе, ки Ҳартлендро назорат мекунад, Авруосиёро назорат мекунад. Қасе, ки Авруосиёро назорат мекунад, бар тамоми ҷаҳон назорати худро барқарор менамояд» [13, с.23].

Дар оғози асри XXI олам дигаргуниҳои амиқеро, ки дар натиҷаи шаклгирии низоми ҷаҳонии бисёрқутбӣ ба вучуд омадааст, аз сар мегузаронад. Ҷараёнҳои, ки дар марҳилаи кунунӣ дар ҷаҳон зуҳур намудаанд, арсаҳои сиёсату иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавию фаро гирифтаанд [10].

Маҳз дар ҳамин марҳила тамоюлоте возеҳ гардиданд, ки ба болоравии нақши минтақаи Осиёи Марказӣ мусоидат намуданд. Бо дарназардошти тағйиротҳои бунёдӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ, нақши омили иқтисодӣ, болоравии арзиши маводи сӯхт, мавқеи ҷуғрофӣ ва иқтисоди транзитии минтақа, таваҷҷуҳи қудратҳои ҷаҳонӣ ба Осиёи Марказӣ бештар гардид. Аз ҷониби дигар, оғози амалиётҳои байналмилалӣ зиддитеррористӣ дар Афғонистон боиси наздикшавии нерӯҳои ғарбӣ ба минтақа ва ҷалби кишварҳои Осиёи Марказӣ ба равандҳои минтақавӣ гардид, ки фаолшавии Россия ва Чинро ба бор овард.

Имрӯз аллакай аён аст, ки Осиёи Марказӣ тадриҷан пеш меравад ва аз сояи сиёсати ҷаҳонӣ баромада, ба яке аз мавзӯҳои муҳимме табдил мегардад, ки бештар дар доираҳои бонуфузи русӣ, чинӣ, амриқоӣ, аврупоӣ, туркӣ, покистонӣ ва ҳиндустонӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. Соли 2016 муҳаққиқи машҳури амриқоӣ Ф. Фукуяма кайд намуд, ки ба наздикӣ Осиёи Марказӣ аз канораи иқтисоди ҷаҳонӣ ба маркази он табдил меёбад. Ба сифати ангеаи муҳими ин раванд, олим нақши иқтисоди Чинро кайд мекунад, ки торафт бештар ба Авруосиё нигаронида шудааст.

Осиёи Марказӣ дар сарҳади се тамаддуни бузург ҷойгир буда, соҳиби таърихи мураккаб ва таркиби қавмӣ-диниӣ гуногунранги аҳоли мебошад, ки дар концепсияҳои Хантингтон аксар вақт ҳамчун минтақаи дорои иқтисоди "қуттии борут" дарк карда мешавад [18, с.7].

Маъмулан, аҳамияти минтақа дар таҳқиқоти хориҷӣ аз нуқтаи назари мавҷудияти захираи бузурги энергетикӣ ва табиӣ дар қаъри он ба назар гирифта мешавад. Новобаста аз ин, бинобар болоравии иқтисоди Хитой, коҳиши рақобати идеологӣ байни Шарқ ва Ғарб, баланд рафтани омили иқтисодӣ дар сиёсати ҷаҳонӣ аҳамияти минтақа ҳамчун нуқтаи пайвандкунандаи қитъаҳо боло рафт. Аммо Осиёи Марказӣ дастрасии мустақим ба укёнуси баҳрӣ надорад, аз ин рӯ ба вобастагии нақлиётӣ транзитӣ ва сарҳадӣ аз давлатҳои дигар маҳкум аст. Дар чунин ҳолат зарурати ҳамгироии минтақавӣ, сиёсати мутавозин бо қудратҳои ҷаҳонӣ ва хусни ҳамҷаворӣ лозим меояд.

Осиёи Марказӣ, бинобар омилҳои айни ва зехнӣ дар меҳвари ин масъалаҳо қарор гирифт. Сабабҳои паҳншавии терроризм дар минтақа шартан ба хориҷӣ ва дохилӣ ҷудо мегарданд. Ба омилҳои хориҷӣ метавон чунин масъалаҳоро, аз қабилӣ атрофи носуботи минтақавӣ (Афғонистон, Кашмир, Қазқози Шимолӣ, Навоҳии мухтори Синзян - Уйғури Ҷумҳурии Халқии Хитой), қочоқи маводи муҳаддир, зиддият дар манфиатҳои қудратҳои пешбар, мавҷудияти ихтилофҳои байнидавлатӣ ворид намуд [8].

Аз ин рӯ, дарки нисбатан амиқи равандҳои дар ин зерноми минтақавӣ ҷараёндошта ба инбат гирифтани махсусият ва моҳияти сиёсати ҳам иштирокчиёни он ва ҳам бозингарони хориҷиро тақозо менамояд. Дар чунин ҳолат барои кишварҳои Осиёи Марказӣ – Тоҷикистон ҳамчун кишвари дар ҳамсоғии Афғонистон қарордошта ва Қазоқистон – пайвандкунандаи Шарқ ва Ғарб тавассути ҳудуди паҳновараш зарурати таҳияи концепсияи санҷидашудаи сиёсати хориҷӣ бо дарназардошти тамоми омилҳои болозикр ва татбиқи сиёсати воқеъбинона возеҳ мегардад [4, с.52].

Сарфи назар аз он, ки самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият муайян гардида буданд, бояд қайд кард, ки дар шакли концептуалӣ Стратегияи сиёсати хориҷӣ соли 2002 дар қаринаи Паёмҳои солони Пешвои миллат ба парламент дар солҳои 2001 ва 2002 ташаққул ёфт.

Маълум аст, ки дар сиёсати хориҷии тамоми кишварҳои олам афзалиятҳои вучуд доранд. Густариши муносибатҳои дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ бо кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳамчун яке аз афзалиятҳои устувори сиёсати хориҷии Тоҷикистон боқӣ мемонад.

Дар Паёми соли 2001 аввалин маротиба дар баробари афзалияти ҳамкорӣ бо шарикони анъанавӣ, пеш аз ҳама Россия ва кишварҳои минтақа, зарурати роҳандозии сиёсати фаоли хориҷӣ ва таҳияи Концепсияи сиёсати хориҷӣ таъкид гардид [10].

Новобаста аз он ки Қазоқистон оид ба пешбурди сиёсати бисёрсамтаи хориҷӣ аллақай дар охири асри XX ҷлом дошта буд, вале раванди татбиқи амалии он бо оғози ҳазораи навин пайванди ноғусастанӣ дорад. Қазоқистон яке аз кишварҳои камшумор дар фазои пасошӯравӣ буд, ки тавонист бе расонидани осеб ба манофеи стратегияи худ бо ҳама кишварҳо равобити хуби устувор барқарор кунад [11].

Бояд тазаққур дод, ки Қазоқистон дар тӯли солҳои истиқлолият сиёсати хориҷии мутавозин ва санҷидашударо роҳандозӣ менамояд, ки асоси онро бисёрсамтӣ ташкил медиҳад.

Бисёрсамтӣ ҳамчун роҳандозии муназзамсозии сиёсати хориҷӣ дар нимаи аввали солҳои 1990-ум ташаққул ёфтааст. Қазоқистон бо касби истиқлолияти бо масъалаҳои зиёде рӯ ба рӯ гардид: зиёда аз ҳазор пайкони ҳастай, қаламрави бузург, ки бояд муҳофизат гардад, аҳолии гуногунтаркиб ва бисёрмиллӣ. Дар баробари ин ҳамоягӣ бо ду кишвари бузург – Россия ва Хитой, мутаносибан – сарҳадҳои тӯлонӣ ва масъалаҳои ҳалношудаи сарҳадӣ, захираҳои бойи табиӣ, ки ба он ҳамсоғони дуру наздик тавачҷӯх доштанд, дур будан аз роҳҳои баҳрӣ ва ҷаҳонӣ мушкилоте дигаре буданд, ки ҳалли онҳо ба зиммаи кишвари ҷавон воғӯзор гаштанд. Дар ин шароит роҳандозии чунин самти сиёсати хориҷӣ зарур буд, ки имкони «ислоҳи» камбудии табиӣ ҷуғрофӣ ва истифодаи афзалиятҳоро фароҳам орад. Бо назардошти далели

мазкур бояд эътироф намуд, ки роҳбарияти кишвар дар чунин давраи муҳим қарорро дар бораи роҳандозии сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ дуруст қабул намуда буданд.

Дар таърихи Қазоқистон аввалин концепсияи сиёсати хориҷӣ соли 1995 таҳия гардид. Дар заминаи он усули бисёрсамтӣ меистод, ки маънои рушди ҳамкориҳои дӯстона ва пешгуишаванда бо тамоми кишварҳоро дошт, ки дар умури ҷаҳонӣ нақши муассир дошта барои кишвари тавачҷӯхи амалӣ доранд. «Бисёрсамтӣ набудани вобастагии қатъии самти сиёсати хориҷиро аз ин ё он шарик, аз ғайри қобили пешгуиши рушди вазъият дар ин ё он минтақа, аз тағйироти ҳаҷми бозори ҷаҳонӣ пешбинӣ менамояд». Дар концепсия афзалияти бешубҳа ба ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳамҷавор дода шуда буд.

Дар сатҳи минтақавӣ (қолаби Осиёи Марказӣ) –вазъи носуботи ҳарбӣ-сиёсӣ дар минтақа; мероси баъдихарбии ҷангҳои гузашта; воқеияти таҳдиди дахлнопазирии сарҳадҳо, эҳтимолияти омадани гурезагон аз ҳудудҳои ҳамҷавор; имконияти истифодаи қувва нисбати Қазоқистон ва таҷовуз ба муқобили он; дохилшавӣ ва амалҳои ҷузъу томҳои ҳарбии ғайриқонунӣ ва гурӯҳҳои террористӣ; таҷаммуи манфиатҳои кишварҳо дар минтақаи баҳри Хазар; экстремизми сиёсӣ-динӣ; қочоқи маводи муҳаддир ва ғайра таҳдидҳои асосӣ ба шумор мераванд.

Дар баробари татбиқи сиёсати фаъоли хориҷӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон идомаи пешбурди сиёсати санҷидаи хориҷӣ ва тақвияти муносибат бо кишварҳои ҳамҷавор ва минтақа зарур буд. Ҳангоми муайян намудани самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ, хусусан аввалияти ину он тадбир ё ташаббуси байналхалқӣ, моро зарур аст, ки манфиат ё ниёзҳои, ки дар ҳавзаҳои мазкур дорем ва ё хоҳем дошт, ба ҳам муқобил нагузорем. Албатта, чун мо ба ҳавзаҳои низ дохил мешавем, ки сурату сирати минтақавӣ доранд, моро зарур аст, ки сиёсати минтақавӣ (чунончи, дар ҳудуди Осиёи Марказӣ) ҳам дошта бошем, вале набояд ба минтақагарой роҳ дод, ки он фақат ба ҷудоию тафриқачӯиҳои нохуши сиёсӣ оварда метавонаду бас» [13, с.181].

Бо назардошти манфиатҳои миллӣ муайян намудани самтҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Концепсияи сиёсати хориҷӣ онро сифатан нав кард. Концепсияи сиёсати хориҷӣ аз 24 сентябри соли 2002 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расида моҳияти сиёсати хориҷӣ ва самтҳои афзалиятноки онро муайян намуд.

Манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сиёсати хориҷӣ дар марҳилаи ҳозира ва дар дурнамои наздик дар Концепсияи чунин муқаррар шудааст:

Ҳифз ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ, тамомияти марзӣ, таъмини амнияти миллӣ, истиқлоли сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар;

Таҳкими эътидоли сиёсӣ ва оштии миллӣ;

Муҳайё намудани шароити мусоид барои рушди устувори иқтисодӣ ва боло бурдани сатҳи некуаҳволии халқ, амнияти иқтисодӣ ва экологии мамлакат;

Бунёди ҷомеаи демократӣ бар асоси усули иқтисоди бозоргонӣ;

Ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ, шараф ва манфиати шаҳрвандон дар дохили кишвар ва берун аз он;

Ташаккули камарбанди ҳамсоғии нек дар марзҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Инкишофи муносибатҳои бозғатимод, дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди кишварҳо;

Таҳкими имичи мусбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дунё;

Мусоидат ба ҷомеаҳои тоҷикӣ дар кишварҳои дигар дар ҷаҳорҷӯбаи муқаррар намудаи қонунгузориҳои онҳо [6, с. 67].

Дар баробари ин, парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун «Дар бораи хизмати дипломатӣ»-ро қабул кард. Ин санадҳо аввалин пояҳои концептуалии сиёсати хориҷии Тоҷикистони соҳибистиклол буданд. Концепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати асосии сиёсӣ гардид, ки дар он низоми назарҳо оид ба самтҳои асосӣ ва афзалиятҳои фаъолияти байналмилалӣ давлат инъикос ёфтааст [5, с.116].

Дар Концепсияи сиёсати хориҷии Қазоқистон дар баҳши «Ҳадафи асосии сиёсати хориҷӣ – ташаккули муҳити мусоиди хориҷӣ ва дастгирӣ барои рушди устувори кишвар дар асоси ислоҳоти сиёсӣ ва иқтисодӣ - ишора шудааст».

Низоми амнияти миллӣ, яъне сиёсати хориҷиро бунёд намуда, Қазоқистон мебоист аз махсусияти мавқеи геополитикӣ ва иқтисодӣ бармеомад [1].

Асоси фаъолияти хориҷии имрӯзаи Қазоқистонро сиёсати дарҳои кушода, омодагӣ барои ҳамкорӣ бо ҳамаи субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ дар заминаи эҳтироми усулу меъёрҳои пазируфташудаи ҳуқуқи байналмилалӣ ташкил медиҳад. Саъю кӯшиш ва талошҳои пайвастаи мо, ки ҳадаф аз он аз ҷониби кишварҳои хориҷӣ дар симои Тоҷикистон дида тавонистани шарик ва ҳамкори бозътимод буд, натиҷаҳои хуб ба бор оварданд. Ва имрӯз мо метавонем бо қаноатмандӣ гӯем, ки дар ҷорабиниҳои байналмилалӣ ва мулоқотҳои дучонибаи кишварҳо фикру мавқеи Тоҷикистон қадру қимати арзанда дорад. Акнун Тоҷикистон аз тарафи аҳли олам ҳамчун давлате шинохта шудааст, ки бемайлон бо роҳи демократия ва иқтисоди бозорӣ пеш меравад.

Қазоқистон дар ҷое мавқеъ гирифтааст, ки масирҳои нақлиётӣ ва коммуникатсионии пайвандкунандаи Ғарб ва Шарқ ба ҳам меоянд. Қисмати асосии содироти кишварро ашёи хом ташкил медиҳад (металлҳо, нефт, ғалла, пашм). Бо назардошти мавқеи худ Қазоқистон дар саҳнаи байналхалқӣ сиёсати бисёрсамтиро пеш мебарад. Моҳияти он дар истиқрор ва рушди ҳамкориҳои мутақобила бо тамоми кишварҳои дуру наздик ифода меёбад. Вазифаҳои стратегии сиёсати хориҷӣ - ин роҳбарии муқаррароти усулӣ дар бораи устуворӣ, усулҳои истиқлолият, тамомияти арзӣ ва дахлатнопазирии сарҳади кишвар ба шумор меравад.

Мақом ва нақши Қазоқистон дар муносибатҳои байналхалқӣ бо мавқеъгирӣ ва имкониятҳои ҷуғрофӣ, геополитикӣ ва геоиқтисодӣ алоқаманд мебошанд. Аз ҳама муҳим – ин мавқеи Қазоқистон дар минтақаи иттисоли роҳхоест, ки Аврупо ва Осиёро мепайванданд. Ҳамсоягони наздики кишварӣ мо – Россия, Хитой ва кишварҳои исломии Осиёи Марказӣ мебошанд. Тавассути қаламрави Қазоқистон дар аҳди қадим Роҳи бузурги абрешим мегузашт. Аз ин рӯ, аксари кишварҳои ҷаҳон дар истиқрор ва рушди алоқаҳои гуногунҷанба бо Қазоқистон тавачҷӯх доранд. Тавачҷӯҳи асосӣ – ин боигариҳои табиӣ, захираҳои бузурги канданиҳои фойданок ба шумор меравад. Дар маҷмӯъ, дар Қазоқистон ҳамасола зиёда аз 1,5 млрд. тонна канданиҳои фойданок аз худ мегарданд.

Вазифаҳои мусоидат ба эҷоди камарбанди эътимоду амният дар тамоми тӯли сарҳади кишвар аз роҳи густариш ва таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоягӣ бо ҳамаи мамлакатҳои ҳамҷавор, бо истифода аз созукорҳои (механизмҳои) сиёсӣ дипломатӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ, бо шумули иқдомҳои дипломатияи пешгирина, барои ҳалли саривактӣи мушкилоти мавҷуд ё эҳтимолӣ дар минтақа саъю талош намудан дар сиёсати хориҷии кишварӣ мо мавқеи муҳим доранд.

Зарурати айнии мустаҳкам намудани амният дар минтақаи Осиёи Марказӣ, наздикии моделҳои инкишофи иқтисодӣ, инчунин умумияти таърихӣ халқҳо аҳамияти стратегии сиёсати Қазоқистонро дар Осиёи Марказӣ муайян менамоянд. Бо ташаббуси Қазоқистон ҷомеаи иқтисодии Осиёи Марказӣ ташкил шуд, ки самаранокии худро на танҳо зимни ҳалли масоили иқтисодӣ, балки масъалаҳои ҳамкориҳои сиёсӣ нишон дод. Тасодуфӣ нест, ки 5 январи соли 2001 роҳбарони ҷор кишварҳои Осиёи Марказӣ қарорро дар бораи ташкили Форуми Осиёи Марказӣ дар асоси созмони амалкунанда қабул намуданд.

Ҳадафи ниҳии талошҳои дипломатияи қазоқистонӣ дар самтҳои россиягӣ, хитойӣ ва Осиёи Марказӣ таъмини камарбанди амниятӣ дар тамоми периметри сарҳадҳои Қазоқистон, бунёди шароитҳои зарурии хориҷӣ барои мустаҳкам намудани истиқлолияти кишвар ба шумор меравад [14, с.33].

Яъне, яке аз заруратҳои асосии пешбурди сиёсати фаоли хориҷӣ ин таъмини амнияти миллӣ мебошад, ки бо равандҳои минтақавӣ, зарурати ҳамоҳанг сохтани

амалҳои кишварҳои минтақа, роҳандозии муносибатҳои мутақобила бо кишварҳои муқтадир ба шумор меравад.

Амнияти миллӣ ба сифати асоси муносибатҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Қазоқистон бо созмонҳои байналхалқӣ баромад менамояд. Ба мақсади таъмини инкишофи устувори дохилии иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, ҳарбӣ, қавмӣ ва субот ҷумҳурӣ ба таври доимӣ муносибатҳои корӣ ва мутақобилан судмандро бо созмонҳо ва кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба роҳ мондааст. Ин бо сабабҳои айнии мавҷудияти таҷрибаи васеъ, таъсири сиёсӣ, воситаҳои молиявӣ, алоқаҳои байналхалқӣ, иттилооти мубрам ва маълумотм созмонҳои байналхалқӣ асоснок мегардад. Дар ҳар як ҳолати алоҳида ва намуна кишварҳо соҳаҳои мухталифи ҳамкориро меҷӯянд, ки ба таври мусбат ва самаранок дар татбиқи манфиатҳо ва барномаҳои онҳо ифода меёбанд.

- Ба мақсади таъмини амният ва суботи худ, Ҷумҳурии Қазоқистон муносибатҳои доимии корӣ ва шарикиро бо кишварҳои дигар ба роҳ мондааст. Ба ин мақсад созмонҳои ташаккул ва дастгирӣ меёбанд, ки ба наздикшавӣ ва ҳамкорӣ мусоидат менамоянд. Муносибатҳои байнидавлатӣ ва алоқаҳои байниҷамъиятӣ на танҳо тавассути сохторҳои давлатӣ, балки зери сарпарастӣ ва бо кумаки созмонҳо низ роҳандозӣ мегарданд [2, с.40].

Бисёрҷонибагӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ яке аз механизмҳои калидии ҳалли як қатор мушкилот, пеш аз ҳама масоили амнияти байналхалқӣ ва минтақавӣ мебошад. Масалан, истифодаи бисёрҷонибаи механизмҳо яке аз воситаҳои танзими низоъҳо дар дипломатияи пешгирикунанда (превентивӣ) гардид. Истифодаи равишҳои бисёрҷониба– инчунин воситаи ташкили баробарӣ дар тавозунҳои гуногун– иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ ва ғайра мебошад. Истифодаи равишҳои, ки ба бисёрҷонибагӣ ва усулҳои ҳамкориҳои амният асос ёфтаанд, дар баҳши амалӣ дар зуҳури сохторҳо дар созмонҳои байналхалқӣ ва мақомотҳои сиёсати миллии хориҷӣ зоҳир мешаванд, ки барои равандҳои бисёрҷониба масъул мебошанд. Тавре амалияи байналхалқӣ шаҳодат медиҳад, барои теъдоди зиёди кишварҳои хурд иштирок дар созмонҳои бисёрҷонибаи мухталиф (вазоифӣ, минтақавӣ ва ғ.) василаи таъмини ба шумор мераванд.

Маҳз бо назардошти сабабҳои объективии афзоиши терроризми байналхалқӣ, экстремизм, қочоқи маводи муҳаддир ва таҳдиди ҳучуми кишварҳои хориҷӣ СААД фишанги воқеии муҳофизати амният ва тамомияти арзии иштирокчиёни он гардид. Соли 2002 мустақамшавии созмон, ҳамчун иштирокчиҳои комилҳуқуқи равандҳои ҳарбӣ-сиёсии байналхалқӣ гардид. Вале вазифаҳо ва мсӯлияти ба души он гузошташуда, ҳислати минтақавии онро возеҳ намуданд.

- истодагарӣ дар муқобили хатарҳои нави ғайрианъанавӣ;  
- инъикоси арзишҳои фарҳангии таърихӣ ва суннатии халқӣ тоҷик яъне дӯстӣ ва ҳусни ҳамсоғӣ дар сиёсати хориҷии кишвар;  
- нигоҳ доштани тавозун дар самти афзалияти самтҳои асосии сиёсати хориҷии кишвар;  
- ҷалби сармояҳои мустақими хориҷӣ барои эҳёи иқтисоди кишвар ва татбиқи ислохот дар самти рушди ҷумҳурӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон [15, с.83].

Дар баробари ин як қатор омилҳои мавҷуданд, ки зарурати роҳандозии бисёрсамтиро дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Қазоқистон асоснок менамоянд:

1. Ҷойгиршавии Ҷумҳурии Қазоқистон дар қаламрави бузург байни ду қудратҳои бузург Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой;
2. Зарурати ҳифзи сарҳад ва масъалаҳои ҳалношудаи сарҳадӣ;
3. Набудани роҳи мустақими баромад ба роҳҳои ҷаҳонии баҳрӣ, ки дастрасӣ ба онҳо танҳо тавассути қаламрави кишварҳои ҳамҷавор;
4. Фишори марказҳои нави ҷаҳонӣ ва қудратҳои минтақавӣ;
5. Захираҳои бузурги табиӣ, ки ба онҳо тавачҷӯҳи кишварҳои дуру наздик равона гашта буданд;

6. Ҳаҷми нисбатан кӯчаки иқтисоди Қазоқистон дар муқоиса бо масоҳати каламрави он;

8. Гуногунтаркибии аҳоли.

Бо назардошти омилҳои мазкур, метавон хулоса намуд, ки бисёрсамтӣ маҳз он фишанге ба шумор меравад, ки имкони ислоҳи камбудии табиӣ ва истифодаи афзалиятҳои барои Қазоқистон фароҳам меорад.

Бояд эътироф намуд, ки дар тӯли истиқлолият сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ барои дар роҳи ворид шудани Қазоқистон ба ҷомеаи сиёсӣ ва иқтисодӣ, инчунин таҳкими мавқеи байналхалқӣ самараи зиёд додааст.

Имрӯз метавон дар бораи зуҳури вазъи нави геополитикӣ ва геоиқтисодӣ дар ҷаҳон гуфт, ки Қазоқистонро ба боздиди мавқеи худ дар ҷаҳон водор менамояд. Ба омилҳои, ки вазъи нави ҷаҳониро маъйян менамоянд метавон инҳоро ворид намуд: анҷоми давраи таҳаввул дар Қазоқистон; афзоиши таъсири минтақавии Қазоқистон; номуайяни ва анҷом наёфтани равандҳои ҳамгирӣ дар Осиёи Марказӣ ва ИДМ; тағйирёбии вазъи геополитикӣ дар ҷаҳон, тавозуни марказҳои қудрати байналхалқӣ; зуҳури таҳдид ва хатарҳои нав; падидаҳои шадиди бухронӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ [3].

Дар натиҷаи таҳлили тағйири ваъи минтақа ва зарурати ташаккули сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ метавон ба хулосае омад, ки пешбурди сиёсати бисёрсамтӣ, истиқрори муносибатҳои дипломатӣ бо кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва узвият ба созмонҳои бонуфузи байналхалқӣ ва минтақавӣ аз асли дарёфти ҷойгоҳи муносиб дар сахнаи ҷаҳонӣ ва муаррифии таърих, фарҳанг ва дастовардҳои кишвар дар арсаи байналхалқӣ бармеояд.

Дар баробари ин бинобар зуҳури хатарҳои муносири ғайрианъанавӣ, таҳдидҳои, ки аз Афғонистон бармеоянд, набудани иқтисодии қофӣ барои ҳар як кишвари миллии ҷиҳати дар алоҳидагӣ истодагарӣ ва муқовимат намудан бо онҳо зарурати ҳамроҳанг соختани амалҳои кишварҳои минтақа, созмонҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ пеш меояд, ки то кадом андоза даст ёфта ба ин ҳадафҳо аз пешбурди сиёсати воқеъбинона ва санҷидаи хориҷӣ вобаста мебошад.

Ҳамин тариқ, метавон хулоса намуд, ки сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ зарурати айниҳо ба шумор меравад, ки дар тӯли мавҷудияти мустақилона дар роҳи воридшавии арзандаи кишварҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, муаррифии худ ҳамчун давлатҳои ташаббускор ва муваффақ мусоидат намудааст.

Адабиёт:

1. Внешняя политика Республики Казахстан. <http://testent.ru/index/0-93>
2. Гирфанов Р. М. Внешняя политика Республики Казахстан в контексте обеспечения глобальной и региональной безопасности (политологический анализ) Гирфанов Ринат Марсович Диссертация на соискание академической степени доктора философии (PhD). 23.00.00 – политические науки. Астана 2010, 140 с. - С.40
3. Деловарова Л.Ф. Некоторые теоретические аспекты многовекторности. <https://articlekz.com/article/7012>
4. Комилов Н. Натиҷа ва дастовардҳои самти нави сиёсати хориҷии Тоҷикистон ва Қазоқистон оғози асри XXI. //Паёми ДМТ, №3, 2022, С.52
5. Комилова Х.Г. Республика Таджикистан в системе международных отношений и геополитических координат в условиях нового мирового порядка (региональный формат). Дисс. д.и.н. душанбе, 2021, Душанбе, 373 с. С.116
6. Назаров Т. Сатторзода А. Дипломатияи муносири тоҷик. Душанбе, ,2006, С. 67.
7. Основные черты внешней политики Казахстана. <https://www.kazportal.kz/osnovnyie-chertyi-vneshney-politiki-kazahstana/>
8. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22.04.2002, <http://www.president.tj/node/6694>
9. Пешвои миллат ва дастовардҳои сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар даврони истиқлол. Мулоҳизаҳои Вазири қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сирочиддин Муҳриддин. <https://khovar.tj/2020/09/peshvoi-millat-va-dastovard-oi-siyosati-hori-ii-to->



10. Паём ба Аъзои Маҷлиси Миллӣ ва вакилони Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 30.04.2001 <http://www.president.tj/node/15126>

11. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Апрель 2002 г. [https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses\\_of\\_president/](https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/)

12. Сайидзода З.Ш. Фаъолияти байналмилалӣи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ. – Душанбе: Контраст, 2016. – 216 с. С.23

13. Сайидзода З., Давлатзода П., Даминова А. Мафҳумҳои бунёдии назариёти сиёсии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Контраст, 2018. – 422 с. С.181

14. Токаев К. Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка. Дисс. на соискание уч.степени кан. пол.наук. Специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и глобального развития. М., 2001, 440 с. С.33

15. Шарипов А.Н.//Маводи конфронси ҷумҳуриявӣи илмӣ-амалӣ “Самтҳои афзалиятнок ва дурнамои тавсеаи сиёсати бисёрсамтаи Тоҷикистон дар шароити муосир”. ”Душанбе, 11 декабри соли 2019. 256 с. –С.83

16. Центральная Азия 2027: меняющийся стратегический ландшафт. Вероятные сценарии на 10 лет вперед. Астана: Издательство Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы, 2017. – 100 с. С.7

#### **ТАҒЙИРЁБИИ ВАЗЪИ МИНТАҚА ВА ЗАРУРАТИ ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ БИСЁРСАМТӢ ДАР ИБТИДОИ АСРИ XXI**

Дар мақола масъалаи омӯзиши тағйирёбии вазъи минтақа ва зарурати ташаккули сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ дар ибтидои асри ххӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Баъди касби истиқлолият кишварҳои пасошӯравӣ ба низоми нави ҷаҳонӣ ворид гаштанд. Ташаккули ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон новобаст аз вазъияти баамаломатаи минтақа бо дарназардошти зарурати таърихӣ инъикос гардидааст, ки дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти ҳаёти ҷамъияти инъикос мегардад. Дар ин замина, қайд мегардад, ки дар замони истиқлолият ҳамкориҳои кишварҳо марҳилаҳои барқароршавӣ, ташаккул ва таҳаввулро сипарӣ намудааст. Бояд қайд намуд, ки ташаккули сиёсати хориҷӣ аз якқасамти ба бисёрсамтӣ дар вазъияти навини минтақа саривактӣ мебошад. Сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ яке аз механизмҳои калидии ҳалли як қатор мушкилот, пеш аз ҳама масоили амнияти байналхалқӣ ва минтақавӣ мебошад.

Инчунин, дар мақола таҳлили вазъи тағйирёбии минтақа, нақши созмонҳои минтақавӣ дар таъмини амнияти давлатҳо рӯ овардан ба сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ ва натиҷаҳои он дар замони муосир таъкид гардидааст.

**Калидвожаҳо:** истиқлолият, сиёсати хориҷӣ, Тоҷикистон, Қазоқистон, Осиёи Марказӣ, минтақа, таъмини амният, сиёсати бисёрсамтӣ, шарикӣ стратегӣ, хатар, кишвар,

#### **ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МНОГОВЕКТОРНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА**

В статье анализируется и обсуждается вопрос изучения изменений региональной ситуации и необходимости разработки многовекторной внешней политики в начале XXI века. После обретения независимости постсоветские страны вошли в новую мировую систему. Развитие сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном находит свое отражение в современной ситуации в регионе с учетом исторической необходимости, которая находит свое отражение в различных сферах общественной жизни. В данном контексте отмечается, что за период независимости сотрудничество

стран прошло этапы восстановления, становления и развития. Следует отметить, что формирование внешней политики от одновекторной к многовекторной своевременно в новой ситуации региона. Многовекторность внешней политики в международных отношениях является одним из ключевых механизмов решения ряда проблем, прежде всего вопросов международной и региональной безопасности.

Также в статье анализируется ситуация изменений в регионе, роль региональных организаций в обеспечении безопасности государств, переход к многовекторной внешней политике и ее результаты в современное время.

**Ключевые слова:** независимость, внешняя политика, Таджикистан, Казахстан, Центральная Азия, регион, обеспечение безопасности, многосторонняя политика, стратегическое партнерство, риск, страна.

### **CHANGES IN THE REGIONAL SITUATION AND THE NEED TO DEVELOP A MULTI-VECTOR FOREIGN POLICY AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY**

The article analyzes and discusses the issue of studying changes in the regional situation and the need to develop a multi-vector foreign policy at the beginning of the 21st century. After gaining independence, the post-Soviet countries entered the new world system. The development of cooperation between Tajikistan and Kazakhstan is reflected in the current situation in the region, taking into account the historical necessity, which is reflected in various spheres of public life. In this context, it is noted that during the period of independence, cooperation between countries has gone through stages of restoration, formation and development. It should be noted that the formation of foreign policy from one-vector to multi-vector is timely in the new situation in the region. The multi-vector nature of foreign policy in international relations is one of the key mechanisms for solving a number of problems, primarily issues of international and regional security.

The article also analyzes the situation of changes in the region, the role of regional organizations in ensuring the security of states, the transition to a multi-vector foreign policy and its results in modern times.

**Keywords:** independence, foreign policy, Tajikistan, Kazakhstan, Central Asia, region, security, multilateral policy, strategic partnership, risk, country.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Комилов Насим муаллими калони кафедраи ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ. **Суроға:** 734065, ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16. Тел: 985-41-51-93. **E-mail:** [nasim.komilov.93@mail.ru](mailto:nasim.komilov.93@mail.ru);

**Сведения об авторе:** Комилов Насим старший преподаватель кафедры права и международных отношений Кулябского государственного университета имени А. Рудаки. **Адрес:** 734065, г. Куляб, ул. С.Сафаров 16. Тел: 985-41-51-93. **E-mail:** [nasim.komilov.93@mail.ru](mailto:nasim.komilov.93@mail.ru);

**Information about the author:** Nasim Komilov senior lecturer, Department of Law and International Relations, Kulyab State University named after A.Rudaki. **Address**734065, Kulob town , street S. Safarov 16. Tel: (992)985-41-51-93, **E-mail:** [nasim.komilov.93@mail.ru](mailto:nasim.komilov.93@mail.ru);

ТДУ: 94.30.100

ТКТ: 94.100 (И)

И-94 (100-01)

### **ТАШКИЛЁБИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ОМУЗГОРӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН**

Исмоилов З.И.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Мавриди зикр аст, ки пас аз бозсозии солҳои 80-ум ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва зухуроти давлати абарқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ пош хӯрда, он ба ҷумҳуриҳои мустакил ҷудо шуд. Дар натиҷа Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қарори Иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздаҳум) «Дар бораи эълон шудани Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз рӯзи 9-уми сентябри соли 1991 Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро эълон дошт ва 9-уми сентябри соли 1991 дар харитаи сиёсии ҷаҳон давлати нав Ҷумҳурии Тоҷикистон падида омад. Соли 1992 вазъи сиёсӣ ва иқтисодии ҷумҳури хеле душвор ва бӯҳронӣ гардида буд. Аксари мардум аз фардои кишвару давлат ва зиндагии оромона умедашонро канда буданд. Дар минтақаҳои калонтарини ҷумҳури ҷараёни созандагӣ ба сӯзандагӣ табдил ёфт [5, с.37].

Албатта вазъи нобасомони сиёсӣ иқтисодии ҷумҳури ба мактабу маорифи он низ таъсири амиқи худро гузошт. Махсусан, пойгоҳи моддию таълимии макотиби олии ҷумҳури саҳт хароб гардид. Душвории ба миёномада, боиси аз ҷумҳури баромадани кадрҳои хуби илмӣ-омӯзгорӣ шуд, ки таъсири манфии худро ба соҳаи маорифи кишвар расонд. Тоҷикистон ба гирдоби ҷанги бародаркушӣ кашида шуд. Робитаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҳамаи шаҳру ноҳияҳо бо маркази ҷумҳури қатъ гардид. Толибилмону донишҷӯёни мактабҳои олии пас аз шурӯъ шудани ҷанг ба хонаҳояшон рафтуо карда наметавонистанд. Махсусан, донишҷӯён аз навоҳии Кӯлоб маҷбур буданд, ки танҳо ба воситаи роҳи ҳавоии Хучанд ба шаҳру ноҳияҳои худ раванд. Бисёр толибилмон тарки мактабу донишгоҳҳо намуда, ба ноҳияҳои худ рафтанд. Дар солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ аксари донишқадаҳои ҷумҳури ба донишгоҳҳои давлатӣ табдил дода шуданд [11, с.97].

Хушбахтона, Иҷлосияи тақдирсози XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 16-уми ноябр то 2-юми декабри соли 1992 дар Қасри фарҳанги Арбоби вилояти Хучанд ҷамъ омад, Ҳукумати конституционӣ дар кишвар аз нав барқарор ва эҳё гардид. Бо кӯшишу талошҳои фарзанди фарзонаи миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва дигар ҷонибдорони сулҳу ваҳдат ва бо миёнаравии сарони давлатҳои дӯст 27-уми июни соли 1997 «Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллии дар Тоҷикистон» ба имзо расид [1, с.68].

Ба ҳамагон маълум аст, ки тараққиӣ ҷомеаро бе инкишофи бемайлоии соҳаи илму маориф тасаввур намудан ғайриимкон аст, зеро ҳеч як зухуроти дигаре мисли илму маориф ба инкишофи ҷомеа таъсир надорад. Ҳалли мақсадноки вазифаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа ба ҳамин таъсир вобаста аст.

Дар ин раванд саҳми яке аз маъхазҳои илмию-маърифатӣ-Донишгоҳи давлатии Кӯлоб бузург аст. Донишгоҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаҳорумин ва дар ҷануби Тоҷикистон нахустин боргоҳи илму маърифат ба шумор меравад.

Бояд хотиррасон кард, ки пас аз анҷоми Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) ва оғози барқароркунии хоҷагии халқ тибқи қарори Вазорати маданияти Иттиҳоди Шӯравӣ аз 15 августи соли 1945 таҳти рақами 1373 дар заминаи омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб, ки дар гузашта номҳои «курси таълимӣ» (1931-1934), «техникуми педагогӣ» (1934-1935), «комбинати педагогӣ» (1935-1938) ном доштааст, Институти дусолаи муаллимии шаҳри Кӯлоб таъсис ёфт [4, с.79].

Агар шумораи донишҷӯёни Донишқадаи муаллимтайёркуниро ба ҳисоб гирем, пас миқдори умумии донишҷӯёни он дар соли таҳсили 1953-1954 аз 311-нафар иборат буд. Дар соли хониши 1953-1954 дар Донишқадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб 72-нафар омӯзгорон кор мекарданд [11, с. 41-42].

Қайд кардан ба маврид аст, ки заминаҳои моддӣ-таълимӣ дар зарфи 8 соли мавҷудияти Институт пайдо шуда буд. Қабл аз ҳама, ҳайати устодону омӯзгорони ботачриба ҷиҳати пешбурди кори таълиму тарбия дар мактаби олии – Институти 4-солаи педагогӣ омода буд. Роҳбарияти Институт дар назди мақомоти шаҳру вилояти Кӯлоб ва Ҳукумати мамлакат оид ба таъсис додани Институти давлатии педагогии Кӯлоб батақдор дархостҳо пешниҳод мекард. Ниҳоят, ин хоҳишу дархостҳои садорати Институт аз тарафи Ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ пазируфта шуд ва 7 августи соли 1953

фармони Вазорати маорифи СССР таҳти рақами 1373 «Дар бораи барҳам додани Институти дуСОлаи муаллимтайёркунии Кӯлоб ва дар заминаи он ташкил намудани Институти давлатии педагогии Кӯлоб дар соли таҳсили 1953-1954» ба тасвиб расид.

Дар асоси фармони мазкур Совети Вазирони РСС Тоҷикистон низ аз 15 августи соли 1953 «Дар бораи дар заминаи Институти муаллимтайёркунии шаҳри Кӯлоб кушодани Институти давлатии омӯзгории Кӯлоб» қарори махсус қабул намуд [2, с.4-5].

Соли 1960 Институти Ҳамчун воҳиди мустакил барҳам дода шуда, филиали Институти давлатии педагогии Сталинобод ба номи Т.Г. Шевченко (ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ) мегардад.

Бо қарори КМ Партияи Коммунистии Тоҷикистон ва Совети Вазирони РСС Тоҷикистон аз 27 июли соли 1962 Институти давлатии педагогии Кӯлоб барқарор гардид. Ректори он номзади илмҳои таърих, дотсент Тоҳир Умаров таъйин карда шуд [2, с. 6-7].

2-юми июли соли 1992 Кумитаи Иҷроияи намоёндоғони меҳнаткашонии вилояти Кӯлоби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии худ масъалаи вазъи фарҳангии ҷомеа дар солҳои мудҳиши бӯҳрони иҷтимоӣ - иқтисодӣ баррасӣ намуда, чунин қарор қабул кард: «Бо назардошти эҳтиёҷоти хоҷагии халқи вилоят ба мутахассисони гуногуни хисос Донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб ба Донишгоҳ (Университет) табдил дода шуда, базаи мавҷудаи омӯзишгоҳи касбҳои техникаи №38-и шаҳр ба ихтиёри он дода шавад. Бо дастури Девони вазирони ҷумҳурӣ вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобу китоби заруриро анҷом дода, барои ҳалли масъалаҳои таъминоти молиявӣ техникаи он ба муассисаи мазкур манбаи маблағгузорию муайян намояд». Талабу дархостҳои Кумитаи иҷроияи вилояти Кӯлобро 24-уми июли соли 1992 ба назар гирифта, дар ҳошияи ҳамин фармон Девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон зери рақами 235 чунин қарор қабул кард: «Дар бораи ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб табдил додани Донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб» Девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамин қарори худ Вазорати маориф ва Вазорати молияи Тоҷикистонро вазифадор намуд, ки тарафҳои молиявӣ ин масъаларо бо ҳам ҳаллу фасл намоянд [3, с.79]. Соли хониши 1992-1993 дар маҷмуъ 2800-нафар донишҷӯён дар донишгоҳ таҳсил мекарданд [11, с.57]

Новобаста ба вазъи номусоиди кишвар олимони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб танҳо дар соли 1992 35 дастури методӣ, 21 васоити таълимӣ, 11 китоби дарсӣ, 12 коркарди методӣ, 13 монографияи калонҳаҷм навишта дастраси хонандагон намуданд [5, с.75-76].

Моҳи ноябри соли 1993 яке аз ректорони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб Самариддин Каримович Каримов ташаббус нишон дода, тавонист, ки нуфузи Донишгоҳро дар байни мактабҳои олии ҷумҳурӣ афзун гардонад. Акнун аксари докталабони ихтисосҳои иқтисодиёт, тиб, кимиё, биология, таърих, тарбияи ҷисмонӣ ба мактабҳои олии шаҳри Душанбе нарафта, ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб меомадагӣ шуданд [14, с.58].

Дар муддати 77 соли мавҷудияти хеш ин боргоҳи илму маърифат тавонист, ки теъдоди донишҷӯёнро аз 48 нафар то ба зиёда аз 11 ҳазор нафар, шумораи устодону муаллимонро аз 9 ба 558 нафар, миқдори кадрҳои дараҷа ва унвони илмидорро аз 5 номзади илм ба 8-нафар доктори илм, профессор, 60-нафар номзади илм дотсент, 22-нафар номзади илм, саромӯзгор 111-нафар, 314-нафар ассистентон расонад [6].

Ҳоло Донишгоҳ дорои беш аз 11 ҳазор нафар донишҷӯ, 10 факулта, 35 кафедра буда, аз рӯи 55 ихтисос барои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ҷумҳурӣ мутахассисони дорои таҳсилоти олиро тайёр менамояд.

Дар соли таҳсили 2020-2021 ҳайати профессорону омӯзгорони донишгоҳ 11 китоби дарсӣ, 16 монография, 20 васоити таълимӣ-методӣ ва зиёда аз 715 мақолаҳои илмӣ ва дигар маводи илмиро рӯи нашр овардаанд [6].

Донишгоҳ на танҳо ҳамчун маркази асосии тарбияи мутахассисони соҳаи маориф ва риштаҳои дигари хоҷагии халқ маъруф гардид, балки як зумра дастпарварони он ҳамчун арбобони сиёсӣ ва давлатӣ, олимону донишмандони номӣ,

хунармандону адибони мумтоз, журналистони варзида симои ҳақиқии донишгохро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он дар бехтарин вазъ муаррифӣ менамоянд.

Басо рамзист, ки сароғоз ва аввалин маркази илму маърифат дар ин водии зархез Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа буд. Арзи вучуд намудани донишгоҳ дар шаҳри Қўрғонтеппа як навъ пайванди гузашта ва имрӯзаи илму фарҳанги Вахшонзамин ва тақозои давру замон буд.

Лозим ба ёдоварист, ки Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа тифли кӯчаки даврони Истиклолияти ҷумҳурӣ мебошад. Дар тӯли 70 соли тантанаи Ҳокимияти Шўравӣ дар Тоҷикистон водии Вахш соҳиби таълимгоҳи мустақил нагашт. Дар ҳоле, ки дар дигар вилояту шаҳрҳо ҳар сол як донишгоҳи нав ба хотири касе ё чизе таъсис меёфт. Дар аксари навоҳии ин водӣ мутахассисони соҳибмаълумоти соҳаи маориф, муҳандисон, иқтисодчиён намерасиданд. Бо мақсади таҳсил маскунини ин водӣ маҷбур буданд, ки ба маркази ҷумҳурӣ, вилояти Сугд ё шаҳри Кўлоб азимат намоянд, вале чунин имконияти васеи иқтисодӣ на ба ҳар кас даст меод. Баъзеҳо мехостанд, ки аз истехсолот чудо нашуда, аз рӯйи тахассуси дилхоҳашон таҳсилро давом диҳанд. Ин таманно бошандағони водиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфт ва бадин минвол дар маркази вилояти Хатлон – шаҳри Қўрғонтеппа Донишгоҳи давлатӣ арзи ҳастӣ намуд. Таъсиси Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа дар Вахшонзамин як падидаи хеле муҳими фарҳангию маърифатӣ дар раванди таърих маҳсуб мегардад [9, с.6].

Донишгоҳи давлатии шаҳри Қўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав аввал ҳамчун филиали Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко соли 1978 ташкил шудааст. Сипас соли 1991 ба Донишкадаи давлатии педагогӣ ва аз соли 1992 ба Донишгоҳи давлатии ш.Қўрғонтеппа ба номи Н.Хусрав табдил ёфт, ки дар вилояти Хатлон дуҷумин боргоҳи илму маърифат доништа мешуд [7, с.1].

Аз 1 апрели соли 1991 тибқи Қарори девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 10 аз 11-уми марти соли 1991 ва фармоиши Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 16 аз 13-уми марти соли 1991 шубъа (филиал) ба донишкадаи мустақили омӯзгории шаҳри Қўрғонтеппа табдил ёфт.

Соли 1992 дар асоси Қарори девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 236 аз 24 июли соли 1992 ва фармоиши Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо №76 аз 1 сентябри 1992 донишкада ба Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа бадал гардид.

Дар соли аввали ифтитоҳ донишгоҳ дорои 4 факулта буд: факултаҳои физика, математика, забон ва адабиёти рус ва таҳсилоти ибтидоӣ. Дар соли 1993 дар Донишгоҳ тағйиротҳои сифатӣ миқдорӣ дар дар кори илмӣ, илмӣ-методӣ ба амал омаданд. Дар 17 кафедраи донишгоҳ 143-нафар омӯзгорон фаъолият мекарданд. Аз онҳо 2-нафар доктори илм, профессор, 17-нафар номзади илм, 20-нафар дотсентон ва ассистентон кор мекарданд. Коргарҳои ёрирасони таълимӣ 42 нафар буда, аз онҳо 9 лаборанти калон, 19 лаборант, 3 мудири кабинет, 2 инженер, 2 котибаи кафедра, 5 танзимгар машғули кор буданд.

Дар нимсолаи якуми соли 1993 дар донишгоҳ дар 84 гурӯҳ 1760/595 донишҷӯ, аз он ҷумла 366/164 дар факултаи филология, 471/67 дар факултаи математика, 388/25 дар факултаи физика, 435/210 дар факултаи омӯзгорӣ, 100/38 дар факултаи тиббӣ таълим мегирифтанд [8, с.2].

Дар солҳои аввали фаъолият кормандони донишгоҳ аз 17 кафедраи мавҷудбуда, 1 монография, 8/12 дастури таълимӣ, 8/1 мақолаҳои илмӣ методӣ, 11/7 мақолаи илмӣ, 16/0 тезис, 63 мақолаи илмӣ омавӣ рӯй чоп оварданд [8, с.23-24].

Бинобар талаботи бозори меҳнат дар Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав дар соли 2012-2013 18 ихтисоси нав қабул карда шуд [6, с.9].

Фаъолияти илмии устодони донишгоҳ имрӯзҳо боиси тавачҷуҳ аст. Олимони донишгоҳ дар 40 самт аз рӯи 65 мавзӯ фаъолияти илмӣ бурда истодаанд. Алҳол дар донишгоҳ 14 нафар докторони илм, профессорон ва 92 нафар номзадҳои илм, дотсентон кор мекунанд.

Соли 2012 нахустин бор аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули донишҷӯён ба шубъаи магистратура иҷозат дода шуд. Айни ҳол,

464 нафар магистрантҳо дар донишгоҳ машғули таҳсиланд ва имрӯз хониш дар магистратура ба ҳукми зинаи устувори таҳсилот табдил ёфтааст [13,с.11]. Дар соли 2016 бошад, дар донишгоҳ 10 ихтисоси нав қабул карда шуд [9,с.9].

Имрӯзҳо бо гузашти вақт донишгоҳ ба маркази илму фарҳанг мубаддал гашта, дар он донишҷӯён тариқи рӯзона ва ғоибона ба таълим фаро гирифта шудаанд. Дар донишгоҳ 13 факултет, 45 кафедра ва 71 ихтисос амал менамояд, ки 37-тои он ихтисосҳои омӯзгорӣ ва 34-тояшон ихтисосҳои ғайриомӯзгорӣ мебошанд. Коллеҷи омӯзгорӣ ва литсей низ ба сохтори донишгоҳ шомиланд. Дар тӯли беш аз 40 соли фаъолият донишгоҳро бештар аз 50 ҳазор нафар донишҷӯён хатм кардаанд, ки айни ҳол дар риштаҳои мухталифи хоҷагии халқи кишвар қору фаъолият карда истодаанд.

Донишгоҳ дорои 9 бинои таълимӣ бо теъдоди умумии 416 адад ҳуҷра, ки аз он: 162 адад синфхона, 41 адад кабинети таълимӣ, 22 адад озмоишгоҳҳои таълимӣ, 3785 адад миз, 7570 адад курсӣ, 2 кабинети лингофонӣ мебошад. Ҳамчунин, дар ихтиёри донишҷӯён ду адад майдонча, 2 толори варзишӣ, як маҷмааи варзишӣ ба ҳама шароити замонавӣ ва хобгоҳ қарор дорад. Ҳайати омӯзгорони донишгоҳ 762 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин шумора 20 нафари онҳо доктори илм, профессор, 165 нафар номзади илм, дотсент, 29 нафар саромӯзгор, 355 нафар омӯзгор ва 213 нафар ассистентон мебошанд.

Айни замон, дар донишгоҳ беш аз 649 адад компютер, 105 тахтаи электронӣ, 134 адад принтер, 70 адад экран, аз ҷумла 6 адад дастгоҳи бузургҳаҷм барои формати А-3, 4 адад сервер ва 3 адад сканери махсус барои коркард ва санҷиши тестҳо мавҷуд мебошад.

Донишгоҳ ба воситаи кабели нури бо шабакаи байналмилалии интернет васл шудааст. Инчунин, дар китобхонаи электронии донишгоҳ, ки бо компютерҳои навтарин таъмин карда шудааст, технологияи WiFi (интернети бесим) мавриди истифодаи васеъ қарор дорад.

Ҳайати профессорону устодони донишгоҳ дар 45 кафедра муттаҳид шуда, ба корҳои илмию таҳқиқотӣ ва илмию методӣ машғул мебошанд. Имсол корҳои илмию таҳқиқотӣ дар донишгоҳ аз рӯи 45 равия сурат гирифт, ки зиёда аз 70 мавзӯро дар бар мегирад. Олимону устодони донишгоҳ натиҷаи фаъолияти илмияшонро дар 1316 номгӯи қор, аз ҷумла 422 монография, 61 китоби дарсӣ, дастури методию васоити таълимӣ ва барнома, 182 мақолаҳо дар маҷаллаҳои КАО назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ФР, 66 гузориш дар конференсияҳои симпозиумҳои байналмилалӣ, 305 гузориш дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ 643 гузориш дар конференсияҳои вилоятию донишгоҳӣ ва 3 нахустпатент нашр намуданд. Соли 2021 барои иҷрои се мавзӯи фармоишӣ 9 нафар докторони илму профессорон ва 5 нафар номзадҳои илм, 1 нафар саромӯзгор чамъ 16 нафар машғул буданд.[12].

Яке аз донишгоҳҳои дигаре, ки дар тайёр кардани кадрҳои педагогӣ дорои маълумоти олии дар соҳаи соҳибистиклолӣ сахми сазовор гузоштааст ин Донишгоҳи давлатии Данғара мебошад. Донишгоҳи давлатии Данғара бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2-юми майи соли 2013, № 205 дар заминаи филиали Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур дар ноҳияи Данғара бо мақсади таъмин намудани талаботи муассисаю корхонаҳои минтақа бо кадрҳои дорои дараҷаи таҳассусӣ таъсис ёфтааст. Донишгоҳ дорои тамоми шароити муосири қору таҳсил буда, барои таҳсили донишҷӯён синфхонаҳои барҳаво ва мучаҳҳаз бо воситаҳои замонавии таълим, хобгоҳҳои замонавӣ барои истиқомат сохта шудаанд [15].

Шумораи умумии ҳайати омӯзгорони донишгоҳ ба 260 нафар мерасад, ки аз онҳо омӯзгорони доимӣ (ҳамкор ва штатӣ) 225 нафар мебошанд. Шумораи омӯзгорони штатӣ ба 172 нафар баробар аст, ки аз онҳо 2 нафар доктори илм, 28 нафар номзади илм мебошанд. Шумораи омӯзгорони то 35 сола ба 128 нафар мерасад, ки аз онҳо 4 нафар дорои унвони илмӣ мебошанд.

Фаъолияти таълимӣ, тарбиявӣ ва илмию фарҳангӣ дар Донишгоҳи давлатии Данғара ҳамчун муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Барномаи

идоракунии сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.03.2013, № 497), Оинномаи Муассисаи давлатии Донишгоҳи давлатии Данғара (фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.12.2017, № 6608) ва дигар ҳуҷҷатҳои меърию ҳуқуқӣ ба роҳ монда шудааст.

Дар асоси Иҷозатнома оид ба ҳуқуқи пешбурди фаъолияти таълимӣ АУ 0001865 (фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.07.2015, № 2024) ва замима ба иҷозатномаи мазкур аз 31.07.2017 қабули донишҷӯён дар зинаи бакалавриат аз рӯи 64 ихтисос, магистратура 17 ихтисос, аспирантура 20 ихтисос ва қабули шунавандагон ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ аз рӯи 33 самт ба нақша гирифта шудааст [15].

Дар айни замон, теъдоди умумии донишҷӯёни донишгоҳ ба **5661** нафар мерасад, ки аз ин 4722 нафар дар таҳсилоти рӯзона ва 939 нафар дар шӯбаи фосолавия ғоибона таҳсил менамоянд. Соли таҳсили 2017-2018 донишгоҳро 562 нафар донишҷӯён, аз ҷумла 280 нафар бо дараҷаи мутахассис хатм карданд.

Дар асоси Иҷозатнома оид ба пешбурди фаъолияти таълимӣ ва замимаи ҳуҷҷати мазкур соли таҳсили 2018-2019 дар Донишгоҳи давлатии Данғара донишҷӯён аз рӯи 82 ихтисос дар зинаи бакалавриат, аз ҷумла 8 ихтисос дар зинаи мутахассис (марҳилаи ниҳой) таҳсил менамоянд. Дар зинаи магистратура аз рӯи 8 ихтисос 87 нафар магистрантон, аз ҷумла 51 нафар дар курси 1-ум ва 36 нафар дар курси 2-юм таҳсил менамоянд.

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи сифати таҳсилот раёсати донишгоҳ дар ҳамкорӣ бо дигар муассисаҳои таҳсилоти олии илмӣ соли 2020 35 нафар омӯзгорони соҳибкасбро ҳамчун ҳамкор ба фаъолияти педагогӣ ҷалб намудааст, ки аз онҳо 13 нафар профессорон ва 10 нафар дотсентон мебошанд.

Донишгоҳ дар шакли маҷмааи таълимӣ (кампус) бунёд ёфта, аз бинои асосӣ, инчунин 2 хобгоҳи 9 ошёна бо беш аз 1000 ҷойи хоб барои донишҷӯён, 3 бинои истиқоматии 5 ошёна бо 60 хуҷра барои омӯзгорон, толори варзишӣ бо 450 ҷойи нишаст, толори мунаққашӣ фарҳангӣ бо 530 ҷойи нишаст, ошхона бо 300 ҷойи нишаст, китобхона барои ниғаҳдории 650 ҳазор адад китоб ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст, ки барои 4 ҳазор нафар донишҷӯ дар як баст пешбинӣ шудааст. Раёсати донишгоҳ барои беҳтар намудани шароити таҳсил ва ташкили фаъолони раванди таълим чораҳои зарурӣ андешида, шумораи синфхонаҳои таълимиро ба 115 адад бо фарогирии 6146 ҷойи нишаст расонидааст [15].

Албатта бо ташаббус ва ибтикороти Сарвари маорифпарвари кишвар Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва марказҳои вилоятҳои ҷумҳурӣ муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар фаъолият доранд, ки дар аксари онҳо мутахассисони соҳаи маориф омода карда мешаванд, ки дар рушди ин соҳаи калидии кишвар саҳми босазое мегузоранд [17].

#### Адабиёт:

1. Абдулло Ҳ., Куганов И., Сайвалӣ Г., Шарофат Х. Рушди омӯзгорӣ аз баракати истиқлолияти давлатӣ. Кӯлоб.- 2016.с.280
2. Абдулло Ҳабибулло. Донишгоҳи давлатии Кӯлоб-ифтихори илму маориф. Пайёми. ДДК ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (маҷлаи илмӣ) 2 (13) 2015.
3. Абдуллоев М.Х. Нақши истиқлолият дар рушди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ/ Исмоилов З.И//Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Навгониҳо дар таҳсилоти олии касбии муосир». (ш.Кӯлоб, 19-марти соли 2021). Кӯлоб:2021,с.-79
4. Абдуллоев М.Х., Аъзамов Х.С., Аллоева Ҳ.Х. Ислоҳот ва рушди маорифи Тоҷикистон дар солҳои Истиқлолияти давлатӣ. Душанбе, ҶДММ “ПРОМЭКСПО” Душанбе.-2016.-100.с.

5. Абдуллоев М.Х. Мақоми маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиклол. Душанбе-2011.саҳ.123
6. Анвори дониш №5 (329), 25-уми апрели соли 2022
7. Бойгонии давлатии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.з. 360, рӯйхати 21, д. 1140, в.1.
8. Бойгонии давлатии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.з. 360, рӯйхати 21, д.254, в.2/24.
9. Донишномаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Душанбе, 2018. – 400 саҳ.
10. Обидов И. Очерки мухтасари таърихи маорифи халқи Тоҷикистон. Душанбе, «Ирфон» 1965,с 32
11. Раҳимов Ф.Мақтаби Олӣ: мушкилот ва зарурати ислоҳот.//Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият.-с.97
12. Фуруғ. 1 март соли 2022. № 7 (472)
13. Худоёрзода Р.С., Муродиён. Ҳ.Ғ., Комилӣ А.Ш. Донишномаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Душанбе, 2018. – 400 саҳ.
14. Шарифов Д. Боргоҳи илму маърифат.//Монография. Шарифов Д. Душанбе-2006.
15. <http://dsu.tj/home/category/3> (санаи истифодабарӣ: 27.12.2020)
16. <http://ddst.tj/sohai-maorif-maqomi-shoista-kasb-menamoyad/> (соҳаи маориф мақоми шоиста касб мекунад.) 05.04.2022
17. <http://hhdtkhatlon.tj/node/26206> (Маориф – пояи асосии рушди давлат ва миллат аст) 05.04.2022.

### **ТАШКИЛЁБИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ОМУЗГОРӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН**

Мақолаи мазкур ба яке аз мавзӯҳои муҳим “Ташкил ёбии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ дар вилояти Хатлон” бахшида шудааст.

Муаллиф дар тадқиқоти худ, оиди таърихи таъсиси Донишгоҳҳои олии омӯзгорӣ дар вилояти Хатлон ва нақши онҳо дар тайёр намудани кадрҳои омӯзгорӣ, ҳамчунин, зинаҳои ташаккул ёбии ин даргоҳҳои илму маърифатро дар замони Шӯравӣ ва истиқлолияти давлатӣ баён намудааст.

Аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ халқи тоҷик аз пирӯзиҳои он сарфарозу ифтихорманд гашта, ҳар як дастовардҳои онро эҳтиёткорона хифз менамояд.

Албатта вазъи нобасомони сиёсии ҷумҳурӣ дар ибтидои солҳои 90-ум ба мактабу маориф алалхусус муассисаҳои олии ҷумҳурӣ низ таъсири амиқи худро гузошт. Аз назари иқтисодӣ ҷумҳурӣ зиёда аз 7 млрд доллари амрикоӣ зарар дида аз ҷиҳати маънавӣ зарари расида ба пойгоҳи моддию таълимии донишгоҳҳои вилояти Хатлон таъсири бесобиқа расонид.

Хусусан тадбирҳои пешгирифтаи ҳукумат ба Донишгоҳҳои вилояти Хатлон бе таъсир намонда пояи моддию техникийи ин муассисаҳои олий торафт пурқувват мегардад ва ин тадбирҳо асоси баланд гардонидани сатҳу сифати таълим маҳсуб меёбанд ва ташаккули ҳамаҷонибаи ҷомеа, умуман ояндаи кишвар аз вазъи ин муассисаҳои олий низ вобаста аст.

**Калидвожаҳо:** Истиқлолият, Тоҷикистон, ваҳдат, маориф, мактаб, донишгоҳ, донишкада, муаллимон, донишҷӯён, таълим, тарбия.

### **ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Данная статья посвящена одной из важнейших тем «Организация учреждений высшего профессионального образования и обучения в Хатлонской области».

В своем исследовании автор описывает историю создания высших педагогических вузов Хатлонской области и их роли в подготовке учителей, а также



этапы становления этих учреждений науки и образования в советское время и в период государственной независимости.

С первых дней обретения государственной независимости таджикский народ гордится своими достижениями и бережно оберегает каждое свое достижение.

Конечно, политические положение стране в начале 1990-х годов оказали глубокое влияние на школы и образование, особенно на высшее. С экономической точки зрения страна понесла более 10 миллиардов долларов США, что нанесло беспрецедентный ущерб материально-образовательной базы вузов Хатлонской области.

В частности, меры, принимаемые государством в отношении вузов Хатлонской области, заключаются в укреплении материально-технической базы данных учреждений, что является основой повышения уровня и качества образования, общего развития общества и будущего страны.

**Ключевые слова:** Независимость, Таджикистан, единство, образование, школа, университет, институт, преподаватели, студенты, образование, воспитание.

### **ORGANIZATION OF INSTITUTIONS OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINING IN KHATLON REGION**

This article is devoted to one of the most important topics "From the history of the formation of higher educational institutions in the Khatlon region."

In his study, the author describes the history of the creation of higher pedagogical universities in the Khatlon region and their role in the training of teachers, as well as the stages of the formation of these institutions of science and education in the era Soviet and during the period of state independence.

Since the first days of gaining state independence, the Tajik people have been proud of their achievements and carefully guard each of their achievements.

Of course, the political situation in the country in the early 1990s had a profound effect on schools and education, especially higher education. From an economic point of view, the country suffered more than 10 billion US dollars, which caused unprecedented damage to the material and educational base of universities in the Khatlon region.

In particular, the measures taken by the state in relation to the universities of the Khatlon region are to strengthen the material and technical database of institutions, which is the basis for improving the level and quality of education, the overall development of society and the future of the country.

**Key words:** Independence, Tajikistan, unity, education, school, university, institute, teachers, students, education, upbringing.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Исмоилов Зафар Иброхимович ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға 735360 ҶТ.ш.Кӯлоб кӯч. С.Сафаров 16. E-mail:zafar-0807@mail.ru Тел.: 918107207.

**Сведения об авторе:** Исмоилов Зафар Иброхимович, ассистент кафедры истории таджикского народа. Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес 735360 РТ, ул. Куляб, ул. С.Сафарова, 16. E-mail:zafar-0807@mail.ru Тел.: 918107207.

**Information about the author:** Ismoilov Zafar Ibrokhimovich, assistant of the department of the history of the Tajik people. Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address 735360 RT, st. Kulyab, st. S.Safarova, 16. E-mail: zafar-0807@mail.ru Phone 918107207.

ТДУ: 930 (2- тоҷ)  
ТКТ: 63 (2- тоҷ)  
С-21

## ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ТҶҶ ДАР САРЧАШМАИ ИЛМӢ - ТАЪРИХИИ «БАДОЕЪ-УЛ-ВАҚОЕЪ»-И ЗАЙНИДДИН МАҲМУДИ ВОСИФӢ

Сайдалиев Р.А.

### Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Халқи тоҷик дорои анъана, маросим ва ҷашнҳои гуногуне мебошад, ки тадқиқ ва таҳлили он барои пажӯҳишгарони илми таъриху мардумшиносӣ аз аҳамият холӣ нест.

Аслан анъана – маҷмуи арзишҳои миллӣ (ҳалқӣ) буда, аз насл ба насл мегузарад. Сартарошони домод, саршӯёни арӯс, хинобандон, дугонаталбон, ордбезон, тахтзанон ва ғайра.

Маросим аз рӯи хислати худ муносибатҳои муайяни иҷтимоии аҳолиро ифода мекунад, ки дар тӯли таърих, шаклу зӯхуротҳои худро тағйир дода, то ба замони мо омада расидааст. Маросими тӯии хонадоршавии фарзанд, азодорӣ, хатнасур ва ғайра.

Ҷашнҳо низ ҳамчун падидаи алоқаманд ба ҳаёти иҷтимоии мардум аз қадим вучуд дошта, баробари инкишофи ҷомеа хислат ва хусусиятҳои худро тағйир дода омадааст. Ҷашни таваллуд, гаҳворабандон, сартарошӣ, дандонбарорӣ, роҳгардӣ, номмонӣ, гӯшворандозӣ ва ғайра.

Яке аз масъалаи мавриди омӯзиш қарордодаи мо дар асари таърихӣ «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ маросими тӯӣ мебошад. Маънои тӯӣ ин базм ва шодию хурсандӣ мебошад. Дабдабаи аз ҳад зиёд, сарфу хароҷоти бисёр, майнӯшию қадаҳбардорӣ, суханони беҳаё ва рақсу бозиҳои бемаънӣ, қадри тӯӣро батамом мекоҳонанд. Ҷашни арӯсии тоҷикон дар ҳаёти маънавияи иҷтимоӣ мақоми махсусро ишғол менамуд. Мақсади асосии тӯӣ арӯсию домодӣ аз бо ҳам пайвастанӣ сарнавишти ду навҷавон иборат аст. Бояд қайд намуд, ки ин анъанаи миллӣ дорои ҷиҳатҳои педагогӣ, психологӣ буда, ҳиссиёту ҳаяҷон, хурсандӣ, баробарии зану мард, ташкили оила, уҳдадорӣ мард, инсондӯстиро ифода мекард. Вожаи тӯӣ аз забони туркӣ гирифта шуда, маънои ҷашн, ид, маросими хурсандиро, ки ба муносибати арӯсӣ барпо мегардад, ифода мекунад [1, с. 382].

Тӯӣ дар асари Зайниддини Восифӣ «Бадоеъ-ул-вақоеъ» дар 5 ҷой дучор омадааст, ки тарзи иҷрои ҳоси худро дорад. Тавре Восифӣ ишорат намудааст: «Алҳосил гӯсфандон ва аспон куштанд ва тӯӣе рост карданд [2, с. 665]. Ё ин, ки «Баъд аз он мардуми маҳалларо ҷамъ карда, чунончӣ расм ва одат бошад, тарҳи тӯӣ андохтанд» [3, с. 983].

Ҷашн ва ё маросими тӯӣ ҳамчун падидаи таърихӣ – миллӣ, ҳоси тамоми гурӯҳҳо ва ҳайати этникии мардумони олам низ мебошад, ки мақсади он барпо намудани оилаи нав ба шумор меравад. Вобаста ба вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии мардумон, ба назар гирифтани вазъи молию маишии тарафи арӯс ва домод дар дараҷаи муайян, ҷои муайян, ҳалқай пайвандон барпо гардида, онро муҳаққиқони соҳа ба се давраи муайян тасниф намудаанд: арафа ё тайёрии тӯӣ, тӯӣ калон (никоҳ) ва маросими хотимаи тӯӣ [4, с. 14].

Маросими тӯӣ тоҷикон аз рӯи анъанаи миллӣ ба чунин давраҳо тақсим карда мешавад: хостгорӣ, тӯӣ фотиҳа, қалинг ё туқузбарӣ, никоҳ, рӯйбинон.

Қадами нахустини тӯӣ аз хостгорӣ шуруъ мегардад. *Хостгорӣ* дар асари Восифӣ «Бадоеъ-ул-вақоеъ» танҳо дар 3 ҷой дучор гардидааст, ки «...ба хоҷаи бозаргон гуфт, ки барҳез (ва) Табрес рав ва фалон духтар, ки мазкур шуд (аз барои ин писар) хостгорӣ кун» [3, с. 806-807].

Нақши хостгорон дар бунёди оила хеле бузург аст. Хостгорон аз ду нафар зан ва мардони чашми кордон иборат буда, барои интихоби арӯс мебароманд. Онҳо барои розӣ кунонидани падару модари духтар нақш мебозиданд. Пурсучӯи онҳо баъзан дуру дароз тӯл мекашид. Онҳо дар ҷустуҷӯи духтари зебо ва қоматбаланду тарбиядида мебароманд. Духтари боинтизом, боадаб, бошарму ҳаёро келин интихоб менамуданд. Ҷустуҷӯ ва интихоби арӯс моҳҳо ва баъзан солҳо давом мекард. Зарбулмасали «Хока гирӣ аз хоктӯдаи баланд гир», «Як дар баста сад дар кушода» дар вақти интихоби арӯс ва духтаркобӣ дар байни тоҷикон бештар маълуму машхур буданд. Мурод аз «хоктӯдаи баланд» оилаи сарватманд ва ба обрӯй аст.

Хостгоронро дар водии Кӯлоб ва Варзоб духтархушкун, авсакол, дар Суғд, Самарқанд ва Ҳисор завҷӣ, дар ноҳияи Айнӣ духтарталб, дар Қаротегину Дарвоз гапрасон, хостгор меномиданд.

Риштаҳои дӯстии байни ду тараф арӯс ва домодро ба воситаи хостгорон барпою мустаҳкам мекарданд. Қадами нахустини хостгорӣ баъди ризоияти падару модари арӯс ба маросими ноншиканон анҷом меёфт. Дар замони зиндагонии Зайниддини Восифӣ шахси хостгор пеш аз ҳама хароҷоти тӯй ва қалинги духтарро муайян карда, аз натиҷааш ба падар ё домодшаванда хабар меод. Дар ҳолати навишта додани хароҷоти тӯй ба дасти хостгорон он бояд иҷро мешуд. Чунончӣ: «Равед ва панҷоҳ калла қанд ва панҷ ман қарз лиму ва панҷ ман нахуди қандӣ гиред, баъд аз он ба бозори гӯсфанд рафта, панҷоҳ гӯсфанди фарбеҳ гирифта биёваред ва бист суф мураббаъ ва панҷоҳ (тоқ) зарбофти навъи олий бихаред» [3, с. 978-979].

Маросими дигаре, ки дар асари Восифӣ «Бадоеъ-ул-вақоеъ» ишорат шудааст, *фотиҳа мебошад*, ки дар 2 ҷой дучор омадааст. Маросими фотиҳаро дар водии Ҳисор тукузбарӣ, фотиҳадихӣ дар Суғд, Бухоро ва Самарқанд фотиҳа ё тӯи фотиҳа меноманд. Ин маросим дар хонаи арӯс барпо мегардид. Ба ин муносибат дар хонаи арӯс таомҳои гуногун мепухтанд. Фотиҳа ин пайвасти ибтидоии риштаи дӯстии ду оила буда, рафту омади қудоён баъди он ба таври расмӣ оғоз меёфт. Ин маросим аз гирифтани қалинг барои арӯс иборат аст. Пардохти қалинг (махр) барои арӯс дар асрҳои XV-XVI байни мардуми тоҷик ва ўзбек низ дида мешуд. Дар вақти гирифтани қалинг ҷиҳатҳои иҷтимоию иқтисодии ду тараф ба инобат гирифта мешуд. Давраи аввали маросими қалинг аз қинғолбозӣ, рӯйпанаҳкунӣ, парчабуррон, маслиҳати тӯй, қалингбарӣ; даври дуюми он бошад, аз қоидаҳои сартарошони домод, саршӯёни арӯс ва никоҳ иборат аст.

Масъалаи дигари марбути тӯй никоҳ мебошад, ки дар асари Восифӣ «Бадоеъ-ул-вақоеъ» дар 12 ҷой дучор омадааст. Бояд ибрази андеша намуд, ки ақди никоҳ дар байни зан ва мард баста мешуд. Дар ин бора Восифӣ менависад, ки «Мавлоно Тойибӣ он занро ба вай никоҳ кард» [3, с. 985]. Аксар маврид бастанӣ ақди никоҳ дар хонаи арӯс ба иҷро мерасид ва тағо ва наздикони арӯс дар он иштирок мекарданд. Ин вазифаро домуллоимоми маҳалла бар ўҳда дошт. Домулло арӯсу домодро дар арӯсхона рӯ ба рӯ шинонида, хутбаи никоҳро хонда тамом мекард. Дар никоҳ бастанӣ ду нафар шоҳиди мард шарт аст. Ин суннати пайғамбари ислом Ҳазрати Муҳаммад (С) аст. Тибқи таълимоти ислом ва насихати паёмбарамон Муҳаммад (С) фармудааст: Издивоҷ кардан суннат аст ҳар, ки тарк кунад аз уммати ман нест. Ибтидо аз духтар мепурсиданд. Шумо бинти фалонӣ нафсу нафисаи худро ба ҳамин ҷавони ҳозир истода, фалонӣ ибни фалонӣ бе ягон маҷбурият вақолатан бахшидед. Домулло ё шахси онро ивазкунандаи донишманди аҳли ислом ин ҷумларо бо овози баланд се бор такрор мекард. Духтар, «тану нафсамро бахшидам» мегӯяд. Боз мард Шумо ибни фалонӣ бинти фалониро ба занӣ қабул кардед. «Ҳа қабул кардам мегуфт». Бо ҳамин ақди никоҳ ба анҷом расида, онҳо зану шавҳари расмӣ мегардиданд.

Мақсад аз бастанӣ ақди никоҳи байни зан ва мард аз он иборат буд, ки мард ўҳдадор буд, ки занро то муддати муайян танҳо нагузорад, бо хӯрок ва пулу мол таъмин намояд. Ба ў ҷабру зулму раво набинад ва ғайра. Устод ва муаррихи тоҷик А. Ҷалилов дар таҳқиқоти хеш дар мавриди бастанӣ ақди никоҳ чунин менависад: «Мусулмон ҳуқуқ дошт, танҳо бо мусулмонзан хонадор шавад. Никоҳи байни мусулмон ё мусулмонзан бо

шахси пайрави дини дигар баръакс манъ карда мешуд. Дар он сурат иҷозат дода мешуд, ки агар охири исломро қабул намояд ва мусулмон гардад» [4, с. 33].

Дар замони зиндагонии Зайниддин Восифӣ низ *талок*, яъне роҳи чудошавии мард аз зан вучуд дошт. Дар ҳолати боҳам созгор наомадани ду тараф мард занашро талок меод, дар ҳолате, ки шохидон бошанд. Чунончӣ: «Шайх фармуданд, ки маро маблағе харч шуда, он зан гуфт, ки ду миқдор он чӣ харч шуда, аз моли ман гир ва маро талок деҳ» [3, с. 985].

Занон дар тобеияти мардони оила қарор доштанд. Талок ин роҳи ҷудоии зан аз мард ва мард аз зан буд. Баъди ҷудой онҳо метавонистанд аз нав хонадор шаванд. Лекин лаззат ва ширинии ҳаёти аввалаи хешро пайдо намудани тарафайн хеле мушкил буд. Зани талок гирифта, дар ин давра то ба никоҳи дигар мард намебаромад, никоҳ ба шавҳари аввалааш ҷоиз ва дуруст ҳисоб намешуд. Дар ин ҷо зикр намудан лозим аст, ки фарзандони аз ин зан тавлидёфта ҳаромӣ ҳисоб мешуданд. Агар тарафҳо баъди гузашти муддати муайян пушаймон шуда, ба идомаи зиндагонӣ майл дошта бошанд, аз нав ақди никоҳ баста рӯзгори хонадориашро идома меоданд.

Масъалаи дигаре, ки мувофиқ ба шариат ба роҳ монда шуда буд, ҳалола мебошад, ки танҳо дар як ҷойи асар дучор омадааст. Чунончӣ: «Ҳазрати султон ба муҳодим гуфтанд, ки равед ва ҳамчунон созед, ки ин зан ба шавҳари худ ҳалола шавад» [3, с. 685]. Ҳалола ин роҳи бо ҳам ҳалол будан, дуруст будан аз нуқтаи назари шариат ва қонун ва ризои худ расидани зани талокгирифта мебошад, ки имрӯзҳо дар байни мусулмонон вучуд дорад.

Аҳкоми дин ва ирс ба андозае печида буд, ки рӯҳониён ҳар чӣ меҳостанд мекарданд ва дар ин замина ихтиёроте доштанд, ки дар ҳеҷ шариате ба рӯҳониён надодаанд. Тавре Зайниддини Восифӣ дар бораи табақаи ашрофи аҳди Темурӣ менависад, Ҳар кадом аз онҳо чанд зани ақдӣ доранд, вале иддаи занони ғайриақдӣ бештар аст. Низоми хонаводагии занон мураккаб буда, ин масоил пеш аз ҳама ба тавоноии молӣ ё ҷинсӣ вобастагӣ дошт. Мардони камбизоат ба таври қуллӣ беш аз як зан надоштанд. Раиси хонавода (кадхудо) ба шумор мерафт. Маҳбубтарин зан ва соҳиби ҳуқуқи комила маҳсуб шуда ва ўро подшоҳзан ё зани мумтоз меномиданд. Аз ў пасттар зане буд, ки унвони хидматкорӣ дошт ва ўро зани хидматгор ё ҷокарзан мегуфтанд. Ҳуқуқи қонунии ин ду навъ завҷа мухталиф буд. Шавҳар вазифадор буд, ки то охири умр зани мумтози худро нон диҳаду нигоҳдорӣ намояд.

Духтар мустақилан ҳаққи ихтиёри шавҳар қардан надошт. Ин ҳақ ба падар ихтисос дошт. Агар падар дар қайди ҳаёт набуд, шахси дигаре иҷозаи шавҳар додани духтарро дошт. Ин ҳақ нахуст ба модар тааллуқ мегирифт ва агар модар мурда буд, мутаваҷҷеҳи яке аз амакҳо ё тағоҳи ў мешуд.

Шавҳар бар амволи зан вилоят дошт ва зан бидуни иҷозаи шавҳар ҳақ надошт дар амволи хеш тасарруф кунад. Ҳар гоҳ шавҳаре ба зани худ мегуфт: аз ин лаҳза ту озод ва соҳибихтиёри худат ҳастӣ, зан бад ин васила аз назди шавҳари худ дур шуда, иҷозат меёфт шавҳари дигарро интихоб намояд. Зани мумтоз ва писаронаш ҳаққи ирс доштанд. Ҷокарзан ва фарзандони ў ҳаққи ирс надоштанд.

Ба андешаи мо дар ин давраи асримиёнагии феодалӣ амалҳои зиёди дар пойбанд нигоҳ доштани инсонҳо дида мешуд, ки ин амали манфӣ мебошад.

Тавре, ки мардумшиноси барҷастаи рус Токарев С. А. дар бораи ҳаёти оилавии мардуми Осиёи Миёна чунин овардааст: «Тамомии ҳаёти оила тибқи одат ва ҳуқуқи мусулмонон (шариат) ба тартиб андохта мешуд. Дар оила яккасардор мард ба ҳисоб мерафт. Занон ягон хел ҳуқуқро доро набуданд. Кори асосии онҳо ба шавҳар итоат қардан буд. Аҳволи занон ниҳоят вазнин буд. Дар оянда тамомии вазнинии кори хонаро бар зимма дошт. Аз ҳаёти ҷамъиятӣ зан қомилан дар қанор монда буд» [5, с. 325-326].

Ба андешаи мо дар асрҳои XV ва XVI урфу одатҳои тӯй аз қоидаҳои гуногун ва вазнинии иқтисодӣ издивоҷ, хостгорӣ, фотиҳа, никоҳ, тӯй, талок, ҳалола иборат буда, дар гузаронидани тӯйҳо дар ҳаёти мардумон тибқи урфу одатҳои исломӣ гузаронида мешуданд. Бисёре аз суннатҳои ҳислати динӣ доштаи маросимҳо дар айни замон арзишҳо ва хусусиятҳои баргузори худро ба қуллӣ дигаргун кардаанд.

#### Адабиёт:

1. Фарҳанги забони тоҷикӣ, қ. 2. Нашриёти «СЭ».М .1969. -С. 382.
2. Зайниддин Восифӣ. Бадоеъулвақоъ.Матни интиқодӣ бо муқаддима ва феҳрастҳо ба қалами Болдыров А.Н. [Матн]/ А.Н. Болдыров М. ИВЛ. 1961. к. 1 . -С. 665.
3. Зайниддин Восифӣ. Бадоеъ-ул-вақоъ.Болдыров А.Н. [Матн] / А.Н. Болдыров М. 1961 .к. 2. -С. 983.
4. Зехниева Ф. Сурудҳои маросими тӯи тоҷикон.[Матн]/ Ф. Зехниева Нашриёти «Дониш», Душанбе-1978, -С. 14.
5. Зайниддин Восифӣ. Бадоеъ-ул-вақоъ.Болдыров А.Н. [Матн] / А.Н. Болдыров М. 1961 .к. 2.-С. 806-807.
6. Зайниддини Восифӣ. Бадоеъ-ул-вақоъ. Болдыров А. Н. [Матн]/ А. Н. Болдыров М. 1961. қ. 2. -С. 978-979.
7. Зайниддини Восифӣ. Бадоеъ-ул-вақоъ. Болдыров А. Н. [Матн]/ А. Н. Болдыров М. 1961. қ. 2. -С. 985.
8. Джалилов А. Из истории положения женщин Средней Азии до ислама и после распространения ислама.[Текст] / А. Джалилов.- Издательство «Ирфон». Душанбе, 1974.- С. 33.
9. Зайниддин Восифӣ. Бадоеъ- ул-вақоъ. Болдыров А. Н [Матн] / А.Н. Болдыров. М. 1961. к. 2. - С. 985.
10. Зайниддин Восифи . Бадоеъ-ул-вақоъ. Болдыров А.Н. [Матн] А.Н. Болдыров М .1961. к. 2. - С. 685.
11. Токарев С. А. Основы этнографии. [Текст] С. А. Токарев. М. Издательство «ВШ» 1968 . - С. 325-326.
12. Ш. Абдуллоев. А. Мардонова, Р.Чумъева, М. Забарова, З. Дӯстов «Дар ҷустуҷӯи фарҳанги Водии Ҳисор» . Душанбе- 1992. 82 с.
13. Мусофиров К. Ном ва номгузорӣ. [Матн]/ К.Мусофиров. Душанбе-2008. 10 с.
14. Айнӣ С. Восифӣ ва хулосаи «Бадоеъ-ул-вақоъ».[Матн] /С. Айнӣ. Нашриёти давлатии Тоҷикистон. Сталинобод-1956. 314 с.
15. Сайдалиев Р. «Бадоеъ-ул-вақоъ»-хулосагирии илмӣ-таърихӣ ва таҳлили этнографӣ.[Матн]/ Р. Сайдалиев. Душанбе. «Ирфон»-2019. 168 с.
16. Устод Муртазо М. Хадамоти мутақобили ислом ва Ирон. [Матн]/ М. Мутаҳҳарӣ. Ройзании фарҳангии Ҷумҳурии Ислामी Ирон дар Тоҷикистон. Душанбе-1999. 550 с.

#### **ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ТҶҲ ДАР САРЧАШМАИ ИЛМӢ - ТАЪРИХИИ «БАДОЕЪ-УЛ-ВАҚОЪ»-И ЗАЙНИДДИН МАҲМУДИ ВОСИФӢ**

Асари муаррихи тавонои тоҷик Зайниддин Маҳмуди Восифӣ бо номи «Бадоеъ-ул-вақоъ» воқеаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ охири асри XV ва аввали асри XVI-ро, ки дар қаламрави вилоятҳои Хуросон ва Мовароуннаҳр ба вуқӯъ омадаанд дар бар мегирад.

Мо таърихро аз рӯи манбаъҳо, яъне аз рӯи сафарномаҳои саёҳатномаҳо, васиятномаву зафарномаҳо, шохномаву ёддоштҳои гузаштагон меомӯзем. Дар асрҳои миёна дар байни маруми тоҷик анъана, маросим ва ҷашнҳои зиёде мавҷуд буданд, ки баробари инкишофи ҷомеа рушду пешрафт мекарданд. Яке аз анъанаҳои қадимаи мардуми тоҷик тӯӣ мебошад, ки маънои аслии он базм, шодию хурсандист.

Тибқи маълумоти Зайниддини Восифӣ тӯӣ аз як қатор марҳалаҳо иборат буда, харочотҳои зиёди миёншиканро дарбар мегирифт. Дабдабаи аз ҳад зиёд, сарфу харочотҳои зиёд, майнӯшию қадахбардорӣ қадри тӯӣро мекоҳониданд. Ба тӯӣ асосан хешу табор, ҳаққу ҳамсояхоро даъват мекарданд. Дар маросими тӯӣ таъомҳои гуногун пӯхта мешуд ва баргузориҳои ин маъраки хурсандӣ дар ҷойи муайян ва ҳалқаи атрофиён баргузор мегардид. Ҷашни арӯсии тоҷикон бо вижагиҳои нотақрор, мазмун ва мӯҳтавои худ дар ҳаёти маънавию иҷтимоии мардуми мо аз қадим мақоми махсусро ишғол карда

омадааст. Дар гузаронидани маросими тӯй урфу одатҳои қавмҳо бо ақидаҳои исломӣ гузаронида мешуд. Муаррихи намоён Зайниддини Восифиро таърихбону ҳомӣ ва қосиди таъриху тамаддуни миллати тоҷик номидан лозим аст, чунки танҳо аз рӯи маълумотҳои асари ёддоштии ӯ бо номи «Бадоеъ-ул-вақоеъ» мо ба бисёр масъалаҳои воқеаҳои таърихӣ ва фарҳангии замони гузашта шиносӣ пайдо карда метавонем.

**Калидвожаҳо:** тӯй, хостгорӣ, ноншиканон, қалинг, ғотиҳа, никоҳ, сартарошон, саршӯён, домодталбон, талоқ, халола.

### **ОТРАЖЕНИЕ СВАДЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ В НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ИСТОЧНИКЕ "БАДОЭ – УЛ - ВАКАЕ" ЗАЙНИДДИНА МАХМУДА ВАСИФИ**

В труде влиятельного таджикского историка Зайниддина Махмуди Васифи под названием «Бадое-уль-Вакое» отражены политические, социальные, культурные и исторические события конца XV –го и начала XVI веков, происходившие на территории Хорасанского и Моваруннахрского районов.

Мы изучаем историю по источникам, то есть по путеводителям, завещаниям и победным свидетельствам, шахнамы и воспоминаниям о прошлом. В средние века среди таджикского народа существовало множество традиций, обрядов и праздников, которые развивались и прогрессировали вместе с развитием общества. Одной из древних традиций таджикского народа является свадьба, изначальный смысл которой – праздник, радость и счастье.

По сведениям Зайниддина Васифи, свадьба состояла из нескольких этапов и требовала больших посреднических расходов. Слишком много роскоши, трат, выпивки испортили ценность свадьбы. На свадьбу были приглашены в основном родственники и соседи. Во время свадебной церемонии готовили различные блюда, и это радостное событие проходило в определенном месте и в кругу окружающих людей. Свадебный обряд таджиков с его уникальными особенностями, смыслом и содержанием издавна занимал особое место в духовной и общественной жизни нашего народа. Во время свадебной церемонии традиции народов проводились с исламскими представлениями. Знаменитого историка Зайниддина Васифи следует назвать историком, защитником и посланником истории и цивилизации таджикского народа, ибо со многими вопросами историко-культурных событий прошлого мы можем ознакомиться только на основании сведений его мемуаров под названием «Бадаи-уль-Вакаи».

**Ключевые слова:** свадьба, обручение, хлеболемы, приданое, благословение, брак, обряды развод, халала.

### **REFLECTION OF THE WEDDING PROBLEM IN THE SCIENTIFIC AND HISTORICAL SOURCE "BADI-UL-WAKAE" BY ZAINIDDIN MAHMUD VASIFI**

The work of the influential Tajik historian Zainiddin Mahmudi Vasifi entitled "Badoe-ul-Vako" reflects the political, social, cultural and historical events of the late XV and early XVI centuries that took place in the Khorasan and Movarunnakhr regions.

We study history from sources, that is, guidebooks and guidebooks, wills and victorious testimonies, shahnamas and memories of the past. In the Middle Ages, many traditions, rites and holidays existed among the Tajik Marums, which developed and progressed along with the development of society. One of the ancient traditions of the Tajik people is a wedding, the original meaning of which is a holiday, joy and happiness.

According to Zainiddin Vasifi, the wedding consisted of several stages and required large mediation costs. Too much luxury, spending, booze and booze have ruined the value of the wedding. Mostly relatives, relatives and neighbors were invited to the wedding. During the wedding ceremony, various dishes were prepared, and this joyful event took place in a certain place and in the circle of people around. The wedding ceremony of Tajiks with its unique features, meaning and content has long occupied a special place in the spiritual and social life of our people. During the wedding ceremony, traditions of peoples were held with Islamic representations. The famous historian Zainiddin Vasifi should be called a historian, defender

and envoy of the history and civilization of the Tajik people, because we can familiarize ourselves with many issues of historical and cultural events of the past only on the basis of information from his memoirs entitled "Bado-ul-Wakai."

**Key words:** wedding, betrothal, bakery, dowry, blessing, marriage, rite of first visit by young son-in-law of wife's family, divorce, halala.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Сайдалиев Рустам. Муаллими калони кафедраи таърих ва методикаи таълими таърихи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: ҶТ 735360 ш. Кӯлоб кӯчаи С. Сафаров 16. Тел: 989-19-82-30 Email: [Nsadi79@mail.ru](mailto:Nsadi79@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Сайдалиев Рустам. Старший преподаватель кафедры истории и методики преподавания истории Кулябского государственного университета имени Абуабдуллахи Рудаки. Адрес: 735360 ш. Куляб улица С. Сафарова 16. Тел: 989-19-82-30 Email: [Nsadi79@mail.ru](mailto:Nsadi79@mail.ru)

**Information about the author:** Saydaliev Rustam. Senior Lecturer, Department of History and Methods of Teaching History, Abuabdullahi Rudaki Kulyab State University. Address: 735360 sh. Kulyab street S. Safarov 16. Tel: 989-19-82-30 Email: [Nsadi79@mail.ru](mailto:Nsadi79@mail.ru)

ТДУ: 930 (2-точ)

ТКТ: 63 (2 точ)

И-65

## ЁРИИ ИҚТИСОДИИ СОКИНОНИ ВИЛОЯТИ КҶЛОБИ ҶШС ТОҶИКИСТОН БА ҶАБҲА ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ (с.1941-1945)

Исуфов Ш.В.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ҷанги Бузурги Ватанӣ барои ҳамаи халқҳои собиқ ИҶШС санаи хеле муҳими таърихӣ мебошад. Дар ғалабаи умумӣ сокинони ҳамаи минтақаҳо саҳми муносиб гузоштанд. Тадқиқоти пешниҳодшуда аввалин кӯшиши таҳлили ёрии иқтисодии сокинони вилояти Кӯлоби ҶШС Тоҷикистон ба ҷабҳаи ҷангӣ дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ мебошад.

Вилояти Кӯлоб яке аз чор вилояти аввалини ҶШС Тоҷикистон буд, ки бо фармони Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС аз 27 октябри соли 1939 ташкил карда шуд. Ба ин вилоят соли 1939 1 шаҳр- Кӯлоб, 12 ноҳия- Балҷувон, Фархор, Данғара, Ховалинг, Кангурт, Муъминобод, Даштиҷум, Шӯрообод, Сарихосор, Колхозобод, Қизилмазор, Кӯлоб ва 89 шӯрои деҳот дохил мешуданд [12, с.261]. Дар ин давра қисми зиёди аҳолии вилояти Кӯлоби ҶШС Тоҷикистон дар деҳот зиндагӣ мекард. Шумораи умумии аҳолии вилояти Кӯлоб дар ин сол 210 575 нафар, аз ҷумла дар шаҳр 8 439 нафар, дар деҳот 202 136 нафарро ташкил мекард [21, с.9, 239].

Аз рӯзҳои аввали Ҷанги Бузурги Ватанӣ халқҳои бародарии Иттиҳоди Шӯравӣ тамоми қувват ва нерӯи худро барои мағлуб кардани душман равона карда буданд. Дар ақибгоҳ бошад, меҳнаткашонии ҷумҳуриҳои ИҶШС кӯшиш мекарданд, ки ҳарчи бештар ба фронт ва давлат ба қадри имкон гандум, гӯшт ва дигар маҳсулот равон намоянд.

Дар ҶШС Тоҷикистон, аз ҷумла дар вилояти Кӯлоб, аз рӯзҳои аввали ҷанг дар ҳама нуктаҳои аҳолинишин дар колхозҳо ва совхозҳо барои сафарбар намудани тамоми захираҳои мавҷуда гирдиҳамоиҳо ва маҷлисҳо гузаронида шуданд.

3-июли соли 1941 Раиси Кумитаи Давлатии Мудофиаи ИҶШС И. В. Сталин тариқи радио баромад намуда ба халқ характери одилонаи Ҷанги Бузурги Ватанӣ, вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд будани муҳофизати Ватан ва мудофиаи музаффариятҳои сотсиализмро фаҳмонда, халқро ба мардонагӣ ва қаҳрамонӣ дар фронт, ба меҳнати фидокорона дар ақибгоҳ даъват мекард. Инчунин, дар назди Армияи Сурх вазифаи гузошта шуд, ки ҳар як ваҷаби заминро муҳофизат намуда, то қатраи

охирини хун мубориза баранд [19, с.543-544]. Аз нутқи баёнкардаи И.В.Сталин коргарон, колхозчиён, зиёиёни миллатҳои давлати Шӯравӣ рӯҳбаланд шуда, шиори умумихалқии «Ҳама барои фронт, ҳама барои ғалаба» - ро сармашқи кори ҳаррӯзаи худ медонистанд. Чавонмардони вилояти Кӯлоб зери шиори болозикр амал намуда, дар давоми солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ зиёда аз 50 ҳазор чавонро ба ҷабҳаҳои ҷанг сарфарбар намуданд [24, с.28]. Фиристодагони вилояти Кӯлоб қариб дар ҳама набардҳои хунин ширкат варзида, аз худ далериро шучоат нишон доданд. Зеро, зухуроти олии ватандӯстӣ омодагӣ барои қурбонии манфиатҳои шахсӣ ва ҳатто ҳаёти ба хотири Ҷумҳурии Ватан ва хушбахтии мардуми он мебошад. Ватандӯстӣ - маъноӣ муҳаббат ба Ватанро дошта, он қудрати ҳалли ҳама гуна мушкилотро дорад, маҳз хусусиятҳои баланди меҳанпарастии халқҳо ҷомеаи шӯравиро дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ солҳои 1941-1945 аз болои фашизм пирӯз гардонда буд.

Дар солҳои ҷанг, бинобар ба фронт рафтани мардон, аҳолии қобили меҳнат дар колхозҳои вилояти Кӯлоб 23,7 % коҳиш ёфт, ки ин феврал ба истисноати кишоварзӣ таъсир расонд. Мувофиқи сарчашмаҳои бойгонӣ то 1-уми июли соли 1940 дар вилояти Кӯлоб 685 колхозҳо мавҷуд буд [6, в.8]. Дар давраи ҷанг шумораи онҳо коҳиш ёфт ва то 20 январи соли 1945, дар вилоят 569 колхоз боқӣ монд [3, в.16].

Дар ин солҳои мудҳиш ҳосилнокии меҳнат хеле баланд бардошта шуд. Масалан, арзиши як рӯзи кории деҳқонони кӯлобӣ (точик) дар соли 1941 агар 1,23 кг ғалла бошад, пас соли 1942 он то 1,57 кг расид. Дар баъзе ноҳияҳои вилояти Кӯлоб, ба монанди н.Шӯрообод то ба 6,3 кг ғалла расонида шуд [14, с.262/22,с.271].

Бо оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ, яке аз вазифаҳои асосии замони ҷанг расондани кӯмаки ҷамъониба ба фронт буд. Дар доираи фаҳмиши фаъолиятҳои кӯмакрасонӣ се ҷанба фаҳмида мешавад: 1) ба сифати ҷораи зарурӣ, нақша, шартнома; 2) оммавӣ ва умумимиллӣ; 3) кӯмаки ихтиёрӣ [10, с.266]. Аз ин рӯ, деҳқонон кӯшиш мекарданд, ки на танҳо нақшаҳои давлатии тайёр намудани маҳсулотро сари вақт иҷро намоянд, балки таъсис додани захираҳои озуқаворӣ иловагиро ба нақша гиранд.

Яке аз ташаббусҳои таъсиси фонди мудофия дар рӯзҳои аввали ҳафтаҳои ҷанг дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ва дар байни тамоми гурӯҳҳои этникии аҳоли ба тариқи ихтиёрӣ ба вучуд омада буд. Колхозчиёни Тоҷикистон бо тайёрии пурра таъсис додани “Фонди мудофия”-ро дар шаҳрҳои Москва ва Ленинград тарафдорӣ намуданд. Зеро, ҳуччатҳои сершумори бойгонӣ ва хотираҳои ҳамзамонон, нишон медиҳанд, ки феврал пас аз ҳамлаи Германияи фашистӣ, қорвони аввал бо нон, гӯшт, сабзавот якҷоя бо даъватшудагони аввалини колхозҳо ба фронт фиристода шуда буд.

Ташкили Фонди мудофия аз ҷониби тамоми табақаҳои аҳолии Тоҷикистон дастгирӣ ёфт. Дар манотиқи деҳоти ҷумҳурӣ гирдиҳамоиҳои серодам баргузор шуданд, ки дар онҳо деҳқонони колхозӣ пасандоз ва маҳсулоти худро ба Фонди мудофия бо шавқ мебахшиданд.

Ин намуди кӯмак ба фронтро тамоми меҳнаткашони вилояти Кӯлоб аз ҷумла ноҳияи Ховалинг дастгирӣ мекарданд. Аввалин шуда котиби кумитаи комсомолии ноҳияи Ховалинг Абдурахмонов ба фонди мудофия 5000 сӯм супорида, ташкил шудани ин хазинаро ҷонибдорӣ намуд. Дар рӯзҳои аввали моҳи агусти соли 1941 аввалин шуда Раиси комитроияи Шӯроӣ депутатҳои меҳнаткашони ин ноҳия Азимов ба маблағи 1200 сӯм заём дод ва уҳдадор шуд, ки то анҷоми ҷанг ҳар сол 100 сӯми ба фонди мудофия месупорад. Дар ин кори ёрӣ ба фронт қисми зиёди деҳқонони колхозӣ аз қабилҳои Ҳочизода Н 100 сӯм заём ва 700 сӯм пули нақд, Сафоев 400 сӯм заём<sup>1</sup> ва 80 кг гӯшт, Муқимов С. 300 сӯм заём ва 3 рӯзи корӣ, Нозимов 100 сӯм пули нақд ва 50 сӯми ҳар моҳ то анҷоми ҷанг, Убайдов 1000 сӯм заём ва то анҷоми ҷанг 3 рӯза музди қораширо ҳамчун ёрӣ ба фронт бахшиданд [2, с.255].

Раиси колхозии «Иттифок»-и ноҳияи Ховалинг Раҳимов С 150 кг гандум, аъзоёни ҳамин колхоз Аюбов Р, Кабилов А, Сангов Абдурахмон низ 100 килограмми гандум ба фонди мудофия супориданд.

<sup>1</sup> Қарзи пул бо шартӣ муайяни адои он.



Дар як муддати кӯтоҳ таввасути корҳои фаҳмондадихӣ супоридани маблағ ба фонди мудофия авҷ мегирифт. Дар баробари ин дар тамоми хоҷаҳои коллективии ноҳияи Ховалинг чамъомаду маҷлисҳо баргузор гашта, меҳнаткашон баҳри ҳимояи Ватан саҳмгузори менамуданд. Чамъомаде, ки оғози моҳи августи соли 1941 дар колхозҳои «Коммунаи Париж» ва «Маданият» (шӯрои кишлоки Ҷонбаҳт)-и ноҳияи Ховалинги вилояти Кӯлоб баргузор гардид, хеле пуртаъсир буд. Аввалин шуда раиси колхозии мазкур О. Музаффаров ба сухан баромада, мардумро барои торумор кардани фашизм даъват намуда, дар бораи ҳазинаҳои мудофия маълумот дода, якумин шуда 1000 сӯм заём ва 50 кг гӯштро ба ҳазинаи Ватан супорид. Дар пайрави бо ӯ, колхозчиён Олимов С. 2 сар буз ва 500 сӯм заём, Нозимов К. як сар гӯсфанд, 350 сӯм заём ва 50 сӯми нақд ба ҳазинаи мудофия супориданд. Ҳамчунин Раиси колхозии «Маданият»-и ноҳияи Ховалинг Абдулхаев С. бошад, 150 сӯми нақд, 130 сӯм заём, котиби кумитаи комсомолии колхоз Сафар С. 60 сӯм пули нақд, 120 сӯм заём ба фонди мудофия гузарониданд. Колхозчиёни ин колхоз қарор қабул карданд, ки феврал як тонна гандум чамъовари намуда ба ин фонд супорида шавад [2, с.255-256].

Аъзоёни колхозии «Роҳи Ленин» бо сарвари раиси он Аминов Н. 370 сӯм пули нақд, се ҷуфт ҷӯроби пашмин, як нимчома, як шим ба фонди мудофия супориданд. Аз колхозии ба номи Ворошилов (раис Ширин Холов) 50 сӯм, як ҷуфт ҷӯроби пашмин, як дастпӯшаки зимистона, аз колхозии ба номи Папанин 50 сӯм, як куфайка, як шинел, як шим, инчунин колхозчиёни колхозии «Сотсиализм» 195 сӯм пули нақд ба ҳазинаи мудофияи Ватан супориданд [2, с.256].

Аз рӯзҳои аввали саршавии Ҷанги Бузурги Ватанӣ колхозчиёни ноҳияҳои Ховалинг 20 декабри соли 1941 ба ҳазинаи мудофия 52677 сӯм пули нақд, 1 750 605 сӯм вомбаргҳои давлатӣ, 50 сентнеру 80 килограмм гандум, 7 сентнер ҷав, 9 сентнеру 35 кг шолӣ, 1758 килограмм гӯшт, 47 килограмму 340 грамм равған, 237 килограмм пашм, 158 дона пӯст, 301 килограмм металл ба фонди мудофия супориданд [2, с.259].

Колхозҳои ноҳияи Балҷувон бошад, то моҳи ноябр соли 1941 ба фонди мудофия 1883 сӯм вомбарги давлатӣ, 20364 сӯми нақд, 310 грамм нукра супоридаанд [11]. Дар чамъ кардани ин маблағ нисбати дигар колхозҳои ноҳияи колхозии ба номи “Карл Маркс” ва колхозии ба номи “Каганович” фаъол буданд. Аъзоёни ин колхозҳо дар як вақт ба фонди мудофия 6082 сӯм ёрдампулӣ пардохт карданд.

Колхозчиёни ноҳияи Фарҳор бошад, то моҳи августи соли 1941 ба фонди мудофияи Ватан 12400 сӯм пули нақд ва 115650 сӯм вомбаргҳои давлатӣ харидорӣ карда супориданд [13]. Аз байни колхозҳои мавҷудаи ноҳия ҳар як аъзои колхозии “Роҳи Ленин” 15 рӯзи кории худро ба фонди мудофия бахшиданд.

Гарчанде вазъи иқтисоӣ-иҷтимоӣ чумхурӣ дар як ҳолати ниҳоят вазнин қарор дошт, дар давоми як ҳафта аз 18 то 26 декабри соли 1941 аз вилояти Сталинобод 355 сандук, аз вилояти Кулоб 81 сандук, аз вилояти Фарм 457 сандук, аз вилояти Ленинобод 5 вагон тӯхфаҳои солинавӣ ба фронтҳои ҷангӣ фиристода шуданд. Дар маҷмуъ соли 1941 аз чумхурӣ 3102 сандук тӯхфа бо вазни 86270 кг ба фронт фиристода шуд [16, с.237].

12 апрели соли 1942 Кумитаи иҷроияи Шурои депутатҳои меҳнаткашони вилояти Кӯлоб «Дар бораи қисман тағйир додани қарори Кумитаи иҷроияи Шурои депутатҳои меҳнаткашони вилоятро аз 26 март соли 1942 оид ба масъалаи тақсим намудани миқдори заёмҳои ҳарбӣ ба ноҳияҳои вилоят»-ро мавриди баррасӣ қарор дод. Бо саръи кӯшиши Кумитаи иҷроияи вилояти Кӯлоб аз тарафи меҳнаткашони вилоят харида гирифтани заёмҳои ҳарбӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гашт. Зеро то моҳи майи соли 1942 колхозчиён, коргарон ва хизматчиёни давлатии вилоят ба маблағи 4220,0 ҳазор сӯм заём харидаанд [8, в.в.41-42]. Инчунин, дар соли 1942 аҳолии вилояти Кӯлоб ба маблағи 900 ҳазор сӯм маҳсулоти гуногун, аз қабилӣ равғани маска, ғалла, гӯшт, тухм, меваи хушк ва дигар намуди маҳсулотро ба фронт фиристоданд [5, в.17]. Ҳамзамон, аз тарафи колхозчиёни вилоят дар ин сол бо маблағи 4 миллиону 290 ҳазор сӯм лотореяҳои ихтиёрӣ харида шуд [23, с.10]. Умуман то якуми декабри соли 1942 ба фонди мудофияи Ватан аз ҷаниби меҳнаткашони вилояти Кӯлоб ба миқдори 1160 миллион сӯм супорида шуд [22, с.260].

Бо тақсим намудани заёмҳои ҳарбӣ ба ноҳияҳои вилояти Кӯлоб дар ҳол обунашавии меҳнаткашони вилоят ба ин заём оғоз гардид. Обунашавӣ ба заёмҳои ҳарбию аҳолии ноҳияҳои вилоят пазируфтанд. Масалан, дар якҷанд рӯзи обунашавӣ то 21 апрели соли 1942 дар ноҳияи Ховалинг 1 318 089 сӯм, аз ҷумла 21 292 сӯм пули нақд ҷамъ карда шуд [2, с.262]. Инчунин, колхозҳои ноҳия сари вақт маҷбуриятҳои давлатиро дар соли 1942 месупориданд. Масалан, аъзоёни колхозии «Панҷсолаи дуҷум»-и ноҳияи Ховалинг (раис Умаров И.), барои пурра нест кардани фашистон маҷбуриятҳои давлатии ғӯшт, пашм, тухм, рағван ва маҳсулоти дигарро пеш аз муҳлат иҷро карданд [4].

Соли 1942 колхозчиёни ноҳияи Қизилмазор дар таъмини маҳсулот ба фронт бениҳоят фаъол буданд. Дар ин сол хоҷагиҳои коллективии ин ноҳия ба фронт 17 710 кг ғӯшт, 7 700 дона пӯст, 10 362 килограмм рағван фиристоданд [23, с.12].

Меҳнаткашони ноҳияи Фархор бошанд, то моҳи майи соли 1942 ба фонди мудофия 1 миллиону 500 ҳазор сӯм супориданд. Колхозчиёни колхозии «Тоҷикистони Сурх»-и Шӯрои кишлоқи Дехқонариқ дар фиристодани маблағ ва дигар лавозимоти зарурӣ ба фронт нисбати колхозҳои дигари ноҳия фаъол буданд. Аъзоёни колхозии номбурда 1000 сӯм пули нақд, 5 чуроб, 3 дастпӯшак, 8 килограмм пашм, 20 дона пӯст ва монанди инҳоро ба муҳофизатгарон ва ҷанговарони шаҳри Ленинград фиристоданд. Инчунин, то ин давра колхозчиёни ноҳия 345 сандуқ тӯҳфа бо вазни 4 тонна маҳсулоти озуқаворӣ ба мудофиони ватан фиристоданд. Илова бар ин дар соли 1942 кишоварзони ноҳияи Фархор нақшаи кишти ғалларо 130%, кишти зироатҳои техникаро 100%, кишти пахтаро бошад 100%, яъне 12 рӯз пеш нисбати соли гузашта иҷро намуданд [14].

Меҳнаткашони вилояти Кӯлоб зери роҳбарии Кумитаи вилоятии ҲК (б) Тоҷикистон дар соли 1943 дар ҷамъоварии маблағ ва хариди лотореяҳои пулӣ<sup>2</sup> хеле фаъолона иштирок намуданд. То санаи 26 октябри соли 1943 шумораи маблағи ҷамъоварда ба 31578 ҳазор сӯм расид [22, с.260]. Дар қори обунашавӣ ба заёми давлатии ҳарбии соли 1943 дар вилояти Кӯлоб ба як қатор ташкилотҳо, кормандони ҳизбию ҳукумати, аз ҷумла ба қотиби Кумитаи ҳизбии ноҳияи Ховалинг Абдурахмонов ба маблағи 1000 сӯм, қотиби Кумитаи ҳизбии ноҳияи Қизилмазор Исмоилов 6000 сӯм, қотиби Кумитаи ҳизбии ноҳияи Кангурт Пӯлодов бо маблағи 1500 сӯм, қотиби дуҷуми Кумитаи ҳизбии ҳамин ноҳия Муҳаммадраҳимов 600 сӯм мукофоти пулӣ дода шуд [7, в.в. 29-30, 43-44.].

Новобоста аз вучуд доштани ҳолати ҳарбӣ, дар мамлакат раванди ҷамъоварии маблағ ва обунашавӣ ба заёмҳои давлатӣ то охори солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ идома ёфта, ташкилотчиёну роҳбарон бо тӯҳфаҳо ҳавасманд гардонидани мешуданд. Масалан, дар ҷамъоварии маблағ ва обунашавии аҳолии вилояти Кӯлоб дар соли 1944, аҳолии ноҳияи Шӯрообод ба натиҷаи назаррас ноил гардид. Ба як қатор кормандони ҳизбию ҳукумати ноҳия барои иҷрои нақшаи фуруши заёми давлатии ҳарбӣ, аз ҷумла ба қотиби ҲК(б) ноҳия Восиев 1000 сӯм, раиси қомитроия Носиров Б. 1000 сӯм, мудирӣ шуъбаи молия Ҳамидов 700 сӯм, мудирӣ кассаи амонати Файёзов 600 сӯм муофотпулӣ дода шуд [17, с.60].

Дар маҷмуъ, коргарони Тоҷикистон 30,5 миллион сӯм пул, 45,7 миллион сӯм вомбаргҳои қарзи давлатӣ ба фонди дифоъ ворид намуда, 6491 сентнер ғалла супурданд [10, с.266].

Меҳнаткашони Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Кӯлоб ин қарори КМ ҲК (б) ва ШКХ ИҶШС - ро тарафдорӣ намуда, ўҳдадор шуданд, ки барои барқарор кардани иқтисодии кишвар ёрии ҳудро расонанд. Бо мақсади иҷроиши ин қарор дар ҳамаи корхонаҳои саноатӣ, колхозу совхозҳо, мактабу муассисаҳои вилояти Кӯлоб маҷлиси гирдиҳамоӣҳо гузаронида шуда, барои ёрӣ расонидан ба аҳолии ин ноҳияҳо маблағҳои зиёде ҷамъоварӣ карда шуда буд. Масалан, коргарзани заводи рағвани шаҳри Кӯлоб Қурбонова О. дар гирдиҳамоӣе, ки 23 августи соли 1943 дар ин завод барпо гардида буд, баромад намуда чунин изҳори ақида карда буд: «Писари ягонаи ман дар

<sup>2</sup> Бо роҳи ихтиёри ҷамъ кардани маблағ аз мардум бо роҳи фуруши чиптҳо ва гузаронидани бозии он.

муҳофизати шаҳри Ленинград аз дасти фашистони хунхор қаҳрамонона ҳалок гардид. Ҳар чизеро, ки дар бисотам дорам ба Артиши Шӯравӣ ва ба онҳое, ки азоби фашизмро дидаанд, мебахшам. Ман маоши моҳонаамро ба фонди азнавбарқароркунии хоҷагӣ, ки аз истилогарони фашист озод шудаанд мебахшам ва Шумо ҳамкасбонамро даъват мекунам, ки ба ин ташаббус шарик шавед». Ба ташаббуси пешниҳодкардаи Қурбонова О. 16 нафар коргарзани заводи равғанкашӣ, 19 коргарзанони заводи пахтадозакунӣ шаҳри Кӯлоб ва 73 нафар коргарони дигар корхона ва муассисаҳои шаҳри Кӯлоб ҳамроҳ шуданд [22, с.267]. Ба душвории зиёди иқтисодию иҷтимоӣ нақарда, коргарон ва инженерону техникҳои завод бо меҳнати қаҳрамононаи худ дар «Фонди муҳофизати Ватан» ҳиссаи худро мегузоштанд.

Ҳамин тариқ, дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ аҳолии вилояти Кӯлоб барои Ҷиҳоди Ватан ва мағлуб кардани фашизм ҳеҷ чизро дарег намедоштанд ва то анҷоми ҷанг ба фронт тамоми лавозимоти заруриро барои ғалаба ба Артиши Сурх мефиристониданд. Масалан, дар солҳои ҷанг колхозҳои ноҳияи Колхозобод барои сохтани колони танкии «Колхозчи Тоҷикистон» 635000 сӯми нақд ва ҳамин миқдор сӯм шакли заём, барои сохтани колони танкии «Комсомоли Тоҷикистон» ва эскадрилияи ҳавоии «Тоҷикистони Советӣ» 97332 сӯм супориданд [9, с.40]. Ҳамзамон, аз ҷониби колхозчиёни ноҳияи Муъминобод як қатор тӯхфаҳо ба Аскарони Сурх омода карда буданд. Духтарони гулдасти ноҳияи Муъминобод 900 кг чормағз, 90 кг меваи хушк, 20 кг себ ба фронт фиристонданд [1, с.15].

Далелҳои овардашуда аз ватандӯстии баланди деҳқонони вилояти Кӯлоб шаҳодат медиҳанд, ки онҳо эҳтиёҷоти кишварро дарк мекарданд. Дар шароити коҳиш ёфтани истеҳсолот, назар ба солҳои пешини ҷанг меҳнаткашонии вилояти Кӯлоб зиёдтар қувваи корӣ сарф мекарданд, ки ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ватандӯстии деҳқонони кохози падидаи истисноӣ набуда, балки муқаррарӣ, ҷузъи ҷудонашавандаи системаи арзишии ҷомеаи Шӯравӣ мебошад. Ғалаба ва ватандӯстӣ сабаби баланд шудани қувваи меҳнати тамоми мардуми ИҶШС гардид, ки ин боис шуд, ки ба душвории ҳаробиовари пас аз ҷанг низ далерона тоб оваранд.

#### Адабиёт:

1. Алимов Д.Х. Хатлонская область Республики Таджикистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.): автор...канд. ист. наук. Душанбе-2012. с.15
2. Амир С. М. Ёхсу, очеркҳои илмӣ-оммавӣ. Душанбе 2014, с- 255.
3. Бойгонии давлатии таърихи навтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон (БДТН ҶТ) Ф. 3., Р., 126, П. 276., В. 16.
4. Бегов М. Маҷбуриятҳои давлатиро супориданд / Болшевики Ховалинг 31 майи соли 1942.
5. Бойгонии вилоятии ҲК(б) Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб. Ф. 6., Р.1., П.19., В.17.
6. Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб. . Ф 7. Р.1. П.13. В. 8.
7. Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб. Ф. 7., Р.1., П. 44., В.В.29-30, 43-44.
8. Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб. Ф. 7., Р.1., П.41., В.В. 41-42.
9. Ёдгорӣ Н., Ҳафизов Д., Раҳмат П., Холзода М. Зиндагӣ дар пояи ду кӯҳи намак(Ноҳияи Восеъ: таърих, таракқиёт, одамон ва имрӯзу фардои он). Душанбе-1994, с.40.
10. Қараев Ф.Қ. Таджикистан в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.): проблемы историографии. Дисс.док ист наук. Душанбе – 2018. с.226.
11. Коммунисти Балҷувон. 10 декабри соли 1941
12. Кошкина О.А., Исуфов Ш.В, Крестьянство Марийской АССР РСФСР и Кулябской области Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны (сравнительный анализ) // Регионы России в военной истории страны. Выпуск III: сборник материалов III Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции, г. Йошкар-Ола, 17–18 ноября 2021 года / ред.-сост. О.А. Кошкина, Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2022. – 480 с. 261.

13. Пахтачӣ. 11 августи соли 1941

14. Пахтачӣ. 14 майи соли 1942

15. Пахтачӣ. августи соли 1942

16. Рахимов С.А. Деятельность Компартии Таджикистана по мобилизации всех материальных и духовных сил республики на разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941 – 1945 гг.): дисс... докт. ист. наук, Душанбе, 1991. с. 237.

17. Розики С. Равзанаи субҳ. Душанбе – 2002, с.60.

18. Степанищев А.Т., Хасанов Р.Ш. Патриотизм– один из решающих факторов Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов / Вестник Военного университета. 2010. №2 (22). с.11 – 15.

19. Таърихи партияи Коммунистии Иттифоки Советӣ. Душанбе- 1973, с.543-544.

20. Флоров В.В. Куляб: (Путеводитель). Душанбе:Ирфон,1983.с.24.

21. Численность населения СССР на 17 января 1939 г. Москва 1941, с. 9, 239.

22. Шарифов Д. Маҷмӯаи рисолаҳои таърихӣ ва адабӣ. Душанбе, 2013. с.271.

23. Шарифов Д., Шарифов З. Барои ному нанги Ватан. Кӯлоб-1990, с.130

24. Исуфов Ш.В. Ҳаёт ва фаъолияти меҳнаткашонии вилояти Кӯлоб дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ//Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шӯбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. Душанбе:Дониш-2019, №4 (008), с. 28.

### **ЁРИИ ИҚТИСОДИИ СОКИНОНИ ВИЛОЯТИ КҶЛОБИ ҶШС ТОҶИКИСТОН БА ҶАБҲА ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ (с.1941-1945)**

Тадқиқоти пешниҳодшуда аввалин кӯшиши таҳлили ёрии иқтисодии сокинони вилояти Кӯлоби ҶШС Тоҷикистон ба ҷабҳаи ҷангӣ дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ мебошад. Аз рӯзҳои аввали Ҷанги Бузурги Ватанӣ халқҳои бародарии Иттиҳоди Шӯравӣ тамоми қувват ва нерӯи худро барои мағлуб кардани душман равона карда буданд. Дар ақибгоҳ бошад, меҳнаткашонии ҷумҳуриҳои ИҶШС кӯшиш мекарданд, ки харҷи бештар ба фронт ва давлат ба қадри имкон гандум, гӯшт ва дигар маҳсулоти озуқааворӣ раван намоянд.

Таҳқиқоти анҷомдодашуда, нишон медиҳад, ки ватандӯстии баланди деҳқонони вилояти Кӯлоб дар шароити коҳиш ёфтани истеҳсолот, назар ба солҳои пешини ҷанг зиёдтар қувваи корӣ сарф мекарданд, ки ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ватандӯстии деҳқонони колхозӣ падидаи истисноӣ набуд. Ғалаба ва ватандӯстӣ сабаби баланд шудани қувваи меҳнатии тамоми мардуми ИҶШС гардид, ки ин боис шуд, ки ба душвориҳои харобиовари пас аз ҷанг низ далерона тоб оваранд.

**Калидвожаҳо:** Ҷанги Бузурги Ватанӣ, ИҶШС, Тоҷикистон, Кӯлоб, ҷабҳа, сахм, иқтисодиёт, кишоварзӣ, маҳсулот, ҳосил, колхозҳо, деҳқонон.

### **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЕЙ КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР В ФРОНТУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)**

Предлагаемое исследование является первой попыткой анализа экономической поддержки жителей Кулябского района Таджикской ССР фронту в годы Великой Отечественной Войны. С первых дней Великой Отечественной Войны братские народы Советского Союза направили все свои силы и энергию на разгром врага. В тылу трудящиеся республик СССР старались направить на фронт и государство как можно больше пшеницы, мяса и других продуктов.

Проведенное исследование показывает, что при высоком патриотизме крестьян Кулябского района в условиях сокращения производства они затрачивали больше труда, чем в предыдущие годы войны, что свидетельствует о том, что патриотизм крестьян-земледельцев не был исключительным явлением. Победа и патриотизм стали

причиной увеличения трудовой силы всего народа СССР, заставившей его мужественно переносить разрушительные тяготы послевоенного периода.

**Ключевые слова:** Великая Отечественная Война, СССР, Таджикистан, Куляб, фронт, вклад, экономика, сельское хозяйство, продукция, урожай, колхозы, колхозники.

### **ECONOMIC ASSISTANCE OF THE RESIDENTS OF THE KULYAB REGION OF THE TAJIK SSR IN THE FRONT DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945)**

The proposed study is the first attempt to analyze the economic support of the inhabitants of the Kulyab region of the Tajik SSR to the front during the Great Patriotic War. From the first days of the Great Patriotic War, the fraternal peoples of the Soviet Union directed all their strength and energy to defeat the enemy. In the rear, the working people of the republics of the USSR tried to send as much wheat, meat and other products as possible to the front and the state.

The study shows that with the high patriotism of the peasants of the Kulyab region, in the conditions of reduced production, they expended more labor than in previous years of the war, which indicates that the patriotism of the peasant farmers was not an exceptional phenomenon. Victory and patriotism became the reason for the increase in the labor force of the entire people of the USSR, which made them courageously endure the destructive hardships of the post-war period.

**Key words:** Great Patriotic War, USSR, Tajikistan, Kulyab, front, contribution, economy, agriculture, production, harvest, collective farms, collective farmers.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Исуфов Шердил Ватанович - муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Кӯлоб, кӯчаи С.Сафаров, 16. Телефон: (+992988026304), E-mail: [sherdil.isufov@mail.ru](mailto:sherdil.isufov@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Исуфов Шердил Ватанович - старший преподаватель кафедры истории таджикского народа Кулябского государственного университета имени А.Рудаки, Адрес: 735360, Республика Таджикистан, город Куляб, улица С.Сафарова 16. Телефон: (+992988026304), E-mail: [sherdil.isufov@mail.ru](mailto:sherdil.isufov@mail.ru).

**Information about the authors:** Isufov Sherdil Vatanovich - doctor student (PhD) of the Department of the History of the Tajik People Kulyab State University named after A. Rudaki,. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab city, S. Safarov street 16. Phone: (+992988026304), E-mail: [sherdil.isufov@mail.ru](mailto:sherdil.isufov@mail.ru)

## МУНДАРИЧА – СОДЕРЖАНИЕ

### ФИЛОЛОГИЯ

<b>Холикзода А., Қурбонов К.</b> Вижагиҳои сохтори чонишинҳои нафсӣ-таъкидӣ дар забони англисӣ.....	5
<b>Джуракулов Б.Р.</b> Структурная классификация педагогических терминов таджикского и английского языков.....	11
<b>Искандарова М.Н.</b> Типичные ошибки в речи учащихся, связанные с употреблением местоимений .....	26
<b>Исломов О.А., Хомидова Ф.</b> Проблемы профессионально-педагогической подготовки молодых преподавателей вуза.....	34
<b>Табаров Б.</b> Фразеология ҳамчун қисмати мустақил дар забоншиносӣ.....	40
<b>Сабоҳати И.</b> Номҳои анвори гиёҳҳои ғайриистеъмолӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ...49	
<b>Шарипова О.П.</b> Лексико-грамматические разряды имен существительных. разные типологии.....	55
<b>Авғонова Н.</b> Мавқеи ибораҳои рехта ва нақши онҳо дар “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.....	59
<b>Муҳаммадҷони А.</b> Жанри ғазал дар эҷодиёти Урфии Шерозӣ.....	69
<b>Сабоҳати И.</b> Назарияи таҳаввули истилоҳоти гиёҳӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 78	
<b>Раҳмонова Г.С.</b> Инъикоси масъалаҳои иҷтимоӣ дар асарҳои «Асрор» ва «Фарзанди ҳукумат»-и Ғаффор Мирзо (таҳқиқи матншиносӣ).....	86
<b>Гуламадшоев Ш.Ш.</b> К истории формирования шугнанских антропонимов.....	94
<b>Гуламадшоев Ш.Ш.</b> Хусусияти антропонимҳои этнографӣ ва этнолингвистӣ дар забони шугнонӣ.....	100
<b>Зулфиев Г.Н.</b> Таҷассуми масъалаҳои иҷтимоӣ – ахлоқӣ дар романи «Ишқи сархӯр»-и Кароматуллоҳи Мирзо.....	107

### ПЕДАГОГИКА

<b>Сафарзода М.В., Миралӣзода А.М.</b> Андрагогика ҷанбаҳои рушди таълими ғайрирасмӣ ва такмили таҳассус.....	114
<b>Бозоров Х., Ҳамроева Қ.</b> Ба қори мустақилонаи таълими забони модарӣ одат қунонидани талабагонии синфҳои ибтидоӣ.....	123
<b>Файзалӣзода Б.Ф., Сафарова С.Х.</b> Таҳаввулотии сохтори технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар таҳсилоти касбии ихтисосҳои забонҳои хориҷӣ.....	130
<b>Сулаймонов У. И.</b> Асосҳои методологии фароғии бакалаврҳо ба таҳсилот дар низомии таҳсилоти фосолавӣ.....	137
<b>Шоимардонов Х.Н.</b> Оид ба мафҳуми «тарбияи ҷисмонӣ» ва арзишҳои он.....	144
<b>Қурбонов М.С.</b> Мавқеи муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотӣ дар ғанигардонии таҷрибаи маънавии донишҷӯён.....	148
<b>Сирочиддини Д.</b> Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии қори мустақилонаи хонандагон оид ба мавзӯи «методикаи омӯзиши ҳаҷми конус» дар курси геометрияи мактабӣ.....	152
<b>Қураҳонзода Г.С.</b> Моҳият ва нақши пайдоиши парчаҳои миллӣ дар ташаккул додани ҳисси худшиносии насли наврасу ҷавонон.....	157
<b>Пиров М.</b> Хусусиятҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар раванди таълим.....	165
<b>Лутфияи Ч.</b> Ташаккули қори мустақилонаи хонандагон дар ҷараёни таълими “амплитуда (домана), давр ва басомади лаппиши электромагнитӣ. формулаи Томсон”.....	176

## ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ - ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

<b>Абдуллоев М.Х., Шарифов Ш.Ч.</b> , Аз таърихи муассисаҳои маданӣ-равшаннамоии минтақаи Кӯлоб дар солҳои 20-30-юми асри XX.....	182
<b>Олимов М.А., Суфиев С.Н.</b> Густариши робитаҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Покистон дар замони истиқлолият.....	189
<b>Ҳалимова Д.Ғ.</b> Касби истиқлолият ва ташаккули сиёсати хориҷии кишварҳо дар матбуоти даврии кишварҳо.....	199
<b>Ҳалимова Д.Ғ.</b> Нақши Пешвои миллат дар рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Қазоқистон.....	204
<b>Комилов Н.И.</b> Тағйирёбии вазъи минтақа ва зарурати ташаккули сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ дар ибтидои асри XXI.....	210
<b>Исмоилов З.</b> Ташкилёбии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ дар вилояти Хатлон.....	218
<b>Сайдалиев Р.А.</b> Инъикоси масоили тӯй дар сарчашмаи илмӣ - таърихии «Бадоеъ-ул-вақоъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ.....	226
<b>Исуфов Ш. В.</b> Ёриҳои иқтисодии сокинони вилояти Кӯлоби ҶШС Тоҷикистон ба ҷабҳа дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (с.1941-1945).....	231

## МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

Дар маҷаллаи илмии «**Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ**» мақолаҳои илмие, ки натиҷаи таҳқиқоти соҳаи **илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таъриху бостоншиносиро** фаро мегиранд, нашр карда мешаванд.

### Талабот нисбат ба мақолаҳои илмӣ:

1. Таҳияи мақола бо ҳуруфи Times New Roman барои матнҳои русӣ ва англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Tj барои матнҳои тоҷикӣ, ҳаҷми ҳарфҳо 12, ҳошияҳо 2 см, фосилаи байни сатрҳо 1,0 см ва формати A4, бо рӯйхати адабиёту аннотатсияҳо на камтар аз 5 саҳифа ва на беш аз 14 саҳифа;

2. Индекси УДК (индекси мазкурро аз дилҳои китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);

3. Номи мақола бо ҳарфҳои калон;

4. Насаб, дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Сатторзода М.Ш.);

5. Номи муассисае, ки дар он муаллиф (он)-и мақола қору фаъолият менамояд (н) д;

6. Матни асосии мақола на камтар аз 5 саҳифа (схема, расм ва ҷадвал дар матни асосии мақола ворид намешавад);

7. Рақамгузориҳои нақша, схема ва диаграммаву расмҳо ва тарҷумани номи шарҳдиҳандаи онҳо бо забонҳои русӣ ва англисӣ;

8. Рӯйхати адабиёти истифодашуда на камтар аз 10 номгӯи адабиёти илмӣ. Адабиёт ба тартиби алифбой оварда мешавад. Ба нашри мақолаҳои бартарӣ дода мешавад, ки ба сарчашмаҳои нашршудаи илмӣ соҳаи охир ва манбаҳои муътамад бештар таъкиқ кардаанд. Номгӯи адабиёти ба муаллиф тааллуқдошта набояд беш аз 25%-и рӯйхати адабиёти мақоларо ташкил диҳад.

9. Намунаи таҳияи адабиёт: нишон додани манбаи иқтибос дар матн ба таври зер: [3, с. 24], [3, с. 24; 7, с. 53], ки ин ҷо рақами аввал манбаи истифодашуда ва рақами дувум саҳифа;

10. Рӯйхати адабиёти истифодашуда ба забони аслии китобӣ;

11. Тарҷумани номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ), аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 10 ва на бештар аз 20 сатр, калидвожаҳо аз 10 то 15 номгӯӣ;

12. Маълумот дар бораи муаллиф (он) бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ). Маълумот дар бораи муаллиф ба тартиби зайл оварда мешавад: насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошад), вазифа ва ҷои қор, телефон ва почтаи электронӣ;

13. Дар баробари пешниҳоди шакли электронии мақола пешниҳоди шакли ҷопии он дар як нусха ҳатмӣ мебошад;

14. Мақолаи аспирант докторанти PhD унвонҷӯ танҳо бо тавсияи роҳбари илмӣ мушовири илмӣ ва ё мудири кафедра қабул карда мешавад;

15. Мақолаи магистрант танҳо бо ҳаммуаллифӣ бо номзад ва доктори илм қабул карда мешавад;

16. Мақолаи ба маҷалла воридшуда аз ҷониби ҳайати таҳририя дар муддати 10 рӯз баррасӣ мегардад.

Мақолаҳои илмие, ки барои нашр ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бояд тақризи мусбӣ мутахассиси соҳаи дахлдорро дошта бошанд.

Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки матнҳои мақоларо таҳрир ва кӯтоҳ намояд.

Мақолаҳои, ки ба талаботи мазкур ҷавобгӯ нестанд, аз ҷониби ҳайати таҳририя барои нашр тавсия намегарданд.

Нишонӣ барои дастрасии маълумоти иловагӣ:

Маълумоти иловагӣ: [www.vestnik.kgu.tj](http://www.vestnik.kgu.tj), тел: 918-48-44-05.



**ВЕСТНИК  
КУЛЯБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ  
АБУАБДУЛЛОХ РУДАКИ**

Серия исторические и археологические, педагогические и филологические науки

Научный журнал «Вестник Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки» основан в 2009 г. Выходит 4 раз в год. Печатная версия журнала зарегистрирована в Министерстве культуры Республики Таджикистан от 12.04.2022 г., №245/МЧ-97. Журнал принимает научные статьи по трем направлениям: исторические и археологические, педагогические и филологические науки

Журнал включен в Реестр рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан с 1.06.2022, №174/м.

Журнал включен в базу данных  
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),  
регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде методданных.  
Полная текстовая версия журнала доступна на сайте издания  
([vestnik.kgu.tj](http://vestnik.kgu.tj)).

---

**ВЕСТНИК  
Кулябского государственного университета имени  
Абуабдуллох Рудаки  
Серия исторические и археологические, педагогические и филологические науки  
1 (26) 2022**

Над номером работали:  
Главный редактор: Мирализода А.М.  
Заместитель главного редактора: Рафиев С.А.  
Ответственный секретарь: Сафарзода М.Н.

735360, Республика Таджикистан, г. Куляб, улица С.Сафарова, 16  
Сайт журнала: [vestnik.kgu.tj](http://vestnik.kgu.tj)  
E-mail: [payom@kgu.tj](mailto:payom@kgu.tj)  
Тел.: 8(3322) 2-41-06

Отпечатано в типографии ООО «Нушбод»  
Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Тираж 50 экз. Уч. изд. л. 15,06 усл. п.л. 30,25  
Подписано в печать 20.10.2022. Заказ №96